

КИТОБИРЎИМИЗИИХИЗМАТЧИИДАВЛАТӢ



АГЕНТИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚИИ СОҲАИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ

Н а ш р и ш а ш у м

Ба ифтихори 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва 20-солагии таъсисёбии Агентии хизмати давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр ва тақдим карда мешавад

Душанбе
«Полиграф групп»
2021

ББК. 67.99.6. (575.3)

C-12

Агентии хизмати давлатии

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,

734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир-33

Тел./факс: (+992 37) 221-12-49, 224-89-81, 224-02-74

Веб-сайт: www.ahd.tj

Почтаи электронӣ: info@ahd.tj

ISBN 978-99975-71-99-1

ПЕШГУФТОР

Ташаккули хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чун чузъи чудо нопазири низоми идоракунии давлатӣ бо раванди таҳкими Истиқлолияти давлатӣ пайвандию гусастанӣ дорад.

Давоми солҳои Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиёсати созандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон такмили низоми идоракунии давлатӣ ва ташаккули хизмати давлатӣ – вазифаҳои афзалиятнок муайян гардиданд.

Зимни татбиқи ҳамин сиёсати созанда аз оғози соҳибистиклолии Тоҷикистон масъалаҳои таъминоти кадрӣ ва истифодаи оқилонаи иқтидорҳои кадрӣ, тайёр намудани мутахассисони соҳаи идоракунии давлатӣ, такмили ихтисос ва азнавтайёркунии хизматчиёни давлатӣ ба вазифаҳои муҳими давлатӣ таъдил ёфтанд.

Марҳилаи навини рушди Тоҷикистони соҳибистиклол тақозо менамуд, ки хизмати давлатӣ ҳамчун ниҳоди кадрсозӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва идоракунии дар байни давлат ва ҷомеа бояд аз ин бештар нақши васлкунанда дошта, барои амали намудани афзалиятҳои миллӣ ва фаъолияти самараноки мақомоти давлатӣ мусоидат намояд.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» нахустин маротиба аз 13 ноябри соли 1998 ва дар таҳрири нав аз 5 марти соли 2007 қабул гардида, ба ташаккул ва рушди хизмати давлатӣ заминаи воқеӣ гузошт. Дар асоси онҳо қабули зиёда аз 200 санади меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи соҳа, аз ҷумла, Кодекси одоби хизматчиӣ давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳо оид ба ташкил ва баргузорию озмунҳо, баҳодихии фаъолияти хизматчиӣ давлатӣ, аттестатсияи онҳо, кор бо захираи кадрҳо, ҷойивазкунии кадрҳои роҳбарикунанда ба тасвиб расида, масъалаҳои тарбия, инти-хоб, ҷобачогузорию кадрҳои хизмати давлатӣ ва дар маҷмӯъ идоракунии захираҳои инсонии мақомоти давлатӣ пурра танзим гардиданд.

Дар асоси фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 25 январи соли 2001 Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта, минбаъд 13 ноябри соли 2013 бо мақсади баланд бардоштани мақом ва нақши он ба Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъдил дода шуд.

Ниҳоди хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин солҳо ташаккул ёфта, боз ҳам дар марҳилаи рушду такомул қарор дорад.

Дар амалигардонии ислоҳоти идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон, ки бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 март соли 2006, №1713, Концепсияи ислоҳоти хизмати давлатии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2007, №289, Барномаи ислоҳоти хизмати давлатии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2007, №448, Концепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008, №582 ва Барномаи татбиқи Концепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2016, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 апрели соли 2009, №252 тасдиқ карда шудаанд, мавқеи муҳим доранд.

Бо мақсади ташаккули низоми хизмати давлатӣ бо фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2015, №591 Кодекси одоби хизматчиҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 10 март соли 2016, №647 Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ, аз 19 июли соли 2019, №1287 Қоидаҳои гузаронидани баҳодиҳии фаъолияти хизматчиҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 22 июли соли 2019, №1328 Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав ва боз дахҳо санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигар қабул карда шуданд.

Дар маҷмӯъ барои ташкили хизмати давлатии касбии Тоҷикистон заминаи мустаҳкам бунёд шудааст.

Маҷмӯаи мазкур санадҳои меъёрии ҳуқуқии муҳимтарини соҳаи хизмати давлатиро фаро гирифта, барои доираи васеи хизматчиёни давлатӣ пешбинӣ гардидааст. Шакли электронии ин китоб дар сомонаи Агентии хизмати давлатӣ бо нишони – www.ahd.tj ҷой дода шуда, ба он мунтазам тағйиру иловаҳои дахлдор ворид мегарданд.

Ба ифтихори 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 20-солагии Агентии хизмати давлатӣ, ки зодаи истиқлол мебошад, нашри шашуми ин маҷмӯа ба Шумо тақдим мегардад.

Итминони комил дорем, ки маҷмӯаи мазкур барои истифодаи хизматӣ ба хизматчиёни давлатӣ ва ба муҳаққиқон ва онҳое, ки ба соҳаи хизмати давлатӣ таваҷҷуҳ доранд, барои омӯзиши масъалаҳои соҳаи хизмати давлатӣ мусоидат хоҳад кард.

Бо эҳтиром,
директори Агентии хизмати
давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҷ. Давлатов

КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ ТУЧИКИСТОН

Конститутсияи ЉумЊурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 аз тариқи раъйпурсии умумихалқӣ қабул шудааст ва ба он 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 тавассути раъйпурсии умумихалқӣ тағйиру иловаҳо ворид карда шудаанд

МО, ХАЛҚИ ТУЧИКИСТОН,

қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда, худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини соҳибхитиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шумурда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда, бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода,

ҲАМИН КОНСТИТУТСИЯРО ҚАБУЛ ВА ЭЪЛОН МЕНАМОЕМ.

БОБИ ЯКУМ АСОСҲОИ СОҲТОРИ КОНСТИТУТСИОНӢ

Моддаи 1

ЉумЊурии Тоҷикистон давлати соҳибхитиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад.

Шакли идораи ЉумЊурии Тоҷикистон президентӣ мебошад.

Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда, барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад.

ЉумЊурии Тоҷикистон ва Тоҷикистон ҳаммаъноянд.

Моддаи 2

Забони давлатии Тоҷикистон забони тоҷикӣ аст.

Забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо амал мекунад.

Ҳамаи миллатҳо ва халқиятҳои, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ зиндагӣ мекунанд, ҳуқуқ доранд аз забони модариашон озодона истифода кунанд.

Моддаи 3

Рамзҳои давлатии Тоҷикистон Парчам, Нишон ва Суруди Миллӣ аст.

Моддаи 4

Пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе аст.

Моддаи 5

Инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олии мебошанд.

Ҳаёт, кадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд. Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд.

Моддаи 6

Дар Тоҷикистон халқ баёнғари соҳибхитӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад.

Ифодаи олии бевоситаи ҳокимияти халқ раёйпурсии умумихалқӣ ва интихобот аст.

Халқи Тоҷикистонро сарфи назар аз миллаташон шаҳрвандони Тоҷикистон ташкил менамоянд.

Ҳеҷ як иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, гурӯҳи одамон ва ё фарде ҳуқуқ надорад, ки ҳокимияти давлатиро ғасб намояд.

Ғасби ҳокимият ва ё тасарруфи салоҳияти он манъ аст.

Аз номи тамоми халқи Тоҷикистон фақат Президент, Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи яқҷояи худ ҳуқуқи сухан гуфтан доранд.

Моддаи 7

Ҳудуди Тоҷикистон тақсимнашаванда ва дахлнопазир мебошад.

Тоҷикистон аз Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, шаҳракҳо ва деҳаҳо иборат аст.

Соҳибхитӣ, истиқлолият ва тамомияти арзии Тоҷикистонро давлат таъмин менамояд. Тарғиб ва амалиёти ҷудоандозӣ, ки ягонагии давлатро халалдор мекунад, манъ аст.

Тартиби таъсис ва тағйири воҳидҳои маъмурию ҳудудиро қонуни конститути сионӣ танзим менамояд.

Моддаи 8

Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкурави инкишоф меёбад.

Мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад.

Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ дар доираи Конститутсия ва қонунҳои таъсис меёбанд ва амал мекунанд.

Иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ба қорҳои давлатӣ мудохила карда наметавонанд.

Таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ, ки наҷод па растӣ, миллатгарой, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳа биро тарғиб мекунанд ва ё барои бо зӯрӣ сарнагун кардани сохтори консти- тутсионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст.

Дар Тоҷикистон фаъолияти хизбҳои сиёсии дигар давлатҳо, таъсиси хизбҳои хусусияти миллӣ ва динидошта, инчунин маблағгузориҳои хизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳо ва созмонҳои хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шахрвандони хориҷӣ манъ аст.

Моддаи 9

Ҳокимияти давлатӣ дар асоси таъзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад.

Моддаи 10

Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунад. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки хилофи Конститутсияанд, эътибори ҳуқуқӣ надоранд.

Давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шахрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд.

Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофшуда мутобиқат накунад, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал мекунад. Қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, пас аз интишори расмӣ амал мекунад.

Моддаи 11

Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро ба амал татбиқ намуда, соҳибихтиёрӣ ва истиклолияти дигар давлатҳои ҷаҳонро эҳтиром менамояд ва муносибатҳои хориҷиро дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ муайян мекунад.

Ташвиқоти ҷанг манъ аст.

Тоҷикистон вобаста ба манфиатҳои олии халқ метавонад ба иттиҳодияҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ дохил шавад, аз онҳо барояд, бо кишварҳои хориҷӣ робита намояд.

Давлат бо ҳамватанони берунмарзӣ ҳамкорӣ мекунад.

Моддаи 12

Асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳанд.

Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва хифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро қафолат медиҳад.

Моддаи 13

Замин, сарватҳои зерзаминӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад.

БОБИ ДУЮМ ҲУҚУҚ, ОЗОДИ, ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

Моддаи 14

Ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба воситаи Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурии ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, ҳифз мегарданд.

Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд бевосита амалӣ мешаванд. Онҳо мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракуниро муайян мекунанд ва ба воситаи ҳокимияти судӣ таъмин мегарданд.

Маҳдуд кардани ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд танҳо ба мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи асосҳои сохтори конститусионӣ, амнияти давлат, муҳофизати мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳати аҳоли ва тамомияти арзии ҷумҳурии раво дониста мешавад.

Моддаи 15

Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсе ҳисоб меёбад, ки дар рӯзи қабули Конститутсияи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон буд ё мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шартномаҳои байналмилалӣ Тоҷикистонро соҳиб шуда бошад.

Мансубияти шаҳрванди Тоҷикистон ба шаҳрвандии давлати дигар эътироф намешавад, ба истиснои мавридҳои, ки дар қонун ё шартномаҳои байни давлати Тоҷикистон нишон дода шудааст.

Тартиби соҳиб шудан ва қатъ гардидани шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро қонуни конститусионӣ танзим менамояд.

Моддаи 16

Шаҳрванди Тоҷикистон дар ҳориҷи кишвар таҳти ҳимояи давлат мебошад. Ҳеҷ як шаҳрванди ҷумҳуриро ба давлати ҳориҷӣ супурдан мумкин нест. Супурдани ҷинояткор ба давлати ҳориҷӣ дар асоси шартномаи тарафайн ҳал мешавад.

Шаҳрванди ҳориҷӣ ва шахси бешаҳрванд аз ҳуқуқ ва озодиҳои муқаррар гардида истифода мекунанд ва баробари шаҳрванди Тоҷикистон вазифа ва масъулият доранд, ба истиснои ҳолатҳои, ки қонун пешбинӣ намудааст.

Тоҷикистон ба шахрвандони хориҷие, ки гирифтори вайронкунии ҳукуки инсон гаштаанд, метавонад паноҳгоҳи сиёсӣ диҳад.

Моддаи 17

Ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, наҷод, чинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молумулк, ҳукуку озодиҳоро кафолат медиҳад.

Мардон ва занон баробарҳуқуқанд.

Моддаи 18

Ҳар кас ҳуқуқ ба ҳаёт дорад.

Ҳеч кас аз ҳаёт маҳрум карда намешавад, ба истиснои ҳукми суд ба рои ҷинояти махсусан вазнин.

Дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медиҳад. Ба ҳеч кас шиканча, ҷазо ва муносибати ғайриинсонӣ раво дида намешавад. Мавриди озмоиши маҷбурии тиббӣ ва илмӣ қарор додани инсон манъ аст.

Моддаи 19

Ҳар кас кафолати ҳифзи судӣ дорад. Ҳар шахс ҳуқуқ дорад талаб намояд, ки парвандаи ӯро суди босалоҳият, мустақил ва бегараз, ки тибқи қонун таъсис ёфтааст, баррасӣ намояд.

Ҳеч касро бе асоси қонунӣ дастгир, ҳабс кардан мумкин нест. Ҳар шахс аз лаҳзаи дастгир шудан метавонад аз ёрии адвокат истифода кунад.

Моддаи 20

Ҳеч кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор дониста намешавад.

Ҳеч кас баъди гузаштани муҳлати таъқиби ҷиноятӣ, инчунин барои содир кардани рафторе, ки ҳангоми воқеъ шуданаш ҷиноят ҳисоб намеёфт, ба ҷавобгарӣ кашида намешавад. Барои як ҷиноят ҳеч кас такроран ҷазо намебинад.

Қонуне, ки баъд аз содир шудани рафтори ғайриқонунии шахс қабул шудааст ва он ҷазои шахсро вазнин мекунад, қувваи бозгашт надорад. Агар баъд аз содир шудани рафтори ғайриқонунӣ барои он ҷазо пешбинӣ нашуда бошад ва ё ҷазои сабук пешбинӣ шуда бошад, қонуни нав амал мекунад.

Мусодираи пурраи молу мулки шахси маҳкумшуда манъ аст.

Моддаи 21

Ҳукуки ҷабрдидаро қонун ҳифз мекунад. Давлат ҳифзи судӣ ва ҷабрдида зарарро барои ҷабрдида кафолат медиҳад.

Моддаи 22

Манзили шахс дахлнопазир аст.

Ба манзили шахс зӯран даромадан ва касеро аз манзил маҳрум кардан манъ аст, ба истиснои мавридҳое, ки қонун муқаррар кардааст.

Моддаи 23

Маҳрамияти мукотиба, суҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобироти шахс таъмин карда мешавад, ба истиснои мавридҳое, ки дар қонун нишон дода шудааст.

Дар бораи ҳаёти шахсии инсон бе розигии ӯ чамъ намудан, нигоҳ доштан, истифода ва паҳн кардани маълумот манъ аст.

Моддаи 24

Шаҳрванд ба мусофират, интиҳоби озоди маҳалли зист, тарки ҷумҳурӣ ва бозгашт ба он ҳуқуқ дорад.

Моддаи 25

Мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва шахсонӣ мансабдор вазифадоранд ба ҳар кас имконияти пайдо намудан ва шинос шуданро ба ҳуҷҷатҳое, ки ба ҳуқуқ ва манфиати ӯ дахлдоранд, таъмин намоянд, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун муайян кардааст.

Моддаи 26

Ҳар кас ҳуқуқ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустақилона муайян намояд, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро пайравӣ намояд ва ё пайравӣ накунад, дар маросим ва расму оинҳои динӣ иштирок намояд.

Моддаи 27

Шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд.

Шаҳрвандон ба хидмати давлатӣ ҳуқуқи баробар доранд.

Шаҳрванд аз синни 18 ҳуқуқи дар раёйпурсӣ иштирок кардан, интиҳоб намудан, инчунин аз синни муқаррарнамудаи Конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳои ҳуқуқи интиҳоб шуданро дорад.

Шаҳрвандоне, ки аз тарафи суд ғайри қобили амал дониста шудаанд ва ё мувофиқи ҳукми суд дар ҷойҳои аз озодӣ маҳрумшудагон нигоҳ дошта мешаванд, ҳуқуқи дар интиҳобот ва раёйпурсӣ иштирок кардан надоранд.

Тартиби гузаронидани интиҳоботро қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳои танзим менамоянд. Баргузори раёйпурсӣ тибқи қонуни конститутсионӣ тут сионӣ сурат мегирад.

Моддаи 28

Шаҳрвандон ҳуқуқи муттаҳид шудан доранд. Шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттифокҳои касаба ва дигар иттиҳодияҳои

чамъиятӣ иштирок намояд, ихтиёран ба онҳо дохил ва аз онҳо хориҷ гардад.

Ҳизбҳои сиёсӣ дар асоси гуногунандешии сиёсӣ барои ташаккул ва ифодаи иродаи халқ мусоидат мекунад ва дар ҳаёти сиёсӣ ишти- рок менамоанд. Сохтор ва фаъолияти онҳо бояд ба меъёрҳои демократӣ мувофиқ бошанд.

Моддаи 29

Шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар маҷлис, гирдиҳамоӣ, намоиш, раҳ пай- моии озоишта, ки қонун муқаррар кардааст, ширкат варзад.

Ҳеч касро ба ин тадбирҳо маҷбуран ҷалб кардан мумкин нест.

Моддаи 30

Ба ҳар кас озодии суҳан, нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор кафолат дода мешавад. Таблиғот ва ташвиқоте, ки бадбинӣ ва хусумати иҷтимоӣ, наҷодӣ, миллӣ, динӣ ва забониро бармеангезанд, манъ аст.

Сензураи давлатӣ ва таъкиб барои танқид манъ аст.

Номгӯи маълумотҳои, ки сирри давлатӣ доранд, қонун муайян мекунад.

Моддаи 31

Шаҳрванд ҳуқуқ дорад шахсан ва ё якҷоя бо дигарон ба мақомоти давлатӣ муроҷиат намояд.

Моддаи 32

Ҳар кас ҳуқуқ дорад соҳиби моликият ва мерос бошад.

Ҳеч кас ҳуқуқ надорад ҳуқуқи шахсро ба моликият бекор ва маҳдуд ку- над. Моликияти шахсро барои эҳтиёҷоти ҷамъият фақат дар асоси қонун ва розигии соҳиби он бо пардохти арзиши пуррааш давлат гирифта метавонад.

Товони зарари моддӣ ва маънавие, ки шахс дар натиҷаи амали ғайриқонунии мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, дигар шахсони ҳуқуқӣ ва ё шахсони алоҳида мебинад, мувофиқи қонун аз ҳисоби онҳо рӯёнида мешавад.

Моддаи 33

Давлат оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад.

Ҳар кас ҳуқуқи ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба синни никоҳ расидаанд, ҳуқуқ доранд озодона ақди никоҳ банданд. Дар оиладорӣ ва бекор кардани ақди никоҳ зану шавҳар баробар ҳуқуқанд.

Бисёрникоҳӣ манъ аст.

Моддаи 34

Модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд.

Падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар масъул мебошанд.

Давлат барои ҳифзи кӯдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онҳо ғамхорӣ менамояд.

Моддаи 35

Ҳар кас ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳуқуқ дорад. Музди кор аз ҳадди ақали музди меҳнат набояд кам бошад.

Дар муносибатҳои меҳнатӣ ҳама гуна маҳдудият манъ аст. Барои иҷрои кори якхела музди баробар дода мешавад.

Ҳеч кас ба меҳнати маҷбурӣ чалб карда намешавад, ба истиснои маврид ҳоёе, ки қонун муайян кардааст.

Дар корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон зарарнок истифодаи меҳнати занон ва ноқобилон манъ аст.

Моддаи 36

Ҳар кас ба манзил ҳуқуқ дорад. Ин ҳуқуқ бо роҳи сохтмони манзили давлатӣ, ҷамъиятӣ, кооперативӣ ва хусусӣ таъмин карда мешавад.

Моддаи 37

Шаҳрванд ҳуқуқи истироҳат дорад. Ин ҳуқуқ бо роҳи муқаррар кардани ҳафта ва рӯзи корӣ, руҳсатии ҳарсолаи пардохтшаванда, рӯзҳои ҳарҳафтаинаи истироҳат ва шароитҳои дигаре таъмин карда мешавад, ки қонун муайян кардааст.

Моддаи 38

Ҳар шахс ҳуқуқи ҳифзи саломатӣ дорад. Шахс дар доираи муқаррар намудаи қонун аз ёрии тиббии ройгон дар муассисаҳои нигоҳдории тандурустии давлатӣ истифода менамояд. Давлат барои солимгардонии муҳити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва сайёҳӣ тадбирҳо меандешад.

Шаклҳои дигари ёрии тиббиро қонун муайян мекунад.

Моддаи 39

Ҳар шахс дар пиронсолӣ, ҳангоми беморӣ, маъюбӣ, гум кардани қобилияти кор, маҳрум шудан аз сарпараст ва мавридҳои дигаре, ки қонун муайян кардааст, кафолати таъмини иҷтимоӣ дорад.

Моддаи 40

Ҳар шахс ҳуқуқ дорад озодона дар ҳаёти фарҳангии ҷомеа, эҷоди бадеӣ, илмӣ ва техникӣ ширкат варзад, аз дастовардҳои онҳо истифода кунад.

Сарватҳои фарҳангӣ ва маънавиро давлат ҳимоя мекунад. Моликияти зеҳнӣ таҳти ҳимояи қонун аст.

Моддаи 41

Ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. Таълими умумии асосӣ ҳатмист. Давлат таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ кафолат медиҳад.

Шахс дар доираи муқаррарнамудаи қонун дар муассисаҳои таълимии давлатӣ метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ гирад.

Шаклҳои дигари таълимро қонун муайян мекунад.

Моддаи 42

Дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки Конститутсия ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд. Надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад.

Моддаи 43

Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтисоди мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст.

Тартиби хизмати ҳарбиرو қонун муайян мекунад.

Моддаи 44

Ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ вазифаи ҳар як шахс аст.

Моддаи 45

Супоридани андоз ва пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст, ҳатмист. Қонунҳое, ки андози навро муқаррар мекунад ва ё шароити андоз-супорандагонро вазнин менамоянд, қувваи бозгашт надоранд.

Моддаи 46

Ҳангоми таҳдиди бевосита ба ҳуқуқи озодиҳои шаҳрвандон, истиқлолияти давлат, тамомияти арзии он ва офатҳои табиӣ, ки дар натиҷаи он мақомоти конститутсионии ҷумҳурӣ наметавонад ба таври муътадил ҷаъолият намояд, ҳамчун тадбири муваққатӣ барои амнияти шаҳрвандон ва давлат вазъияти ҷавқулода эълон мегардад.

Муҳлати вазъияти ҷавқулода то се моҳ аст. Дар мавридҳои зарурӣ ин муҳлатро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад дароз намояд.

Моддаи 47

Дар давраи вазъияти ҷавқулода ҳуқуқ ва озодиҳое, ки дар моддаҳои 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28-и Конститутсия пешбинӣ шудааст, маҳдуд карда намешавад.

Низоми ҳукукии вазъияти Ҷумҳуриятро қонуни конституционӣ муайян мекунад.

БОБИ СЕЮМ МАЧЛИСИ ОЛӢ

Моддаи 48

Маҷлиси Олӣ – парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Маҷлиси Олӣ аз ду Маҷлис – Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон иборат аст.

Муҳлати ваколати Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон 5 сол аст. Ваколати Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар рӯзи оғози Ҷамоияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагонӣ даъвати нав қатъ мегардад.

Ташкил ва Ҷамоияти Маҷлиси Олиро қонуни конституционӣ танзим мекунад.

Моддаи 49

Интихоботи Маҷлиси намояндагон ба таври умумӣ, баробар, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ сурат мегардад. Маҷлиси намояндагон доимо-амалқунанда ва касбӣ мебошад. Вакили Маҷлиси намояндагон шахсе интихоб шуда метавонад, ки танҳо шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад ва синни ӯ аз 30 кам набуда, дорои таҳсилоти олӣ бошад.

Аз чор се ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллӣ ба таври ғайримустақим дар маҷлисҳои якҷояи вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои он, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои онҳо, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (якҷоя) бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб мегардад. Дар Маҷлиси миллӣ Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ намояндагонӣ баробар доранд.

Аз чор як ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин мекунад.

Ҷамоияти Маҷлиси миллӣ даъватӣ мебошад.

Узви Маҷлиси миллӣ шахсе интихоб ё таъин шуда метавонад, ки танҳо шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад ва синни ӯ аз 30 кам набуда, дорои таҳсилоти олӣ бошад.

Ҷар Президенти собиқи Ҷумҳурии Тоҷикистон узви яқумраи Маҷлиси миллӣ мебошад, агар ӯ аз истифодаи ин ҳуқуқ даст накашад.

Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон баъди интихоб ё таъин шудан дар иҷтимоии Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ба халқи Тоҷикистон савганд ёд мекунанд.

Шумораи аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон, тартиби интихоб ё таъин гардидани онҳоро қонуни конституционӣ муайян менамояд.

Моддаи 50

Аъзои Ҳукумат, судяҳо, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва шахсони дигаре, ки қонуни конституционӣ муайян кардааст, наметавонанд узви Маҷлиси миллӣ бошанд.

Шаҳрванд наметавонад дар як вақт узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон бошад. Узви Маҷлиси миллӣ наметавонад вакили зиёда аз ду мақоми намояндагӣ бошад.

Вакили Маҷлиси намояндагон наметавонад вакили дигар мақомоти намояндагӣ бошад, вазифаи дигареро иҷро кунад, фаъолияти соҳибкорӣ намояд, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ.

Моддаи 51

Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ба амри интихоб кунандагон тобеъ набуда, ҳуқуқ дорад фикри худро озодона изҳор намояд, мувофиқи ақидаҳои худ овоз диҳад.

Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ҳуқуқи дахлнопазирӣ дорад, ӯро ҳабс кардан, дастгир кардан, маҷбуран овардан, кофтуков кардан мумкин нест, ба истиснои дастгир шуданаш дар ҷойи содири ҷиноят. Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ҳамчунон мавриди кофтукови шахсӣ қарор дода намешавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун барои таъмини амнияти дигарон муқаррар намудааст. Масъалаи маҳрум намудани дахлнопазирии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон бо пешниҳоди Прокурори генералӣ аз ҷониби маҷлиси дахлдор ҳал карда мешавад.

Ваколоти узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ҳангоми вафот, истеъфо, ғайри қобили амал эътироф шудани онҳо аз ҷониби суд, эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунандаи суд, қатъи шаҳрвандӣ, соҳиб шудан ба шаҳрвандии давлати дигар, тарки доими ҷумҳурӣ, ишғоли вазифае, ки ба ваколоти узви Маҷлиси миллӣ мувофиқ нест, парокандашавии Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон қатъ мегардад.

Вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагонро қонуни конституционӣ танзим менамояд.

Моддаи 52

Иҷлосияи якуми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагонро дар давоми як моҳи баъди интихоби онҳо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват мекунад.

Иҷлосияи якуми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагонро узв ва вакили синну солаш калонтарин мекушояд ва то интиҳоб шудани раисони ин Маҷлисҳо онро мебарад.

Фаъолияти Маҷлиси миллӣ дар шакли иҷлосия сурат мегирад. Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ соли на камтар аз чор бор аз тарафи Раиси Маҷлиси миллӣ даъват карда мешавад.

Фаъолияти Маҷлиси намояндагон дар шакли иҷлосия сурат мегирад. Иҷлосияи навбатии Маҷлиси намояндагон дар як сол як маротиба аз рӯзи аввали кории моҳи октябр то рӯзи охири кории моҳи июн гузаронида мешавад.

Дар давраи байни иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми зарурат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷлосияҳои ғайринавбатии онҳоро даъват менамояд. Дар ин иҷлосияҳо танҳо он масъалаҳои баррасӣ мешаванд, ки боиси даъвати ин иҷлосияҳо гаштаанд.

Моддаи 53

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон аз байни аъзо ва вакилон раисони Маҷлисҳо, муовинони якум ва муовинони онҳоро интиҳоб менамоянд. Яке аз муовинони Раиси Маҷлиси миллӣ аз ҳисоби намояндагони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад.

Раиси Маҷлиси миллӣ ва Раиси Маҷлиси намояндагон бо овоздиҳии пинҳонӣ бо тарафдорӣ аксарияти шумораи умумии аъзо ва вакилони онҳо интиҳоб мешаванд. Тартиби интиҳоби муовинони Раиси Маҷлиси миллӣ ва Раиси Маҷлиси намояндагонро Дастури Маҷлисҳо танзим мекунад.

Раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар назди Маҷлиси дахлдор ҳисоботдиҳанда мебошанд ва онҳо метавонанд бо тарафдорӣ на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзо ва вакилон бозхонда шаванд.

Раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, муовинони якум ва муовинони онҳо ба иҷлосия роҳбарӣ мекунанд ва дигар масъалаҳои дахлдорро ҳал менамоянд.

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон мақомоти ҳамоҳангсозанда ва кории худро мустақилона ташкил медиҳанд, инчунин кумита ва комиссияҳои дахлдорро таъсис менамоянд ва аз рӯи масъалаҳои ба Маҷлисҳо тааллуқдошта муҳокимаҳои парламентӣ доир мекунанд.

Мақомоти ҳамоҳангсозандаи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар алоҳидагӣ чаласа мегузаронанд.

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон Дастури фаъолияти худро қабул мекунанд.

Моддаи 54

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон алоҳида чаласа мегузаронанд.

Чаласаҳои Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон ҳамон вақт гузаронида мешавад, ки агар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзо ва вакилони онҳо ҳузур дош та бошанд. Чаласаҳои Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон ошкоро гузаронида мешаванд. Дар ҳолатҳои пешбиникардаи қонун ва Дастури Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон мумкин аст чаласаи пӯшида гузаронида шавад.

Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон дар ҳолатҳои пешбини-намудаи Конститутсия чаласаҳои якҷоя мегузаронанд..

Моддаи 55

Салоҳияти Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми гузаронидани чаласаҳои якҷоя:

1. Тасдиқи фармони Президент дар бораи таъин намудан ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумат;
2. Тасдиқи фармони Президент дар бораи қорӣ намудани ҳолати қанғӣ ва вазъияти фавқулода;
3. Ризоият ба истифодаи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз ҳудуди он барои иҷрои уҳдадорихои байналмилалӣ Тоҷикистон;
4. Таъини интихоботи Президент;
5. Қабули истеъфои Президент;
6. Сарфароз гардонидани Президент бо мукофотҳои давлатӣ ва рутбаи олии ҳарбӣ;
7. Баррасии масъалаи дахлнопазирии Президент.

Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон дар чаласаҳои якҷояи худ аз рӯйи масъалаҳои зикршудаи салоҳияташон қарор қабул мекунанд. Қарори якҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон бо тарафдорӣ аксарияти шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз маҷлисиҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд, қабул мегардад, агар тартиби дигари қабули қарорро Конститутсия муқаррар накарда бошад.

Дар чаласаи якҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон Президент савганд ёд мекунад ва бо паёми худ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ баромад менамояд.

Моддаи 56

Салоҳияти Маҷлиси миллий:

1. Таъсис ва барҳам додани воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ ва тағйири онҳо;
2. Интихоб ва бозхонди раис, муовинон ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ бо пешниҳоди Президент;
3. Ҳалли масъалаи бекор кардани дахлнопазирии раис, муовинон ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ;

4. Ризоият барои таъин ва озод намудани Прокурори генералӣ ва муовинони ӯ;

5. Амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳои муайян кардаанд.

Маҷлиси миллӣ аз рӯи масъалаҳои дар салоҳияташ буда қарор қабул мекунад. Қарори Маҷлиси миллӣ бо тарафдорӣ аксарияти шумораи умумии аъзои он қабул мегардад, агар тартиби дигари қабули қарорро Конститутсия муқаррар накарда бошад.

Моддаи 57

Салоҳияти Маҷлиси намояндагон:

1. Таъсиси Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, интихоб ва бозхонди раис, муовин ва аъзои он бо пешниҳоди Президент;

2. Ба муҳокимаи халқ пешниҳод намудани лоиҳаи қонунҳои ва дигар масъалаҳои муҳими давлатию ҷамъиятӣ;

3. Тасдиқи барномаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ;

4. Ризоият ба додугирифтӣ қарзи давлатӣ;

5. Тасдиқ ва бекор кардани шартномаҳои байналмилалӣ;

6. Таъини раёйпурсӣ;

7. Таъсиси судҳо;

8. Тасдиқи рамзҳои давлатӣ;

9. Тасдиқи мукофотҳои давлатӣ;

10. Тасдиқи фармонҳои Президент дар бораи таъин ва озод намудани раиси Бонки миллӣ ва муовинони ӯ;

11. Муқаррар намудани рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо ва унвонҳои махсус;

12. Муайян намудани маоши Президент;

13. Амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳои муайян кардаанд.

Маҷлиси намояндагон аз рӯи масъалаҳои дар салоҳияташ буда қарор қабул мекунад. Қарори Маҷлиси намояндагон бо тарафдорӣ аксарияти шумораи умумии вакилон қабул мегардад, агар тартиби дигари қабули қарорро Конститутсия муайян накарда бошад.

Дар ҷаласаи Маҷлиси намояндагон роҳбарони давлатҳои хориҷӣ метавонанд суҳанронӣ кунанд.

Моддаи 58

Аъзои Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намояндагон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Тоҷикистон, Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ доранд.

Моддаи 59

Лоихаи қонунҳо ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод мешаванд. Лоихаи қонун дар бораи авф аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод мешавад.

Лоихаи Қонун дар бораи бюджет, оид ба муқаррар кардан ва бекор кардани андозҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод мешавад.

Моддаи 60

Қонунҳоро Маҷлиси намояндагон қабул менамояд. Қонун бо тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилон қабул мегардад, агар тартиби дигарро Конститутсия муқаррар накарда бошад.

Қонунҳое, ки Маҷлиси намояндагон қабул намудааст ба Маҷлиси миллий пешниҳод мешаванд, ба истиснои қонунҳо дар бораи бучети давлатӣ ва авф.

Маҷлиси миллий қонунро бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои худ ҷонибдорӣ мекунад. Дар мавриди дастгирӣ наёфтани қонун аз ҷониби Маҷлиси миллий қонун тақроран дар Маҷлиси намояндагон баррасӣ мешавад.

Дар сурати бо қарори Маҷлиси миллий норозӣ будани Маҷлиси намояндагон, қонун ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб мешавад, ки агар Маҷлиси намояндагон онро тақроран бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ намояд.

Қонунҳо дар бораи бучети давлатӣ ва авф танҳо аз ҷониби Маҷлиси намояндагон қабул карда мешаванд. Маҷлиси намояндагон иҷрои бучети давлатиро назорат мекунад.

Моддаи 61

Қонунҳои конституционӣ оид ба масъалаҳои қабул мешаванд, ки Конститутсия муайян намудааст. Қонунҳои конституционӣ бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагон қабул мегарданд ва Маҷлиси миллий бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои худ ҷонибдорӣ мекунад.

Дар сурати бо қарори Маҷлиси миллий норозӣ будани Маҷлиси намояндагон, қонуни конституционӣ ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб мешавад, ки агар Маҷлиси намояндагон онро тақроран бо тарафдории на камтар аз чор се ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ намояд.

Тафсири Конститутсияро тибқи тартиби мазкур Маҷлиси намояндагон дар шакли қонуни конституционӣ қабул намуда, Маҷлиси миллий онро ҷонибдорӣ менамояд.

Моддаи 62

Қонунҳо барои имзо ва интишор ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешнаҳод мешаванд. Агар Президент ба қонун ё қисми он розӣ набояд, қонунро дар муддати понздаҳ рӯз бо далелу эродҳо ба Маҷлиси намояндагон бармегардонад. Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон бо тартиби муқарраркардаи Конститутсия қонуни мазкурро тақрир ба баррасӣ менамоянд. Дар сурати баррасии тақрир қонун дар матни пештар қабулшудааш бо ақсарияти аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон дастгирӣ ёбад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонун имзо мегузорад ва онро интишор менамояд.

Ҳангоми баррасии қонуни аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонидашуда, ки онро пештар Маҷлиси намояндагон бо аз се ду ҳиссаи овозҳо қабул намуда буд, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон онро тақрир ба ақсарияти на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳо тарафдорӣ мекунанд.

Агар Президент қонуни конституционеро баргардонад, Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ бо тартиби муқарраркардаи Конститутсия қонуни мазкурро тақрир ба баррасӣ менамоянд. Дар сурати баррасии тақрир қонуни конституционеро дар матни пештар қабулшудааш бо ақсарияти аз чор се ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон тасдиқ шавад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонуни конституционеро имзо мегузорад ва онро интишор менамояд.

Моддаи 63

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон метавонанд пеш аз муҳлат дар ҳамаҷонибаи худ бо тарафдорӣ на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон ихтиёран пароканда шаванд.

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар давраи вазъияти фавқулода ва ҳолати ҷангӣ пароканда намешаванд.

БОБИ ЧАҲОРУМ ПРЕЗИДЕНТ

Моддаи 64

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) аст.

Президент ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пайдориву бардавомии давлат, мураббаии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкориҳои онҳо, риояи шартномаҳои байналмилалӣ Тоҷикистон менамояд.

Моддаи 65

Президентро шахрвандони Тоҷикистон ба тарзи умумӣ, мустақим, баробар ва овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 7 сол интиҳоб менамоянд.

Шахсе ба номзадии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуда метавонад, ки танҳо шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, синни ӯ аз 30 кам набуда, дорои таҳсилоти олӣ бошад, забони давлатиро донад ва дар ҳудуди ҷумҳурӣ на камтар аз 10 соли охир истиқомат дошта бошад.

Шахсе ба номзадии Президент ба қайд гирифта мешавад, ки ҳадди ақал 5 фоизи интиҳобкунандагон ба пешниҳоди номзадии ӯ имзо гузошта бошанд.

Як шахс ба вазифаи Президент бештар аз ду муҳлат пай дар пай интиҳоб шуда наметавонад.

Маҳдудияти дар қисми чоруми ҳамин модда пешбинигардида нисбат ба Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат татбиқ намегардад. Вазъи ҳуқуқӣ ва ваколатҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллатро қонуни конститутсионӣ муайян мекунад.

Моддаи 66

Интиҳоботи Президент вақте боэътимод шумурда мешавад, ки дар он аз нисф зиёди интиҳобкунандагон ширкат варзида бошанд.

Номзаде Президент интиҳобшуда ҳисоб меёбад, ки ба тарафдорӣ ӯ бештар аз нисфи интиҳобкунандагони ширкатварзида овоз дода бошанд.

Тартиби интиҳоби Президентро қонуни конститутсионӣ муайян мекунад.

Моддаи 67

Президент пеш аз шурӯи вазифа дар чаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон савганд ёд мекунад:

«Ман, ҳамчун Президент савганд ёд мекунам, ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро ҳимоя менамоям, таъмини ҳуқуқ, озодиҳо ва шарафи шахрвандонро кафолат медиҳам, сарзамин, истиқлолияти сиёсӣ ва иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистонро ҳифз мекунам, ба халқ содиқона хидмат менамоям».

Ваколоти Президент баъд аз савганд ёд кардани Президенти нав катъ мегардад.

Моддаи 68

Президент наметавонад вазифаи дигарро иҷро намояд, вакили мақомоти намояндагӣ бошад, ба соҳибкорӣ машғул шавад.

Моддаи 69

Салоҳияти Президент:

1. Самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро муайян мекунад;
2. Тоҷикистонро дар дохили кишвар ва дар муносибатҳои байналмилалӣ намояндагӣ мекунад;
3. Вазоратҳо ва кумитаҳои давлатиро таъсис ва барҳам медиҳад;
4. Сарвазир ва дигар аъзои ҳукуматро таъин ва озод мекунад; фармон дар бораи таъин ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукуматро ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд;
5. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро таъин ва озод мекунад ва ба тасдиқи Маҷлиси дахлдори вакилони халқ пешниҳод менамояд;
6. Санадҳои мақомоти ҳокимияти иҷроияро ҳангоми муҳолифати онҳо ба Конститутсия ва қонунҳо бекор мекунад ва ё бозмедорад;
7. Раиси Бонки миллӣ ва муовинони ӯро таъин ва озод мекунад ва фармонро барои тасдиқ ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд;
8. Номзатҳои раис, муовинон ва судяҳои Суди конститусионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодиро барои интихоб ва бозхонд ба Маҷлиси миллӣ пешниҳод менамояд;
9. Бо ризоияти Маҷлиси миллӣ Прокурори генералӣ ва муовинони ӯро таъин ва озод мекунад;
10. Дастгоҳи иҷроияи Президентро таъсис медиҳад;
11. Шӯрои амниятро таъсис ва роҳбарӣ мекунад;
12. Судяҳои суди ҳарбӣ, судҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ва судҳои иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанберо таъин ва озод мекунад;
13. Раёйпурсӣ, интихоботи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ва мақомоти намояндагии маҳаллиро таъин мекунад;
14. Ба қонунҳо имзо мегузорад;
15. Низоми пулиро муайян менамояд ва маълумотро ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд;
16. Ихтиёрдор ва масъули сармояи захиравӣ мебошад;
17. Ба татбиқи сиёсати хориҷӣ роҳбарӣ мекунад, шартномаҳои байналмилалиро имзо ва ба тасдиқи Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд;
18. Сарони намояндагиҳои дипломатиро дар давлатҳои хориҷӣ, намояндаҳои ҷумҳуриро дар ташкилотҳои байналмилалӣ таъин ва озод мекунад;
19. Эътимодномаҳои сарони намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷиро қабул менамояд;

20. Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон мебошад; фармондеҳони қўшунҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистонро таъин ва озод мекунад;

21. Ҳангоми таҳдиди хатари воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷангро эълон менамояд ва фармонро ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунад;

22. Барои иҷрои уҳдадорихои байналмилалии Тоҷикистон Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро берун аз ҳудуди он бо ризоияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон истифода мебарад;

23. Дар саросари ҷумҳурӣ ва ё дар маҳалҳои алоҳидаи он вазъияти фавқулода эълон намуда, фармонро фавран ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд ва ба Созмони Миллали Муттаҳид хабар медиҳад;

24. Масъалаҳои шахрвандиро ҳал мекунад;

25. Паноҳгоҳи сиёсӣ медиҳад;

26. Масъалаҳои бахшиши ҷазоро ҳал мекунад;

27. Бо рутбаҳои олии ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо ва унвонҳои махсус сарфароз мегардонад;

28. Шахрвандонро бо муқофотҳои давлатӣ, ҷоизаҳои давлатӣ, нишонҳо ва унвонҳои ифтихории Тоҷикистон сарфароз мегардонад;

29. Ваколатҳои дигареро, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд, амалӣ менамояд.

Моддаи 70

Президент дар доираи салоҳияти худ фармон мебарорад ва амр медиҳад, дар бораи вазъи кишвар ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон маълумот медиҳад, масъалаҳоеро, ки зарури муҳим мешуморад, ба муҳокимаи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд.

Моддаи 71

Ҳангоми вафот, истеъфо ва ғайри қобили амал донистани Президент вазифаи ӯ то ба вазифааш шурӯъ намудани Президенти нав ба зиммаи Раиси Маҷлиси миллӣ мегузарад. Дар ин маврид ваколати Раиси Маҷлиси миллӣ ба зиммаи муовини якуми ӯ мегузарад.

Дар ҳолатҳои зикршуда дар муҳлати се моҳ интиҳоботи Президент гузаронида мешавад.

Ваколатҳои Президент дар ҳолате, ки ӯ дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар бораи ба истеъфо баромаданаш хабар медиҳад, бо тарафдорӣ аксарияти аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд, қатъ карда мешавад.

Дар сурате, ки Президент бинобар беморӣ вазифаҳои худро иҷро карда натавонад, ҳарду Маҷлис дар ҷаласаи якҷояи худ дар асоси ҳулосаи комиссияи тиббии давлатии ташкил кардашон, дар бораи пеш аз муҳлат аз мансаб озод намудани Президент бо тарафдорӣ на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳои шумораи умумии аъзо ва вакилони ҳар яке аз Маҷлисо қарор қабул мекунанд.

Таъминоти иҷтимоӣ, хизматрасонӣ ва муҳофизати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро қонуни конституционӣ танзим менамояд.

Моддаи 72

Президент ҳуқуқи дахлнопазирӣ дорад.

Дахлнопазирӣ Президент дар сурати аз тарафи ӯ содир шудани хиёнат ба давлат дар асоси ҳулосаи Суди конституционӣ ва бо тарафдорӣ аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд, бекор карда мешавад.

БОБИ ПАНҶУМ ҲУКУМАТ

Моддаи 73

Ҳукумати ҷумҳурӣ аз Сарвазир, муовини яқум ва муовинони ӯ, вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ иборат аст.

Ҳукумат роҳбарии самараноки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иҷроӣ қонунҳо, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллий, қарорҳои Маҷлиси намояндагон, фармону амрҳои Президенти Тоҷикистонро таъмин мекунанд.

Аъзои Ҳукумат баъди аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудан ва тасдиқ гардидани фармон дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон савганд ёд мекунанд.

Аъзои Ҳукумат бояд танҳо шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошанд ва онҳо наметавонанд вазифаи дигареро иҷро намоянд, вакили мақомоти намояндагӣ бошанд, ба соҳибкорӣ машғул шаванд, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ.

Моддаи 74

Ҳукумат мувофиқи Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурӣ қарор мебарорад ва фармоиш медиҳад, ки иҷроӣ онҳо дар ҳудуди Тоҷикистон хатмист.

Ҳукумат ваколаташро дар назди Президенти нав интихобшуда волегузорад.

Хукумат дар мавриди ғайриимкон донистани ичрои фаъолияти муътадили худ метавонад ба Президент аз хусуси истеъфо арз намояд. Ҳар як узви Хукумат ҳуқуқи истеъфо дорад.

Тартиби ташкил, фаъолият ва салоҳияти Хукуматро қонуни конституционӣ муайян мекунад.

Моддаи 75

Хукумат барномаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсати додугирифти қарзи давлатӣ ва ёрии иқтисодӣ ба дигар давлатҳо, лоиҳаи буҷети давлатӣ, масъалаи андозаи имконпазири касри буҷети давлатӣ ва манбаи чуброни онро ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд.

БОБИ ШАШУМ МАҚОМОТИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА ХУДИДОРАКУНӢ

Моддаи 76

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз мақомоти намояндагӣ ва иҷроия иборат буда, дар доираи салоҳияти худ амал мекунад. Онҳо иҷроии Конститутсия, қонунҳо, қарорҳои яқояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ, қарорҳои Маҷлиси намояндагон, санадҳои Президент ва Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин менамоянд.

Моддаи 77

Мақомоти намояндагии маҳаллӣ дар вилоят, шаҳр ва ноҳия Маҷлиси вакилони халқ аст, ки онро раис роҳбарӣ мекунад. Муҳлати ваколати Маҷлиси вакилони халқ 5 сол аст.

Маҷлиси вакилони халқ буҷети маҳаллӣ ва ҳисоботи иҷроии онро тасдиқ мекунад, роҳҳои инкишофи иқтисодиву иҷтимоии маҳалро муайян менамояд, андоз ва пардохти маҳаллиро мувофиқи қонун муқаррар мекунад, дар доираи қонун тарзи идора ва ихтиёрдорӣ моликияти коммуналиро муайян менамояд ва ваколатҳои дигареро амалӣ месозад, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд.

Моддаи 78

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро раиси вилоят, шаҳр ва ноҳия роҳбарӣ менамояд.

Мақомоти намояндагӣ ва иҷроияро дар воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ раис сарварӣ мекунад.

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро Президент таъин ва озод мекунад ва ба тасдиқи Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод менамояд.

Раис дар назди мақомоти болоӣ ва Маҷлиси вакилони халқи дахлдор масъул аст.

Тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро қонуни конститусионӣ танзим менамояд.

Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот Ҷамоат аст, ки тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти онро қонун танзим менамояд.

Моддаи 79

Мақомоти намояндагӣ ва раис дар доираи салоҳияти худ санадҳои ҳуқуқӣ қабул мекунад, ки иҷрояшон дар он ҳудуд ҳатмист.

Дар сурати бо Конститутсия ва қонун мувофиқат накардани санадҳои мақомоти намояндагӣ ва раис онҳо аз тарафи мақомоти болоӣ, ҳуди ин мақомот, раис ва ё суд бекор карда мешаванд.

Моддаи 80

Дар сурати талаботи Конститутсия ва қонунро мунтазам иҷро накардани Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия Маҷлиси миллий метавонад онро пароканда намояд.

БОБИ ҲАФТУМ ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӢХИСТОНИ БАДАХШОН

Моддаи 81

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон қисми таркибӣ ва ҷудо нопазири Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Ҳудуди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бе ризоияти Маҷлиси вакилони халқи вилоят тағйир дода намешавад.

Моддаи 82

Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад.

Моддаи 83

Салоҳияти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар соҳаи иҷти мой, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ваколатҳои дигари вилоятро қонуни конститусионӣ танзим мекунад.

БОБИ ҲАШТУМ СУД

Моддаи 84

Ҳокимияти судӣ мустақил буда, аз номи давлат ва аз тарафи судяҳо амалӣ мегардад. Ҳокимияти судӣ ҳуқуқ, озодии инсонро шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонуниятро адолатро ҳифз менамояд.

Адолати судиро Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе амалӣ мекунад.

Тартиби таъсис, ташкил ва фаъолияти судро қонуни конституционӣ муайян мекунад.

Муҳлати ваколати судяҳо 10 сол аст. Таъсиси суди фавқулода манъ аст.

Моддаи 85

Ба вазифаи судяҳои Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, судҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанбе шахсе интихоб ё таъин мешавад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, дорои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ буда, синни ӯ аз 30 кам набошад ва ҳадди ақал 5 сол собиқаи кории судягӣ дошта бошад.

Ба вазифаи судяҳои судҳои шаҳр ва ноҳия, суди ҳарбӣ, судҳои иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанбе шахсе таъин мешавад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, дорои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ буда, синни ӯ аз 25 кам набошад ва ҳадди ақал 3 сол собиқаи кории касбӣ дошта бошад. Синни ниҳоии дар вазифаи судя фаъолият намуданро қонуни конституционӣ муайян менамояд.

Шахсе, ки бори аввал ба вазифаи судя таъин шудааст, дар вазъияти тантанавӣ савганд ёд мекунад.

Моддаи 86

Судяҳои Суди ҳарбӣ, судяҳои Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, судяҳои Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанберо бо тартиби муқарраркардаи қонуни конституционӣ Президент таъин ва озод мекунад.

Моддаи 87

Судяҳо дар фаъолияти худ мустақил буда, танҳо ба Конститутсия ва қонун итоат мекунанд. Дахлат ба фаъолияти онҳо манъ аст.

Моддаи 88

Судяҳо парвандахоро ба таври дастҷамъӣ ва ё танҳо баррасӣ мекунанд.

Мурофия ба тарзи мубоҳиса ва дар асоси баробарии тарафҳо сурат мегирад.

Мурофия дар ҳамаи судҳо ба тарзи ошкоро мегузарад, ба истиснои мавридҳои, ки қонун муайян кардааст.

Мурофия ба забони давлатӣ ва ё забони аксарияти аҳолии маҳал баргузор мегардад. Шахсоне, ки забони мурофиаро намедонанд, бо тарҷумон таъмин карда мешаванд.

Моддаи 89

Суди конститутсионӣ аз 7 нафар иборат буда, яке аз онҳо намояндаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад.

Ба вазифаи судия Суди конститутсионӣ шахсе интихоб мешавад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, дорои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ буда, синни ӯ аз 30 кам набошад ва ҳадди ақал 7 сол собиқаи кори касбӣ дошта бошад. Синни ниҳоии дар вазифаи судия Суди конститутсионӣ фаъолият намуданро қонуни конститутсионӣ муайян менамояд.

Шахсе, ки бори аввал ба вазифаи судия Суди конститутсионӣ интихоб шудааст, дар иҷлосияи Маҷлиси миллӣ савганд ёд мекунад.

Салоҳияти Суди конститутсионӣ:

1) муайян намудани мувофиқати қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси намояндагон, Президент, Ҳукумат, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, шартномаҳои ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷикистон ба Конститутсия;

2) ҳалли баҳсҳои байни мақомоти давлатӣ доир ба салоҳияти онҳо;

3) иҷрои ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд.

Санадҳои Суди конститутсионӣ қатъист.

Моддаи 90

Судя наметавонад вазифаи дигарро иҷро намояд, вакили мақомоти намояндагӣ, узви ҳизб ва созмонҳои сиёсӣ бошад, ба соҳибкорӣ машғул гардад, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ.

Моддаи 91

Судя ҳуқуқи дахлнопазирӣ дорад. Ӯро бе ризоияти мақомоте, ки интиҳоб ё таъин кардааст, ҳаёс қардан ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан мумкин нест. Судяро дастгир қардан мумкин нест, ба истиснои дастгир қардани ӯ ҳангоми содири ҷиноят.

Моддаи 92

Ӯри ҳуқуқӣ дар тамоми марҳилаҳои тафтишот ва муҳофизати судӣ қаролат дода мешавад.

Тарзи ташкил ва тартиби фаъолияти адвокатура ва дигар шаклҳои ӯри ҳуқуқиро қонун муайян мекунад.

БОБИ НУҲУМ ПРОКУРАТУРА

Моддаи 93

Назорати риояи дақиқ ва иҷрои яххелаи қонунҳоро дар ҳудуди Тоҷикистон Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он дар доираи ваколати худ татбиқ менамоянд.

Моддаи 94

Низоми ягонаи марказонидашудаи прокуратураи Тоҷикистонро Прокурори генералӣ сарварӣ мекунад. Прокурори генералӣ дар назди Маҷлиси миллӣ ва Президент масъул аст.

Моддаи 95

Прокурори генералии Тоҷикистон ба муҳлати 5 сол таъин мешавад. Прокурори генералӣ прокурорҳои тобеи худро таъин ва озод мекунад. Муҳлати ваколати прокурорҳо 5 сол аст.

Фаъолият, салоҳият ва сохтори мақомоти прокуратураро қонуни конституционӣ танзим мекунад.

Моддаи 96

Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он бе дахлати дигар мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор мустақилона дар асоси қонун фаъолият мекунанд.

Моддаи 97

Прокурор наметавонад вазифаи дигарро иҷро намояд, вакили мақомоти намояндагӣ, узви ҳизб ва созмонҳои сиёсӣ бошад, ба соҳибқарор машғул шавад, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ.

БОБИ ДАҲУМ ТАРТИБИ ТАҒЙИРИ КОНСТИТУТСИЯ

Моддаи 98

Тағйиру иловаҳои Конститутсия бо роҳи раёйпурсии умумихалқӣ сурат мегирад.

Раёйпурсиро Президент ва ё Маҷлиси намояндагон бо тарафдорӣ на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон таъин мекунанд.

Моддаи 99

Тағйиру иловаҳоро ба Конститутсия Президент ё ҳадди ақал аз се як ҳис саи умумии аъзо ва вакилони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоянда- гон пешниҳод мекунанд.

Пешниҳоди тағйиру иловаҳои Конститутсия се моҳ пеш аз раёйпурсӣ дар матбуот чоп мешавад.

Моддаи 100

Шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқ- бунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд.

МУҚАРРАРОТИ ИНТИҚОЛӢ

1. Тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз эълони натиҷаи раёйпурсии умумихалқӣ ва аз рӯзи интишори расмиаш эътибори ҳуқуқӣ пайдо мекунанд.

2. Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқие, ки то ворид наму- дани «Тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» амал мекарданд, дар он қисме, ки ба тағйиру иловаҳо муҳолиф нестанд, амал мекунанд.

3. Интиҳоби пай дар пайи Президент барои ду муҳлат, ки дар қисми чоруми моддаи 65 пешбинӣ шудааст, баъд аз ба охир расидани ваколати Президенти амалкунанда оғоз меёбад.

4. Аъзои Маҷлиси миллӣ, вакилони Маҷлиси намояндагон ва аъзои Ҳуку мат баъд аз эътибори ҳуқуқӣ пайдо кардани «Тағйиру иловаҳо ба Консти тут сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо тартиби муқаррарнамудаи Конститутсия ва қонунҳои конститусионӣ савганд ёд мекунанд.

I. ҚОНУНҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ҚОНУНИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

«ДАР БОРАИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН»

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2001, №4, мод. 215; с.2003, №4, мод. 152; с. 2008, №1, қ.1; мод. 1; с.2009, №12, мод. 813; с. 2016, №7, мод. 602)

(Қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.04.2003, №22; аз 5.01.2008, №346; аз 3.12.2009, №575; аз 23.07.2016, №1325; аз 18.07.2017, №1455)

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ҳокимияти иҷроияи давлатӣ мебошад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар асоси дастаҷамъӣ амалӣ намуда, системаи мақомоти идоракунии давлатиро роҳбарӣ, фаъолият ва мутобиқати ҳамкориҳои онҳоро таъмин менамояд.

Моддаи 2. Асоси ҳуқуқии фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамин Қонуни конститусионӣ, дигар қонунҳо, қарорҳои яқҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармони амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки онҳоро Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, ба амал мебарорад *(Қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07.2016, №1325)*.

Моддаи 3. Принципҳои асосии фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти худ принципҳои волияти қонун, ҳокимияти халқ, таҷзияи ҳокимият, ошкорбаёнӣ, дастаҷамъӣ, таъмини ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро ба роҳбарӣ мегирад.

Моддаи 4. Фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини иҷрои қонунҳо ва дигар санадҳои меъерии ҳуқуқӣ (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ иҷрои Конститутсия, дигар қонунҳо, фармонҳо ва амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст, таъмин намуда, аз ҷониби мақомоти идоракунии давлатӣ иҷро шудани онҳоро мунтазам назорат мекунад.

БОБИ 2. РАИСИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, СОҲТОР ВА ҲАЙАТИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Моддаи 5. Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарӣ намуда, барои татбиқи самарабахши ваколатҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳо меандешад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда мебошад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Моддаи 6. Сохтори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сохтори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз вазоратҳо ва кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст.

Вазоратҳо ва кумитаҳои давлатиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва барҳам медиҳад.

Моддаи 7. Ҳайати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Сарвазир, муовини яқум ва муовинони ӯ, вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ иборат мебошад.

Аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне шуда метавонанд, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошанд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07.2016, №1325*).

Моддаи 8. Ба вазифа таъин кардан ва озод намудани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин ва озод мекунад ва фармонро дар ин хусус ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод менамояд.

Агар фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба таъин ва озод кардани узви Ҳукумат Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи якҷоя тасдиқ накунад, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад фармони мазкурро такроран ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод намояд ё дар бораи таъин намудани шахси дигар фармон пешниҳод кунад.

Аъзои Ҳукумат баъди аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудан ва тасдиқ гардидани фармон дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон савганд ёд мекунад:

«Ҳамчун аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дарки масъулият ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон савганд ёд мекунам, ки манфиатҳои миллат ва давлатро аз ҳама боло гузошта, тамоми неру ва дониши худро барои рушди иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон содиқона ва поквичдонона сарф намуда, Конститутсия, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амру фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро қатъиян риоя мекунам, адолат ва қонуниятро сарчашмаи фаъолияти худ қарор дода, ба хоҳири дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардоштани шӯҳрати ватанам софдилона хизмат менамоям (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07.2016, №1325*).

Макон ва тартиби баргузории савгандёдкунии аъзои Ҳукуматро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07.2016, №1325*).

Риоя накардани савганд аз ҷониби узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон асос барои ба ҷавобгарии интизомӣ кашидани ӯ мегардад. (Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.07.2017, №1455).

Моддаи 9. Мӯҳлати фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мӯҳлати ваколати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатҳои худро дар назди Президенти навинтихобшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон вомегузорад ва мутобиқи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои худро то тасдиқ шудани ҳайати нави Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро менамояд.

Моддаи 10. Истеъфои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди ғайриимкон дониш-ани иҷрои фаъолияти мӯътадили худ метавонад ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз хусуси истеъфо арз намояд. Ҳар як узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукуки ба истеъфо рафтагӣ дорад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ҳар вақт Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳайати пурра ё аъзои алоҳидаи онро ба истеъфо фиристад ва фармонро дар ин хусус барои тасдиқ ба ҷаласаи яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

Моддаи 11. Фаъолияти, ки ба иҷрои вазифаи аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ нест

Узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ надорад:

- вакили мақомоти намояндагӣ бошад;
- дигар вазифаро ишғол намояд;
- шахсан ё ба воситаи шахсони боваринок ба фаъолияти соҳибқорӣ машғул шавад;
- бо дигар фаъолияти музднок, ғайр аз фаъолияти омӯзгорӣ, илмӣ ва эҷодӣ машғул шавад.

Узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин наметавонад: ахборот, воситаҳои таъминоти моддию техникаӣ, молиявӣ ва иттилоотиро, ки танҳо барои фаъолияти хизматӣ пешбинӣ шудаанд, ба мақсадҳои ғайрихизматӣ истифода намояд;

барои осори нашршуда ва суҳанрониҳо ба сифати узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаққи қалам гирад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Хориҷ карда шуд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Эъломиякунонии даромадҳо ва вазъи молумулкии узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аъзои оилаи ӯ бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ва қонунгузории андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.07.2017, №1455*).

БОБИ 3. САЛОҲИЯТИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Моддаи 12. Роҳбарӣ ба вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатӣ

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатӣ роҳбарӣ менамояд ва ҷаъолияти онҳоро назорат мекунад.

Вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеанд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низомномаи вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатӣ ва сохтори дастгоҳи мар- казии онҳоро мувофиқи тартиби муқарраргардида тасдиқ мекунад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муовинони вазирҳо, муовинони раисони кумитаҳои давлатӣ, роҳбарони кумитаҳо ва дигар мақомоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони онҳо, роҳбарони мақомоти идоракунии давлатӣ ва ташкилотҳоеро, ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардаанд, ба вазифа таъин мекунад ва аз вазифа озод менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои коллегияҳои вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатиро тасдиқ мекунад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад мақомоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳудуди маблағҳое, ки дар бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъминоти мақомоти идоракунии давлатӣ муқаррар шудаанд, таъсис диҳад ва низомномаи онҳоро тасдиқ намояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Моддаи 13. Салоҳияти умумии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

дар татбиқи сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунад;

роҳбарии самараноки иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангиро таъмин мекунад;

ба системаи мақомоти ҳокимияти иҷроия роҳбарӣ мекунад;

барномаҳои мақсадноки давлатиро таҳия менамояд ва татбиқи онҳоро таъмин мекунад;

ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хангоми зарурат ҳалли баъзе масъалаҳои идоракунии давлатиро, ки ба салоҳияти вай дохил мешаванд, ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, вазоратҳо ва кумитаҳои давлатии ҷудоғонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар мақомоти идоракунии давлатӣ дода метавонад, агар ҳалли ин масъалаҳо мутобиқи Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба салоҳияти истисноии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

мансуб набошанд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Моддаи 14. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи иқтисодиёт

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

раванди иқтисодиро танзим мекунад;

фазои ягонаи иқтисодӣ ва фаъолияти озоди иқтисодӣ, гардиши озодонаи мол, хизматрасонӣ, сармоя ва қувваи коргариро таъмин менамояд;

дурнамои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро пешгӯӣ мекунад, барномаҳои рушди соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиётро таҳия ва амалӣ менамояд;

барномаҳои давлатии иқтисодӣ ва сармоягузорию таҳия менамояд ва барои татбиқи он тадбирҳо меандешад;

моликияти давлатиро идора мекунад;

барои соҳибкорӣ ва рушди озодонаи тамоми шаклҳои моликият дар шароити муносибатҳои бозорӣ шароит фароҳам меорад;

сиёсати давлатиро дар соҳаи ҳамкориҳои байналмилалӣ иқтисодӣ, молиявӣ ва сармоягузорӣ таҳия менамояд ва дар амал татбиқ мекунад;

роҳбарии умумии фаъолияти гумрукиро ба амал мебарорад;

дар бобати муҳофизати манфиатҳои истехсолкунандагони молҳои ватанӣ, иҷрокунандагони кор ва хизматрасониҳо тадбирҳо меандешад;

фаъолияти саноати мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин менамояд;

зарурати ҷалб намудани қарзи давлатӣ ё қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад, муайян мекунад.

Моддаи 15. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи буҷет, молия, пул, қарз ва андоз

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

татбиқи сиёсати ягонаи молиявӣ, қарзӣ, пулӣ ва андозситониро таъмин менамояд;

лоиҳаи қонуни буҷетро таҳия намуда ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунад ва иҷрои онро таъмин менамояд;

лоиҳаи қонунҳоро дар бораи муқаррар кардан ва бекор намудани андоз таҳия менамояд ва ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунад;

ризоияти Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба доду гирифтҳои қарзи давлатӣ мегирад;

дар бобати танзими бозори қоғазҳои қиматнок тадбирҳо меандешад;

идоракунии қарзи давлатии дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба амал мебарорад;

ба фаъолияти молиявӣ дар муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ роҳбарӣ менамояд;

сиёсати ягонаи нархро бо назардошти талаботи иқтисоди бозорӣ таҳия менамояд ва барои дар амал татбиқ намудани он тадбирҳо меандешад.

Моддаи 16. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи иҷтимоӣ

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

гузаронидани сиёсати ягонаи давлатии иҷтимоӣ, татбиқи ҳуқуқи конституционии шаҳрвандонро дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ амалӣ мекунад, ба рушди таъминоти иҷтимоӣ ва хайру эҳсон мусоидат менамояд;

барномаҳои иҷтимоию иқтисодиро ба тасдиқи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд;

дар бобати татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон ба меҳнат тадбирҳо меандешад;

барномаҳои таъмини шуғли аҳолиро таҳия менамояд ва доир ба татбиқи ин барномаҳо тадбирҳо меандешад;

пешбурди сиёсати ягонаи давлатии муҳоҷиратро таъмин менамояд;

дар бобати татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон барои ҳифзи саломатӣ ва таъмини неқӯаҳволии санитарияу эпидемиологӣ тадбирҳо меандешад;

ба ҳалли масъалаҳои оила, падару модарон ва фарзандон мусоидат менамояд, оид ба татбиқи сиёсати ҷавонон тадбирҳо меандешад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.07.2017, №1455*);

оид ба рушди тарбияи ҷисмонӣ, варзиш ва туризм, инчунин соҳаи табобати курортно санаторӣ ва истироҳатӣ тадбирҳо меандешад ва онҳоро амалӣ менамояд.

Моддаи 17. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм, фарҳанг, маориф ва тандурустӣ

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

доир ба дастгирии давлатии инкишофи илм, фарҳанг, маориф ва тандурустӣ тадбирҳо меандешад ва онҳоро амалӣ менамояд;

пешбурди сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи илм, фарҳанг, маориф ва тандурустӣ таъмин намуда, самтҳои асосии рушду такомули онҳоро муайян менамояд;

– ба рушди забон, адабиёт, санъати касбӣ, танзими анъанаҳо ва расму оинҳо мусоидат менамояд ва муҳофизати ёдгориҳои таърих ва фарҳангро таъмин мекунад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Моддаи 18. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи истифодабарии табиат ва муҳофизати муҳити зист

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

пешбурди сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи истифодаи табиат, ҳифзи муҳити зист ва бехатарии экологӣ таъмин менамояд;

доир ба татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон барои муҳити зисти мусоид ва оид ба таъмини беҳбудии экологӣ тадбирҳо меандешад;

фаъолияти мақомоти идоракунии давлатиро дар бобати якҷоя гузаронидани чорабиниҳои ҳифзи табиат ва татбиқи барномаҳои экологӣ аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва баиналмилалӣ доштара ҳамоҳанг месозад, дар бобати рафъи оқибатҳо ва кам кардани хатари сар задани ҳолатҳои фавқуллодаи ҳислати табиӣ, техногенӣ ва экологӣ дошта тадбирҳо меандешад (*Қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*);

ҳифз ва истифодаи окилонаи захираҳои табиӣ, танзими истифодаи табиат ва ҳифзи захираи маъдан ва ашёи хоми Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил менамояд.

Моддаи 19. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи таъмини қонуният, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

дар таҳия ва татбиқи сиёсати давлатии таъмини амнияти шахс, ҷамъият ва давлат чораҳо меандешад;

доир ба таъмини қонуният, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон дар бобати муҳофизати моликият ва тартиботи ҷамъиятӣ, оиди мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва дигар ҳодисаҳои барои ҷамъият хатарнок тадбирҳо меандешад;

доир ба таъминоти ташкилӣ, рушд, таҳким бахшидани заминаи моддию техникаии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тадбирҳо меандешад ва онҳоро амалӣ мекунад.

Моддаи 20. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини мудофия ва амнияти давлатӣ

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

оид ба таъмини мудофия ва амнияти давлатӣ тадбирҳо меандешад;

Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар воҳидҳои ҳарбиро бо аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ, воситаҳои моддӣ, захираҳо ва хизматрасониҳо таъмин мекунад;

ичрои барномаҳои мақсадноки давлатӣ ва нақшаҳои такмили яроқу аслиҳа, инчунин барномаҳои тайёр кардани шаҳрвандонро аз рӯи ихтисосҳои касби ҳарбӣ таъмин мекунад;

барои хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар шахсоне, ки мувофиқи қонунҳо ба мақсади таъмини мудофия ё амнияти давлат чалб карда мешаванд, кафолати иҷтимоиро таъмин менамояд;

муҳофизати сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин менамояд;

ба мудофияи граждани роҳбарӣ мекунад.

Моддаи 21. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи сиёсати хориҷӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*)

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

дар амалӣ намудани сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок менамояд;

намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ аз ҷиҳати моддӣ таъмин менамояд;

ичрои ўҳдадориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро мувофиқи шартномаҳои байналмилалӣ таъмин менамояд, инчунин аз ҷониби иштироккунандагонии шартномаҳои мазкур ба иҷро расидани ўҳдадориҳои онҳоро назорат мекунад;

ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро берун аз ҳудуди он ҳимоя менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07.2016, №1325*);

танзим ва назорати давлатиро дар соҳаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, ҳамкориҳои байналмилалӣ илмию техникӣ ва фарҳангӣ анҷом медиҳад.

Моддаи 22. Салоҳияти дигари Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар салоҳиятеро, ки Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи он гузоштаанд, ба амал мебарорад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми эълони ҳолати ҷангӣ ё вазъияти фавқулодда тибқи қонунҳое, ки ин ҳолатҳоро ба танзим медароранд, муайян карда мешавад.

БОБИ 4. ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Моддаи 23. Маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Шакли асосии фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Ҳангоми зарурат, бо иҷозати хаттии Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ё бо супориши ӯ бо иҷозати хаттии Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон аз рӯи масъалаҳои алоҳидаи хусусияти оперативӣ дошта, мумкин аст бе гузаронидани маҷлис бо роҳи пурсиши хатгӣ аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарафдорӣ аз нисф зиёди аъзои Ҳукумат қабул карда ша- ванд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.04.2003, №22*). Маҷлисиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳе камаш як ма- ротиба гузаронида мешаванд ва дар сурате салоҳиятноқ ҳисоб мегар- данд, ки агар дар онҳо камаш аз се ду хиссаи аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок дошта бошанд.

Дар маҷлисиҳо масъалаҳои, ки ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ доранд, баррасӣ мешаванд.

Дар маҷлисиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳои бо тараф- дорӣ аксарияти шумораи умумии аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул мешаванд.

Дар маҷлисиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсони дигар низ ҳуқуқ доранд мутобиқи тартиби муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намоянд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад маҷлисиҳои пӯшида доир намояд.

Тартиби тайёр ва гузаронидани маҷлисиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, сурат мегирад.

Маҷлисиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё бо супориши ӯ Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаронад.

Рафти маҷлисиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои он бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумат метавонанд аз тариқи воситаҳои ахбори омма паҳш гарданд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18..07.2017, №1455*).

Моддаи 24. Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Барои пешакӣ тайёр кардани масъалаҳои, ки дар маҷлисиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мегарданд, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми машваратӣ – Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис медиҳад.

Ҳайати Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Сарвазири Ҷум- ҳурии Тоҷикистон, муовини яқум ва муовинони ӯ иборат мебошад. Ба ҳайати Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин дигар аъзои Ҳукумат дохил шуда метавонанд, ки онҳо бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

Маҷлисиҳои Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи зарурат гузаронида мешаванд.

Маҷлисиҳои Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳангоми набудани ӯ муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаронад.

Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҳияи рӯзномаи маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳои дорой хусусияти тавсиявӣ қабул мекунад.

Моддаи 25. Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бо супориши Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон:

кори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил мекунад;
вазифаҳоро дар байни муовини якум ва муовинони Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим мекунад;

маҷлисиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро мегузаронад;

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муносибатҳои байналмилалӣ намоёндагӣ мекунад ва шартномаҳои байнихукуматиرو имзо менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.07.2017, №1455*); оид ба таъмини иҷрои қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон супоришҳо медиҳад;

ваколатҳои дигареро, ки қонун пешбинӣ намудааст, амалӣ мегардонад.

Ҳангоми набудани Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои ӯро муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро менамояд.

Моддаи 26. Муовини якум, муовинони Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муовини якум, муовинони Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи тақсимои вазифаҳо ҳамохангсозии фаъолияти вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба амал мебароранд, ба кори онҳо назорат мекунанд ва оид ба таъмини иҷрои қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон супоришҳо медиҳанд, пешниҳодот ва лоиҳаҳои қарорҳо ва фармоишҳоро, ки ба маҷлисиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда мешаванд, пешакӣ баррасӣ менамоянд, барои вазъи ин қорҳо масъуланд.

Моддаи 27. Вазирон ва Раисони кумитаҳои давлатӣ

Вазирон ва Раисони кумитаҳои давлатӣ:

барои фаъолияти вазоратҳо, кумитаҳои давлатие, ки онҳо роҳбарӣ мекунанд ва барои фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ масъуланд;

дар баррасии масъалаҳо дар маҷлисиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунанд;

ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баррасии масъалаҳое, ки ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд, таклифҳо пешниҳод мекунанд;

ваколатҳои дигареро, ки қонун пешбинӣ намудааст, амалӣ мегардонанд.

Моддаи 28. Комиссияҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияҳои доимӣ таъсис медиҳад, вазифа, тартиби фаъолияти онҳоро муайян мекунад ва низомномаҳои онҳоро тасдиқ менамояд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тайёр кардани лоиҳаи қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баррасии ихтилофот оид ба лоиҳаи қарорҳо, инчунин барои иҷрои қарорҳои алоҳидаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияҳои муваққатӣ ва гурӯҳҳои корӣ таъсис медиҳад.

Моддаи 29. Санадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи Конститутсия, ҳамин Қонуни конституционӣ ва Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳо ва фармоишҳо қабул мекунад, ки иҷрои онҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмист (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07.2016, №1325*).

Санадҳое, ки хусусияти меъёрӣ доранд дар шакли қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешаванд. Санадҳо оид ба масъалаҳои таъҷилий ва дигар масъалаҳои ҷорӣ, ки хусусияти меъёрӣ надоранд дар шакли фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешаванд.

Ба санадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо мегузорад.

Санадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми онҳо) дар мавриди муҳолифати онҳо бо Конститутсия ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон бекор карда мешаванд ё амали онҳо боздошта мешавад.

Санадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми онҳо) аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон безътибор дониста шуда ё амали онҳо боздошта мешаванд.

Нисбати санадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд бо тартиби муқарраркардаи қонун шикоят қардан мумкин аст.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад мурочиатномаҳо ва изҳоротҳоро, ки хусусияти ҳуқуқӣ надоранд, қабул намояд.

БОБИ 5. МУНОСИБАТИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Моддаи 30. Иштироки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти қонунгузорӣ

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад.

Ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорино Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли пешниҳоди лоиҳаи қонунҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи қонунҳо дар бораи тағйир додан ё бекор кардани қонунҳои ҷорӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин шакли пешниҳоди хаттӣ дар бораи қабул кардани қонунҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дохил намудани тағйирот ба қонунҳои ҷорӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон (таклифҳои қонунгузорӣ) ба амал мебарорад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи тайёр намудани лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқиро, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд, таҳия ва тасдиқ мекунад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба лоиҳаи қонунҳо ҳулосаи хаттӣ медиҳад, ки онҳо ба субъекти ташаббуси қонунгузорӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода мешаванд.

Моддаи 31. Иштироки аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаласаҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд дар ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаласаҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кумита ва комиссияҳои онҳо мутобиқи талаботи Дастури онҳо иштирок намоянд ва баромад кунанд.

БОБИ 6. МУНОСИБАТИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО МАҚОМОТИ СУДӢ, МАҚОМОТИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА ИТТИҲОДИЯҲОИ ҶАМЪИЯТӢ

(Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575)

Моддаи 32. Муносибати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо

судҳо

Муносибати Ҳукумат бо судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси Конститутсия, ин Қонуни конституционӣ ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад.

Моддаи 33. Муносибати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр, ноҳия, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи салоҳияти худ роҳбарӣ, назорат ва ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро амалӣ менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқро, ки ба ваколати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дохиланд, баррасӣ менамояд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот ва гузоришҳои роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро дар бораи татбиқи Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ, қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳо ва амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мешунавад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкории вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо ва дигар мақомоти идоракунии давлатиро бо раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот таъмин менамояд, ҳамзамон масъалаҳои баҳсноки ба вучуд омадаро ҳал менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бучети давлатӣ ҳаҷми маблағ- ҷудо куниро барои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ ме- намояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр, ноҳия ва лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро тасдиқ менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Хорич карда шуд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумҳуриро, ки ба Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифатдоранд, бекор мекунад.

Моддаи 34. Муносибати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо хизмҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои динӣ

Муносибати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо хизмҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои динӣ дар асоси Конститутсия, ҳамин қонуни конституционӣ, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

БОБИ 7. ТАЪМИНИ ФАЪОЛИЯТИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Моддаи 35. Таъмини фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Таъмини Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маводи таҳлилӣ, иттилоотӣ ва дигар санадҳо, ташкили назорат ба иҷроии қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, омода кардани маҷлисҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

Вазъи ҳуқуқии Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро Низомномаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад, муайян мекунад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Моддаи 35¹. Муҳофизати давлатии Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои оилаи ӯ ва дигар аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бо мақсади таъмини амнияти ҳаёт ва фаъолияти Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои оилаи ӯ ва дигар аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи рӯйхати шахсони мансабдор, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд, мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои муҳофизати давлатии муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба амал мебарорад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мӯҳлати ваколати худ ҳуқуқ надоранд, ки аз муҳофизати давлатӣ даст кашанд (*Қонунҳои конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.04.2003, №22, аз 23.07.2016, №1325*).

Моддаи 36. Пардохти музди меҳнат, таъминоти моддию маишӣ ва ҳимояи иҷтимоии аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Андозаи маоши мансабӣ, иловапулӣ барои рутбаи таҳассусӣ ва соби қои ҳизмати давлатӣ, инчунин шартҳо ва тартиби пардохти музди меҳнат, давомнокии руҳсатии меҳнатии ҳарсолаи аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575*).

Хизматрасонии тиббӣ, таъминоти иҷтимоию маишии аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад.

Ба Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ба нафақа баромадан, нафақа дар ҳаҷми ҳаштод фоизи музди миёнаи меҳнаташ таъин карда шуда, новобаста аз ҳадди ниҳоии пардохти нафақа пурра пардохта мешавад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5.01.2008, №346*).

Моддаи 37. Харочоти таъминоти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи тартиби муқарраргардида аз ҳисоби бучети давлатӣ маблағгузорӣ карда мешавад.

Харочоти таъминоти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бучети давлатӣ дар сатри алоҳида муайян карда мешавад.

Моддаи 38. Аз эътибор соқит донишҷӯи Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 ноябри соли 1995 «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1995, №21, мод. 218) аз эътибор соқит донишҷӯи шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

ш. Душанбе,
12 майи соли 2001, №28

ҚОНУНИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ МАҚОМОТИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ»

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2004, №5, мод. 339; с. 2006, №11, мод. 472; с. 2009, №12, мод. 814; с. 2010, №12, қ. 1, мод. 800; с. 2013, №3, мод. 179, №7, мод. 500; с. 2017, №5, қ. 1, мод. 268; с. 2019, №7, мод. 462; с. 2020, №1, мод. 1)

(Қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.11.2006, №211; аз 3.12.2009, №576; аз 29.12.2010, №653; аз 19.03.2013, №960; аз 22.07.2013, №1012; аз 30.05.2017, №1411; аз 19.07.2019, №1641, аз 2.01.2020, №1670; аз 17.12.2020, №1748)

Қонуни конститусионии мазкур тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро танзим мекунад (Қонунҳои конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411, аз 2.01.2020, №1670).

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ

Мафҳумҳои асосие, ки дар Қонуни конститусионии мазкур истифода мешаванд (Қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411):

– мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ – мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ буда, дар доираи салоҳияти худ амал мекунанд;

– мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ – Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, ки аз тарафи интихобкунандагони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия интихоб шуда, дар доираи ваколати худ масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллиро ҳал мекунанд;

– иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия – шакли асосии фаъолияти мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ буда, ба воситаи он ваколати ин мақомот амалӣ мегардад;

– мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ – мақомоте, ки дар ҳудуди воҳидҳои маъмурию ҳудуди дахлдор иҷрои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдори мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро таъмин менамоянд (Қонунҳои конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653; аз 30.05.2017, №1411);

– Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия мақоме, ки ҳокимияти иҷроияро дар ҳудуди воҳидҳои маъмурию ҳудуди дахлдор амалӣ гардонида, ба мақомоти

намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ роҳбарӣ менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*);

– дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия – сохтори ёрирасон ва таъминкунандаи фаъолияти раис мебошад;

– сохтори маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия – воҳиди мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия буда, дар ҳудуди маъмурию ҳудуди дахлдор дар доираи ваколати худ вазифаҳои мақомоти иҷроияи марказиро амалӣ менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*);

– сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии тобеи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия – сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллие, ки дар сохтор ё нақшаи идоракунии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия қарор надошта, роҳбарони онҳо бевосита аз ҷониби раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*);

– машварати назди раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия – мақоми машваратии ташкили кори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебошад, ки барои баррасии масъалаҳои дахлдор даъват карда мешавад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*);

– вазифа – самти масъулияти мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебошад;

– ваколати вогузоршаванда – ваколати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии болоӣ, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё дар асоси шартномаи тарафҳо ба ихтиёри мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор вогузошта мешавад;

– ваколати муштарак – ваколате, ки барои иҷрои он Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дигар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ё мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз як тараф ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор аз тарафи дигар масъулияти муштарак доранд;

– ваколати истисноӣ – ваколате, ки тибқи қонун ба мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тааллуқ дорад ва барои иҷрои он танҳо ин мақомот масъул мебошанд.

Моддаи 2. Қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии Ҳокимияти давлатӣ (*Қонуни конституционии Чумхурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*)

Қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни конституционии мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Чумхурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

Моддаи 3. Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз мақомоти намоёндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ иборат мебошанд.

Мақомоти намоёндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия иборат мебошанд.

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии тобеи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ва сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия иборат мебошанд (*Қонуни конституционии Чумхурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*).

Моддаи 4. Асосҳои иқтисодӣ ва молиявӣ фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ

Асосҳои иқтисодӣ ва молиявӣ фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро ташкил медиҳанд:

- буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия;
- моликияти коммуналии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия;
- манбаъҳои дигаре, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Чумхурии Тоҷикистон манъ накардаанд.

Моддаи 5. Принципҳои фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ

Фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба принципҳои зерин асос меёбад (*Қонуни конституционии Чумхурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*):

- қонуният ва адолати иҷтимоӣ;
- ҳифзи ҳуқуқи озодаҳои инсон ва шаҳрванд;
- мутобиқати манфиатҳои маҳаллӣ ва умумидавлатӣ;
- ба таври демократӣ, ошкоро ва бо назардошти гуногунандешии сиёсӣ ҳал намудани масъалаҳо;

- масъулият барои натиҷаҳои фаъолияти худ дар назди аҳоли;
- изҳори иродаи аҳоли ба воситаи Маҷлиси вакилони халқи дахлдор;
- мустақилияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳалли масъалаҳои ваколати худ;
- ҳатмӣ будани иҷрои санадҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ки дар доираи ваколаташон қабул шудаанд;
- дастаҷамъӣ будани фаъолияти мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;
- яккасардории фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ.

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ фаъолияти худро бо роҳи фароҳам овардани шароити мусоид барои аз ҷониби шахрвандон амалӣ намудани ҳуқуқҳои конституционии худ оид ба иштирок дар идоракунии қорҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ анҷом медиҳанд.

Моддаи 6. Муносибати мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот барои амалӣ намудани вазифаҳои онҳо мусоидат менамоянд ва тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо кӯмакҳои молиявӣ ва иқтисодӣ мерасонанд.

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ метавонанд татбиқи баъзе ваколатҳои худро ба мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот вогузоранд.

БОБИ 2. ТАШКИЛ, ВАКОЛАТ ВА ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ НАМОЯНДАГИИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 7. Тартиби ташкили Маҷлиси вакилони халқ

Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро интихобкунандагони воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор дар асоси принципҳои умумӣ, баробар, мустақим, бо овоздиҳии пинҳонӣ ба мӯҳлати 5 сол интихоб мекунанд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*).

Ҳар як шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз синни 18 қатъи назар аз миллат, наҷод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи ийтимом, таҳсил ва молу мулк метавонад вакили Маҷлиси вакилони халқи дахлдор интихоб шавад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*).

Шумораи вакилони Маҷлиси вакилони халқи дахлдорро Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар доираи меъёрҳои зерин муайян мекунанд:

- барои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанбе – то 70 нафар;
- барои шаҳр ва ноҳия – то 40 нафар;

Маҷлиси вакилони халқ дар сурати интихоб шудани на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии муқарраршудаи вакилони он ваколатдор мебошад.

Тартиби интихоби вакилони Маҷлиси вакилони халқро Қонуни конститути сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи вакилон ба Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ» танзим менамояд.

Ҳангоми аз нав ташкилдихии (ҳамроҳшавии, муттаҳидшавии, табдилдихии, тақсимшавии ё ҷудошавии) воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ вакили Маҷлиси вакилони халқи ин воҳиди маъмурию ҳудудӣ вакили Маҷлиси вакилони халқи азнавташкилшудае мебошад, ки ба ҳайати он аксарияти интихобкунандагони вакил дохил мешаванд ва то оғози фаъолияти иҷтимоии даъвати нав ваколоти худро нигоҳ медорад (*Қонуни конститути сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*).

Моддаи 8. Ваколоти Маҷлиси вакилони халқ

Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия чунин ваколат дорад:

– бучети маҳаллиро қабул мекунад, ҳангоми зарурат ба он тағйиру иловаҳо ворид менамояд, иҷрои онро назорат намуда, ҳисоботи онро тасдиқ мекунад;

– роҳҳои инкишофи иқтисодию иҷтимоии маҳалро муайян намуда, барномаҳои рушди иқтисодӣ-иҷтимоии минтақаи дахлдорро тасдиқ ва иҷрои онҳоро назорат мекунад (*Қонуни конститути сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*);

– андоз ва пардохти маҳаллиро мувофиқи қонун муқаррар мекунад;

– дар доираи қонун тарзи идора ва ихтиёрдорӣ моликияти коммуналии ҳудуди маъмурию ҳудудии дахлдорро муайян менамояд ва истифодаи самараноки онро назорат мекунад (*Қонуни конститути сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*);

– дар доираи ваколоти худ барномаҳои ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ ҳудуди воҳиди маъмурию ҳудудии дахлдорро тасдиқ ва иҷрои онҳоро назорат мекунад (*Қонуни конститути сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*);

– дар доираи ваколоти худ барномаҳои мусоидат ба шуғли аҳоли ва паст кардани сатҳи камбизоатиро тасдиқ ва иҷрои онҳоро назорат мекунад;

– дар доираи ваколоти худ муносибатҳои вобаста ба истифодаи об, замин ва дигар сарватҳои табиӣро тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд;

– Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудааст, тасдиқ мекунад;

– ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ҳангоми мавҷуд будани асос бо овоздихии пинҳонӣ ва бо тарафдорӣ на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси вакилони халқи дахлдор нобоварӣ изҳор намуда, ба

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз мансаб озод намудани ӯ масъала мегузорад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*);

– ҳисоботи роҳбарони сохтори маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва ташкилотҳои дахлдорро оид ба масъалаҳои, ки ба ваколати Маҷлиси вакилони халқ мансубанд, баррасӣ менамояд ва ҳангоми зарурат ба мақомоти дахлдор дар хусуси ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони мансабдори онҳо пешниҳод ирсол мекорад;

– Дастури Маҷлиси вакилони халқро қабул ва ба он тағйиру иловаҳои ворид менамояд;

– бо пешниҳоди раиси Маҷлиси вакилони халқ комиссияҳои доимӣ, муваққатӣ ва мақомоти дигари Маҷлиси вакилони халқро таъсис медиҳад, низомномаи онҳоро тасдиқ мекунад, ҳаёти комиссияҳоро интиҳоб менамояд ва ҳисоботро оид ба фаъолияти онҳо мешунавад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*);

– ваколати вакилони Маҷлиси вакилони халқ дахлдорро дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз мӯҳлат қатъ менамояд;

– санадҳои мақомоти намоёндагии маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдори поёниро дар сурати ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат накарданишон бекор мекунад (*Қонунҳои конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010 №653, аз 30.05.2017, №1411*);

– мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳои раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро тасдиқ ё бекор мекунад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*);

– тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмин ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд тадбирҳои зарурӣ меандешад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*);

– дар доираи ваколати худ тибқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон қоидаҳои муайян менамояд, ки барои вайрон намудани онҳо ҷавобгарии маъмуриро пешбинӣ карда мешавад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*);

– масъалаҳои тағйир додани сарҳади Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, таъсис ва барҳам додани воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ, муқаррар намудан ва ба ҷои дигар кӯчонидани маркази маъмурии онҳо, мансуб донишҷӯи маҳалҳои аҳолинишин ба категорияи шаҳрҳои тобеи ҷумҳуриро ва вилоят, шаҳрак ва деҳа, номгузорию ва номивазкунии воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ ва маҳалҳои аҳолинишинро баррасӣ намуда, қарори ҳудро ба мақомоти дахлдор пешниҳод менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.03.2013, №960, аз 30.05.2017, №1411*);

– лоиҳаи Нақшаи генералии шаҳр, маркази маъмурии ноҳия ва маҳалҳои аҳолинишинро баррасӣ менамояд, ки он мутобиқи талаботи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад, Нақшаи минтақавии тарҳрезии шаҳр, ноҳия ва Нақшаи умумии сохтмони маркази шаҳр, ноҳия, инчунин нақшаҳои муфассали банақшагирии маҳалро тасдиқ менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*);

– шартномаҳо оид ба ваколатҳои воғузоршаванда (шартномаи маъмури) ва муштарақ, созишномаҳо доир ба муқаррар намудани муносибатҳо ва ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо шаҳрҳои давлатҳои хориҷиро бо тартиби пешбининамудаи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва ҷонибдорӣ менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*);

– бо тартиби пешбининамудаи қонунгузорӣ нашрияти расмӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма, инчунин сомонӣ мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро таъсис дода, тартиб, номгӯӣ маълумот ва масъалаҳое, ки мутобиқи талаботи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сомонӣ ҷойгир карда мешаванд, муайян менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*);

– қарорҳои раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро дар бораи ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани муовини якум, муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, роҳбарони сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии тобеи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, роҳбарони дахлдори сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия тасдиқ менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*);

– дигар ваколатҳоро, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудаанд, амалӣ менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*).

Моддаи 9. Санадҳои Маҷлиси вакилони халқ

Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар доираи ваколати худ қарор қабул мекунад.

Қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ, ки дар ҳудуди дахлдор до-рои хусусияти умумихатмӣ мебошанд, ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баҳисобгирии давлатӣ, санҷиш ва бақайдгирӣ фиристода мешаванд.

Тартиби интишори расмӣ ва мавриди амал қарор додани санадҳои Маҷлиси вакилони халқро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

Ичрои қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ, ки дар доираи ваколатҳояш қабул шудаанд, дар ҳудуди дахлдор барои мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот, корхонаҳо, муассисаю ташкилотҳо, новобаста ба тобеияти идоравӣ, шакли ташкилию ҳуқуқӣ, мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ, шахсони мансабдор ва шахрвандон ҳатмӣ мебошанд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*).

Маҷлиси вакилони халқ метавонад қарорҳои худро тағйир диҳад ва ё бекор кунад.

Дар сурати ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат накардани санадҳои Маҷлиси вакилони халқ онҳо аз тарафи ҳуди Маҷлиси вакилони халқ, мақомоти болоӣ ва ё суд бекор карда мешаванд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653; аз 30.05.2017, №1411*).

Маҷлиси вакилони халқ метавонад муроҷиатнома ва изҳорот қабул намояд.

Моддаи 10. Дастури Маҷлиси вакилони халқ

Тартиби гузаронидани иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, маҷлисиҳои мақомоти онҳо, пешниҳод ва баррасии масъалаҳо, ташкил ва интихоби мақомоти Маҷлиси вакилони халқ, шунидани ҳисоботи онҳо, баррасии дарҳости вакилон, тартиби овоздиҳӣ ва дигар масъалаҳои ташкилиро дастури Маҷлиси вакилони халқи дахлдор муайян менамояд.

Моддаи 11. Шакли асосии фаъолияти Маҷлиси вакилони халқ

Шакли асосии фаъолияти Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия иҷлосия буда, дар он масъалаҳои баррасӣ мешаванд, ки ба ваколати Маҷлиси вакилони халқ дохиланд.

Қараёни иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ дар шакли протокол ба расмӣ дароварда шуда, ба он раисикунанда имзо мегузорад.

Моддаи 12. Тартиби даъвати иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ

Иҷлосияи якуми Маҷлиси вакилони халқи аз нав интихобшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия на дертар аз як моҳи баъди интихоботи Маҷлиси вакилони халқ аз тарафи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия даъват карда мешавад.

Иҷлосияҳои Маҷлиси вакилони халқ аз тарафи раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо дар як сол на камтар аз чор маротиба даъват карда мешаванд ва ҳангоми набудани онҳо иҷлосияҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо аз тарафи яке аз муовинони онҳо, ки вакили ин Маҷлиси вакилони халқ мебошад, даъват карда мешаванд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии*

Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653).

Иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ метавонад бо ташаббуси на камтар аз се як ҳиссаи шумораи умумии вакилони он низ даъват карда шавад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*).

Қарор дар бораи даъвати иҷлосия на дертар аз 10 рӯзи то оғози баргузоршавии иҷлосия ва дар ҳолатҳои зарурӣ фавран қабул карда шуда, ба маълумоти вакилон расонида мешавад.

Моддаи 13. Тартиби гузаронидани иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ

Иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқро раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия мекушояд ва ба он раисӣ мекунад. Ҳангоми набудани раис ба иҷлосия яке аз муовинони ӯ, ки вакили Маҷлиси вакилони халқ мебошад, раисӣ мекунад. Дар ҳолати вакил набудани иҷроқунандаи вазифаи раис ва муовинони ӯ иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқро вакили синну солаш калонтарин мекушояд ва то интиҳоб шудани раиси Маҷлиси вакилони халқ ба кори он раисӣ мекунад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*).

Дар иҷлосия аз ҳисоби вакилон котибот интиҳоб карда мешавад.

Аз рӯи масъалаҳое, ки дар иҷлосия баррасӣ мешаванд, Маҷлиси вакилони халқ бо овоздиҳии ошкоро ё пинҳонӣ, бо тарафдорӣ аз нисфи зиёди шумораи умумии вакилон қарор қабул мекунад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*).

Иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ дар сурате ваколатдор ҳисобида мешавад, ки дар он на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи муқарраршудаи вакилон иштирок дошта бошанд.

Иҷлосия ба таври ошкоро гузаронида мешавад.

Дар ҳолатҳои зарурӣ бо қарори Маҷлиси вакилони халқ мумкин аст иҷлосияи пӯшида низ гузаронида шавад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*).

Роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, соҳтор ҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, роҳбарон ва дигар шахсони мансабдори ташкилотҳое, ки дар ҳудуди маъмурию ҳудудии дахлдор ҷойгиранд, бо даъвати раиси Маҷлиси вакилони халқ ба иҷлосия ҳозир мешаванд ва дар ҳолати зарурӣ оид ба масъалаҳое, ки ба ваколати Маҷлиси вакилони халқ дохиланд, ахборот медиҳанд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*).

Моддаи 14. Таъсис ва фаъолияти комиссияҳои доимӣ ва муваққатӣ

Маҷлиси вакилони халқ барои баррасии пешакии масъалаҳо ва ба иҷлосия манзур намудани онҳо, мусоидат ба татбиқи қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияҳои доимӣ ва муваққатӣ таъсис медиҳад.

Маҷлиси вакилони халқ бо пешниҳоди раиси Маҷлиси вакилони халқ номгӯй ва шумораи ҳайати комиссияҳои доимӣ ва муваққатиरो муқаррар намуда, аз ҳисоби вакилон раис ва аъзои онҳоро интихоб менамояд. Вакили Маҷлиси вакилони халқ метавонад танҳо узви як комиссияи доимӣ бошад.

Комиссияҳои доимӣ дар назди Маҷлиси вакилони халқ масъул буда, ба он ҳисобот медиҳанд.

Ба ҳайати комиссияҳои доимӣ раиси Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия интихоб шуда наметавонад.

Комиссияҳои доимӣ ҳуқуқ доранд:

– ба Маҷлиси вакилони халқ ва раис оид ба рӯзномаи маҷлис ва дигар масъалаҳои, ки дар иҷлосия баррасӣ мешаванд, пешниҳод ирсол намоянд;

– оид ба масъалаҳои, ки дар иҷлосия баррасӣ мешаванд, хулоса диҳанд;

– дар иҷлосия мувофиқи ваколаташон маъруза ва маърузаи иловагӣ кунанд;

– дар доираи ваколаташон ба иҷлосия оид ба шунидани ҳисоботи роҳба ро ни мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ пешниҳод манзур намоянд.

Комиссияҳои доимӣ метавонанд дигар вакилони Маҷлиси вакилони халқ, намояндагони мақомоти давлатӣ, ташкилотҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва инчунин шаҳрвандонро ба қори худ ҷалб намоянд.

Шаҳсони мансабдори сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилотҳои воқеъ дар ҳудуди дахлдор бо тартиби муқарраргардида ӯҳдадоранд бо дарҳости комиссияҳои доимӣ, ки дар доираи ваколаташон дода мешаванд, маълумоти заруриро пешниҳод намоянд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*).

Комиссияҳои доимӣ қарорҳои протоколӣ қабул менамоянд.

Маҷлисҳои комиссияҳои доимӣ ҳангоми ҳозир будани аз нисф зиёди шумораи умумии аъзои он ваколатдор ҳисобида мешаванд.

Қарори протоколии комиссияҳои доимӣ бо тарафдорӣ аксарияти аъзои ҳозирбудаи комиссия қабул карда мешавад.

Протоколи маҷлиси комиссияҳои доимӣ аз ҷониби раиси комиссия ба имзо мерасад.

Фаъолияти комиссияҳои доимиро низомномае, ки Маҷлиси вакилони халқ тасдиқ кардааст, ба танзим медарорад.

Ҳангоми гузаронидани маҷлисҳои якҷояи якчанд комиссияҳои доимӣ протоколи онҳо аз ҷониби раисони комиссияҳои дахлдор имзо карда мешавад.

Дар ҳолатҳои зарурӣ дар доираи ваколати Маҷлиси вакилони халқ комиссияҳои муваққатӣ ташкил карда мешаванд.

Ҳайат, вазифаҳо, ваколат, мӯҳлати фаъолият ва ҳуқуқҳои комиссияҳои муваққатири Маҷлиси вакилони халқ ҳангоми таъсис додани онҳо муқаррар менамояд.

Комиссияҳои муваққатири Маҷлиси вакилони халқ оид ба масъалаҳои вобаста ба ваколати худ ҳулоса медиҳанд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*).

Моддаи 15. Вакили Маҷлиси вакилони халқ

(*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2.01.2020, №1670*).

Вакили Маҷлиси вакилони халқ намоёндаи ваколатдори аҳолии ҳудуди дахлдор буда, тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилон ба Маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ интихоб шудааст.

Вакили Маҷлиси вакилони халқ дар асоси санадҳои қонунгузорӣ, дастури Маҷлиси вакилони халқи дахлдор, қарорҳои Маҷлиси вакилони халқи дахлдор, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаҳои пешазинтихоботӣ фаъолият карда, ҳуқуқ дорад фикри худро озодона изҳор намояд, зимни баррасии масъалаҳо ва қабули қарорҳо мувофиқи ақидаҳои худ овоз диҳад.

Вазъи ҳуқуқии вакили Маҷлиси вакилони халқ, инчунин ҳолатҳои пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколати ӯро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии вакили Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия» муайян менамояд.

Моддаи 16. Асосҳои қатъи ваколати Маҷлиси вакилони халқ

Ваколати Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар рӯзи оғози фаъолияти Маҷлиси вакилони халқи даъвати нав қатъ мегардад.

Маҷлиси вакилони халқ пеш аз муҳлат аз тарафи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зерин пароканда карда мешавад:

– мунтазам, яъне дар давоми як сол зиёда аз як маротиба иҷро накардани талаботи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо пешниҳоди Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон (*Қонунҳои конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653; аз 30.05.2017, №1411*);

– агар Маҷлиси вакилони халқи аз нав интихобшуда дар давоми як моҳи баъди ифтиҳо иҷлосияи якумаш мақомоти худро ташкил карда натавонад;

– баргузор нашудани иҷлосия дар давоми ду моҳ, бинобар ҳозир нашудани шумораи зарурии вакилон;

– ҳангоми азнавташкилдихии (хамроҳшавии, муттаҳидшавии, табдил ди ҳии, тақсимшавии, ҷудошавии) воҳиди маъмурию ҳудудии

дахлдор (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*).

Ваколати Маҷлиси вакилони халқ пеш аз мӯҳлат дар сурати ихтиёран пароканда шудани он низ қатъ мегардад, агар қарор оид ба ин масъала бо тарафдорӣ на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси вакилони халқ қабул шуда бошад.

Моддаи 17. Таъмини фаъолияти ташкилӣ ва моддию техникии Маҷлиси вакилони халқ

Хизматрасонии ташкилӣ, моддию техникӣ ва дигар намуди хизматрасонӣ ба фаъолияти Маҷлиси вакилони халқ ва мақомоти он, мусоидат ба вакилони халқ дар иҷрои ваколатҳои худ аз ҷониби дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия сурат мегирад.

Хароҷот барои таъмини Маҷлиси вакилони халқ дар буҷети маҳаллии дахлдор дар сатри алоҳида нишон дода мешавад.

БОБИ 3. ВАКОЛАТ ВА ФАЪОЛИЯТИ РАИСИ ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КҶҲИСТОНИ БАДАҲШОН, ВИЛОЯТ, ШАҲРИ ДУШАНБЕ, ШАҲР ВА НОҲИЯ

Моддаи 18. Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ҳокимияти иҷроияро дар маҳал амалӣ менамояд, мақомоти намоёндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро дар воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор сарварӣ мекунад (*Қонунҳои конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576; аз 30.05.2017, №1411*).

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд ва ба тасдиқи Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод мекунад.

Агар Маҷлиси вакилони халқи дахлдор раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро тасдиқ накунад, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ӯро тақроран ба Маҷлиси вакилони халқ барои тасдиқ пешниҳод намояд ё шахси дигарро ба ин вазифа таъин намуда, барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқ пешниҳод намояд.

Агар Маҷлиси вакилони халқи дахлдор аз вазифа озод намудани раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро тасдиқ накунад, масъала тақроран барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад.

Агар шахс вакили Маҷлиси вакилони халқи дахлдор набошад, ӯ иҷроку нандаи вазифаи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,

вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия таъин карда мешавад ва баъди вакил интихоб шуданаш бо тартиби муқаррарнамудаи ҳамин модда ба ин вазифа таъин ва барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад.

Моддаи 19. Санадҳои раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар доираи ваколати худ қарор ва амр қабул мекунад.

Санадҳои меъёрии ҳуқуқии раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар шакли қарор қабул карда мешаванд.

Қарорҳои хусусияти фардӣ ва ташкилии амрдиҳӣ дошта, инчунин амрҳои раис санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ намебошанд (*Қонуни конститути-сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*).

Санадҳои меъёрии ҳуқуқии раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия бояд ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баҳисобгирии давлатӣ, санҷиш ва бақайдгирӣ фиристода шаванд.

Тартиби интишори расмӣ ва мавриди амал қарор додани санадҳои раисро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

Иҷрои санадҳои дар доираи ваколати худ қабулкардаи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар ҳудуди маъмурию ҳудудии дахлдор ҳатмӣ мебошад (*Қонунҳои конститутисионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653; аз 30.05.2017, №1411*).

Раис метавонад санадҳои ҳудро тағйир диҳад ва ё бекор кунад.

Санадҳои раис аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси болоӣ, ҳуди раис, Маҷлиси вакилони халқи дахлдор, инчунин аз тарафи суд дар сурати ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат накардани он пурра ё қисман бекор карда мешавад (*Қонунҳои конститути-сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653; аз 30.05.2017, №1411*).

Моддаи 20. Ваколати раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия чунин ваколат дорад:

- иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқро даъват менамояд ва ба он раисӣ мекунад;
- ба қорҳои тайёрии гузаронидани иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ роҳбарӣ мекунад, рӯзномаи иҷлосияро тартиб медиҳад;
- риояи дастури Маҷлиси вакилони халқро таъмин менамояд;
- фаъолияти комиссияҳои доимии Маҷлиси вакилони халқро ҳамоҳанг месозад;

– ба қарорҳо, протоколҳо ва санадҳои дигари Маҷлиси вакилони халқ имзо мегузорад;

– лоиҳаи бучети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро барои қабул ба Маҷлиси вакилони халқ пешниҳод менамояд, пас аз қабул иҷроӣ онро таъмин менамояд, оид ба он ҳисобот медиҳад;

– барои тасдиқи Маҷлиси вакилони халқ барномаҳои тараққиёти иҷтимоӣ ва иқтисодии минтақа ва барномаҳои мақсадноки минтақавиро пешниҳод менамояд ва оид ба иҷроӣ онҳо дар иҷлосия ҳисобот медиҳад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*);

– дар доираи ваколати худ оид ба таҳкими тартиботи ҳуқуқӣ ва пурзӯр намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, таъмини амнияти шаҳрвандон, ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои онҳо чораҳо меандешад, ҳангоми рӯй додани офатҳои табиӣ, эпидемия ва дигар ҳолатҳои фавқулодда тадбирҳои заруриро амалӣ мегардонад;

– мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи саломатии аҳоли, таъмини кӯмаки тиббӣ санитарӣ, беҳбудии санитарияро эпидемиологияро аҳоли тадбирҳо меандешад;

– Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро дар доираи салоҳиятҳои худ дар хорича, дар муносибат бо мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳо ва шаҳрвандон намоёндагӣ мекунад;

– лоиҳаи Нақшаи генералии шаҳр, маркази маъмурии ноҳия ва маҳалҳои аҳолинишин, Нақшаи минтақавии тарҳрезии шаҳр, ноҳия ва Нақшаи умумии сохтмони маркази шаҳр, ноҳия, инчунин нақшаҳои муфассали банақшагирии маҳалро ба баррасии Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*);

– ба баррасии роҳбарони мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия дар бораи фаъолияти сохтори маҳаллии онҳо дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар сурати иҷро накардани талаботи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия пешниҳод манзур менамояд. Агар сохтори маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия камбудихоро баргараф накунад, хулосаи дахлдори худро ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд;

– дар бораи бо мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонидан бо тартиби муқарраркардаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод ирсол менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*);

– мувофиқи сохтори намунавии тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтори дастгоҳи раисро тасдиқ менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*);

– дар доираи шумораи ниҳони хизматчиёни давлатии муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чадвали воҳидҳои кории дастгоҳи раис ва сохторҳои дахлдори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро, ки аз бучети маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд, тасдиқ менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*);

– муовини яқум ва муовинони худро дар доираи лимити шумораи умумии муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо розигии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд;

– роҳбари дастгоҳи раис ва кормандони дастгоҳро тибқи тартиби муқаррар намудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*);

– роҳбарони корхонаҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳо, ки ба моликияти коммуналии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия асос ёфтаанд, ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд;

– хорич карда шуд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.07.2013, №1012*);

– хорич карда шуд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.07.2013, №1012*);

– моликияти коммуналии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро дар доираи ваколати худ идора менамояд;

– дар давоми сол на камтар аз як маротиба ба Маҷлиси вакилони халқ дар бораи иҷрои барномаҳои тараққиёти иҷтимоию иқтисодии худуди дахлдор, барномаҳои мақсадноки минтақавӣ ҳолати хоҷагидорӣ, истифода ва идораи объектҳои моликияти коммуналии дахлдор ҳисобот медиҳад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*);

– ба Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар бораи бекор кардани санадҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, ки ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолиф мебошанд, пешниҳод манзур менамояд (*Қонунҳои конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653; аз 30.05.2017, №1411*);

– иҷрои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят,

шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро таъмин менамояд (*Қонунҳои конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653; аз 30.05.2017, №1411*);

– дар доираи ваколатҳои худ ва талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқан баҳисобгирии воҳидҳои маъмурию худудӣ, маҳалҳои аҳолинишини худуди дахлдор ва бақайдгирии мақомоти худфаъолияти чамъиятиро таъмин менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*);

– тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои оид ба заминро ҳал менамояд;

– назорати истифодаи табиат, сохтмон ва азнавсозии иншоотҳои хифзи табиатро таъмин менамояд;

– ташкилотҳо, муассисаҳо ва корхонаҳои давлатиеро, ки ба моликияти коммуналии дахлдор асос ёфтаанд, бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва барҳам медиҳад;

– тартиби ташкил ва фаъолияти машварати назди Раисро бо риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*);

– дар доираи ваколоти худ барои пешбурди фаъолият, ҳамчунин омода намудани масъалаҳо барои баррасӣ, татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияҳоро таъсис дода, ҳайат ва мӯҳлати фаъолияти онҳоро тасдиқ ва ваколоти онҳоро муайян менамояд;

– қабули шаҳрвандонро ба роҳ мемонад, арзу шикоят ва таклифҳои онҳоро, инчунин мурочиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро мутобиқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*);

– дигар ваколатҳоро, ки ҳамин Қонуни конституционӣ, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардаанд, амалӣ менамояд.

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия оид ба масъалаҳои ваколоти худ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти болоӣ ва Маҷлиси вакилони халқи дахлдор ҳисоботдиҳанда ва масъул мебошад.

Моддаи 20¹. Тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.07.2013, №1012*)

Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, ки аз бучети маҳаллии дахлдор маблағгузорӣ мешаванд, ба истиснои соҳаи маориф, аз тарафи раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия бо розигии хаттии роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда шуда, қарорҳои

қабулшуда барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод карда мешаванд (*Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.12.2020, №1748*).

Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, ки аз бучети ҷумҳуриявӣ маблағгузори карда мешаванд, аз тарафи роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ бо розигии хаттии раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда шуда, қарорҳои қабулшуда барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод карда мешаванд. Муқаррароти мазкур барои ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳарбӣ, инчунин судяҳо, прокурорҳо, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани онҳо тартиби дигарро муайян намудааст, татбиқ намегардад.

Тартиби баррасии масъалаҳои ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд (*Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.07.2013, №1012*).

Моддаи 21. Ваколати дигари Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанбе

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанбе ҳамчунин ваколатҳои зерин дорад (*Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*):

- ба фаъолияти раисони шаҳрҳо ва ноҳияҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе роҳбарӣ менамояд;
- санадҳои раисони шаҳр ва ноҳияи дахлдорро, ки ба Конституцсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мухалиф мебошанд, бекор менамояд (*Қонунҳои конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653; аз 30.05.2017, №1411*);
- татбиқи баъзе ваколатҳои худро ба раисони шаҳрҳо ва ноҳияи дахлдор вогузор менамояд (*Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*).

Моддаи 22. Асосҳои аз вазифа озод намудани раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар ҳолатҳои зерин аз вазифа озод карда мешавад:

- дар асоси аризаи ӯ оид ба истеъфо рафтан;
- эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд дар бораи маҳдуд намудани қобилияти амал ё ғайри қобили амал эътироф шудани ӯ (*Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*);

– эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунандаи суд (*Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*);

– мунтазам иҷро накардани ўҳдадориҳои хизматӣ;

– қатъи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳиб шудан ба шаҳрвандии давлати дигар (*Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*);

– дигар асосҳои муқаррарнамудаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад дар дигар ҳолатҳо низ раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро аз вазифа озод намояд.

Моддаи 23. Дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия

Таъминоти иттилоотию таҳлилий, ташкилию ҳуқуқӣ, молиявӣ ва моддию техникий фаъолияти раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия аз тарафи дастгоҳи раис амалӣ карда мешавад (*Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*).

Дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия аз тарафи раис ташкил ва тағйир дода мешавад.

Низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд (*Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*).

Низомномаи дастгоҳ, сохтор ва чадвали воҳидҳои кории онро раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия мувофиқи низомнома ва сохтори намунавии тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи шумораи ниҳонии хизматчиёни давлатии муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд (*Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*).

Маблағгузори дастгоҳ аз ҳисоби бучети маҳаллӣ сурат мегирад.

БОБИ 4. АСОСҲОИ ИҚТИСОДӢ ВА МОЛИЯВИИ ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 24. Манбаъҳои иқтисодии фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ

Манбаъҳои иқтисодии фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, чангал, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигариҳои табиӣ, ки дар воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор воқеанд, ҳамчунин моликияти коммуналӣ ва дигар шаклҳои моликият низ, ки сарчашмаи даромади мақомоти маҳаллии

ҳокимияти давлатӣ ва қонеъ гардонидани талаботи иҷтимоию иқтисодии аҳолии воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор мебошанд, ташкил медиҳанд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*).

Моддаи 25. Моликияти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия

Ба моликияти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия объектҳои дохил мешаванд, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо дода шудаанд. Ба моликияти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ҳамчунин маблағҳои бучетӣ, объектҳои инфрасохторҳои маҳаллӣ, муассисаҳои маориф, тандурустӣ, таъминоти иҷтимоӣ, илм ва фарҳанг ва объектҳои дигар, ки аз ҳисоби маблағҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, аз ҷумла дар асоси саҳмгузори сохта ва харида шудаанд, ё аз сарчашмаҳои дигар ройгон дода шудаанд, дохил мешаванд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*);

Номгӯи объектҳои моликияти коммуналиро Маҷлиси вакилони халқ тасдиқ менамояд, ба он тағйирот ворид намуда, ҳисоботи роҳбарони корхонаҳоеро, ки ба моликияти коммуналӣ асос ёфтаанд, оид ба истифодаи онҳо мешунавад.

Моддаи 26. Идораи объектҳои моликияти коммуналии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия

Объектҳои моликияти коммуналии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро Маҷлиси вакилони халқ ва раиси дахлдор мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколати худ идора мекунанд. Объектҳои мазкур бо мақсади хизматрасонии самаранок ба аҳоли ва рушди иқтисодию иҷтимоии ҳудуди дахлдор истифода мешаванд.

Тартиби хусусигардонии моликияти коммуналиро санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамоянд.

Тартиби аз моликияти коммуналӣ ба моликияти ҷумҳуриявӣ ва ё аз моликияти ҷумҳуриявӣ ба моликияти коммуналӣ гузаронидани молу мулкро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*).

Аз моликияти коммуналии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ба моликияти коммуналии дахлдорӣ дигар гузаронидан дар асоси қарорҳои мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор амалӣ карда мешавад.

Маҷлиси вакилони халқ, райони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, корхона, муассиса ва ташкилотҳои давлатӣ ҳуқуқ надоранд молу мулке, ки моликияти коммуналӣ мебошанд, ба моликияти шахсони воқеъ ва шахсони

хукукии ғайридавлатӣ ройгон диҳанд, агар тартиби дигарро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян накарда бошад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*).

Моддаи 27. Фаъолияти иқтисодии хориҷии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ

Фаъолияти иқтисодии хориҷии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мутобиқи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, ин мақомот барои вусъат додани фаъолияти иқтисодии хориҷии корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ва иттиҳодияҳои онҳо, ки дар воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор ҷойгиранд, инкишофи иқтидори содиротӣ, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулот, иҷрои қор ва хизматрасонии ба рақобат тобовар мусоидат менамоянд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*).

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар доираи ваколати худ дар ин самт ҳуқуқ доранд:

– бо шарикони хориҷии худ барои хариду фурӯши маҳсулот, иҷрои қор ва хизматрасонӣ мутобиқи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон созишнома банданд;

– ба ташкили корхонаҳои муштарак мусоидат намоянд;

– мутобиқи тартиби муқарраркардаи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон савдои наздисарҳадӣ ташкил намоянд;

– дигар намудҳои фаъолиятро мувофиқи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти иқтисодии хориҷӣ амалӣ намоянд.

Моддаи 28. Муносибати мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба объектҳои моликияти ҷумҳуриявӣ

Маҷлиси вакилони халқ ва раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар ҳудуди воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор ба ҷойгиркунии мақсадноки объектҳои истеҳсоли ва иҷтимоӣ, таъсиси инфрасохторҳои дахлдор, истифодаи самараноки захираҳои табиӣ ва меҳнатӣ, ҳифзи муҳити зист ва соҳаҳои дигар, ки моликияти ҷумҳуриявӣ мебошанд, тибқи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон назорат мекунад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*).

Моддаи 29. Моликияти муштаракӣ мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тибқи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд дорои моликияти муштарак бошанд ва дар идоракунии он иштирок намоянд.

Моддаи 30. Манбаъҳои молиявии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия

Манбаъҳои молиявии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия аз инҳо иборатанд:

- маблағҳои бучети маҳаллӣ;
- маблағҳои ғайриандоз ва фондҳои мақсадноки давлатӣ;
- даромад аз бучети болоӣ дар шакли кӯмаки молиявии беподош (дотатсия);
- мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз бучети болоӣ;
- қарзи бучетӣ аз бучети болоӣ;
- маблағҳои хайрия;
- қоғазҳои қиматнок, бурднок ва музоядаҳои маҳаллӣ;
- даромад аз чорабиниҳои оммавӣ ва варзишӣ ва фарҳангӣ;
- дигар манбаъҳои, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардаанд.

Манбаъҳои молиявии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро дар асоси шартномавӣ бо манбаъҳои молиявии дигар вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои маблағчудокунӣ ба барномаҳои муштарақ, аз ҷумла барои иҷрои барномаҳои тараққиёти байниҳудудӣ муттаҳид кардан мумкин аст.

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии наздисарҳадӣ метавонанд бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии минтақаҳои наздисарҳадии давлатҳои ҳаммарз тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани барномаҳои муштарақ, аз ҷумла барномаҳои тараққиёти байнисарҳадӣ манбаъҳои молиявиашонро муттаҳид гардонанд.

Моддаи 31. Даромадҳои бучети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия

Қисми даромади бучети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия аз ҳисоби даромадҳои андоз ва ғайриандоз, инчунин аз воридоти маблағ аз ҳисоби андозу пардохтҳои танзимкунанда иборат мебошад.

Ба даромадҳо аз андоз дохил мешаванд:

– андозҳои маҳаллӣ, ки номгуӣ онҳоро санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудаанд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576*);

– даромад аз андозу пардохтҳои танзимкунанда мувофиқи тартибе, ки қонун дар бораи Бучети давлатӣ барои соли навбатии молиявӣ муқаррар кардааст;

– боҷи давлатӣ, ба истиснои боҷи давлатие, ки мувофиқи қонун дар бораи Бучети давлатӣ барои соли навбатии молиявӣ ба бучети ҷумҳуриявӣ ворид карда мешавад;

– дигар манбаъҳои, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардаанд.

Ба даромадҳои ғайриандоз дохил мешаванд:

– даромад аз бучети ҷумхуриявӣ дар шакли кӯмаки молиявӣ беподош (дотатсия), мусоидати молиявӣ (субвенсия), қарзи бучетӣ ё дар шакли дигар;

– даромад аз хизмати пулакие, ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ташкилотҳои идории бучетӣ мерасонанд;

– воридоти маблағ аз ҳисоби татбиқи чораҳои маҷбуркунӣ барои вайронкунии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи молияи давлатӣ, аз ҷумла ҷарима, пушаймона (пеня), ҷабронпулӣ ва ғайра;

– хайрияҳои ихтиёрии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ;

– даромад аз гузаронидани ҳашарҳо;

– даромад аз қоғазҳои қиматнок, бурднок ва музоядаҳои маҳаллӣ;

– даромад аз молу мулк, ки моликияти коммуналии ноҳия ва шаҳр мебошад ё дар идораи хоҷагии онҳо қарор дорад (*Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*).

Маҷлиси вакилони халқи шаҳр ва ноҳия ҳуқуқ дорад ба гурӯҳҳои алоҳидаи андозсупорандагон барои супоридани андоз, боч ва пардохтҳои маҳаллие, ки ба бучети маҳаллии дахлдор ворид мегарданд, тибқи санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳо муқаррар намояд.

Моддаи 32. Харочоти бучети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия

Аз ҳисоби бучети маҳаллӣ танҳо харочоти зерин маблағгузорӣ мешавад (*Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411*)

– таъмини фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;

– ташаккули моликияти коммуналии воҳиди маъмурию худи дӣ дахл-дор ва идоракунии он;

– таъсис, таъмини фаъолият ва инкишофи муассисаҳои маориф, танду рус тӣ, фарҳанг, варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ, воситаҳои ахбори омма ва нашрияҳо, дигар муассисаҳои, ки ба моликияти коммуналӣ мансубанд

ё дар ихтиёри мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебошанд;

– инкишофи хоҷагии манзилию коммуналӣ;

– сохтмони роҳ ва нигоҳдории роҳҳои, ки аҳамияти маҳаллӣ доранд;

– ободонӣ ва кабудизоркунӣ дар маҳал;

– ташкили истифода ва коркарди партовҳои рӯзгор;

– таъмини хизматрасонии нақлиётӣ ба аҳоли ва муассисаҳои, ки ба моликияти коммуналӣ мансубанд ё дар ихтиёри мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебошанд;

– ҳифзи муҳити зист дар маҳал;

– амалигардонии барномаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии минтақа (*Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*);

– хизматрасонии қарзии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва пардохти онҳо;

– кӯмаки молиявӣ беподош ба аҳоли;

– барои иҷро намудани вазифаҳои дигар, аз ҷумла вазифаҳои умуми-давлатие, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*);

– гузаронидани интиҳоботи мақомоти намоёндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ.

Маблағгузории фаъолияти дигари мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва хароҷоти дигар, ки ба масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта мансубанд, аз ҷониби мақомоти маҳаллии намоёндагии ҳокимияти давлатӣ мутобиқи гурӯҳбандии бучетии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро карда мешаванд.

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар давраи байни иҷлосияҳо ба захираҳои озоди молиявии бучет, ки нисбати бучети тасдиқшуда ба андозаи на зиёда аз даҳ фоизро ташкил медиҳад, ихтиёрдорӣ намуда, қарорҳои худро ба Маҷлиси вакилони халқ барои тасдиқ пешниҳод мекунад. Агар захираҳои озоди молиявии бучет зиёда аз даҳ фоизи бучети тасдиқшударо ташкил диҳанд, дар он сурат ба Маҷлиси вакилони халқ лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба бучети маҳаллиро пешниҳод менамояд.

Хароҷоти якҷояи бучети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ва бучети ҷумҳуриявӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои соли навбатии молиявӣ амалӣ карда мешавад.

Моддаи 33. Фонди захиравии раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия

Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия метавонад дар доираи бучети тасдиқкардашуда фонди захиравии раисро дар ҳаҷми 0,5 фоиз аз ҳаҷми даромади умумии бучети дахлдори маҳаллӣ таъсис диҳад ва ба таркиби хароҷоти он дохил намояд.

Раис ба фонди захиравӣ ихтиёрдорӣ намуда, дар бораи хароҷоти он ба Маҷлиси вакилони халқ ҳисобот медиҳад.

Истифодаи маблағҳои фонди захиравии раис тибқи тартиби муқаррар намудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

Моддаи 34. Ҳуқуқҳои бучетии Маҷлиси вакилони халқ ва раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия

Бучети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар шакли қарори Маҷлиси вакилони халқи дахлдор таҳия ва дар иҷлосияи он қабул карда мешавад.

Таҳияи лоиҳаи буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия мутаносибан аз тарафи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ташкил карда мешавад (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653*).

Лоиҳаи буҷет аз рӯи манбаҳои даромад ва самтҳои хароҷот мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.

Буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия имкон дорад бо барзиёди (профитсид) таҳия ва тасдиқ карда шавад.

Маблағгузори мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳаҷме, ки буҷетҳои маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ муқаррар намудаанд, сурат мегирад.

Хароҷотро барои нигоҳдории мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ Маҷлиси вакилони халқи дахлдор муқаррар менамояд.

Маҷлиси вакилони халқ ва раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар доираи ваколати худ ҳангоми иҷрои буҷет барои таъмини тавозуни он масъул мебошанд.

БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 35. Шикоят намудан ба суд оид ба санадҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ

Мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонанд тибқи тартиби муқаррар наму даи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд оид ба санадҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ шикоят намоянд (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*)

Моддаи 36. Баррасии эътирози прокурор оид ба санадҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ

Санадҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, ки аз рӯи онҳо прокурор эътироз баён кардааст, дар иҷтимоӣ он баррасӣ карда мешаванд. Дар сурати қонён нагардидани эътирози прокурор аз тарафи Маҷлиси вакилони халқ прокурор метавонад ба мақомоти намояндагии болоӣ ё суд муроҷиат намоянд.

Санадҳои раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, ки аз рӯи онҳо прокурор эътироз баён кардааст, аз ҷониби раиси дахлдор баррасӣ карда мешаванд. Дар сурати қонён нагардидани эътироз прокурор метавонад ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии болоӣ, ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ё Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ё суд муроҷиат намоянд.

Моддаи 37. Мӯҳлати баррасии пешниҳоди Маҷлиси вакилони халқ ва раис нисбат ба роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия

Пешниҳоди Маҷлиси вакилони халқ ва раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия нисбат ба роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия оид ба иҷро накардани талаботи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар мӯҳлати як моҳ баррасӣ мегардад.

Агар мақомоти болоӣ ё марказии ҳокимияти иҷроия дар мӯҳлати як моҳ пешниҳоди мазкурро баррасӣ накунад, Маҷлиси вакилони халқ ё раис метавонанд ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намоянд.

Моддаи 37¹. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни конституционии мазкур (*Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641*);

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни конституционии мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 38. Аз эътибор соқит донишани санадҳои қонунгузорӣ

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи худидораи маҳаллӣ ва хоҷагии маҳаллӣ» аз 23 феввали соли 1991 (Ведомостҳои Совети Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1991, №8, мод. 144; №15, мод. 254; соли 1992, №5, мод. 71; №10, мод. 152; соли 1993, №17, 18, мод. 373), Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо» аз 1 декабри соли 1994 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1994, №23, 24, мод. 448; соли 1998, №10, мод. 113) аз эътибор соқит доништа шаванд.

Моддаи 39. Тартиби мавриди амал қарор додани қонуни конституционии мазкур

Қонуни конституционии мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

ш. Душанбе
17 майи соли 2004, №28

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ»

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2007, №3, мод. 166, №6, мод. 429; с. 2010, №3, мод. 158; с. 2011, №6, мод. 452; с. 2012, №8, мод. 834, №12, қ. 1, мод. 1008; с. 2013, №7, мод. 542, №12, мод. 905; с. 2014, №7, қ. 2, мод. 425; с. 2015, №12, қ. 1, мод. 1106; с. 2016, №3, мод. 156; с. 2017, №1-2, мод. 28, мод. 29, №5, қ. 1, мод. 290; с. 2018, №7-8, мод. 526; с. 2019, №4-5, мод. 225)

(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8.06.2007, №273; аз 11.03.2010 №603; аз 28.06.2011, №741; аз 01.08.2012, №900; аз 28.12.2012, №914; аз 22.07.2013, №1016; аз 28.12.2013, №1061; аз 26.07.2014, №1128, аз 25.12.2015, №1260, аз 15.03.2016, №1303, аз 24.02.2017, №1405; аз 24.02.2017, №1406; аз 30.05.2017, №1433; аз 03.08.2018, №1543; аз 04.04.2019, №1597; аз 02.01.2020, №1672)

Қонуни мазкур асосҳои ташкилию ҳуқуқии хизмати давлатӣ, вазъи ҳуқуқӣ ва кафолатҳои иҷтимоии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ

- Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
- дастгоҳи давлатӣ – низоми мақомоти давлатӣ, ки фаъолияти он барои амалӣ намудани вазифа, функция ва сиёсати давлат равона шудааст;
 - мақоми давлатӣ – ҷузъи таркибии дастгоҳи давлатӣ, ки тибқи салоҳият ва сохтори муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ваколати давлатию ҳокимиятиро дар шакли ташкилию ҳуқуқии ба худ хос амалӣ менамояд;
 - мансаби давлатӣ – воҳиди сохтори мақоми давлатӣ, ки дар доираи салоҳияти муқарраркардаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ, таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва салоҳияти мақомоти давлатӣ таъсис дода шудааст (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405);
 - мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ – мансабҳои, ки Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ муқаррар намудаанд;
 - мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ (мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ) – мансабҳои, ки бо тартиби қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори

давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ муқаррар карда шудаанд;

– хизмати давлатӣ – фаъолияти касбии хизматчиёни давлатӣ, ки ба рои таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ муқаррар карда шудааст (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128*);

– хизматчиҳои давлатӣ – шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мансаби давлатии хизмати давлатии музднокро дар асоси касбӣ бо мақсади таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ ишғол намудааст;

– хизматчиҳои давлатии сиёсӣ – хизматчиҳои давлатӣ, ки фаъолияти ӯ ба сиёсати умуми давлатӣ вобаста аст ва ба рои дар амал татбиқ намудани сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъул мебошад;

– хизматчиҳои давлатии маъмурий – хизматчиҳои давлатӣ, ки ӯҳдадориҳои мансабии ӯ ба таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ равона карда шудааст;

– шахси мансабдори давлатӣ – шахси таъин ё интихобшуда, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати махсус вазифаи намоёндаи ҳокимияти давлатиро амалӣ менамояд, яъне бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ваколатҳои амрдиҳӣ нисбати шахсоне мебошад, ки дар тобеияти хизмати ӯ қарор надоранд, инчунин шахсе, ки вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ, маъмурию хоҷагидориро дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ҳамчунин дар субъектҳои хоҷагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, ба таври музднок ё бемузд иҷро менамояд ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1406*);

– феҳристи мансабҳои давлатӣ – номгӯи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар басти қории мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ ба рои ба амал баровардани ҳокимияти давлатӣ, таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва салоҳияти мақомоти давлатӣ пешбинӣ гардидааст;

– феҳристи хизматчиёни давлатӣ – маҳзани ягонаи маълумот ва иттилоот оид ба теъдоди умумӣ ва ҳайати сифатии хизматчиёни давлатии дастгоҳи давлатӣ, ки дар асоси шарҳи ҳол ва фаъолияти касбии хизматчиёни давлатии алоҳида тартиб дода шуда, тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти дорои сирри давлатӣ мансубанд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128*);

– талаботи таҳассусӣ – талаботе, ки бо мақсади муайян кардани тайёрии касбӣ ва мувофиқат ба мансаби мушаххаси давлатии хизмати

давлатӣ ба шахрвандон хангоми қабул шудан ба хизмати давлатӣ ва хизматчиёни давлатӣ барои ишғоли мансаби баландтари давлатии хизмати давлатӣ пешниҳод карда мешавад;

– категорияи мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ – мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ, ки вобаста ба ҳаҷм, хусусият ва доираи ўҳдадорихои мансабии хизматчиӣ давлатии маъмурӣ тасниф мешаванд;

– ўҳдадорихои мансабӣ – ўҳдадорихои пешбиниамудани мансаби муайяни давлатӣ, ки ҷавобгӯи мақсад ва вазифаҳои мақомоти давлатӣ буда, хизматчиӣ давлатӣ дар доираи меъёрҳои муқарраркардаи қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ иҷро мекунад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1.03.2010, №603*);

– одоби хизматчиӣ давлатӣ – маҷмӯи меъёрҳо, принципҳо ва қоидаҳои рафтори хизматӣ ва ғайрихизмати хизматчиӣ давлатӣ, ки хислатҳои ахлоқии фаъолияти касбӣ ва рафтори ўро дар қор ва ҷомеа таҷассум намуда, арзишҳои эътирофшудаи ахлоқи инсонӣ, талаботи маънавии ҷомеаро нисбат ба хизматчиӣ давлатӣ дар бар мегирад (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128; аз 3.08.2018, №1543*);

– хорич карда шуд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018, №1543*);

– хорич карда шуд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018, №1543*);

– хорич карда шуд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018, №1543*);

– озмун-тартиби интихоби номзадҳо барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ бо роҳи муайян намудани дараҷаи мутобиқати онҳо ба талаботи тахассусии мансаби ишғолшаванда (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– аттестатсия – тартиби муайян намудани мувофиқати хизматчиӣ давлатии маъмурӣ ба мансаби ишғолнамуда бо роҳи баҳодихӣ ба иҷрои ўҳдадорихои мансабӣ, сатҳи дониш, малака ва тайёрии касбӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– баҳодихии фаъолияти хизматчиӣ давлатӣ – тартиби муайян кардани натиҷаҳои фаъолияти хизматчиӣ давлатӣ бо роҳи гузаронидани сўҳбат дар бораи нишондиҳандаҳои иҷрои ўҳдадорихои мансабӣ, дараҷаи комёб шудан ба натиҷаҳои пешбинишудае, ки ба мақсаду вазифаҳои мақоми давлатӣ ва воҳиди сохтори он мувофиқат мекунад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– дастурамали мансабӣ – санаде, ки номгӯи мансаби давлатӣ, талаботи тахассусии мушаххас нисбат ба ишғолкунандагони мансаби мазкур, ўҳдадорихои мансабӣ, ҳуқуқ ва масъулияти хизматчиӣ давлатиро пешбинӣ мекунад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*).

Моддаи 2. Ҳуқуқ ба хизмати давлатӣ

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, қатъи назар аз миллат, нажод, чинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ ва молумулқӣ ба хизмати давлатӣ ҳуқуқи баробар доранд.

Моддаи 3. Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ

Самтҳои асосии сиёсати давлатиро дар соҳаи хизмати давлатӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Моддаи 4. Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи хизмати давлатӣ

Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи хизмати давлатӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405*).

Моддаи 5. Низоми хизмати давлатӣ

1. Ба низоми хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд:

- хизмати давлатии шаҳрвандӣ;
- хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ;
- хизмати давлатии ҳарбӣ.

2. Хизмати давлатии шаҳрвандӣ ҳамчун фаъолияти касбии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ тибқи Қонуни мазкур ба амал бароварда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128*).

Намудҳои алоҳидаи хизмати давлатии шаҳрвандӣ мувофиқи қонунгузори дахлдори соҳавӣ, бо назардошти принципҳои асосӣ ва муқаррароти умумии Қонуни мазкур ба танзим дароварда мешаванд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*).

3. Хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фаъолияти касбии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мансабҳои давлатии хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ буда, ба таъмини қонуният, амният, тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқ, озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин мубориза бар зидди ҷинояткорӣ нигаронида мешавад.

4. Хизмати давлатии ҳарбӣ фаъолияти касбии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мансабҳои давлатии хизмати давлатии мақомот ва ҷузъи томи ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар Қӯшунҳо ва сохторҳои ҳарбӣ буда, ба таъмини мудофия ва амнияти давлат нигаронида мешавад.

5. Хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизмати давлатии ҳарбӣ мувофиқи қонунгузории дахлдори соҳавӣ, бо назардошти принципҳо ва муқаррароти умумии Қонуни мазкур ба танзим дароварда мешаванд.

6. Хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизмати давлатии ҳарбӣ ва намудҳои алоҳидаи хизмати давлатии шаҳравандӣ дар қисме, ки бо қонунгузории соҳавӣ ба танзим дароварда нашудааст, бо Қонуни мазкур ва санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки тибқи қонуни мазкур қабул карда шудаанд, ба танзим дароварда мешаванд.

Моддаи 6. Доираи амали Қонуни мазкур

1. Амали Қонуни мазкур нисбат ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва хизматчиёни давлатии маъмурӣ, ки мансабҳои давлатии хизмати давлатиро дар мақомоти зерини давлатӣ ишғол менамоянд, татбиқ мегардад:

- Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Дастгоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои он (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.07.2013, №1016*);
- Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дастгоҳи он (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2013, №1061*);
- Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.03.2016, №1303*);
- дастгоҳҳои судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- вазоратҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои онҳо;
- кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои онҳо;
- мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои ҳарбӣ (барои хизматчиёни давлатии шаҳравандӣ) (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);
- дастгоҳи Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- идораҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои онҳо;
- мақомоти дигари марказии ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои онҳо;
- намояндагиҳои доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои байнал милалӣ, байнидавлатӣ (байниҳукуматӣ);
- мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2. Ба хизматчиёни давлатии маъмурӣ инчунин шахсони мансабдори мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, баробар карда мешаванд,

ки номгӯи мансабҳои онҳоро Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

3. Амали Қонуни мазкур нисбат ба шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва кормандони ташкилоту муассисаҳои зерини давлатӣ татбиқ намегардад:

- Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- раис, муовинони раис, судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе;
- кормандони корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои давлатӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);
- хизматчиёни гражданин (ҳайати техникӣ ва хизматрасони) мақомоти давлатӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018, №1543*);
- кормандони дигар сохторҳои давлатие, ки дар қисми якуми ҳамин моддаи Қонуни мазкур номбар нашудаанд.

Моддаи 7. Принципҳои асосии хизмати давлатӣ

1. Хизмати давлатӣ ба принципҳои зерин асос меёбад:
- волоияти Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - афзалияти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
 - ягонагии низоми хизмати давлатӣ, новобаста аз таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ;
 - садоқат ба Ватан ва ба халқи Тоҷикистон;
 - инсондӯстӣ ва адолати иҷтимоӣ;
 - хусусияти дунявӣ доштани хизмати давлатӣ;
 - ғайриҳизбӣ будани хизматчиёни давлатии мақомоти дахлдори давлатӣ, ки тибқи Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидаанд;
 - шаффофият дар хизмати давлатӣ, ба ҷуз фаъолияте, ки сирри давлатӣ ва дигар сирри бо қонун ҳифзшазандаро ташкил медиҳад;
 - касбият ва салоҳиятнокии хизматчиини давлатӣ;
 - ихтиёрӣ ва дастрас будани хизмати давлатӣ;
 - ҳисоботдиҳанда будани хизматчиини давлатӣ;
 - устувории ҳайати шахсии мақоми давлатӣ;
 - баландравии мансабии хизматчиини давлатӣ дар асоси қобилият, истеъдод, тайёрии касбӣ ва талаботи таҳассусӣ;
 - баҳодихӣ ба фаъолияти хизматчиини давлатӣ дар асоси дастовардҳои хизмати.

2. Хизмати давлатӣ инчунин ба дигар принципҳо, ки ба қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолифат надоранд, асос ёфта метавонад.

Моддаи 7¹. Одобии хизматчию давлатӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128*)

1. Одобии хизматчию давлатӣ бо Кодекси одобии хизматчию давлатию Ҷумҳурии Тоҷикистон, кодексҳои соҳавии одобии хизматчию давлатӣ, Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешавад.

2. Кодекси одобии хизматчию давлатию Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодексҳои соҳавии одобии хизматчию давлатӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603; аз 26.07.2014, №1128*).

Моддаи 8. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ

1. Барои татбиқи сиёсати ягонаи хизмати давлатӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ таъсис дода мешавад, ки ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад.

2. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ:

– иҷроии Қонуни мазкурро дар доираи салоҳияти худ таъмин менамояд;

– санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатиро таҳия намуда, бо тартиби муқарраргардида ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд;

– ба ҷаъолияти мақомоти давлатӣ оид ба риояи қонунгузорӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ назорат мекунад ва оид ба бекор кардани қарорҳои мақомоти давлатӣ, ки хилофи қонунгузорию ҷумҳурӣ қабул гардидаанд, пешниҳод ирсол менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– дар доираи салоҳияти худ санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатиро қабул менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– дар доираи ваколатҳои худ бо тартиби пешбининамудаи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриро доир ба риоя накардани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ баррасӣ менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1433*);

– роҳбарии методии ҳадамоти кадрӣ мақомоти давлатиро амалӣ намуда, Низомномаи намунавӣ ҳадамоти кадрӣ мақомоти давлатию Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия ва барои тасдиқ ба Президенти Ҷумҳурии

Тоҷикистон пешниҳод менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– якҷоя бо мақомоти омили давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли хисоботи омили соҳаи хизмати давлатиро муқаррар ва дастурамали тартиб додани онҳоро тасдиқ менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– маълумоти омили давлатиро оид ба соҳаи хизмати давлатӣ ҷамъ, коркард ва нашр менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– тартиби анҷом додани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ, баҳодиҳии фаъолият, аттестатсия ва ҷойивазкунии (ротатсия) хизматчиёни давлатиро назорат ва роҳбарии методии онро амалӣ менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– фармоиши давлатии тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатиро таҳия намуда, фаъолияти мақомоти давлатиро дар ин самт ҳамоҳанг менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия ва барои тасдиқ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд;

– Феҳристи хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро пеш мебарад;

– хорич карда шуд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– мониторинги ҳолати кадрҳои хизмати давлатӣ ва захираи кадрҳоро мегузаронад ва эҳтиёҷоти мақомоти давлатиро оид ба кадрҳо пешбинӣ менамояд;

– ҳуқуқу манфиатҳои хизматчиёни давлатиро ҳифз менамояд;

– талаботи таҳассусиро нисбат ба категорияҳои хизматчиёни давлатии маъмури таҳия ва тасдиқ мекунад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– маҳзани маълумоти захираи кадрҳои хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тартиб медиҳад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– дар таҳия ва татбиқи амалии барномаҳои давлатӣ оид ба такмил додан ва баланд бардоштани нақши хизмати давлатӣ иштирок менамояд;

– оид ба такмили низоми пардохти музди меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии хизматчиёни давлатӣ тақлифҳо пешниҳод менамояд;

– дар таҳияи лоиҳаҳои шартномаҳои байналмилалӣ оид ба масъалаҳои хизмати давлатӣ иштирок менамояд;

– барои бекор кардани санадҳои мақомоти давлатӣ, ки талаботи санадҳои меърии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатиро вайрон мекунанд,

ба суд мурочиат менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– якчоя бо мақомоти тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи бемориҳоеро, ки барои иҷрои ӯҳдадорихои мансабии хизматчиӣ давлатӣ монеа мегарданд, таҳия ва тасдиқ менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– салоҳияти дигареро, ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд, амалӣ менамояд.

3. Низомнома ва сохтори мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

4. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии оид ба хизмати давлатӣ қабулнамудаи худро шарҳ медиҳад, дар хусуси тартиби татбиқи хизмати давлатӣ тавсия ва дастурҳои методӣ таҳия ва пешниҳод карда, ахбор нашр менамояд.

5. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии Ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ вазифадоранд вобаста ба масъалаҳои соҳаи хизмати давлатӣ бо дархости хаттии мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ иттилооти заруриро пешниҳод намоянд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*).

БОБИ 2. ТАШКИЛ ВА АДОИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 9. Хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҷой ва нақши мақоми давлатӣ дар низомии мақомоти давлатӣ, амалӣ намудани вазифа ва функцияҳои давлат, татбиқи салоҳияти мақомоти давлатӣ, хусусияти ваколати мансабҳои мушаххас ва аҳамияти онҳо дар амалӣ намудани сиёсати давлатӣ ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва маъмурӣ тақсим мешаванд.

2. Таснифи хизматчиёни давлатӣ ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва маъмурӣ дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мегардад, ки он аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Моддаи 10. Феҳристи мансабҳои давлатӣ ва категорияҳои мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ

1. Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ ташкил медиҳанд.

2. Барои хизматчиёни давлатии сиёсӣ категорияи мансабҳои давлатӣ муқаррар карда намешавад.

3. Барои хизматчиёни давлатии маъмурӣ категорияи мансабҳои давлатии зерин муқаррар карда мешавад:

- категорияи олий;
- категорияи якум;
- категорияи дуюм;
- категорияи сеюм;
- категорияи чорум;
- категорияи панҷум;
- категорияи шашум;
- категорияи ҳафтум.

4. Таснифи мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ ба категорияҳо дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*).

Моддаи 11. Талаботи таҳассусӣ нисбати довталабони мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ

1. Бо мақсади таъмини салоҳияти мақомоти давлатӣ, баланд бардоштани сатҳи касбии хизматчиёни давлатӣ ва мувофиқати хизматчиёни давлатии маъмурӣ ба мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ талаботи таҳассусӣ муқаррар карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*).

2. Талаботи таҳассусӣ меёри асосии хоста гирифтани, ҷобачогузори кадрҳои хизмати давлатӣ ва омили муайянкунандаи фаъолияти хизматчиёни давлатӣ дар мақомоти давлатӣ ба ҳисоб меравад.

3. Ба талаботи таҳассусӣ, ки ба шахсони довталабаи мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ пешниҳод мегарданд, дохил мешаванд:

– таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбӣ бо назардошти ихтисос ва категорияи мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ;

– собиқаи умумӣ ва таҷрибаи кор аз рӯи ихтисос;

– адои хизмати ҳарбӣ барои ишғоли мансабҳое, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128*);

– собиқаи хизмати давлатӣ;

– донишҷӯи забони давлатӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.06.2011, №741*);

– донишҷӯи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои ӯҳдадорихои мансабии хизматчиёни давлатиро ба танзим мебароранд (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2012, №914; аз 24.02.2017, №1405*).

4. Сатҳи талаботи таҳассусӣ барои хизматчиёни давлатии маъмурӣ аз тарафи мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ муайян карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*).

5. Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд нисбат ба мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ талаботи дигари тахассусӣ муқаррар намоянд.

Моддаи 12. Хизматчиёни граждани (хайати техникӣ ва хизматрасони) мақомоти давлатӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018, №1543*)

1. Хизматчиёни граждани (хайати техникӣ ва хизматрасони) мақомоти давлатӣ шахсоне мебошанд, ки ба хизматрасонии техникӣ, хоҷагӣ, молиявӣ, дигар таъминоти фаъолияти мақомоти давлатӣ ва хизматчиёни давлатӣ машғуланд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018, №1543*).

2. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои мансабии онҳо мувофиқи шартномаи (қарор доди) меҳнати мушаххас муайян карда мешаванд.

3. Номгӯи чунин мансаб ва касбҳо бо пешниҳоди мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Моддаи 13. Қабул шудан ба хизмати давлатӣ

1. Ба мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ қабул шудани шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Конститутсия, Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128*).

2. Ба мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 18 расидаанд, ба талаботи тахассусии муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат мекунанд, метавонанд қабул шаванд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128*).

3. Ҳангоми ба мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ қабул шудан шахрвандон ба ғайр аз ҳуччатҳои пешбиниамудаи моддаи 26 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ҳуччатҳои зеринро пешниҳод менамоянд (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128; аз 3.08.2018, №1543*):

– аризаи шахсӣ;

– эълومия дар бораи даромадҳо ва вазъи молумулкии худ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018, №1543*);

– маълумоти тиббӣ дар бораи вазъи саломатӣ;

– ҳуччатҳои дигаре, ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба хусусияти мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ пешбинӣ намудаанд.

4. Шахрванд ба хизмати давлатӣ бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур қабул карда шуда, бо ӯ шартномаи (қарордоди) меҳнати

баста мешавад, ки намунаи онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128*).

5. Шаҳрванде, ки ба хизмати давлатӣ қабул шудааст, бояд дар мӯҳлати на дертар аз понздаҳ рӯз баъди ба хизмати давлатӣ дохил шудан хиссаи дар сармояи оинномавии (шариконаи) ташкилотҳои тичоратӣ дошта ашро ба шахси дигар бо ҳуқуқи идораи ба боварӣ асосёфта диҳад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260*).

6. Муқаррар намудани ҳама гуна таъбиз, қатъи назар аз миллат, наҷод, чинс, забон, эътиқоди динӣ, вазъи иҷтимоӣ, мансабӣ ва молумулқии шаҳрванд, ҳангоми дохил шудан ба хизмати давлатӣ манъ аст (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2.01.2020, №1672*).

Моддаи 14. Парвандаи шахсии хизматчиӣ давлатӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405*)

1. Парвандаи шахсии хизматчиёни давлатӣ аз тарафи хадамоти кадрӣ мақоми дахлдори давлатӣ тартиб дода шуда, рафти адои хизмати давлатӣ дар он қайд карда мешавад (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2012, №914; аз 24.02.2017, №1405*).

2. Тартиби пешбурди парвандаи шахсии хизматчиёни давлатӣ ва номгӯйи ҳуҷжатҳои ба он дӯхташавандаро мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ муайян менамояд (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260; аз 24.02.2017, №1405*).

Моддаи 15. Савганди хизматчиӣ давлатӣ

1. Шаҳрванде, ки бори аввал ба мансаби маъмурии хизмати давлатӣ қабул мешавад, дар ҳузури кормандони мақомоти давлатӣ ботантана савганд ёд менамояд, ки матни он чунин аст:

«Ман (насаб, ном ва номи падар), шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хизмати давлатӣ қабул шуда, ботантана ва бо ҳисси масъулияти ба -ланди ватандӯстӣ савганд ёд мекунам (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128*):

– адои хизмати давлатиро дар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифодаи боварии махсус аз тарафи ҷомеа ва давлат дарк намуда,

– Конститутутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда,

– дар фаъолияти худ принципҳои қонуният, адолат, беғаразӣ ва ростқавлиро ба роҳбарӣ гирифта,

– тибқи талаботи Кодекси одоби хизматчиӣ давлатӣ бовичдонона ва ба дараҷаи баланди касбӣ хизмат намуда,

– ҳуқуқу озодихои инсон ва шаҳрвандро эътироф ва эҳтиром намуда, афзалияти манфиатҳои давлат ва ҷомеаро вазифаи асосии худ ҳисоб мекунам.

Барои вайрон намудани савганди ёдкардаам худро дар назди ҷомеа ва давлат масъул меҳисобам».

2. Ҳангоми савгандёдкунии хизматчиҳои давлатӣ Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта мешаванд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1433*).

3. Хизматчиҳои давлатӣ рост истода, дасти рostaшро ба болои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта, савганд ёд мекунад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1433*).

4. Шахси савгандёдкарда матни савгандро бо имзои шахсии худ тасдиқ ва санаи қабули онро сабт менамояд. Матни савганд дар парвандаи шахсии хизматчиҳои давлатӣ нигоҳ дошта мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405*).

5. Матни савганди хизматчиёни давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни давлатии ҳарбӣ тибқи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ муқаррар карда мешавад.

Моддаи 16. Ҳолатҳое, ки ба хизмати давлатӣ қабул намудани шахрванд ва дар хизмати давлатӣ будани хизматчиҳои давлатиро истисно мекунад

Шахрванд дар ҳолатҳои зерин наметавонад ба хизмати давлатӣ қабул гардад ва ҳамчун хизматчиҳои давлатӣ дар хизмати давлатӣ бошад:

– саркашӣ қардан аз адои ба расмият даровардани иҷозат ба маълумоте, ки сирри давлатӣ ва дигар сирри бо қонун ҳифзшавандаро дар бар мегирад, агар иҷрои ўҳдадорихоӣ мансабӣ ба истифодаи ин маълумот вобастагӣ дошта бошад;

– агар шахрвандии давлати дигарро дошта бошад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405*);

– аз шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон баромада, шахрвандии давлати дигарро гирифта бошад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405*);

– нафақагири Ҷумҳурии Тоҷикистон ё давлати хориҷӣ бошад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405*);

– мавҷудияти беморӣ, ки барои иҷрои ўҳдадорихоӣ мансабии хизмати давлатӣ монеа мегардад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– саркашӣ қардан аз пешниҳоди маълумоте, ки дар моддаи 31 Қонуни мазкур пешбинӣ шудааст;

– доштани доғи судӣ барои ҷиноятҳои аз беэҳтиётӣ содиркарда (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019, №1597*);

– агар барои содир қардани ҷиноятҳои қасдона маҳкум шуда бошад ё дар асоси моддаи 32 Кодекси муҳофизатии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шуда бошад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019, №1597*);

– ҳолатҳои дигаре, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд.

Моддаи 17. Санҷиши маълумоте, ки аз тарафи шахрванд пешниҳод карда мешавад

1. Маълумоти пешниҳоднамудаи шахрванд ҳангоми ҳалли масъалаи ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин шудани ӯ мавриди санҷиш қарор дода мешавад.

2. Агар санҷиш ҳолатҳои барои ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин шудани шахрванд монешавандаро ошкор намояд, ба ӯ дар бораи радкунии таъин ба мансаби давлатӣ ва сабабҳои он хаттӣ хабар дода мешавад.

3. Тартиби санҷиши маълумоти аз тарафи шахрванд пешниҳодшавандаро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Моддаи 17¹. Санҷиши махсус дар хизмати давлатӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128)

Санҷиши махсус дар хизмати давлатӣ дар асоси дархости хаттии роҳбари мақоми давлатӣ аз ҷониби мақоми дахлдори давлатӣ гузаронида мешавад, агар баръало ошкор карда шавад, ки шахси дар мансаби давлатии хизмати давлатӣ буда ё довталаби мансаби давлатии хизмати давлатӣ дар эълонияҳо дар бораи даромад ва вазъи молумулқиаш, ки тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидаанд, иттилооти бардурӯғ дода бошад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128).

Моддаи 18. Озмун барои ишғоли мансаби холии маъмурии хизмати давлатӣ

1. Ишғол намудани мансаби холии маъмурии хизмати давлатӣ бо роҳи озмун сурат мегирад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603).

2. Қоидаҳои гузаронидани озмунро Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ, ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад, муқаррар мекунад (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603; аз 28.12.2012, №914; аз 24.02.2017, №1405);

3. Ишғоли мансабҳои категорияи олий бе озмун сурат мегирад. Дигар ҳолатҳои бе озмун ишғол намудани мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ тибқи Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ муайян карда мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603).

Моддаи 19. Таҳсили хизматчиёни давлатӣ

1. Таҳсили хизматчиёни давлатӣ дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти миёнаи касбӣ ба амал бароварда шуда, дар шакли тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ, такмили ихтисос ва таҷрибаомӯзӣ сурат мегирад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260*).

2. Тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ дар асоси фармоиши давлатӣ, инчунин талаботи мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

3. Фармоиши давлатӣ оид ба тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Моддаи 20. Аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ

1. Бо мақсади муайян кардани мувофиқат ба мансаби ишғолнамуда ва таъмини болоравии касбӣ аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурий (ба истиснои хизматчиёни давлатие, ки мансаби сиёсии хизмати давлатӣ ва мансаби маъмурии хизмати давлатии категорияи олиро ишғол мекунанд) гузаронида мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*).

2. Тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмуриро Низомнома, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад, муайян менамояд.

Моддаи 20¹. Баҳодихӣ ба фаъолияти хизматчиёни давлатӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*)

1. Бо мақсади назорати мунтазами рафти адои хизмати давлатӣ ва чамъ намудани иттилоот дар бораи иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ дар охири ҳар сол баҳодихии натиҷаи фаъолияти хизматчиёни давлатӣ гузаронида мешавад.

2. Қоидаҳои гузаронидани баҳодихии фаъолияти хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*).

Моддаи 21. Рутбаҳои таҳассусии хизматчиёни давлатӣ

1. Барои хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон рутбаҳои таҳассусӣ муқаррар карда мешаванд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2012, №914*).

2. Тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои таҳассусиро Низомнома, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад, муайян менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2012, №914*).

3. Тартиби баробар донистани рутбаҳо ва унвонҳои ҳарбӣ, дипломатӣ ва махсус ба рутбаҳои таҳассусии хизматчиёни давлатии шаҳрвандӣ аз

чониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*).

Моддаи 22. Феҳристи хизматчиёни давлатӣ

Тартиби пешбурди Феҳристи хизматчиёни давлатиро, ки маълумотро дар бораи хизматчиёни давлатӣ дар бар мегирад, мақоми ваколатдор дар соҳаи хизмати давлатӣ муайян менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2012, №914*).

Моддаи 23. Асосҳои қатъи шудани хизмати давлатӣ

1. Хизмати давлатӣ ғайр аз асосҳои пешбиникардаи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавридҳои зерин қатъ мегардад:

- истеъфои хизматчиӣ давлатии сиёсӣ;
- расидан ба синни ниҳоии хизмати давлатӣ;
- қатъи намудани шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳибшудан ба шахрвандии давлати дигар ё тарки доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260, аз 24.02.2017, №1405*);
- гирифтани нафақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё давлати хориҷӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405*);
- эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунии суд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260*);
- эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд дар бораи маҳдуд намудани қобилияти амал ё ғайри қобили амал эътирофшудани хизматчиӣ давлатӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260*);
- вайрон намудани тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳо (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08.06.2007, №273*);
- рӯяи накардани маҳдудиятҳои, ки Қонуни мазкур пешбинӣ намудааст;
- ҳолатҳои дигаре, ки Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд.

2. Аз мансаби давлатӣ озод намудани хизматчиӣ давлатӣ аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин ва озод карданро дорад, мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

3. Дар сурати норизо будани хизматчиӣ давлатӣ аз озод намуданаш аз мансаби давлатӣ ӯ ҳуқуқ дорад ба суд муроҷиат намояд.

Моддаи 24. Синни ниҳоии дар хизмати давлатӣ будан

Синни ниҳоии дар хизмати давлатӣ будан барои занон то 58-солагӣ ва барои мардон то 63-солагӣ мебошад. Роҳбари мақоми давлатӣ мета-вонад баъди мувофиқа бо мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ бо қарори (амри) худ мӯҳлати дар хизмати давлатӣ будани хизматчиӣ

давлатии ба синни ниҳой расидаро то ду сол дароз намояд. Дар ин сурат бо хизматчиҳои давлатӣ шартномаи (қарордоди) мӯҳлатноки меҳнатӣ баста мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2012, №914*).

Моддаи 25. Истеъфои хизматчиҳои давлатии сиёсӣ

1. Истеъфо қатъ ёфтани хизмати давлатӣ мувофиқи аризаи хаттии хизматчиҳои давлатии сиёсӣ буда, асоси он монеаи сиёсӣ барои минбаъд ишғол намудани мансаби сиёсии хизмати давлатӣ мебошад.

2. Истеъфо аз тарафи мақоми давлатии ваколатдор қабул ё рад карда мешавад. Дар сурати рад кардани истеъфо хизматчиҳои давлатии сиёсӣ бояд иҷрои ӯҳдадориҳои мансабиашро давом диҳад ва ё бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори дар бораи бо хоҳиши худ аз мансаби сиёсии хизмати давлатӣ озод кардани муроҷиат намояд.

Моддаи 26. Захираи кадрҳои хизмати давлатӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*)

1. Захираи кадрҳои хизмати давлатӣ бо мақсади таъмини хизмати давлатӣ бо кадрҳо, болоравии мансабии хизматчиҳои давлатӣ дар асоси дастовардҳои хизматӣ, қобилият, истеъдод ва тайёрии касбӣ, сари вақт ишғол намудани мансабҳои холии маъмурии категорияҳои сеюм, дуум, якум, олий ва мансабҳои сиёсӣ ташкил карда мешавад.

2. Захираи кадрҳои хизмати давлатӣ аз ҳисоби мутахассисони босалоҳият, ташаббускор, дорои сатҳи баланди тайёрии касбӣ, Қобилияти ташкилотчигӣ ва малакаи идоракунӣ ташаккул меёбад.

3. Тартиби ташаккул ва қор бо захираи кадрҳои хизмати давлатиро Низомнома дар бораи захираи кадрҳои хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ ме- гардад, муқаррар менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*).

Моддаи 26¹. Ҷойивазкунии (ротатсия) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*)

1. Дар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади истифодаи самараноки маҳорати касбии хизматчиёни давлатӣ ва пешгирии зуҳуроти коррупсионӣ ҷойивазкунии (ротатсия) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ анҷом дода мешавад.

2. Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсия) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*).

БОБИ 3. ВАЗЪИ ҲУҚУҚИИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 27. Ҳуқуқҳои хизматчиӣ давлатӣ

1. Хизматчиӣ давлатӣ ҳуқуқ дорад:

– дар доираи ваколатҳои худ дар баррасии масъалаҳо ва қабули қарор иштирок намуда, иҷрои онҳоро аз тарафи мақомоти дахлдор ва шахсони мансабдор талаб намояд;

– иттилоот ва маводи барои иҷрои ваколат ва ўҳдадорихоӣ мансабиаш заруриро бо тартиби муқарраргардида талаб карда гирад;

– муайян намудани доираи ўҳдадорихоӣ мансабиашро аз роҳбари худ талаб намояд;

– ба тайёркунӣ, аз нав тайёркунӣ, такмили ихтисос ва таҷрибаомӯзӣ дар муассисаҳои таълимии дахлдор аз ҳисоби маблағҳои бучети давлатӣ фаро гирифта шавад;

– ба фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ машғул шавад;

– бо маводе, ки ба адои хизмати давлатии ў дахл дорад, аз ҷумла пар- вандаи шахсӣ бемамоният шинос шавад (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260; аз 24.02.2017, №1405*);

– дар хизмати давлатӣ, бо назардошти таҳассус, қобилияти касбӣ ва сатҳи иҷрои ўҳдадорихоӣ мансабии худ, баланд равад;

– дар сурати айбдоркунии беасос гузаронидани санҷиши хизмати ро талаб намояд ва бо натиҷааш шинос шавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260*);

– бо ташаббуси худ фаъолиятро дар хизмати давлатӣ қатъ намояд;

– тибқи талаботи қонунгузорӣ бо нафақа таъмин гашта, аз ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ бархурдор бошад;

– оид ба такмили хизмати давлатӣ ба мақоми давлатие, ки дар он фаъолият мекунад, инчунин ба мақомоти давлатии болоӣ ва шахсони мансабдори он таклиф пешниҳод намояд.

2. Ҳуқуқҳои хизматчиёни давлатии сиёсӣ бо дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ муайян карда мешаванд.

Моддаи 28. Ўҳдадорихоӣ асосии хизматчиӣ давлатӣ

1. Хизматчиӣ давлатӣ ўҳдадор аст:

– Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намояд;

– ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсони ҳуқуқиро риоя, ҳифз ва эҳтиром намояд;

– муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро тибқи тартиби муқаррар- намудаи қонунгузорӣ баррасӣ намуда, аз рӯи онҳо чораҳои дахлдор ан- дешад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2.01.2020, №1672*);

– интизоми давлатӣ ва хизмати ро риоя намояд;

– меъёрҳои муқаррарнамудаи Кодекси одоби хизматчиӣ давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дастури фаъолияти худ қарор дода,

ҳолатҳои бархӯрди манфиатҳоро хангоми иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ истисно намояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– фармон, фармоиш ва амрҳои роҳбарон, қарор ва дастури мақомоти болоӣ ва шахсони мансабдорро, ки дар доираи ваколати онҳо дода шуда- анд, иҷро намояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2012, №914*);

– сирри давлатӣ ва сирри дигари бо қонунҳо ҳифзшавандаро, аз ҷумла баъди қатъи хизмати давлатӣ, дар давоми мӯҳлати муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ нигоҳ дорад;

– хангоми иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ маълумотро дар бораи ҳаёти шахсӣ, шаъну шарафи шахрвандон махфӣ нигоҳ дорад, аз онҳо пешниҳод намудани чунин маълумотро талаб накунад (*ба истиснои мавридҳои муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон*);

– ҳифзи моликияти давлатиро таъмин намояд;

– агар манфиати шахсии хизматчиӣ давлатӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ монеа гардад, ё ба манфиати давлатӣ муҳолифат кунад ва ё бои- си дигар ҳолатҳои бархӯрди манфиатҳо гардад, бояд ба роҳбари мақоми давлатӣ, ки барои таъин ва озод намудани ӯ аз мансаб салоҳият дорад, хабар диҳад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– аз рӯзи гирифтани иттилооти расмӣ дар бораи қатъ намудани шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё соҳиб шудан ба шахрвандии давлати дигар ба роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи ба мансаб таъин ва аз мансаб озод намуданро дорад, хабар диҳад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405*);

– сатҳи касбӣ ва таҳассусии худро барои иҷрои самараноки ӯҳдадориҳои мансабӣ баланд бардорад;

– мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур савганд ёд кунад.

2. Ҷаҳдҳои мушаххаси хизматчиӣ давлатӣ, ки аз ӯҳдадориҳои асосӣ бармеоянд, тибқи талаботи таҳассусӣ муайян карда шуда, дар дастуралҳои мансабие, ки аз тарафи роҳбарони мақомоти давлатии дахлдор тасдиқ карда мешаванд, инъикос мегарданд. Қоидаҳои таҳияи дастуралҳои мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ тасдиқ карда мешаванд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*).

3. Ҷаҳдҳои хизматчиёни давлатии сиёсӣ бо дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ муқаррар карда мешаванд.

Моддаи 29. Ҷаҳдҳои иловагии хизматчиӣ давлатии маъмурӣ

1. Бо розигии хизматчиӣ давлатии маъмурӣ ва роҳбари мақоми давлатӣ мумкин аст ба зиммаи хизматчиӣ давлатии маъмурӣ иҷрои ӯҳдадориҳои иловагии хизмати давлатӣ вогузошта шавад.

2. Ҳаҷми пардохти иловапулиро барои иҷрои ўҳдадориҳои илова- гии хизмати давлатӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамоянд.

Моддаи 30. Маҳдудиятҳо вобаста ба хизмати давлатӣ

Хизматчиҳои давлатӣ ҳуқуқ надорад:

– бе иҷозати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофот, унвонҳои фахрӣ ва махсуси давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналмилалиро қабул намояд;

– ҳангоми иҷрои ваколатҳои мансабӣ аз хизматрасониҳои шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ба манфиати шахсӣ истифода барад;

– дар дигар амалҳо, аз ҷумла корпартоиҳо, ки ҷаъолияти мақомоти давлатӣ ва иҷрои ўҳдадориҳои мансабиро ҳалалдор месозанд, иштирок намояд;

– ба ҳайати мақомоти идорақунӣ, шӯроҳои нозирон ё парасторон, мақомоти дигари ташкилотҳои ғайритиҷоратии хориҷӣ ва воҳидҳои сохтории онҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардад, агар қонунгузорӣ ё шартномаҳои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон тар- тибӣ дигарро пешбинӣ накарда бошанд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260*);

– дар идораи ҷаъолияти ҷамъияти хоҷагидор ё дигар ташкилоти тиҷоратӣ иштирок кунад, аз ҷумла ба ҳайати мақомоти идорақуни таш- килоти тиҷоратӣ, ки узвият дар онҳо бе иҷзори иродаи махсуси фардӣ ғайриимкон аст, ба истиснои ҳолатҳои, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260*);

– дар бонкҳои хориҷӣ, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудаанд, суратҳисобҳо кушояд ва пасандозҳо дошта бошад, пули нақд ва ашёи қиматнокро нигоҳ дорад, дигар воситаҳои молиявӣ ва мо- ликият дар хориҷа дошта бошад ва (ё) аз онҳо истифода барад (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260; аз 24.02.2017, №1405*);

– ба ҷаъолияти мақомоти дигари давлатӣ, ки ба доираи ваколати мансабиаш дохил нест, даҳолат намояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260*);

– дигар маҳдудиятҳои пешбиниамудаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ро вайрон намояд.

Моддаи 31. Ёълomiaкунонии даромадҳо ва вазъи молумулкии довталабони мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ, хизматчиёни давлатӣ ва мансабҳои ба онҳо баробаркардашуда (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018, №1543*)

Ёълomiaкунонии даромадҳо ва вазъи молумулкии довталабони мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ, хизматчиёни давлатӣ ва мансабҳои

ба онҳо баробаркардашуда бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» амалӣ карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018, №1543*).

Моддаи 32. Ҷавобгарии интизомии хизматчии давлатӣ

1. Роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи ба мансаб таъин ва аз мансаб озод намуданро дорад, ба хизматчии давлатӣ барои кирдори интизомии содирнамудааш, ҳамчунин барои риоя накардани талаботи Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодексҳои соҳавии одоби хизматчии давлатӣ, роҳ додан ба бархурди манфиатҳо ҳангоми адои хизмати давлатӣ ва ё дигар кирдорҳои бавучудоварандаи коррупсия, ки дорои аломатҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё ҷиноят намебошанд мучозоти зерини интизомиро татбиқ менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128*):

- сарзаниш;
- танбех;
- танбеҳи қатъӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1433*);
- то як сол мавқуф гузоштани додани рутбаи таҳассусии навбатӣ;
- ба мансаби паст гузаронидан;
- аз мансаб озод кардан.

2. Бо мақсади чамъ овардан ва санчиши маълумот дар бораи кирдори интизомии содирнамудаи хизматчии давлатӣ аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ санчиши хизматӣ таъин карда мешавад. Санчиши хизматӣ метавонад бо талаби хизматчии давлатӣ низ гузаронида шавад.

3. Тартиби гузаронидани санчиши хизматӣ ва ба ҷавобгарии интизомӣ кашидани хизматчии давлатӣ аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1.03.2010, №603*).

4. Татбиқи ҷазоҳои интизомие, ки дар Қонуни мазкур, Кодекси меҳнат ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ нагардидаанд, манъ аст (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1433*).

Моддаи 33. Муносибати хизматчии давлатӣ ба иҷрои фармон ва амрҳои ғайриқонунӣ

1. Хизматчии давлатӣ бояд дар доираи ваколат ва ўҳдадориҳои мансабӣ амал намояд.

2. Дар сурати ба қонунӣ будани фармон ва ё амри барои иҷро гирифташуда шубҳа пайдо кардани хизматчии давлатӣ, ў бояд ба таври хаттӣ фавран ба роҳбари бевоситааш муроҷиат намояд. Агар роҳбари бевосита ё шахси мансабдори болоӣ дурустии фармон ва ё амри додашударо хаттӣ тасдиқ намояд, хизматчии давлатӣ вазифадор аст

онро ичро намояд, ба шарте ки он дорои оқибатҳои ҷавобгарии маъмури ва ё ҷинояти набошад.

Масъулият барои оқибатҳои иҷрои фармон ё амр ва дастури ғайриқонунӣ дар ин ҳолат ба зиммаи шахси мансабдоре гузошта мешавад, ки онҳоро тасдиқ кардааст.

БОБИ 4. КАФОЛАТҲО ВА ҲАВАСМАНДГАРДОНИИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 34. Кафолатҳо барои хизматчиҳои давлатӣ

1. Ба хизматчиҳои давлатӣ кафолатҳои зерин дода мешавад:

– шароити корӣ барои таъмини иҷрои ўҳдадориҳои мансабӣ;
– музди меҳнат, аз ҷумла мукофотпулӣ, кӯмакпулӣ, иловапулӣ, чуб рон пулӣ ва изофапулӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1433*);

– рухсатии ҳарсолаи пардохтшаванда ва дигар рухсатҳои муқаррар намудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– таҳсил ва баланд бардоштани дараҷаи таҳассус бо нигоҳ доштани музди меҳнат, мансаби ишғолнамуда ё мансаби ба он баробар, бо тартиби муайяннамудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми давраи таҳсил (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– суғуртаи ҳатмии давлатӣ барои беморӣ ё гум кардани қобилияти меҳнатӣ, фавт ё расондани зарар ба саломатӣ ва молу мулкӣ ў хангоми иҷрои ўҳдадориҳои мансабӣ;

– таъмини нафақа тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– таъмини нафақаи хизматчиҳои давлатӣ дар ҳолати фавти хизматчиҳои давлатӣ ба аъзои оилаи ў, ки тахти саробониаш қарор доранд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– ҳатман гирифтани розигии хизматчиҳои давлатӣ хангоми гузаронидан ба мансаби дигар (ғайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон);

– ҳимояи хизматчиҳои давлатӣ, аъзои оила ва наздикони ў аз зӯрварӣ, таҳдид ва дигар кирдорҳои ғайриқонунии вобаста ба иҷрои ўҳдадориҳои мансабӣ;

– таъмини имконияти баландравии мансабӣ;

– ҷуброни зарар хангоми пурра ё қисман гум кардани қобилияти меҳнатӣ;

2. Харочоти вобаста ба сафарҳои хизматӣ, ҷойивазкунӣ (ротатсия), гузаронидан ба мақоми давлатии воқеъ дар маҳалли дигар (вилоят, шаҳр, ноҳия), инчунин харочоти нақлиёт ва манзили хизматчиҳои давлатӣ вобаста ба ҷунин гузариш ҷуброн карда мешаванд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128*).

3. Харочот вобаста ба ҳолатҳое, ки ҳамин модда пешбинӣ менамояд, аз ҳисоби маблағҳои бучети дахлдор сурат мегирад.

4. Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизматчиҳои давлатӣ кафолатҳои дигарро низ пешбинӣ карда метавонанд.

5. Дар сурати вафоти хизматчиҳои давлатӣ ба аъзои оилаи ӯ дар ҳаҷми панҷ музди моҳонаи меҳнат аз ҷои кори охиринаш кӯмакпулии яквақта дода мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.08.2012, №900*).

6. Дар сурати озод шудан аз мансаби давлатӣ, бинобар содир намудани кирдори ғайриқонунӣ, хизматчиҳои давлатӣ аз кафолатҳо ва ҷубронпулӣҳое, ки Қонуни мазкур пешбинӣ кардааст, маҳрум мегардад.

7. Иваз шудани роҳбари мақоми давлатӣ барои бо ташаббуси роҳбари нав қатъ шудани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ асос шуда наметавонад, ба истиснои шартномаи (қарордоди) меҳнатие, ки бо хизматчиёни давлатии сиёсӣ баста мешаванд.

Моддаи 35. Кафолати хизматчиҳои давлатӣ дар мавриди барҳам додан, азнавташкिल्дихӣ ва таҷдиди мақоми давлатӣ, ихтисор шудани шумора ё воҳиди кории хизматчиёни давлатӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*)

1. Ба хизматчиҳои давлатӣ ҳангоми барҳам додан, азнавташкिल्дихӣ ва таҷдиди мақоми давлатӣ, ихтисор шудани шумора ё воҳиди кории хизматчиёни давлатӣ бо назардошти дараҷаи таҳассус, касб ва мансаби пеш ишғолнамудааш дар дигар мақоми давлатӣ мансаби давлатии хизмати давлатӣ пешниҳод карда мешавад (агар бо розигии ӯ додани дигар мансаби давлатии хизмати давлатӣ дар ҳамон мақоми давлатӣ ғайриимкон бошад) (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*).

2. Ба хизматчиҳои давлатӣ, ки ҳангоми барҳам додан, азнавташкिल्дихӣ ва таҷдиди мақоми давлатӣ, ихтисор шудани шумора ё воҳиди кории хизматчиёни давлатӣ аз мансаби давлатӣ озод шудааст (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603*);

– аз рӯи мансаби пеш ишғолнамудааш бе ҳисоби кӯмакпулии аз кор рафтани, дар давоми се моҳ музди меҳнат дода мешавад;

– кӯмакпулӣ барои бекорӣ дода мешавад;

– музди меҳнати пештарааш ҳангоми гузаронидан ба мансаби дигари давлатии хизмати давлатӣ дар ҳамон мақом ё мақоми дигари давлатӣ дар давоми се моҳ нигоҳ дошта мешавад (агар музди меҳнати наваш назар ба маоши пештарааш кам бошад);

– хизматрасонии тиббӣ ба ӯ ва аъзои оилааш дар ҳамон муассисаи табо батӣ, ки то ба мансаби нави давлатӣ гузарониданаш расонида мешуд, нигоҳ дошта мешавад;

– дар сурати доштани собиқаи умумии меҳнатӣ (25 сол барои мардҳо, 20 сол барои занҳо) ва на камтар аз 10 сол собиқаи хизмати давлатӣ, ҳуқуқ дода мешавад, ки ду сол пеш аз мӯҳлати муқарраркардаи қонунгузорӣ ба

нафақа барояд.

3. Дар сурати набудани имконияти мувофиқи ихтисосаш ба дигар мансаби давлатии хизмати давлатӣ гузаронидани хизматчии давлатӣ ӯ то як сол дар мақоми давлатӣ, бо нигоҳ доштани собиқаи хизмати давлатӣ, дар захираи кадрҳои мемонад ва барои такмили ихтисосаш имконият фароҳам оварда мешавад.

Моддаи 36. Музди меҳнати хизматчии давлатӣ

1. Музди меҳнат бояд шароити моддии заруриро барои иҷрои ӯҳдадорихои мансабии хизматчии давлатӣ фароҳам оварда, ба ӯ ва аҳли оилааш сатҳи муносиби зиндагиро таъмин намояд, инчунин барои бо кадрҳои салоҳиятноку тачрибанок таъмин намудани мақомоти давлатӣ мусоидат намуда, омили меҳнати поквичдонона ва ташаббускоронаи хизматчии давлатӣ бошад.

2. Музди меҳнати хизматчии давлатӣ аз маоши мансабӣ, иловапулиҳо ба маоши мансабӣ барои рутбаи тахассусӣ ва собиқаи хизмати давлатӣ иборат мебошад.

3. Иловапулӣ ба маоши мансабӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ бо назардошти иловапулӣ барои рутбаи тахассусӣ ҳар моҳ ба андозаи муқарраргардида пардохт карда мешавад.

4. Андозаи маоши мансабӣ, иловапулӣ барои рутбаи тахассусӣ ва собиқаи хизмати давлатӣ, инчунин шартҳо ва тартиби пардохти музди меҳнати хизматчиёни давлатиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Моддаи 37. Собиқаи хизмати давлатӣ

1. Ба собиқаи хизмати давлатӣ давраи фаъолияти шахрванд дар мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ, хизмат дар мақомоти хифзи ҳуқуқ ва хизмати ҳарбӣ, инчунин фаъолият дар мансабҳои мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот, ки дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, дохил мешавад.

2. Ба собиқаи хизмати давлатӣ метавонанд дигар давраҳои фаъолияти меҳнатии шахрванд низ бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шаванд.

Моддаи 38. Ҳавасмандгардонии хизматчии давлатӣ

1. Хизматчии давлатӣ барои дастовардҳои хизматӣ, хизмати бардавому бенуқсон, иҷрои супоришҳои махсусан муҳими давлатӣ ҳавасмандгардонида мешавад.

2. Намудҳои ҳавасмандгардонӣ ва тартиби бо он сарфарозгардониданро қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамоянд.

Моддаи 39. Рухсатии хизматчии давлатӣ

1. Ба хизматчии давлатӣ бо назардошти хусусиятҳои хоси хизмати давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи моддаи мазкур, Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон рухсатии ҳарсолаи пардохтшаванда дода мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128*).

2. Давомнокии рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшавандаи хизматчиёни давлатӣ чунин муқаррар карда мешавад:

– 35 рӯзи тақвимӣ – ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи олі;

– 30 рӯзи тақвимӣ – ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи якум ва дуҷум;

– 28 рӯзи тақвимӣ – ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи сеюм, чорум, панҷум, шашум ва ҳафтум;

3. Дар сурати 5, 10, 15 ва 20 сол будани собиқаи хизмати давлатӣ, ба мӯҳлати рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшаванда мувофиқан 3, 6, 10 ва 15 рӯзи тақвимӣ илова карда мешавад.

4. Рухсатии ҳарсола ва рухсатии иловагӣ ҳам карда мешавад ва бо хоҳиши хизматчии давлатӣ мумкин аст, ки қисм-қисм дода шавад. Давомнокии як қисми рухсатии асосӣ набояд аз 14 рӯзи тақвимӣ кам бошад.

5. Хизматчии давлатӣ дар давоми сол барои гирифтани рухсатии бемузди давомнокияш на бештар аз 60 рӯзи тақвимӣ ҳуқуқ дорад.

Моддаи 40. Таъминоти иҷтимоии хизматчии давлатӣ

1. Ба хизматчии давлатӣ бо тартиби муқарраршуда:

– аз фонди давлатӣ манзили истиқоматӣ дода мешавад;

– барои беҳтар кардани шароити манзил, сохтмони манзили шахсӣ ва ё кооперативӣ қитъаи замин ҷудо карда мешавад, ки тартиби ҷудо карда шудани онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд;

– барои харидан ё сохтмони манзил, инчунин беҳтар намудани шароити манзил ба мӯҳлати то 20 сол қарзи бефоиз дода мешавад, ки шартҳо ва тартиби додани чунин қарзро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

2. Ба хизматчии давлатии сиёсӣ ва хизматчии давлатии маъмурии категорияи олі илова ба майдони истиқоматӣ 20 метри мураббаъ барои хучраи корӣ дода мешавад.

3. Дар сурати на камтар аз 15 сол собиқаи бефосилаи хизмати давлатӣ доштани хизматчии давлатӣ хонаи истиқоматии дар фонди манзили давлатӣ ишғолкардааш (ба ғайр аз хонаҳои истиқоматии хизматӣ)роӣгон ба моликияти ӯ дода мешавад.

Моддаи 41. Таъмини нафақа ва дигар кӯмакпулиҳо ба хизматчии давлатӣ

1. Таъмини нафақаи хизматчиёни давлатӣ мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақа амалӣ гардонида мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128*).

2. Хизматчиҳои давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба нафақа барои хизмати дарозмуддат ҳуқуқ дорад.

3. Ба хизматчиҳои давлатӣ ҳангоми ба нафақа баромадан дар ҳаҷми музди меҳнати семоҳа кӯмакпулии яқвақта дода мешавад (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.08.2012, №900; аз 3.08.2018, №1543*).

4. Дар мавриди тақроран ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин (интиҳоб) шудани шахсоне, ки нафақа мегиранд, пардохти нафақаи онҳо боздошта мешавад. Ҳангоми аз мансаб озод шудани чунин шахсон пардохти нафақаи онҳо дар асоси собиқаи корӣ дар рӯзи охирини аз мансаб озод шуданашон аз нав барқарор карда мешавад (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405 ва аз 2.01.2020, №1672*).

БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 42. Тартиби баррасии баҳсҳои меҳнатии хизматчиёни давлатӣ

Хизматчиёни давлатӣ оид ба ҳалли баҳсҳои меҳнатиашон метавонанд ба мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, мақомоти дигари ваколатдори давлатӣ ё суд муроҷиат намоянд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260*).

Моддаи 43. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур

Шахсоне, ки муқарароти Қонуни мазкурро вайрон мекунанд, тибқи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 44. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 ноябри соли 1998 «Дар бораи хизмати давлатӣ» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1998, №22, моддаи 297; с. 2002, №4, қисми 1, моддаи 203; с. 2005, №7, моддаи 407; с. 2006, №3, моддаи 154) аз эътибор соқит дониста шавад.

Моддаи 45. Мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

ш. Душанбе
аз 5 марти соли 2007, №233

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН **«Дар бораи танзими анъана ва чашну** **маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2007, №6, мод. 428; с. 2008, №6, мод. 448; с. 2010, №7, мод. 568; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2017, №1428)

(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.06.2008, №390; аз 21.07.2010, №636; аз 30.05.2017, №1428 ва аз 28.08.2017, №1461)

Қонуни мазкур бо тақозои рушди ҷомеа анъана ва чашну маросимро танзим намуда, ба ҳифзи арзишҳои асили фарҳанги миллӣ ва эҳтиром ба суннатҳои мардумӣ барои баланд бардоштани сатҳи иҷтимоию иқтисодии ҳаёти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мақсад, вазифа ва доираи амали Қонуни мазкур

1. Мақсади Қонуни мазкур аз ҳимояи манфиатҳои иҷтимоии мардуми Тоҷикистон, мусоидат барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва гирифтани пеши роҳи харочоти зиёдатӣ, ки ба манфиатҳои иқтисодӣ ва фазои маънавии ҳаёти шаҳрвандон зарари чиддӣ ворид менамоянд, иборат аст. Қонун ҳамчунин барои таъмини ҳуқуқи озодиҳои шаҳрвандон ва тартиботи ҷамъиятӣ равона карда шудааст.

2. Вазифаи Қонуни мазкур танзими анъана ва чашну маросим дар асоси дастовардҳои фарҳанги миллӣ ва тамаддуни ҷаҳонӣ мебошад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).

3. Амали Қонуни мазкур ба мақомоти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо ва корхонаҳо, сарфи назар аз тобеияти идоравӣ ва шакли моликият, ҳамчунин ҳамаи шахсони воқеӣ, новобаста ба вазъи иҷтимоӣ ва мансубияти миллиашон, сурат мегирад.

4. Ақаллиятҳои миллӣ дар доираи муқаррароти Қонуни мазкур дар баргузориҳои анъана ва чашну маросими суннатиашон озод мебошанд.

Моддаи 2. Мафҳумҳои асосӣ

1. Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
– анъана – маҷмӯи арзишҳои моддӣ ва маънавии мероси иҷтимоию фарҳангии ҷомеа ва ё гурӯҳҳои алоҳидаи ҷамъиятӣ буда, аз насл ба насл мегузарад;

– маросим – маҷмӯи амалҳои рамзие мебошад, ки муносибати шахсон ва гурӯҳҳои иҷтимоиро ба падидаҳои муҳими ҳаёти фарҳангии ҷомеа муқаррар менамояд;

– ҷашн – таҷлили рӯйдодҳо ва ё санаҳои таърихӣ фарҳангӣ, ҷамъиятӣ, касбӣ ва оилавӣ мебошад.

Моддаи 3. Қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*)

Қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ки онҳоро Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат мебошад (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1428, аз 28.08.2017, №1461*).

БОБИ 2. МАҚОМОТ ОИД БА ТАНЗИМИ АНЪАНА ВА ҶАШНУ МАРОСИМ ВА ВАКОЛАТИ ОНҲО (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*)

Моддаи 4. Мақоми ваколатдор оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*)

Иҷроии талаботи Қонуни мазкур аз тарафи мақоми ваколатдор, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад, амалӣ карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.07.2010, №636*).

Моддаи 5. Комиссияҳои доимии маҳаллӣ

1. Ҷиҳати амалӣ намудани Қонуни мазкур дар назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти кишвар комиссияҳои доимии маҳаллӣ таъсис дода мешаванд.

2. Низомномаи комиссияҳои доимии маҳаллиро Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва Ҷамоати шаҳраку деҳот тасдиқ мекунанд.

3. Низомномаи намунавии комиссияҳои доимии маҳаллиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

Моддаи 5¹. Комиссияҳои ҷамъиятӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*)

1. Дар вазорату идораҳо, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият ва шакли ташкилию ҳуқуқӣ, ки дар онҳо

на камтар аз 30 нафар корманд фаъолият мекунад, комиссияҳои ҷамъиятӣ таъсис дода мешаванд.

2. Фаъолияти комиссияҳои ҷамъиятӣ тибқи Қонуни мазкур ва низомнома, ки аз ҷониби роҳбарони вазорату идораҳо, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо тасдиқ карда мешавад, ба роҳ монда мешавад.

3. Низомномаи намунавии комиссияҳои ҷамъиятиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.

4. Комиссияҳои ҷамъиятӣ риояи талаботи Қонуни мазкурро аз ҷониби кормандони вазорату идораҳо, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, ки дар онҳо таъсис дода шудаанд, назорат намуда, ҷиҳати пешгирии қонунвайронкунӣ дар ин самт тадбирҳои зарурӣ меандешанд.

5. Дар сурати ошкор намудани риояи накардани талаботи Қонуни мазкур комиссияҳои ҷамъиятӣ дар мӯҳлати се рӯз ба мақоми ваколатдор ва ё комиссияҳои доимии маҳаллӣ дар ин бора хабар медиҳанд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

Моддаи 6. Ваколати Мақоми ваколатдор ва комиссияҳои доимии маҳаллӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.07.2010, №636, аз 30.05.2017, №1428, аз 28.08.2017, №1461*)

1. Мақоми ваколатдор ва комиссияҳои доимии вилоятӣ, шаҳрию ноҳиявӣ ва Ҷамоатҳои шаҳраку деҳот оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим дорои ваколатҳои зерин мебошанд (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.07.2010, №636; аз 30.05.2017, №1428; аз 28.08.2017, №1461*):

– назорат оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим тибқи талаботи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*);

– таҳияи тавсия ва дастурҳои амалӣ барои камхарҷ гузаронидани ҷашну маросим (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*);

– фаҳмондани талаботи қонунгузорӣ ва додани тавсияҳо ба шахсоне, ки ҷашну маросимро мегузаронанд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*);

– ба қайд гирифтани тўйи домодию арӯсӣ ва маросими азодорӣ, инчунин пешбурди омор дар ин самт (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*);

– андешидани чораҳо ҷиҳати пешгирии риояи накардани талаботи Қонуни мазкур (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*);

– таъмини ҳамкорӣ байни мақомоти давлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим ва ташкили корҳои маърифатиро тарғиботӣ дар байни аҳоли (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*);

– расонидани ёрии амалӣ ба раисони маҳаллаҳо, шӯъбаҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар танзими ҷашну маросим (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*);

– таблиғи адабиёти илмию оммавӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*);

– талаб кардани маълумот дар бораи иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим аз вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муассисаҳо, корхонаҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, сарфи назар аз шакли моликиятшон (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

2. Дар ҳолати риоя нашудани муқаррароти Қонуни мазкур мақоми ваколатдор ва комиссияҳои доимии маҳаллӣ санади зарурӣ таҳия намуда, онро барои татбиқи чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ ба мақомоти дахлдор пешниҳод менамоянд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.07.2010, №636*).

БОБИ 3. ТАНЗИМИ ҶАШНУ МАРОСИМИ РАСМӢ ВА ОИЛАВӢ

(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461)

Моддаи 7. Ҷашнҳои расмӣ

1. Ҷашнҳои Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консти- тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ваҳдати миллӣ, Наврӯз, Сада, Меҳргон, идҳои Рамазон, Қурбон ва дигар идҳои тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1428*).

2. Дар сатҳи давлатӣ ҷашн гирифтани санаи таъсиси идораву муассисаҳо, ташкилотҳои давлатӣ, ҳамчунин содрӯз ва ёдбуди шахсоне, ки ба давлат ва ҷамъият хизматҳои шоиста кардаанд, тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

3. Оростани зиёфати расмӣ ба муносибати таъйин шудан ба вазифаи давлатӣ, гирифтани рутба, унвон, мукофотҳои давлатӣ ва дараҷаҳои илмию таҳассусӣ манъ аст.

4. Дар рӯзҳои иди Рамазон ва Қурбон дастархони маънавӣ ва камхарчи идона ороста шуда, ба исрофкорӣ ва зиёдаравӣ роҳ додан манъ аст (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

Моддаи 8. Зодрӯз

Ҷашни зодрӯз ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи оила гузаронида мешавад.

Моддаи 9. Хатнасур (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017; №1461*)

1. Хатнасур ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи оила ва бе хизматрасонии санъаткорон гузаронида мешавад.

2. Хатна бо розигии падару модар аз рӯзи таваллуди писар то рӯзи бистуми баъди таваллуд дар муассисаҳои тиббии дахлдор бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ба таври ройгон гузаронида мешавад.

3. Маърақаҳои номгузорӣ, гахворабандон, чиллагурезон, мӯйсаргирони тифл ва дигар маърақаҳои ба таваллуди кӯдак вобаста дар доираи оила, бе забҳи чорво ва хизматрасонии санъаткорон баргузор карда мешаванд.

4. Гузаронидани маърақаи ақиқа манъ аст.

5. Падару модар ва дигар шахсони онҳоро ивазкунанда метавонанд аз маблағҳои сарфашуда то расидан ба синни балоғат дар бонкҳо ба номи писаронашон суратҳисоб кушоянд.

6. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки имконияти молиявӣ доранд, метавонанд бо иштироки комиссияҳои доимии маҳаллӣ хатнасури хайриявӣ писарони бепарастор ва аз оилаҳои камбизоатро баргузор намоянд.

7. Тартиби гузаронидани хатнасури хайриявиро мақоми ваколатдор муайян менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

Моддаи 10. Тӯйи домодию арӯсӣ

1. Тӯйи домодию арӯсӣ дар давоми на бештар аз ду рӯз ба таври ихтиёрӣ бо ороштани зиёфат барои то 150 нафар ва додани оши тӯй барои то 200 нафар аз ҳисоби ҳар ду ҷониб гузаронида мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.06.2008, №390*).

2. Ташкили маърақаҳои фотиҳаи тӯй, маслиҳатошӣ, идонабарӣ, сандуқ барон, сарупобинон, чойгаштак, раисталбон, кудоталбон, ноншиканон, хонакашон, модарталбон, падарталбон, рӯйбинон, чодарканон, муборақбодӣ, шахтозон (роҳбандон), тақдими сарупо барои меҳмонони тарафайн ва хешу табори домоду арӯс, ба истиснои тақдими тӯҳфаҳо барои домоду арӯс ва падару модари онҳо манъ аст (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

3. Маросими домодталабон ва арӯсбинон ба таври ихтиёрӣ дар доираи оила бо иштироки то 15 нафар гузаронида мешаванд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

4. Падару модари домоду арӯс ва ё шахсони онҳоро ивазкунанда бо маслиҳати тарафайн метавонанд ба ҷойи додани оши тӯй маблағи онро ҷихати бехтар гардондани шароити зиндагии навхонадорон сарф намоянд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

5. Ҳамсарон ҳуқуқ доранд, ки тибқи муқаррароти Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон байни худ аҳдномаи никоҳ банданд.

6. Маросими қайди давлатии ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва Ҷамоатҳо бо истифодаи на бештар аз 4 автомашинаи сабукрав гузаронида мешавад.

7. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки имконияти молиявӣ доранд, метавонанд бо иштироки комиссияҳои доимии маҳаллӣ тўйи домодию арўсии хайриявӣ қавонро аз оилаҳои камбизоат баргузор намоянд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

8. Тартиби гузаронидани тўйҳои домодию арўсии хайриявиро мақоми ваколатдор муайян менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

Моддаи 11. Маросими дафну азодорӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*)

1. Маросими чаноза бе маҳдудияти шумораи иштироккунандагон сурат мегирад.

2. Маросими «се», «чил» ва «сол» бе забҳи чорво ва додани таом гузаронида мешаванд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

3. Дар маросими дафну азодорӣ ташкили «оши сари тахта», «душанбегӣ», «чумъагӣ», «ҳафт», «бист», «шашмоҳагӣ», ҳамчунин додани пули нақд ва дигар ашё, ба истиснои ҳаққи хизмати қабркан ва мурдашўй, манъ аст (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

4. Тартиби гузаронидани маросими дафну азодориро мақоми ваколатдор муайян менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

Моддаи 12. Маросими ҳаҷ

1. Маърақаҳои гусел ва пешвози ҳочиён дар доираи оила гузаронида мешаванд.

2. Ташкили маърақаҳои, ҳочизиёрат, ҳочиталабон ва ҳочиошӣ қатъиян манъ аст (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

3. Тартиби сафари шаҳрвандонро барои адои ҳаҷ ва умра Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

Моддаи 13. Қои баргузории чашну маросим (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*)

1. Чашну маросим дар майдончаҳои (ҳавлиҳои) назди биноҳои истиқоматӣ, дохили хонаҳои шахсӣ ва ё дар тарабхонаҳо, қаҳвахонаҳо, ошхонаҳо ва ё тўйхонаҳо бо риояи тартиботи чамбиятӣ гузаронида мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

2. Маросими мавлудхонӣ ба таври ихтиёрӣ танҳо дар масҷидҳо бе чамъоварӣ ва додани маблағи пулӣ ва таом сурат мегирад. Дар чашну маросим пошидан ва часпондани пул манъ аст (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1428; аз 28.08.2017, №1461*).

БОБИ 4. ТАНЗИМИ ХИЗМАТРАСОНИЙ ДАР ЧАШНУ МАРОСИМ

(*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*)

Моддаи 14. Тартиби хизматрасонии чашну маросимҳо аз тарафи муассисаҳои фарҳангӣ, тарабхонаҳо ва ошхонаҳо

1. Хизматрасонии хунармандон дар тӯю маъракаҳо дар асоси шартномаи тарафайн бо риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

2. Маъмурияти қаҳвахона, ошхона, тарабхона ва тӯйхонаҳо ўҳдадоранд хизматрасонии тӯю маъракаҳоро дар асоси шартномаи тарафайн ба роҳ монда, ҳангоми баргузории тӯю маъракаҳо талаботи Қонуни мазкурро вобаста ба шумораи даъватшудагон ва вақти баргузории онҳо риоя намоянд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

3. Тӯю маъракаҳо дар шаҳрҳо дар рӯзҳои истироҳат аз соати 8 то соати 22 ва дар рӯзҳои корӣ аз соати 18 то соати 22, дар шаҳраку дехот (аз ҷумла шаҳраку дехоти тобей шаҳр) дар рӯзҳои истироҳат аз 1 апрел то 31 октябр аз соати 6 то соати 22, аз 1 ноябр то 31 март аз соати 8 то соати 22 ва дар рӯзҳои корӣ аз соати 18 то соати 22 гузаронида мешаванд. Давомнокии тӯю маъракаҳо то се соат муқаррар карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

БОБИ 4¹. ЎҲДАДОРИИ ШАҲСОНИ ВОҶЕЙ ВА ҲУҚУҚӢ ҲАНГОМИ ГУЗАРОНИДАНИ ТӢЮ МАЪРАКАҲО

(*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*)

Моддаи 14¹. Ўҳдадории шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳангоми гузаронидани тӯю маъракаҳо (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*)

1. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ўҳдадоранд чашну маросимро бо риояи талаботи Қонуни мазкур баргузор карда, мақоми ваколатдор ва комиссияҳои доимии маҳаллиро доир ба баргузории тӯйи домодию арӯсӣ ва маросими азодорӣ хабардор намоянд.

2. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ўҳдадоранд рукнҳои фарҳанги миллӣ, аз ҷумла забони давлатӣ ва либосҳои миллиро ҳифз намоянд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 15. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*)

1. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

2. Аъзои Ҳукумат, Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, дигар шахсони мансабдори давлатӣ, хизматчиёни давлатӣ, судяҳо, кормандони мақомоти прокуратура, амният, қорҳои дохилӣ, назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, андоз, гумрук, кормандони мақомоти дигари ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур аз ҷониби онҳо ва фарзандонашон мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мансаб озод карда мешаванд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461*).

Моддаи 16. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

ш. Душанбе
8 июни соли 2007, №272

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

«Дар бораи мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот»

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2009, №7-8, мод. 503; с. 2012, №4, мод. 277, №8, мод. 833; с. 2015, №11, мод. 964; с. 2017, №5, қ. 1, мод. 288)

(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827; аз 01.08.2012, №899; аз 23.11.2015, №1243; аз 30.05.2017, №1431; аз 04.04.2019, №1598)

Қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятиро оид ба ташкил, ваколат ва фаъолияти мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот танзим намуда, асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва молиявӣ онро муайян менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАТОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ

Мафҳумҳои асосие, ки дар Қонуни мазкур истифода мешаванд:

– шахрак ва деҳот – воҳиди маъмурию худудӣ мебошад, ки дар худуди он худидоракунии бевосита ва ё ба воситаи мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот амалӣ мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– худидоракунии шахрак ва деҳот – фаъолияти аҳолии шахрак ва деҳот мебошад, ки бевосита ё ба воситаи мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот таҳти масъулияти худ барои ҳал намудани масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии аҳамияти маҳаллидошта, бо назардошти манфиатҳои умумичамъиятӣ, анъанаҳои миллӣ ва хусусиятҳои маҳаллӣ, амалӣ мегардад;

– мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот Ҷамоат (Ҷамоати шахрак ва Ҷамоати деҳот) мебошад, ки аз ҷониби интиҳобкунандагони шахрак ва деҳот интиҳоб шуда, масъалаҳои дорой аҳамияти маҳаллиро дар доираи ваколатҳои худ ҳал мекунад (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, № 827; аз 30.05.2017, №1431*);

– маҷлиси Ҷамоат – шакли асосии фаъолияти Ҷамоат буда, дар он масъалаҳои ваколоти Ҷамоат баррасӣ мешаванд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– Шӯрои Ҷамоат – мақомоти коллегиялии Ҷамоат буда, ваколатҳои пешбининамудаи қонуни мазкурро амалӣ менамояд;

– раиси Ҷамоат – роҳбари мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот буда, аз тарафи вакилони Ҷамоат интиҳоб мешавад;

– вакили Ҷамоат – шахрванде, ки бо тартиби муқарраркардаи Қонуни мазкур ба Ҷамоат интиҳоб шудааст;

– масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ – масъалаҳои ҳамаҷузъи аҳолии шаҳрак ва деҳот, ки барои ҳалли онҳо Ҷамоат масъулияти пурра дошта, онҳоро дар доираи стандартҳои давлатӣ, мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва бо истифодаи маблағҳои худӣ мустақилона амалӣ менамояд;

– ваколати вогузоршаванда – ваколати мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ки мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ё дар асоси шартномаи тарафҳо ба ихтиёри Ҷамоат, инчунин ваколати Ҷамоат, ки дар асоси шартнома ба мақомоти худфаъолияти ҷамъияти вогузошта мешавад;

– ваколати истисноӣ – ваколате, ки мутобиқи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот тааллуқ дорад ва барои иҷрои он танҳо ин мақомот масъул мебошад.

Моддаи 2. Қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот

Қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

Моддаи 3. Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот

1. Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот Ҷамоат аст.
2. Ҷамоат шахси ҳуқуқӣ буда, дорои мӯҳри мудаввар мебошад, ки дар он Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи пурраи Ҷамоат тасвир меёбад.
3. Танзими ҳуқуқии фаъолияти Ҷамоат мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар бораи мақомоти давлатӣ сураат мегирад.

Моддаи 4. Иштироки шаҳрвандон дар худидоракунии шаҳрак ва деҳот

1. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синнашон ба 18 расидааст ва дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот истиқомат мекунанд, ҳуқуқ доранд дар ташкил ва фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот иштирок намоянд.

2. Ҳама гуна маҳдудкунии ҳуқуқи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон – тон, қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсилот ва молу мулк дар ташкил ва фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ба ғайр аз ҳолатҳои, ки дар Қонуни мазкур нишон дода шудаанд, манъ аст.

Моддаи 5. Принципҳои фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот

Фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба принципҳои зерин асос меёбад:

- қонуният ва адолати иҷтимоӣ;
- ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
- демократия, ошкорбаёнӣ ва ба эътибор гирифтани афкори омма;
- мустақилият, худидоракунӣ ва масъулият дар ҳалли масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта;
- ҳисоботдиҳанда будан дар назди аҳоли;
- иштироки шаҳрвандон дар худидоракунии маҳаллӣ;
- мутобиқати манфиатҳои маҳаллӣ ва умумидавлатӣ;
- коллегиялӣ будани фаъолияти Ҷамоат.

Моддаи 6. Дастгирии давлатии мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот

1. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар ташкил, инкишоф ва фаъолияти самараноки мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот шароити зарурии ҳуқуқӣ, ташкилӣ, моддӣ, молиявӣ муҳайё намуда, барои амалишавии ҳуқуқи шаҳрвандон ба худидоракунии маҳаллӣ мусоидат мекунад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

2. Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ метавонад татбиқи ваколатҳои алоҳидаи худро ба мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот дар асоси шартнома ва бо маблағгузори ин ваколатҳо воғузоранд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

Моддаи 7. Муносибати мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот бо мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ

Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот бо мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ ҳамкорӣ менамояд, барои амалӣ намудани вазифаҳои онҳо мусоидат намуда, онҳоро ба қайди баҳисобгирӣ мегирад ва метавонад татбиқи ваколатҳои алоҳидаи худро дар асоси шартнома ва бо маблағгузори ин ваколатҳо ба онҳо воғузорад.

БОБИ 2. ТАШКИЛ, ВАКОЛАТҲО ВА ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАҲРАК ВА ДЕҲОТ

(*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*)

Моддаи 8. Тартиби ташкили Ҷамоат

1. Ҷамоат аз вакилон иборат буда, онҳо дар асоси принципҳои умумӣ, баробар, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 5 сол интихоб мешаванд.

2. Шумораи вакилони Ҷамоат дар маҷлиси Ҷамоат муайян карда мешавад, ки онҳо аз 15 нафар кам ва аз 40 нафар зиёд буда наметавонанд. Ҳар як деҳа, новобаста аз шумораи интихобкунандагонаш, дар Ҷамоат бояд ҳадди ақал як нафар вакил дошта бошад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

3. Ҷамоат дар сурати интихоб шудани на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон салоҳиятнок мебошад.

4. Фаъолияти Ҷамоат дар рӯзи оғози маҷлиси якуми Ҷамоати нав интихобшуда қатъ мегардад.

5. Ҳангоми барҳамдиҳии воҳиди маъмурию ҳудудӣ Ҷамоат пароканда мешавад ва ваколати вакилони Ҷамоат қатъ мегардад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

6. Ҳангоми азнавташкилдихии (ҳамроҳшавии, муттаҳидшавии, табдил диҳии, тақсимшавии ва чудошавии) воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ вакили Ҷамоат вакили Ҷамоати азнавташкилшудае мебошад, ки ба ҳайати он аксарияти интихобкунандагони вакил дохил мешаванд ва то оғози фаъолияти Ҷамоати нав интихобшуда ваколати худро нигоҳ медорад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

7. Ҳангоми ташкили шаҳрак ё деҳоти нав масъалаи муайян намудани шумораи вакилони Ҷамоат, ташкили ҳавзаҳои интихобот, таъйини интихобот ва таъсиси комиссияи интихоботи Ҷамоат мутобиқи талаботи Қонуни мазкур аз ҷониби Маҷлиси вакилони халқи шаҳр ё ноҳияи дахлдор ҳал карда мешавад (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012 №827; аз 30.05.2017, №1431*).

Моддаи 9. Шакли фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот

1. Шакли асосии фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот маҷлиси Ҷамоат мебошад, ки соли на камтар аз чор маротиба даъват карда мешавад. Маҷлиси якуми Ҷамоати навинтихобшударо комиссияи интихоботи Ҷамоат дар муддати на дертар аз ду ҳафтаи баъди интихоби вакилони Ҷамоат даъват менамояд.

2. Маҷлиси Ҷамоат дар сурати иштироки аз се ду ҳиссаи шумораи уму мии вакилони Ҷамоат салоҳиятнок мебошад.

3. Маҷлиси якуми Ҷамоатро раиси комиссияи интихоботи Ҷамоат мекушояд ва то интихоб шудани раиси Ҷамоат ба он раисӣ намуда, дар овоздиҳии вакилони Ҷамоат иштирок намекунад.

4. Ҷараёни маҷлиси Ҷамоат дар шакли протокол ба расмият дароварда шуда, ба он раисикунанда имзо мегузорад.

5. Маҷлиси Ҷамоат ошкоро гузаронида шуда, дар он намояндагони ташкилотҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, воситаҳои ахбори

омма ва шаҳрвандоне, ки дар худуди шаҳрак ва деҳоти дахлдор зиндагӣ мекунад, бо мувофиқаи раиси Ҷамоат метавонанд иштирок намоянд.

6. Тартиби фаъолияти Ҷамоат ва мақомоти дигари онро дастури Ҷамоат, ки аз тарафи Ҷамоат қабул мегардад, муайян мекунад.

7. Хориҷ карда шуд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.11.2015, №1243*).

8. Хориҷ карда шуд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.11.2015, №1243*).

Моддаи 9¹. Санадҳои Ҷамоат (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.11.2015, №1243*)

1. Ҷамоат дар доираи ваколати худ қарор қабул мекунад.

2. Қарорҳои Ҷамоат, ки дорой хусусияти умумихатмӣ мебошанд, бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои санҷиш ва бақайдгирии давлатӣ фиристода мешаванд.

3. Тартиби интишори расмӣ ва мавриди амал қарор додани санадҳои Ҷамоатро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

4. Қарорҳои Ҷамоат дар худуди шаҳрак ва деҳот амал намуда, иҷрои онҳо барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ хатмӣ мебошад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.11.2015, №1243*).

Моддаи 10. Ваколатҳои Ҷамоат дар соҳаи ташкили фаъолияти он (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*)

Ҷамоат дар соҳаи ташкили фаъолияти худ ваколатҳои зерин дорад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*):

– интиҳоб ва озод намудани раиси Ҷамоат, муовини ӯ (муовинони ӯ) ва котиби Ҷамоат;

– таъсиси комиссияҳои Ҷамоат;

– қабули дастури Ҷамоат;

– қабули бучети шаҳрак ва деҳот, хангоми зарурат ворид намудани тағйири иловаҳо ба он, назорати иҷро ва тасдиқи ҳисоботи иҷроӣ бучет;

– таъйин ва гузаронидани овоздиҳии аҳолии шаҳрак ва деҳот оид ба масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*);

– ирсоли пешниҳод оид ба тағйири воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ, номгузорӣ, иваз кардани номи деҳаю кӯчаҳо, майдону дигар объектҳо бо тартиби муайяннамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– ҳамкорӣ бо мақомоти худидоракунии дигар шаҳраку деҳот ва таъсиси ассотсиатсияҳо бо онҳо;

– шунидани ҳисоботи раиси Ҷамоат;

– шунидани гузориши роҳбарони ташкилотҳо, мақомоти худ фаъолияти ҷамъиятӣ ва дигар шахсони ҳукукии дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот воқеъбуда оид ба масъалаҳои ваколатҳои Ҷамоат (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827; аз 30.05.2017, №1431*);

– тасдиқ ё бекор кардани қарорҳои шӯрои Ҷамоат ва қарорҳои раиси Ҷамоат (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*);

– ҳалли дигар масъалаҳои, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ кардаанд.

Моддаи 11. Ваколатҳои Ҷамоат дар соҳаи иқтисод ва молия (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*)

Ҷамоат дар соҳаи иқтисод ва молия ваколатҳои зерин дорад:

– таҳия ва тасдиқи барномаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳрак ва деҳот;

– тартиб додан ва пешбурди китобҳои хоҷагидорӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– тасдиқи сохтор, сметаи хароҷот ва ҷадвали воҳидҳои кории Ҷамоат бо пешниҳоди шӯрои Ҷамоат ва дар доираи меъёри муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ намудани он;

– назорати истифода ва ҳифзи заминҳои наздиҳавлиғӣ ва заминҳои хоҷагиҳои иловагии ёрирасони шахсӣ;

– мутобиқи қонунгузорӣ таъсис додани корхонаҳои коммуналӣ ва дигар корхонаҳо, кооперативҳо, устохонаҳо, сеҳҳои хунароҳои халқӣ ва дигар ташкилотҳо (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*);

– дастгирӣ намудани ташаббусҳо оид ба рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳрак ва деҳот;

– ҳалли дигар масъалаҳо мутобиқи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– назорати истифода ва ҳифзи заминҳои ҳудуди шаҳрак ва деҳот (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– идоракунии молу мулки шаҳрак ва деҳот (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– назорати иҷрои бучети Ҷамоат (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

Моддаи 12. Ваколатҳои Ҷамоат дар соҳаи қонуният, тартиботи ҷамъиятӣ ва мудофия (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*)

Ҷамоат дар соҳаи қонуният, тартиботи ҷамъиятӣ ва мудофия ваколатҳои зерин дорад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*):

– ташкили таъмини иҷрои қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар доираи ваколатҳои Ҷамоат (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*);

– ҷалби аҳоли барои гузаронидани чорабиниҳои мудофияи граждани ва бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ;

– андешидани тадбирҳо дар доираи ваколатҳои Ҷамоат оид ба таъмини тартиботи ҷамъияти дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот ва пешгирии ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827; аз 30.05.2017, №1431*).

Моддаи 13. Ваколатҳои Ҷамоат дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, ободонӣ ва ҳалли масъалаҳои муҳити зист (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*)

Ҷамоат дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, ободонӣ ва ҳифзи муҳити зист ваколатҳои зерин дорад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*):

– иштирок дар таҳия ва амалӣ намудани барномаи мусоидат ба шуғли аҳоли ва андешидани чораҳо оид ба танзими раванди муҳочират (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– назорати танзими анъана ва ҷашну маросимҳо;

– андешидани чораҳо оид ба беҳбудии шароити манзилию маиши аҳоли, ҳифзи саломатӣ, муҳофизати муҳити зист;

– ҳалли масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта (нигоҳдорӣ ва ободонии роҳҳо, кӯчаҳо, майдонҳо, муассисаҳои фарҳангӣ, манбаъҳо ва шабакаҳои обтаъминкунӣ, бозорҳои маҳаллӣ, инчунин нигоҳдории қабристонҳо ва таъмини тозагии маҳал аз партовҳо) ва тасдиқи қоидаҳо оид ба амалӣ намудани онҳо (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827; аз 30.05.2017, №1431*).

Моддаи 14. Ваколатҳои алоҳидаи вогузоршавандаи давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот

1. Ба ваколатҳои алоҳидаи давлатӣ, ки ба мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот вогузошта мешаванд, инҳо метавонанд дохил шаванд:

– мусоидат дар мустаҳкам намудани қонуният ва тартиботи ҷамъияти;

– назорати иҷрои қоидаҳои низоми шиносномавӣ ва мутобиқи тартиби муқарраргардида бақайдгирӣ ва азқайдбарории шаҳрвандон;

– баҳисобгирии оилаҳои камбизоат ва ташкили дастгирии иҷтимоии онҳо;

– сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ мутобиқи қонунгузорӣ;

– анҷом додани амалиёти алоҳидаи нотариалӣ мутобиқи меъёрҳои пешбини намудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нотариати давлатӣ»;

- ба шаҳрвандон додани ҳуччатҳои тасдиқкунандаи ҷои зист, вазъи оилавӣ ва ҳолатҳои дигар;
- мусоидат дар ташкили даъват ба хизмати ҳарбӣ ва дигар чорабинҳои ҳарбӣ;
- таъмини чораҳои зарурӣ барои ҳифзи зироатҳои кишоварзӣ, пешгирии касалиҳои ҳайвонот, муҳофизати ҷангал ва буттазорҳо;
- таҳия ва татбиқи чорабиниҳо оид ба муҳофизати муҳити зист;
- мусоидат ба ҷамъоварии андоз ва дигар пардохтҳо;
- мусоидат ба таъмини химояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон;
- дигар ваколатҳои, ки мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузошта шудаанд.

2. Вогузори ваколатҳои алоҳидаи давлатӣ ба мақомоти худидо рақунии шаҳрак ва деҳот дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва шартномаи тарафҳо бо маблағгузори ин ваколатҳо сурат мегирад. Иҷрои босифати шартнома ваколат ва масъулияти тарафҳо мебошад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

Моддаи 15. Вакили Ҷамоат ва ҳуқуқи вазифаҳои он

1. Вакили Ҷамоат намояндаи халқ буда, ҳуқуқ дорад фикри худро озодона баён кунад, мувофиқи иродаи худ овоз диҳад, манфиати интихобкунандагонро ҳимоя намояд.

2. Вакили Ҷамоат вазифадор аст дар маҷлиси Ҷамоат иштирок намуна, барои иҷрои қарорҳои Ҷамоат мусоидат кунад, мунтазам ба интихобкунандагон аз фаъолияти худ ҳисобот диҳад.

3. Вакили Ҷамоат фаъолияти хизматиашро (қориаширо) қатъ накарда, ваколати худро амалӣ мегардонад. ӯ ҳангоми иштирок дар маҷлиси Ҷамоат ва мақомоти он аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ (қорӣ) бо нигоҳ доштани музди меҳнат озод карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

4. Ваколати вакили Ҷамоат дар ҳолатҳои зерин пеш аз муҳлат қатъ мегардад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*):

- дар асоси аризаи ӯ;
- эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд дар хусуси ғайри қобили амал донишани ӯ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

- эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунандаи суд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

- қатъи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё соҳиб шудан ба шаҳрвандии давлати дигар (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

- пеш аз муҳлат пароканда шудани Ҷамоат;

– бе сабаби узрнок се маротиба пай дар пай иштирок накардан дар маҷлиси Ҷамоат;

– хангоми вафот;

– дигар намудани ҷои зисти доимӣ берун аз ҳудуди шаҳрак ва деҳот (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

5. Масъалаи пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколати вакили Ҷамоат дар маҷлиси Ҷамоат баррасӣ гардида, он бо қарори Ҷамоат бо тарафдорӣ на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Ҷамоат қабул карда мешавад (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827; аз 30.05.2017, №1431*).

Моддаи 16. Шӯрои Ҷамоат

1. Шӯрои Ҷамоат мақомоти коллегиялии Ҷамоат буда, дар ҳайати 7–11 нафар ташкил карда мешавад.

2. Ба ҳайати шӯрои Ҷамоат раиси Ҷамоат, муовини ӯ (муовинони ӯ), котиби Ҷамоат дохил мешаванд. Маҷлиси Ҷамоат ба ҳайати Шӯрои Ҷамоат дигар вакилонро низ интихоб карда метавонад.

3. Шӯрои Ҷамоат ҳар моҳ на камтар аз як маротиба даъват карда мешавад.

Моддаи 17. Ваколатҳои шӯрои Ҷамоат (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*)

1. Шӯрои Ҷамоат (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*):

– маҷлиси Ҷамоатро даъват мекунад ва рӯзномаи онро тартиб медиҳад;

– фаъолияти комиссияҳои Ҷамоатро ҳамоҳанг месозад ва барои самаранокии кори онҳо мусоидат менамояд;

– барои ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони корхонаю ташкилотҳои мансуби моликияти коммуналии шаҳр ё ноҳия, ки дар ҳудуди Ҷамоат ҷойгиранд, розигӣ медиҳад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*);

– роҳбарони корхонаю ташкилотҳоеро, ки аз бучети Ҷамоат маблағ-гузорӣ карда мешаванд ё Ҷамоат онҳоро таъсис додааст, бо пешниҳоди раиси Ҷамоат ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод мекунад ва барои тасдиқ ба маҷлиси Ҷамоат пешниҳод мекунад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*);

– назорати иҷрои қарорҳои Ҷамоатро ташкил мекунад;

– ба баррасии роҳбарони мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ оид ба шахсони мансabdори онҳо ва дигар ташкилотҳо, ки дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот фаъолият менамоянд, дар сурати аз ҷониби онҳо иҷро накардани талаботи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон,

санадҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот пешниҳод ирсол менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*);

2. Шӯрои Ҷамоат оид ба масъалаҳои салоҳияти худ қарор қабул мекунад, ки ба он раиси Ҷамоат имзо мегузорад.

Моддаи 18. Комиссияҳои Ҷамоат

1. Ҷамоат бо мақсади баррасии пешакӣ ва тайёр намудани масъалаҳо, инчунин назорати иҷроӣ қарорҳои Ҷамоат, Шӯрои Ҷамоат ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз ҳайати вакилони Ҷамоат комиссияҳо таъсис медиҳад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

2. Тартиби интиҳоб ва ҷаъолияти комиссияҳо дастури Ҷамоат муайян мекунад.

Моддаи 19. Тартиби интиҳоб ва озод намудани раис, муовини (муовинони) раис ва котиби Ҷамоат

1. Раиси Ҷамоат дар маҷлиси Ҷамоат аз ҳайати вакилони он бо тарафдорӣ аксарияти шумораи умумии вакилони Ҷамоат ба вазифа интиҳоб ва аз вазифа озод карда мешавад.

2. Номзадҳои раиси Ҷамоатро раиси шаҳр, ноҳия пешниҳод менамояд.

3. Муовини (муовинони) раис ва котиби Ҷамоат аз ҳайати вакилони Ҷамоат бо пешниҳоди раиси Ҷамоат дар маҷлиси Ҷамоат бо тарафдорӣ аксарияти шумораи умумии вакилони Ҷамоат ба вазифа интиҳоб ва аз вазифа озод карда мешавад.

4. Номзодҳои раис, муовини ӯ (муовинони ӯ) ва котиби Ҷамоат бояд ба талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» мувофиқат намояд.

5. Раис, муовини ӯ (муовинони ӯ) ва котиби Ҷамоат дар мавридҳои зерин пеш аз муҳлат аз вазифа озод карда мешаванд:

– дар асоси аризаи шахсӣ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд дар хусуси ғайри қобили амал донишмандии ӯ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунандаи суд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– мунтазам иҷро накардани ӯҳдадорӣҳои хизматӣ;

– қатъи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё соҳиб шудан ба шаҳрвандии давлати дигар (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– ихзори нобоварӣ намудани аз се ду ҳиссаи вакилони Ҷамоат (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

Моддаи 20. Ваколатҳои раиси Ҷамоат (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*)

Раиси Ҷамоат:

– иҷрои талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, санадҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва Ҷамоатро таъмин мекунад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– тарғиби манфиатҳои давлатӣ ва муқаддасоти миллиро дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот амалӣ менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, № 1431*);

– ба фаъолияти Ҷамоат роҳбарӣ ва дар ҷаласаи шӯрои Ҷамоат раисӣ мекунад ва ба санадҳои онҳо имзо мегузорад;

– Ҷамоатро дар муносибат бо мақомоти давлатӣ, ташкилотҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ намояндагӣ мекунад;

– шахси воқеӣ ва намояндаи шахси ҳуқуқиро қабул мекунад, муроҷиати онҳоро баррасӣ менамояд, доир ба ҳалли онҳо дар доираи ваколатҳои худ чораҳои дахлдор меандешад (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827; аз 30.05.2017, №1431*);

– қормандони Ҷамоатро тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қор қабул ва аз қор озод менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– соле на қамтар аз як маротиба аз фаъолияти худ ба Ҷамоат ҳисобот медиҳад.

Моддаи 21. Ваколатҳои раиси Ҷамоат дар соҳаи иқтисод, бучет ва молия (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*)

Дар соҳаи иқтисод, бучет ва молия раиси Ҷамоат:

– лоиҳаи бучети шаҳрак ва деҳотро дар мувофиқа бо мақомоти молияи ноҳия, шаҳр таҳия намуда, барои қабул пешниҳод менамояд ва оид ба иҷрои он ҳисобот медиҳад;

– ҷалби сармоягузорию мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ташкил мекунад;

– сари вақт аз аҳолии ҷамъоварӣ намудани маблағҳои андоз, суғурта ва дигар пардохтҳо ташкил мекунад;

– баҳисобгирии соҳибқорони инфиродӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, ширкатҳои хоҷагидорӣ, кооперативҳои истехсолӣ ва дигар ташкилотҳо роҳ меҷамӯнад;

– баҳисобгирии аҳолии, саршумори қорвои аҳолии ва дигар ҳисоботи муқарраршудаи оморию ташкил мекунад.

– қорхонаҳои қоммунали ва дигар қорхонаҳо, кооперативҳо, устохонаҳо, сеҳҳои ҳунарҳои халқӣ ва дигар ташкилотҳо мутобиқи

қонун гузорӣ метавонад таъсис диҳад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

Моддаи 22. Ваколатҳои раиси Ҷамоат дар соҳаи қонуният, тартиботи ҷамъиятӣ ва мудофия (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*)

Дар соҳаи қонуният, тартиботи ҷамъиятӣ ва мудофия раиси Ҷамоат:

– сабти асноди ҳолати шаҳрвандиро мутобиқи қонунгузорӣ ташкил мекунад;

– амалиёти алоҳидаи нотариалиро тибқи меъёрҳои пешбиниамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нотариати давлатӣ» таъмин менамояд;

– ҳуҷҷатҳои тасдиқунандаи ҷои зист, вазъи оилавӣ ва дигар ҳолатҳоро ба шаҳрвандон медиҳад;

– оид ба ҳифзи молу мулки бесоҳиб, ки ба ихтиёри давлат мегузарад, тадбирҳо меандешад;

– оид ба таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот, бақайд гирӣ ва азқайдбарории шаҳрвандон, пешгирии ҳолатҳои ҳуқуқвайронӣ кунӣ дар доираи ваколатҳои Ҷамоат тадбирҳо меандешад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*);

– ба ташкил ва гузаронидани тадбирҳои оммавӣ сиёсӣ, маънавӣ маърифатӣ роҳбарӣ намуда, ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ин самт мусоидат мекунад;

– ба даъвати ӯҳдадорони ҳарбӣ ва даъватшавандагон мусоидат менамояд, аҳолиро барои гузаронидани чорабиниҳои мудофияи гражданин ва ҳолатҳои фавқуллода ҷалб мекунад.

Моддаи 23. Ваколатҳои раиси Ҷамоат дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, ободонӣ ва муҳити зист (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*)

Дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, ободонӣ ва муҳити зист раиси Ҷамоат:

– баҳисобгирии оилаҳои камбизоат ва дастгирии иҷтимоии онҳоро ташкил менамояд;

– оид ба беҳтар намудани шароити моддию маишии маъҷубон, оилаҳои камбизоат ва шахсоне, ки аз офатҳои табиӣ зарар дидаанд, мусоидат менамояд;

– дар бобати беҳбудии шароити манзилию маишии аҳоли, ҳифзи муҳити зист чораҳо меандешад;

– ободонии майдону гулгаштҳо ва қабристонҳоро ташкил мекунад;

– аҳоли, ташкилотҳои ҳудуди шаҳрак ва деҳотро дар ободонӣ ва сабзу хуррамгардонӣ ҷалб менамояд;

– назорати вазъи санитарии маҳалҳо, манбаъҳои обтаъминкунӣ, муассиси саҳои таълимию фарҳангӣ, тандурустӣ ва дигар иншоотҳо, инчунин риояи қоидаҳои бойториро ташкил менамояд;

– назорати истифода ва ҳифзи замини ҳудуди шаҳрак ва деҳотро мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ташкил мекунад ва масъалаҳои вобаста ба заминро ба муҳокимаи Ҷамоат пешниҳод менамояд;

– фаъолияти комиссияро оид ба иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» назорат мекунад ва барои фаъолияти мунтазами комиссияи мазкур дар шаҳрак ва деҳот шароит муҳаё менамояд.

Моддаи 24. Дастгоҳи Ҷамоат

1. Ҷамоат дорои дастгоҳ мебошад, ки он аз тарафи раиси Ҷамоат ташкил ва роҳбарӣ карда мешавад.

2. Сохтор, шумораи кормандон ва низомномаи дастгоҳи Ҷамоат тибқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи маҷлиси Ҷамоат бо пешниҳоди раиси Ҷамоат тасдиқ карда мешаванд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

3. Низомномаи намунавии дастгоҳи Ҷамоат аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019, №1598*).

4. Маблағгузори дастгоҳи Ҷамоат дар доираи бучети пешбинишудаи шаҳрак ва деҳот сурат мегирад.

БОБИ 3. АСОСҲОИ ИҚТИСОДӢ ВА МОЛИЯВИИ ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАҲРАК ВА ДЕҲОТ

Моддаи 25. Асосҳои иқтисодии фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот

1. Асосҳои иқтисодии фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳотро молу мулкҳои шаҳрак ва деҳот ва дигар молу мулкҳо, ки ба он барои истифодабарӣ дода шудааст, ташкил медиҳанд.

2. Вазъи ҳуқуқии молу мулкҳои мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот тибқи талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян ва танзим карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

Моддаи 26. Манбаҳои молиявии шаҳрак ва деҳот

1. Манбаҳои молиявии шаҳрак ва деҳот аз инҳо иборатанд:
– маблағҳои бучети шаҳрак ва деҳот;
– маблағҳои мақсаднок аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ дар шакли кӯмаки молиявии беподош (дотатсия);

- мусоидати молиявӣ (субвенсия);
- маблағҳои хайрия;
- даромад аз хизматрасонии пулакӣ мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ;
- даромад аз иҷрои ваколатҳои алоҳидаи вогузоршудаи давлатие, ки мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот анҷом медиҳад;
- даромад аз молу мулки шаҳрак ва деҳот;
- даромад аз грантҳо ва сармоягузориҳо;
- дигар манбаъҳо, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст.

2. Манбаъҳои молиявии шаҳрак ва деҳот тибқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешаванд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

Моддаи 27. Бучети шаҳрак ва деҳот (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*)

1. Лоихаи бучети шаҳрак ва деҳот аз рӯи манбаъҳои даромад ва самтҳои хароҷот бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, аз ҷониби Ҷамоат баррасӣ ва дар шакли қарор қабул карда мешавад.

2. Қисми даромади бучети шаҳрак ва деҳот аз ҳисоби даромадҳои андозӣ ва ғайриандозӣ ташаккул дода мешавад.

3. Ба даромади бучети шаҳрак ва деҳот маблағҳо аз ҳисоби андозҳо аз молу мулки ғайриманкули шахсони воқеӣ дохил мешаванд.

4. Даромадҳои ғайриандозӣ аз мусоидати молиявӣ (субвенсия), пардохтҳои ихтиёрӣ, даромадҳои хизматрасонии пулакӣ ва даромадҳо аз ҳисоби амалисозии ваколатҳои алоҳидаи давлатӣ, ки ба зиммаи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот вогузор шудаанд, инчунин аз дигар манбаъҳо, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ манъ накардаанд, иборат мебошанд.

5. Хароҷоти бучети шаҳрак ва деҳот бо мақсади рушди вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳрак ва деҳот аз ҷониби Ҷамоат амалӣ карда мешавад.

6. Ба бучети шаҳрак ва деҳот бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори Ҷамоат тағйиру иловаҳо ворид карда мешаванд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

БОБИ 4. ИНТИХОБОТИ ВАКИЛони ҶАМОАТ

Моддаи 28. Ҳуқуқи умумӣ, баробар ва бевоситаи интихобот

1. Интихоботи вакилон ба Ҷамоат умумӣ аст. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъӣ назар аз миллат, наҷод, ҷинс, забон, эътиқоди

динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсилот ва молу мулк аз синни 18 ҳуқуқи интихоб кардан ва аз синни 20 ҳуқуқи интихоб шудан ба Ҷамоатро доранд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

2. Интихобкунандагон дар асоси баробар дар интихобот иштирок мекунанд ва ҳар кадоми онҳо як овоз доранд.

3. Вакилони Ҷамоат аз тарафи шаҳрвандон бевосита интихоб карда мешаванд.

4. Овоздиҳӣ дар интихоботи вакилони Ҷамоат озод ва пинҳонӣ сурат мегирад.

Моддаи 29. Ошкорбаёнӣ ҳангоми тайёри ва гузаронидани интихобот

1. Тайёри ва гузаронидани интихоботи Ҷамоат аз тарафи комиссияи интихоботи Ҷамоат ва комиссияҳои ҳавзавии интихоботи вакилони Ҷамоат ошкоро сурат мегирад.

2. Комиссияи интихоботи Ҷамоат ва комиссияҳои ҳавзавии интихоботи вакилони Ҷамоат ба шаҳрвандон аз фаъолияти худ хабар медиҳанд ва ҷамъбасти интихоботро эълон мекунанд.

Моддаи 30. Таъйин интихоботи Ҷамоат (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*)

1. Интихоботи вакилони Ҷамоат на дертар аз 40 рӯзи ба охир расидани муҳлат ваколати вакилони Ҷамоати даъвати амалкунанда бо қарори Ҷамоат таъйин карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

2. Маблағгузори интихоботи Ҷамоат аз ҳисоби буҷети Ҷамоат сурат мегирад.

Моддаи 31. Ташкили ҳавзаҳои интихоботи Ҷамоат (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*)

1. Барои интихоботи вакилони Ҷамоат на кам аз 15 ва на зиёда аз 40 ҳавзаи интихобот ташкил карда мешавад.

2. Шумораи ҳавзаҳои интихоботро Ҷамоат муқаррар менамояд.

3. Аз ҳар ҳавзаи интихобот як вакили Ҷамоат интихоб карда мешавад.

Моддаи 32. Ташкили комиссияи интихоботи Ҷамоат (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*)

1. Барои ташкил ва гузаронидани интихоботи Ҷамоат комиссияи интихоботи Ҷамоат аз тарафи Ҷамоат таъсис дода мешавад.

2. Комиссияи интихоботи Ҷамоат на дертар аз панҷ рӯзи баъди таъйин гардидани интихобот дар ҳайати 7–13 нафар ташкил карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

3. Комиссияи интиҳоботи Ҷамоат дар ҳайати раис, муовини раис, котиби Комиссия ва аъзои он интиҳоб карда мешавад.

Моддаи 33. Ваколатҳои комиссияи интиҳоботи Ҷамоат (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827; аз 30.05.2017, №1431*)

1. Комиссияи интиҳоботи Ҷамоат дорои ваколатҳои зерин мебошад:
– иҷрои Қонуни мазкурро дар бахши интиҳобот назорат менамояд, татбиқи якхелаи онро таъмин мекунад;

– ҳавзаҳои интиҳоботиро бо назардошти шумораи интиҳобкунандагон, дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот мутобиқи талаботи Қонуни мазкур ташкил мекунад ва ба онҳо ному рақам мегузорад;

– комиссияҳои ҳавзавии интиҳоботро ташкил мекунад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*);

– бюллетени намунааш муқарраршудаи интиҳоботро тасдиқ мекунад ва комиссияҳои ҳавзавии интиҳоботро бо бюллетенҳои интиҳобот таъмин менамояд;

– масъалаҳои таъминоти моддию техникаи интиҳоботро ҳал менамояд;

– вакилони интиҳобшударо ба қайд мегирад, натиҷаи интиҳоботи Ҷамоат ро ҷамъбаст мекунад, оид ба ҷамъбасти интиҳобот ба аҳоли, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ хабар медиҳад;

– овоздиҳӣ ва интиҳоботи такрорӣ, ҳамчунин интиҳоботи вакилро ба ҷои вакили хориҷшуда мутобиқи талаботи Қонуни мазкур ташкил мекунад;

– ҳуҷҷатҳои вобаста ба гузаронидан ва ташкили интиҳоботро ба бойгонӣ месупорад;

– арзу шикоятҳоро доир ба масъалаҳои тайёрӣ ва гузаронидани интиҳобот баррасӣ карда, оид ба онҳо қарор қабул мекунад;

– мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ваколатҳои дигарро вобаста ба интиҳобот анҷом медиҳад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

2. Комиссияи интиҳоботи Ҷамоат дар доираи ваколатҳои худ қарор қабул мекунад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

3. Комиссияи ҳавзавии интиҳобот дар доираи ваколатҳои худ қарор қабул мекунад, ки он дар шакли протокол ба расмият дароварда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

Моддаи 34. Комиссияи ҳавзавии интиҳобот

1. Комиссияи ҳавзавии интиҳоботро комиссияи интиҳоботи Ҷамоат на дертар аз 10 рӯзи баъди таъйини интиҳоботи Ҷамоат дар ҳайати 5–11 нафар ташкил намуда, аз ҷумла раис, муовини раис, котиби комиссияро интиҳоб мекунад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

2. Комиссияи ҳавзавии интиҳобот рӯйхати интиҳобкунандагонро тартиб медиҳад; интиҳобкунандагонро ба рӯйхати интиҳобкунандагони ҳавзаи интиҳоботӣ шинос менамояд; номзадҳоро ба қайд мегирад; аҳолиро дар бораи маҳалли ҷойгиршавии комиссияи ҳавзавии интиҳобот, вақти кори он, инчунин рӯзи интиҳобот, ҷойи овоздиҳӣ хабардор мекунад; бинои овоздиҳӣ, кутихои овоздиҳӣ ва дигар таҷҳизоти интиҳоботро тайёр мекунад; овоздиҳиро дар рӯзи интиҳобот ташкил мекунад; овозҳои интиҳобкунандагонро дар ҳавзаҳои интиҳобот ҳисоб менамояд.

3. Комиссияи ҳавзавии интиҳобот дар доираи ваколатҳои худ қарор қабул мекунад, ки он дар шакли протокол ба расмият дароварда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

Моддаи 35. Тартиби пешбарии номзадҳо ба вакили Ҷамоат

1. Номзадҳо ба вакили Ҷамоат ба таври худпешбарӣ, бо чамъ намудани имзоҳои на камтар аз 5 фоизи интиҳобкунандагони ҳавзаи дахлдор бо пешниҳоди ариза ба комиссияи ҳавзавии интиҳобот сурат мегирад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

2. Пешбарии номзадҳо 25 рӯз пеш аз интиҳобот оғоз шуда, 15 рӯз пеш аз рӯзи овоздиҳӣ ба охир мерасад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

Моддаи 36. Талабот нисбати номзадҳо ба вакили Ҷамоат

1. Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синни ӯ аз 20 кам набошад ва дар ҳудуди шаҳрак ва деҳоти дахлдор на камтар аз 3 соли охир истиқомат дошта бошад ва забони давлатиро донанд, метавонанд номзад ба вакили Ҷамоат пешбарӣ шаванд (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.08.2012, №899; аз 30.05.2017, №1431*).

2. Ходимони касбии ташкилотҳо ва иттиҳодияҳои динӣ, хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ, дигар кӯшуну сохторҳои ҳарбӣ, судяҳо, прокуророҳ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, мақомоти гумрук, кормандони ҳифзи ҳуқуқи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати аз вазифа ба истеъфо рафтанишон метавонанд номзад ба вакили Ҷамоат пешбарӣ шаванд.

3. Шаҳрвандони зерин ҳуқуқи ба вакили Ҷамоат номзад шуданро надоранд:

- мутобиқи ҳалномаи суд ғайриқобили амал дониста шудаанд;
- дар асоси ҳукми суд дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ мебошанд;
- бо қарори суд дар муассисаҳои таълимӣ маҷбури қарор доранд;
- ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнини қасдона содир кардаанд (қатъи назар аз гузаштани муҳлат ва бардошта шудани доғи судӣ);

– барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин айбдор шудаанд ё дар кофтуков мебошанд.

4. Номзад ба вакили Ҷамоат узви комиссияи интиҳоботи Ҷамоат, инчунин комиссияи ҳавзавии интиҳобот, ки овоздиҳиро дар ҳавзаи дахлдори интиҳобот ташкил мекунад, буда наметавонад. Шахсе, ки номзadiaш ба вакилӣ пешбарӣ шудааст ва узви яке аз ин комиссияҳо мебошад, аз вақти ҳамчун номзад ба вакилӣ ба қайд гирифта шуданаш аз узвияти хамин комиссия озод карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

Моддаи 37. Бақайдгирии номзадҳо

1. Барои бақайдгирии номзадҳо ба комиссияи ҳавзавии интиҳобот аризаи номзад ба вакилӣ ва рӯйхати имзоҳои интиҳобкунандагон пешниҳод карда мешаванд. Комиссия ҳуҷҷатҳои пешниҳодшударо дар муҳлати 5 рӯз санчида, дар бораи ба қайд гирифтани номзад ва ё рад намудани бақайдгирии номзад қарор қабул мекунад.

2. Номзад ба вакилӣ метавонад оид ба қарори комиссияи ҳавзавии интиҳобот дар бораи рад намудани бақайдгирии номзадии ӯ ба комиссияи интиҳоботи Ҷамоат ё суд шикоят кунад.

3. Бақайдгирии номзадҳо 15 рӯз пеш аз рӯзи овоздиҳӣ оғоз гардида, 5 рӯз қабл аз он ба охир мерасад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

Моддаи 38. Ташвиқоти пешазинтиҳоботӣ

1. Номзадҳо ба вакили Ҷамоат баъд аз бақайдгирӣ ҳуқуқи ташвиқот бурданро доранд. Ташвиқот дар рӯзи овоздиҳӣ манъ аст.

2. Комиссияи ҳавзавии интиҳобот барои бурдани ташвиқоти пешазинтиҳоботии номзад мусоидат менамояд.

3. Дар вақти бурдани ташвиқот истифодаи методҳои маҷбуркунии рӯҳӣ, ҷисмонӣ, динӣ, сӯистифодаи озодии воситаи ахбори омма, ташвиқоте, ки ҳисси бадбинӣ ва хусумати иҷтимоӣ, наҷодӣ, миллиро бедор мекунад, ба ғасби ҳокимият, зӯран тағйир додани сохти конститусионӣ, вайронкунии тамомияти давлат даъват менамояд, ташвиқоти ҷанг ва диғар шаклҳои сӯистифодаи озодии воситаи ахбори омма, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ кардааст, иҷозат дода намешавад.

Моддаи 39. Вақт ва ҷои овоздиҳӣ

1. Интиҳоботи вакилони Ҷамоат дар рӯзи овоздиҳӣ аз соати 06:00 то 20:00 гузаронида мешавад.

2. Комиссияи ҳавзавии интиҳобот вақт ва ҷои овоздиҳиро 5 рӯз пеш аз рӯзи овоздиҳӣ ба интиҳобкунандагон хабар медиҳад.

Моддаи 40. Ташкил ва тартиби овоздиҳӣ

1. Интихобкунандагон дар биноҳои махсусе овоз медиҳанд, ки дар онҳо ҳучраҳо ва дигар ҷойи махсус барои овоздиҳии пинҳонӣ таҷҳизонида шудаанд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

2. Раиси комиссияи ҳавзавии интихобот рӯзи интихобот пеш аз оғози овоздиҳӣ дар ҳузури ҳамаи аъзои комиссия қуттиҳои овоздиҳиро аз назар гузаронида, онҳоро мӯҳр мегузорад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

3. Ҳар интихобкунанда шахсан худаш овоз медиҳад. Ба ҷои шахси дигар овоз додан манъ аст. Додани зиёда аз як бюллетен ба интихобкунанда манъ аст. Бюллетенҳои интихобот ба интихобкунандагон барои комиссияи ҳавзавии интихобот дар асоси рӯйхати интихобкунандагони ҳавзавии интихобот баъди пешниҳоди шиноснома ё ҳуччати дигари тасдиқкунандаи шахсияти интихобкунанда дода мешавад. Ҳар интихобкунанда бюллетени интихоботро гирифта, дар рӯйхати интихобкунандагон дар муқобили насаб, ном ва номи падари худ имзо мегузорад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

4. Овоздиҳанда бюллетени интихоботро дар ҳучраи овоздиҳии пинҳонӣ пур мекунад. Ҳангоми пур кардани бюллетен ғайр аз овоздиҳанда ҳузур доштани шахси дигар манъ аст. Интихобкунандае, ки бюллетенро мустақилона пур карда наметавонад, ҳуқуқ дорад ба ҳучраи овоздиҳӣ бо салоҳдиди худ каси дигарро ғайр аз аъзои комиссияи ҳавзавии интихобот, номзад ба вакили Ҷамоат, мушоҳидони миллӣ ва байналмилалӣ ва намояндагони воситаҳои ахбори омма даъват намояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

5. Интихобкунандае, ки ба рӯйхати интихобкунандагон дохил карда нашудааст, дар асоси шиноснома ё ҳуччати дигаре, ки шахсияти ӯро тасдиқ менамояд, ба рӯйхати иловагии интихобкунандагон дохил карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

6. Ҳар як интихобкунанда ба тарафдорӣ як номзад овоз медиҳад. Бюллетенҳое, ки дар онҳо ба тарафдорӣ ду ва ё зиёда номзадҳо ё ба ягон номзад овоз дода нашудааст, беътибор доништа мешаванд.

7. Қуттиҳои овоздиҳӣ аз тарафи комиссияи ҳавзавии интихобот дар ҳузури ҳамаи аъзои он баъди аз тарафи раиси комиссия тамомшуда эълон гардидани овоздиҳӣ кушода мешаванд. Кушодани қуттиҳои овоздиҳӣ то пурра ба итмом расидани вақти овоздиҳӣ манъ аст.

8. Натиҷаи ҳисоби овозҳо дар маҷлиси комиссияи ҳавзавии интихобот баррасӣ гардида, ба протокол дохил карда мешавад, ки ба он раис, котиб ва аъзои комиссия имзо мегузоранд. Протокол ба комиссияи интихоботи Ҷамоат пешниҳод карда мешавад.

9. Номзаде ба вакилии Ҷамоат интихобгардида доништа мешавад, ки дар интихобот аз 50 фоиз зиёди овозҳои интихобкунандагони дар овоздиҳӣ иштироккардари гирифтааст.

10. Комиссияи ҳавзавии интихобот аз сабаби дар рафти интихобот ё ҳангоми ҳисобкунии овозҳо роҳ додан ба вайрон карда шудани Қонуни мазкур метавонад интихоботро безътибор ҳисобад.

11. Интихобот барпонашуда доништа мешавад, агар дар он камтар аз 50 фоизи интихобкунандагони ба рӯйхати интихобкунандагон дохилшуда иштирок карда бошанд.

Моддаи 41. Овоздиҳӣ ва интихоботи такрорӣ

1. Агар дар ҳавзаи интихоботӣ номзадии беш аз ду нафар барои вакил шудан ба овоз монда шуда бошад ва ҳеч яке аз онҳо интихоб нагардида бошад, комиссияи ҳавзавии интихобот дар хусуси гузаронидани овоздиҳии такрорӣ дар ҳавза оид ба ду номзад ба вакилӣ, ки овозҳои бештарро гирифтаанд, қарор қабул менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

2. Овоздиҳии такрорӣ дар ҳавзаи интихоботӣ дар мӯҳлати на дертар аз ду ҳафта, бо риояи талаботи Қонуни мазкур, дар ҳамон ҳавзаи интихоботӣ гузаронида мешавад. Ҳангоми овоздиҳии такрорӣ номзаде интихобшуда ҳисобида мешавад, ки овозҳои бештари интихобкунандагони дар овоздиҳӣ иштирокнамударо соҳиб шудааст. Агар ҳангоми овоздиҳии такрорӣ яке аз номзадҳо бо ягон сабаб хорич шавад, овоздиҳӣ барои як номзад гузаронида мешавад. Дар ин сурат ба номзад барои вакили Ҷамоат шудан зарур аст, ки зиёда аз нисфи овозҳои интихобкунандагони дар овоздиҳӣ иштирокдоштаро гирад.

3. Агар дар ҳавзаи интихобот номзадии на бештар аз ду кас барои вакил шудан ба овоз монда шуда, ҳеч яке аз онҳо интихоб нагардида бошанд ё интихобот дар ҳавзаи интихобот барпонашуда ё безътибор доништа шуда бошад ва ё овоздиҳии такрорӣ имкон надода бошад, ки вакили интихобшуда муайян гардад, комиссияи интихоботи Ҷамоат дар ин ҳавзаи интихобот интихоботи такрорӣ мегузаронад. Дар ин ҳолат он метавонад дар бораи гузаронидани интихоботи такрорӣ ва ташкили комиссияи ҳавзавӣ дар ҳайати нав қарор қабул намояд. Овоздиҳӣ дар ҳамон ҳавзаи интихобот мувофиқи рӯйхати интихобкунандагон, ки барои интихоботи асосӣ тартиб дода шуда буд, гузаронида мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

4. Интихоботи такрорӣ дар мӯҳлати на дертар аз ду моҳ баъд аз интихоботи асосӣ гузаронида мешавад. Таъсиси комиссияи интихобот, бақайдгирии номзадҳо ба вакилӣ ва чорабиниҳои дигар мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур сурат мегиранд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

Моддаи 41¹. Гузаронидани интихоботи вакилон ба ивази вакилони хориҷшуда (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*)

1. Дар сурати аз ҷониби маҷлиси дахлдори Ҷамоат безътибор доништа шудани ваколатҳои вакилони алоҳида, бо сабабҳои дигар пеш аз муҳлат қатъ гардидани ваколатҳои вакилон, дар ҳавзаи дахлдори интихоботӣ дар муҳлати ду моҳи баъд аз лаҳзаи хориҷ шудани вакил интихоботи нав гузаронида мешавад. Интихобот аз тарафи маҷлиси дахлдори Ҷамоат на дертар аз як моҳи пеш аз гузаронидани он таъйин гардида, бо риояи талаботи Қонуни мазкур ташкил карда мешавад.

2. Дар сурати камтар аз як сол қабл аз ба охир расидани муҳлати ваколатҳои маҷлиси дахлдори Ҷамоат хориҷ шудани вакил интихоботи вакили дигар ба ивази вакили хориҷшуда гузаронида намешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

Моддаи 42. Бақайдгирии вакилони Ҷамоат

Комиссияи интихоботи Ҷамоат дар асоси протоколҳои комиссияҳои ҳавзавии интихобот вакилони интихобшударо ба қайд мегирад ва рӯйхати онҳоро тартиб дода, дар муддати на дертар аз 3 рӯзи баъди интихобот ба Ҷамоат пешниҳод намуда, ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва аҳолии шаҳрак ва деҳот хабар медиҳад. Ба вакили Ҷамоат шаҳодатномаи вакилӣ ва нишони сарисинағӣ дода мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431*).

БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ ВА ИНТИҚОЛӢ

Моддаи 43. Шикоят намудан нисбати санадҳои мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот

1. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонанд тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба санадҳои мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба суд шикоят намоянд.

2. Санадҳои Ҷамоат, ки аз рӯи он прокурор эътироз овардааст, дар маҷлиси Ҷамоат баррасӣ карда мешаванд.

3. Санадҳои шӯрои Ҷамоат, ки ба онҳо прокурор эътироз овардааст, аз ҷониби шӯрои Ҷамоат баррасӣ карда мешаванд.

4. Санадҳои раиси Ҷамоат, ки оид ба онҳо прокурор эътироз овардааст, аз ҷониби раис баррасӣ карда мешаванд.

5. Дар сурати қонев нагардидани эътироз, прокурор метавонад нисбати санадҳои шӯрои Ҷамоат ва раиси Ҷамоат ба Ҷамоат мурочиат намояд.

6. Ҳангоми қонев нагардидани эътирозҳои зикргардида прокурор метавонад ба суд мурочиат намояд.

Моддаи 44. Чавобгарӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур
Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 45. Муқаррароти интиқоли

1. Муқаррароти Қонуни мазкур дар қисми интиҳоботи вакилони Ҷамоат аз соли 2010 ва қабули бучети шаҳрак ва деҳот аз соли 2011 оғоз меёбад.

2. Ваколатҳои пешбиниамудаи Қонуни мазкурро мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот то интиҳоботи Ҷамоати нав амалӣ мекунад. Ваколатҳои шӯрои Ҷамоатро то интиҳоби аъзои он раиси Ҷамоат амалӣ менамояд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827*).

Моддаи 46. Аз эътибор соқит дониستاني Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот»

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 1994 «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» (Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1994, №23–24, мод. 450; Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2008, №6, мод. 468, 470) аз эътибор соқит доништа шавад.

Моддаи 47. Мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
5 августи соли 2009, №549

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН **«Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №9-10, мод.546)

Қонуни мазкур вазъи ҳуқуқии забони давлатиро муайян ва истифодаи онро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Вазифаҳои Қонуни мазкур

1. Қонуни мазкур истифодаи забони давлатӣ ва забонҳои дигарро дар фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, инчунин шахсони ҳуқуқӣ, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ, хочагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва соҳибқорони инфиродӣ танзим менамояд.

2. Қонуни мазкур истифодаи забонҳоро дар муносибатҳои шахсӣ танзим намекунад.

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, санадҳои дигари меъерии ҳуқуқӣ, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат аст.

Моддаи 3. Забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон забони тоҷикӣ аст.

2. Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст забони давлатиро донанд.

3. Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода, химоя ва рушди забони давлатиро таъмин менамояд.

4. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, инчунин шахсони ҳуқуқӣ, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ, вазифадоранд барои омӯختани забони давлатӣ ва такмили забондонии кормандон шароит фароҳам оранд.

5. Забони давлатӣ дар ҳама соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешавад.

6. Ҳангоми истифодаи забони давлатӣ риояи муқаррароти қоидаҳои имлои забони адабӣ ҳатмӣ мебошад.

Моддаи 4. Забонҳои дигар

1. Ҳамаи миллатҳо ва халқиятҳои, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, ба истиснои ҳолатҳои, ки Қонуни мазкур пешбинӣ намудааст, ба истифодаи озоди забони модариашон ҳуқуқ доранд.

2. Ҷумҳурии Тоҷикистон барои Ҳимоя ва инкишофи забонҳои бадахшонӣ (помирӣ) ва забони яғнобӣ шароит фароҳам меорад.

БОБИ 2. ЗАБОНИ КОРИИ МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 5. Забони коргузори

Коргузори мақомоти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони давлатӣ сурат мегирад.

Моддаи 6. Забони санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ

Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони давлатӣ таҳия ва қабул карда мешаванд. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузори санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба забонҳои дигар тарҷума карда мешаванд.

Моддаи 7. Забони кории Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Забони кории Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қисмҳои ҳарбӣ ва ҷузъу томҳои он забони давлатӣ аст.

2. Дар машқҳои якҷоя бо кишварҳои хориҷӣ забони дигаре, ки муқаррар шудааст, истифода мешавад.

БОБИ 3. ЗАБОНИ СОҲАҲОИ МАОРИФ, ИЛМ, ФАРҲАНГ ВА ВОСИТАҲОИ АҲБОРИ ОММА

Моддаи 8. Забони таҳсил

1. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил ба забони давлатӣ сурат мегирад.

2. Муассисаҳои томақтабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ, олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаҳои олии таълимӣ метавонанд ба забонҳои дигар низ фаъолият намоянд.

3. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳамаи миллатҳо ва халқиятҳо дар интиҳоби озоди забони таҳсил тибқи қонунгузорӣ шароит фароҳам оварда мешавад.

Моддаи 9. Омӯзиши забони давлатӣ дар муассисаҳои таълимӣ

1. Дар муассисаҳои томақтабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ касбӣ, миёнаи касбӣ, олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаҳои олии таълимӣ омӯзиши ҳатмии забони давлатӣ таъмин карда мешавад.

2. Дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ, омӯзиши забони давлатӣ ҳатмӣ мебошад.

3. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои омӯзиши хати арабиасос ва таъбу нашри адабиёт ба ин хат шароит фароҳам оварда мешавад.

Моддаи 10. Забони илм

1. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон забони илм забони давлатӣ аст.

2. Дар таҳқиқоти илмӣ забонҳои дигар низ метавонанд истифода шаванд.

Моддаи 11. Забони чорабиниҳои фарҳангӣ

1. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои фарҳангӣ ба забони давлатӣ баргузор мегарданд.

2. Чорабиниҳои фарҳангии байналмилалӣ ва байнидавлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони давлатӣ ва ба забонҳои дигар сурат мегиранд.

Моддаи 12. Забони воситаҳои ахбори омма

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон воситаҳои ахбори омма тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони давлатӣ ва ба забонҳои дигар фаъолият менамоянд.

Моддаи 13. Забони эълону реклама

1. Эълону реклама дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони давлатӣ интишор мешавад.

2. Эълону реклама тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забонҳои дигар низ интишор карда мешавад.

Моддаи 14. Забони иттилоот ва коммуникатсия

1. Забони иттилоот ва коммуникатсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон забони давлатӣ аст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифодаи забони давлатӣ дар технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ шароит фароҳам оварда мешавад.

Моддаи 15. Мусоидат ба ҳифз ва рушди забони тоҷикӣ берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳифз ва рушди забони тоҷикӣ берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ дар асоси санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, мусоидат мекунад.

БОБИ 4. ЗАБОНИ КОРГУЗОРИИ ТАШКИЛОТҶО

Моддаи 16. Забони коргузори ташкилотҷо

Коргузори ташкилотҷо, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаъо лият мекунад, ба забони давлатӣ сурат мегирад. Забонҳои дигар тиб қи конунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешаванд.

Моддаи 17. Забони мукотиба

1. Ташкилотҷо, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаъолият мекунад, дар мукотиба бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, инчунин бо шаҳрвандон забони давлатиро истифода менамоянд.

2. Мукотиба бо ташкилотҷо хориҷӣ ба забони давлатӣ ва забоне, ки муқаррар шудааст, сурат мегирад.

БОБИ 5. ЗАБОНИ НОМГУЗОРИ

Моддаи 18. Номгузори ташкилотҷо

1. Номгузори мақомоти ҳокимияти давлатӣ, вазорату идораҷо, инчунин ташкилотҷо дигар, новобаста аз шакли ташкили ҳуқуқӣ, ба забони давлатӣ сурат мегирад.

2. Ҷамаи лавҷаю овезаҷо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони давлатӣ навишта мешаванд.

Номи ташкилотҷо хориҷӣ ва муштарақ ба забонҳои дигар низ баргардонида мешавад.

Моддаи 19. Номгузори маҳалҷо

1. Номгузори, иваз намудани номи вилоятҷо, шаҳрҷо, ноҳияҷо, шаҳракҷо, деҳаҷо, инчунин кӯчаҷо, хиёбонҷо, майдонҷо, боғҳои

фарҳангӣ ва маҳалҳои дигари аҳолинишин тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони давлатӣ сурат мегирад.

2. Ҷумҳурии Тоҷикистон барқарорсозӣ ва ҳифзи номҳои таърихиро дар ҳудуди ҷумҳурӣ таъмин менамояд.

Моддаи 20. Забони матни мӯҳру тамғаҳо, бланкҳо, нархномаҳо ва маводи дигари иттилоотӣ

1. Матни мӯҳру тамғаҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ба забони давлатӣ навишта мешавад.

2. Матни мӯҳру тамғаҳои ташкилотҳо, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва соҳибқорони инфиродӣ ба забони давлатӣ навишта мешавад.

3. Бланкҳо, нархномаҳо ва маводи дигари иттилоотӣ ба забони давлатӣ навишта мешаванд ва дар муносибат бо ташкилотҳои хориҷӣ мумкин аст ба забонҳои дигар низ баргардонида шаванд.

Моддаи 21. Забони матни қоғазҳои қиматнок

Чопи қоғазҳои қиматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони давлатӣ сурат мегирад.

БОБИ 6. ИСТИФОДАИ ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ ДАР МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

Моддаи 22. Забони гуфтушунидҳо ва мукотибот

Гуфтушунидҳо ва мукотибот бо намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулӣ, созмонҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва байнидавлатие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, ба забони давлатӣ ва забонҳои расмӣ онҳо сурат мегиранд. Ҳангоми зарурат, дар гуфтушунидҳо ва мукотибот истифодаи забонҳои дигар маҳдуд карда намешавад.

Моддаи 23. Забони фаъолияти намояндагиҳои дипломатӣ, муассисаҳои консулӣ ва намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷа, созмонҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва байнидавлатӣ

Фаъолияти намояндагиҳои дипломатӣ, муассисаҳои консулӣ ва намояндагиҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмонҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва байнидавлатӣ ба забони давлатӣ, забонҳои расмӣ кишварҳои қарордошта ва созмонҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва байнидавлатӣ сурат мегирад.

Моддаи 24. Забони шартномаҳои байналмилалӣ

Шартномаҳои байналмилалии дучониба ба забонҳои давлатии тарафҳои аҳдкунанда ва шартномаҳои байналмилалии бисёрҷониба ба забонҳои, ки тарафҳо муайян кардаанд, ба имзо мерасанд.

Моддаи 25. Забони пазирай, гуфтушунид ва нишастҳои матбуотӣ бо намояндагони хориҷӣ

Пазирай, гуфтушунид ва нишастҳои матбуотӣ бо иштироки намояндагони давлатҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони давлатӣ ва забони пазируфтаи тарафҳо сурат мегирад.

БОБИ 7. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 26. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани талаботи Қонуни мазкур

Шахсони мансабдор, инчунин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки талаботи Қонуни мазкурро вайрон мекунад, тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 27. Дар бораи аз эътибор соқит кардани Қонуни забони Ҷумҳурии Тоҷикистон

Қонуни забони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июли соли 1989 (Ведомостҳои Совети Олии РСС Тоҷикистон, соли 1989, №15, моддаи 102) аз эътибор соқит карда шавад.

Моддаи 28. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе, 5 октябри с. 2009,
№553

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ПАДАРУ МОДАР ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД»

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2011, №7-8, мод. 616; с. 2016, №3, мод. 147)

(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.03.2016, №1294; аз 17.05.2018, №1532; аз 04.04.2019, №1594)

Мақсади Қонуни мазкур пурзӯр намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ, инчунин ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои фарзанд мебошад.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Муносибатҳое, ки Қонуни мазкур танзим менамояд

Қонуни мазкур масъулияти падару модар ва шахсоне, ки онҳоро иваз мекунад (минбаъд – падару модар), дар таълиму тарбияи фарзанд танзим менамояд.

Моддаи 2. Доираи амали қонуни мазкур

Амали Қонуни мазкур нисбат ба шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста ба маҳалли истиқомати онҳо, шахрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунад ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста ба маҳалли ҷойгиршавии онҳо, татбиқи мегардад, агар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, тартиби дигареро муқаррар накарда бошанд.

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад *(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.05.2018, №1532)*.

Моддаи 4. Мафҳумҳои асосӣ

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
– фарзанд (кӯдак) – шахси ба синни ҳаждаҳсола нарасида;

– шахсоне, ки падару модарро иваз мекунад– васӣ, парастор, фарзандхондагон, шахсоне, ки дар асоси шартнома кӯдакро тарбия мекунад, дигар намояндагони қонунии онҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои, ки кӯдак дар таълиму тарбияи онҳо қарор дорад (минбаъд муассисаҳои таълимӣ);

– васӣ ва парастор – шахсоне, ки ба мақсади ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои шахсони ғайри қобили амал ва қобилияти пурраи амал надошта, аз ҷониби мақомоти васоят ва парасторӣ тибқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудаанд;

– таълим – фаъолияти муштараки падару модар (шахсони онҳоро ивазкунада), омӯзгор ва муассисаи таълимӣ барои инкишофи кӯдак, такмили истеъдод, маҳорат, малака ва қобилияти фикрию ҷисмонии ӯ (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2019, №1594*);

– тарбия – раванди мақсадноки ба воя расонидани фарзанд аз ҷониби падару модар, муассисаи таълимӣ, ҷомеа ва ба зиндагии мустақилона омода намудани ӯ;

– марказҳои дилхушӣ – клубҳои шабона, дискотекларо, толорҳои букмекерӣ ва марказҳои бозии бурднок, тарабхонаҳо ва иншоотҳои дигаре, ки ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ тааллуқ дошта, барои ташкил ва гузарондани чорабиниҳои фароғатӣ ва истироҳатӣ муайян шудаанд (*Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.05.2018, №1532, аз 04.04.2019, №1594*);

– вақти шабона – аз 1 апрел то 30 сентябр – аз соати 22:00 то соати 06:00 ва аз 1 октябр то 31 март – аз соати 20:00 то соати 06:00.

Моддаи 5. Вазифаи падару модар, омӯзгор, давлат ва ҷомеа дар таълиму тарбияи фарзанд

1. Таълиму тарбияи фарзанд вазифаи падару модар, омӯзгор, давлат ва ҷомеа мебошад.

2. Вазифаи падару модар фароҳам овардани шароити моддӣ, молиявӣ, маънавӣ ва равонӣ дар таълиму тарбияи дурусти фарзанд мебошад.

3. Давлат барои таълиму тарбия ва ҳифзи кӯдакони یتим ва маъҷубғамхорӣ намуда, ба онҳо шароити мусоид фароҳам меорад.

БОБИ 2. ҲУҚУҚ ВА ҶАДДАДОРИҲОИ ПАДАРУ МОДАР ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД

Моддаи 6. Баробарии ҳуқуқ ва ҷададорӣҳои падару модар

Падару модар, новобаста ба он ки яққоя ё ҷудо зиндагӣ мекунад, дар таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқ ва ҷададорӣҳои баробар доранд, ба истиснои ҳолатҳои пешбинишудаи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Моддаи 7. Ҳуқуқҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд

Падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқҳои зерин доранд:

– ҳуқуқ ва манфиатҳои фарзандро ҳимоя намоянд; шакл, намуд ва усули таълим, муассисаҳои таълимиро, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо, интихоб намоянд, агар ин шакл, намуд ва усул ба вазъи саломатӣ ва рушди маънавии фарзанд таъсири манфӣ нарасонад;

– дар раванди таълиму тарбия, аз ҷумла назорати сатҳу сифати таълим ва донишандӯзии фарзанд дар муассисаҳои томақтабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ иштирок ва мусоидат намоянд;

– ба мақомоти дахлдор ҷиҳати беҳтар намудани сатҳу сифати таълиму тарбияи фарзанд дар муассисаҳои таълимии томақтабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ бо пешниҳод муроҷиат кунанд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2019, №1594*);

– аз операторон ва провайдерони хизмати алоқаи барқӣ дар бораи аз тарафи фарзанд истифода шудани хизмати алоқаи барқӣ маълумоти дахлдорро ба таври ройгон гиранд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.03.2016, №1294*);

– дар муносибатҳои ҳуқуқӣ намояндаи қонунии фарзанд бошанд;

– риояи ҳуқуқи фарзандро дар раванди таълим дар асоси стандартҳои давлатии таҳсилот талаб намоянд;

– ба фаъолияти муассисаи таълимие, ки фарзандашон дар он таҳсил мекунад, мусоидат намоянд;

– ба раванди таълиму тарбия, мазмуни таҳсилот, давомот ва сатҳу сифати донишандӯзии фарзанд шинос шаванд;

– дигар ҳуқуқхоёро, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррарнамуздааст, амалӣ намоянд.

Моддаи 8. Ёхдадориҳои падару модар дар тарбияи фарзанд

Падару модар дар тарбияи фарзанд ёхдадориҳои зерин доранд:

– ба фарзанд тибқи арзишҳои миллӣ номи нек гузоранд;

– пас аз таваллуд фарзандро дар мӯҳлати то се моҳ аз қайди давлатии сабти асноди ҳолати шахрвандӣ гузаронанд;

– барои ҳифзи саломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ, маънавий ва ахлоқии фарзанд шароит муҳайё намоянд;

– фарзандро ба зиндагии мустақилона омода намоянд;

– фарзандро дар рӯҳияи эҳтиром ба Ватан, қонун, арзишҳои миллӣ ва умуми башарӣ, инчунин бартарии манфиатҳои миллӣ аз шахсӣ тарбия намоянд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2019, №1594*);

– гаштугузори фарзанди то шашсоларо бе ҳамоҳангии шахси аз ҷордаҳсола боло дар кӯча ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ иҷозат надиханд;

– шаъну шарафи фарзандро эҳтиром намоянд ва ба муомилаи бераҳмона нисбат ба ӯ роҳ надиханд;

– новобаста ба чинс, синну сол, қобилияти зехнӣ, ҷисмонӣ ва рӯҳии фарзанд, нисбат ба ӯ баробар муносибат намоянд;

– дар вақти шабона ба марказҳои дилхушӣ рафтани фарзанди то ҳаҷдаҳ солашонро манъ намоянд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.05.2018, №1532*);

– аз соати 18.00 то соати 6.00 ба марказҳои пешниҳоди бозиҳои компютерӣ ё хизматрасонии интернетӣ рафтани фарзанди ноболиғи ҳудро иҷозат надиханд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.05.2018, №1532*);

– кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ, муомилаи дағалона бо атрофиён, ҳалалдор намудани оромӣ, истифодаи суҳанҳои қабех, рафтори дағалона дар кӯчаҳо, хиёбонҳо, майдонҳо, муассисаҳои фароғатӣ, дохили нақлиёт, хобгоҳҳо, манзили зист, дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва муносибати таҳриб-коронаи фарзандро ба муҳити зист пешгирӣ намоянд; ба фарзанди то синни мактабӣ ва фарзанде, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо, таҳсил мекунанд, бо худ овардан ва истифодаи телефонҳои мобилиро манъ намоянд;

– ба фарзанди то синни мактабӣ ва фарзанде, ки дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо, таҳсил мекунанд, бо худ овардан ва истифодаи телефонҳои мобилиро манъ намоянд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019, №1594*);

– ба фарзанд тамошои филмҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ, зӯрварӣ, экстремистӣ ва террористиро манъ намоянд;

– ба фарзанд мутолиа ва паҳн кардани сабтҳои электронӣ (аз ҷумла тариқи телефонҳои мобилӣ), китобҳо, варақаҳо, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва дигар маводи ҷопии дорои хусусияти шаҳвонӣ, зӯрварӣ, экстремистӣ ва террористиро манъ намоянд;

– аз тарафи фарзанд мақсаднок ва мувофиқ ба таълиму тарбияи ӯ истифода шудани интернетро назорат намоянд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.03.2016, №1294*);

– иштироки фарзандро дар фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ, ба истиснои фарзандоне, ки ба таври расмӣ дар муассисаҳои таълимии динӣ ба таълим фаро гирифта шудаанд, иҷозат надиханд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2019, №1594*);

– барои фарзанди то бистсола истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ (аз ҷумла пиво), воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, маҳсулоти тамоку (аз ҷумла нос), инчунин моддаҳои сахттаъсир ва мадхушкунандаро манъ намоянд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019, №1594*);

– иштироки фарзандро дар чорабиниҳои барои ӯ тавсиянашуда иҷозат надиханд;

– гирифтани шаҳодатномаи ҳуқуқи ронандагӣ ва рондани автомо- билро барои фарзанд иҷозат надиханд;

– ба оворагардӣ ва дигар рафторҳои зиддиахлоқӣ машғул шудани фарзанд роҳ надиханд ва барои интихоби касб ба ӯ мусоидат кунанд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2019, №1594*);

– асосҳои гигиенаи шахсӣ, маърифати санитарӣ, фарҳанги шаҳрнишинӣ ва муоширатро омӯзонанд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2019, №1594*);

– ба чалб намудани фарзанд ба корҳои хавфнок ва вазнини ба саломатии ӯ зараровар ва ҳамчунин дигар корҳои, ки ба инкишофи мӯътадили ҷисмонӣ ва равонии фарзанд халал мерасонанд, иҷозат надиханд;

– фарзандро ба фаъолияти соҳибкорӣ ва хариду фурӯш. ба истисноии ҳолатҳои, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат додааст, чалб насозанд;

– бе ҳамроҳии шахси болиғ гаштугузор кардани фарзанди то шонздаҳсоларо дар ҳудуди биноҳои иншооти техникӣ, таҳхонаҳо ва болохонаҳои истиқоматӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, дигар ташкилотҳо, ҳудуди нуктаҳои фурӯши сӯзишворӣ, саристгоҳҳои роҳи оҳан, фурудгоҳҳо ва саристгоҳҳои нақлиёти мусофирбар манъ намоянд;

– дар ҷойҳои чамъиятӣ навиштан, ифлос намудан ва расонидани зарарро аз ҷониби фарзанд манъ намоянд;

– дастрасии фарзандро ба маводи сӯзандаю тарканда пешгирӣ намоянд;

– истифодаи чавоҳирот, зару зевар, дигар ашёҳои қиматбаҳо (ба истисноии як ҷуфт гӯшвора барои духтарон)-ро аз тарафи фарзанд дар муассисаҳои таълимӣ ва ҳолқубиро барои фарзанд манъ намоянд;

– ба шикастани панҷараҳо, санги болои қабрҳо, ҳайкалҳо, ним-пай караҳо ва дигар ороишоте, ки дар оромгоҳҳо ва ҷойҳои таърихию фарҳангӣ мавҷуданд ва таҳриб кардани онҳо аз тарафи фарзанд роҳ надиханд;

– дигар ӯҳдадорихоеро, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, иҷро намоянд.

Моддаи 9. Ҷаҳдадорихои падару мода дар таълими фарзанд

Падару мода дар таълими фарзанд ӯҳдадорихои зерин доранд:

– ба фарзанди то шашсола барои гирифтани таълиму тарбияи томактабӣ шароит фароҳам оваранд;

– ба таълим фаро гирифтани фарзандро таъмин намуда, ба таҳсили ӯ дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ монет нашавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2019, №1594*);

– фарзандро бо воситаҳои зарурии таълимӣ таъмин карда, барои таълими ӯ шароити муносиб муҳайё намоянд;

– риояи пӯшидани либосҳои расмии мактабиро аз ҷониби фарзанд дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот таъмин ва назорат намоянд;

– ба фарзанди имконоти маҳдуди ҷисмонӣ ва рӯҳӣ доштаи худ ба-роӣ таҳсил кардан ва касбу ҳунар омӯхтан шароит муҳайё сохта, иллати ҷисмонӣ ва рӯҳии ўро пинҳон накарда, дар сурати набудани шароит ба-роӣ таълими фарзанд ба муассисаҳои дахлдори давлатии соҳаи маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли мурочиат намоянд;

– аз вазъи фарзанде, ки дар мактаб-интернатҳо ва дигар муассисаҳои махсусгардонидашуда, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо, таълиму тарбия мегирад, хабардор шуда, бо чунин муассисаҳо ҳамкорӣ намоянд ва раванди таълими фарзандро дар ин муассисаҳо зери назорат гиранд;

– донишандӯзӣ ва иштироки фарзандро дар раванди таълим назорат карда, бо омӯзгорон, ҳайати кормандон ва роҳбарияти муассисаи таълимӣ оид ба таълими фарзанд мунтазам ҳамкорӣ намоянд;

– дар маҷлисҳои падару модарон ва дигар ҷорабиниҳои мактабӣ бо даъвати маъмурият тибқи талаботи оинномаи муассисаи таълимӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ иштирок намоянд;

– талаботи оинномаи муассисаи таълимиро, ки фарзандашон дар он ҷо таълим мегирад, иҷро намоянд;

– ҷалби фарзандро барои гирифтани таълим дар таълимгоҳҳои ғайриқонунӣ ё дар назди шахсони алоҳидаи беиҷозатнома фаъолиятку-нанда манъ намоянд;

– таълими динии фарзандро дар хориҷи кишвар берозигии хаттии мақомоти ваколатдори давлатӣ иҷозат надиханд (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2019, №1594*);

– дигар ўҳдадорихоеро, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, иҷро намоянд.

БОБИ 3. ЎҲДАДОРИҲОИ ФАРЗАНДИ БОЛИҒУ ҚОБИЛИ МЕҲНАТ ДАР НИГОҲУБИН ВА ТАЪМИНИ ПАДАРУ МОДАР

Моддаи 10. Ўҳдадорихои фарзанди болиғу қобили меҳнат дар нигоҳубин ва таъмини падару модар

1. Фарзанди болиғу қобили меҳнат ўҳдадор аст, ки падару модари худро нигоҳубин ва таъмин намуда, онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ дастгирӣ намояд.

2. Дар ҳолати иҷро накардани ўҳдадорихои мазкур фарзанди болиғу қобили меҳнат бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

БОБИ 4. ҶҲДАДОРИҶОИ ОМУЗГОР, МАҚОМОТИ ДАВЛАТӢ, МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАҲРАК ВА ДЕҲОТ, МУАССИСА ВА ДИГАР ТАШКИЛОТҶОЕ, КИ МАСЪАЛАҶОИ ВОБАСТА БА ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ КӢДАКРО БА РРАСӢ МЕКУНАНД

*(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.05.2018, №1532;
аз 4.04.2019, №1594)*

Моддаи 11. Мақомоте, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро баррасӣ мекунад *(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.05.2018, №1532)*

1. Масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдак аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, маориф ва илм, фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, адлия, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, андоз, алоқа, оид ба корҳои дин, танзими анбана ва ҷашну маросими миллӣ, кор бо занон ва оила, кор бо ҷавонон ва варзиш баррасӣ карда мешаванд.

2. Дар мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ ва мақомоти худидоракунии муассисаҳои таълимӣ комиссияҳои ҷамъиятӣ оид ба амалигардонии Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешаванд *(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.05.2018, №1532)*.

Моддаи 12. ҶҲДАДОРИҶОИ ОМУЗГОР, МАҚОМОТИ ДАВЛАТӢ, МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАҲРАК ВА ДЕҲОТ, МУАССИСА ВА ДИГАР ТАШКИЛОТҶОЕ, КИ МАСЪАЛАҶОИ ВОБАСТА БА ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ КӢДАКРО БА РРАСӢ МЕКУНАНД *(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019, №1594)*

1. Мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, муассиса ва дигар ташкилотҳое, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро баррасӣ мекунад, ӯҳдадорихоӣ зерин доранд *(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2019, №1594)*:

– ба раванди таълиму тарбия дар низоми таҳсилоти умумӣ ва иловагӣ мусоидат намоянд;

– тарзи ҳаёти солимро таблиғ ва кӯдакони болаёқатро дастгирӣ намоянд;

– кӯдаконеро, ки дар пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо саҳм гузоштаанд ва амалҳои дигарро ба нафъи ҷамъият ва давлат анҷом додаанд, ҳавасманд намоянд *(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2019, №1594)*;

– падару модареро, ки ҳукуку ӯҳдарориҳои худро дар таълиму тарбияи фарзанд муваффақона иҷро менамоянд, аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд;

– оид ба пешгирии ҳукуквайронкуниҳо аз тарафи кӯдакон тадбирҳо андешанд;

– ҳангоми аз тарафи падар ё модар риоя накардани талаботи оинномаи муассисаи таълимӣ ва ӯҳдадориҳои, ки тибқи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршудаанд, бо тартиби муқарраргардида ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат намоянд;

– дар муассисаҳои таълимӣ бо мақсади расонидани кӯмаки педагогӣ, равонӣ, методӣ ба падару модар «Рӯзҳои падару модар»-ро ташкил намоянд;

– дигар чорабиниҳоро оид ба масъалаҳои таълиму тарбияи кӯдакон ва ҳифзи ҳукуку манфиатҳои онҳо ташкил намоянд;

– дигар ӯҳдадориҳои, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, иҷро намоянд.

2. Ҷаҳдҳои омӯзгор оид ба таълиму тарбияи кӯдак мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф муқаррар карда мешаванд.

Моддаи 13. Ҷаҳдҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак

Ҷангоми аз таълиму тарбия дур мондани кӯдак ва ба амали номатлуб даст задани ӯ, инчунин дар мавриди муайян кардани ҳолатҳои, ки ба ҳаёт ва саломатии кӯдак таҳдид менамоянд, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ӯҳдадоранд, ки мақомоти дахлдори давлатиро огоҳ созанд.

БОБИ 5. ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ ВА ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ИҶРО НАКАРДАНИ ӮҲДАДОРИҲО ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД

Моддаи 14. Чораҳои пешгирии барои иҷро накардан ё ба тариқи дахлдор иҷро накардани ӯҳдадориҳои падару модар

Падару модаре, ки вобаста ба вазъи саломатӣ ва моддиашон наметавонанд ӯҳдадориҳои худро оид ба таълиму тарбияи фарзанд қисман ё пурра иҷро намоянд, аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба таъмин фаро гирифта, бо қор таъмин карда мешаванд.

Моддаи 15. Ҷавобгарии падару модар ва омӯзгор дар таълиму тарбияи фарзанд

1. Дар ҳолати иҷро накардан ё ба тариқи дахлдор иҷро накардани ўҳдадорихои вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд, ки дар Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, падару модар ва омӯзгор тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

2. Падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии баробар доранд.

3. Падар ё модаре, ки аз фарзанд ҷудо зиндагӣ мекунанд, барои иҷро накардан ё ба тариқи дахлдор иҷро накардани ўҳдадорихои падару модар, ба истиснои ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунгузорӣ, ҷавобгар мебошанд.

Моддаи 16. Ҷавобгарии мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, муассиса, дигар ташкилотҳо ва шахсони мансабдори онҳо, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро баррасӣ мекунанд

Ҷавобгарии мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот муассиса, дигар ташкилотҳо ва шахсони мансабдори онҳо, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро баррасӣ мекунанд, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад (*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2019, №1594*).

БОБИ 6. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 17. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
2 августи соли 2011, №762

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ НИЗОМИ МАҚОМОТИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН»

Қонуни мазкур низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян карда, асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии фаъолияти онҳоро танзим менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мавзӯи танзим ва доираи амали Қонуни мазкур

1. Мавзӯи танзими Қонуни мазкур вазъи ҳуқуқии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатие, ки ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошанд, инчунин асосҳои ташкили фаъолияти онҳо дар низоми идоракунии давлатӣ мебошад.

2. Амали Қонуни мазкур нисбат ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва дигар мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тартиби ташкил, салоҳият ва фаъолияти онҳо тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд, татбиқ намегардад.

Моддаи 2. Мафҳумҳои асосӣ

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

– мақоми идоракунии давлатӣ – мақоми давлатие, ки вазифаҳои умумии идоракуниро тибқи принсипҳои идоракунии муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муайяни фаъолият амалӣ менамояд;

– мақоми иҷроияи ҳокимияти давлатӣ – шакли ташкилии амалисозии идоракунии давлатиест, ки дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ таъсис дода шуда, фаъолият менамояд;

– низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ – маҷмӯи мақомоте, ки таҳти тобеияти якдигар (муносибатҳои иерархӣ) қарор дош та, функцияҳои идоракунии давлатиро мустақилона ва дар ҳамкориҳои мутақобила татбиқ менамоянд ва ба мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тақсим мешаванд;

– мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ – мақоме, ки дар асоси ваколати ба он воғузор намудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон функцияҳои таҳияву татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи муқарраргардидаи фаъолият ва дигар функцияҳои иҷроияро мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд;

– Ҳамоҳангсозӣ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ маҷмӯи ваколат ва функсияҳое, ки бо мақсади таъмини сиёсати ягона дар соҳаи муайян тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ё шахсони мансабдори алоҳида воғузур карда шудаанд;

– Ғайритаҷаммӯъсозии ҳокимияти иҷроия – раванди тибқи қонун танзимгардидае, ки дар ҷараёни он қисми функсияи мақоми иҷроияи болоии ҳокимияти давлатӣ ба зиммаи мақоми иҷроияи поёнии ҳокимияти давлатӣ воғузур карда мешавад;

– Ғайримутамарказгардонии ҳокимияти иҷроия – раванди дар асоси қонун воғузур намудани қисми ваколатҳои ҳокимият ва ё функсияҳо аз мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба зиммаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилотҳо ва тавсеаи доираи ваколатҳои мақомоти поёнии идоракунии аз ҳисоби мақомоти сатҳи болоӣ;

– шартномаи маъмурий – санади ҳуқуқие, ки дар асоси он мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ мутобики талабот ва шартҳои пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон функсияҳои ҳокимияти давлатиро (ба истиснои функсияҳои назоратӣ) ба зиммаи мақоми иҷроияи поёнии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва ташкилотҳо воғузур менамояд;

– назорати дохилӣ – маҷмӯи тадбирҳои мустақили мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ оид ба гузаронидани санҷиш ва арзёбии фаъолияти воҳидҳои сохторӣ ва шахсони мансабдори ҳамин мақом, ки барои таъмини иҷрои талаботи қонуният, самаранокӣ ва мақсаднокии фаъолияти онҳо нигаронида шудааст;

– назорати хизматӣ – маҷмӯи тадбирҳои мукаммале, ки қонуният, самаранокӣ ва мақсаднокиро дар фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ таъмин менамояд ва тавассути он мақоми иҷроияи болоии ҳокимияти давлатӣ нисбат ба мақоми иҷроияи поёнии ҳокимияти давлатӣ функсияҳои назоратиро анҷом медиҳад.

Моддаи 3. Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатӣ

Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад.

Моддаи 4. Принсипҳои асосии фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ

Принсипҳои асосии фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ инҳоянд:

- волоияти Конституция ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- самарабахшии ҳокимияти давлатӣ ва самтгирӣ ба натиҷаҳои ниҳой;
- риояи манфиатҳои ҷамъиятӣ (оммавӣ);
- ҳисоботдиҳии дақиқ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ;
- ғайритаҷаммуъасозӣ ва ғайримутамарказгардонии ҳокимияти давлатӣ;
- қарорҳои ва риояи одоб дар амал ва қарорҳои хизматчиёни давлатӣ;
- асоснокӣ ва шаффофият зимни тақсиму истифодаи захираҳо ва молияи давлатӣ;
- шаффофият ва дақиқии ташкил ва фаъолият дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ;
- ошкоро будани низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби қисми фаъоли аҳоли ба раванди идоракунии давлатӣ.

Моддаи 5. Низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ

1. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо мебошанд:

- Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- вазоратҳо ва кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- мақомоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- мақомоти машваратӣю маслиҳатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи тартиби муқаррар намудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва барҳам дода мешаванд.

3. Низомнома, Сохтори дастгоҳи марказӣ, Нақшаи идоракунии ва шумораи ниҳоии қарордиҳандаи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардида, аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. Ваколат ва функцияҳои мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар Низомномаи он муқаррар карда мешаванд.

4. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ ва дигар манбаъҳои пешбининамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузори мегарданд.

Моддаи 6. Ҳисоботдиҳанда будан ва ҳамоҳангсозӣ дар низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ

1. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботдиханда мебошанд. Тартиби ҳисоботро Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомномаи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ менамоянд.

2. Ҳисоботдиханда будани мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар ҷараёни назорати хизматӣ, ки Қонуни мазкур пешбинӣ намудааст, амалӣ карда мешавад.

3. Мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи тартиби муқаррар намудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро оид ба таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи дахлдор ҷамоҳанг месозад.

4. Мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар ҷараёни татбиқи функцияҳои ҷамоҳангсозӣ нисбат ба дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҳуқуқ дорад:

– аз дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ маълумоти дахлдорро ба даст орад;

– ба дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ оид ба масъалаҳои, ки таҳти салоҳияташ қарор доранд ва вобаста ба онҳо фаъолияти ҷамоҳангсозӣ сурат мегирад, дастур диҳад;

– дигар ваколатҳои, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, амалӣ намояд.

Моддаи 7. Назорати хизматӣ

1. Дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ барои таъмини қонуният ва мақсаднокии фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ назорати хизматӣ вобаста ба ҳисоботдиханда будан амалӣ карда мешавад. Тартиби амалӣ намудани назорати хизматиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

2. Назорати хизматиро роҳбари мақоми иҷроияи ҳокимияти давлатӣ таъмин менамояд.

3. Назорати хизматӣ тибқи тартиби тобеият мутобиқи қонуни мазкур, дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки назорати хизматиро танзим менамоянд, амалӣ карда мешавад.

4. Роҳбаре, ки назорати хизматиро амалӣ менамояд, метавонад аз мақомоти иҷроияи поёнии ҳокимияти давлатӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, дигар ҳуҷжатҳоро талаб намояд, аз шахсони мансабдор тавзеҳот ва хулоса гирад. Мақомоти дахлдор бояд ҳуҷжат ва тавзеҳоти зикргардидаро дар мӯҳлати на дертар аз се рӯзи қорӣ пешниҳод намоянд, агар мақоми анҷомдихандаи назорати хизматӣ мӯҳлати нисбатан дарозтарро муқаррар накарда бошад.

БОБИ 2. АСОСҲОИ ВАЗЪИ ҲУҚУҚИИ МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ МАРКАЗИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 8. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд Дастгоҳи иҷроия) мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ буда,

фаъолияти он бо мақсади таъмини иҷрои ваколатҳои конституционии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Дастгоҳи иҷроия инчунин дигар вазифаҳоеро, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд, иҷро менамояд.

2. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Дастгоҳи иҷроияро таъсис ва барҳам медиҳад, Роҳбари Дастгоҳи иҷроия, муовини яқум ва муовинони Роҳбари Дастгоҳи иҷроияро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд, бо пешниҳоди Роҳбари Дастгоҳи иҷроия Низомнома ва Сохтори Дастгоҳи иҷроияро тасдиқ мекунад.

3. Функсияҳои асосии Дастгоҳи иҷроия аз инҳо иборатанд:

– таъмини фаъолияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти машваратӣ маслиҳатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– назорат ва санҷиши иҷрои қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешниҳод намудани маълумот оид ба рафти иҷрои онҳо;

– ҳамоҳангсозии таҳияи сиёсат дар соҳаи таъмини амнияти миллий ва рушди миллий, суботи дохилии сиёсӣ дар соҳаҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ, дигар самтҳои мубрами рушди давлат ва таъмини таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаҳои мазкур;

– ҳамоҳангсозии банақшагирии стратегӣ, гузаронидани мониторинги татбиқи сиёсати мувофиқашуда ва нақшаҳои стратегӣ қабулгардида, таҳияи пешниҳодот оид ба тақмили онҳо;

– таҳлили самарабахшии фаъолияти мақомоти давлатӣ, таҳияи тавсияҳо оид ба тақмили минбаъдаи фаъолияти онҳо ва роҳбарии ислоҳоти идоракунии давлатӣ;

– ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷалби онҳо ба раванди таҳия ва татбиқи сиёсат оид ба масъалаҳои мубрами рушди давлатӣ;

– ҳамоҳангсозии омодагӣ ба ҷаласаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– назорати иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– ҳамоҳангсозии ҳамкорӣ мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ бо Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти ҳокимияти судӣ;

– иттилоотонии ҷомеа оид ба фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вобаста ба натиҷаҳои татбиқи сиёсат дар самтҳои мубрами рушди кишвар;

– амалӣ намудани дигар функсияҳое, ки Низомномаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд.

Моддаи 9. Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Роҳбари Дастгоҳи иҷроия роҳбарии умумии фаъолияти Дастгоҳи иҷроияро дар асоси яккасардорӣ анҷом дода, барои иҷрои вазифаҳо ва функцияҳои ба зиммаи Дастгоҳи иҷроия гузошташуда дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулияти шахсӣ дорад.

2. Ваколатҳои Роҳбари Дастгоҳи иҷроия дар Низомномаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.

Моддаи 10. Вазорат

1. Вазорат мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатие мебошад, ки татбиқи сиёсати давлатӣ ва идоракуниро дар соҳаи муайяни фаъолият амалӣ намуда, инчунин дар доираи пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро дар ҳамин соҳа ҳамоҳанг месозад.

2. Вазорат функцияҳои худро мустақиман ё тавассути мақомоти ҳудудии худ анҷом медиҳад.

3. Вазоратро дар низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва барҳам медиҳад. Низомномаи вазоратро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

4. Ба фаъолияти вазорат вазир роҳбарӣ менамояд, ки ӯ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад ва фармон дар ин хусус ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад.

5. Вазир муовини яқум ва муовинон дорад, ки бо пешниҳоди ӯ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.

6. Теъдоди муовинони вазир, воҳидҳои сохтори вазорат ва функцияҳои асосии онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

7. Муовини яқум ва муовинони вазир дар назди вазир ҳисоботдиҳанда мебошанд ва ӯ назорати хизмати фаъолияти онҳоро анҷом медиҳад. Муовинони вазир фаъолияти воҳидҳои сохторӣ ва ташкилотҳои низоми вазоратро тибқи тартиби муқаррарнамудаи Низомномаи вазорат роҳбарӣ менамоянд ва ҳамоҳанг месозанд.

8. Вазорат функцияҳои асосии зеринро анҷом медиҳад:

– таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва идоракуниро дар соҳаи муайянгар дидаи фаъолият;

– ҳамоҳангсозии фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– андешидани тадбирҳо ва таҳияи пешниҳодот оид ба самтҳои асосӣ ва афзалиятҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи дахлдори идоракуниро;

– таҳияи лоиҳаи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои марбут ба соҳаи фаъолияти вазорат ва пешниҳоди онҳо тибқи тартиби муқарраргардида, ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– дар асоси қонунҳо амалӣ намудани танзими меъёрию ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти вазорат ва таҳияи тавсияҳои методӣ оид ба татбиқи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– ҷалб намудани ташкилотҳои ҷомеаи шахрвандӣ, мақомоти худидора кунии шахрак ва деҳот ба таҳияю татбиқи сиёсат ва барномаҳои стратегии рушди давлат;

– амалӣ намудани дигар функцияҳои, ки Низомномаи вазорат ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррарнамудаанд.

9. Дар вазорат таҳти роҳбарии вазир ҳайати мушовара ташкил карда мешавад, ки ба ҳайати он муовинони вазир (аз рӯи вазифа) ва кормандони пешбари вазорат дохил мешаванд. Аъзои ҳайати мушовара ба ғайр аз шахсоне, ки аз рӯи вазифа дохил мешаванд, бо пешниҳоди вазир аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқкарда мешаванд. Қарорҳои ҳайати мушовара тибқи тартиби муқарраргардида бо аксари овози аъзои он қабул карда шуда, бо протокол ба расмӣ дароварда мешаванд ва бо фармоишҳои вазир дар амал татбиқ карда мешаванд.

10. Дар назди вазорат тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад хадамот, агентҳои ва дигар мақомотро оид ба масъалаҳои муайяни фаъолият дар соҳаи идоракунии вазорат таъсис диҳад. Функция ва ваколатҳои мақомоти мазкур дар Низомномаи вазорат ё низомномаҳои ҳамин мақомот пешбинӣ карда мешаванд.

Моддаи 11. Вазир

1. Вазир роҳбарии умумии фаъолияти вазоратро дар асоси яккасари дорӣ анҷом дода, барои иҷрои вазифаҳо ва функцияҳои ба зиммаи вазорат гузошташуда дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулияти шахсӣ дорад.

2. Ваколатҳои вазир дар Низомномаи вазорат муайян карда мешаванд.

Моддаи 12. Кумитаи давлатӣ

1. Кумитаи давлатӣ мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатие мебошад, ки татбиқи сиёсати давлатӣ ва ба танзимдарории байнисоҳавиро амалӣ намуда, инчунин дар доираи пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро дар соҳаи дахлдори фаъолият ҳамоҳанг месозад.

2. Кумитаи давлатӣ функцияҳои худро мустақиман ё тавассути мақомоти худудии худ анҷом медиҳад.

3. Кумитаи давлатиро дар низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва барҳам медиҳад. Низомномаи кумитаи давлатиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

4. Ба фаъолияти кумитаи давлатӣ раис роҳбарӣ менамояд, ки ӯ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад ва фармон дар ин хусус ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси

миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад.

5. Раис муовини якум ва муовинон дорад, ки бо пешниҳоди ӯ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.

6. Теъдоди муовинони раис, воҳидҳои сохтори кумитаи давлатӣ ва функсияҳои асосии онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

7. Муовини якум ва муовинони раис дар назди раис ҳисоботдиҳанда буда, ӯ назорати хизмати фаъолияти онҳоро анҷом медиҳад. Муовинони раис фаъолияти воҳидҳои сохторӣ ва ташкилотҳои низоми кумитаи давлатиро тибқи тартиби муқаррарнамудаи Низомномаи кумитаи давлатӣ роҳбарӣ менамоянд ва ҳамоҳанг месозанд.

8. Функсияҳои асосии кумитаи давлатӣ аз инҳо иборатанд:

– таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва идоракунии дар соҳаи муайяни фаъолият;

– тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоҳангсозии фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ;

– таҳияи пешниҳодот оид ба самтҳои асосӣ ва афзалиятҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаҳои дахлдори идоракунии ва андешидани тадбирҳои ҷиҳати иҷрои онҳо;

– таҳияи лоиҳаи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар бораи масъалаҳои ба соҳаи фаъолияти кумитаи давлатӣ дахлдошта ва пешниҳоди онҳо тибқи тартиби муқарраргардида ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзими меъёрию ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти кумитаи давлатӣ ва таҳияи тавсияҳои методӣ оид ба татбиқи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– ҷалб намудани ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба таҳияи татбиқи сиёсат ва барномаҳои стратегии рушди давлат;

– амалӣ намудани дигар функсияҳое, ки Низомномаи кумитаи давлатӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудаанд.

9. Дар кумитаи давлатӣ таҳти роҳбарии раис ҳайати мушовара ташкил карда мешавад, ки ба ҳайати он муовинони раис (аз рӯи вазифа) ва кормандони пешбари кумитаи давлатӣ дохил мешаванд. Аъзои ҳайати мушовара ба ғайр аз шахсоне, ки аз рӯи вазифа дохил мешаванд, бо пешниҳоди раиси кумитаи давлатӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. Қарорҳои ҳайати мушовара тибқи тартиби муқарраргардида бо аксари овози аъзои он қабул карда шуда, бо протокол ба расмият дароварда мешаванд ва бо қарорҳои раиси кумитаи давлатӣ дар амал татбиқ карда мешаванд.

10. Дар назди кумитаи давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон метавонад хадамот, агентҳо ва дигар мақомотро оид ба масъалаҳои муайяни фаъолият дар соҳаи идоракунии кумитаи давлатӣ таъсис диҳад. Функсия ва вазифаҳои мақомоти мазкур дар Низомномаи кумитаи давлатӣ ё низомномаҳои ҳамин мақомот пешбинӣ карда мешаванд.

Моддаи 13. Раиси кумитаи давлатӣ

1. Раис роҳбарии умумии фаъолияти кумитаи давлатиро дар асоси яккасардорӣ анҷом дода, барои иҷрои вазифаҳо ва функсияҳои ба зиммаи кумитаи давлатӣ гузошташуда дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулияти шахсӣ дорад.

2. Вазифаҳои раиси кумитаи давлатӣ дар Низомномаи кумитаи давлатӣ муайян карда мешаванд.

Моддаи 14. Мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ буда, дар доираи салоҳияти муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи муайяни фаъолият амалӣ менамояд. Ба мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сардор ё директор роҳбарӣ менамояд.

2. Мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон функсияҳои худро мустақиман ё тавассути мақомоти ҳудудии худ анҷом медиҳад.

3. Мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва барҳам дода мешавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбар, муовини якум, муовинони роҳбари мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд ва бо пешниҳоди роҳбари мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Низомнома, Сохтори дастгоҳи марказӣ, Нақшаи идоракунии ва шумораи ниҳоии кормандони ҳамин мақомро тасдиқ мекунад. Мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда мебошад.

4. Функсияҳои асосии мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз инҳо иборатанд:

– тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва пешбурди сиёсати давлатӣ дар соҳаи муқарраршудаи фаъолият;

– ҳамоҳангсозии фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи муайяншудаи фаъолият;

– анҷом додани функсияҳои назоратӣ дар соҳаи муайяншудаи фаъолият;

– таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дар ҳолатҳои пешбини-намудаи санадҳои Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кардани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ чӣ қадар татбиқи функсияҳои худ;

– пешбурди мониторинг ва таҳияи пешниҳод оид ба тақмили фаъолияти мақомоти давлатӣ ва дигар ташкилотҳо дар соҳаи муайяни фаъолият;

– амалӣ намудани дигар функцияҳое, ки Низомномаи мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд.

5. Дар мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тахти роҳбарии роҳбари мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати мушовара ташкил карда мешавад, ки ба ҳайати он муовинони роҳбар (аз рӯи вазифа) ва кормандони пешбари мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд. Аъзои ҳайати мушовара ба ғайр аз шахсоне, ки аз рӯи вазифа дохил мешаванд, бо пешниҳоди роҳбари мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. Қарорҳои ҳайати мушовара тибқи тартиби муқарраргардида бо аксари овози аъзои он қабул карда шуда, бо протокол ба расмӣ дароварда мешаванд ва бо фармоишҳои роҳбари мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амал татбиқ карда мешаванд.

6. Ваколатҳои роҳбари мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Низомномаи мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.

7. Дар назди мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад дигар мақомот оид ба масъалаҳои муайяни фаъолият дар соҳаи идоракунии мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис диҳад. Функция ва ваколатҳои мақомоти мазкур дар Низомномаи мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё низомномаҳои ҳамин мақомот пешбинӣ карда мешаванд.

Моддаи 15. Мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ буда, функцияҳои махсуси иҷроиявӣ, назоратӣ, иҷозатдиҳӣ ва дигар функцияҳоро дар соҳаи муқарраргардидаи фаъолият анҷом медиҳад. Ба мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон раис, сардор, директор роҳбарӣ менамояд.

2. Мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон функцияҳои худро мустақиман ё тавассути мақомоти ҳудудии худ анҷом медиҳад.

3. Мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва барҳам дода мешавад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбар, муовини якум ва муовинони роҳбари мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд. Мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда мебошад.

4. Дар мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тахти роҳбарии роҳбари мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати мушовара ташкил карда мешавад, ки ба ҳайати он муовинони роҳбар (аз рӯи вазифа) ва кормандони пешбари мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон дохил мешаванд. Аъзои ҳайати мушовара ба ғайр аз шахсоне, ки аз рӯи вазифа дохил мешаванд, бо пешниҳоди роҳбари мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. Қарорҳои ҳайати мушовара тибқи тартиби муқарраргардида бо аксари овози аъзои он қабул карда шуда, бо протокол ба расмӣ дароварда мешаванд ва бо фармоишҳои роҳбари мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амал татбиқ карда мешаванд.

5. Ваколатҳои роҳбари мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Низомномаи мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.

6. Дар назди мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад дигар мақомот оид ба масъалаҳои муайяни фаъолият дар соҳаи идоракунии мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис диҳад. Функсия ва ваколатҳои мақомоти мазкур дар Низомномаи мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё низомномаҳои ҳамин мақомот пешбинӣ карда мешаванд.

Моддаи 16. Мақомоти машваратӣ маслиҳатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти машваратӣ маслиҳатӣ таъсис диҳанд, ки дорои ваколатҳои мустақили ҳокимият намебошанд ва функсияҳои идоракунии давлатиро анҷом намедиҳанд.

2. Вазифа ва тартиби фаъолияти мақомоти машваратӣ маслиҳатиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуда, Низомномаи онҳоро тасдиқ менамоянд.

БОБИ 3. АСОСҲОИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ МАРКАЗИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 17. Дастгоҳи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ

1. Барои таъмини фаъолияти мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани ваколатҳои он дастгоҳи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ (минбаъд – дастгоҳ) таъсис дода мешавад.

2. Дастгоҳ таъминоти ҳуқуқӣ, ташкилӣ, илмию таҳлилий, иттилоотӣ ахборотӣ ва дигар намудҳои таъмини фаъолияти мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро амалӣ менамояд.

3. Роҳбари мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ низомномаҳои дастгоҳ ва воҳидҳои сохтории он, басти вазифаҳои дастгоҳро дар доираи сметаи хароҷоти мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ

тасдиқ намуда, оид ба масъалаҳои ташкил ва фаъолияти дастгоҳ фармоиш (қарор) қабул мекунад.

4. Воҳидҳои сохтори дастгоҳ ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба функсия, ваколат ва шумораи ниҳони кормандон метавонанд дар шакли зерин ташкил карда шаванд:

- сарраёсат;
- раёсат;
- шуъба;
- бахш.

5. Воҳидҳои сохтори дастгоҳ шахси ҳуқуқӣ ба ҳисоб нарафта, ҳамчун воҳидҳои ташкилию иҷроиявии таъминкунонда ва ба танзим дароварандаи фаъолияти дастгоҳ буда, Қисми таркибии чудонашавандаи дастгоҳи дахлдор ба ҳисоб мераванд.

6. Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳ, воҳидҳои сохтори он ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, инчунин тартиби намунавии ташаккули воҳидҳои сохтори дастгоҳ, ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

Моддаи 18. Низомномаи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ

1. Низомномаи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ санади меъёрии ҳуқуқӣ буда, аз ҷониби муассиси мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

2. Низомномаи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ маълумоти зеринро дар бар мегирад:

- номи пурра ва маҳали ҷойгиршавии мақом;
- соҳаи фаъолият, ваколат ва вазифаҳои мақом;
- ташкили роҳбарӣ, аз ҷумла самтҳои дақиқи ҳисоботдиҳӣ ва низоми назорати дохилӣ;
- ҳуқуқ ва ўҳдадорихои роҳбари мақом;
- дигар муқаррароти моҳиятан муҳиме, ки аз мушаххасоти фаъолият дар соҳаи идоракунии мақом бармеоянд.

Моддаи 19. Назорати дохилӣ

1. Дар мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон воҳидҳои назорати дохилӣ таъсис дода мешаванд ва фаъолият менамоянд.

2. Назорати дохилӣ бояд инҳоро таъмин намояд:

- риояи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти мақом;

– хифзи молу мулк аз харочоти зиёд, расонидани зарар бинобар истифодаи ғайримақсаднок, идоракунии бесалоҳият ва дигар сабабҳои шабех;

– мақсаднок ва самаранок будани фаъолияти мақом ҳангоми иҷрои вазифаҳои он;

– ҷамъоварӣ, нигоҳдошт ва ба иттилои омма расонидани маълумоти саҳеҳ, саривақтӣ ва боэътимод оид ба фаъолияти мақом.

3. Назорати дохилоро дар мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ роҳбари мақом таъмин менамояд ва барои натиҷабахшии он масъул мебошад.

Моддаи 20. Вогузори функцияҳои ҳокимияти иҷроия

1. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ метавонанд дар ҳолатҳои пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон функцияҳои дорои хусусияти ёрирасон ё функцияи хизмат-расонӣ ба аҳолиро ба зиммаи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилотҳо вогузор намоянд.

2. Вогузори функцияҳои ҳокимияти иҷроия дар ҳолатҳои зайл амалӣ карда мешавад:

– агар чунин имконият тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ ва танзим шуда бошад;

– агар вогузори функцияҳо аз нигоҳи иқтисодӣ асоснок бошад;

– агар ҳангоми иҷрои функцияи мазкур сифати он ҳалалдор нагардад ва ба манфиатҳои оммавӣ зиён наоварад.

3. Вогузор намудани функцияҳо ва амалӣ намудани онҳо дар асоси шартномаи маъмурий анҷом дода мешавад.

4. Тартиби вогузор намудани функцияҳо, ба имзо расонидани шартномаи маъмурий ва амалӣ намудани онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

БОБИ 4. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 21. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 22. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе,
14 апрели соли 2012, №828

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

«ДАР БОРАИ МУРОҶИАТҶОИ ШАХСОНИ ВОҶЕЙ ВА ҲУҚУҚӢ»

Қонуни мазкур муносибатҳоро вобаста ба тартиби пешниҳод ва баррасии муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки чиҳати ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо ва манфиати қонунии онҳо ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳо, муассисаҳо, корхонаҳо, сарфи назар аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ (минбаъд – мақомоту ташкилоти дахлдор), ирсол гардидаанд, танзим менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

– муроҷиатҳо – ариза, дархост, таклиф, шикоятҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки дар шакли хаттӣ, электронӣ ё шифохӣ ба мақомоту ташкилоти дахлдор пешниҳод шудаанд;

– ариза – хоҳиш дар бораи мусоидат намудан ба амалисозии ҳуқуқу озо диҳо ва манфиати қонунии худ, ҳуқуқу озо диҳо ва манфиати қонунии шах сони дигар ё пешниҳод намудани маълумот дар бораи вайрон кардани Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигар, норасоӣҳо дар фаъолияти мақомоту ташкилоти дахлдор ё танқиди фаъолияти шахсони мансабдор, роҳбарон ва кормандони мақомоту ташкилоти дахлдор;

– дархост – хоҳиш дар бораи аз ҷониби шахси ваколатдор дар доираи муқаррароти қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро намудани амали муайян барои қонеъ намудани талаботи муроҷиаткунанда;

– таклиф – тавсия оид ба такмили қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигар, фаъолияти мақомоту ташкилоти дахлдор, рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ, беҳгардонии соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва дигар самтҳои фаъолияти давлат ва ҳаёти ҷомеа;

– шикоят – изҳори норозигӣ нисбат ба амали (беамалии) шахсони мансабдор, роҳбарон ва шахсони ваколатдоршудаи мақомоту ташкилоти дахлдор чиҳати ҳимоя ва барқарор намудани ҳуқуқу озо диҳо ё манфиати қонунии вайронгардидаи худ ё шахсони дигар;

– муроҷиаткунанда – шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ ё намоёнҳои қонунии ӯ, ки ба мақомоту ташкилоти дахлдор оид ба ҳимояи ҳуқуқу озо диҳо ва манфиати қонунии худ, ҳуқуқу озо диҳо ва манфиата қонунии шахсони дигар муроҷиат намудааст;

– муроҷиати электронӣ – муроҷиате, ки ба суроғаи расмӣ почтаи электронии мақомоту ташкилоти дахлдор ворид гардидааст ё дар сомонӣ

расмии мақомоту ташкилоти дахлдор дар шабакаи Интернет ҷойгир карда шудааст;

– мурочиати шифоҳӣ – мурочиате, ки зимни қабули шахсӣ ба шахси мансабдор ё ваколатдоршудаи мақомоту ташкилоти дахлдор изҳор гардидааст ё тавассути алоқаи телефонӣ (мобилӣ) баён шудааст;

– мурочиат тавассути воситаҳои ахбори омма – мурочиати дар матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма вобаста ба ғаёлияти мақомоту ташкилоти дахлдор нашр ё тавассути воситаи ахбори омма паҳнгардида;

– мурочиати дастҷамъона – мурочиати ду ва зиёда шахсон ё аз номи гурӯҳи шахрвандон пешниҳодгардида;

– мурочиати такрорӣ – мурочиати хаттӣ, шифоҳӣ ё электронии такрорӣ ба ҳамон як мақомоту ташкилот, ки дорои далелҳои нав намебошад, бо зикри масъалаҳое, ки доир ба онҳо вобаста ба мурочиати қаблӣ моҳиятан ҷавоб гардонида шудааст ва дар мурочиати навбатӣ вачҳ ё ҳолатҳои нав оварда нашудаанд;

– шахсони баррасикунандаи мурочиат – шахсони мансабдор ва шахсони ваколатдори мақомоту ташкилоти дахлдор, ки бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мурочиатҳоро моҳиятан баррасӣ менамоянд;

– китоби арзу шикоятҳо – китоби шакли ягона, ки барои қайди мурочиатҳо доир ба ғаёлияти мақомоту ташкилоти дахлдор, соҳибкорони инфиродӣ, сифати хизматрасонӣ, иҷрои қарзҳои муайян, молҳои истехсолнамудаи онҳо ва дигарҳо пешбинӣ шудааст.

Моддаи 2. Принципиҳои Қонуни мазкур

Баррасии мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба принципиҳои зерин асос меёбад:

– қонуният;

– адолат;

– баробарӣ дар назди қонун;

– инсондӯстӣ;

– ошкорбаёнӣ;

– илмият;

– талаботи ягона ба мурочиатҳо;

– таъмин ва риояи ҳуқуқи озодиҳо ва манфиатҳои шахсони мурочиаткунанда;

– пурра, ҳамаҷониба, ҳолисона ва дар муҳлати муқарраргардида баррасӣ кардани мурочиатҳо;

– шаффофияти ғаёлият ҳангоми баррасии мурочиатҳо.

Моддаи 3. Қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мурочиат ҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ

Қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

Моддаи 4. Доираи амали Қонуни мазкур

1. Амали Қонуни мазкур нисбат ба мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба мақомату ташкилоти дахлдор татбиқ мегардад, ба истиснои мурочиатҳои, ки тибқи талаботи Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси мурофивии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси иҷроӣ ҷазоӣ ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси мурофиавии ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси расмиёти маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин, мурочиатҳои дигар, ки нисбат ба онҳо ба қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигари пешниҳод ва баррасӣ пешбинӣ шудааст.

2. Муқаррароти Қонуни мазкур ба мукотиботи байни мақомоти давлатӣ ва сохторҳои зертобеи онҳо паҳн намегардад.

БОБИ 2. КАФОЛАТИ ҲУҚУҚИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ ВА ҲУҚУҚӢ БА МУРОЧИАТ

Моддаи 5. Манъ будани маҳдудкунии ҳуқуқ ҳангоми пешниҳоди мурочиатҳо

Ҳангоми амалӣ намудани ҳуқуқи мурочиат маҳдудкунӣ вобаста ба миллат, наҷод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсилот ва молу мулк, инчунин шакли моликият, маҳалли ҷойгиршавӣ, шакли ташкилию ҳуқуқии шахсони ҳуқуқӣ манъ аст.

Моддаи 6. Кафолати амнияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ вобаста ба мурочиати онҳо

1. Таъқиб намудани шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ бинобар мурочиати онҳо ба мақомату ташкилоти дахлдор вобаста ба танкиди ғайриқонунии мақомату ташкилот ё шахсони мансабдору роҳбарони онҳо ҷиҳати барқарор ё ҳимоя намудани ҳуқуқу озодиҳо ва манфиати қонунии худ ё ҳуқуқу озодиҳо ва манфиати қонунии шахсони дигар манъ аст.

2. Ҳангоми баррасии мурочиат бидуни розигии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ифшо намудани маълумоти дар мурочиат зикргардида инчунин, маълумоти ба ҳаёти шахсӣ ва (ё) ғайриқонунии шахси ҳуқуқӣ алоқаманд

манъ аст. Маълумоти дар мурочиати хаттӣ дарҷгардида, ки ба мақомоту ташкилоти дахлдор ирсол карда шуда, ҳалли онҳо ба салоҳияти мақомоту ташкилот ва шахсони ваколатдоршуда мансуб аст, ошкор кардани маълумот ба ҳисоб намеравад.

БОБИ 3. ҲУҚУҚ, УҲДАДОРИҲО ВА ТАЛАБОТ БА МУРОЧИАТҲОИ ШАХСОНИ ВОҶЕЙ ВА ҲУҚУҚӢ

Моддаи 7. Ҳуқуқи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба мурочиат

1. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳуқуқ доранд шахсан ё якҷоя бо дигарон ва (ё) тавассути намояндагони ваколатдори худ дар шакли шифоҳӣ, хаттӣ ва электронӣ ба мақомоту ташкилоти дахлдор мурочиат намоянд.

2. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳуқуқи худро оид ба мурочиатҳо озодона ва ба таври ихтиёрӣ амалӣ менамоянд. Маҷбур намудани шахс барои мурочиат кардан ё ширкат намудан дар пешниҳоди он манъ аст.

3. Амалӣ намудани ҳуқуқ ба мурочиат набояд ҳуқуқ ва озодиҳои шахсони дигарро халалдор созад.

Моддаи 8. Уҳдадориҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ зимни пешниҳоди мурочиатҳо

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ уҳдадоранд:

– матни мурочиатҳои хаттӣ ва ҳуҷҷатҳои заминамударо дар шакли хондашаванда пешниҳод намоянд;

– ба шахсони мансабдор ва шахсони ваколатдори дигар эҳтиромона муносибат намоянд, ба истифодаи ифодаҳои қабеху таҳқиркунанда, таҳдид ба ҳаёту саломатӣ ва молу мулкӣ шахси баррасикунандаи мурочиат ё аъзои оилаи он роҳ надиханд;

– оид ба иваз намудани маҳалли будубош, суроғаи маҳалли истиқомат, рақами телефонҳо, суроғаи почтаи электронӣ сари вақт мақомоту ташкилоти баррасикунандаи мурочиатро огоҳ намоянд;

– уҳдадориҳои дигари пешбиниамудаи Қонуни мазкур ва қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро иҷро намоянд.

Моддаи 9. Қабули шахсӣ

1. Дар мақомоту ташкилоти дахлдор маҳал, рӯз ва соати қабули мурочиат кунанда гонро роҳбарони он муайян мекунанд. Шахсони мансабдор ва шахсони ваколатдоршуда уҳдадоранд дар асоси чадвали тасдиқ-намудаи роҳбари мақомоту ташкилоти дахлдор мурочиат кунанда гонро шахсан қабул намоянд.

2. Қабули шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (намояндагони онҳо) дар маҳалли ҷойгиршавии мақомоту ташкилоти дахлдор, дар рӯз ва соати муайянгардида тибқи чадвали қабулгузаронида мешавад. Ин иттилоот бояд тавассути

дар лавҳаи эълонҳо насб намудани чадвали қабул, чойгир намудани он дар сомонаҳо ва воситаҳои дигари техникӣ дастраси шахрвандон бошад.

3. Муҳтавои мурочиатҳои шифоӣ дар китоби қабули мурочиатку нан дагон дарҷ карда мешавад. Дар сурате, ки ҳодиса ва ҳолатҳои дар мурочиати шифоӣ иброзгардида аён бошанд ва санчиши иловагиро талаб накунад, посух ба мурочиаткунандагон бо розигии онҳо зимни қабули шахсӣ мумкин аст ба тариқи шифоӣ дода шавад ва дар ин бора дар китоби қабули мурочиаткунандагон қайд гузошта мешавад. Агар муро чиати шифоӣ дар рафти қабули шахсӣ бинобар зарурати санчиши иловагӣ ҳалли худро наёбад, ҳуҷҷати алоҳида дар шакли варақаи қабули мурочиаткунанда ба расмият дароварда шуда, дар он муҳтавои мурочиат қайд карда мешавад ва он ҳамчун мурочиати хаттӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад.

4. Мурочиатҳои хаттии зимни қабули шахсӣ супоридашуда, ба қайд гирифта шуда, бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур баррасӣ карда мешаванд.

5. Шахсони мансабдор ва шахсони ваколатдоршуда ҳуқуқ надоранд, қабули шахсони воқеӣ ва намояндаи шахсони ҳуқуқиро рад намоянд, агар масъалаҳои дар мурочиат зикршуда ба салоҳияти ҳамин мақомоту ташкилот мансуб бошанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки қаблан зимни қабули шахсӣ муро чиати мурочиаткунанда айнан бо ҳамин мазмун ҳал гардида, дар ин хусус ӯ хабардор бошад ё ин ки тавассути мактуб ҷавоб (мурочиати такрорӣ) ирсол гардида бошад.

6. Агар дар мурочиат масъалаҳои гузошта шуда бошанд, ки ҳалли онҳо ба салоҳияти мақомоту ташкилоти дахлдор дохил намешавад, ба мурочиаткунанда дар хусуси ба кадом мақомот мурочиат намудан фаҳмонида мешавад.

7. Агар мурочиаткунанда зимни қабули шахсӣ нисбати шахси мансабдор ё шахси ваколатдоршудае, ки қабули шахсиро анҷом медиҳад муносибати беэҳтиромона зоҳир намуда, ба истифодаи ифодаҳои қабех, таҳқиркунанда, таҳдид ба ҳаёту саломатии ӯ ё аъзои оилааш роҳ диҳад, шахси мансабдор ё шахси ваколатдоршуда ҳуқуқ дорад қабулро қатъ намояд.

8. Бо қарори роҳбари мақомоту ташкилоти дахлдор қабули шахсии сайёр, инчунин номнавис намудани пешакиро барои чунин қабул ташкил қардан мумкин аст.

9. Ҳангоми қабули шахсӣ бо қарори роҳбари мақомоту ташкилоти дахлдор ва розигии хаттии мурочиаткунанда мумкин аст воситаҳои техникӣ махсус ба монанди, сабти видеоӣ ё аудиоӣ, расмгирӣ истифода шаванд.

10. Зимни мурочиати шифоӣ мурочиаткунанда бояд ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро пешниҳод намоянд. Намояндаи

мурочиаткунанда, инчунин бояд хуччатҳои тасдиқкунандаи ваколаташро пешниҳод намояд.

Моддаи 10. Талабот ба мурочиатҳои хаттӣ

1. Шахси воқеӣ дар мурочиати хаттӣ бояд насаб, ном, номи падар, суроғаи маҳалли истиқомат, маълумот оид ба маҳали воқеии истиқомат (агар чунин ҳолат ҷой дошта бошад), муҳтавои мурочиатро дарҷ намуда, онро имзо намояд.

2. Дар мурочиати шахси ҳуқуқӣ бояд номи пурраи шахси ҳуқуқӣ, суроғаи маҳалли ҷойгиршавӣ, сана, рақами содиротӣ ва муҳтавои мурочиат нишон дода шаванд. Мурочиат бояд аз ҷониби шахси мансабдор ё ваколатдоршуда имзо карда шавад.

3. Ба мурочиатҳое, ки тавассути намояндаи шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ пеш ни ҳод карда мешаванд, хуччати тасдиқкунандаи ваколатаи намоянда замима карда мешавад.

4. Мурочиатҳои хаттӣ тавассути хизматрасонии алоқаи почта, зимни қабули шахсӣ, тавассути хаткашон ё бо роҳи сабт намудани арзу шикоят ё таклифҳои худ дар китоби арзу шикоятҳои мақомату ташкилоти дахлдор пешниҳод карда мешаванд.

5. Ҳангоми зарурат, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои тасдиқи ваҷҳҳои хуччатҳо (мавод) ё нусхаи онҳоро ба мурочиати хаттиашон замима менамоянд.

Моддаи 11. Талабот ба мурочиатҳои электронӣ

1. Мурочиатҳои электронӣ дар шакли хуччати электронии бо имзои электронии рақамӣ тасдиқшуда ва дорои дигар маълумотҳои барои хуччатҳои электронӣ ҳатмӣ, ки қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, пешниҳод карда мешавад.

2. Дар мурочиатҳо насаб, ном, номи падари шахси воқеӣ, номи пурраи шахси ҳуқуқӣ, суроғаи почтаи электронии мурочиаткунандагон ва муҳтавои мурочиат зикр карда мешаванд.

3. Мурочиатҳои электронӣ метавонанд дорои маълумоти иловагӣ дар бораи мурочиаткунанда бошанд, аз ҷумла маҳалли ҷойгиршавӣ, рақами факс, рақами телефон ва дигарҳо.

Моддаи 12. Талабот ба мурочиатҳо тавассути алоқаи телефонӣ (мобилӣ)

1. Мурочиатҳое, ки ба воситаи алоқаи телефонӣ (мобилӣ) ба мақомату ташкилоти дахлдор арз карда мешаванд, бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур баррасӣ карда мешаванд.

- Зимни мурочиат намудан тавассути алоқаи телефонӣ (мобилӣ) бояд муҳтавои мурочиат, насаб, ном ва номи падари мурочиаткунанда,

суроғаи маҳалли истиқомат ё ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ, рақами телефон (мобилӣ) суроғаи почтаи электронӣ баён карда шаванд.

2. Шахси мансабдор ё шахси ваколатдоршуда, ки мурочиати телефонӣ (мобилӣ)-ро қабул намудааст, дар шакли варақаи қабули мурочиати телефонӣ (мобилӣ) ҳуҷҷати алоҳида, таҳия мекунад, ки дар он муҳтавои мурочиат, насаб, ном ва номи падари мурочиаткунанда, суроғаи маҳалли истиқомат ё ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ, рақами телефон (мобилӣ), суроғаи почтаи электрониро дарч карда, онро бо имзои худ тасдиқ менамояд.

БОБИ 4. ТАРТИБИ ПЕШНИҲОД ВА МУРОЧИАТҲОИ ШАХСОНИ ВОҶЕЙ ВА ҲУҚУҚӢ ВА БАРРАСИИ ОНҲО

Моддаи 13. Тартиби пешниҳоди мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ

1. Мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ бевосита ба мақомату ташкилоти дахлдор, ки баррасии масъалаҳои дар мурочиат дарчгардида ба салоҳияти онҳо мансуб аст ё бо тартиби тобеияти идоравӣ ба мақомоти болоӣ, ки шахси амалаш мавриди шикоят қарор гирифта тобеи он аст, пешниҳод карда мешаванд.

2. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳуқуқ доранд шахсан ё тавассути намояндаи ваколатдори худ мурочиати хаттии худро ба мақомату ташкилоти дахлдор ба воситаи алоқаи почта ё почтаи электронӣ ирсол намоянд. Ба манфиати ноболиғон, шахсони ғайриқобили амал ё қобилияти амалашон маҳдуд бо тартиби пешбиниамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони қонунии онҳо ё мақомоти ваколатдор мурочиатхоро пешниҳод менамоянд.

Моддаи 14. Муҳлати пешниҳоди мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ

1. Барои пешниҳоди ариза, дархост, таклиф аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ муҳлат муқаррар карда намешавад.

2. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳуқуқ доранд шикоятҳои худро дар муддати се сол аз рӯзи огоҳ шудани онҳо оид ба вайрон гардидани ҳуқуқу озодиҳо ва манфиати қонунии худ пешниҳод намоянд.

3. Барқарор намудани муҳлати бо сабабҳои узрнок гузаронидашуда (бемории вазнин, маъҷубӣ, сафари хизмати дарозмуддат ва ғайра), ки бо ҳуҷҷатҳои дахлдор тасдиқ гардидаанд, ба ваколати роҳбари мақомату ташкилоти дахлдор (шахси бо супориши ӯ баррасикунандаи мурочиат) мансуб мебошад.

Моддаи 15. Қабул, бақайдгирӣ ва баҳисобгирии мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ

1. Мурочиатҳое, ки бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур пешниҳод шудаанд, бояд аз ҷониби мақомоти ташкилоти дахлдор қабул карда, дар варақаи иттилоотӣ ба қайд гузошта ва бо додани рақами алоҳида ба ҳар як мурочиат ба ҳисоб гирифта шаванд. Рад кардани қабули мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ манъ аст.

2. Мурочиатҳои воридгардида, новобаста ба тобеияти идоравии онҳо, бояд дар мақомоти ташкилоти дахлдор ба қайд гирифта шаванд.

3. Баҳисобгирии мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти ташкилоти баррасикунандаи мурочиат анҷом дода мешавад.

4. Тартиби коргузори ва баҳисобгирии омори оид ба мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

5. Масъулият оид ба ташкили қабул, бақайдгирӣ, дар муҳлати муқарраргардида баррасӣ намудан ва баҳисобгирии омории мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба зиммаи роҳбарони мақомоти ташкилоти дахлдор вогузор карда мешавад.

6. Баррасии мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ройгон мебошад, агар бо қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигар пешбинӣ нагардида бошад.

Моддаи 16. Ҳуқуқҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ зимни баррасии мурочиати онҳо

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки мурочиат пешниҳод намудаанд, ҳуқуқдоранд:

- дар баррасии мурочиат бевосита ширкат намоянд;
- шахсан ба шахсони мансабдор ва ваколатдоршудае, ки мурочиатро баррасӣ мекунанд, вачҳҳои худро изҳор кунанд;
- барои тасдиқи мурочиати худ ҳуҷжатҳо ва маводи иловагиро пешниҳод ё дар бораи талаб кардани онҳо дархост намоянд;
- бо маводи ҷамъовардашуда шинос шаванд, агар ин ҳолат ҳуқуқу озодиҳо ва манфиати қонунии шахсони дигарро халалдор насозад, инчунин ҳуҷжатҳо дорои маълумоти сирри давлатӣ ё дигар сирри бо қонун ҳифзшаванда набошанд;
- оид ба рафти баррасии мурочиат маълумот гиранд;
- аз рӯи моҳияти масъалаҳои дар мурочиат изҳоршуда ҷавоби хаттӣ гиранд, ба истиснои ҳолатҳои дар қисми 1 моддаи 19 Қонуни мазкур зикргардида, дар бораи фиристодани мурочиат ба мақомоти ташкилоти дахлдори дигар, ки ҳал кардани масъалаҳои дар мурочиат изҳоршуда ба салоҳияти онҳо мансуб аст;

– то моҳиятан баррасӣ гардидани мурочиат чиҳати бозпас намудани он дархост намоянд;

– қуброни зарари расонидашударо аз шахсони гунаҳгор бо тартиби муқаррарнамудани қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон талаб намоянд;

– нисбат ба натиҷаи баррасии мурочиат ё аз амал (беамалӣ)-и шахсони баррасикунандаи мурочиат бо тартиби муқаррарнамудани қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон ба мақомоти болоӣ ва (ё) суд шикоят намоянд;

– ҳуқуқҳои дигари пешбининамудани Қонуни мазкур ва қонунгузори Чумхурии Тоҷикистонро амалӣ намоянд.

Моддаи 17. Уҳдадорҳои мақомоти ташкилоти дахлдор, ки мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро баррасӣ менамоянд

1. Мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ба мақомоти ташкилоти дахлдор воридгардида бо тартиби муқаррарнамудани Қонуни мазкур мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.

2. Мақомоти баррасикунандаи мурочиат уҳдадоранд:

– баррасии воқеъбинона, ҳолисона, беғаразона ва саривақтии мурочиатҳоро таъмин намуда, масъалаҳои гузошташударо ҳангоми зарурат бо иштироки мурочиаткунандагон, даъвати шахсони дахлдор санҷанд;

– барои пурра, ҳолисона ва ҳамаҷаҳади баррасӣ намудани мурочиат аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва аз мақомоти ташкилоти дахлдор маводи заруриро талаб намоянд;

– барои барқарор кардан ва (ё) ҳифзи ҳуқуқи озодиҳо ва манфиатҳои қонунии вайрон гардидаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ чораҷӯӣ намоянд;

– аз рӯи моҳияти масъалаҳои дар мурочиат гузошташуда, ба истисноии ҳолатҳои дар қисмҳои 1 ва 4 моддаи 19 Қонуни мазкур пешбинигардида, ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ посухи хаттӣ диҳанд;

– мурочиаткунандаро дар мӯҳлати се рӯз аз лаҳзаи қабули қарор оид ба ирсали мурочиат барои баррасӣ аз рӯи тобеият ба дигар мақомоти ташкилоти дахлдор хабардор намоянд;

– мурочиатро асоснок ва тибқи қонун ҳал намуда, иҷрои онро назорат намоянд;

– посух ба мурочиат бояд бо забони давлатӣ ва ҳангоми мавҷуд будани дархост инчунин бо забоне, ки мурочиат навишта шудааст, вобаста ба ҳар як масъалаи гузошташуда, бо асосноккунии тасдиқ ё рад намудани ҳолатҳои зикршуда ва бо назардошти меъёрҳои қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон, ки ба роҳбарӣ гирифта шудаанд, омода карда шавад;

– доир ба натиҷаи баррасии мурочиат ба мурочиаткунанда иттилоот диҳанд;

– тартиби шикоят намуданро ба мурочиаткунанда нисбати натиҷаи баррасии мурочиат (посух ба мурочиат) фаҳмонида диҳанд;

– маълумотҳоро оид ба баррасии мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мунтазам таҳлил намуда, барои баргараф намудани сабабу

ша роитҳое, ки боиси вайронкунии ҳукуку озодиҳо ва манфиатҳои қонунии шах сони воқеӣ ва ҳукуқӣ гардидаанд, тадбирҳо андешанд;

– уҳдадорҳои дигари пешбиниамудаи Қонуни мазкур ва қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро иҷро намоянд.

Моддаи 18. Муҳлати баррасии мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ

1. Мурочиатҳои ба мақомату ташкилоти дахлдор пешниҳодшуда дар давоми си рӯз ва мурочиатҳое, ки омӯзишу таҳқиқи иловагиро талаб намеkunанд, дар муҳлати понздаҳ рӯз аз рӯзи ба қайд гирифта шуданашон баррасӣ карда мешаванд.

2. Дар ҳолатҳои истисноӣ, инчунин дар ҳолатҳои пешбиниамудаи қисми 2 моддаи 20 Қонуни мазкур роҳбари мақомату ташкилоти дахлдор ҳукуқ дорад муҳлати баррасии мурочиатро ба муддати на зиёдтар аз сӣ рӯз тамдид намуда, дар ин хусус ба мурочиаткунанда дар муҳлати се рӯз хабар расонад.

Моддаи 19. Фиристондани мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ барои баррасӣ ба мақомату ташкилоти дахлдор аз рӯи тобеият

1. Мурочиатҳои хаттӣ, ки ҳалли масъалаҳои дар он гузошташуда ба салоҳияти мақомот ва ташкилоти дахлдор мансуб нест, дар давоми се рӯз аз рӯзи ба қайд гирифтани ба мақомату ташкилоти салоҳиятдоре, ки ҳалли масъалаҳои дар мурочиатҳо дарҷгардида ба тобеияти онҳо мансубанд, ирсол карда мешавад. Дар ин хусус мурочиаткунанда ба таври хаттӣ огоҳ карда мешавад.

2. Мақомату ташкилоти дахлдор дар мавриди ба баррасии дигар мақомату ташкилот ирсол намудани мурочиати хаттӣ, ҳангоми зарурат метавонанд аз онҳо оид ба натиҷаи баррасии мурочиат маълумот талаб намоянд.

3. Ба шахси мансабдор ё роҳбари мақомату ташкилоти дахлдор, ки қарор ё амал (беамалӣ)-и ӯ мавриди шикоят қарор гирифтааст, ирсол намудани шикоят барои баррасӣ манъ аст.

4. Агар мурочиат маълумотҳои заруриро барои ирсол намудани он ба мақомату ташкилоти салоҳиятдор надошта бошад, он дар муҳлати се рӯз ба муаллиф баргардонидани мешавад ва ба ӯ ҳукуқи бо тартиби муқарраргардида ба мақомоти болоӣ ва (ё) суд шикоят овардан нисбат ба қарор ё амал (беамалӣ) тавзеҳ дода мешавад.

Моддаи 20. Моҳиятан баррасӣ намудани мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ

1. Мурочиатҳое, ки ба мақомату ташкилоти дахлдор ворид гардидаанд, аз ҷониби шахсони мансабдор ва шахсони ваколатдоршуда, ки

баррасии мурочиатҳо ба зиммаашон вогузор карда шудааст, баррасӣ карда мешаванд.

2. Барои пурра, ҳолисона ва дар муҳлати муқаррарнамудаи Қонуни мазкур баррасӣ намудани мурочиатҳо шахсони мансабдор ва шахсони ваколатдоршуда ҳуқуқ доранд ҳангоми зарурат барои гирифтани маълумотҳои иловагӣ дар доираи ваколатҳои худ аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мақомату ташкилоти дахлдор мавод талаб намоянд. Мақомату ташкилоти дахлдор тибқи дархости мақомоти баррасикунандаи мурочиат уҳдадоранд дар муҳлати панҷ рӯз пас аз ворид шудани дархост маълумоти талабшударо ирсол намоянд, ба истиснои ҳуччатҳои (мавод), ки дорои маълумоти сирри давлатӣ ё сирри дигари бо қонун ҳифзшаванда мебошанд ва ба онҳо тартиби махсуси пешниҳод муқаррар гардидааст. Дар сурати ғайриимкон будани пешниҳоди маълумот, мақомату ташкилоти пешниҳодкунандаи маълумот дар ин ҳусус бояд дар муҳлати се рӯз ба таври хаттӣ мақомоти баррасикунандаи мурочиатро хабардор намоянд.

3. Мурочиатҳои хаттӣ дар сурате баррасишуда эътироф карда мешаванд, агар ҳамаи масъалаҳои дар мурочиат зикрфта ҳал гардида, барои таъмини ҳифз, амалигардонӣ ва барқарорсозии ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои қонунии мурочиат кунанда чораҳо андешида, ба мурочиаткунанда ҷавоби хаттӣ ирсол шуда бошад.

4. Дар сурати дар ҳузури мурочиаткунанда ҳал гардидани масъалаҳои дар мурочиат зикршуда, ба мурочиаткунанда ҷавоби хаттӣ фиристонда намешавад, агар ӯ ҷавоби хаттиро талаб накунад. Дар чунин ҳолат натиҷаи баррасии мурочиат бевосита дар ҳуди матни мурочиат ё дар китоби арзу шикоятҳо қайд гардида, мурочиаткунанда бо имзо онро тасдиқ менамояд.

5. Мурочиати шифоҳӣ дар сурате баррасигардида ҳисоб меёбад, ки ҳамаи масъалаҳои зимни қабули шахсӣ ё тавассути алоқаи телефонӣ (мобилӣ) изҳоршуда ҳал гардида, барои таъмини ҳифз, амалигардонӣ ва барқарорсозии ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ чораҳо андешида, дар ин ҳусус мурочиаткунанда хабардор шуда бошад.

6. Ҳангоми дар мурочиатҳо мавҷуд набудани дархост, таклиф ё шикоят вобаста ба фаъолияти мақомату ташкилот ё дар онҳо зикр гардидани сипосмандӣ, чунин мурочиатҳо ба маълумот гирифта шуда, ба онҳо ҷавобҳо ирсол карда намешаванд.

7. Шахсони мансабдор ё ваколатдоршудаи мақомот ё ташкилоти дахлдор, ҳангоми зарурат метавонанд бевосита мурочиатҳоро бо баромадан ба маҳал (баррасии сайёр) баррасӣ намоянд.

8. Посухи мурочиатҳоро роҳбар ё шахси ба он ваколатдоршудаи мақомату ташкилоти дахлдор имзо менамояд.

9. Посух ба мурочиатҳои дар шакли электронӣ ё тавассути алоқаи телефонӣ (мобилӣ) пешниҳодшуда, ба суроғаи почтаи электронии дар

мурочиат нишондодашуда ё ин ки дар шакли хаттӣ ба суроғаи маҳалли истиқомати шахсони воқеӣ ё ҷойгиршавии шахсони ҳуқуқӣ ирсол карда мешавад.

Моддаи 21. Баррасии мурочиатҳои алоҳида

1. Мурочиатҳои хаттӣ ва электроние, ки дар онҳо насаб, ном, номи падари шахси воқеӣ, маълумот дар бораи суроғаи маҳалли истиқомат ё номи пурраи шахси ҳуқуқӣ ва суроғаи маҳалли ҷойгиршавии он зикр нашудаанд ё хато нишон дода шудаанд, инчунин бе имзо (имзои электронии рақамӣ) пешниҳод шудаанд, мурочиатҳои беном дониста шуда, мавриди баррасӣ қарор намегиранд, агар онҳо дорои маълумот оид ба тайёри барои содир кардани ҷиноят ё ҷинояти содиршуда набоянд.

2. Мурочиатҳои хаттӣ ва электроние, ки дар онҳо насаб, ном, номи падари шахси воқеӣ, маълумот дар бораи суроғаи маҳалли истиқомат ё номи пурраи шахси ҳуқуқӣ ва суроғаи маҳалли ҷойгиршавии он ба таври аниқ зикр ёфтаанд, вале бидуни ризоят ва иҷозати мурочиаткунанда пешниҳод шудаанд, мавриди баррасӣ қарор дода намешаванд.

3. Мурочиатҳои, ки нисбат ба қарори суд пешниҳод шудаанд, дар муҳлати се рӯз аз рӯзи ба қайд гирифта шудан ба мурочиаткунанда, ки онро ирсол намудааст, бо тавзеҳ додани тартиби шикоят овардан нисбат ба қарори суд баргардонида мешаванд.

4. Мурочиатҳои дастҷамъона бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур баррасӣ карда мешаванд. Ҳангоми зарурат, агар мурочиатҳои дастҷамъона диққату эътибори махсуси ҷамъиятиро талаб намоянд, онҳо ба таври сайёр дар маҳалли истиқомат ё маҳалли ҷойгиршавии мурочиаткунандагон баррасӣ карда мешаванд, агар аз мурочиатҳо тартиби дигар барнаояд.

5. Агар ҳалли масъалаи дар мурочиат зикргардида ба якчанд мақомот ё ташкилот вобаста бошад, мурочиат дар қисми дахлдор аз ҷониби мақомот ё ташкилоте, ки ба он мурочиат ворид гардидааст, баррасӣ карда шуда, ба мурочиаткунанда доир ба салоҳияти мақомот ё ташкилоти дигар мансуб будани қисми масъалаи пешниҳодшаванда ва ҳуқуқи ӯ ба мурочиат ба мақомату ташкилоти салоҳиятдор фаҳмонида мешавад.

6. Дар сурати ба якчанд суроға ирсол шудани ҳамон як мурочиат, ки аз ҷониби мақомату ташкилоти салоҳиятдор, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, баррасӣ карда мешавад. Дар ин сурат мақомату ташкилоти дигар бо тартиби пешбининамудаи қисми 1 моддаи 19 Қонуни мазкур мурочиатро ба мақомату ташкилоти салоҳиятдор ирсол менамоянд.

7. Мурочиатҳои, ки дар матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма нашр ё тавассути онҳо паҳн гардидаанд, бо тартиб ва муҳлати

муқаррарнамудаи Қонуни мазкур баррасӣ шуда, аз натиҷаи он ба шахсони манфиатдор хабар расонида мешавад.

8. Мақомоту ташкилоти дахлдор ҳангоми қабул намудани мурочиатҳои хаттӣ, ки дар он ифодаҳои қабелӣ ё таҳқиққунанда, таҳдид ба ҳаёт, саломатӣ ва молу мулк баён гардидаанд, ҳуқуқ доранд чунин мурочиатҳоро бе ҷавоб монанд. Дар ин ҳусус ба мурочиатқунанда оид ба номумкин будани суиистифода аз ҳуқуқи мурочиат хабар дода мешавад ё бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти салоҳиятдор шикоят пешниҳод карда мешавад.

9. Агар хондани матни мурочиатҳои хаттӣ ғайриимкон бошад, ба ҷу-нин мурочиатҳо посух дода намешавад ва дар ин ҳусус дар муҳлати се рӯз аз рӯзи ба қайд гирифтани мурочиат ба мурочиатқунандае, ки мурочиатро ирсол намудааст, дар сурати хонда шудани ному насаб ва суроғаи маҳалли истиқомат ё маҳалли ҷойгиршавӣ хабар дода мешавад.

10. Мурочиатҳои тақрориро баррасӣ намуда, шахси мансабдор ё шахси ваколатдоршуда ҳуқуқ доранд, мукотиботро бо мурочиатқунанда бинобар беасос будани мурочиати навбатӣ қатъ намоянд, агар мурочиати зикргардида ва мурочиати қаблӣ ба ҳамон як мақомоту ташкилоти дахлдор бо ҳамон як муҳтаво ирсол шуда, натиҷаҳои санҷиши муқаммал мавҷуд бошанд. Аз натиҷаи қатъ гардидани баррасии мурочиати тақрорӣ мурочиатқунанда хабардор карда мешавад.

11. Агар додани посух аз рӯи моҳияти масъалаҳои дар мурочиатҳо гузошташуда бе ифшо намудани маълумотҳои дорой сирри давлатӣ ё сирри дигари бо қонун ҳифзшаванда ғайриимкон бошад, ба мурочиатқунанда дар ин ҳусус хабар дода мешавад.

12. Дар сурати бартараф гардидани сабабҳои, ки бинобар ҷой доштани онҳо мурочиат баррасӣ нагардида буд, мурочиатқунанда ҳуқуқ дорад ба мақомоту ташкилоти дахлдор тақроран мурочиат намояд.

Моддаи 22. Бе баррасӣ мондани мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ

Мурочиатҳои хаттӣ бе баррасӣ монда мешаванд, агар:

– тавассути намояндагони шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пешниҳод гардидаанд, вале онҳо ҳуҷҷатҳои тасдиққунандаи ваколатҳояшонро надоранд;

– ба талаботи пешбининамудаи қисмҳои 1, 8 ва 9 моддаи 21 Қонуни мазкур ҷавобгӯ набошанд;

– ҳангоми қабули шахсӣ ҳуҷҷатҳои тасдиққунандаи шахсияти мурочиат қунанда ё намояндаи ӯ пешниҳод карда нашаванд;

– ба талаботи моддаҳои 9-12 Қонуни мазкур ҷавобгӯ набошанд.

БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 23. Чуброни зарари расонидашуда ва харочоти сарфшуда зимни баррасии мурочиатҳо

1. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳуқуқ доранд барои барқарор намудани зарар ва чуброни зарари маънавии дар натиҷаи амал (беамалӣ)-и ғайриқонунии мақомоту ташкилоти дахлдор зимни баррасии мурочиат расонидашуда, бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд мурочиат намоянд.

2. Дар сурати аз тарафи мурочиаткунанда дидаву доништа дар мурочиат нишон додани маълумоти бардурӯғ, харочоти мақомоту ташкилоти дахлдор, ки зимни баррасии он сарф шудааст, бо қарори суд аз мурочиаткунанда рӯёнида мешавад.

Моддаи 24. Назорати риояи тартиби баррасии мурочиатҳо

Мақомоту ташкилоти дахлдор дар доираи салоҳияти худ риояи тартиби баррасии мурочиатҳоро назорат карда, муҳтавои мурочиатҳои дохилшударо ҳар нимсола мавриди таҳлил қарор дода, ҷиҳати ошкор ва бар-тараф сохтани сабабҳои риоя нагардидани ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ тадбирҳо меандешанд.

Моддаи 25. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 26. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мурочиатҳои шахрвандон»

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 декабри соли 1996 «Дар бораи мурочиатҳои шахрвандон» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1996, №24, мод. 368; с. 1998, №10, мод. 79; с. 2006, №11, мод. 469; с. 2007, №7, мод. 666; с. 2010, №12, қ. 1, мод. 805; с. 2012, №7, мод. 687) аз эътибор соқит доништа шавад.

Моддаи 27. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
23 июли соли 2016, №1339

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ МУҚОВИМАТ БА КОРРУПСИЯ»

Қонуни мазкур асосҳои ҳукукиро ташкилии муқовимат ба коррупсияро муайян намуда, ба ҳифзи ҳукуку озодиҳои инсон ва шахрванд, манфиатҳои давлату ҷомеа, таъмини амнияти миллий, фаъолияти муътадили мақомоти давлатӣ ва беғаразӣ дар хизмати давлатӣ равона гардидааст.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

– **коррупсия** – кирдоре (ҳаракат ё беҳаракатие), ки аз ҷониби шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахсони ба он баробаркардашуда бо истифода аз мақоми хизмати худ ва имкониятҳои он барои ба манфиати худ ё шахси дигар ғайриқонуний ба даст овардани неъматҳои моддӣ ғайримоддӣ, бартарӣ ё имтиёзҳои дигар содир карда мешавад, инчунин ба ин шахс бевосита ё бавосита додани неъматҳои моддӣ ғайримоддӣ, бартарӣ ё имтиёзҳои дигар ба субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд бо мақсади моил кардан ё мукофотонидани онҳо барои содир намудани ҷунин ҳаракатҳо ба манфиати шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ;

– **муқовимат ба коррупсия** – фаъолияти субъектҳои муқовимат ба коррупсия дар самти пешгирӣ, ошкор кардан, кушодан, таҳқиқу тафтиши ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд ва ба ҷавобгарӣ кашидани субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд, баргараф намудани сабабу шароитҳои бавучудоварандаи коррупсия ва оқибатҳои ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ;

– **ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд** – ҳуқуқвайронкуниҳои бо Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинишудае, ки барои коррупсия шароит ба вучуд оварда, аз ҷониби субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд содир шуда, боиси ҷавобгарии бо қонунгузорӣ муқарраршудаи интизомӣ, маъмурӣ, граждонӣ ва ҷиноятӣ мегарданд;

– **субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд** – шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор, яъне шахсе, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати махсус мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ ё мансабҳои давлатии хизмати давлатиро мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол менамояд, шахси мансабдори мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот, инчунин шахсони ба он баробаркардашуда (шахсе, ки бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати номзад ба ишғоли мансабҳои давлатии интихобӣ ё узви мақомоти интихоботии давлатӣ ба қайд гирифта шудааст, шахсони мансабдори субъектҳои хоҷагидори

давлатӣ, субъектҳои хоҷагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, шахсони мансабдори ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, шахсони мансабдори давлатҳои хориҷӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва намоёндагӣҳои онҳо, ки бо мақомоти давлатӣ, шахси мансабдор, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибат доранд), шахсе, ки хизматрасониҳои давлатиро амалӣ менамояд, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ;

– **вазифаҳои давлатӣ** – вазифаҳои, ки дар асоси Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардида, ба ваколатҳои давлат, мақомоти он ва шахсоне, ки мансабҳои давлатиро ишғол менамоянд, дохил мешаванд;

– **истифода аз мақоми хизматӣ ё имкониятҳои он** – истифодаи якдафъаина, такрорӣ ё мунтазам аз вазифаҳои давлатӣ ва имкониятҳои он, инчунин барқарор намудани алоқаҳои устувор бо як ё як чанд шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахсони ба он баробаркардашуда, бо шахс ё гурӯҳи алоҳида бо мақсадҳои дар сарҳати якуми ҳамин модда номбаршуда, ки ба манфиатҳои шахс, давлат ва ҷомеа таҳдид мекунад ё зарар мерасонад;

– **хешовандон** – зан, шавҳар, фарзанд, падару модар, бародар, хоҳар, инчунин падару модар, бародар, хоҳар ва фарзандони зан ё шавҳар, амак, тағо, хола, амма, кудо, келин, домод, бародарзода, хоҳарзода, фарзандхондагон, фарзандхондшудагон, инчунин шахси дигаре, ки бо шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахсони ба он баробаркардашуда якҷоя зиндагӣ карда, хоҷагии умумӣ мебаранд;

– **манфиати давлатӣ** – ҳама гуна манфиате, ки бо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар ва ҳифз карда мешавад;

– **манфиати шахсӣ** – ҳама гуна манфиате, ки ба қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти моддию ғайримоддии шахс равона карда мешавад;

– **бархӯрди манфиатҳо** – ҳолати манфиатдориҳои шахсии субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд, ки хангоми иҷрои вазифа метавонад боиси ба амал омадани ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ гардад ва ба манфиатҳои шахси воқеӣ, ҳуқуқӣ, ҷомеа ва давлат зарар расонад;

– **пешгирии коррупсия** – фаъолияти субъектҳои муқовимат ба коррупсия дар самти огоҳ, пешгирӣ, ошкор, бақайдгирӣ, кушодан, таҳқиқу тафтиши кирдорҳои коррупсионӣ ва бартараф намудани сабабу шароитҳои, ки ба содиршавии ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд мусоидат мекунад;

– **хавфҳои коррупсионӣ** – эҳтимолияти ҷой доштан ва ба вуҷуд омадани сабаб ва шароитҳои, ки метавонанд ба ҳар шакл ба содиршавии ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд мусоидат намоянд.

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба коррупсия

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба коррупсия ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад.

Моддаи 3. Доираи амали Қонуни мазкур

Қонуни мазкур нисбат ба субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд паҳн мегардад, агар дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

Моддаи 4. Принципҳои асосии муқовимат ба коррупсия

Муқовимат ба коррупсия дар асоси принципҳои зерин амалӣ мегардад:

- 1) қонуният;
- 2) адолат;
- 3) афзалияти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
- 4) баробарии ҳама дар назди қонун;
- 5) шаффофият ва ошкорбаёнӣ;
- 6) ногузир будани ҷавобгарӣ барои содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд;
- 7) пешгирӣ ва бартараф намудани оқибатҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд;
- 8) таъмини амнияти шахсӣ ва қафолати ҳуқуқии шахсе, ки дар муқовимат ба коррупсия мусоидат менамояд;
- 9) ҳамкориҳои мақомоти давлатӣ бо ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ.

БОБИ 2. ВАКОЛАТҲОИ СУБЪЕКТҲОИ МУҚОВИМАТ БА КОРРУПСИЯ

Моддаи 5. Салоҳияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия дорой салоҳияти зерин мебошад:

- самтҳои асосии сиёсати давлатиро оид ба муқовимат ба коррупсия муайян менамояд;
- стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсияро тасдиқ менамояд;
- Шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис медиҳад, ҳайат ва низомномаи онро тасдиқ менамояд;
- ваколатҳои дигареро, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардаанд, амалӣ менамояд.

Моддаи 6. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия дорои салоҳияти зерин мебошад:

– сиёсати давлатиро дар самти муқовимат ба коррупсия, таъминоти таш килӣ, рушд ва таҳкими моддию техникий субъектҳои бевосита ба коррупсия муқовиматкунандаро татбиқ менамояд;

– ваколатҳои дигареро, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардаанд, амалӣ менамояд.

Моддаи 7. Субъектҳои муқовимат ба коррупсия

Субъектҳои муқовимат ба коррупсия аз субъектҳои бевосита ба коррупсия муқовиматкунанда ва субъектҳои бевосита ба коррупсия иштирок менамоянд, иборат мебошанд.

Моддаи 8. Субъектҳои бевосита ба коррупсия муқовиматкунанда

1. Субъектҳои бевосита ба коррупсия муқовиматкунанда инҳо мебошанд:

1) Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

2) Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

3) Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

4) Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

5) Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

6) Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

7) Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

8) Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

9) судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2. Барои иҷрои вазифаҳои муқовимат ба коррупсия роҳбарони субъектҳои муқовимат ба коррупсия масъул мебошанд.

Моддаи 9. Ваколатҳои субъектҳои бевосита ба коррупсия муқовиматкунанда

1. Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия дорои ваколатҳои зерин мебошад:

1) сиёсати давлатиро дар самти муқовимат ба коррупсия татбиқ менамояд;

2) муқовимат ба коррупсияро дар тамоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳои дигар, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқиашон, амалӣ менамояд;

3) санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти муқовимат ба коррупсия таҳия ва мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд;

4) фаъолияти субъектҳои муқовимат ба коррупсияро дар самти муқовимат ба коррупсия ҳамоҳанг месозад;

5) корҳои таҳлилий ва мониторинги вазъи муқовимат ба коррупсияро анҷом медиҳад, натиҷаи онро барои баррасӣ ва андешидани чораҳо ба мақомоти дахлдори давлативу ҷамъиятӣ ирсол менамояд;

б) ҳавфҳои коррупсиониро дар тамоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳои дигар, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқиашон, таҳлил менамояд ва чораҳои зарурӣ меандешад;

7) самаранокии чораҳои муқовимат ба коррупсияро таҳлил намуда, барои такмил додани онҳо таклифҳо пешниҳод менамояд;

8) ҷинойтҳои ба коррупсия алоқамандро ошкор ва тафтиш намуда, ҷиҳати огоҳ, пешгирӣ, ошкор ва бартараф намудани сабабу шароитҳои бавучудоварандаи коррупсия ва оқибатҳои ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ чораҳои самаранок меандешад;

9) фаъолияти мақомоти давлатиро оид ба гузаронидани арзёбии зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳлил ва ҳамоҳанг менамояд;

10) ваколатҳои дигари пешбининамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистонро амалӣ менамояд.

2. Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия дорои ваколатҳои зерин мебошад:

1) назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро татбиқ менамояд ва дар мавриди ошкор намудани ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳо меандешад;

2) ҳамкориҳои ҳуқуқии байналмилалиро барои расонидани ёрии ҳуқуқӣ, истирдоди шахсони ҷинойтҳои коррупсионӣ содирнамударо, ки дар ҳудуди давлати хориҷӣ қарор доранд, мутобиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон амалӣ мегардонад;

3) фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқро дар самти таҳқиқ ва тафтиши ҷинойтҳои ба коррупсия алоқаманд ҳамоҳанг месозад;

4) хангоми дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор намудани омилҳои бавучудоварандаи коррупсия ҷиҳати бартараф намудани онҳо ба субъектҳои ҳуқуқэҷодкунанда ё ба мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия пешниҳод манзур менамояд;

5) таҳлил ва арзёбии маълумоти омӯрӣ оид ба вазъи муқовимат ба коррупсияро анҷом медиҳад;

б) ваколатҳои дигари пешбининамудаи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистонро амалӣ менамояд.

3. Ваколатҳои Вазорати корҳои дохилию Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия бо роҳи андешидани чораҳои пешгирӣ ва ошкор кардани ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд амалӣ карда мешаванд.

4. Ваколатҳои Вазорати мудофия ва Гвардияи миллию Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи гузаронидани чорабиниҳои зиддикоррупсионӣ дар соҳаи идоракунии ҳарбӣ ва Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд.

5. Ваколатҳои Кумитаи давлатии амнияти миллию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия тавассути андешидани чорабиҳои пешгирикунанда ва ошкорсозандаи ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд, ки ба амнияти миллию таҳдид менамоянд, амалӣ карда мешаванд.

6. Ваколатҳои Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия тавассути андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати пешгирӣ ва ошкор намудани ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд ҳангоми интиқоли молу маҳсулот аз сарҳади гумрукию Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд.

7. Ваколатҳои мақомоти судӣ дар самти муқовимат ба коррупсия бо тартиби пешбининамудаи Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд.

Моддаи 10. Субъектҳои, ки дар муқовимат ба коррупсия иштирок менамоянд

Субъектҳои, ки дар муқовимат ба коррупсия иштирок менамоянд, инҳо мебошанд:

- 1) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 2) Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 3) Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 4) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 5) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 6) Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 7) Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 8) Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 9) Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- 10) Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 11) Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 12) Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 13) Хадамоти иҷрои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 14) Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 15) Бонки миллии Тоҷикистон;
- 16) мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;
- 17) мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот;
- 18) мақомоти дигари давлатӣ;
- 19) субъектҳои хоҷагидор;
- 20) ташкилотҳои ғайрииттиҳодатӣ;
- 21) намоёндагҳои созмонҳои байналмилалӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад;
- 22) шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ.

Моддаи 11. Ваколатҳои субъектҳои, ки дар муқовимат ба коррупсия иштирок менамоянд

Субъектҳои, ки дар муқовимат ба коррупсия иштирок менамоянд, дар доираи ваколати худ мунтазам тарғибу ташвиқи зиддикоррупсиониро мегузаронанд, иҷрои талаботи стратегия ва барномаҳои давлатии зиддикоррупсиониро таъмин менамоянд, бо мақсади ошкор ва баргараф намудани сабабу шароитҳои ва хавфҳои коррупсионӣ таҳлили фаъолиятро анҷом медиҳанд.

Моддаи 12. Шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми машваратӣ буда, бо мақсади ҳамроҳсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷиҳати амалигардонии чораҳои муқовимат ба коррупсия аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад ва ба ӯ ҳисоботдиҳанда мебошад.

Моддаи 13. Комиссияи ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия

1. Ҷиҳати пешгирии коррупсия дар маҳалҳо дар назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ комиссияи ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия таъсис дода мешавад.
2. Низомномаи намунавии комиссияи ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия дар назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз тарафи Шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

БОБИ 3. ПЕШГИРИИ КОРРУПСИЯ

Моддаи 14. Пешгирии коррупсия ва роҳҳои амалигардонии он

Пешгирии коррупсия яке аз чораҳои муқовимат ба коррупсия буда, бо роҳҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- 1) тарғибу ташвиқи зиддикоррупсионӣ;
- 2) таълиму тарбияи зиддикоррупсионӣ;
- 3) таҳлили хавфҳои коррупсионӣ;
- 4) мониторинги зиддикоррупсионӣ;
- 5) экспертизаи зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ;
- 6) чораҳои назорати давлатии молиявӣ;
- 7) талаботи махсус нисбати довталабони вазифаҳои давлатӣ ва шахсон ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор;
- 8) мамониат ба роҳи таъин ё интихоб шудан ба мансабҳои давлатӣ ва мансабҳои ба онҳо баробаркардашуда;
- 9) қорӣ намудани маҳдудиятҳо вобаста ба иҷрои вазифаҳои мансаби давлатӣ ва мансаби ба он баробаркардашуда.

Моддаи 15. Тарғибу ташвиқи зиддикоррупсионӣ

1. Тарғибу ташвиқи зиддикоррупсионӣ чораҳои мақсадноки фаҳмонда диҳии муқовимат ба коррупсия буда, тавассути воситаҳои ахбори омма, шабакаи интернет, суҳбату вохӯриҳо бо аҳоли ва роҳҳои дигари дар қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида амалӣ карда мешаванд.

2. Тарғибу ташвиқи зиддикоррупсионӣ аз тарафи субъектҳои муқовимат ба коррупсия мутобиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд.

Моддаи 16. Таълиму тарбияи зиддикоррупсионӣ

1. Таълиму тарбияи зиддикоррупсионӣ бо роҳи қорӣ намудани барномаи таълимӣ бо мақсади аз худ кардани дониш, маҳорат ва масъулият оид ба огоҳ, пешгирӣ ва ошкор намудани ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд, дар ҷомеа ба вучуд овардани муносибати оштинопазир бо ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд, баланд бардоштани савияи дониш ва фарҳанги ҳуқуқӣ амалӣ карда мешаванд.

2. Таълиму тарбияи зиддикоррупсионӣ мутобиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд.

Моддаи 17. Таҳлили хавфҳои коррупсионӣ

1. Таҳлили хавфҳои коррупсионӣ бо мақсади ошкор намудани сабабу шароитҳои, ки ба коррупсия мусоидат менамоянд ё метавонанд ба он замина гузоранд, ҳамчунин таҳияи тавсияҳо чихати аз байн бурдани таъсири онҳо гузаронида мешавад.

2. Тартиби гузаронидани таҳлили хавфҳои коррупсионӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Моддаи 18. Мониторинги зиддикоррупсионӣ

1. Мониторинги зиддикоррупсионӣ бо роҳи мушоҳида, санчиш, таҳқиқ, омӯзиш, таҳлил, арзёбӣ ва пешбини ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ, омилҳои бавучудоварандаи коррупсия, инчунин татбиқи стратегия, барнома ва нақшаҳои муқовимат ба коррупсия, тадқиқоти сотсиологӣ, маълумот оид ба огоҳонидан, пешгирӣ, ошкор, бақайдгирӣ, бартараф, санчишу тафтиш намудан ва натиҷаи баррасии ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ дар суд ва мақомоти дигари ваколатдори давлатӣ гузаронида мешавад.

2. Натиҷаи мониторинги зиддикоррупсионӣ барои баррасӣ ва андешидани чораҳо ба мақомоти дахлдори давлатӣ ва ҷамъиятӣ фиристода мешавад.

Моддаи 19. Экспертизаи зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ

Экспертизаи зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар асоси муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи экспертизаи зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» гузаронида мешавад.

Моддаи 20. Чораҳои назорати давлатии молиявӣ

1. Бо мақсади пешгирӣ ва ошкор намудани кирдорҳои коррупсионӣ дар вазорату идораҳо ва ташкилотҳои дигар, ки дар онҳо маблағҳои буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ истифода карда мешаванд, бо роҳи гузаронидани санчишҳои молиявӣ чораҳои назорати давлатии молиявӣ амалӣ карда мешаванд.

2. Тартиби амалӣ намудани назорати давлатии молиявиро қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Моддаи 21. Талабот нисбати довталабони мансабҳои давлатӣ ва шахсони барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор

1. Бо мақсади роҳ надодан ба суиистифода аз мақоми хизмати худ ва имкониятҳои он ба манфиатҳои шахсӣ, гурӯҳӣ ва шахсони дигар дар Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати довталабони мансабҳои давлатӣ, шахсони барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор, инчунин шахсони ба онҳо баробар карда шуда маҳдудият ва уҳдадорӣҳои махсус муқаррар карда мешаванд.

2. Таъин (интиҳоб) шудан ба мансаби давлатӣ ба сифати шахсе, ки барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор шудааст ва шахси ба он баробар карда шуда маъноии ихтиёран ба зимма гирифтани ин уҳдадорӣ ва маҳдудиятҳоро дорад.

3. Маҳдудият ва уҳдадориҳо нисбати шахрвандоне, ки ба сифати номзад ба мансабҳои давлатии интихобӣ ба қайд гирифта шудаанд, бо қонунгузорӣ дар бораи интихобот муқаррар карда мешаванд.

4. Довталабони мансабҳои давлатӣ ва мансабҳои ба онҳо баробаркардашуда ҳангоми таъин (интихоб) шудан, шахсони барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ва шахсони мансабдори давлатии ба онҳо баробаркардашуда, ҳангоми дар мансаб будан уҳдадоранд ҳар сол ба ҷойи қор ва мақомоти андозии ҷои зист эълomia дар бораи даромадҳо ва вазъии молумулкии худ пешниҳод намоянд.

5. Роҳбарони мақомоти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ҳангоми таъин (интихоб) ба мансаб ва ҳангоми дар мансаб будан уҳдадоранд ҳар сол оид ба вазъии молумулкии худ ба мақомоти болоии худ ва оид ба даромад ба мақомоти андозии ҷои зист маълумот пешниҳод намоянд.

Моддаи 22. Мамониат барои таъин ё интихоб шудан ба мансабҳои давлатӣ ва мансабҳои ба онҳо баробаркардашуда

1. Шахс дар чунин мавридҳо наметавонад ба мансабҳои давлатӣ ё мансабҳои ба онҳо баробар карда шуда таъин ё интихоб шавад:

1) доштани доғи судӣ барои ҷиноятҳои аз беэҳтиётӣ содиркарда;

2) агар барои содир кардани ҷиноятҳои қасдона маҳкум шуда бошад ё дар асоси моддаи 32 Кодекси муҳофизатии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои содир намудани ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шуда бошад;

3) эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд дар бораи маҳдуд намудани қобилияти амал ё ғайри қобили амал эътироф намудани шахс;

4) надоштани таҳсилот, ихтисос ё собиқаи кори дахлдоре, ки мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъин ё интихоб шудан ба мансабҳои давлатӣ ва мансабҳои ба онҳо баробаркардашуда ҳатмӣ мебошад;

5) бевосита дар итоат, таҳти назорат ё ҳисобот диҳанда будани мансаби ишғолшаванда ё ишғолнамудаи ӯ ба мансабҳои, ки онро ҳешовандони ӯ ишғол кардаанд;

6) дар сурати соҳиб шудан ба шахрвандии давлати хориҷӣ ё аз даст додани шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин шахси бешаҳрванд будан, ба истиснои ҳолатҳои, ки таъин ё интихоби чунин шахсон ба хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътироф намудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида бошанд;

7) мавридҳои дигаре, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.

2. Мамониатҳои, ки дар қисми 1 моддаи мазкур пешбинӣ шудаанд, ба мансабҳои ташкилоти давлатӣ ва субъектҳои хоҷагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, татбиқ карда мешавад.

3. Дар сурати риоя накардани мамониати дар қисми 1 моддаи мазкур пешбинишуда, қарори ба мансаб таъин ё интихоб шудани шахс бо эътироз ё пешниҳоди прокурор, дастури хатгӣ ё пешниҳоди мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ё бо ташаббуси худи мақомоти қарорро қабул карда ё мақомоти болоӣ бо тартиби муқаррар намудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бекор карда мешавад.

Моддаи 23. Маҳдудият вобаста ба иҷрои вазифаҳои мансаби давлатӣ ва мансаби ба он баробаркардашуда

1. Ба шахси барои иҷрои вазифаҳои мансаби давлатӣ ваколатдор ва мансаби ба он баробаркардашуда иҷрои корҳои зерин манъ аст:

1) ба ҷаъолияти мақомоти дигари давлатӣ, ки ба доираи ваколатҳои мансабиаш дохил нест, даҳлат намояд;

2) ба кори дигари музнок машғул шавад, ба истиснои ҷаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ;

3) аз рӯи масъалаҳои вобаста ба ҷаъолияти мақомоти давлатие, ки дар он хизмат мекунад, бевосита тобеъ ё тахти назорати он мақомот қарор дорад, ҳамчун вакили шахси сеюми штирок намояд;

4) шахсан ё ба воситаи шахсони боваринок ба ҷаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад;

5) дар бонкҳои хориҷие, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаъолият доранд, суратҳисобҳо кушояд ва пасандозҳо дошта бошад;

6) захираҳои молиявӣ, моддию техникаӣ, нақлиётӣ, захираҳои дигари давлатӣ ё ҷамъиятӣ ва иттилооти хизмати ро ба мақсадҳои ғайри хизматӣ истифода намояд;

7) аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои хизмате, ки ҳангоми амалигардонии ваколаташ анҷом додааст ё ба манфиати шахси дигар анҷом додааст, подош (дар намуди пул, мол, хизматрасонӣ, истироҳат, хароҷоти нақлиёт ва ғайра) гирад, ба шахсони мансабдори болоӣ тухфа диҳад ё хизмат расонад;

8) аз ҳисоби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ ба саёҳат ва сафарҳои дохилӣ ва хориҷӣ равад, табобат ва истироҳат намояд, ба истиснои сафарҳо бо даъвати ҳешовандон ва мутобиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон ё бо мувофиқаи байни мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақомоти давлатии кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ, ки аз ҳисоби онҳо сурат мегиранд;

9) супоришу дастурҳои хизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои динӣ ва субъектҳои хоҷагидорро, ки ба ҷаъолияти мақомоти давлатӣ дахлдоранд, иҷро намояд ё мақоми хизмати худро ба манфиати онҳо истифода барад;

10) барои дар матбуот, радио ва телевизион интишор ва паҳн кардани мақолаю баромадҳои дар чорабиниҳои расмӣ ба сифати хизматии

давлатӣ баён карда, ки таҳияи онҳо ба уҳдадории хизматиаш дохил мешавад, музд гирад.

2. Шахсони барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда уҳдадоранд дар муҳлати на дертар аз понздаҳ рӯзи кории пас аз ба хизмати давлатӣ дохил шудан ҳиссаи дар сармояи оинномавии (шариконаи) ташкилоти тичоратӣ дошташонро ба шахси дигар бо ҳуқуқи идораи ба боварӣ асос ёфта диҳанд.

3. Шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ва шахсони ба он баробаркардашуда тухфаҳои ҳангоми баргузории чорабиниҳои протоколӣ, сафарҳои хизматӣ ва чорабиниҳои дигари расмӣ гирифтаашро ҳамчун молумулки давлатӣ бояд бо санади дахлдор ба мақомоте, ки дар он фаъолият менамояд, супорад, ба истиснои армуғон ва тухфаҳои дигари рамзӣ, ки арзиши умумии онҳо дар давоми сол аз сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд набошад.

4. Риоя накардани маҳдудиятҳои номбурда бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба ҷавобгарӣ кашидан асос мегардад.

БОБИ 4. ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИҲОИ БА КОРРУПСИЯ АЛОҚАМАНД ВА ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ОНҲО

Моддаи 24. Ҳуқуқвайронкуниҳое, ки барои коррупсия шароит ба вучуд меоваранд ва ҷавобгарӣ барои онҳо

1. Ба ҳуқуқвайронкунии барои коррупсия шароит ба вучудоваранда кирдорҳои зерини шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ва шахсони ба он баробаркардашуда дохил мешаванд:

1) истифода аз мақоми хизмати худ дар ҳалли масъалаҳое, ки ба манфиатҳои шахсӣ, ҳешовандон ё шахсони сеюм алоқаманданд;

2) монеъ шудан ё даҳолати ғайриқонунӣ ба иҷрои фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва назоратӣ дар ҳудуди муайян ё нисбати объектҳо ва ё шахсони мушаххас;

3) иштирок ба сифати намояндаи манфиатдори шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ аз рӯи қорҳои мақомоте, ки ин шахс дар он ҷо қор мекунад ё дар тобеияти вай қарор дорад, ё ин ки фаъолияти онҳоро назорат мекунад, аз ҷумла иштирок ба сифати ҳимоятгари ҷамъиятӣ ё намоянда (ба истиснои ҳолатҳои намояндагии қонунӣ) аз рӯи парвандаҳои граждани, иқтисодӣ, ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ;

4) иштирок дар қиморбозиҳои пулӣ ё қиморбозиҳои дигари дорои хусусияти молумулкӣ бо шахсони мансабдори болоӣ ё тобеъ ва ё аз ягон ҷиҳат тобеияти хизмати дошта;

5) машғул шудан ба фаъолияти соҳибқорӣ, иштирок дар идоракунии фаъолияти ҷамъияти хоҷагидор ё ташкилоти дигари тичоратӣ, аз ҷумла дар ҳайати мақомоти идоракунии ташкилоти тичоратӣ, ки узвият дар онҳо бе нишон додани манфиати махсуси шахсӣ ғайриимкон аст, ба истиснои ҳолатҳои пешбини намудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

б) узвият дар мақомоти идоракуни, шӯроҳои нозирон ё парасторон, мақомоти дигари ташкилотҳои ғайритижоратии хориҷӣ ва воҳидҳои сохтори дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияткунандаи онҳо, агар дар қонунгузорӣ ё шартномаҳои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад;

7) пешбарӣ ё таъин шудан ба мансаб ба сифати шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахсони ба он баробаркардашуда, дар сурати мавҷуд будани мамониатҳо барои ишғол намудани чунин мансаб, ки дар моддаи 22 Қонуни мазкур пешбинӣ шудаанд ва ё дидаву дониста риоя накардани маҳдудияти пешбиниамудаи ҳамин Қонун доир ба хизмати яққояи ҳешовандон, дидаву дониста, ғайриқонунӣ аз мансаб озод намудан ё ба мансаби дигар гузаронидани кормандон;

8) пешниҳоди бартариҳои бо Қонун пешбиниғардида зимни таъин ё пешбарӣ ба хизмати давлатӣ, таҳсил, фаъолияти илмӣ ва фаъолияти дигари ба онҳо монанд;

9) риоя накардани тартиби бо қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршудаи баррасии мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ба эътибор нагирифтани бартарӣ, имтиёзҳо ва навбати бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда ҳангоми ҳалли онҳо;

10) ҳангоми амалӣ намудани фаъолият ва ҳуқуқу уҳдадорҳои мансабӣ аз рӯи ғараз ва манфиати шахсӣ қабул кардани қарорҳо ва санадҳои дигари ғайриқонунӣ, содир намудани амалҳои ғайриқонунӣ, аз ҷумла ҷиҳати ба қор қабул намудан, аз қор озод намудани шахс ва амалҳои дигаре, ки ҳуқуқу манфиатҳои шахсони дигари воқеӣ ва ҳуқуқиро ҳалалдор месозанд ва ба онҳо зарар мерасонанд.

2. Содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳои дар қисми 1 моддаи мазкур пешбинишуда аз ҷониби шахсони барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахсони ба онҳо баробаркардашуда, агар дар кирдори онҳо таркиби ҷинойт ё ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мавҷуд набошад, боиси ҷазои интизомӣ мегардад.

Моддаи 25. Ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд ва ҷавобгарӣ барои онҳо

1. Кирдорҳои зерини шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ва шахсони ба он баробаркардашуда ҳуқуқвайронкунии ба коррупсия алоқаманд ҳисобида мешаванд:

1) аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ғайриқонунӣ талаб намудани иҷрои шартҳои иловагӣ, пешниҳоди ҳуҷжатҳо ва талаботи дигари бо санадҳои ҳуқуқӣ пешбиниғардида, ба вучуд овардани монеаҳои дигари сунъӣ ва ғайриқонунӣ зимни таъин (интиҳоб) ва (ё) пешбарӣ шудан ба мансабҳои давлатӣ ва хизмати давлатӣ, ҷобачогузорӣ, ҷойивазкунӣ, таҳсил, фаъолияти илмӣ ва ҳангоми амалӣ намудани ҳуқуқу уҳдадорҳои ва вазифаҳои дигари давлатӣ;

2) додани ваколатҳо оид ба танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ва назорати фаъолияти соҳибкорӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки ба чунин фаъолият машғуланд;

3) қабули подош дар шакли пул, хизматрасонӣ ва шаклҳои дигари барои фаъолияти худ аз мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои, ки шахси мазкур дар онҳо вазифаҳои дахлдорро иҷро намекунад, инчунин аз ташкилотҳои ғайри тижоратӣ ва шахсони воқеӣ, агар бо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад;

4) қабул кардани тухфа ва хизматрасониҳои дигари вобаста ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё вазифаҳои ба онҳо баробаркардашуда аз шахсони аз рӯи вазифа тобеъ, ба истиснои армуғон ва тухфаҳои дигари рамзӣ ҳангоми баргузориҳои чорабиниҳои протоколӣ ва расмӣ дигар, ки арзиши умумиашон дар як сол аз сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд нест, инчунин додани чунин тухфаву хизматрасониҳо ба шахси мансабдори болоӣ;

5) истифодаи баргариҳои бо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда дар гирифтани у баргардонидани кредит ва қарзҳо, харидани қоғазҳои қиматнок, молу мулк, пардохти андозҳои давлатӣ ва иҷрои уҳдадориҳои дигар;

6) додани баргари ё имтиёзҳои ғайриқонунӣ ё беасос ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳангоми таҳия ва қабули қарорҳо, ҷойгир кунии фармоишоти давлатӣ ва фармоишҳои дигаре, ки аз бучети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд ва ё аз ҳисоби ташкилотҳои дигар, новобаста ба шакли моликиятшон, тақсмоти воситаҳои пулӣ ва молӣ, захираҳои энергетикӣ ва табиӣ, пардохти андозҳо, баргардонидани қарзҳо ва иҷрои уҳдадориҳои дигари пулӣ ва молӣ;

7) бе қарори мақомоти ваколатдори давлатӣ ба ҳуқуқи моликият ё ба истифодаи ташкилотҳои давлативу ғайри давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё шахсони воқеӣ роӣгон додани захираҳои пулӣ ва молии давлатӣ;

8) бо мақсадҳои шахсӣ, гурӯҳӣ ва мақсадҳои дигари ғайри хизматӣ истифода намудани бино, воситаи нақлиёт ва алоқа, воситаҳои электронии алоқа ва захираҳои пулӣ ва молии давлатӣ;

9) ба фондҳои интихоботии номзадҳо ба вакилӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ гузаронидани захираҳои пулӣ ва молии давлатӣ;

10) бе асос иҷро накардани дархост, пешниҳод, амр, дастур, қарор ва санадҳои дигари дар доираи ваколаташон қабулнамудаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти назоратӣ ва суд;

11) ба манфиати шахсӣ ё гурӯҳӣ истифода намудани маълумоте, ки ҳангоми иҷрои вазифаҳои давлатӣ ба даст омадааст ва паҳнкунии чунин маълумот манъааст;

12) даҳолати ғайриқонунӣ ба фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, ҳалалдор кардани мустақилият ва вайронкунии ҳуқуқи манфиатҳои онҳо, ғайриқонунӣ барҳамдиҳӣ ё аз навташқилдиҳии онҳо, даҳолат ба таъин ё интихоб намудан ба мансаб ва ё аз мансаб озод намудани роҳбарон ва кормандони субъектҳои хоҷагидор, маҳдуд намудани рақобат дар бозори мол, иҷрои қор ва хизматрасонӣ;

13) ғайри қонунӣ аз ҳисоб баровардан, риоя накардани тартиби баҳоидиҳӣ, ба фурӯш баровардани молу мулк, баргузор намудани музояда ва тендерҳо оид ба хусусигардонии молу мулки давлатӣ ва хариди давлатии мол, иҷрои қор ва хизматрасонӣ, ки ба манфиати давлат, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ зарар расонидааст, инчунин аз тарафи роҳбарони ташкилотҳои давлатӣ худсарона ба иҷора додан ё фурӯхтани молу мулки давлатӣ, бе асос вайрон намудани молу мулки ғайри манкули давлатӣ;

14) ғайри қонунӣ ё бошартҳои ошкороно мувофиқ ба манфиатҳои давлат ва ташкилотҳо барои истифода ё иҷора додани воситаҳои асосӣ, замин ва ё сарватҳои дигари моддию табиӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ғайри қонунӣ рад намудан ҳангоми додан ё кашида гирифтани онҳо;

15) пинҳон намудан аз баҳисобгирӣ, барасмият надаровардани ҳуқуқ-вайрон қуниҳои маъмурии ошқоршуда, ғайри қонунӣ озод намудан аз ҷавобгарии маъмури ё доир ба ин ҳуқуқвайронқуниҳо қабул намудани қарорҳои ошқоро ба кирдори содиршуда номувофиқ, инчунин чорачӯӣ накардан вобаста ба ҷуброни зарари расонида шуда;

16) тартиб додан, ба расмият даровардан, тасдиқ намудан ё ба қайд гирифтани санад, аҳд, шартнома, эълония ва ҳуҷҷатҳои аввали-яи муҳосибавӣ чиҳати хариду фурӯш, тухфа қардан, иваз намудан, га-рав, иҷора, хусусигардонӣ, аз ҳисоб баровардан ва аҳдҳои дигар оид ба ихтиёрдорӣ, истифода ва интиқоли молу мулк, иҷрои қор ва хизматрасонӣ, ки дар онҳо нарх, миқдор, ҳаҷм, соли истеҳсол ва нишондиҳандаҳои дигари молу мулк, иҷрои қор ва хизматрасонӣ таҳриф қарда шуда, ба ин восита ба манфиатҳои давлат, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ зараррасонида шудааст;

17) ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар татбиқи ҳуқуқу манфиатҳо ва уҳдадорихои қонуниашон ба вучуд овардани монеаҳои сунъӣ, аз онҳо талаб қардани ҳуҷҷат ва маълумоте, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешниҳоди онро аз ҷониби ин шахсон пешбинӣ намекунад ё рад намудани ба онҳо додани чунин санаду маълумот, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ гардидааст, ба таъхир андохтани пешниҳоди маълумот, додани маълумоти нопурра ё нодуруст, ғайриқонунӣ ба гарав гирифтани ҳуҷҷатҳои ба онҳо мансуб буда;

18) ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод накардани хабару маълумоти мавҷуда оид ба ҳуқуқвайронқуниҳои маъмурии ба коррупсия алоқаманд ё ҷинойтҳои хусусияти коррупсионии дошта, ба истиснои ҳолатҳои, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст;

19) ба мақомоти барои баррасӣ ва қабули қарор ваколатдор пешниҳод накардан ё саривақт пешниҳод накардани санад ва маводи тафтишу санҷиш, ки дар онҳо оид ба ҳуқуқвайронқуниҳо маълумот мавҷуд аст, сарфи назар аз натиҷаи онҳо;

20) иҷро накардани чорабиниҳои барномаҳои давлатии зидди-коррупсионӣ ва нақшаи татбиқи онҳо;

21) ҳуқуқвайронқуниҳои дигаре, ки мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқвайронқуниҳои ба коррупсия алоқаманд эътироф қарда шудаанд.

2. Ҷавобгарӣ барои содир кардани ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд аз рӯи хусусият ва дараҷаи ба ҷомеа хавфнокӣшон бо қонунгузориҳои меҳнат, граждони, маъмури ва ҷинояти муайян карда мешавад.

Моддаи 26. Ҷавобгарӣ барои ҳуқуқвайронкуниҳои алоҳидаи ба коррупсия алоқаманд

1. Барои ба шахсони мансабдори давлатии барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда пешниҳод намудани неъматҳои моддиву ғайримоддӣ, хизматрасонӣ ва ғайри ин муайян ба манфиати пешниҳодкунандаи ин неъмату хизматрасониҳо ё шахсони дигар мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ муайян карда мешавад.

2. Агар нисбати шахсоне, ки неъматҳои моддиву ғайримоддӣ, хизматрасонӣ ва ғайри ин ба шахсони мансабдори давлатии барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда мутобиқи қисми 1 моддаи мазкур додаанд, тамаъҷӯӣ ҷой дошта бошад ва дар ин бора ихтиёран ба субъектҳои бевосита ба коррупсия муқовиматкунанда хабар дода бошанд, онҳо аз ҷавобгарӣ озод карда мешаванд.

3. Барои саркашии бадқасдонаи шахси барои пешбурди баҳисобгирии муҳосибавӣ ваколатдор ё роҳбари ташкилот аз амалиёти молиявӣ хоҷагидорӣ, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардаанд, ба расмият даровардан ё ба ҳуччатҳои ҳисоботи молиявӣ, муҳосиботӣ ва омӯри даровардани маълумоти таҳрифшуда оид ба фаъолият ё амалиёти молиявӣ хоҷагидорӣ, инчунин нобуд кардани ҳуччатҳои молиявӣ ва ҳуччатҳои дигари баҳисобгирӣ мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ муайян карда мешавад.

Моддаи 27. Қафолати дахлнопазирии шахсе, ки дар муқовимат ба коррупсия мусоидат менамояд

1. Шахсе, ки дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд ба мақомоти ваколатдори давлатӣ хабар додааст ё бо тарзи дигар дар муқовимат ба коррупсия мусоидат намудааст, тахти ҳимояи давлат қарор дорад.

2. Иттилоот дар бораи шахсе, ки дар муқовимат ба коррупсия мусоидат намудааст, сирри давлатӣ буда, дар ҳолати зарурӣ мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад. Ошкор намудани ин сир боиси ҷавобгариҳои бо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда мегардад.

3. Ҳимояи давлатии шахсе, ки дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд ба мақомоти ваколатдори давлатӣ хабар додааст ё бо тарзи дигар дар муқовимат ба коррупсия мусоидат намудааст, мутобиқи

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи давлатии иштирокчиёни муурофияи судии ҷиноятӣ» таъмин карда мешавад.

Моддаи 28. Ошкор ва бартараф намудани сабаб ва шароитҳои барои содир кардани ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ мусоидаткунанда

Субъектҳои бевосита ба коррупсия муқовиматкунанда мутобиқи қонун гузо рии Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадоранд ҳангоми баррасии парвандаҳо оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ сабаб ва шароитҳои барои содир кардани ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ мусоидаткунандаро ошкор карда, ҷиҳати бартараф намудани онҳо чораҳои дахлдор андешанд.

Моддаи 29. Қабули қарори дастаҷамъонаи хусусияти коррупсионидошта ва ҷавобгарӣ барои он

Барои қабули қарори хусусияти коррупсионидошта, ки дастаҷамъона қабул карда шудааст, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ муайян карда мешавад.

Моддаи 30. Тартиби баҳисобгирии ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд

Ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд бо тартиби муқаррар намудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта мешаванд.

БОБИ 5. БАРТАРАФ НАМУДАНИ ОҶИБАТҲОИ ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИҲОИ БА КОРРУПСИЯ АЛОҚАМАНД

Моддаи 31. Ситонидани молу мулки ғайриқонунӣ гирифташуда ё арзиши хизматрасонии ғайриқонунӣ

Молу мулк ва арзиши хизматрасониҳои дар натиҷаи ҳуқуқвайронкунии ба коррупсия алоқаманд бадастовардашуда мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мусодира карда мешаванд ва ё ба фоидаи давлат ё шахсе, ки аз ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд зарар дидааст, ситонида мешаванд.

Моддаи 32. Безътибор донистани санадҳои ба коррупсия алоқаманд

Санадҳои дар натиҷаи ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд қабулгардида мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси худӣ мақомот ё бо ҳуҷҷатҳои мавриди эътиноии прокурорӣ, мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, мақомоти дигари ваколатдори давлатӣ аз ҷониби мақомоти барои қабули он ваколатдор ё мақомоти болоӣ ва ё аз тарафи суд безътибор дониста мешаванд.

БОБИ 6. ҲАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР САМТИ МУҚОВИМАТ БА КОРРУПСИЯ

Моддаи 33. Ҳамкории байналмилалӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия

Ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ба коррупсия дар асоси принципҳои ҳамкорӣ мутобиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣи эътирофнамудаи Тоҷикистон бо мақсадҳои зерин амалӣ карда мешавад:

– муайян кардани шахсоне, ки дар содир намудани ҷиноятҳои коррупсионӣ гумонбар (айбдоршаванда) доништа шудаанд, ҷойи будубоши онҳо, ҳамчунин ҷойи будубоши шахсони дигаре, ки бо ҷунин ҷиноятҳо алоқаманданд;

– пешниҳод намудани ашё ё намунаи онҳо барои гузаронидани тадқиқот ё экспертизаи судӣ дар ҳолатҳои зарурӣ;

– мубодилаи маълумот доир ба масъалаҳои муқовимат ба коррупсия;

– муайян намудани молу мулки дар натиҷаи ҷиноятҳои коррупсионӣ бадастовардашуда ва баргардонидани онҳо;

– ҳамоҳангсозии фаъолият оид ба муқовимат ба коррупсия ва бар-тарафнамудани оқибатҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд.

БОБИ 7. МУҚАРРАТОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 34. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ ка-шида мешаванд.

Моддаи 35. Дар бораи аз эътибор соқит дониستاني Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зиддикоррупсия»

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» аз 25 июли соли 2005 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2005, №7, мод. 402; с. 2007, №7, мод. 660; с. 2008, №10, мод. 800; с. 2011, №12, мод. 837; с. 2014, №3, мод. 148; с. 2017, №1-2, мод. 8, мод. 9, №5, қ. 1, мод. 297; с. 2019, №1, мод. 11, №4-5, мод. 216) аз эътибор соқит доништа шавад.

Моддаи 36. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
7 августи соли 2020, №1714

II. ҚАРОРҲОИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

«Дар бораи муқаррар намудани рутбаҳои тахассусӣ ба хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Мутобиқи моддаи 57 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д :

Ба хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва маъмурӣ) рутбаҳои тахассусии зайл муқаррар карда шаванд:

- Мушовири ҳақиқии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Мушовири давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Мушовири давлатии дараҷаи 1;
- Мушовири давлатии дараҷаи 2;
- Мушовири давлатии дараҷаи 3;
- Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1;
- Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2;
- Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3;
- Референти хизмати давлатии дараҷаи 1;
- Референти хизмати давлатии дараҷаи 2;
- Референти хизмати давлатии дараҷаи 3.

Раиси
Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

С. Хайруллоев

ш. Душанбе,
11 майи соли 2007, №579

Ш. ФАРМОНҲОИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ФАРМОНИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

«Дар бораи тасдиқи Низомномаи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои тахассусӣ»

Мутобиқи моддаи 21 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ф а р м о н м е д и ҳ а м :

1. Низомномаи замимагардидаи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои тахассусӣ тасдиқ карда шавад.
2. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 августи соли 2003, №1122 «Дар бораи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои тахассусӣ ва иловапулӣ барои онҳо» аз эътибор соқит дониста шавад.
3. Фармони мазкур аз рӯзи имзо мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
5 апрели соли 2008, №443

Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 5 апрели соли 2008, №443
тасдиқ шудааст

**Низомномаи
тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани
рутбаҳои таҳассусӣ**

I. Муқаррароти умумӣ

1. Низомномаи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои таҳассусӣ (минбаъд – Низомнома) тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додан, мавқуф гузоштан, нигоҳ доштан ва дигар масъалаҳои вобаста ба рутбаҳои таҳассусиро муайян мекунад.

2. Рутбаҳои таҳассусӣ бо дарназардошти ишғоли мансабҳои давлатии сиёсӣ ва мансабҳои маъмурии хизмати давлатии категорияи дахлдор дода мешаванд.

3. Ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаи таҳассусӣ ё унвони соҳавии пешбинионакардаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ё ба салоҳияти мақоми давлатӣ номутобиқ манъ аст.

4. Барои намудҳои алоҳидаи хизмати давлатӣ, ки аз низоми хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, дигар рутбаҳо ва унвонҳои махсус, инчунин либосҳо ва аломатҳои тафриқа муайян карда мешавад.

5. Рутбаҳои таҳассусӣ якумрӣ дода мешаванд.

6. Аз рутбаи таҳассусӣ маҳрум намудани хизматчиёни давлатӣ бо ҳукми айбдоркунандаи ба қувваи қонун даромадаи суд барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин мумкин аст.

7. Хизматчиёни давлатӣ дар асоси пешниҳоди нусхаи ҳукми сафедкунандаи суд бо қарори шахси мансабдоре, ки ҳуқуқи додани ин рутбаи таҳассусиро дорад, ба рутбаи таҳассусии пешина барқарор карда мешавад.

8. Ба мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатии пасттар гузаронидан ё гузаштани хизматчиёни давлатӣ барои паст кардани рутбаи таҳассусии ба ӯ пештар додашуда асос намегардад.

9. Рутбаҳои таҳассусии ба хизматчиёни давлатӣ додашуда дар шаҳодатномаи хизматӣ ва дафтарчаи меҳнатии хизматчиёни давлатӣ қайд карда мешаванд. Қайди дахлдор дар фасли «Маълумот дар бораи кор»-и дафтарчаи меҳнатии хизматчиёни давлатӣ гузошта мешавад.

II. Ғартиби ба хизматчиёни давлатӣ додан, мавқуф гузоштан, нигоҳ доштан ва маҳрум кардан аз рутбаҳои таҳассусӣ

10. Барои хизматчиёни давлатӣ Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон рутбаҳои зерини таҳассусӣ муқаррар намудааст:

- Мушовири ҳақиқии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Мушовири давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Мушовири давлатии дараҷаи 1;
- Мушовири давлатии дараҷаи 2;
- Мушовири давлатии дараҷаи 3;
- Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1;
- Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2;
- Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3;
- Референти хизмати давлатии дараҷаи 1;
- Референти хизмати давлатии дараҷаи 2;
- Референти хизмати давлатии дараҷаи 3.

11. Рутбаҳои таҳассусии пешбиниамудаи банди 10 Низомномаи мазкур ба хизматчиёни давлатӣ вобаста ба ишғоли мансабҳои хизмати давлатии зерин дода мешаванд:

- Мушовири ҳақиқии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мушовири давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон – ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ;
- Мушовири давлатии дараҷаи 1, Мушовири давлатии дараҷаи 2 – ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи олий;
- Мушовири давлатии дараҷаи 3, Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1 – ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи якум;
- Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1, Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2 – ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи дуюм;
- Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2, Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3 – ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи сеюм;
- Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3, Референти хизмати давлатии дараҷаи 1 – ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи чорум;
- Референти хизмати давлатии дараҷаи 1, Референти хизмати давлатии дараҷаи 2 – ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи панҷум;
- Референти хизмати давлатии дараҷаи 2, Референти хизмати давлатии дараҷаи 3 – ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи шашум;
- Референти хизмати давлатии дараҷаи 3 – ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи ҳафтум.

12. Рутбаҳои таҳассусии Мушовири ҳақиқии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мушовири давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мушовири давлатии дараҷаи 1, 2, 3 дар асоси дархости асосноки мақомоти давлатӣ бо пешниҳоди мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд.

13. Рутбаҳои таҳассусии Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1, 2, 3 ва Референти хизмати давлатии дараҷаи 1, 2, 3 бо пешниҳоди роҳбари

бевоситаи хизматчии давлатӣ аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ дода мешаванд.

14. Рутбаҳои таҳассусӣ ба хизматчии давлатӣ дар доираи категорияи мансаби ишғолкардааш пай дар пай дода мешаванд.

15. Ба шахрванде, ки бори аввал ба мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ таъин (интиҳоб) шудааст, рутбаи таҳассусии дахлдор баъди як соли таъин (интиҳоб) шудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ дода мешавад.

16. Ба хизматчии давлатии як сол собиқаи хизмати давлатидоштае, ки рутбаи таҳассусӣ надорад, рутбаи таҳассусии дахлдор дар доираи категорияи мансаби ишғолкарда дар давоми ду моҳи корӣ дода мешавад.

17. Ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва хизматчиёни давлатии маъмурий дар муҳлатҳои зерин рутбаи таҳассусии навбатӣ дода мешавад:

– Мушовири ҳақиқии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди се соли додани рутбаи таҳассусии Мушовири давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– Мушовири давлатии дараҷаи 1 баъди ду солу шаш моҳи додани рутбаи таҳассусии Мушовири давлатии дараҷаи 2;

– Мушовири давлатии дараҷаи 3 баъди ду солу шаш моҳи додани рутбаи таҳассусии Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1;

– Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1 баъди ду соли додани рутбаи таҳассусии Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2;

– Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2 баъди ду соли додани рутбаи таҳассусии Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3;

– Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3 баъди як солу шаш моҳи додани рутбаи таҳассусии Референти хизмати давлатии дараҷаи 1;

– Референти хизмати давлатии дараҷаи 1 баъди як солу шаш моҳи додани рутбаи таҳассусии Референти хизмати давлатии дараҷаи 2;

– Референти хизмати давлатии дараҷаи 2 баъди як соли додани рутбаи таҳассусии Референти хизмати давлатии дараҷаи 3.

18. Дар сурати ба мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ таъин (интиҳоб) шудан ё гузаронидани хизматчии давлатӣ, ки рутбаи таҳассусӣ надорад, ба ӯ рутбаи таҳассусии ба мансаби ишғолкардааш мувофиқ баъди гузаштани як сол дода мешавад.

19. Дар сурати ба мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ таъин (интиҳоб) шудан ё гузаронидани хизматчии давлатӣ, ки рутбаи таҳассусӣ дорад, ба ӯ рутбаи таҳассусии ба мансаби ишғолкарда мувофиқ дар давоми ду моҳи корӣ дода мешавад.

20. Ба хизматчии давлатие, ки ба мансаби ғайрихизмати давлатӣ гузаштааст, дар ҳолати аз нав ба мансаби сиёсӣ ё маъмурии хизмати давлатӣ таъин шудан, рутбаи таҳассусии қаблан гирифтааш барқароршуда эътироф мегардад.

21. Ба хизматчии давлатӣ барои иҷрои супоришҳои махсусан масъулиятнок, натиҷаҳои баланди касбию хизматӣ, саҳми он дар таҳкими мақомоти давлатӣ ва хизмати давлатӣ мумкин аст рутбаи таҳассусии

навбатӣ пеш аз мӯҳ лат ё аз доираи категорияи мансаби ишғолкарда як дараҷа баланд дода шавад.

22. Барои иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани ӯҳдадорихоӣ мансабӣ (содир намудани кирдори интизомӣ) нисбати хизматчиӣ давлатӣ ба сифати муҷозоти интизомӣ ба мӯҳлати то як сол мавқуф гузоштани додани рутбаи таҳассусии навбатӣ татбиқ карда мешавад. Дар давраи амали ҷазои интизомӣ ба хизматчиӣ давлатӣ рутбаи таҳассусӣ, аз ҷумла рутбаи таҳассусии навбатӣ дода намешавад.

23. Ҳангоми гузаронидани (гузаштани) хизматчиӣ давлатӣ ба дигар намудҳои хизмати давлатии шаҳрвандӣ, хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизмати давлатии ҳарбӣ, ки дорои рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, дигар рутбаҳо ва унвонҳои махсуси пешбининамудаи моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» мебошанд, иловапулии барои рутбаи таҳассусӣ пардохтшавандаи хизматчиӣ давлатӣ то лаҳзаи дода шудани рутбаи дахлдори мақоми мазкур нигоҳ дошта мешавад.

24. Ҳангоми аз дигар намудҳои хизмати давлатии шаҳрвандӣ, хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизмати давлатии ҳарбӣ, ки дорои рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, дигар рутбаҳо ва унвонҳои махсус мебошанд, ба хизмати давлатии шаҳрвандии пешбининамудаи моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» гузаронидани (гузаштани) хизматчиӣ давлатӣ иловапулии барои рутбаи махсуси пардохтшавандаи ӯ то лаҳзаи додани рутбаи таҳассусии хизмати давлатии шаҳрвандӣ нигоҳ дошта мешавад. Ба чунин хизматчиёни давлатӣ дар давоми ду моҳи қорӣ рутбаи таҳассусии хизмати давлатии шаҳрвандӣ на паस्तтар аз рутбаи доштааш дода мешавад.

III. Вазифаҳои ҳадамоти кадрӣ мақоми давлатӣ оид ба масъалаҳои вобаста ба рутбаҳои таҳассусии хизматчиёни давлатӣ

25. Вазифаҳои ҳадамоти кадрӣ мақоми давлатӣ оид ба масъалаҳои вобаста ба рутбаҳои таҳассусии хизматчиёни давлатӣ аз инҳо иборат аст:

– омӯзиши делои шахсии хизматчиӣ давлатӣ ва дар якҷоягӣ бо роҳбари воҳидҳои сохтори мақоми давлатӣ омода намудани ҳуҷҷатҳо дар хусуси ба хизматчиӣ давлатӣ додани рутбаи таҳассусӣ;

– санҷиши дурустии маълумот оид ба собиқаи қорӣ зарурӣ барои додани рутбаи таҳассусӣ;

– пешбурд ва ниғаҳдорӣ ҳуҷҷатҳо оид ба масъалаҳои вобаста ба рутбаҳои таҳассусии хизматчиӣ давлатӣ;

– якҷоя бо роҳбари бевоситаи хизматчиӣ давлатӣ таҳия намудани пешниҳод ба роҳбари мақоми давлатӣ оид ба масъалаҳои вобаста ба рутбаҳои таҳассусии хизматчиӣ давлатӣ (додан, мавқуф гузоштан, нигоҳ доштан ва дигар масъалаҳои вобаста ба рутбаҳои таҳассусӣ);

– таҳияи лоиҳаи қарори (фармони) роҳбари мақоми давлатӣ оид ба масъалаҳои рутбаи таҳассусӣ;

– қайди қарори (фармони) роҳбари мақоми давлатӣ оид ба масъалаҳои рутбаҳои таҳассусӣ дар шаҳодатномаи хизматӣ ва дафтарчаи меҳнатии хизматчии давлатӣ;

– омода намудани дархости асосноки мақоми давлатӣ дар хусуси ба хизматчии давлатӣ додани рутбаҳои таҳассусии аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон додашаванда, ки минбаъд аз тарафи роҳбари ин мақом ба мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ барои баррасӣ пешниҳод карда мешавад;

– дар фазои ботантана ба хизматчии давлатӣ эълон намудани қарор дар бораи додани рутбаи таҳассусӣ;

– таъсиси маҳзани маълумот оид ба масъалаҳои вобаста ба рутбаҳои таҳассусии хизматчиёни давлатии мақоми давлатӣ;

– иҷрои дигар ваколатҳое, ки ба рутбаҳои таҳассусии хизматчии давлатӣ вобастагӣ доранд.

IV. Қбули қарор оид ба масъалаҳои рутбаи таҳассусӣ

26. Роҳбари мақоми давлатӣ дар асоси пешниҳоди роҳбари бевоситаи хизматчии давлатӣ дар хусуси ба хизматчии давлатӣ додан, мавқуф гузоштан, нигоҳ доштан ва доир ба дигар масъалаҳои вобаста ба рутбаи таҳассусӣ дар муддати 5 рӯзи тақвимӣ қарор (фармон) қабул менамояд.

27. Нусхаи қарори (фармони) додани рутбаи таҳассусӣ дар делои шахсии хизматчии давлатӣ нигоҳ дошта мешавад.

28. Хизматчии давлатӣ бо қарори (фармони) роҳбари мақоми давлатӣ дар бораи додан, мавқуф гузоштан, нигоҳ доштан ва дигар масъалаҳои вобаста ба рутбаи таҳассусӣ шинос карда мешавад.

V. Пардохти иловапулӣ барои рутбаҳои таҳассусӣ

29. Андозаи ҳармоҳаи иловапулиро барои рутбаи таҳассусӣ ба маоши мансабии хизматчии давлатӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

30. Иловапулӣ барои рутбаи таҳассусӣ ба хизматчии давлатӣ аз рӯзи имзои қарор (фармон) пардохт карда мешавад.

VI. Қоидаҳои хотимаӣ

31. Роҳбари мақоми давлатӣ барои татбиқи Низомномаи мазкур ва ҳалли масъалаҳо вобаста ба рутбаҳои таҳассусии хизматчиёни давлатӣ масъул мебошад.

32. Баҳсҳо оид ба масъалаҳои вобаста ба рутбаи таҳассусӣ аз тарафи роҳбари мақоми давлатии болоӣ, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва суд баррасӣ карда мешаванд.

ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

**«Дар бораи тасдиқи Низомномаи
тартиби ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ»**
(Бо тағйиру иловаҳо аз 19.07.2019, №1288)

Бо мақсади муайян намудан ва ба танзим даровардани давраҳои фаъолияти меҳнатие, ки ҳамчун собиқаи хизмати давлатӣ ҳисоб карда мешаванд ва мутобиқи моддаи 37 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» **ф а р м о н м е д и ҳ а м**:

1. Низомномаи замимагардидаи тартиби ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ тасдиқ карда шавад.

2. Иловапулии хизматчиёни давлатӣ барои собиқаи кор, ки то мавриди амал қарор гирифтани ин Низомнома таъин карда шудааст, нигоҳ дошта шуда, минбаъд ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи Низомномаи мазкур анҷом дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
24 апрели соли 2008, №449

Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 24 апрели соли 2008,
№449 тасдиқ шудааст

**Низомномаи
тартиби ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ**
(*Бо тағйиру иловаҳо аз 19.07.2019, №1288*)

I. Муқарроти умумӣ

1. Низомномаи тартиби ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ (минбаъд – Низомнома) давраҳои фаъолияти меҳнатиеро, ки собиқаи хизмати давлатӣ ҳисоб карда мешаванд, инчунин тартиби аз тарафи комиссияи мақомоти давлатӣ ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатиро муайян менамояд.

2. Собиқаи хизмати давлатӣ – фаъолияти меҳнати хизматчи давлатӣ дар мақомоти давлатии пешбининамудаи моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва бандҳои 4 ва 5 Низомномаи мазкур мебошад, ки ба хизматчи давлатӣ имконияти гирифтани кафолатҳои иҷтимоии муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро фароҳам меорад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июли соли 2019, №1288*).

3. Собиқаи хизмати давлатӣ барои амалигардонии кафолатҳои зерини иҷтимоии хизматчи давлатӣ асос мебошад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июли соли 2019, №1288*):

- гирифтани иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ;
- рухсатии иловагии ҳарсолаи пардохтшаванда;
- баромадан ба нафақа тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- гирифтани кӯмакпулии яқвақта дар сурати ба нафақа баромадан;
- ройгон ба моликияти хизматчи давлатӣ додани хонаи истиқоматии дар фонди манзили давлатӣ ишғолкарда (ба ғайр аз хонаҳои истиқоматии хизматӣ);
- таъин шудан ба мансабҳои маъмурии хизмати давлатии категорияи дахлдор;
- дигар кафолатҳои иҷтимоие, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намулдааст.

**II. Фаъолияти меҳнатие, ки ба собиқаи
хизмати давлатӣ дохил карда мешавад**

4. Ба собиқаи хизмати давлатӣ давраи фаъолияти шаҳрванд дар мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ, хизмат дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизмати ҳарбӣ,

инчунин фаъолият дар мансабҳои мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот, ки дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, дохил мешаванд.

5. Ба собиқай хизмати давлатӣ ҳамчунин дохил мешаванд:

– давраи қор дар мақомоти интиҳобӣ, ҳизбӣ, комсомолӣ ва иттифоқҳои касабаи собиқ Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ ва Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон то 9 сентябри соли 1991;

– давраи қор дар мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот, дар системаи бонки давлатӣ, назорати давлатӣ (ҳалқӣ), арбитражи давлатӣ, мақомоти гумрук ва андоз, дар намояндагиҳои дипломатӣ, муассисаҳои консулӣ ва тичоратии собиқ Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ ва Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон, дар мансабҳои, ки ба хизматрасонии техникӣ ва таъминоти фаъолияти ин мақомот алоқаманд нестанд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июли соли 2019, №1288*);

– давраи адои хизмати ҳақиқии ҳарбии ҳайати афсарон, прапоршикҳо ва дигар хизматчиёни ҳарбӣ дар Қувваҳои Мусаллаҳ, кӯшунҳои дохилӣ, қисмҳои сарҳадӣ, мақомоти идоракунӣ ва қисмҳои мудофияи гражданин, мақомоти давлатии амнияти миллии ва дигар воҳидҳои низомии собиқ Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ ва Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июли соли 2019, №1288*);

– давраи қор дар намояндагиҳои доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои байналмилалӣ, байнидавлатӣ (байнихукуматӣ);

– давраи қор дар хорича, ки бо роҳхати мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти собиқ Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ ва Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон сурат гирифтааст, агар шахс дар муддати ду моҳ аз рӯзи бозгашт ба хизмати давлатӣ дохил шуда бошад;

– давраи қор дар мансаби охирини ташкилоти давлатии ба низомии хизмати давлатӣ дохилнабуда, агар қорманд дар асоси амр, фармон, розигии хаттии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоиш, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият карда бошад ва ё дар асоси амр, фармон, розигии хаттии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоиш, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати давлатӣ гузашта бошад;

– давраи охирини фаъолияти қорманд (ба истиснои ҳайати техникӣ ва хизматрасон) дар қорхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои давлатии бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти давлатӣ таъиншуда, ки қорманд аз он ба мансаби давлатии хизмати давлатии пешбининамудаи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тариқи гузариш таъин шуда бошад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июли соли 2019, №1288*);

– давраи охиринаи фаъолияти кормандон дар мансабҳои роҳбар ва ё муовини роҳбари корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои давлатӣ, ки аз онҳо ба мансаби хизмати давлатӣ ва мансабҳои ба он баробаркардашуда таъин ё интихоб шуда бошад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июли соли 2019, №1288*);

– давраи баъди таҷдид, барҳам хӯрдан, ихтисори воҳидҳои сохтори мақомоти давлатӣ, ки мувофиқи тартиби муқарраргардидаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хизмати давлатӣ, меҳнат ва шуғли аҳолии хизматчиҳои давлатӣ дар мақомоти давлатии шуғли аҳолии ҳамчун шахси бекор ба муҳлати то як сол ба қайд гирифта шуда бошад ва ё дар сурати набудани имконияти мувофиқи ихтисосаш ба дигар мансаби давлатии хизмати давлатӣ гузаронидан то як сол дар мақоми давлатӣ ба захираи кадрҳо дохил карда шуда бошад, дар ҳолати мавҷуд будани қайди дахлдор дар дафтарчаи меҳнатӣ (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июли соли 2019, №1288*);

– давраи муваққатан фаъолият намудан дар мансабҳои, ки ишғолкунандагони онҳо тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳсили дарозмуддат фиристода шудаанд ё дар рухсатии иҷтимоӣ қарор доранд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июли соли 2019, №1288*);

– давраи рухсатии иҷтимоии хизматчиҳои давлатӣ, ки мутобиқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст;

– давраи рухсатиҳои бемузди муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– давраи таҳсил (тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ, такмили ихтисос ва таҷрибаомӯзӣ), ки бо роҳхати мақомоти давлатӣ сурат гирифтааст, агар хизматчиҳои давлатӣ қабл аз фаро гирифта шудан ба таҳсил дар хизмати давлатӣ бошад ва баъди хатми он ба ҳамон ё дигар мақоми давлатӣ ба хизмати давлатӣ баргашта бошад;

– давраи адои хизмати ҳарбӣ тибқи даъват;

– давраи адои хизмати ҳақиқии ҳарбӣ дар Қувваҳои Мусаллаҳ, қӯшунҳои дохилӣ, қисмҳои сарҳадӣ, мақомоти идоракунӣ ва қисмҳои мудофиаи гражданин, Қумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқ Гвардияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар воҳидҳои низомии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– давраи адои хизмати ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, воҳидҳои ҳарбикунонидашудаи зидди сӯхтор, ҳимояи тартиботи ҷамъиятӣ, дигар воҳидҳои сохтори мақомоти корҳои дохилӣ, мақомот ва системаи иҷроӣ қазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июли соли 2019, №1288*);

– давраи адои хизмат дар мақомоти прокуратура;

– давраи адои хизмат дар Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- давраи адои хизмат дар мансабҳои афсарӣ ва роҳбарикунандаи воҳидҳои посбонии ҳарбикунонидашуда, мақомоти махсуси алоқа ва қисмҳои наҷотдиҳӣ (новобаста аз тобеияти идоравӣ ва мавҷудияти рутба);
- давраи дур намудани хизматчиҳои давлатӣ аз иҷрои уҳдадорӣҳои мансабӣ, агар дар натиҷаи санҷиши хизматӣ қонунӣ дур намудани хизматчиҳои давлатӣ аз иҷрои уҳдадорӣҳои мансабӣ тасдиқ нагашта бошад;
- давраи ғайриқонунӣ дар ҳаёти нигоҳ доштан ва адо намудани ҷазо, агар нисбати хизматчиҳои давлатӣ тибқи тартиби муқарраршуда ҳукми сафедкунандаи суд бароварда шуда бошад;
- давраи ғайриқонунӣ аз қор озод будан ё ба қори дигар гузаронидан, агар хизматчиҳои давлатӣ ба ҷойи қори пештарааш барқарор шуда бошад;
- дигар ҳолатҳои, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намуудааст.

III. Тартиби ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ

6. Давраҳои фаъолияти меҳнатӣ, ки ҳамчун собиқаи хизмати давлатӣ ҳисоб карда мешаванд, сарфи назар аз муҳлати қатъ шуданашон бо солҳо, моҳҳо ва рӯзҳо ҳисоб карда мешавад.

7. Хуҷҷатҳои асосии фаъолияти меҳнатии хизматчиҳои давлатӣ, ки собиқаи хизмати давлатиро тасдиқ мекунанд, дафтарчаи меҳнатӣ ва хуҷҷатҳои парвандаи шахсии хизматчиҳои давлатӣ мебошанд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июли соли 2019, №1288*).

8. Дар сурати набудани сабти зарурӣ ё нодуруст ва ғалат будани сабти давраҳои қорӣ, собиқаи меҳнатӣ аз рӯи маълумотномаҳо, нусхаи қарорҳо (фармонҳо, амрҳо ва дигар санадҳои мақомоти дахлдори давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо) дар бораи ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин ва озод кардани шахрванд, ҳисобҳои шахсӣ, варақаҳои пардохти музди меҳнат ва дигар хуҷҷатҳои, ки ба таври расмӣ фаъолияти меҳнатиро исбот мекунанд, тасдиқ карда мешавад.

9. Собиқаи хизмати давлатӣ аз тарафи Комиссияи мақомоти давлатӣ оид ба ҳисоб намудани собиқаи хизмати давлатӣ (минбаъд Комиссия) муайян карда мешавад. Комиссия аз тарафи роҳбари мақомоти давлатӣ дар ҳайати на камтар аз 3 нафар таъсис дода мешавад.

10. Комиссия аз рӯи зарурат ҷаласа мегузаронад ва оид ба натиҷаи ҳисоб намудани собиқаи хизмати давлатӣ протокол тартиб медиҳад.

11. Протокол бо қарори (фармониши, амри) роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқ гардида, нусхаи қарор (фармониш, амр) ва протокол дар муҳосибот, хадамоти кадрӣ ва парвандаи шахсӣ нигоҳ дошта мешаванд. Хадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ дар асоси муроҷиати хизматчиҳои давлатӣ иқтибос аз протоколи ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатиро пешниҳод менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июли соли 2019, №1288*).

12. Баҳсҳои вобаста бо муайян намудани собиқаи хизмати давлатӣ аз тарафи мақоми болоӣ, мақоми вақолатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва суд баррасӣ карда мешаванд.

**ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**«Дар бораи Низомномаи тартиб ва шартҳои гузаронидани
аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ»**

Бо мақсади таҳкими дастгоҳи давлатӣ, таъмини болоравии мансабии хизматчиёни давлатии мақомоти давлатӣ ва мутобиқи моддаи 20 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ф а р м о н м е д и ҳ а м:

1. Низомномаи замимагардидаи тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ тасдиқ карда шавад.

2. Роҳбарони мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва хадамоти кадрӣ онҳо аттестатсияи минбаъдаи хизматчиёни давлатиро тибқи Низомномаи мазкур ба роҳ монанд.

3. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 августи соли 2002, №878 «Оид ба тасдиқи Низомнома дар бораи тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ» безътибор доништа шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
30 майи соли 2008, №468

Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30 майи соли 2008, №468
тасдиқ шудааст

Низомномаи
тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатии маъмурӣ
(Бо тағйиру иловаҳо аз 06.08.2019, №133)

I. Муқарроти умумӣ

1. Низомномаи тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ (минбаъд – Низомнома) тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурии мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки кормандони онҳо ба хизматчиёни давлатӣ баробар карда шудаанд (минбаъд – мақомоти давлатӣ), танзим менамояд.

2. Аттестатсия – ин тартиби муайян намудани мувофиқати хизматчиёни давлатии маъмурӣ ба мансаби ишғолнамуда мебошад, ки он бо роҳи баҳодихӣ ба натиҷаи иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ, сатҳи дониш, малака ва тайёрии касбии ӯ муайян карда мешавад.

3. Аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ (ба истиснои хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи олӣ) бо мақсади беҳтар ба роҳ мондани интихоб, чобачогузори ва тарбияи кадрҳо, баланд бардоштани сифат ва самаранокии хизмати давлатӣ, гирифтани иттилооти объективӣ оид ба иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ ва сатҳи дониши касбии хизматчиёни давлатии маъмурӣ гузаронида мешавад.

4. Вазифаҳои аттестатсия инҳо мебошанд:

– таҳкими иқтидори кадрӣ хизмати давлатӣ;
– баланд бардоштани масъулияти хизматчиёни давлатии маъмурӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ;

– таъмини болоравии касбии хизматчиёни давлатии маъмурӣ;
– ҳавасмандгардонии меҳнати самаранок ва сифатноки хизматчиёни давлатии маъмурӣ;

– пешбинӣ намудани чораҳо оид ба тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатии маъмурӣ.

5. Принсипҳои асосии аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ инҳо мебошанд:

– ошкоро (кушода) гузаронидани аттестатсия;
– эҳтироми тарафайн (аттестатсияшаванда ва аъзои комиссия) хангоми гузаронидани аттестатсия;

– баҳодихии объективона, воқеъбинона ва маҷмӯии аттестатсияшаванда;

– асоснокии хулоса ва тавсияи комиссияи аттестатсионӣ;

– таъсирбахшии натиҷаи аттестатсия (ҳатмӣ будани хулоса ва тавсияҳои комиссияи аттестатсионӣ барои роҳбари мақоми давлатӣ).

6. Роҳбарии методӣ ва назорати рафти гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатиро мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ (минбаъд – мақоми ваколатдор) амалӣ менамояд.

7. Аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ дар се сол як маротиба гузаронида мешавад ва он наметавонад барои шаклҳои дигари баҳодихии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ монёв гардад.

8. Аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ пеш аз муҳлати муқаррар гардида аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда мешавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба комиссияи аттестатсионӣ ваколатҳои иловагиро воғузур намояд (*Бо тағйири иловаҳо аз 06.08.2019, №1330*).

9. Хизматчиёни давлатии сиёсӣ, хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи олии ва хизматчиёни давлатии ба синни ниҳоии хизмати давлатӣ расида аттестатсия карда намешаванд.

10. Аз аттестатсия хизматчиёни давлатии маъмурии дар мансаби ишғол на мудаи хизмати давлатӣ камтар аз як сол фаъолиятнамуда ва занони дар руҳсатии ҳомиладорӣ, таваллуд ва нигоҳубини тифл буда озод карда мешаванд.

11. Хизматчиёни давлатии маъмурии дар банди 10 ҳамин Низомнома нишондодашуда, инчунин мутахассисони ҷавон баъд аз як соли кор дар мансаби ишғолнамуда аз аттестатсия мегузаранд.

II. Комиссияи аттестатсионӣ

12. Бо қарори роҳбари мақоми давлатӣ барои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ аз ҳисоби мутахассисони ботачрибаи мақоми давлатӣ дар ҳайати раис, котиб ва аъзо бо шумораи на камтар аз 3 нафар комиссияи аттестатсионӣ таъсис дода мешавад. Дар ҳолати аз тарафи мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ таъин гардидани аттестатсия, комиссияи аттестатсионӣ мумкин аст аз тарафи ҳамин мақомот таъсис дода шавад.

13. Аттестатсияи хизматчиёни давлатии мақомоти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ки шумораи хизматчиёни давлатиашон камтар аз 15 нафарро ташкил медиҳад, дар мақомоти давлатии болоӣ мақомоти давлатии дахлдори худудӣ гузаронида мешавад. Дар чунин ҳолат намояндаи ин мақомот ба ҳайати комиссияи аттестатсионӣ дохил карда мешавад.

14. Комиссияи аттестатсионӣ дар вақти амалӣ намудани фаъолияти худ набояд барои пайдо шудани ихтилофи манфиатҳо, ки ба қарори вай таъсир расонида метавонанд, шароит фароҳам биёрад. Аъзои комиссияи аттестатсионӣ дар вақти баҳогузории фаъолияти хизматчии давлатӣ, додани хулоса ва тавсия мустақил мебошад.

15. Фаъолияти комиссияи аттестатсионӣ ҳамон вақт босалоҳият ҳисоб ме ша вад, ки агар дар кори он аз се ду ҳиссаи аъзои комиссия иштирок дошта бошад.

16. Дар аттестатсия намояндаи мақоми ваколатдор ҳуқуқ дорад бо овози маш вара тӣ иштирок намояд.

III. Тартиби ташкили аттестатсия

17. Аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурии мақомоти давлатӣ дар асоси санади (қарори, амри, фармони) роҳбари мақоми давлатӣ баргузор мегардад. Дар санад (қарор, амр, фармон) вақт ва тартиби гузаронидани аттестатсия нишон дода шуда, дар ин хусус мақоми ваколатдор ба таври хаттӣ хабардор карда мешавад.

18. Чадвали баргузории аттестатсия аз тарафи хадамоти кадрӣ таҳия ва аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқ карда шуда, на дертар аз ду ҳафта пеш аз баргузории аттестатсия ба маълумоти аттестатсияшавандагон расонида мешавад.

19. Дар чадвал сана, вақт ва ҷойи гузаронидани аттестатсияи кормандони дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохторӣ ва дигар сохторҳои мақоми давлатӣ (ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ) нишон дода мешаванд. Ба чадвали баргузории аттестатсия рӯйхати хизматчиёни давлатии маъмурии аттестатсияшаванда замима карда мешавад.

20. Роҳбарони воҳидҳои сохторӣ барои ҳар як корманди тобеъ, ки аттестатсия карда мешавад, тавсифномаи хизматӣ таҳия намуда, онро на дертар аз даҳ рӯз то баргузории аттестатсия ба хадамоти кадрӣ пешниҳод менамоянд. Тавсифномаи хизмати роҳбарони воҳидҳои сохторӣ аз тарафи роҳбарони бевоситаи онҳо (минбаъд-роҳбари воҳидҳои сохторӣ) таҳия карда мешавад.

21. Дар тавсифномаи хизматӣ (замимаи 1) масъалаҳои зерини фаъолияти хизматчии давлатӣ нишон дода мешаванд:

– сатҳи донишони санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки фаъолияти хизмати хизматчии давлатиро ба танзим мебароранд ва риояи онҳо;

– татбиқи донишу таҷриба дар мансаби ишғолнамуда, қобилияти ташкилотчигӣ ва ташаббускорӣ;

– иҷрои ўҳдадориҳои мансабӣ;

– худтакмилдиҳӣ ва татбиқи технологияи компютерӣ ва иттилоотӣ дар фаъолияти касбӣ;

– дигар хусусиятҳои хоси хизматчии давлатӣ (донистани забонҳои хориҷӣ, тақмили ихтисос, фаъолияти ҷамъиятӣ ва ғ.).

22. Тавсифномаи хизматӣ мувофиқи ҳуччатҳои тасдиқкунанда ва мушоҳидаи роҳбари воҳиди сохторӣ тартиб дода мешавад. Қисми иҷроӣ ӯҳдадорӣҳои мансабии тавсифномаи хизматӣ бо ҳисоботи натиҷаи фаъолияти нимсола ва солонаи хизматчиӣ давлатӣ асоснок карда мешавад.

23. Роҳбари воҳиди сохторӣ барои воқеъ ва объективӣ тартиб додани тавсифномаи хизматии аттестатсияшаванда масъулияти шахсӣ дорад ва ӯҳдадор аст, ки ӯро бо тавсифномаи хизматӣ шинос намояд.

24. Аттестатсияшаванда метавонад ба комиссияи аттестатсионӣ маълумоти иловагиро дар бораи фаъолияти касбиаш пешниҳод кунад.

Ҳамзамон ӯ ҳуқуқ дорад норозигии худро нисбати тавсифномаи хизматӣ ба ҳадамоти кадрӣ ва/ё комиссияи аттестатсионӣ пешниҳод карда, гузаронидани омӯзиши иловагии фаъолияти хизматии худро талаб намояд. Талаби ӯ аз тарафи комиссияи аттестатсионӣ баррасӣ ва ҳал карда мешавад.

25. Аз аттестатсия дар навбати аввал роҳбарони воҳидҳои сохторӣ ва сипас хизматчиёни давлатии маъмурии ба онҳо тобеъ мегузаранд.

26. Роҳбари воҳиди сохторӣ дар вақти аз аттестатсия гузаштани хизматчиӣ давлатии тобеъ иштирок менамояд ва ҳуқуқ дорад тавсифномаи хизматии тартибдодаи худро тавзеҳ диҳад.

IV. Баргузории аттестатсия

27. Аттестатсияи хизматчиӣ давлатӣ бо иштироки аттестатсияшаванда дар рӯзи пешбининамудаи чадвали баргузории аттестатсия дар соатҳои қорӣ доир мегардад.

28. Хизматчиёни давлатии аттестатсияшаванда, ки бо сабабҳои узрнок (руҳсатии меҳнатӣ, сафари хизматӣ, беморӣ ва дигар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ) дар аттестатсия иштирок карда наметавонанд, тибқи чадвали иловагии баргузории аттестатсия аз аттестатсия мегузаранд.

29. Комиссияи аттестатсионӣ дар сурати бе сабабҳои узрнок ба аттестатсия ҳозир нашудани аттестатсияшаванда ба роҳбари мақоми давлатӣ оид ба гузаронидани санҷиши хизматӣ пешниҳод ирсол менамояд.

Роҳбари мақоми давлатӣ дар асоси он қарори дахлдор қабул менамояд.

30. Комиссияи аттестатсионӣ маърузаи роҳбари бевоситаи аттестатсияшавандаро мешунавад ва дар сурати зарурат омӯзиши иловагии фаъолияти хизматчиӣ давлатии маъмуриро анҷом медиҳад.

31. Комиссияи аттестатсионӣ бо аттестатсияшаванда тибқи бандҳои тавсифномаи хизматӣ дар шакли саволу ҷавоб суҳбат мегузаронад. Ҳар аъзои комиссияи аттестатсионӣ ҳуқуқ дорад ба аттестатсияшаванда савол диҳад, дар асоси ҷавобҳои ба саволҳои худ ва/ё ҷавобҳои ба саволҳои дигар аъзои комиссияи аттестатсионӣ додашуда ва/ё бо назардошти тавзеҳоти роҳбари хизматчиӣ давлатии аттестатсияшаванда ӯро баҳогузорӣ намояд. Саволҳои додашуда ва ҷавобҳои аттестатсияшаванда аз тарафи котиби комиссияи аттестатсионӣ дар варақаи аттестатсионӣ мухтасар қайд карда мешаванд.

32. Баҳои аъзои комиссияи аттестатсионӣ аз «5» – аъло, «4» – хуб, «3» – қаноатбахш, «2» – ғайриқаноатбахш иборат мебошад, ки дар чадвали баҳодихии фаъолияти хизматчии давлатӣ (замимаи 2) гузошта мешавад. Чадвали мазкур аз тарафи ҳар аъзои комиссияи аттестатсионӣ алоҳида тартиб дода ва имзо карда шуда, ба варақаи аттестатсионӣ замима карда мешавад.

33. Az натиҷаи баҳои гузоштаи ҳар аъзои комиссияи аттестатсионӣ, баҳои умумии миёна муайян карда мешавад, ки он дар варақаи аттестатсионӣ нишон дода мешавад.

34. Арзёбии фаъолияти хизматчии давлатии маъмурӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои комиссияи аттестатсионӣ бо роҳи овоздиҳии ошкоро дар ғойбии аттестатсияшаванда ва роҳбари ӯ анҷом дода мешавад.

35. Қарори (хулоса ва тавсияҳои) комиссияи аттестатсионӣ бо овоздиҳии аксари аъзои он қабул карда мешавад. Аъзои комиссияи аттестатсионӣ ҳангоми аттестатсияи худ дар баҳодихӣ ва овоздиҳӣ иштирок намекунад.

36. Дар сурати баробарии овозҳои аъзои комиссияи аттестатсионӣ натиҷаи аттестатсия ба фоидаи аттестатсияшаванда ҳал карда мешавад.

37. Комиссияи аттестатсионӣ ба фаъолияти хизматчии давлатии маъмурӣ хулосаи зерин медиҳад:

– ба мансаби ишғолнамудаи маъмурии хизмати давлатӣ мувофиқат мекунад;

– ба мансаби ишғолнамудаи маъмурии хизмати давлатӣ мувофиқат намекунад.

38. Комиссияи аттестатсионӣ хизматчии давлатии маъмурии баҳои миёнаи умумии зиёда аз 20 гирифтагари чунин тавсияҳо медиҳад:

– дохил кардан ба захираи кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ (ба мансабҳои маъмурии категорияи дуюм, якум, олий ва мансабҳои сиёсӣ);

– ба мансаби баландтар таъин намудан, вале на баландтар аз мансабҳои категорияи сеюм;

– пеш аз мӯҳлат додани рутбаи тахассусии навбатӣ ё аз категорияи мансаби ишғолкарда як дараҷа баланд додани рутбаи тахассусӣ;

– иловапулӣ ба маоши мансабӣ дар ҳаҷми муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ.

39. Тавсияи иловапулӣ ба маоши мансабӣ дар ҳаҷми муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ метавонад ҳамчун тавсияи асосӣ ё иловагӣ пешниҳод карда шавад.

40. Дар сурати ба мансаби ишғолгардида номувофиқ донишмандии хизматчии давлатии маъмурӣ, комиссияи аттестатсионӣ ба ӯ чунин тавсияҳо медиҳад:

– такмили ихтисос ва азнавтайёркунӣ (агар мақоми давлатӣ муассисаи такмили ихтисоси соҳавӣ ва азнавтайёркунӣ дошта бошад);

– гузаронидан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати давлатӣ (агар чунин мансабҳои ҳоли мавҷуд бошанд).

41. Натиҷаҳои аттестатсия дар варақаи аттестатсионӣ (замимаи 3) қайд гардида, аз ҷониби аъзои комиссияи аттестатсионии дар овоздиҳӣ иштирокдошта имзо карда мешавад.

42. Аттестатсияшаванда аз натиҷаи аттестатсияи худ на дертар аз 3 рӯз баъд аз гузаштани аттестатсия хабардор карда мешавад.

Аттестатсияшаванда бо варақаи аттестатсионӣ шинос шуда, ба он бо қайди «розӣ ҳастам» ё «розӣ нестам» имзо мегузорад. Қайди «розӣ нестам» бояд асоснок карда шавад.

43. Дар ҳолати аз имзои варақаи аттестатсионӣ саркашӣ намудани аттестатсияшаванда, варақаи аттестатсионӣ эътибори худро гум намекунад. Ҳолати саркашӣ намудан аз имзо дар варақаи аттестатсионӣ нишон дода мешавад.

44. Варақаи аттестатсионии хизматчии давлатии маъмурӣ ба роҳбари мақоми давлатӣ дар давоми як ҳафта аз рӯзи гузаронидани аттестатсия пешниҳод карда мешавад ва иҷрои тавсияҳои комиссияи аттестатсионӣ барои ӯ ҳатмӣ мебошанд.

45. Роҳбари мақоми давлатӣ дар асоси қарори комиссияи аттестатсионӣ на дертар аз як ҳафтаи пешниҳод шудани варақаи аттестатсионӣ нисбати хизматчии давлатӣ қарорҳои зеринро қабул мекунад:

– дохил кардан ба захираи кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ (ба мансабҳои маъмурии категорияи дуюм, якум, олий ва мансабҳои сиёсӣ);

– бо розигии ӯ ба мансаби баландтар таъин намудан, вале на баландтар аз мансабҳои категорияи сеюм;

– пеш аз мӯҳлат додани рутбаи тахассусии навбатӣ ё аз категорияи мансаби ишғолкарда як дараҷа баланд додани рутбаи тахассусӣ;

– иловапулӣ ба маоши мансабӣ дар ҳаҷми муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ;

– такмили ихтисос ва азнавтайёркунӣ (агар мақоми давлатӣ муассисаи такмили ихтисоси соҳавӣ ва азнавтайёркунӣ дошта бошад);

– гузаронидан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати давлатӣ (агар чунин мансабҳои ҳолӣ мавҷуд бошанд).

46. Дар сурати набудани имконияти такмили ихтисос, азнавтайёркунӣ, гузаронидан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати давлатӣ, инчунин хангоми ба такмили ихтисос, азнавтайёркунӣ ё гузаштан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати давлатӣ розӣ набудани хизматчии давлатии маъмурӣ, ӯ аз мансаби ишғолкардааш озод карда мешавад.

47. Роҳбари мақоми давлатӣ ҳуқуқ дорад, ки ҳулоса ва тавсияи комиссияи аттестатсиониро асоснок рад намояд. Дар чунин ҳолат аттестатсияи такрорӣ хизматчии давлатӣ бо иштироки ҳатмии роҳбари мақоми давлатӣ ва намояндаи мақоми ваколатдор на дертар аз як моҳ баъди рад намудани қарори комиссияи аттестатсионӣ гузаронида мешавад.

48. Хизматчии давлатии маъмурии ба такмили ихтисос, азнавтайёркунӣ ва гузаронидан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати давлатӣ тавсияшуда, баъд аз шаш моҳ бо иштироки ҳатмии роҳбари мақоми давлатӣ ва намояндаи мақоми ваколатдор такроран аттестатсия карда мешавад.

49. Аттестатсияи такрорӣ бо тартиби муқаррарнамудаи ҳамин Низомнома гузаронида мешавад. Ҳангоми аттестатсияи такрорӣ бо ҳолатҳои дар банди 48 нишондодашуда, тавсияи комиссияи аттестатсионӣ дода намешавад.

50. Ҳангоми такроран ба мансаби ишғолкардааш номувофиқ доништа шудани хизматчии давлатии маъмурӣ, ӯ дар асоси ҳулосаи комиссияи аттестатсионӣ бо санади (қарори, амри, фармони) роҳбари мақоми давлатӣ аз мансаби ишғолкардааш озод карда мешавад. Чунин шахсон ҳуқуқи бо тартиби умумӣ дар озмунҳо барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатии категорияи пасттар иштирок карданро нигоҳ медоранд.

51. Рафти аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ аз тарафи котиби комиссияи аттестатсионӣ дар протокол сабт карда шуда, бо имзои раис, котиб ва аъзои комиссияи аттестатсионӣ тасдиқ карда мешавад (замимаи 4).

52. Дар протокол вақт, ҷой, ҳайати комиссияи аттестатсионӣ, дигар шахсони дар аттестатсия иштироккунанда (роҳбари мақоми давлатӣ, намоёнҳои мақоми ваколатдор), насаб, ном, номи падар ва мансаби аттестатсияшавандаҳо, роҳбари бевоситаи хизматчии давлатии дар аттестатсия иштирок намуда, баҳои умумии миёна, ҳулоса ва тавсияи комиссияи аттестатсионӣ нисбати ҳар як хизматчии давлатӣ ва сабабҳои дар аттестатсия иштирок накардани аттестатсияшаванда нишон дода мешавад. Иштироки роҳбари бевоситаи хизматчии давлатӣ ва сабабҳои дар аттестатсия иштирок накардани аттестатсияшаванда дар сутуни эзоҳи ҷадвали натиҷаи аттестатсия нишон дода мешавад.

V. Муқаррароти хотимаӣ

53. Хизматчии давлатии аттестатсияшаванда ҳуқуқ дорад аз қарорҳои қабул намудаи комиссияи аттестатсионӣ ба роҳбари мақоми давлатӣ, мақоми болоӣ, мақоми ваколатдор ва суд шикоят намояд. Аз болои қарори комиссияи аттестатсионӣ шикоят намудани аттестатсияшаванда, иҷрои қарори комиссияи аттестатсиониро боз намедорад.

54. Баҳсҳои вобаста ба гузаронидани аттестатсия аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ, мақоми болоӣ, мақоми ваколатдор ё суд ҳал карда мешаванд.

55. Баъди гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ санади (қарори, амри, фармони) мақоми давлатӣ қабул мегардад, ки дар он натиҷаҳои аттестатсия таҳлил карда шуда, ҷорабиниҳои оид ба беҳтар намудани кор бо кадрҳо пешбинӣ карда мешаванд.

56. Натиҷаҳои аттестатсия дар давоми 20 рӯзи баъди гузаронидани аттестатсия, вале на дертар аз рӯзи 5-уми моҳи пас аз гузаронидани аттестатсия ба мақоми ваколатдор пешниҳод карда мешаванд.

57. Мақоми ваколатдор ҳар сол дар моҳи январ оид ба натиҷаи аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ахборот пешниҳод менамояд.

Замимаи 1
ба Низомномаи тартиб ва шартҳои
гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатии маъмурӣ

Тавсифномаи хизматӣ
ба хизматчиини давлатии маъмурии аттестатсияшаванда

Насаб, ном, номи падар _____

Мансаб _____

Сана ва асоси таъин шудан ба мансаб _____

1. Сатҳи донистани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва барномавӣ, ки ӯҳдадориҳои мансабии хизматчиини давлатиро ба танзим мебароранд ва риояи онҳо _____

2. Татбиқи донишу таҷриба дар мансаби ишғолнамуда, қобилияти ташкилотчигӣ ва ташаббускорӣ _____

3. Иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ (пуррагӣ ва сифатнокии натиҷаи кори хизматчиини давлатӣ, дараҷаи интизомнокӣ) _____

4. Худтакмилдиҳӣ ва татбиқи технологияи компютерӣ ва иттилоотӣ дар фаъолияти касбӣ _____

5. Дигар хусусиятҳои хоси хизматчиини давлатӣ (донистани забонҳои хориҷӣ, тақмили ихтисос, фаъолияти ҷамъиятӣ ва ғ.) _____

Рохбари воҳиди сохторӣ

(мансаби ишғолнамуда)

(имзо)

(Насаб, ном, номи падар)

Сана « _____ » _____ соли 20 _____

Шинос шудам:

Аттестатсияшаванда _____

(имзо)

(Насаб, ном, номи падар)

Сана « _____ » _____ соли 20 _____

Замимаи 2
ба Низомномаи тартиб ва шартҳои
гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатии маъмурӣ

Ҷадвали
баҳоидиҳии фаъолияти хизматчиини давлатӣ

Насаб, ном, номи падар _____

Мансаб _____

Сана ва асоси таъин шудан ба мансаб _____

Р/т	Нишондодҳо	Баҳо	Эзоҳ:
1.	Сатҳи донишҷӯи санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки фаъолияти хизматчиини хизматчиини давлатиро ба танзим мебарорад ва риояи онҳо		
2.	Татбиқи донишу таҷриба дар мансаби ишғол намуда, қобилияти ташкилотчигӣ ва ташаббускорӣ		
3.	Иқдори ӯҳдадорихоии мансабӣ (пуррагӣ ва сифатнокии натиҷаи кори хизматчиини давлатӣ, дараҷаи интизомнокиӣ)		
4.	Худтакмилдиҳӣ ва таҷрибаи технологияи компютерӣ ва иттилоотӣ дар фаъолияти касбӣ		
5.	Дар ҳусусиятҳои хоси хизматчиини давлатӣ (донишҷӯи забонҳои хориҷӣ, тақмили ихтисос, фаъолияти ҷамъиятӣ ва ғ.)		
6.	Баҳои умумӣ		

Аъзои комиссияи аттестатсионӣ _____
(имзо) _____ (насаб, ном, номи падар)

Сана « _____ » _____ соли 20 _____

Замимаи 3
ба Низомномаи тартиб ва шартҳои
гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатии маъмури

ВАРАҚАИ АТТЕСТАТСИОНӢ

(насаб, ном, номи падари аттестатсияшаванда)

(мансаби ишғолнамуда ва ҷои кор)

Дар мансаб аз _____ кор мекунад

(рӯз, моҳ, сол)

Собиқаи умумии меҳнатӣ _____ собиқаи хизмати давлатӣ _____

Таҳсилот _____

(қай ва кадом муассисаи таълимиро хатм кард, ихтисос)

Рутбаи таҳассусӣ, санаи додани он _____

Ҷазои интизомии бардоштанашуда _____

(намуди ҷазо, қай ва аз тарафи кӣ дода шудааст)

Бо аттестатсияшаванда оид ба масъалаҳои зерин дар шакли саволу
ҷавоб сӯҳбат доир гардид: _____

Натиҷаи аттестатсияи хизматчиӣ давлатии маъмури _____

Баҳои умумии миёнаи фаъолияти хизматчиӣ давлатии маъмури _____

Хулосаи комиссияи аттестатсионӣ _____

Тавсияи комиссияи аттестатсионӣ _____

Раиси комиссияи аттестатсионӣ _____

Котиби комиссияи аттестатсионӣ _____

Аъзои комиссияи аттестатсионӣ _____

(имзо, насаб, ном, номи падар)

Санаи баргузори аттестатсия « ____ » « ____ » соли 20 ____

Шинос шудам _____

(розӣ ҳастам, розӣ нестам, сабабҳои розӣ набудан)

(имзо)

(насаб, ном, номи падари аттестатсияшаванда)

« ____ » _____ соли 20 ____

Замимаи 4
ба Низомномаи тартиб ва шартҳои
гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатии маъмурӣ

ПРОТОКОЛИ № _____

комиссияи аттестатсионии _____

(номи мақоми давлатӣ)

аз «__» _____ соли 20____ шаҳри/ноҳияи _____

Ҳайати комиссияи аттестатсионӣ

(насаб, ном, номи падар ва мансаби ишғолнамуда)

Дар аттестатсия иштирок намуданд

(насаб, ном, номи падар ва мансаби ишғолнамуда)

НАТИҶАИ АТТЕСТАТСИЯ

Р/т	Насаб, ном, номи падари аттестатсияшаванда	Мансаби ишғолнамуда	Баҳои миёнаи умумӣ	Хулосаи комиссияи аттестатсионӣ	Тавсияи комиссияи аттестатсионӣ	Эзоҳ

Раиси комиссия _____

Котиби комиссия _____

Аъзои комиссия _____

(имзо, насаб, ном, номи падар)

ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

**«Дар бораи тасдиқи Дастурамали
гузаронидани санчиши хизматӣ»**

Бо мақсади қорӣ намудани низоми ягонаи гузаронидани санчиши хизматӣ нисбати хизматчиёни давлатӣ ва мутобиқи моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» **ф а р м о н**
м е д и ҳ а м:

1. Дастурамали замимагардидаи гузаронидани санчиши хизматӣ тасдиқ карда шавад.

2. Роҳбарони мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ғангоми ба ҷавобгариин интизомӣ кашидани хизматчиёни давлатии мақомоти худ талаботи Дастурамали мазкурро риоя намоянд.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
18 декабри соли 2008 , №577

Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 18 декабри соли 2008,
№577 тасдиқ шудааст

Дастурамали гузаронидани санҷиши хизматӣ

1. Дастурамали гузаронидани санҷиши хизматӣ (минбаъд – Дастурамал) тартиби гузаронидани санҷиши хизмати ро нисбати хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд.

2. Бо мақсади муайян намудани ҳолатҳои иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани ўҳдадориҳои мансабӣ аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ санҷиши хизматӣ таъин карда мешавад. Санҷиши хизматӣ метавонад бо талаби хизматчиӣ давлатӣ низ таъин карда шавад.

3. Санҷиши хизматӣ ин фаъолият оид ба чамъ овардан ва санҷиши маълумот дар бораи кирдори интизомии содирнамудаи хизматчиӣ давлатӣ мебошад, ки бо мақсади пурра, ҳаматарафа ва объективона муайян намудани ҳолатҳои содиршавии кирдори интизомӣ гузаронида мешавад.

4. Дар ҳолати ба кирдори интизомии содирнамудаи худ иқрор будан ва изҳори пушаймонӣ намудани хизматчиӣ давлатӣ роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи таъин намудан ба мансаб (пешниҳод намудан ба мансаббарои мансабҳои интихобӣ) ва озод намудан аз мансаб ва/ё ҳуқуқи гузаронидани санҷиши хизматӣ ва додани муҷозоти интизомиро дорад (минбаъд – роҳбари мақоми давлатӣ) ҳуқуқ дорад, бе гузаронидани санҷиши хизматӣ ба ӯ муҷозоти интизомӣ дар намуди сарзаниш ё танбеҳ диҳад.

5. Санҷиши хизматӣ бевосита баъди содир кардани кирдори интизомӣ, дар мӯҳлати 15 рӯзи тақвимӣ, аммо на дертар аз 1 моҳ аз рӯзи ошкор шудани он гузаронида мешавад.

6. Дар ҳолате, ки агар санҷиши хизматӣ гузаронидани санҷиши ҳуҷҷатӣ, молиявӣ ва дигар намудҳои санҷишро талаб намояд, мӯҳлати он дар асоси дарҳости асосноки санҷишкунанда (роҳбари комиссияи интизомӣ) аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ метавонад ба мӯҳлати на зиёдтар аз 1 моҳ аз рӯзи ошкор шудани кирдори интизомӣ дароз карда шавад.

7. Санҷиши хизматӣ баъди 6 моҳи содир намудани кирдори интизомӣ, аз рӯи натиҷаи тафтиши (ревизия) фаъолияти молиявӣ хоҷагӣ бошад, баъди 2 соли содир шудани он гузаронида намешавад. Ба мӯҳлати зикршуда вақти тафтиши парвандаи ҷиноятӣ дохил намешавад.

8. Санҷиши хизматӣ барои кирдори интизомии қамаҳамият бо супориши роҳбари мақоми давлатӣ аз тарафи корманди масъули хадамоти

кадрӣ ё роҳбари бевоситаи хизматчиӣ давлатии кирдори интизоми со- дирнамуда гузаронида мешавад.

Эзоҳ: Кирдори интизоми камаҳамият – кирдоре мебошад, ки хиз- матчиӣ давлатӣ маротибаи аввал ё баъд аз бардоштани мучозоти инти- зомии додашуда содир намудааст ва барои содир кардани он мумкин аст, мучозоти интизомӣ дар намуди сарзаниш, танбеҳ ё то як сол мавқуф гузоштани додани рутбаи тахассусии навбатӣ татбиқ карда шавад.

9. Бо санади (қарори, амри, фармони) роҳбари мақоми давлатӣ барои гузаронидани санчиши хизматӣ аз рӯи кирдори интизомии ҷиддӣ комисси- яи интизомӣ таъсис дода мешавад, ки ҳайати он аз 3 нафар зиёд буда наме- тавонад. Ба ҳайати комиссияи интизомӣ мутахассисон ва ҳуқуқшиносони ботаҷриба дохил карда мешаванд.

Эзоҳ: Кирдори интизомии ҷиддӣ – кирдоре мебошад, ки барои со- дир кардани он мучозоти интизомӣ дар намуди паст кардан дар мансаб ё аз мансаб озод кардан татбиқ карда мешавад.

10. Агар санчишкунанда бо хизматчиӣ давлатии кирдори интизоми содирнамуда алоқаи ҳешовандӣ дошта бошад, инчунин агар аз натиҷаи санчиши хизматӣ бевосита ё бавосита манфиатдор бошад, ҳуқуқи дар санчиш иштирок карданро надорад.

11. Санчиши хизматӣ дар давраи корношоямии муваққатӣ, дар рухсатӣ ё сафари хизматӣ будани хизматчиӣ давлатии кирдори интизомӣ содирнамуда ва дигар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузори Қумҳурии Тоҷикистон боздошта мешавад.

12. Дар рафти санчиши хизматӣ ба таври ҳатмӣ баёноти хаттии хизматчиӣ давлатии кирдори интизомӣ содирнамуда талаб карда ги- рифта мешавад. Ҳангоми рад кардани додани баёноти хаттӣ аз ҷониби санчишкунанда дар ин бора санад тартиб дода мешавад. Саркашӣ намудан аз додани баёноти хаттӣ барои баррасии маводҳо аз тарафи санчишкунанда (комиссияи интизомӣ), тартиб додани хулоса, додани тавсия дар бораи таъин намудани мучозоти интизомӣ монё шуда наметавонад.

13. Санчишкунанда (комиссияи интизомӣ):

– дар ҳолати зарурат баёноти хаттии роҳбари бевоситаи хизматчиӣ давлатии кирдори интизомӣ содирнамуда ва дигар шахсони дахлдорро талаб карда мегирад;

– санаду ҳуҷҷатҳои заруриро дархост ва ба парвандаи санчишӣ зами- ма намуда, ҳолатҳои содиршавии кирдори интизомиро баррасӣ ва таҳқиқ менамояд;

– дар асоси далелҳои ҷамъоварда аз натиҷаи санчиши хизматӣ хулоса тартиб дода, онро имзо намуда, ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод менамояд.

14. Ҳангоми мавҷуд будани далелҳои исботкунандаи кирдори со- диршудаи интизомӣ санчишкунанда (комиссияи интизомӣ) ба роҳбари

мақоми давлатӣ дар бораи мувофиқи мақсад будани татбиқи муҷозоти интизомӣ ва намуди он дар ҳулосаи худ тавсия медиҳад.

15. Дар вақти таҳқиқи кирдори интизомӣ ва тартиб додани ҳулоса инҳо ба назар гирифта мешаванд:

- ҳолатҳои содиршавӣ ва вазнинии кирдори интизомӣ;
- рафтори пешинаи шахси содиркардаи кирдори интизомӣ;
- муносибати хизматчиӣ давлатӣ ба иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии

худ;

– ҳолатҳои дигаре, ки шахсияти хизматчиӣ давлатӣ ва кирдори интизомии содиршударо тавсиф менамоянд.

16. Роҳбари мақоми давлатӣ ҳулосаи санчишкунандаро (комиссияи интизомиро) дар мӯҳлати на дертар аз 3 рӯзи пешниҳод шудани он баррасӣ намуда, яке аз қарорҳои зеринро қабул мекунад:

– бо огоҳонидани хизматчиӣ давлатӣ дар бораи қатъиян риоя на - мудани интизоми хизматӣ ва роҳ надодан ба такроран содир намудани кирдори интизомӣ маҳдуд мегардад;

– муҷозоти интизомии тавсиядодаи санчишкунанда (комиссияи интизомӣ) ё муҷозоти интизомии сабуктарро татбиқ менамояд.

17. Ҳангоми бо ҳулосаи санчишкунанда (комиссияи интизомӣ) норозӣ будани роҳбари мақоми давлатӣ, ӯ ҳуқуқ дорад, гузаронидани санчиши иловагии хизматиро талаб намояд, ки он низ тибқи муқаррароти Дастурамали мазкур гузаронида мешавад.

18. Агар дар натиҷаи санчиши хизматӣ муайян карда шавад, ки хизматчиӣ давлатӣ амале содир намудааст, ки дорои аломатҳои ҷиноят мебошад, роҳбари мақомоти давлатӣ вазифадор аст, маводи ҷамъшударо ба мақомоти дахлдори ҳифзи ҳуқуқ ирсол намояд.

19. Аз рӯи санади мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар бораи ба ҷавобгариӣ интизомӣ кашидани хизматчиӣ давлатӣ муҷозоти интизомӣ ба хизматчиӣ давлатӣ мумкин аст, бе гузаронидани санчиши хизматӣ дар мӯҳлатҳои дар ин Дастурамал муқарраргардида дода шавад.

20. Маводи санчиши хизматӣ аз тарафи ҳадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ дар дафтари баҳисобгирии санчишҳои хизматӣ ба қайд гирифта шуда, ниғаҳдори он таъмин карда мешавад.

**ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**«Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои гузаронидани санҷиши
фаъолияти мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба риояи қонунгузории хизмати давлатӣ»**

Бо мақсади таъмини иҷрои самараноки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ вобаста ба санҷиши риояи қонунгузории соҳаи хизмати давлатӣ дар мақомоти давлатӣ **ф а р м о н м е д и ҳ а м**:

1. Қоидаҳои замимагардидаи гузаронидани санҷиши фаъолияти мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи қонунгузории хизмати давлатӣ тасдиқ карда шаванд.

2. Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми санҷишҳо фаъолияти ҳудро тибқи ҳамин Қоидаҳо ба роҳ монад.

3. Роҳбарони мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот зимни аз тарафи мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ гузаронидани санҷиши риояи қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ талаботи қоидаҳои мазкурро қатъиян риоя намоянд.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
19 декабри соли 2008, №578

**Қоидаҳои
гузаронидани санҷиши фаъолияти мақомоти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи
қонунгузории хизмати давлатӣ**

I. Муқаррароти умумӣ

1. Қоидаҳои гузаронидани санҷиши фаъолияти мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи қонунгузории хизмати давлатӣ (минбаъд – Қоидаҳо) тартиби аз тарафи мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва сохторҳои ҳудудии он гузаронидани санҷиши фаъолияти мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатиро муқаррар менамояд.

2. Асосҳои ҳуқуқии тартиби гузаронидани санҷиши фаъолияти мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ (минбаъд – санҷиш)-ро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», Низомномаи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ ва Қоидаҳои мазкур муайян менамоянд.

3. Санҷиш дар асоси дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақшаҳои кории бо тартиби муқарраргардида тасдиқкардашудаи мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, иттилооти воситаҳои ахбори умум ва дигар сарчашмаҳо гузаронида мешавад.

4. Санҷиш масъалаҳои зеринро дар бар мегирад:

– таҳлили сохтор ва асосҳои ташкилию ҳуқуқии фаъолияти мақомоти давлатӣ;

– риояи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– пешбурди Феҳристи хизматчиёни давлатии мақомоти давлатӣ;

– таҳлили вазъи таъминоти кадрӣ;

– раванди ташкили озмунҳо барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ;

– риояи тартиби қабул ба хизмати давлатӣ, бастанӣ шартномаҳои (қарордоди) меҳнатии қабул ба хизмати давлатӣ ва тамдиди мӯҳлати онҳо;

– риояи ҳолатҳои истисноқунандаи ба хизмати давлатӣ қабул шудан ва дар хизмати давлатӣ будани хизматчиёни давлатӣ;

- гузаронидани санчиши маълумоти аз тарафи шахрванд зимни қабул шудан ба хизмати давлатӣ пешниҳодшуда;
- риояи маҳдудиятҳои муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба хизмати давлатӣ;
- риояи талаботҳои таҳассусӣ аз тарафи ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ;
- мавҷудият ва санчиши маълумот дар бораи даромад ва вазъи амволии хизматчиҳои давлатӣ;
- тартиби додани рутбаҳои таҳассусӣ;
- ташкили тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунии, тақмили ихтисос ва таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатӣ;
- гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ;
- ташкили захираи кадрҳо ва кор бо онҳо;
- татбиқи кафолатҳо ва ҳавасмандгардонии хизматчиёни давлатӣ (кафолатҳо, музди меҳнат, ҳавасмандгардонӣ, руҳсатиҳо, таъминоти иҷтимоӣ, нафақа, кӯмак пулиҳо);
- риояи талаботи синни ниҳоии дар хизмати давлатӣ будани хизматчиҳои давлатӣ;
- асосҳои қатъи гаштани хизмати давлатии хизматчиёни давлатӣ;
- тартиби таҳия ва пешбурди деллоҳои шахсӣ ва дафтарҷаҳои меҳнатии хизматчиёни давлатӣ;
- ташкили фаъолияти ҳайати техникӣ ва хизматрасон;
- дигар масъалаҳои, ки аз қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ бармеоянд.

5. Асосҳои санчиш, мӯҳлати гузаронидани он, ҳайати гурӯҳи санчишӣ (санчишкунанда) ва номгуӣ масъалаҳои санчидашаванда бо фармони роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари сохтори ҳудудии он муайян карда мешаванд. Санчиш метавонад як, якчанд ё тамоми масъалаҳои дар банди 4 қоидаҳои мазкур пешбинишударо дар бар гирад.

6. Роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари сохтори ҳудудии он метавонанд ба санчиш мутахассисони дигар мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мутахассисони мақоми санчидашавандаро бо мувофиқаи роҳбарони ин мақомот ҷалб намоянд.

II. Ташкил ва гузаронидани санчиш

7. Санчиши мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ аз тарафи дастгоҳи марказии мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, санчиши мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз тарафи дастгоҳи марказии мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва/ё сохторҳои дахлдори ҳудудии он гузаронида мешавад. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати

давлатӣ, сохтори ҳудудии он мақоми санчидашавандаро як ҳафта пеш аз оғози санчиш ба таври хаттӣ огоҳ менамоянд.

8. Санчиш бо пешниҳоди шаҳодатномаи хизматӣ ва фармони роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари сохтори ҳудудии он дар бораи санчиши фаъолияти мақоми давлатӣ ба роҳбари мақоми давлатии санчидашаванда ё муовини ӯ (дар сурати набудани роҳбар) оғоз мегардад.

9. Дар сурати аз тарафи гурӯҳи санчишӣ гузаронидани санчиш, пешниҳоди ҳуҷҷатҳои дар банди 8 қоидаҳои мазкур пешбинишуда, аз тарафи роҳбари гурӯҳ сурат мегирад.

10. Мӯҳлати гузаронидани санчиш бо назардошти ҳаҷми кор аз понздаҳ рӯз зиёд буда наметавонад. Дар ҳолатҳои истисноии зиёд будани ҳаҷми кор дар асоси пешниҳоди санчишкунанда (роҳбари гурӯҳи санчишӣ) мӯҳлати гузаронидани санчиш мумкин аст то як моҳ дароз карда шавад.

11. Санчишкунанда ҳуқуқ дорад, ки аз шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ барои амалӣ намудани вазифаҳои санчишӣ маводҳо ва ҳуҷҷатҳои заруриро талаб намояд, бо нусхаҳои аслии онҳо шинос шавад, онҳоро нусхабардорӣ намояд, бо шахсони мутассаддии татбиқи қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ сӯҳбатҳо доир намояд ё баёнот гирад, ки дар ин бора дар санади санчиш қайд карда мешавад.

12. Роҳбари мақоми давлатии санчидашаванда (ё муовини ӯ) вазифадор аст, ки барои гузаронидани санчиш мусоидат намуда, ба гурӯҳи санчишӣ (санчишкунанда) мавод ва ҳуҷҷатҳои заруриро пешниҳод намояд.

13. Ҳолати пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳо ва маводҳои дахлдор дар санади санчиш нишон дода мешавад.

14. Аз тарафи санчишкунанда талаб карда гирифтани ва санчидани масъалаҳое, ки ба доираи масъалаҳои санчишии ӯ дахл надоранд, манъ аст.

15. Санчиш дар рӯзи охири дар фармон нишондодашуда ё пеш аз мӯҳлат бо огоҳ намудани роҳбари мақоми давлатии санчишшаванда ё муовини ӯ (дар сурати набудани роҳбар) ба итмом мерасад.

III. Ба расмият даровардани санчиш ва татбиқи натиҷаи он

16. Санади санчиш дар давоми на дертар аз як ҳафта баъди анҷоми санчиш аз тарафи роҳбари гурӯҳи санчишӣ (санчишкунанда) дар ду нусха тартиб дода шуда, ба онҳо санчишкунандагон (санчишкунанда) имзо мегузоранд. Ба санади санчиш мумкин аст, ки ҳуҷҷатҳои дахлдор замима карда шаванд.

17. Дар санади санчиш асоси гузаронидан, рӯзҳои гузаронидан, масъалаҳои мавриди санчиш қарордодашуда, камбудихои ошкоргардида

ва пешниҳодҳои мушаххас оид ба бартараф намудани онҳо нишон дода мешавад.

18. Талабот нисбати санади санчиш аз инҳо иборат аст:

– пур накардани матни санад бо маълумотномаҳои тавзеҳӣ, ҳолатҳои дуумдараҷа ва номбаркунии такрории камбудихоӣ якхела;

– ба санад дохил накардани маълумоте, ки бо ҳуҷҷатҳои дахлдор тасдиқ нашудааст;

– нишон додани ҳолатҳои вайронкунии меъёрҳои дахлдори санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва оқибатҳои вайронкунии ин талабот;

– пешниҳод оид ба бартараф намудани камбудихоӣ ошкоркардашуда дар фаъолияти мақомоти давлатӣ;

– пешниҳод оид ба бекор кардан ё тағйир додани қарорҳои бо вайронкунии қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ қабулшуда ва андешидани чораҳо нисбати вайронқунандагон.

19. Нусхаи якуми санади санчиш ба роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари сохтори ҳудудии он пешниҳод карда мешавад.

20. Роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари сохтори ҳудудии он санади санчиширо баррасӣ намуда:

– далелу рақамҳо, ҳолатҳои мушаххаси вайронкунии талаботи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатҳо ва дигар маводҳои ба санади санчиш замишударо меомӯзанд;

– санади санчиширо барои такмил ба гурӯҳи санчишӣ (санчиш кунан да) бармегардонанд;

– онро барои баррасӣ ё барои маълумот ба роҳбари мақоми давлатӣ ирсол менамояд.

21. Нусхаи дуҷуми санади санчиш бо мактуби ирсолии роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари сохтори ҳудудии он ба роҳбари мақоми давлатии санчидашуда фиристода мешавад ва он бояд дар мӯҳлати як моҳ баррасӣ карда шавад.

22. Дар сурати норозӣ ё қисман норозӣ будани роҳбари мақоми давлатӣ (муовини ӯ) ба санади санчиш, эродҳои хаттии онҳо ба роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари сохтори ҳудудии он пешниҳод карда мешаванд.

23. Эродҳои пешниҳодшуда ҳатман мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. Дар ҳолати асоснок будани онҳо мумкин аст ба санади санчиш тағйирот ворид карда шаванд.

24. Дар сурати аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ иҷро нагардидани пешниҳоди роҳбари сохтори ҳудудии мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ оид ба бартараф намудани ҳолатҳои вайронкунии қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ санади санчиш

барои андешидани тадбирҳои иловагӣ ба роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ пешниҳод карда мешаванд.

25. Дар сурати аз тарафи мақоми давлатӣ иҷро нагардидани пешниҳод хо оид ба бартараф намудани вайронкунии қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ, роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ҳуқуқ дорад:

– оид ба ҳолатҳои вайронкунии қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ ва аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ бартараф накардани камбудихои ҷойдошта ба мақоми болоӣ таклиф пешниҳод намояд;

– оид ба ҳолатҳои вайрон кардани қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ санади санчишро барои қабул намудани қарори қонунӣ ба мақомоти дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд;

– барои бартараф намудани камбудихои дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ошкоргардида дар доираи салоҳияти худ дастурҳои методии дахлдорро таҳия созад:

– иҷрои дигар амалеро, ки аз ваколати ӯ бармеоянд, татбиқ намояд.

26. Аз натиҷаи ҳар як санчиши гузаронидашуда, камбудихои ошкоргардида, чораҳои барои ислоҳи онҳо андешидашуда сохторҳои ҳудудии мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ба роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ҳисобот пешниҳод менамоянд, ки ба он натиҷаҳои санчиш замима карда мешаванд.

27. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ аз натиҷаи санчиши фаъолияти мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи қонунгузори хизмати давлатӣ ҳар сол то даҳуми январ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ахбороти солона пешниҳод менамояд.

ФАРМОНИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

«Дар бораи воқуниши шахсони мансабдор ба маводҳои танқидӣ ва таҳлили воситаҳои ахбори омма»

Бо мақсади мустақкам намудани интизоми иҷроия, баланд бардоштани нақши воситаҳои ахбори омма дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии ҷомеа фармон медиҳам:

1. Фаъолияти воситаҳои ахбори омма, ки ба ҳамкориҳои созанда ва самаранок бо вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба инъикоси ҷараёни дигаргунсозии иҷтимоию иқтисодӣ дар мамлакат равона гардидааст, дастгирӣ карда шавад.

2. Роҳбарони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ:

– ҷиҳати воқуниш ба мулоҳизаҳои танқидӣ ва пешниҳодҳои, ки дар воситаҳои ахбори омма иброн мегарданд, дар мӯҳлатҳои тибқи қонунгузориҳои ҷумҳурӣ муқарраргардида тадбирҳои бетаъхири мушаххас андешида, аз натиҷаи баррасии онҳо ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воситаҳои ахбори оммаи дахлдор иттилоъ диҳанд;

– имконияти телевизион, радио, рӯзнома ва маҷаллаҳо ро барои сари вақт хабардор намудани аҳоли аз ҷараёни иҷрои масъалаҳои дорони аҳамияти ҷамъиятӣ пурратар истифода баранд.

3. Роҳбарони воситаҳои ахбори омма:

– таъмини воқеият ва таъсирбахшии маводҳои танқидӣ ва таҳлиро вазифаи асосии фаъолияти ҳеш ҳисобанд;

– дар барномаҳои радио ва телевизион, саҳифаҳои рӯзнома ва маҷаллаҳо, инъикоси саривақтии натиҷаҳои воқуниширо ба маводҳои танқидӣ ва таҳлилӣ таъмин намоянд.

4. Назорати иҷрои Фармони мазкур ба зиммаи Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
7 феввали соли 2009, №622

**ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**«Оид ба тасдиқи Низомнома дар бораи захираи
кадрҳои хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

Мутобиқи моддаи 26 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» бо мақсади ташаккули низоми захираи кадрҳо **ф а р м о н м е д и ҳ а м** :

1) Низомнома дар бораи захираи кадрҳои хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2) Роҳбарони мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ иҷрои талаботи Низомномаи мазкурро таъмин намоянд.

3) Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2003 №1114 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи захираи кадрҳои хизмати давлатӣ» аз эътибор соқит доништа шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
14 январи соли 2010, №756

Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «14» январи соли 2010,
№756 тасдиқ шудааст

НИЗОМНОМА
дар бораи захираи кадрҳои хизмати давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

I. Муқаррароти умумӣ

1) Низомнома дар бораи захираи кадрҳои хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Низомнома) тартиби ташкили захираҳои кадрҳоро барои пешбарӣ намудан ба мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ, ташкили кор бо захираи кадрҳо, инчунин ташкили маҳзани маълумоти кадрҳои захираро танзим менамояд.

2) Захираи кадрҳои хизмати давлатӣ бо мақсади таъмини болоравии мансабии хизматчиёни давлатӣ дар асоси дастовардҳои хизматӣ, қобилият, истеъдод ва тайёрии касбӣ, саривақт ишғол намудани мансабҳои холии маъмурии категорияҳои сеюм, дуум, якум, оӣ ва мансабҳои холии сиёсии хизмати давлатӣ ташкил карда мешавад.

3) Захираи кадрҳо барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии категорияҳои сеюм танҳо дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ташкил карда мешавад.

4) Захираи кадрҳо ҳамчунин тибқи сарҳатҳои сеюм ва чоруми банди 14 Низомномаи мазкур ташкил карда мешавад. Дар чунин ҳолатҳо меъёрҳои дахлдори Низомномаи мазкур татбиқ мегарданд.

5) Принсипҳои асосии ташкили захираи кадрҳо ва кор бо кадрҳои захира:

- масъулияти шахсии роҳбари мақоми давлатӣ барои ташкили захираи кадрҳо ва кор бо кадрҳои захира;
- боварӣ ва эҳтиром нисбат ба кадрҳои захира;
- баҳодихӣ ба сифатҳои корӣ ва шахсии кадрҳои захира;
- таъмини болоравии мансабӣ;
- ошкорбаёнӣ ва шаффофияти кор бо захираи кадрҳо.

б) Ташкили захираи кадрҳо, кор бо кадрҳои захира ва ташкили маҳзани маълумоти кадрҳои захира иҷрои вазифаҳои зеринро дар бар мегиранд:

- муайян намудани эҳтиёҷоти мақомоти давлатӣ ба кадрҳо;
- дохил намудан ба захираи кадрҳо ва тартиб додани рӯйхати захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ;

- пешниҳоди рӯйхати захираи кадрҳои мақоми давлатӣ ба мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ (минбаъд – мақоми ваколатдор);
- тайёр намудани кадрҳои захира (такмили ихтисос ва таҷрибаомӯзӣ);
- баҳодиҳии кадрҳои захира;
- истифодаи кадрҳои захира.

7) Роҳбари мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии давлатӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо (минбаъд – роҳ бари мақоми давлатӣ) барои иҷрои чорабиниҳо оид ба ташкили захираи кадрҳо, тайёр намудани кадрҳои захира ва ба мансабҳои дахлдори давлатии хизмати давлатӣ таъин намудани онҳо масъул мебошад.

8) Кор бо захираи кадрҳо ро корманди масъули хадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ амалӣ менамояд.

9) Роҳбарии методӣ ва назорати фаъолияти мақомоти давлатӣ оид ба ташкили захираи кадрҳо ва кор бо кадрҳои захира ро мақоми ваколатдор амалӣ мегардонад.

II. Тартиби ташкили захираи кадрҳо ва маҳзани маълумоти кадрҳои захира

10) Ташкили захираи кадрҳо ин раванди мақсадноки таъмини болоравии мансабии кадрҳои баландихтисос, ташаббускор, дорои қобилияти ташкилотчигӣ ва малакаи идоракунии барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии категорияҳои сеюм, дуюм, якум, олий ва мансабҳои холии сиёсии хизмати давлатӣ мебошад.

11) Захираи кадрҳо вобаста ба категорияи мансабҳо, ивазшавии ҳайат ва эҳтиёҷоти мақомоти давлатӣ ба кадрҳо муайян карда мешавад. Ба як мансаб мета вонанд аз як то се нафар ба захираи кадрҳо дохил карда шаванд. Кадрҳои захира бояд ба талаботи таҳассусии ишғолкунандагони мансабҳое, ки ба захираи онҳо дохил карда мешаванд, мувофиқат намоянд. Дохил намудан ба захираи кадрҳо бо розигии кадрӣ захирашаванда сурат мегирад.

12) Синни ниҳии кадрҳои захира вобаста ба категорияи мансабҳо муайян карда шуда, барои мансабҳои маъмурии категорияҳои сеюм, дуюм то 45-сола, барои мансабҳои категорияҳои якум ва олий то 50-сола, барои мансабҳои сиёсӣ то 55-сола мебошад.

13) Ҳангоми ворид намудан ба захираи кадрҳо тибқи сарҳатҳои сеюм ва чоруми банди 14 Низомномаи мазкур синни ниҳой муқаррар карда намешавад.

14) Захираи кадрҳо аз ҳисоби шахсони зерин ташкил карда мешавад:
– хизматчиёни давлатие, ки мувофиқи тавсияи комиссияи аттестатсионии мақомоти давлатӣ барои дохил кардан ба захираи кадрҳо пешбарӣ шудаанд;

– хизматчиёни давлатии сохторҳои марказӣ ва маҳаллии мақомоти давлатӣ, кормандони корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо барои дохил намудан ба захираи кадрҳои мақомоти давлатии дахлдор, кормандони мақомоти худидоракунии маҳаллӣ барои дохил намудан ба захираи кадрҳои мақомоти дахлдори иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо тавсияи роҳбарони бевоситаи онҳо ё ҳадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ;

– хизматчиёни давлатие, ки бо озод шудан аз мансаб ба таҳсил фирис-тода шудаанд, барои ишғоли мансабҳои баробар ба мансабе, ки то таҳсил ишғол намудаанд. Чунин хизматчиёни давлатӣ бо пешниҳоди ҳадамоти кадрӣ мақомоте, ки онҳоро барои таҳсил равон намудаанд, дар давраи таҳсил ба захираи кадрҳо дохил карда мешаванд;

– хизматчиёни давлатие, ки бинобар барҳам додан, азнавташқилдиҳӣ ва тачдиди мақоми давлатӣ, ихтисор шудани шумора ё воҳидҳои корӣ аз мансаб озод карда шудаанд, барои ишғоли мансабҳои баробар ба мансабҳои, ки то озод шудан ишғол намудаанд. Чунин хизматчиёни давлатӣ бо пешниҳоди ҳадамоти кадрӣ ба мӯҳлати як сол ба захираи кадрҳо дохил карда мешаванд.

15) Дар ҳолати ба зиёда аз як мансаб ба захираи кадрҳо пешниҳод шудани шахс ё ба захираи кадрҳои мансаби категорияи баландтар дохил карда мешавад.

16) Дар мақоми ваколатдор барои қонё гардонидани талаботи мақомоти давлатӣ бо кадрҳои роҳбарикунанда барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии категорияи дуюм, якум, олий ва мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ маҳзани маълумоти кадрҳои захира ташкил карда мешавад. Маҳзани маълумоти кадрҳои захира бо истифодаи рӯйхати захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ тартиб дода мешавад.

17) Кадрҳои захира ба мансабҳои холии пешбаришуда бе озмун таъин карда мешаванд.

III. Комиссия оид ба захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ

18) Бо қарори роҳбари мақоми давлатӣ барои интихоби кадрҳои захира Комиссия оид ба захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ (минбаъд – Комиссия) таъсис дода мешавад.

19) Комиссия дар ҳайати раис, котиб ва аъзои комиссия, иборат аз 5–7 нафар ташкил карда шуда, доимоамалкунанда мебошад.

20) Ба ҳайати Комиссия роҳбари мақоми давлатӣ ва/ё муовинони ӯ, намоёндаи ҳадамоти кадрӣ, роҳбарони воҳидҳои сохторӣ, мутахассисони ботачрибаи мақоми давлатӣ, намоёндагони иттифоқҳои касаба дохил карда мешаванд. Ишғолкунандаи мансаби баландтар раиси Комиссия мебошад.

21) Дар қори Комиссия оид ба захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ намоёндаи мақоми ваколатдор метавонад бо овози машваратӣ иштирок намояд.

22) Ба баррасии Комиссия аз тарафи хадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ хуччатҳои зерин пешниҳод карда мешавад:

- пешниҳод/тавсияҳо дар бораи дохил намудан ба захираи кадрҳо;
- маълумотнома (объективка) бо расми андозаи 4×6;
- делои шахсӣ.

23) Комиссия дар давоми сол (аз рӯи зарурат) ва дар моҳи декабр (ҳатман) чаласа доир намуда, масъалаҳои дохил намудан ба захираи кадрҳо ва/ё хориҷ намудан аз захираи кадрро баррасӣ менамояд.

24) Аз натиҷаи чаласаи Комиссия дар моҳи декабр рӯйхати захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ тибқи Низомномаи мазкур аз нав тартиб дода мешавад.

25) Чаласаи Комиссия ҳамон вақт салоҳиятнок ҳисоб карда мешавад, ки дар кори он аз се ду ҳиссаи аъзои Комиссия иштирок дошта бошанд. Қарори Комиссия дар овоздиҳии кушода бо тарафдорӣ аксари аъзои Комиссия, ки дар чаласа иштирокдоранд, қабул карда мешавад.

26) Ҳангоми баррасии пешниҳод/тавсияҳо дар бораи дохил намудан ба захираи кадрҳо баҳодиҳии ҳамачонибаи захирашавандагон аз рӯи талаботи зерин сурат мегирад:

– сифатҳои касбӣ, яъне тавсифи донишҳои касбӣ, маҳорат, малака, таҷриба, собиқаи хизмати давлатӣ ва/ё собиқаи умумӣ, мувофиқат ба талаботи таҳассусии мансабҳои ишғолшаванда, натиҷаҳои фаъолият;

– сифатҳои кордонӣ, яъне муташаккилӣ, ташаббускорӣ, масъулиятшиносӣ, самараи фаъолият, доштани қобилияти идоракунии ва маҳорати роҳбарӣ;

– сифатҳои ахлоқӣ, яъне боодобӣ, поквичдонӣ, адолатнокӣ, ботамкинӣ, маҳорати кор карда тавоништан бо ҳамкорон ва муроҷиат кунандагон.

27) Қарорҳои Комиссия дар шакли протокол ба расмӣ дароварда шуда, барои тасдиқ ба роҳбари мақомоти давлатӣ пешниҳод карда мешаванд. Дар ҳолате, ки агар раиси Комиссия роҳбари мақомоти давлатӣ бошад, чунин тасдиқ талаб карда намешавад.

28) Дар асоси қарорҳои Комиссия дар бораи дохил намудан ба захираи кадрҳо аз тарафи хадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ рӯйхати захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ (мувофиқи шакли замимагардида) тартиб дода мешавад.

29) Кадрҳои захира бо асосҳои зерин аз ҳайати захираи кадрҳо хориҷ карда мешаванд:

– мавҷуд будани мучозоти интизомӣ ё маъмурӣ;

– бо пешниҳоди аризаи шахсӣ оид ба хориҷ намудан аз захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ;

– вобаста ба озод намудан аз мансаби ишғолнамуда ё таъин гардидан ба мансаби пасттар;

– расидан ба синни ниҳоии дар захираи кадрҳо будан.

30) Масъалаи хорич намудан аз захираи кадрҳо бо пешниҳоди ҳадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ баррасӣ карда мешавад. Қарори Комиссия дар бораи хорич намудан аз захираи кадрҳо бо тартиби дар банди 27 Низомномаи мазкур пешбинишуда ба расмӣ дароварда мешавад.

IV. Тайёр намудани кадрҳои захира

31) Тайёр намудани кадрҳои захира бо роҳи тақмили ихтисос ва/ё таҷрибаомӯзӣ анҷом дода шуда, бо ин мақсад нақшаи чорабиниҳо тартиб дода мешавад.

32) Эҳтиёҷоти кадрҳои захира ба тақмили ихтисос ва/ё таҷрибаомӯзӣ аз тарафи ҳадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ бо роҳҳои зерин муайян карда мешаванд:

- омӯзиши делои шахсии кадрӣ захира;
- омӯзиши натиҷаи аттестатсияи кадрӣ захира;
- омӯзиши натиҷаҳои фаъолияти кадрӣ захира;
- сӯҳбат бо кадрӣ захира;
- сӯҳбат бо роҳбари бевоситаи кадрӣ захира;
- омӯзиши одоби хизматӣ (корӣ) ва ғайрихизмати (ғайрикории)

кадрӣ захира.

33) Тақмили ихтисос дар муассисаҳои тақмили ихтисоси соҳавӣ, Дошишқадаи тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва/ё муассисаҳои таълимии хоричӣ амалӣ гардонда мешавад.

34) Таҷрибаомӯзӣ дар шаклҳои зерин сурат мегирад:

- муваққатан иҷро намудани ӯҳдадорҳои мансабии мансабе, ки кадрӣ захира шаванда ба захираи он дохил карда шудааст;
- иштирок дар чорабиниҳои мубодилаи таҷриба ва дорои хусусияти омӯзишӣ;
- иҷрои супоришҳои алоҳида;
- омӯзиши таҷрибаи кишварҳои хоричӣ.

V. Муқаррароти хотимаӣ

35) Баҳсҳои вобаста ба масъалаҳои захираи кадрҳо аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ, мақоми ваколатдор ё суд баррасӣ карда мешавад.

36) Мақоми давлатӣ ӯҳдадор аст, ки руйхати захираи кадрҳоро на дертар аз 10 январ ба мақоми ваколатдор дар шакли муқарраргардида пешниҳод намояд.

37) Мақоми ваколатдор дар моҳи феврал оид ба ҳолати захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи солона пешниҳод менамояд.

**ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**«Оид ба тасдиқи Низомномаи намунавӣ дар бораи
хадамоти кадрӣ мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

Мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ф а р м о н м е д и ҳ а м:

1) Низомномаи намунавӣ дар бораи хадомоти кадрӣ мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2) Роҳбарони мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот низомномаи хадомоти кадрӣ мақомоти давлатиро дар асоси Низомномаи мазкур таҳия ва тасдиқ намоянд.

3) Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 марти соли 2003, №1031 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи хадомоти кадрӣ» аз эътибор соқит дониста шавад .

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
12 июли соли 2010, №901

Низомномаи намунавӣ дар бораи хадамоти кадрӣ мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

I. Муқаррароти умумӣ

1) Низомномаи намунавӣ дар бораи хадамоти кадрӣ мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Низомнома) сохтор, вазифаҳо, ҳуқуқҳои хадамоти кадрӣ мақомоти давлатиро муайян менамояд.

2) Хадамоти кадрӣ мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – хадамоти кадрӣ) дар шакли раёсат, шуъба, бахш ва корманди масъули кадрӣ мақомоти давлатӣ фаъолият намуда, воҳиди мустақили сохтори мақомоти давлатӣ буда, дар доираи ваколатҳои худ барои ҳалли вазифаҳои кадрӣ (идоракунии ҳайати) мақомоти давлатӣ масъул мебошад.

3) Шумораи воҳидҳои кории хадамоти кадрӣ аз ҳаҷми вазифаҳои мақомоти давлатӣ ва шумораи кормандони он вобаста буда, сохтор ва шумораи хизматчиёни мақомоти давлатӣ мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян ва тасдиқ карда мешаванд.

4) Назорати бевоситаи фаъолияти хадамоти кадрӣ аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ анҷом дода мешавад.

5) Хадамоти кадрӣ дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон ва Низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад.

6) Роҳбарии методӣ ва назорати фаъолияти хадамоти кадрӣ мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мақомоти ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ (минбаъд – мақоми ваколатдор) анҷом медиҳад.

II. Сохтори хадамоти кадрӣ

7. Хадамоти кадрӣ метавонад вобаста ба шумораи ҳайати кормандони мақомоти давлатӣ сохтори зеринро дошта бошад:

– дар мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ, сохторҳои тобеи онҳо хангоми то 50 нафар будани кормандон, шахси масъули кадрӣ таъин мегардад;

– дар дастгоҳҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо новобаста аз шумораи

хизматчиёни давлатӣ шуъбаҳои (бахшҳои) кор бо кадрҳо ташкил ё шахси масъул муқаррар карда мешавад;

– дар мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ ҳангоми аз 50 то 100 нафар будани кормандони хадамоти кадрӣ бо шумораи 2 воҳиди корӣ, аз 100 то 200 нафар будани кормандон бо шумораи 4 воҳиди корӣ ташкил карда мешавад;

– дар мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ ҳангоми зиёда аз 200 нафар будани ҳайати кормандон хадамоти кадрӣ бо шумораи на кам аз 7 воҳиди корӣ таъсис дода мешавад.

8) Сохтор ва шумораи воҳидҳои кории хадамоти кадриро мутобиқи тартиби муқарраргардида роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқ мекунад.

9) Хадамоти кадрӣ ҳамчун ҳамоҳангсози сохтори мақомоти давлатӣ фаъолияти хадамоти кадрии сохторҳои системаи мақомоти давлатӣ, муассисаҳои илмӣ ва таълими касбии мақоми давлатиро, ки ба такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии мақоми мазкур ва гузаронидани таҳқиқотҳои сотсиологӣ, беҳтарсозии фаъолияти идораи давлатӣ машғул мебошанд, роҳбарӣ менамояд.

III. Самтҳои асосии фаъолияти хадамоти кадрӣ

10) Хадамоти кадрӣ вазифаи маркази идоракунии кадрҳои (ҳайати) мақоми давлатиро, ки мақсади асосии он мусоидат ба ташкили фаъолияти самаранок, таъмини кафолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ, бароҳмонии болоравии касбӣ ва таъмини иҷтимоӣ ва ҳуқуқии ҳар як корманди мақомоти давлатӣ мебошад, иҷро менамояд.

11) Хадамоти кадрӣ барои таъмини иҷрои вазифаҳои зерин ваколатдор мебошад:

– таъмини гардиши ҳуҷҷатҳои воридотӣ ва содиротии кадрӣ;

– таҳияи ҳуҷҷатҳо оид ба таъин ва озод намудани кормандони мақоми давлатӣ, пешбурду нигоҳдории делҳои шахсӣ ва дафтарчаҳои меҳнатии кормандон;

– таҳияи лоиҳаи басти корӣ, чадвали руҳсатҳои меҳнатӣ ва ба расмият даровардани сафарҳои хизматӣ;

– бақайдгирии варақаҳои корношоямии хизматчиёни давлатӣ ва ҳайати хизматрасон;

– назорати риояи тартибу интизоми меҳнатӣ дар мақоми давлатӣ;

– ташкил ва дуруст истифода намудани маҳорати касбии кадрӣ (ҳайати) мақоми давлатӣ бо назардошти дурнамои инкишофи он;

– риояи тартиби қабул ба хизмати давлатӣ, бастанӣ шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнатии қабул ба хизмати давлатӣ;

- назорати риояи талаботи тахассусӣ ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ, гузаронидан ба мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ дар доираи як категория;
- гузаронидани таҳлили мансабҳои ҳоли дар мақоми давлатӣ;
- омода намудани маводи зарурӣ барои таъмини фаъолияти комиссияҳои аттестатсионӣ ва озмунӣ;
- ташкили озмунҳо барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ;
- шиносонидани роҳбарони воҳидҳои сохторӣ бо тартиби таҳияи дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- назорати риояи тартиби баҳодихии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ дар мақомоти давлатӣ;
- бароҳмонии раванди баҳодихӣ ба фаъолияти хизматчии давлатӣ;
- доир намудани аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ, таҳлили натиҷаҳои таҳияи пешниҳодҳо оид ба ҷойивазкунии (ротатсияи) самаранок дар мансабҳо ва баланд бардоштани дараҷаи тахассусӣ;
- таҳияи мавод оид ба додани рутбаҳои тахассусӣ ба хизматчиёни давлатӣ;
- ташкили захираи кадрҳо ва кор бо онҳо;
- ташкили тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунии, тақмили ихтисос ва таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатӣ;
- мусоидат ба фаъолияти комиссияҳои танзимкунандаи масъалаҳои кадрӣ хизмати давлатӣ;
- ташкил ва назорати пешниҳоди маълумот дар бораи даромад ва вазъи амволи хизматчии давлатӣ;
- риояи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешбурди Феҳристи хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мақомоти давлатӣ;
- таҳлили вазъи таъминоти кадрӣ;
- назорати риояи талаботи синни ниҳой дар хизмати давлатӣ будан;
- таъмини фаъолияти ҳайати техникӣ ва хизматрасони мақоми давлатӣ;
- гузаронидани мониторинги ҳолати кадрҳои хизмати давлатӣ ва банақшагирии талабот ба кадрҳо, пешбарии истифодаи технологияҳои муосир ва манбаҳои таълиму тарбияи кадрҳои дар мақоми давлатӣ ва берун аз он;
- татбиқи чораҳо оид ба сари вақт ҷавонгардонии ҳайати кормандони мақомоти давлатӣ;
- банақшагирии чорабиниҳо оид ба мутобикгардонии касбии корман дони нав ба кор қабулшуда, махсусан ҷавонон;
- мониторинги сабабҳои азкорравии кадрҳо, чараёни тағйирёбии сифатии ҳайати коллектив;

– сари вақт (якҷоя бо ҳадамоти молиявию иқтисодӣ) таҳлил намудани шаклҳои самараноки амалкунандаи ҳавасмандгардонии моддию маънавии хизматчиёни давлатӣ, пешниҳоди тавсияҳо оид ба баланд бардоштани фаъолияти касбии хизматчиёни давлатӣ;

– баҳисобгирии ҳайати шахсӣ ва пешниҳоди ҳисобот, пешбурди маҳзани иттилоотӣ оид ба захираи кадрҳо ва ҷорӣ намудани шаклҳои муносири идоракунии;

– таҳияи пешниҳодҳо оид ба ҳифзи иҷтимоӣ, моддӣ ва ҳуқуқии корман дони мақоми давлатӣ дар мавридҳои ихтисоршавӣ, тағйироти ташкилӣ, штатӣ ва сохторӣ;

– гузаронидани санчиши фаъолияти воҳидҳои сохтори мақоми давлатӣ оид ба риояи қонунгузорӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ;

– гузаронидани санчиши маълумоти пешниҳод намудаи шаҳрвандон хангоми таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ;

– таҳлили ҳайати кадрӣ, сари вақт пешниҳод намудани ҳисобот (на камтар аз ду маротиба дар як сол) оид ба вазъи кор бо кадрҳо ба роҳбари мақоми давлатӣ;

– андешидани чораҳо барои таъмини саривақтии омода намудан ва супоридани ҳуҷҷатҳо ба бойгонӣ;

– иҷрои дигар ўҳдадорихои ҳадамоти кадрӣ, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудаанд.

IV. Ҳуқуқҳои ҳадамоти кадрӣ

12) Ҳадамоти кадрӣ ҳуқуқ дорад:

– аз роҳбарони воҳидҳои сохторӣ ва хизматчиёни давлатии мақоми давлатӣ, сохторҳои системаи мақоми давлатӣ оид ба масъалаҳои мансуб ба салоҳияти ҳадамоти кадрӣ мутобиқи тартиби муқарраргардида маълумот дархост намояд;

– хангоми ба расмият даровардани таъинкунӣ, гузариши кормандон ба дигар воҳидҳои сохторӣ, фиристодан ба сафари хизматӣ ва ба рухсатии меҳнатӣ аз кормандони мақомоти давлатӣ маводи заруриро талаб намояд;

– бо тартиби муқарраргардида дар ҳолатҳои зарурӣ кормандони воҳидҳои сохторӣ ва дастгоҳи идоракунии мақоми давлатиро дар мувофиқа бо роҳбарони бевоситаи онҳо барои иҷрои вазифаҳои, ки ба зиммаи ҳадамоти кадрӣ гузошта шудааст, аз ҷумла гузаронидани мониторинг, санчиш, ҷамъбасти ҳисобот ҷалб намояд;

– бо тартиби муқарраршуда машварату семинарҳо ташкил намояд, инчунин дар машваратҳои, ки роҳбарияти мақоми давлатӣ ва дигар воҳидҳои сохторӣ дар доираи масъалаҳои ба ваколати ҳадамоти кадрӣ мансуб мегузаронанд, иштирок намояд;

– лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии оид ба масъалаи кадрӣ дахлдоштаро таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намояд;

– дар ҳамкорӣ бо воҳиди сохтории иттилоотии мақоми давлатӣ тафсириҳои иттилоотӣ ва дигар санадҳои заруриро нашр ва паҳн карда, дар доираи ваколати хадамоти кадрӣ мукотибаи кориро анҷом диҳад;

– санчиши фаъолияти воҳидҳои сохторӣ ва хадамоти мақоми давлатиро, ки ба ваколатҳои хадамоти кадрӣ мансубанд, амалӣ намояд;

– роҳбарӣ, назорат ва инчунин ёрии методӣ, ташкилӣ ва техникиро вобаста ба масъалаҳое, ки ба раванди таҳия ва тасдиқи дастурамали мансабии мансабҳои воҳидҳои сохтории мақоми давлатӣ дахл доранд, таъмин намояд;

– дар якҷоягӣ бо роҳбарони воҳидҳои сохтории мақоми давлатӣ, ташкилоти иттифоқҳои касаба, комиссияҳои ҷамъиятӣ рафти риояи интизومي меҳнатиро назорат намуда, ба роҳбари мақоми давлатӣ дар хусуси ба ҷавобгарии интизомӣ ва моддӣ кашидани кормандон пешниҳод манзур намояд.

13) Хадамоти кадрӣ дигар ҳуқуқҳои пешбини намудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дорад.

V. Муқаррароти хотимавӣ

14) Роҳбари хадамоти кадрӣ (корманди масъул) барои иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани ўҳдадорихои хадамоти кадрӣ, ки Низомномаи мазкур пешбинӣ намудааст, масъулияти шахсӣ дошта, дар машваратҳои кории назди роҳбари мақоми давлатӣ иштирок менамояд.

15) Роҳбари хадамоти кадрӣ дастурамалҳои мансабӣ ва нақшаи кори кормандони хадамоти кадриро таҳия намуда, барои тасдиқ ба роҳбари мақомоти давлатӣ пешниҳод менамояд.

16) Кормандони хадамоти кадрӣ бояд ба талаботи тахассусии барои категорияи мансабҳои ин воҳиди сохторӣ пешбинишуда мувофиқ бошанд.

17) Кормандони хадамоти кадрӣ кадршинос, ҳуқуқшинос, омӯзгор, психолог, сотсиолог, мутахассисони соҳаи идоракунии давлатӣ, дигар мутахассисони соҳаи гуманитарӣ ва мутахассисони касбии дорои қобилияти қор бо технологияҳои муосири электронӣ шуда метавонанд.

**ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**Дар бораи Тартиби нигоҳ доштани музди меҳнат, мансаби
ишғолнамуда ё мансаби ба он баробар ҳангоми таҳсил ва тақмили
иختисоси хизматчиёни давлатӣ**

Мутобиқи моддаи 34 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» фармон медиҳам:

1. Тартиби нигоҳ доштани музди меҳнат, мансаби ишғолнамуда ё мансаби ба он баробар ҳангоми таҳсил ва тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ тасдиқ карда шавад (замима мешавад).

2. Роҳбарони мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ иҷрои талаботи Тартиби мазкурро таъмин намоянд.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе,
23 январи соли 2013 № 1399

Замима
ба Фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 23 январи соли 2013, № 1399
тасдиқ шудааст

**Тартиби нигоҳ доштани музди меҳнат, мансаби ишғолнамуда ё
мансаби ба он баробар Ҳангоми таҳсил ва тақмили ихтисоси
хизматчиёни давлатӣ**

1. Муқаррароти умумӣ

1. Тартиби нигоҳ доштани музди меҳнат, мансаби ишғолнамуда ё мансаби ба он баробар Ҳангоми таҳсил ва тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ (минбаъд - Тартиб) тибқи талаботи моддаи 34 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" таҳия гардидааст.

2. Тартиб ба хизматчиёни давлатӣ ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда (минбаъд- хизматчиёни давлатӣ) дар тамоми давраи таҳсил нигоҳ доштани музди меҳнат ва мансаби ишғолнамударо қафолат медиҳад.

3. Тартиб қафолати ҳифзи иҷтимоӣ, таъмини нигоҳ доштани музди меҳнати хизматчиёни давлатиеро, ки дар муассисаҳои таълимии давлатӣ ва/ё хориҷӣ барои соҳиб гаштан ба ихтисоси дуюм, тайёрии касбӣ, бозомӯзӣ ва тақмили ихтисос таҳсил менамоянд, муқаррар менамояд.

2. Шартҳои Тартиб

4. Мақомоти идораи давлатӣ, бо дарназардошти таҳсили хизматчиёни давлатӣ барои соҳиб гаштан ба ихтисоси дуюм ва/ё тайёрии касбӣ, бозомӯзӣ ва тақмили ихтисос, бояд ҳар сол зимни таҳияи лоиҳаи Бюҷети давлатӣ бо сатри алоҳида Ҷоизи муайяни маблағро тибқи талаботи қонунгузорӣ пешбинӣ намоянд.

5. Тартиб барои хизматчиёни давлатие, ки корро тарк накарда, дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ барои иштирок дар машғулиятҳо, иҷрои корҳои лабораторӣ, супоридани санҷишу имтиҳонҳо ва ҳамчунин барои гузаштани аттестатсияи давлатӣ, навиштан ва дифои лоиҳаҳои (корҳои) дипломӣ ва/ё ба тақмили ихтисос фаро гирифта мешаванд, имтиёзро таъмин менамояд.

6. Дар асоси роҳхати мақомоти идораи давлатӣ ва/ё хуччати тасдиқунандаи муассисаи таълимӣ оид ба таҳсил ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ бо пешниҳоди хадамоти кадрӣ мақоми давлатӣ роҳбари мақомоти идораи давлатӣ дар бораи ба таҳсил фиристодани хизматчиӣ давлатӣ фармоиш (қарор) мебарорад. Дар фармоиш (қарор) банди алоҳида оид ба нигоҳ доштани мансаб ва музди меҳнати хизматчиӣ давлатӣ дар давраи таҳсил пешбинӣ карда мешавад.

7. Ҳангоми ба таъхир гузоштани мӯҳлати баровардани фармоиши (қарори) дахлдор иҷроӣ фармоиш (қарор) аз рӯи санаи хуччати пешниҳодгардида ҳисобида мешавад.

8. Бо хизматчиӣ давлатие, ки дар муассисаҳои таълимии давлатӣ ё хориҷӣ барои соҳиб гаштан ба ихтисоси дуюм ва/ё ба таҳсили дарозмӯҳлат бо озод шудан аз мансаби ишғолнамуда фаро гирифта мешавад, шартномаи сечониба (роҳбари мақомоти идораи давлатӣ, роҳбари муассисаи таълимӣ ва хизматчиӣ давлатӣ) баста мешавад.

9. Бо хизматчиӣ давлатие, ки ба муассисаҳои таълимии давлатӣ ё хориҷӣ ба тайёрии касбӣ, бозомӯзӣ азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисос ба мӯҳлати кӯтоҳ (камтар аз 4 моҳ) фиристода мешавад, шартномаи сечониба баста намешавад.

10. Давраи озод шудани хизматчиӣ давлатӣ аз мансаби давлатӣ бо сабаби ба таҳсил ва/ё такмили ихтисоси дарозмӯҳлат ба сафари хизматӣ фиристодани хизматчиӣ давлатӣ ба собиқаи хизмати давлатӣ дохил карда мешавад.

11. Дар сурати озод гардидани хизматчиӣ давлатӣ тибқи талаботи банди 8 Тартиби мазкур қайди дахлдор дар фасли "маълумот дар бораи кор"- и дафтарчаи меҳнати хизматчиӣ давлатӣ сабт карда мешавад.

12. Музди меҳнати хизматчиӣ давлатӣ дар давраи таҳсили иловагӣ ва ё такмили ихтисос аз тарафи мақомоти идораи давлатие, ки хизматчиӣ давлатӣ фаъолият менамояд, пардохт карда мешавад.

13. Роҳбари мақомоти идораи давлатӣ метавонад ҳангоми дар сафари хизмати дарозмӯҳлат вобаста ба таҳсил ва ё такмили ихтисос фиристодани хизматчиӣ давлатӣ, ба мансаби ишғолнамудаи ӯ муваққатан то бозгаштанаш дигар шахсро таъин намояд.

14. Бо розигии хизматчиӣ давлатӣ ва роҳбари мақомоти идораи давлатӣ мумкин аст ба зиммаи хизматчиӣ давлатӣ иҷроӣ ӯҳдадорихоӣ мансабии хизматчиӣ давлатии муваққатан озодгардида вогузор карда шавад.

15. Хизматчиӣ давлатие, ки баъди анҷоми таҳсил ва/ё такмили ихтисоси дарозмӯҳлат ба ҷойи кор бармегардад, ба мансаби пештар

ишғолнамуда ё ба мансаби категорияи баробар дар ҳамон мақомоти идораи давлатӣ таъмин карда мешавад.

16. Ба хизматчиёни давлатие, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии дорои аккредитатсияи давлатӣ бомуваффақият таҳсил менамоянд, мутобиқи қонунгузорию Қумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳо пешбинӣ карда мешавад.

3. Муқаррароти хотимавӣ

17. Ҳангоми таҳияи бучети солонаи мақомоти идораи давлатӣ роҳбари мақомоти идораи давлатӣ, хадамоти кадрӣ ва воҳиди сохтории баҳисобгирии молиявӣ бояд талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Қумҳурии Тоҷикистон ва Тартиби мазкурро риоя намоянд.

18. Ба ҳама оид ба нигоҳ доштани мансаб ва музди меҳнати хизматчию давлатӣ ҳангоми таҳсил, тақмили ихтисос ва дараҷаи таҳассус аз тарафи мақомоти болоӣ, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва суд баррасӣ карда мешаванд.

ФАРМОНИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

«Дар бораи тақмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»

(бо тағйиру иловаҳо аз 30.05.2017, №887; аз 5.04.2018, №1043; аз 31.05.2018, №1062); аз 15.08.2018, №1085; аз 27.01.2020 №1430; аз 3.04.2021, №147)

Бо мақсади ташаккули низоми самараноки идоракунии давлатӣ чихати таъмини банақшагирии стратегӣ ва рушди устувори иқтисодию иҷтимоии мамлакат, бо дарназардошти муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ф а р м о н м е д и ҳ а м:

1. Сохтори замимагардидаи мақомоти марказии иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад.

2. Муқаррар карда шавад, ки:

– ба низоми мақомоти идоракунии давлатӣ вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, кумитаҳо, ҳадамот, агентҳо ва саридораҳо дохил мешаванд;

– вазифаҳои мақомоти идоракунии давлатие, ки роҳбарии фаъолияти онҳоро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд, дар низомномаҳои ин мақомот, ки мутобиқан бо фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегарданд, муайян карда мешаванд;

– чихати роҳ надодан ба сӯиистифода аз фишангҳои дохилисоҳавӣ барои ҳимояи манфиатҳои дохилидоравӣ, муносибати байниҳамдигарии вазорату кумитаҳои давлатӣ бо ҳадамот ва агентҳои низоми онҳо тибқи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад.

3. Ба Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон чор муовин, аз ҷумла як муовини яқум муқаррар карда шавад.

4. Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шавад.

Муқаррар карда шавад, ки вазифаҳои марбут ба саноат аз доираи ваколатҳои Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон баро варда шуда, иҷрои вазифаҳои марбут ба пешбурди сиёсати об аз Вазорати мелиоратсия ва захираҳои об ба Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд.

5. Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муқаррар карда шавад, ки вазифаҳои марбут ба саноат аз доираи ваколатҳои Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шуда, ба Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор мегарданд.

6. Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таъдил дода шавад.

Муқаррар карда шавад, ки вазифаҳои пешбурди сиёсати илм аз доираи ваколатҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шуда, ба Вазорати маъмурӣ ва ҳамаҷумла мегарданд.

7. Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъдил дода шавад.

Муқаррар карда шавад, ки Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба низоми Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил карда мешавад.

8. Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъдил дода шавад.

Муқаррар карда шавад, ки вазифаҳои марбут ба ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, Хадамоти давлатии ташҳиси тиббӣ иҷтимоии Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тобеияти идоравии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.

9. Вазорати мелиоратсия ва заҳираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон барҳам дода шавад.

10. Кумитаи давлатии заминсозӣ ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон номгузорӣ карда шавад.

11. Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номгузорӣ карда шавад (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 августи соли 2018, №1085).

12. Агентии сохтмон ва меъморӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъдил дода шавад.

13. Саридораи назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъдил дода шавад.

14. Агентии хоҷагии чангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муқаррар карда шавад, ки Муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал ва шикори Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба низоми Агентии мазкур шомил карда мешавад.

15. Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шавад.

Муқаррар карда шавад, ки вазифаҳои марбут ба беҳдошти замин ва обёрии Вазорати барҳамдодашудаи мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Агентии мазкур вогузор мегарданд.

16. Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шавад.

17. Бо мақсади пешбурди ислоҳот дар низоми идоракунии маҳал, ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, мусоидат дар рушди баробари минтақаҳои кишвар Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шавад.

18. Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шавад.

19. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

– такмили сохтори мақомоти идоракунии давлатиро дар асоси Фармони мазкур таъмин намояд;

– дар мӯҳлати се моҳ сохтори дастгоҳи марказӣ, нақшаи идоракунӣ ва низоминомаи вазорату идораҳои нафтаъсис ва таҷдидшавандаро бо таъмини тақсимооти дақиқи вазифаҳо ва бартарафсозии такроршавии вазифа ва ваколатҳои мақомоти давлатӣ таҳия ва тасдиқ намояд;

– масъалаҳои ташкилӣ, молиявӣ ва моддиеро, ки аз Фармони мазкур бармеоянд, ҳал намояд;

– баҳри тақвияти низоми ҳисоботдиҳӣ ва таъмини рушди босуботи соҳаҳои саноати кишвар ҷиҳати ба низоми Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кардани корхонаҳои воҳиди давлатии «Востокредмет», «Тоҷиксемент», «Заря Востока», «Итти ҳодияи истеҳсолии «Тоҷиктекстилмаш», «Ҷамаст», ҷамъиятҳои саҳомии шакли кушодаи «Тоҷиктрансформатор», «Химзавод» ва мутобикан ба корхонаҳои воҳиди давлатии «Фулузоти нодири Тоҷикистон», «Сементи Тоҷик», «Нури Ховар», «Коргоҳи машинасозӣ» ва ҷамъиятҳои саҳомии шакли кушодаи «Трансформатор», «Корхонаи кимиёвӣ» номгузорӣ кардани онҳо тадбирҳои зарурӣ андешад;

– санадҳои худро ба Фармони мазкур мутобик намояд;

– доир ба масъалаи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати се моҳ пешниҳодоти мушаххас манзур намояд.

20. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

– чиҳати тақвияти низоми ҳамоҳангсозии сиёсати рушд дар асоси муқаррароти Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 апрели соли 2013 вобаста ба таҷдиди сохтори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати як моҳ пешниҳодот манзур намояд;

– дар якҷоягӣ бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи тартиби муқарраргардида қабулу супоридани биноҳои маъмурий, воситаҳои нақлиёт ва дигар воситаҳои асосию гардони вазорату идораҳои барҳамдодашуда ва навтаъсисро таъмин карда, чиҳати истифодабарии минбаъдаи онҳо лоиҳаҳои санадҳои дахлдорро таҳия ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд;

– барои ворид намудани тағйироту иловаҳо ба санадҳои дахлдори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодот манзур намояд.

21. Банди 1 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2006, №9 «Дар бораи тақмили сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит дониста шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
19 ноябри соли 2013, №12

Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 19 ноябри соли 2013, №12
тасдиқ шудааст

Сохтори мақомоти марказии иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
27 январи соли 2020, №1430*)

Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3
апрели соли 2021, №147*)

2. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

3. Вазоратҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати мадони Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон

4. Кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

5. Идораҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кумитаи беҳатарии озқаворӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
(*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.05.2018, №1062*)

Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
15 августи соли 2018, №1085*)

Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№887*)

Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
(*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №887*)

Ҳадамоти иҷроӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (*фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5.04.2018, №1043*)

Ҳадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳадамоти назорати давлатии беҳатарии корҳо дар саноат ва соҳаи
кӯҳкорӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Агентии содироти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Агентии авиатсияи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷикистон *(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.05.2018, №1062)*

Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Агентии захираҳои моддии давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Агентии хоҷагии чангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Саридораи ҳифзи сирри давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

**ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Дар бораи Агентии хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
(*бо тағйиру иловаҳо аз 13.05.2022, №384*)

Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади иҷрои фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 ноябри соли 2013, №12 «Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ф а р м о н м е д и х а м:

1. Низомнома, Сохтори дастгоҳи марказӣ ва Нақшаи идоракунии Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шаванд (замимаҳои 1, 2 ва 3).

2. Шумораи ниҳоии кормандони Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба теъдоди **52** воҳид (бе ҳайати хизматрасон), аз ҷумла шумораи дастгоҳи марказии Агентӣ ба миқдори **33** воҳид муқаррар карда шавад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*).

3. Ба Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки ду муовини **директор**, аз ҷумла як муовини яқум, инчунин ҳайати мушовара иборат аз 7 нафар дошта бошад ва лимити автомашинаҳои сабукрави хизматӣ ба миқдори 4 адад муқаррар карда шавад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*).

4. Маблағгузории дастгоҳи марказии Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва **сохторҳои маҳаллии он** аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ анҷом дода шавад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*).

5. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 июни соли 2007, №264 «Дар бораи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит доништа шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
15 марти соли 2014,
№179

Замимаи 1
Бо Фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 15 марти соли 2014, №179
тасдиқ шудааст

Низомномаи
Агентии хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
(*бо тағйиру иловаҳо аз 13.05.2022, №384*)

1. Муқарроти умумӣ

1. Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Агентӣ) мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад ва дар доираи ваколатҳои худ сиёсати ягонаи давлатӣ ва батанзимдарории меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатиро амалӣ месозад.

2. Агентӣ фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститусионӣ ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармон ва амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон ва Низомномаи мазкур амалӣ менамояд.

3. Агентӣ дар доираи ваколатҳои худ бо мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва ташкилотҳо ҳамкорӣ менамояд.

4. Самтҳои асосии фаъолияти Агентӣ аз татбиқи сиёсати ягонаи давлатии соҳаи хизмати давлатӣ, батанзимдарории меъёрии ҳуқуқии соҳа, ташкил, таъмин ва назорати иҷроӣ қонунгузори соҳаи хизмати давлатӣ ва адои хизмати давлатӣ, ташкили курсҳои азнавтайёркунӣ, тақмили ихтисос ва таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатӣ, мусоидат ба амалишавии кафолатҳо ва ҳавасмандгардонии онҳо иборат аст (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*).

2. Ваколатҳо, вазифа ва функсияҳои асосии Агентӣ

5. Ваколатҳои Агентӣ:

- ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба роҳҳои рушди хизмати давлатӣ пешниҳод манзур менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи хизмати давлатиро пешниҳод менамояд;

- дар доираи ваколатҳои худ санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатиро таҳия ва қабул менамояд;

- лоиҳаи феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия ва барои тасдиқ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд, амалишавии онро назорат мекунад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- дар доираи ваколатҳои худ дар мақомоти давлатӣ санҷиш мегузаронад, намояндагони мақомоти давлатиро ба баррасии масъалаҳои дар доираи салоҳияти худ қарордошта ҷалб менамояд;

- ҷиҳати бекор кардани қарорҳои мақомоти давлатӣ, ки ҳилофи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ мебошанд, ба мақомоти давлатии дахлдор, мақомоти болоӣ пешниҳод манзур менамояд ва ба суд муроҷиат мекунад;

- тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои риоя накардани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ дар доираи салоҳияти худ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриро баррасӣ ва ҷазои маъмури таъин менамояд;

- баҳодиҳии самараноки идоракунии ҳайат ва сифати хизматрасониҳои давлатӣ вобаста ба масъалаҳои хизмати давлатиро дар мақомоти давлатӣ мегузаронад;

- бо мақомоти давлатии ваколатдори соҳаи хизмати давлатии давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ дар масъалаҳои хизмати давлатӣ ва идоракунии давлатӣ ҳамкорӣ менамояд;

- дар таҳияи лоиҳаҳои шартномаҳои байналмилалӣ ва амалигардонии ҳамкории байналмилалӣ, татбиқи барномаҳои таълимӣ дар дохил ва хориҷи кишвар иштирок менамояд;

- тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон шартномаҳои байналмилалӣ соҳаи хизмати давлатиро ба имзо мерасонад ва амалӣ менамояд;

- дар бораи беҳдошти шароити меҳнат ва таъминоти иҷтимоии хизматчиёни давлатӣ пешниҳод манзур менамояд;

- бо ҷомеаи шахравандӣ ва воситаҳои ахбори омма ҳамкорӣ менамояд.

6. Агентӣ барои таҳсил (азнавтайёркунии, тақмили ихтисос ва таҷрибаомӯзӣ)-и хизматчиёни давлатӣ, кормандони дигар мақомоти давлатӣ ва дар асоси муроҷиат барои кормандони корхонаҳо,

муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои давлатӣ чорабиниҳои зеринро амалӣ месозад:

- барои ташкили азнавтайёркунӣ, тақмили ихтисос ва таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатӣ дар Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва муассисаҳои касбии баъдидипломӣ, таҳсили хизматчиёни давлатӣ дар магистратура, аспирантура ва докторантура аз рӯи ихтисос дар дохил ва хориҷи кишвар мусоидат менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- масъалаҳои вобаста ба таҳсили хизматчиёни давлатӣ ва таъмини мақомоти давлатӣ бо кадрҳои баландихтисосро ҳамоҳанг месозад;

- механизми таҳсили хизматчиёни давлатиро таҳия карда, яққоя бо мақомоти давлатӣ арзёбии эҳтиёҷот ба таҳсилро муайян мекунад, татбиқ гаштани фаъолиятро дар ин самт назорат менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- фаъолияти мақомоти давлатиро оид ба масъалаҳои азнавтайёркунӣ, тақмили ихтисос ва таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатӣ ҳамоҳанг месозад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- дар таҳияи нақша-ҷадвали ҳарсолаи курсҳои азнавтайёркунӣ, тақмили ихтисос ва таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатӣ иштирок мекунад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- шумораи хизматчиёни давлатӣ, категорияҳои мансабҳои давлатии маъмуриро барои таҳсил, эҳтиёҷот ба таҳсили онҳо муайян менамояд;

- мониторинги ҳолати ба таҳсил фаро гирифтани хизматчиёни давлатиро мегузаронад ва натиҷаи онро ҷамъбаст менамояд;

- таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатиро дар мақомоти давлатӣ ташкил ва амалӣ менамояд;

- дигар ваколатҳоеро, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, амалӣ менамояд.

7. Вазифаҳои асосии Агентӣ:

- таҳияи пешниҳодҳо оид ба ташаккул ва баланд бардоштани самаранокии соҳаи хизмати давлатӣ;

- ташкили низоми самараноки интиҳоби кадрҳо ва идоракунии ҳайати қормандон;

- ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ дар масъалаҳои азнавтайёркунӣ, тақмили ихтисос ва таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатӣ (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- таъмини ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии хизматчиёни давлатӣ.

8. Функсияҳои асосии Агентӣ:

- тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва пешбурди сиёсати давлатиро дар соҳаи хизмати давлатӣ анҷом медиҳад;

- натиҷаҳои татбиқи сиёсати хизмати давлатиро таҳлил ва ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати муайян намудани самтҳои асосии ислоҳот ва рушди хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод манзур менамояд;

- дар таҳия ва татбиқи барномаҳои давлатӣ дар самти ташаккул додан ва баланд бардоштани самаранокии хизмати давлатӣ иштирок менамояд;

- назорати иҷрои қонунгузори хизмати давлатиро дар мақомоти давлатӣ анҷом медиҳад ва аз онҳо маълумот дархост менамояд;

- меъёрҳои одоби хизматчиёни давлатиро таҳия ва назорати фаъолияти комиссияҳои оид ба одоби мақомоти давлатиро ба роҳ мемонад;

- механизмҳои таъминоти кадрӣ, қоидаҳои қабул ба хизмати давлатӣ, **адои хизмати давлатӣ** ва банақшагирии болоравии мансабиро дар низоми хизмати давлатӣ **назорат** менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- **қоидаҳои** гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ, болоравии мансабӣ ва баҳодихии фаъолияти хизматчиёни давлатиро таҳия менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- **роҳбарии** методии ҳадамоти кадрӣ мақомоти давлатиро амалӣ ва лойihaи низомномаи намунавӣ ҳадамоти кадрӣ мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия ва барои тасдиқ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунад;

- **сатҳи талаботи таҳассусиро** барои хизматчиёни давлатии маъмурий таҳия ва тасдиқ менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- **роҳбарии** методӣ ва назорати гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ, баҳодихии фаъолият, аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ, ротатсияи (ҷойивазкунии) хизматчиёни давлатии ҳайати роҳбарикунандаро анҷом медиҳад;

- **низоми иттилоотӣ-коммуникатсиониро** дар соҳаи хизмати давлатӣ ташкил ва ҷорӣ менамояд;

- таъминоти иттилоотии мақомоти давлатиро оид ба масъалаҳои хизмати давлатӣ амалӣ мегардонад;

- механизмҳои ташаккул ва самаранокии захираи кадрҳоро татбиқ менамояд;

- таҳияи барномаҳои таълимиро барои кадрҳои захираи мақомоти давлатӣ ба нақша мегирад;

- таҳлили харсолаи эҳтиёҷоти мақомоти давлатӣ оид ба таҳсили хизматчиёни давлатиро гузаронида, барои таҳияи Нақша-ҷадвали курсҳои азнавтайёркунӣ, тақмили ихтисос ва таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатӣ ба Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда, амалисозии онро таъкил ва назорат мекунад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- маҳзани маълумотро дар бораи хатмкардаҳои Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои олии таълимӣ, ки мутахассисони соҳаи идоракунӣ ва хизмати давлатӣ тайёр мекунад, таҳия менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- дар чорабиниҳои мақомоти давлатӣ вобаста ба интихоби номзадҳо барои таҳсил дар Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- тадбирҳои банақшагириӣ ва дурнамои эҳтиёҷоти умумии хизматчиёни давлатиро ба таҳсил таҳия менамояд;

- оид ба таъкили фаъолияти илмию таҳқиқотӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ пешниҳод манзур менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- ҷараёни супоридани эълумия оид ба андоз аз даромад ва эълумия оид ба вазъи **молумулқиро** аз тарафи хизматчиёни давлатӣ назорат ва таҳлил менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- таҷрибаи пешқадами мақомоти давлатиро дар соҳаи хизмати давлатӣ таҳлил ва ҷорӣ мекунад;

- ҷиҳати таъбиқи сиёсати гендерӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ тадбирҳо анҷом медиҳад;

- оид ба тақмили низоми пардохти музди меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии хизматчиёни давлатӣ пешниҳод манзур менамояд;

- **якҷо бо мақомоти давлатии омили Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли ҳисоботи омили соҳаи хизмати давлатӣ ва дастурамали тартиб додани онро тасдиқ менамояд;**

- номгуӣ мансабҳои хизматчиёни граждани (ҳайати техникӣ ва хизматрасон)-и мақомоти давлатиро таҳия ва барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд;

- тартиби пешбурди парвандаи шахсии хизматчиёни давлатиро тасдиқ ва иҷрои онро назорат менамояд;

- қоидаҳои таҳияи дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тасдиқ ва амалисозии онҳоро назорат менамояд;

- якҷо бо мақомоти давлатии тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи бемориҳоеро, ки барои иҷрои ухдадорӣҳои мансабии хизматчиёни давлатӣ монеа мегарданд, таҳия ва тасдиқ менамояд *(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384)*;

- оид ба баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои давлатӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ пешниҳод манзур менамояд;

- дар доираи ваколатҳои худ санҷиши иҷрои талаботи қонунгузори хизмати давлатӣ дар мақомоти давлатиро мегузаронад *(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384)*;

- тартиби ҷорӣ намудани санҷиши тести барои довталабони мансабҳои ҳолии маъмурии хизмати давлатӣ ва аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ муайян менамояд;

- ҳамоҳангсозии фаъолияти комиссияҳои мақомоти давлатиро оид ба масъалаҳои хизмати давлатӣ анҷом медиҳад;

- оид ба пешгирӣ ва бартараф намудани омилҳои коррупсионӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ ҷораҳои зарурӣ меандешад;

- мониторинги татбиқи Кодекси одоби хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар мақомоти давлатӣ мегузаронад ва барои роҳ наодан ба бархурди манфиатҳо тадбирҳо меандешад;

- мониторинги ҳолати таъминоти кадрӣ хизмати давлатӣ ва захираи кадрҳои мақомоти давлатиро гузаронида, эҳтиёҷоти мақомоти давлатиро ба кадрҳо пешбинӣ менамояд;

- пешбурди Феҳристи хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиб ва ташкили маҳзани маълумот оид ба масъалаҳои хизмати давлатӣ, хизматчиёни давлатӣ ва захираи кадрҳои хизмати давлатиро анҷом медиҳад;

- мутобиқи тартиби муқарраршуда санҷиши маълумоти пешниҳоднамудаи шахрвандро ҳангоми ҳалли масъалаи ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин (интиҳоб) шудани ӯ мегузаронад;

- маълумоти омори давлатиро дар соҳаи хизмати давлатӣ ҷамъоварӣ, коркард ва нашр менамояд;

- дар бораи ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои таҳассусӣ тибқи тартиби муқарраргардида пешниҳод манзур менамояд;

- қабули шахрвандон, хизматчиёни давлатӣ ва шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ, ташкил, баррасии саривақтӣ ва босифати муроҷиатҳои онҳо, қабули қарорҳои дахлдор ва дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба муроҷиаткунандагон ирсол намудани ҷавобҳо анҷом медиҳад *(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384)*;

- дар доираи ваколати Агентӣ ҳифзи маълумотеро, ки сирри хизматӣ ва давлатиро дар бар мегиранд, таъмин менамояд;

- чобачокунӣ, ниғаҳдорӣ, баҳисобгирӣ ва истифодаи ҳуҷҷатҳои бойгониро, ки дар рафти фаъолияти дастгоҳи марказии Агентӣ ва сохторҳои маҳаллии он таҳия мешаванд, амалӣ менамояд;

- дигар функсияҳоро мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд.

9. Бо мақсади татбиқи вазифа ва функсияҳои соҳаи хизмати давлатӣ Агентӣ ҳуқуқ дорад:

- аз мақомоти давлатӣ маълумоти барои қабули қарор заруриро оид ба масъалаҳои соҳаи фаъолият бо тартиби муқарраргардида дархост намояд;

- санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулнамудаи Агентӣ оид ба хизмати давлатиро шарҳ диҳад, дар хусуси тартиби татбиқи хизмати давлатӣ тавсия ва дастурҳои методӣ таҳия ва пешниҳод намояд, нашри иттилоотро ба роҳ монад;

- барои таҳияи масъалаҳои соҳаи фаъолият намояндагони мақомоти давлатӣ, **мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот**, ташкилотҳои илмӣ, олимон ва мутахассисонро ҷалб намояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- дар доираи муқарраргардидаи фаъолият мақомоти ҳамоҳангсозӣ, машваратӣ ва экспертӣ (шӯроҳо, комиссияҳо, гурӯҳҳои корӣ), аз ҷумла байниидоравӣ ташкил намояд.

3. Ташкили фаъолият

10. Низомнома, Сохтори дастгоҳи марказӣ, Нақшаи идоракунии Агентиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

11. Ба Агентӣ **директор** роҳбарӣ менамояд, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешавад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*).

Директори Агентӣ муовинон, аз ҷумла як муовини яқум дорад, ки бо пешниҳоди ӯ аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд.

12. Директори Агентӣ:

- роҳбарии умумии фаъолияти Агентиро анҷом дода, барои иҷрои ваколат, вазифа ва функсияҳои Агентӣ, татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулияти шахсӣ дорад;

- дар доираи салоҳияти худ оид ба масъалаҳои фаъолияти Агентӣ фармоиш (қарор) қабул менамояд;

- низомномаҳои дастгоҳи марказии Агентӣ ва воҳидҳои сохтори он, басти вазифаҳоро дар доираи сметаи харочоти Агентӣ тасдиқ менамояд;

- дар баррасӣ ва қабули қарор аз рӯи масъалаҳои ба салоҳияти Агентӣ дахлдошта иштирок менамояд;

- масъалаҳои интихоби ҷобачогузори кадрҳои баррасӣ ва ҳал намуда, кормандони Агентиро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори хизмати давлатӣ ба мансаб таъин ва аз мансаб озод мекунад;

- бо хизматчиёни давлатӣ ва **хизматчиёни граждани (ҳайати техникӣ ва хизматрасон)** тибқи тартиби муқаррарнамудаи шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнати мебандад, ба онҳо тағйирот медарорад ва онҳоро бекор мекунад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- ҷаласаҳои ҳайати мушовараи Агентиро даъват менамояд, ба онҳо раисӣ мекунад ва ба қарорҳои онҳо имзо мегузорад;

- ба комиссияҳои дар Агентӣ таъсисгардида раисӣ мекунад, ба протоколҳои ҷаласаҳои комиссияҳо имзо мегузорад, роҳбарии комиссия ва гурӯҳҳои кориро ба муовинони худ вогузор менамояд;

- хизматчиёни давлатӣ, **хизматчиёни граждани (ҳайати техникӣ ва хизматрасон)**-ро бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори ҳавасманд мегардонад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- бо тартиби муқарраргардида кормандонро ба мукофотҳои давлатӣ пешбарӣ менамояд;

- ба хизматчиёни давлатии Агентӣ рутбаҳои таҳассусӣ медиҳад ва барои додани рутбаи таҳассусӣ ба хизматчиёни давлатӣ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод манзур менамояд;

- аз хизматчиёни давлатӣ, **хизматчиёни граждани (ҳайати техникӣ ва хизматрасон)** иҷрои **ухдадорихои** мансабӣ, риоя ва иҷрои қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнати, муносибати эҳтиёткорона ба моликияти давлатӣ, дигар қоидаҳо ва муқаррарот, инчунин шартҳои шартномаҳои (қарордоди) меҳнатиро талаб менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- бо мақсади муайян намудани ҳолатҳои иҷро накардан ё ба таври зарурӣ иҷро накардани **ухдадорихои** мансабӣ аз ҷониби хизматчиёни давлатӣ гузаронидани санҷиши хизмати таъин мекунад ва дар мавриди ҷой доштани асос хизматчиёни давлатиро ба ҷавобгарии интизомӣ ва моддӣ мекашад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- дар мавриди роҳ додан ба амали ғайриинтизомӣ **хизматчиёни граждани (ҳайати техникӣ ва хизматрасон)**-ро ба ҷавобгарии интизомӣ мекашад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- санҷиши мақомоти давлатиро оид ба риояи қонунгузори соҳаи хизмати давлатӣ ташкил мекунад;

- барои бартараф намудани камбудихо дар фаъолияти мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот дар иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ пешниҳод ирсол менамояд;

- Агентиро дар муносибат ба дигар мақомоти идоракунии давлатӣ ва ташкилотҳо намоёндагӣ мекунад;

- доир ба ташаккули бучети ҷумҳуриявӣ дар қисми таъминоти молиявии фаъолияти Агентӣ ба мақомоти молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод манзур менамояд;

- тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» масъалаҳои вобаста ба адои хизмати давлатиро ҳал менамояд;

- ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон номзадҳоро барои ишғоли мансабҳои муовинони **директори** Агентӣ пешниҳод менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- салоҳият ва уҳдадорихои мансабии кормандони Агентиро муайян мекунад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

- ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти Агентӣ гузориш медиҳад;

- дар маҷлисиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳайати мушовараи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ва машваратҳои назди раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо вобаста ба масъалаҳои хизмати давлатӣ иштирок мекунад;

- ваколатҳои муовинони худро муқаррар менамояд;

- идоракунии фонди музди меҳнати Агентиро амалӣ менамояд;

- мутобиқи қонунгузорӣ гуфтушунид анҷом медиҳад, ба шартномаҳои байналмилалӣ, протоколҳои ҳамкорӣ оид ба масъалаҳои хизмати давлатӣ имзо мекунад;

- назорати дохилро дар Агентӣ ташкил ва таъмин менамояд;

- дигар ваколату вазифа ва ҳуқуқҳоеро амалӣ менамояд, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардаанд.

13. Муовинони **директор** бевосита ба **директор** тобеъ буда, фаъолияти Агентиро дар доираи уҳдадорӣ ва ваколатҳои воғузорнамудаи **директор** анҷом медиҳанд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*).

14. Дар ҳолати набудани **директори** Агентӣ вазифаҳои ӯро муовини яқум, ё бо супориши **директор** муовини ӯ иҷро менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*).

15. Дар Агентӣ тахти роҳбарии **директори** Агентӣ ҳайати мушовара ташкил карда мешавад, ки ба ҳайати он муовинони **директори** Агентӣ, ректори **Академияи** идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз рӯи вазифа) ва кормандони

хайати роҳбарикунандаи Агентӣ дохил мешаванд. Аъзои хайати мушовара ба ғайр аз шахсоне, ки аз рӯи вазифа дохил мешаванд, бо пешниҳоди **директори** Агентӣ аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*).

16. Ҳайати мушовара дар ҷаласаҳои худ ташкили иҷрои вазифаҳои асосии Агентиро муҳокима менамояд.

17. Қарорҳои хайати мушовара тибқи тартиби муқарраргардида бо аксари овози аъзои он қабул карда шуда, бо протокол ба расмӣ дароварда, бо фармоишҳои **директори** Агентӣ дар амал татбиқ карда мешаванд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*).

18. Барои таъмини фаъолияти Агентӣ ва амалӣ намудани ваколатҳои он дастгоҳи марказии Агентӣ (минбаъд - дастгоҳи марказӣ) таъсис дода мешавад.

19. Дастгоҳи марказӣ таъминоти ҳуқуқӣ, ташкилӣ, илмӣ таҳлилӣ, иттилоотӣ ва дигар намудҳои таъмини фаъолияти Агентиро амалӣ менамояд.

20. Дастгоҳи марказӣ аз роҳбарият, воҳидҳои сохторӣ ва кормандон иборат мебошад.

21. Воҳидҳои сохтори дастгоҳи марказӣ ва **сохторҳои маҳаллии Агентӣ** вобаста ба ваколат, вазифа, функсия ва шумораи ниҳои кормандон дар шакли шӯба ва бахш ташкил карда мешаванд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*).

22. Маблағгузори дастгоҳи марказӣ ва сохторҳои дар Нақшаи идоракунии Агентӣ пешбинишуда аз ҳисоби маблағҳои бучети ҷумҳуриявӣ ва дигар маблағҳои мувофиқи тартиби бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқагардида анҷом дода мешавад.

23. Самтҳои дақиқи ҳисоботдиҳии Агентӣ:

а) ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- оид ба нишондиҳандаҳои асосии самтҳои фаъолияти Агентӣ ҳисоботи солона пешниҳод менамояд;

- ҳар сол дар моҳи январ аз натиҷаи санчиши фаъолияти мақомоти давлатӣ, оид ба ҳолати риояи қонунгузори хизмати давлатӣ ва натиҷаи аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ гузориши солона манзур менамояд;

- дар моҳи феврал оид ба ҳолати захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ ҳисоботи солона пешниҳод мекунад;

- на дертар аз 1 март соли чорӣ оид ба натиҷаи ҷойивазкунии (ротатсияи) хизматчиёни давлатии маъмурии хайати роҳбарикунанда дар соли сипаришуда маълумотнома пешниҳод менамояд.

б) ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ:

- дар муҳлатҳои муқарраргардида оид ба таъмини иҷрои супоришҳо, амру фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоишу қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, стратегияҳо, консепсияҳо, барномаҳо дар соҳаи хизмати давлатӣ, ҳуҷжатҳои назоратӣ маълумотнома пешниҳод менамояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*);

в) соли ду маротиба (20 июли соли ҳисоботӣ ва 20 январи соли оянда) ба мақомоти омор ҳисоботи ҷамъбасти пешниҳод менамояд.

24. Дар Агентӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон воҳиди назорати дохилӣ таъсис дода мешавад.

4. Муқаррароти хотимавӣ

25. Агентӣ шахси ҳуқуқӣ буда, дорои муҳр бо сабти Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ бо забони давлатӣ ва русӣ, муҳрҳои дахлдор, штампу бланкаҳо мебошад ва аз суратҳисоби ягонаи Сарраёсати ҳазинадорӣ марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузори мегардад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384*).

26. Агентӣ ҷиҳати амалӣ гардонидани фаъолияти хоҷагидорӣ, беҳтар намудани шароити иҷтимоии кормандон ҳуқуқи ташкили хоҷагиҳои ёрирасон ва дигар ташкилотҳои ҳисоби хоҷагиро дорад. Фаъолияти мазкур набояд ба хизмати давлатӣ таъсири манфӣ расонад.

27. Номи пурраи Агентӣ: Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

28. Маҳали ҷойгиршавии Агентӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Саид Носир, 33.

29. Дар сурати қатъ шудани фаъолияти Агентӣ масъалаҳои супурдан, нигоҳ доштан ва истифодаи минбаъдаи ҳуҷжатҳои он тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал карда мешавад.

Замимаи 2
Бо Фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 15 марти соли 2014, №179
тасдиқ шудааст

Сохтори
дастгоҳи марказии Агентии хизмати давлатии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384)

Роҳбарият

Шуъбаи таъминоти ҳуқуқӣ

Шуъбаи идоракунии захираҳои инсонӣ

Шуъбаи ҳифзи иқтимоии хизматчиёни давлатӣ

Шуъбаи ташкилию иттилоотӣ

Шуъбаи кадрҳо, коргузорӣ ва назорат

Шуъбаи маҳзани маълумоти хизматчиёни давлатӣ

Шуъбаи молия ва муҳосибот

Замимаи 3
Бо Фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 15 марти соли 2014, №179
тасдиқ шудааст

Нақшаи
идоракунии Агентии хизмати давлатии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дастгоҳи марказӣ

Шӯъбаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Шӯъбаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар вилояти Суғд

Шӯъбаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон

Шӯъбаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ

Баҳши минтақавии Агентии хизмати давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон

ФАРМОНИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

«Дар бораи Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Бо тағйиру иловаҳо аз 11.08.2017, №916)

Бо мақсади тақвияти масъулияти хизматчии давлатӣ ва самаранокии идоракунии хизмати давлатӣ, инчунин ҷиҳати таҳкими обрӯю эътибори ниҳоди хизмати давлатӣ мувофиқи қисми 2 моддаи 7¹ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ф а р м о н м е д и ҳ а м:

1. Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Роҳбарони мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, дигар мақомоти давлатӣ:
– ҷиҳати татбиқи Кодекси мазкур тадбирҳои зарурӣ андешанд;
– санадҳои ҳуқуқии худро ба талаботи фармони мазкур мутобиқ намоянд.

3. Назорати иҷрои фармони мазкур ва ҳамоҳангсозии фаъолияти комиссияҳо оид ба одоби хизматчии давлатии мақомоти давлатӣ ба Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шавад.

4. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 сентябри соли 2010 №932 «Дар бораи Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит доништа шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
аз 3 декабри соли 2015, №591

КОДЕКСИ ОДОБИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Кодекси одоби хизматчиӣ давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Кодекс) маҷмӯи меъёрҳо, принсипҳо ва қоидаҳои рафтори хизматӣ ва ғайрихизматии хизматчиӣ давлатиро, ки сифатҳои ахлоқии фаъолия-ти касбӣ ва рафтори ӯро дар қор ва чома таҷассум намуда, ифодагари арзишҳои эътирофшудаи ахлоқи инсонӣ, талаботи маънавии ҷамъият нисбат ба хизматчиӣ давлатӣ мебошанд, танзим менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Муқаррароти Кодекси мазкур нисбат ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва маъмурӣ, ки мансабҳои давлатии хизмати давлатиро дар мақомоти давлатии низоми хизмати давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ишғол менамоянд, татбиқ мегардад.

2. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба хизмати давлатӣ дохил мешавад, ба Кодекси мазкур шинос шуда, вазифадор аст талаботи онро хангоми амалӣ намудани фаъолияти хизматӣ ва ғайрихизматӣ риоя намояд.

* Эзоҳ: Рафтори хизматӣ – рафтору амал ва муносибати хизматчиӣ давлатӣ, ки хангоми ба қор омадан, аз қор рафтан, иҷрои ўҳдадорихои мансабӣ, иштирок дар маҷлиси машваратҳо, сафарҳои хизматӣ ва дигар чорабиниҳои давлатӣ зоҳир мегардад.

** Эзоҳ: Рафтори ғайрихизматӣ – рафтору амал ва муносибати хизматчиӣ давлатӣ, ки ба иҷрои ўҳдадорихои мансабӣ иртибот надошта, берун аз қои қор ва чома зоҳир мегардад.

БОБИ 2. ПРИНСИПҲОИ ОДОБИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

3. Кодекси мазкур ба принсипҳои зерини одоби хизматчиӣ давлатӣ, ки аз принсипҳои хизмати давлатӣ бармеоянд, асос меёбад ва хизматчиӣ давлатӣ ўҳдадор аст дар фаъолияти хизматӣ ва ғайрихизматӣ онҳоро ба роҳбарӣ гирад:

– қонуният – риояи дақиқ ва иҷрои пурраи меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст;

– афзалияти ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд – таъмини ҳифз ва мусоидат ба амалишавии ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки арзиши олий мебошанд;

– садоқат ба Ватан ва ба халқи Тоҷикистон – ҳисси муҳаббат ба Ватан ва халқи Тоҷикистон, садоқат ба сиёсати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазифаи муқаддас донис тани ҳифзи Ватан, хизмати содиқона ба Ватан ва ҷомеаи Тоҷикистон;

– инсондӯстӣ ва адолати иҷтимоӣ – эҳтиромона муносибат намудан ба инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои он, ки арзиши олий мебошанд, одилона, бовиҷдонона амал намудан, таъмини риояи адолати иҷтимоӣ зимни қабули қарорҳо;

– шаффофият дар хизмати давлатӣ – фаъолияти шаффофи хизматчи давлатӣ ва пешниҳоди маълумот дар бораи он ба ҷомеа, аз ҷумла тавассути воситаҳои ахбори омма, ба ҷуз фаъолият ва маълумоте, ки сирри давлатӣ ва дигар сирри бо қонун ҳифзшавандаро ташкил медиҳад;

– таҳаммулпазирӣ – эҳтиром ва дуруст дарк намудани фарҳангҳои мухталиф, рафтор, одат, ақида, дин, эҳтиромона муносибат намудан бо ҳамкорон, мурочиаткунандагон, тобеон ва ҷомеа;

– поквичдонӣ ва беғаразӣ – татбиқи идоракунии самаранок, роҳ наодан ба бархӯрди манфиатҳо, амалҳои коррупсионӣ, аз рӯи таъинот ва ба нафъи умум истифода кардани воситаҳои моддию пулӣ, беғараз будан дар қабули қарорҳо;

– катъият – муносибати саҳтгирона доштан ва масъулият зоҳир кардан дар татбиқи вазифаҳои мақомоти давлатӣ ва ўҳдадориҳои мансабӣ;

– касбият ва салоҳиятнокии хизматчи давлатӣ – доштани донишҳои мушаххаси касбӣ, таҳассус, маҳорат, малака, сифатҳои ташкилотчигӣ, ташаббускорӣ, шахсӣ, қобилияти идоракунӣ, маҳорати роҳбарӣ ва ботаҷрибагӣ, ки асоси иҷрои муваффақонаи вазифаҳои мақомоти давлатӣ ва ўҳдадориҳои мансабӣ мегарданд;

– баландравию мансабии хизматчи давлатӣ дар асоси қобилият, истеъдод, тайёрии касбӣ ва талаботи таҳассусӣ – таъин (интихоб) гардидан ба мансаби дигар ё мансаби баланд бе роҳ додан ба ҳешутаборчигӣ, маҳалгароӣ ва пуштибонӣ ҳамчун зухуроти кирдорҳои коррупсионӣ.

4. Кодекси мазкур ба дигар принципҳои пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва меъёрии муқарраргардидаи рафтор низ асос меёбад.

БОБИ 3. ҚОИДАҲОИ РАФТОРИ ХИЗМАТИ ВА ҒАЙРИХИЗМАТИИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТИ

5. Хизматчи давлатӣ бояд:

– ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф, эҳтиром, риоя ва ҳифз намояд, ба таърихи кишвари худ, ба урфу одатҳои миллӣ ва фарҳангӣ

эхтиромона муносибат намояд, манфиати давлатро аз манфиати шахсӣ боло гузорад ва нисбати мурочиати шахрвандон бодикқат ва бомасъулият муносибат кунад;

– аз истифодаи мақоми хизматӣ, зуҳури ғарази шахсӣ ва худнамоӣ дар нуктаҳои савдо, хизматрасонӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ худдорӣ намояд;

– талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро риоя намояд ва риояи онро аз ҷониби аъзои оила ва фарзандон таъмин намояд (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.08.2017, №916);

– ба муассисаи таълимӣ бо идоракунии воситаи нақлиёти механикӣ рафтани фарзандон роҳ надиҳад (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.08.2017, №916);

– автомашинаи хизмати ба ӯ вобастакардашударо барои манфиатҳои шахсии худ ва аъзои оила истифода набарад (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.08.2017, №916);

– аз таъсири шахрвандони алоҳида, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ вобаста набошад.

6. Хизматчиӣ давлатӣ бояд одилона амал намояд. Ҳангоми қабули қарор ва амалӣ намудани ваколатҳои худ хизматчиӣ давлатӣ ҳуқуқ надорад, ки дар асоси мансубияти миллӣ, наҷодӣ, ҷинсӣ, забонӣ, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, таҳсил, вазъи иҷтимоӣ, молу мулк ва дигар асосҳо ба шахсе хилофи қонунгузорӣ бартарият ва имтиёз диҳад.

7. Хизматчиӣ давлатӣ бояд ба урфу одатҳои миллатҳо таҳаммулпазирӣ ва арҷгузорӣ намуда, хусусиятҳои фарҳангӣ ё дигар хусусиятҳои гурӯҳҳои этникӣ ва иҷтимоиро ба инобат гирифта, ба созиши байни миллатҳо мусоидат намояд.

8. Хизматчиӣ давлатӣ бояд дар фаъолияти касбии худ поквичдонона ва беғаразона амал намуда, ба шаъну шараф, обрӯю эътибори хизматчиӣ давлатӣ ва мақомоти давлатӣ иснод наоварад.

9. Хизматчиӣ давлатӣ, ки вазифаи намояндаи ҳокимияти давлатиро ба ҷо меоварад ё ваколатҳои ташкилию амрдиҳӣ ва ё маъмурию ҳоҷагидориро анҷом медиҳад, ӯҳдадор аст, ки ҳангоми интиҳоб ва ҷобачогузориҳои кадрҳо дар мақомоти давлатӣ ба ҳешутаборчигӣ, маҳалгароӣ ва пуштибонӣ ҳамчун зуҳуроти кирдорҳои коррупсионӣ роҳ надиҳад.

10. Хизматчиӣ давлатӣ, ки мансаби роҳбарикунандаро ишғол менамояд, бояд ҷиҳати риояи одоб ва ташкили шароити мувофиқ барои кори тобеони худ мусоидат намояд.

11. Хизматчиӣ давлатӣ набояд то қабул намудани қарор, фармоиш, амр ё дигар қарори шахси мансабдор ё мақомоти давлатие, ки дар он фаъолият мекунад, маълумотро дар бораи онҳо, ҳамчунин иттилооти нопурра ва дурӯғро паҳн намояд ва ё барои гирифтани иттилооти хизматӣ, ки ба ваколати ӯ дохил намешавад, кӯшиш кунад.

12. Хизматчи давлатӣ дар доираи ўҳдадориҳои мансабии худ бояд ба фаъолияти воситаҳои ахбори омма оид ба иттилоотони ҷомеа дар бораи қори мақоми давлатӣ барои гирифтани иттилооти дақиқ, ки қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст, мусоидат намояд.

13. Хизматчи давлатӣ набояд пешниҳоди шаҳрвандон, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ташкилотҳои касбӣ, намоёндагони воситаи ахбори омма, ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятиро, ки ба талаботи Конститутсия ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолифанд, қабул намояд.

14. Хизматчи давлатӣ бояд ҷиҳати роҳ надодан ба бархӯрди манфиатҳо, ҷиҳати танзими ҳолатҳои пайдошудаи бархӯрди манфиатҳо мувофиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон чора андешад ва ҳаракатҳоеро, ки ба таъсири манфиатҳои шахсӣ, молумулкӣ (молиявӣ), тичоратӣ ва дигар манфиатҳо иртибот доранд ва барои бовиҷдонона иҷро кардани ўҳдадориҳои мансабӣ монеа мешаванд, истисно намояд.

15. Хизматчи давлатӣ бояд ба кирдорҳои коррупсионӣ муқовимат намояд, ҷиҳати пешгирӣ ва рафъи онҳо тадбирҳо андешад, ба гирифтани ва додани ҳар гуна тўҳфаҳо барои иҷрои вазифаҳои мақомоти давлатӣ ва ўҳдадориҳои мансабии худ, аз ҷумла ҳангоми дар сафари хизматӣ дар шакли моддӣ (пул, тўҳфа) ва дар шакли ғайримоддӣ (хизматрасонӣ), ба истиснои ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунгузорӣ, роҳ надихад.

16. Хизматчи давлатӣ бояд ба роҳбари худ ё мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар бораи мурочиати шахсон бо мақсади моил кардани ӯ барои содир намудани кирдорҳои коррупсионӣ маълумот диҳад ва аз иштирок дар амалҳои, ки беғаразии ӯ зери шубҳа қарор мегирад, даст кашад.

17. Хизматчи давлатӣ набояд вазъи хизмати худро барои таъсир расонидан ба фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти худидорақунии шаҳрак ва деҳот, қорхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо, новобаста аз шакли ташкили ҳуқуқӣ ва моликият, шахсони мансабдор, хизматчиёни давлатӣ ва шаҳрвандон сӯйистифода намояд, дар аҳдҳо ва вазъияти ихтилофнок иштирок намояд.

18. Хизматчи давлатӣ бояд воситаҳои давлатии (шабакаи Интернет, шабакаи дохилӣ, почтаи электронӣ, телефон, факс, нусхабардор, дигар таҷҳизот, воситаҳои нақлиёти хизматӣ, арзишҳои моддию ғайримоддӣ) ба ӯ пешниҳодшударо барои манфиатҳои хизматӣ истифода намояд.

19. Хизматчи давлатӣ ўҳдадор аст интизоми давлатӣ ва хизмати роия намояд.

20. Хизматчи давлатӣ набояд фикри худро оид ба масъалаҳои сиёсати давлатӣ ва фаъолияти хизматӣ баён намояд, агар он:

– ба самтҳои асосии сиёсати давлат мувофиқ набояд;

– иттилооти хизматиرو паҳн кунад, ки барои ба маълумоти умум расонидани он иҷозат набошад ё сирри давлатӣ ва сирри дигари бо қонун ҳифзшаванда бошад;

– нисбат ба шахсони мансабдори давлатӣ ифодаҳои аз одоб берунро доро бошад.

21. Хизматчи давлатӣ бояд дар муносибатҳои хизматӣ ва ғайри-хизматӣ хоксору хушмуомила бошад.

22. Хизматчи давлатӣ бояд дар фаъолияти худ санъати суҳан, қоидаҳои умумии муошират ва пӯшидани либосро мутобиқи расмиёти одоби қорӣ риоя кунад.

23. Хизматчи давлатӣ бояд ба ташрифоварандагон тавачҷуҳ карда, ба арзи онҳо таҳаммулпазирона муносибат намояд ва ба онҳо тартиби баррасии муроҷиатҳо ва қонунгузории дахлдорро фаҳмонда, дар доираи салоҳият қарор қабул намояд.

24. Хизматчи давлатӣ ҳуқуқ дорад бо шаҳрвандони хориҷӣ танҳо бо тартиби муқарраршуда мулоқоти қорӣ ва гуфтушунид гузаронад, бояд ҳангоми муошират бо шаҳрвандони хориҷӣ обрӯӣ мақомоти давлатӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро паст назанад, масъалаҳои ба доираи ўҳдадорихоӣ мансабӣ дохил набударо муҳокима нанамояд.

БОБИ 4. НАЗОРАТИ РИОЯИ КОДЕКСИ МАЗКУР. ТАРТИБИ ТАШКИЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ КОМИССИЯ ОИД БА ОДОБИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

25. Назорати риояи Кодекси мазкур дар мақоми давлатӣ аз тарафи комиссия оид ба одоби хизматчи давлатӣ (минбаъд-комиссия) амалӣ карда мешавад.

26. Комиссия бо фармоиши (қарори, амри) роҳбари мақоми давлатӣ дар ҳайати раис, котиб, аъзои комиссия иборат аз 3-7 нафар аз ҳисоби хизматчиёни давлатӣ, аъзои кумитаи иттифоқи касаба таъсис дода мешавад ва мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ва Низомномаи комиссия, ки аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқ карда мешавад, фаъолият менамояд. Ба ҳайати комиссия мумкин аст қормандони ташкилотҳои низоми мақоми давлатӣ, ки хизматчи давлатӣ намебошанд, вақилони Маҷлисҳои маҳаллии вақилони халқ ва вақилони Ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти дахлдор ворид карда шаванд.

27. Роҳбари мақоми давлатӣ раиси комиссия буда наметавонад.

28. Номзадҳо ҷиҳати ворид (бозхонд) ба (аз) ҳайати комиссия дар ҷаласаи ҳайати мушовара ва кумитаи иттифоқи касаба ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод карда мешаванд.

29. Аъзои комиссия дар ҷаласа бе ҳуқуқи ивазшавӣ иштирок мекунанд.

30. Комиссия аз рӯи асосҳои зерин чаласа доир менамояд:

- дастури роҳбари мақоми давлатӣ;
- муруҷиати хизматчиӣ давлатӣ;
- муруҷиати хатгӣ шаҳрвандон;
- дар мавриди аз тарафи комиссия ошкор намудани ҳолатҳои вайронгардидани талаботи кодекси мазкур.

31. Чаласаҳои комиссия дар 3 моҳ як маротиба ва ё бе маҳдудияти мӯҳлат аз рӯи зарурат гузаронида мешаванд.

32. Комиссия чаласаи худро дар муддати 14 рӯзи қорӣ аз рӯзи ошкор шудани ҳолатҳои вайронгардидани талаботи Кодекси мазкур мегузаронад.

33. Чаласаи комиссия ҳамон вақт салоҳиятноқ ҳисобида мешавад, ки дар қори он аз се ду ҳиссаи ҳаёти он иштирок дошта бошанд.

34. Комиссия аз ҳисоби аъзои комиссия оид ба масъалаи дар чаласаи комиссия баррасишаванда маъруҷачиро муайян менамояд ва аз шахсони дахлдор оид ба ҳолати вайронгардидани қоидаҳои Кодекси мазкур баёнот мегирад.

35. Комиссия дар доираи салоҳияти худ аз натиҷаи муҳокима яке аз қарорҳои зеринро қабул намуда, ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод менамояд:

- дар бораи ба ҷавобгарии интизомӣ кашидани хизматчиӣ давлатӣ;
- дар бораи фиристодани мавод ҷиҳати баррасӣ ба мақоми ваколатдори давлатӣ;
- дар бораи қатъ намудани баррасӣ.

36. Қарори комиссия дар ғоибии хизматчиӣ давлатӣ бо овоздиҳии аксарияти иштироккунандагони чаласа қабул карда мешавад. Ҳангоми баробар будани овозҳо овози раиси комиссия ҳалқунанда ҳисоб меёбад.

37. Рафти чаласаи комиссия ва қарори он бо протокол ба расмӣ дароварда мешавад. Дар рафти чаласа мумкин аст сабтҳои аудиоӣ ва видеоӣ истифода гарданд, ки онҳо низ ба протокол замима карда мешаванд.

38. Ба протокол раис ва котиби комиссия имзо мегузоранд.

39. Қарори комиссия ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод карда шуда, барои татбиқи мучозоти интизомӣ тибқи қонунгузорӣ асос мегардад.

40. Роҳбари мақоми давлатӣ дар мавриди ошкор намудани ҳолатҳои нопуррагӣ ё вайрон кардани талаботи Кодекси мазкур метавонад маводро ҷиҳати баррасии иловагӣ ё тақрорӣ ба комиссия баргардонад.

41. Нисбати қарори комиссия ё қарори роҳбари мақоми давлатӣ дар мӯҳлати як моҳи эътибори қонунӣ пайдо намудан ба комиссия, роҳбари мақоми давлатӣ, мақомоти болоӣ, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ё суд шикоят кардан мумкин аст, агар қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон тартиби дигарро муқаррар накарда бошад.

42. Шикоятро мақоми дахлдор аз болои қарори комиссия ва ё роҳбари мақоми давлатӣ баррасӣ намуда, дар сурати ошкор шудани ҳолати

риоя нагардидани тартиби муқарраргардидаи қонунгузорӣ ба комиссия ва роҳбари мақоми давлатӣ дар бораи бекор кардани қарори қабулшуда пешниҳод манзур менамояд.

43. Ба вазифаҳои комиссия дохил мешаванд:

– амалӣ намудани назорати иҷрои муқаррароти Кодекси мазкур дар мақоми давлатӣ;

– баррасии ҳолатҳои вайрон намудани муқаррароти Кодекси мазкур аз тарафи хизматчиёни давлатӣ;

– гузаронидани санҷиш ва рейдҳои ногаҳонӣ дар мақомоти давлатӣ;

– доир намудани ҷаласаҳои комиссия;

– гирифтани баёноти шифоҳӣ ва хаттӣ аз хизматчиёни давлатии дахлдор оид ба масъалаи баррасишаванда;

– бо тартиби муқарраргардида талаб намудани ҳуҷҷатҳо, мавод ва иттилоот аз мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои дахлдор;

– ҷалб намудани коршиносон (экспертҳо), мутахассисон ва кормандони дахлдори мақоми давлатӣ барои пешниҳоди ҳулоса;

– баррасии шикоятҳои хизматчиёни давлатӣ нисбат ба қарорҳои комиссия;

– машварат додан ба хизматчиёни давлатӣ оид ба масъалаҳои одоб;

– гузаронидани ҷорабиниҳои омӯзишии Кодекси мазкур;

– фаҳмондадиҳии муқаррароти Кодекси мазкур.

44. Раиси комиссия:

– фаъолияти комиссияро ташкил менамояд ва онро роҳбарӣ мекунад;

– рӯзномаи ҷаласаи комиссияро муайян мекунад;

– ҷаласаи комиссияро даъват менамояд ва ба он раисӣ мекунад;

– кормандони мақомоти давлатиро, ки баррасии масъала ба ваколати онҳо мансуб аст, ба қори комиссия ҷалб менамояд;

– дар ҳусуси ворид намудан ба ҳайати комиссия ё бозхонди аъзои он ба мушовараи мақоми давлатӣ таклиф пешниҳод менамояд;

– ба ҳуҷҷатҳои комиссия ва протоколи ҷаласаи комиссия имзо мегузорад.

45. Котиби комиссия:

– қори комиссияро дар мувофиқа бо раиси комиссия ташкил мекунад;

– коргузори комиссияро пеш мебарад;

– хизматчиҳои давлатиро бо маводҳои, ки нисбатан баррасӣ мегарданд, на дертар аз 3 рӯз то оғози ҷаласаи комиссия шинос менамояд;

– дар бораи ҷой ва вақти гузаронидани ҷаласаи комиссия аъзои комиссия ва шахсонро, ки нисбати онҳо ва аз рӯи муроҷиати онҳо мавод баррасӣ карда мешавад, хабардор менамояд;

– протоколи ҷаласаи комиссияро тартиб медиҳад ва ба он имзо мегузорад;

- хизматчии давлатиро бо қарори комиссия дар давоми 1 рӯзи корӣ ва қарори роҳбари мақоми давлатӣ дар давоми 3 рӯзи корӣ шинос менамояд;
- чорабиниҳои омӯзиши Кодекси мазкурро ташкил мекунад;
- фаҳмондадихии муқаррароти Кодекси мазкурро ба роҳ мемонад;
- фаъолияти комиссияро тарғиб менамояд.

46. Маводҳо оид ба вайрон кардани қоидаҳои Кодекси мазкур нисбат ба аъзои комиссия, ба истиснои хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва маъмурии категорияи олий, аз тарафи ҳайати мушовараи мақоми давлатӣ, машварати назди раиси вилоят, шаҳр, ноҳия ё комиссия оид ба одоби мақоми болоӣ баррасӣ карда мешаванд.

47. Маводҳо оид ба вайрон кардани қоидаҳои Кодекси мазкур нисбат ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва маъмурии категорияи олий, аъзои комиссия, ки хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва категорияи олий мебошанд, аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё дигар мақомоти давлатии дахлдор баррасӣ карда мешаванд.

БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

48. Риояи қоидаҳои Кодекси мазкур ўҳдадории хизматчии давлатӣ буда, риоя накардани он боиси ҷавобгарии муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад.

49. Риояи меъёрҳои Кодекси мазкур ҳангоми гузаронидани аттестатсия, баҳодихии фаъолият, иштирок дар озмун, таъин (интихоб) кардани хизматчии давлатӣ ба мансаб, бо мукофотҳо сарфароз гардонидан, рутба додан, дохил кардан ба захираи кадрҳо барои ишғоли мансаби баландтар, таҳияи тавсифнома ё тавсиянома ва ҳангоми ба ҷавобгарии интизомӣ кашидан ба инобат гирифта мешаванд.

50. Роҳбари мақоми давлатӣ бояд барои пешгирии вайрон намудани қоидаҳои Кодекси мазкур тадбирҳои зеринро андешад:

- дар асоси пешниҳоди комиссия бо тартиби муқарраркардаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» татбиқ намудани муҷозоти интизомӣ;

- гузаронидани машварату семинарҳо дар бораи омӯзиши Кодекси мазкур;

- андешидани дигар чораҳо, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст.

51. Ҳангоми дар амалу кирдорҳои хизматчии давлатӣ мавҷуд будани аломатҳои таркиби ҷиноят ё кирдорҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурий, ки баррасии онҳо салоҳияти дигар мақомоти давлатӣ мебошанд, маводи дахлдор бо тартиби муқарраргардида ба мақомоти дахлдори ҳифзи ҳуқуқ ҷиҳати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва ё ба мақомоти ваколатдори давлатӣ ҷиҳати ба ҷавобгарии маъмурий кашидан фиристода мешаванд.

**ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**«Оид ба Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун
барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ»**
(Бо тағйиру иловаҳо аз 19.04.2017, №869, аз 18.02.2020, №1458)

Мутобиқи моддаи 18 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» бо мақсади ташкили низоми устувори интихобу ҷобачогузории кадрҳои хизмати давлатӣ, ф а р м о н м е д и ҳ а м:

1. Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот татбиқи Низомномаи мазкурро таъмин намоянд.

3. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 майи соли 2009, № 659 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ» аз эътибор соқит дониста шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
10 март соли 2016, №647

Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 10 марти соли 2016, №647
тасдиқ шудааст

Низомнома
дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли
мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ (минбаъд – Низомнома) бо мақсади татбиқи моддаи 18 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» таҳия гардида, қоидаҳои гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатиро танзим менамояд.

2. Озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ (минбаъд-озмун) чиҳати таъмини баробарҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд-шаҳрвандон) ҳангоми дохил шудан ба хизмати давлатӣ, интихоби кадрҳои баландхитососу қобилиятнок ба хизмати давлатӣ ва таъмини болоравии мансабии хизматчиёни давлатӣ гузаронида мешавад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*).

3. Дар озмун довталабоне ҳуқуқи иштирок карданро доранд, ки ба талаботи таҳассусии мансаби холии маъмурии хизмати давлатӣ ва Низомномаи мазкур мувофиқат мекунанд.

4. Таъини хизматчиёни давлатии маъмурӣ ба мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ дар ҳолатҳои зерин бе озмун бо риояи талаботи таҳассусӣ сурат мегирад:

– ҳангоми бо амру фармонҳо ва розигии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоишу қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ таъин гардидан;

– барои мансабҳои, ки таъин ба онҳо тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти дучониба дорад (таъин бо гирифтани розигии хатӣ);

– барои мансабҳои интихобӣ;

– ҳангоми таъин намудан дар асоси тавсияи комиссияи аттестатсионӣ;

– ҳангоми таъин намудан аз ҳисоби шахсоне, ки ба захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ барои ишғоли мансаби баландтар дохил карда шудаанд;

– ҳангоми бо розигии хаттии хизматчиӣ давлатӣ гузаронидан аз як мансаб ба мансаби дигари холии баробар ва ё ба мансаби категорияи пасттар дар ҳамон мақомоти давлатӣ;

– хангоми барқарор намудан ба мансаб ва дар ҳолатҳое, ки мансаби ишғолнамуда ё мансаби ба он баробар тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳ дошта мешавад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*);

– хорич карда шуд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*);

– хангоми барҳам додан, азнавташкилдихӣ, таҷдиди мақоми давлатӣ, ихтисори шумора ё воҳидҳои корӣ бо розигии хаттии хизматчиҳои давлатӣ таъин намудан ба мансаби баробар ё пасттар дар мақоми давлатии азнавташкилёфта, ҳамон мақоми давлатӣ ё дигар мақомоти давлатӣ (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*);

– хорич карда шуд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*);

– хангоми чойивазкунӣ (ротатсия) мувофиқи тартиби муқарраргардида бо риояи талаботи таҳассусӣ дар ҳамон мақомоти давлатӣ ё дар дигар мақомоти давлатӣ;

– дар мақомоти давлатии навтаъсис танҳо ба мансабҳои роҳбарони сохторҳои кадрӣ ва молиявӣ;

– хангоми маротибаи аввал танҳо дар мансабҳои категорияи ҳафтум таъин намудани шаҳрвандоне, ки тибқи квотаҳои давлатӣ ва (ё) роҳхати мақомоти давлатӣ муассасаҳои олии таълимиро хатм кардаанд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*).

5. Мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ (минбаъд – мансабҳои холи) мансабҳои маъмурии хизмати давлатие (ба ғайр аз мансабҳои маъмурии категорияи олий) эътироф карда мешаванд, ки дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида, холи мебошанд.

6. Озмун дар сурати мавҷуд будани мансабҳои холи бо фармоиши (қарори, амри) роҳбари мақоми давлатӣ эълон карда мешавад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*).

7. Дар ҳолатҳои зарурӣ озмун барои ишғоли мансабҳои холии мақомоти давлатӣ бо дастури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон карда мешавад, ки он низ тибқи талаботи Низомномаи мазкур гузаронида мешавад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017, №869*).

8. Гузаронидани озмун дар дигар шаклҳои пешбининакардаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ мебошад.

9. Монъ шудан ба иштироки шаҳрвандон ва хизматчиёни давлатӣ дар озмун аз тарафи шахсони мансабдор ва дигар шахсони барои гузаронидани озмун мутасаддӣ манъ аст.

10. Принсипҳои асосии гузаронидани озмун инҳо мебошанд:

– воқеъбинона, шаффоф ва холисона гузаронидани озмун ва баҳогузорӣ ба довталабон;
– таъмини баробарҳукукии довталабон ҳангоми гузаронидани озмун;
– таъмини болоравии мансабии хизматчиёни давлатӣ (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*).

11. Озмун аз давраҳои зерин иборат аст:

– таъсиси комиссияи озмуни мақоми давлатӣ;
– таҳия ва нашри эълон дар бораи гузаронидани озмун дар воситаҳои ахбори омма, сомонаи мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва сомонаи мақомоти дахлдори давлатӣ;

– шинос намудани довталабон бо дастурамали мансабии мансаби холии ба озмун пешниҳодкардашуда ва номгӯи саволҳои озмун (аз тарафи сохтори кадрӣ мақомоти давлатӣ);

– қабули ариза ва ҳуччатҳои довталабон;

– таҳияи рӯйхати умумии довталабоне, ки ҳуччат супоридаанд;

– баррасии ҳуччатҳои довталабон барои муайян намудани мувофиқати онҳо ба талаботи таҳассусӣ ва тартиб додани рӯйхати кӯтоҳи довталабоне, ки ба суҳбат иҷозат дода мешаванд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*);

– гузаронидани суҳбат бо довталабон, баҳодиҳӣ ва ҷамъбасти натиҷаи озмун (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*);

– баррасии такрорӣ ҳуччатҳои довталабон барои муайян намудани мувофиқати онҳо ба талаботи таҳассусӣ ва (ё) гузаронидани озмуни такрорӣ дар ҳолатҳои, ки Низомномаи мазкур пешбинӣ намудааст;

– татбиқи қарори комиссияи озмун.

12. Баррасии ҳуччатҳои пешниҳодшуда ва суҳбат бо довталабон бо тартиби пешбининамудаи Низомномаи мазкур анҷом дода мешавад.

13. Хароҷот вобаста ба иштироки довталаб дар озмун (омаду рафт ба (аз) маҳалли гузаронидани озмун, иҷораи ҷойи истиқомат) аз ҳисоби довталаб пардохт карда мешавад.

2. ТАРТИБИ ТАШКИЛ ВА ҶАЪОЛИЯТИ КОМИССИЯИ ОЗМУН

14. Комиссияи озмун барои ишғоли мансабҳои холии мақоми давлатӣ (минбаъд – комиссияи озмун) бо фармоиши (қарори, амри) роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳукуқи таъин ба мансабҳои холиро дорад, дар ҳайати раис, котиб ва аъзои комиссияи озмун, иборат аз 5 то 9 нафар таъсис дода шуда, ба таври доимӣ амал менамояд. Роҳбари мақоми давлатӣ ҳангоми зарурат метавонад бо фармоиши (қарори, амри) худ ба ҳайати комиссияи озмун тағйирот ворид намояд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*).

15. Ҳангоми бо дастури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намудани озмун, комиссияи озмун низ мумкин аст аз тарафи онҳо таъсис дода шавад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017, №869*).

16. Ба ҳайати комиссияи озмун аз рӯи мансаб роҳбари мақоми давлатӣ (ё муовини ӯ), намояндагони воҳидҳои сохтори кадрӣ, ҳуқуқӣ, иттифоқи касаба, дигар кормандони таҷрибадори мақоми давлатӣ, ҳамчунин бо мувофиқа намояндагони ташкилотҳои илмӣ ё муассисаҳои таҳсилоти касбии соҳавӣ, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ворид карда мешаванд. Ба комиссияи озмун роҳбари мақоми давлатӣ (ё муовини ӯ) раисӣ менамояд. Дар қори комиссияи озмун роҳбари воҳиди сохтори мақоми давлатӣ, ки ба он корманд қабул карда мешавад, ҳуқуқ дорад иштирок намояд.

Намояндаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қори комиссияи озмуни мақомоти давлатӣ метавонад бо ҳуқуқи баҳодихӣ иштирок намояд (*фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017, №869, аз 18.02.2020, №1458*).

17. Ба ҳайати комиссияи озмуни мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба озмуни мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатии сохторҳои мақомоти давлатии аз буҷети маҳаллӣ маблағ гузоришаванда ва мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот намояндагони ҳамин мақомот дохил карда шуда, онҳо танҳо ҳангоми сӯҳбат бо довталабони мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатии мақомоти худ ҳуқуқи иштирок карданро доранд.

18. Фаъолияти комиссияи озмун дар шакли чаласа сурат мегирад. Чаласаи комиссияи озмун ҳамон вақт босалоҳият ҳисобида мешавад, ки дар қори он аз се ду ҳиссаи ҳайати комиссияи озмун иштирок дошта бошанд.

19. Иштироки намояндаи мақоми марказии ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ дар рафти гузаронидани сӯҳбат бо довталабон барои ишғоли мансабҳои холи дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё иштироки намояндаи сохторҳои маҳаллии он дар рафти гузаронидани сӯҳбат бо довталабон барои ишғоли мансабҳои холи дар ҳудуди дахлдор ҳатмӣ мебошад. Намояндаи мақоми ваколатдор ҳуқуқи баҳодихӣ дорад. Дар бораи гузаронидани сӯҳбат бо довталабон Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми ваколатдор ва сохтори дахлдори маҳаллии он на дертар аз 3 рӯзи қорӣ пеш аз гузаронидани сӯҳбат ба таври хаттӣ хабардор карда мешаванд (*фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017, №869, аз 18.02.2020, №1458*).

20. Агар довталаб ба мансаби холии ба озмун пешниҳодшуда узви комиссияи озмун бошад, ҳангоми гузаронидани озмуни ин мансаби

холӣ ӯ аз ҳайати комиссияи озмун хориҷ мегардад, ки ҳолати мазкур дар протоколи баррасии ҳуччатҳо нишон дода мешавад.

21. Комиссияи озмун вазифаҳои зеринро иҷро менамояд:

– муайян намудани вақт ва маҳалли баррасии ҳуччатҳо ва гузаронидани сӯҳбат бо довталабон;

– баррасии ҳуччатҳои довталабон дар вақт ва маҳалли муқарраргардида чихати муайян намудани мувофиқати онҳо ба талаботи таҳассусӣ, тартиб додани рӯйхати кӯтоҳи довталабон, ки ба сӯҳбат иҷозат дода шудаанд;

– муайян намудани зарурат ва гузаронидани кори хаттӣ ё санчиши тестӣ бо довталабон;

– гузаронидани сӯҳбат бо довталабон дар вақт ва маҳалли муқарраргардида;

– чамъбасти натиҷаи озмун ва пешниҳоди он барои баррасӣ ба роҳбари мақоми давлатӣ;

– гузаронидани озмуни такрорӣ (дар ҳолатҳои пешбиниамудаи Низомномаи мазкур).

22. Барои тартиб додани ҳуччатҳо ва санадҳои комиссияи озмун, даъвату гусели довталабон, гурӯҳи мусоидат дар ҳайати ёрдамчии (ёрдამчиёни) маъмурии комиссияи озмун ташкил карда мешавад.

Котиби комиссияи озмун ва аъзои гурӯҳи мусоидат ҳуқуқи баҳодихии довталабонро надоранд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*).

23. Ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ оид ба гузаронидани озмун, мусоидат ва назорати кори комиссияҳои озмун аз тарафи мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва сохторҳои дахлдори маҳаллии он анҷом дода мешавад.

3. ЭЪЛОН ДАР БОРАИ ГУЗАРОНИДАНИ ОЗМУН

24. Таҳияи эълон дар бораи гузаронидани озмун, нашри эълон дар воситаҳои ахбори омма, чой додани он дар сомонаи мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва сомонаи мақомоти дахлдори давлатӣ аз тарафи воҳиди сохтори кадрӣ мақомоти давлатӣ анҷом дода мешавад.

25. Эълон дар бораи гузаронидани озмун маълумоти зеринро дар бар мегирад:

– номи мақоми давлатӣ;

– номи мансабҳои холӣ бо нишон додани андозаи музди меҳнат;

– талаботи асосӣ нисбат ба довталабон, ки дар асоси талаботи таҳассусӣ муайян карда мешаванд;

– муҳлати қабули ҳуччатҳо (дар муҳлати 21 рӯз аз рӯзи нашри якуми эълон дар бораи гузаронидани озмун);

– нишон додани маҳалли ҷойгиршавӣ, суроға, нишони сомона, суроғаи электронӣ, рақами телефон ва факси мақоми давлатӣ (бо мақсади гирифтани маълумоти иловагӣ);

– дигар иттилооти иловагӣ, ки ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муҳолиф нест.

26. Ҳангоми дар сомонаи мақоми давлатӣ ҷой додани эълон дар бораи гузаронидани озмун ба ғайр аз маълумоти дар банди 25 Низомномаи мазкур нишондодашуда, боз дастурамалҳои мансабии мансабҳои холии ба озмун пешниҳодгардида ва номгӯи саволҳои озмун ҷой дода мешаванд.

4. ҚАБУЛ, БАРАСИИ ҲУЧЧАТҲО ВА СҶҲАТ БО ДОВТАЛАБОН

27. Довталабон барои иштирок дар озмун ҳуҷҷатҳои зеринро шахсан ва ё тариқи электронӣ пешниҳод менамоянд:

– ариза ба унвони роҳбари мақоми давлатӣ бо шакли дар замимаи 1 пеш бинигардида;

– варақаи шахсии баҳисобгирии кадрҳои (бо 2 дона акси андозаи 4

× – тарҷумаи ҳол;

б) – нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот;

; – нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ (ба ғайр аз ҳолатҳое, ки шахс собиқаи

меҳнатӣ надорад);

– маълумотнома оид ба вазъи саломатӣ дар шакли 038 УЕ (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*);

– нусхаи гувоҳномаи рақами мушаххаси андозсупоранда;

– эълония дар бораи даромадҳо ва вазъи молумулкии худ (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*);

– нусхаи шиноснома;

– нусхаи билети ҳарбӣ (барои шахсоне, ки хизмати ҳарбиро адо намудаанд).

28. Довталабон метавонанд оид ба таҷрибаи кор ва сатҳи касбии худ маълумоти иловагӣ (нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи дараҷа ва унвони илмӣ, тақмили ихтисос, номгӯи корҳои илмӣ, тавсифномаҳо, тавсияҳо) пешниҳод намоянд.

29. Ариза ва ҳуҷҷатҳо аз тарафи довталабон бояд дар муҳлати муқарраргардида пешниҳод карда шаванд.

30. Воҳиди сохтори кадрӣ мақомоти давлатӣ рӯйхати умумии довталабонро таҳия карда, онро бо ариза ва ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ба роҳбари мақоми давлатӣ манзур менамояд. Роҳбари мақоми давлатӣ рӯйхати умумии довталабон, ариза ва ҳуҷҷатҳои онҳоро барои баррасӣ ба комиссияи озмун ирсол мекунад.

31. Комиссияи озмун баъди анчоми қабули ҳуччатҳо дар давоми 7 рӯзи корӣ ҳуччатҳои пешниҳодшударо баррасӣ намуда, мувофиқати довталабонро ба талаботи тахассусӣ нисбат ба мансабҳои ҳоли муайян карда, дар бораи ба сӯҳбат иҷозат додан ё надодани онҳо, меъёри ҳоли гузариши довталабон, вақт ва маҳалли баргузории сӯҳбат бо довталабон (на дертар аз 3 рӯзи корӣ баъди баррасии ҳуччатҳо) қарор қабул намуда, аз ин хусус довталабони ба сӯҳбат иҷозат додашударо хабардор менамояд. Довталабони ба сӯҳбат иҷозат доданашуда низ дар ҳамин муҳлат огоҳ карда мешаванд *(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017, №869)*.

32. Қарори комиссияи озмун дар бораи баррасии ҳуччатҳо дар шакли протокол таҳия карда шуда, аз ҷониби раиси комиссия, аъзо ва котиби комиссияи озмун имзо карда мешавад. Ба протокол дар бораи баррасии ҳуччатҳо рӯйхати кӯтоҳи довталабони ба сӯҳбат иҷозат додашуда замима мегардад.

33. Сӯҳбат бо довталабон дар вақт ва маҳалли муқарраргардида гузаро нида мешавад. Дар ҳолати бо сабаби узрнок тағйир ёфтани санаи гузаро нидани сӯҳбат бо довталабон (минбаъд – сӯҳбат), бо қарори комиссияи озмун сӯҳбат ба вақти дигар гузаронида шуда, дар ин хусус Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, аъзои комиссияи озмун ва довталабон огоҳонида мешаванд *(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458)*.

34. Хориҷ карда шуд *(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458)*;

35. Ҳангоми ба тариқи электронӣ пешниҳод кардани ҳуччатҳо барои иштирок дар озмун довталаб дар сӯҳбат ҳуччатҳои аслиро пешниҳод менамояд.

36. Барои муайян кардани сифатҳои касбӣ ва қобилияти қорӣ довталабон мумкин аст аз санчиши пешакӣ (навиштани қорӣ хаттӣ, санчиши тестӣ) (минбаъд – санчиши пешакӣ) истифода карда шавад. Дар чунин ҳолатҳо довталабон ба санчиши инфиродӣ ё гурӯҳӣ пеш аз сӯҳбат фаро гирифта, барои гузаронидани санчиши пешакӣ мутахассисон ҷалб карда мешаванд. Вақт, маҳалли баргузории санчиши пешакӣ ва меъёри ҳоли (баҳои) гузариш аз санчиши пешакӣ бо қарори комиссияи озмун ҳангоми баррасии ҳуччатҳо муайян карда мешавад. Дар сурати доир шудани санчиш ва ба даст наовардани ҳоли (баҳои) гузариш довталабон ба сӯҳбат иҷозат дода намешаванд ва дар ин хусус комиссияи озмун дар шакли протокол қарор қабул менамояд. Баҳои қорӣ хаттӣ ҳангоми сӯҳбат ба назар гирифта мешавад *(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458)*.

37. Суҳбат бо ҳар як довталаб алоҳида гузаронида мешавад. Дар рафти суҳбат сатҳи донишҳои касбӣ ва қобилияти кории довталабон, ки дар варақаи баҳодихии сифатҳои касбӣ ва қобилияти кории довталабон пешбинӣ шудаанд, муайян карда мешавад (замимаи 2). Меъёри баҳодихӣ аз 2 то 5 ҳол муқаррар мегардад. Аз натиҷаи суҳбат барои занон ва ҳамҷунин шахсоне, ки хизмати ҳарбиरो тибқи даъват адо намуда, бори аввал ба хизмати давлатӣ дар мақомоти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот қабул мегарданд, се ҳол илова карда мешавад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458*).

38. Рафти суҳбат бо довталабон ва қарори комиссияи озмун дар шакли протокол бо сабти мухтасари саволу ҷавоб ба расмӣ дароварда шуда, он аз тарафи раис, аъзо, намояндагони Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва котиби комиссияи озмун имзо карда мешавад. Дар рафти суҳбат мумкин аст аз таҷҳизоти техникаи сабт истифода карда шавад. Дар хусуси истифодаи таҷҳизоти техникаи сабт дар протоколи ҷаласаи ҷамъбасти комиссияи озмун қайд гардида, довталаб дар ин хусус огоҳ карда шуда, сабтҳо ба протокол бо имзои довталаб замима карда мешаванд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017, №869*).

39. Ҷаласаи ҷамъбасти комиссияи озмун баъди анҷоми суҳбат бо довталабон баргузор гардида, номзадҳо барои ишғоли мансабҳои ҳоли тавсия дода мешаванд. Қарори комиссияи озмун дар ғоибии довталаб қабул карда мешавад. Довталаб дар ҳолати ба даст овардани баҳои баландтари ҳоли гузариши муқарраршуда аз озмун гузашта ҳисобида мешавад. Ҳангоми баробар будани ҳоли гузариши довталабон ба мансаби ҳоли дахлдор довталаби аз озмун гузашта бо пешниҳоди раиси комиссияи озмун муайян карда мешавад. Комиссияи озмун ҳуқуқ дорад довталабро тибқи натиҷаҳои суҳбат ба мансаби ҳоли категорияи баробар ё пасттари ҳамин мақоми давлатӣ бо риояи талаботи таҳассусӣ тавсия намояд. Дар чунин ҳолат таъин бояд дар муҳлати то 6 моҳ амалӣ карда шавад (*фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017, №869, аз 18.02.2020, №1458*).

40. Қарори комиссияи озмун барои татбиқ ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод карда мешавад ва он ҷиҳати таъин ба мансабҳои ҳоли асос мегардад.

41. Дар сурати ба суҳбат ҳозир нашудани довталаб, ӯ аз озмун нагузашта ҳисобида мешавад.

42. Агар дар озмун номзадҳо барои ишғоли мансабҳои ҳоли муайян нагарданд, тибқи муқаррароти Низомномаи мазкур аз нав озмун эълон карда мешавад.

43. Довталаб на дертар аз 5 рӯзи кории баъди ҷамъбасти озмун бо тариқи хаттӣ, почтаи электронӣ ва телефон аз натиҷаи суҳбат хабардор карда мешавад.

44. Хуччатҳои пешниҳоднамудаи довталабоне, ки ба суҳбат иҷозат дода на шудаанд ё аз озмун нагузаштаанд, дар асоси мурочиати довталаб бо гирифтани забон хат баргардонидани мешаванд. Ин хуччатҳо мумкин аст дар давоми 3 соли баъди ҷамъбасти озмун дар воҳиди сохтории кадрӣ мақоми давлатӣ нигоҳ дошта шаванд.

5. ТАЪИНИ ДОВТАЛАБ БА МАНСАБИ ХОЛӢ

45. Роҳбари мақоми давлатӣ дар асоси қарори комиссияи озмун довталаби барои ишғоли мансабҳои холи тавсияшударо дар муҳлати на дертар аз 5 рӯзи корӣ ба мансаб таъин менамояд. Дар вақти таъин ба мансаби маъмурии хизмати давлатӣ бояд талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қабул ба хизмати давлатӣ риоя карда шавад.

46. Ошкор намудани маълумоти нодурусти пешниҳоднамудаи довталаб, ки боиси тавсияи мусбӣ комиссияи озмун гардидааст, барои рад намудани таъини довталаб ба мансаби холи асос мегардад.

47. Дар сурати ҳозир нагардидани довталаб ҳангоми таъин ё аз таъин ба мансаб даст кашидани довталаб, мансаб холи доништа шуда, аз нав озмун эълон карда мешавад.

48. Роҳбари мақоми давлатӣ ҳуқуқ дорад, қарори комиссияи озмунро дар бораи ба мансаби холи таъин намудани довталаб бо далелҳои асоснок рад ё гузаронидани озмуни тақрориро таъин намояд.

49. Мақоми давлатӣ ўҳдадор аст на дертар аз 10 рӯзи кории баъди ҷамъбасти озмун оид ба натиҷаи озмун ба мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ бо шакли дар замимаи 3 пешбинишуда маълумот пешниҳод намояд.

6. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

50. Ҳангоми гузаронидани озмун роҳбари мақоми давлатӣ, кормандони воҳиди сохтории кадрӣ мақоми давлатӣ, аъзои комиссияи озмун, гурӯҳи мусоидат ва довталабон ўҳдадоранд талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомномаи мазкурро риоя намоянд.

51. Хуччатҳои тартибдодаи комиссияи озмун дорои нишонаи «Барои истифодаи хизматӣ» мебошанд. Довталаб ҳуқуқ дорад бо хуччатҳои комиссияи озмун дар қисме, ки ба ӯ дахл доранд, шинос шавад.

52. Довталаб ҳуқуқ дорад аз қарори комиссияи озмун ё роҳбари мақоми давлатӣ ба мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ё суд шикоят намуда, бекор кардани қарор дар бораи рад намудани ба мансаби холи таъин намудан ва ё гузаронидани озмуни тақрориро талаб кунад.

53. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ шикоятӣ довталабро нисбати қарори комиссияи озмун ва (ё) роҳбари мақоми давлатӣ баррасӣ намуда:

– дар сурати ошкор шудани ҳолати риоя нагардидани талаботи Низомномаи мазкур ба роҳбари мақоми давлатӣ дар бораи бекор кардани қарори қабулшуда пешниҳод манзур менамояд;

– дар сурати тасдиқ нагардидани далелҳои шикоят ба мақомоти давлатӣ ва довталаб хаттӣ хабар медиҳад.

54. Роҳбари мақоми давлатӣ ё бо супориши ӯ комиссияи озмун пешниҳоди мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатиро дар давоми на дертар аз 10 рӯзи қорӣ баррасӣ менамоянд. Роҳбари мақоми давлатӣ ё комиссияи озмун метавонанд қарори пештар қабулшудаи худро бекор ва қарори нав (дар бораи таъин ба мансаб ё гузаронидани озмуни такрорӣ) қабул кунанд ё пешниҳоди мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатиро бо далелҳои асоснок рад намоянд.

55. Бекор кардани қарори қаблан қабулшуда аз тарафи комиссияи озмун барои бекор кардани қарори роҳбари мақоми давлатӣ ва қабули қарори нав (дар бораи таъин ба мансаб ё гузаронидани озмуни такрорӣ) асос мегардад.

56. Агар аз тарафи комиссияи озмун ва роҳбари мақоми давлатӣ қарорҳои қаблан қабулшуда бекор карда нашаванд, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва довталаб ҳуқуқ доранд ба суд муроҷиат намоянд.

57. Озмуни такрорӣ бе эълон кардани озмун тибқи муқаррароти Низомномаи мазкур на дертар аз 5 рӯзи қорӣ баъди бекор кардани қарори комиссияи озмун бо иштироки намояндагони Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари мақоми давлатӣ, ҳайати комиссияи озмун ё ҳайати нави комиссияи озмун бо довталабони дахлдор гузаронида мешавад (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017, №869*).

58. Қарори қабулкардаи комиссияи озмун аз натиҷаи озмуни такрорӣ барои қабули қарори дахлдори роҳбари мақоми давлатӣ асос мегардад. Роҳбари мақоми давлатӣ аз рӯи қарори нави комиссияи озмун дар муҳлати на дертар аз 5 рӯзи қорӣ қарори дахлдор қабул карда, дар ин бора мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва довталабро хабардор менамояд.

59. Барои риоя накардани талаботи Низомномаи мазкур шахсони масъули мақомоти давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд (*фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017, №869*).

Замимаи 1
ба Низомнома дар бораи тартиби
гузаронидани озмун барои ишғоли
мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ

Ба унвони роҳбари мақоми давлатӣ

Аз номи довталаб

(насаб, ном, номи падар)

(суроғаи ҷойи истиқомат)

А Р И З А

Хоҳиш менамоям, ки ба ман барои иштирок намудан дар озмун барои
ишғоли мансаби холии _____

(номи мансаби холи)

(номи мақоми давлатӣ)

иҷозат дода шавад.

Ба ариза ҳуҷҷатҳои зерин замима мегарданд:

Барои мавҷуд набудани мамониатҳои муқаррарнамудаи Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ва дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қабул ба мансаби
давлатӣ, асли будани ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ва дурустии маълумоти
онҳо масъул мебошам.

Барои санчиши ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаам розӣ мебошам.

(имзо)

(насаб, ном, номи падар)

« ____ » _____ соли 20 ____

(санаи пешниҳоди ариза)

Замимаи 2
ба Низомнома дар бораи тартиби
гузаронидани озмун барои ишғоли
мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ

Варақаи
баҳодиҳии сифатҳои касбӣ ва қобилияти кории довталабон

Номи мақомоти давлатӣ _____

Номи пураи мансаб _____

Санаи баргузории озмун «__» _____ соли _____

Р/Т	Насаб, ном, номи падари довталаб	Сифатҳои касбӣ		Қобилияти корӣ		Имтиёзи пешбининамудаи банди 37 Низомномаи мазкур	Чамъи ҳолҳо	Эзоҳ
		Донишҳои касбӣ ва маҳорати ташкили кор	Донишҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, таърих ва фарҳанг	Донишҳои забони давлатӣ ва забонҳои хориҷӣ	Маҳорати кор бо технологияи иттилоотӣ (электронӣ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Эзоҳ: * Дар сутуни 7 ҷангоми мувофиқати довталаб ба имтиёзи пешбинигардидаи банди 37 Низомномаи мазкур 3 ҳол илова карда мешавад.

Узви комиссия _____
(имзо)

_____ (Насаб, ном, номи падар)

Замимаи 3
ба Низомнома дар бораи тартиби
гузаронидани озмун барои ишғоли
мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ

Маълумот
оид ба баргузорию озмун барои ишғоли мансабҳои
холии маъмурии хизмати давлатӣ

дар _____ аз «__» _____ соли 20_____
(номи мақоми давлатӣ) (рӯз, моҳ, сол)

Наشري эълон _____
(номгӯи воситаҳои ахбори омма, сомонҳои мақомоти давлатӣ)

Р/т	Номгӯи мансабҳои ба озмун пешниҳодшуда	Шумораи довталабон	Шумораи довталабоне, ки дар навиштани қори ҳагӣ, санҷиши тестӣ иштирок намуанд	Шумораи довталабони ба сӯҳбат иҷозат дода нашуда	Шумораи довталабони ба сӯҳбат иҷозат додашуда	Аз озмун гузаштанд		Аз озмун нагузаштанд		Эзоҳ
						Аз мақоми мазкур	Дигар довталабон	Аз мақоми мазкур	Дигар довталабон	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ҳамагӣ										

Дар эзоҳ сабаби ба мансаб таъин нагардидани довталабони аз озмун
гузашта шарҳ дода мешавад.

Роҳбари сохтори кадрӣ _____
(имзо) (насаб, ном, номи падар)

«__» _____ соли 20_____
(санаи тартиб додан)

Ф А Р М О Н И **ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

«Дар бораи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»

(бо тағйиру иловаҳо аз 27.12.2016, №794; аз 3.08.2017, №907; аз 26.09.2017, №939; аз 31.10.2017, №955; аз 21.06.2018, №1066; аз 8.08.2018, №1083; аз 01.10.2018, №1112, 16.11.2019, №1374; аз 26.02.2020 №1460; аз 30.04.2020 №1526; аз 22.10.2020, №1624; аз 27.02.2021, №129)

Бо мақсади ба танзим даровардани мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мутобиқи моддаҳои 9, 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва моддаҳои 42, 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» **ф а р м о н м е д и ҳ а м:**

1. Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замира мегардад).

2. Роҳбарони мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот дар давоми як моҳ номгӯи мансабҳои давлатии хизмати давлатии мақомоти худро ба Феҳристи мазкур мутобиқ намоянд ва зимни таъсиси мансабҳои нави маъмурии хизмати давлатӣ муқаррароти Феҳристи мазкурро ба инobat гиранд.

3. Фармонҳои зерини Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз эътибор соқит дониста шаванд:

– аз 2 августи соли 2008, №503 «Дар бораи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

– аз 24 июли соли 2009, №678 «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2008, №503 «Дар бораи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

– аз 2 сентябри соли 2010, №921 «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2008, №503 тасдиқ карда шудааст»;

– аз 26 июли соли 2013, №1468 «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

– аз 17 марти соли 2014, №180 «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

– аз 1 апрели соли 2014, №183 «Дар бораи ворид намудани илова ба фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2008, №503»;

4. Банди 3 фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июли соли 2015, №523 «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба баъзе фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» хориҷ карда шуда, бандҳои 4-6 мутаносибан бандҳои 3-5 ҳисобида шаванд.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
15 августи соли 2016, №737

Бо Фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 15 августи соли 2016, №737
тасдиқ шудааст

ФЕҲРИСТИ
МАНСАБҲОИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

(Фармони Президенти ҚТ аз 27.12.2016 № 794, аз 3.08.2017 № 907, аз 26.09.2017 № 939, аз 31.10.2017 № 955, аз 21.06.2018 № 1066, аз 6.08.2018 № 1083, аз 1.10.2018 № 1112, аз 16.11.2019 № 1374, аз 26.02.2020 № 1460, аз 30.04.2020 № 1526, аз 22.10.2020 № 1624, аз 27.02.2021 № 129, аз 30.04.2022 № 379)

ФАСЛИ I. МАНСАБҲОИ ДАВЛАТИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муовини якуми Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муовини якуми Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муовини Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муовини Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раиси Кумитаи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раиси Комиссияи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раиси Комиссияи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муовини Раиси Кумитаи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муовини Раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Узви Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раиси Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раиси Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муовини якуми Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муовини якуми Раиси Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тоҷикистон

Муовини Раиси Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муовини Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муовини Раиси Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Судьяи Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Судьяи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Судьяи Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Судьяи суди ҳарбӣ

Судьяи суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, суди вилоят, суди шаҳри Душанбе

Судьяи суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, суди иқтисодии вилоят, суди иқтисодии шаҳри Душанбе

Судьяи суди шаҳр, ноҳия

Раиси Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)

Муовини раиси Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)

Узви Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374).

ФАСЛИ II. МАНСАБҲОИ ДАВЛАТИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ

БОБИ I. МАНСАБҲОИ СИЁСИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ

Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум ва муовинони ӯ
Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муовини якум ва муовини ӯ

Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Вазири Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раиси Кумитаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муовини Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон -
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)
Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Котиби Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини ӯ
Раиси Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раиси Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Директори Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Директори Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо
коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Директори Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Сафири Фавқуллода ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон
Намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Созмони
Милали Муттаҳид
Роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раиси кумитаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сардори хадамоти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Директори агентии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сардори саридораи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Раиси вилоят
Раиси шаҳри Душанбе
Раиси шаҳр, ноҳия

БОБИ 2. МАНСАБҲОИ МАЪМУРИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ

§1. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мансабҳои категорияи олий
(Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)
Сардори

Мудири котиботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сардори Хадамоти ташрифоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Котиби матбуотӣ - сардори Хадамоти матбуоти Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мушовири калони бахши ёрдамчи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Референти калони котиботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мушовири бахши ёрдамчи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муовини сардори раёсат

Муовини сардори Хадамоти ташрифоти Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Мудири котиботи Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мудири шуъба

Сардори маркази технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ
(бо ҳуқуқи раёсат)

Сардори ҳисобдории марказӣ (бо ҳуқуқи раёсат) (Фармони
Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)

Мансабҳои категорияи якум

Муовини сардори маркази технологияҳои иттилоотӣ ва
коммуникатсионӣ (бо ҳуқуқи раёсат)

Муовини мудири шуъба

Муовини сардори Хадамоти матбуоти Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон (Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)

Муовини сардори ҳисобдории марказӣ (бо ҳуқуқи раёсат)

Мудири бахш

Референти калони Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Нозири давлатӣ

Референти котиботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Референти котиботи Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон

хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 26.09.2017 № 939)

Мансабҳои категорияи дуюм

Референти Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Референти муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон

Референти муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сармутахассис

Машваратчии калон
хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 26.09.2017 № 939)

Мансабҳои категорияи сеюм

хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 26.09.2017 № 939)
хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 26.09.2017 № 939)
хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 26.09.2017 № 939)
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи чорум

хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 26.09.2017 № 939)
Мутахассис

**§2. Дастгоҳи Маҷлиси миллии
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
(Фармони ҶТ аз 22.10.2020 № 1624)**

Мансабҳои категорияи олин

Муовини роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси миллий
Мудири котибот
Мудири шуъба
Намояндаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ассамблеяи
Байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои
Мустақил ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ парламенти

Мансабҳои категорияи якум

Ёрдамчии Раиси Маҷлиси миллий

Мансабҳои категорияи дуюм

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи чорум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи панҷум

-

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис (Фармони ЧТ аз 22.10.2020 № 1624)

§2(1). Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Фармони ЧТ аз 22.10.2020 № 1624)

Мансабҳои категорияи олий

Муовини якуми роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон

Муовини роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон

Мудири котибот

Сардори раёсат

Муовини сардори раёсат

Мудири шӯба

Намояндаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ассамблеяи Байнипарламентии давлатҳои иштирокчи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ парламенти

Мансабҳои категорияи якум

Мушовири калони Раиси Маҷлиси намояндагон

Мушовири калони муовини якум ва муовинони Раиси Маҷлиси намояндагон

Ёрдамчи калони Раиси Маҷлиси намояндагон

Мушовири калони кумитаи (комиссия) Маҷлиси намояндагон

Муовини мудири шӯба

Мансабҳои категорияи дуюм

Референти Раиси Маҷлиси намояндагон

Референти муовини якум ва муовинони Раиси Маҷлиси намояндагон

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи сеюм

-

Мансабҳои категорияи чорум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи панҷум

-

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис (Фармони ҶТ аз 22.10.2020 № 1624)

§3. Дастгоҳҳои мақомоти ҳокимияти судӣ

1) Дастгоҳи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мансабҳои категорияи олі

Роҳбари дастгоҳ

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат (Фармони Президенти ҶТ аз 1.10.2018 № 1112)

Мансабҳои категорияи дуюм

-

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш (Фармони Президенти ҶТ аз 1.10.2018 № 1112)

Ёрдамчии раис

Ёрдамчии судя

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Котиби маҷлиси судӣ
Мутахассис

2) Дастгоҳи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

2.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі

Роҳбари дастгоҳ

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш
Ёрдамчии раис

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар
Тарҷумон

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Котиби маҷлиси судӣ
Мутахассис

2.1.1) Маркази таълимии судяҳои назди Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Фармони Президенти ҶТ аз 27.12.2016 № 794)

Директор **Мансабҳои категорияи олҳ**

Мансабҳои категорияи якум

Муовини директор **Мансабҳои категорияи дуҷум**

Мансабҳои категорияи сеҷум

Мансабҳои категорияи чорум

Сармутахассис **Мансабҳои категорияи панҷум**

Мутахассиси пешбар **Мансабҳои категорияи шашум**

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис (Фармони Президенти ҶТ аз 27.12.2016 № 794) .

2.2) Дастгоҳҳои судҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо, ноҳияҳо ва судҳои ҳарбии гарнизонҳо

Сардори шӯъба **Мансабҳои категорияи сеҷум**

Мудири бахш
Ёрдамчии раис **Мансабҳои категорияи чорум**

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Пристави судӣ

Тарҷумон

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Котиби суд

Котиби маҷлиси судӣ

Мутахассис

3) Дастгоҳи Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон

3.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі

Роҳбари дастгоҳ

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Ёрдамчии раис

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Тарҷумон

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Котиби маҷлиси судӣ
Мутахассис

**3.2) Дастгоҳҳои судҳои иқтисодии Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе**

Сардори шӯъба	Мансабҳои категорияи сеюм
-	Мансабҳои категорияи чорум
-	Мансабҳои категорияи панҷум
-	Мансабҳои категорияи шашум
-	Мансабҳои категорияи ҳафтум
Котиби суд Котиби маҷлиси судӣ	

**§4. Дастгоҳи Комиссияи марказии имтиҳобот ва раёйпурсии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
(Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)**

	Мансабҳои категорияи олий
	Мансабҳои категорияи якум
Ёрдамчии раис Сардори шӯъба	Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори шӯъба	
-	Мансабҳои категорияи сеюм
-	Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш	

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)

*Эзоҳ: фақат аз дастгоҳи марказӣ иборат аст.

**§5. Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Роҳбари дастгоҳи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон

Мансабҳои категорияи якум

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори шӯъба

Ёрдамчи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон

Ёрдамчи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак (Фармони Президенти
ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)

Мансабҳои категорияи сеюм

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи чорум

-

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

-

2) Намояндагиҳои Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо

Мансабҳои категорияи чорум

Роҳбари намояндагӣ

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

§6. Дастгоҳи Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Муовини раис
Роҳбари дастгоҳ
Сараудитор
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи якум

Муовини сардори раёсат-сардори шӯъба
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи дуюм

Ёрдамчии раис

Мансабҳои категорияи сеюм

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи чорум

-

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

§7. Мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон*

1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

*** Эзоҳ: ба ғайр аз кормандони прокурорӣ ва тафтишотӣ.**

2) Прокуратураи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, нақлиёт, шаҳрҳо ва ноҳияҳо*

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

* Эзоҳ: ба ғайр аз кормандони прокурорӣ ва тафтишотӣ.

§8. Мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

1) Дастгоҳи Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мансабҳои категорияи олий

Машваратчи калон - мудири шӯъба
Машваратчи

Мансабҳои категорияи якум

-

Ёрдамчи котиб

Мансабҳои категорияи дуюм

Мансабҳои категорияи сеюм

-

Мутахассис

Мансабҳои категорияи чорум

Мансабҳои категорияи панҷум

-

Мансабҳои категорияи шашум

-

Мансабҳои категорияи ҳафтум

-

2) Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Муовини якуми раис
Муовини раис

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш
Ёрдамчии раис

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

3) Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

3.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Муовини якуми директор
Муовини директор

Мансабҳои категорияи якум

Сардори шӯба

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи сеюм

–

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Ёрдамчии директор

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

3.2) Шӯъбаҳои Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, бахши минтақавии Агентӣ дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон

Мансабҳои категорияи якум

(Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи дуум

–

Мансабҳои категорияи сеюм

–

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

4) Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон*

4.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олии

Муовини якуми директор

Мансабҳои категорияи якум

Сардори сарраёсат

Муовини сардори сарраёсат- сардори раёсат

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Муовини сардори раёсат - сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Муовини сардори шӯъба- мудири бахш

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

***Эзоҳ: ба ғайр аз кормандони ҳифзи ҳуқуқ.**

4.2) Раёсатҳои Агентӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,

**вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шӯъбаҳои минтақавии он дар водии
Зарафшон, шаҳри Кӯлоб, минтақаи Рашт ва гурӯҳи
ноҳияҳои водии ҳисор***

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат-сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи сеюм

Муовини сардори шӯъба- мудири бахш

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

***Эзоҳ: ба ғайр аз кормандони ҳифзи ҳуқуқ**

5) Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

5.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олин

Муовини якуми директор

Муовини директор

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш
Ёрдамчии директор

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

5(1) Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

(Фармони Президенти ҶТ аз 22.10.2020 № 1624)

5(1). 1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олӣ

Муовини якуми директор
Муовини директор

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуҷум

Мансабҳои категорияи сеҷум

Сардори шуъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

5 (1). 2) Раёсатҳои Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шӯъбаҳои он дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон, минтақаҳои Ҳисор, Рашт ва минтақаи Зарафшони вилояти Суғд

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис (Фармони Президенти ҶТ аз 22.10.2020 № 1624)

5.2) Сарраёсатҳои Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, раёсату шӯъба ва бахшҳои Агентӣ дар шаҳру ноҳияҳо

Мансабҳои категорияи якум

Сардори сарраёсат

Муовини сардори сарраёсат

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Муовини сардори раёсат- сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

§9. Вазоратҳо ва кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

1.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Муовини якуми вазир

Муовини вазир

Мансабҳои категорияи якум

Сардори сарраёсат*

Муовини сардори сарраёсат-сардори раёсат

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Ёрдамчии вазир

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис
Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 1.10.2018 № 1112)

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар
Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 1.10.2018 № 1112)

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

***Эзоҳ: ба ғайр аз сарраёсати иҷроии ҷазои ҷиноятӣ.**

**1.2) Раёсатҳои адлияи Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо**

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис
Иҷроии калони суд

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар
Иҷроии суд

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

**1.3) Саридораи нотариалии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, идораҳои
нотариалии давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо**

Мансабҳои категорияи якум

Сарнотариуси давлатии саридораи нотариалии давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сарнотариуси давлатии саридораи нотариалии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мансабҳои категорияи сеюм

Нотариуси давлатии саридораи нотариалии давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Нотариуси давлатӣ- бойгонидори саридораи нотариалии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Нотариуси калони давлатии идораи нотариалии давлатии Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо

Мансабҳои категорияи чорум

Нотариуси давлатии идораи нотариалии давлатии Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо

Нотариуси давлатӣ- бойгонидори идораи нотариалии давлатии
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо

Мансабҳои категорияи панҷум

Нотариуси калони давлатии идораи нотариалии шаҳр, ноҳия

Мансабҳои категорияи шашум

Нотариуси давлатии идораи нотариалии шаҳр, ноҳия

Мансабҳои категорияи ҳафтум

-

1.4) Раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ, шӯъбаҳо ва бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, шӯъбаҳо-хонаҳои ақди никоҳ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат - сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Сардори шӯъба-мудири хонаи ақди никоҳ

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

2) Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон

2.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі

Муовини якуми вазир

Муовини вазир

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш
Ёрдамчии вазир

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

2.2) Сарраёсат, раёсат, шӯъба ва бахшҳои кишоварзӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо*

Мансабҳои категорияи якум

Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

***Эзоҳ: аз ҳисоби бучетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ мешаванд.**

**2.3) Бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзӣ
(Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)**

2.3.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи якум

Сардори Бозрасӣ

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори Бозрасӣ

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

2.3.2) Шӯъба ва бахшҳои Бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзӣ дар вилоятҳои Суғд ва Хатлон, минтақаҳои Кӯлоб, ҳисор ва Рашт, намояндаи Бозрасӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш
Сардори намояндагӣ

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

3) Вазорати қорҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон

3.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олин

Муовини якуми вазир
Муовини вазир

Мансабҳои категорияи якум

Сафир оид ба супоришҳои махсус
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат-сардори шӯба

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯба
Мушовир
Котиби якум

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш
Ёрдамчии вазир
Котиби дуюм

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис
Котиби сеюм
Атташе

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

3.2) Сафоратҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷӣ

Мансабҳои категорияи якум

Мушовир-фиристода
Намояндаи тиҷоратӣ (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 №
1374)

Мансабҳои категорияи дуум

Мушовир
Консул

Мансабҳои категорияи сеюм

Котиби якум

Мансабҳои категорияи чорум

Котиби дуум

Мансабҳои категорияи панҷум

Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)
Котиби сеюм
Атташе

Мансабҳои категорияи шашум

Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)

**3.3) Намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди
ташкилотҳои байналмилалӣ**

Мансабҳои категорияи якум

Мушовир-фиристода

Мансабҳои категорияи дуюм

Мушовир

Мансабҳои категорияи сеюм

Котиби якум

Мансабҳои категорияи чорум

Котиби дуюм

Мансабҳои категорияи панҷум

Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)
Котиби сеюм
Атташе

Мансабҳои категорияи шашум

Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)

3.4) Консулгариҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷӣ

Мансабҳои категорияи якум

Консули генералӣ

Мансабҳои категорияи дуюм

Мушовир
Консул

Мансабҳои категорияи сеюм

Котиби якум

Мансабҳои категорияи чорум

Ноиби консул
Вакили консул
Котиби дуум

Мансабҳои категорияи панҷум

Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)
Котиби сеюм
Атташе

Мансабҳои категорияи шашум

Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)

4) Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

4.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі

Муовини якуми вазир
Муовини вазир

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш
Ёрдамчии вазир

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

4.2 Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, раёсатҳои маорифи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо*
(Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)

Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат
Муовини Сардори сарраёсат-сардори раёсат (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)

Сардори раёсат (Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)

Мансабҳои категорияи дуҷум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Мудири шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

*Эзоҳ: аз ҳисоби бучетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.

4.3 Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҚТ аз 22.10.2020 № 1624)

**5) Вазорати меҳнат, муҳочират ва шуғли аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

5.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олии

Муовини якуми вазир
Муовини вазир

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш
Ёрдамчии вазир

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

**5.2) Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат,
муҳочират ва шуғли аҳолии**

**5.2.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олии**

Сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи дуум
-

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум
Мутахассис

5.2.2) Раёсатҳои Хадамот дар вилоятҳо, шӯъбаи Хадамот дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, бахши Хадамот дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

5.3) Хадамоти муҳочират

5.3.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олий
Сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи якум
Муовини якуми сардори Хадамот
Муовини сардори Хадамот
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**5.3.2) Раёсатҳои Хадамоти муҳоҷират дар вилоятҳо, шаҳри Душанбе,
шӯъбаи Хадамоти муҳоҷират дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
шӯъба ва бахшҳои Хадамоти муҳоҷират
дар шаҳру ноҳияҳо**

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум
Мутахассис

5.4) Агентии меҳнат ва шуғли аҳоли

5.4.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Директори Агентӣ

Мансабҳои категорияи якум
Муовини якуми директори Агентӣ
Муовини директори Агентӣ
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум
Мутахассис

5.4.2) Раёсатҳои Агентии меҳнат ва шуғли аҳоли дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, минтақаи Кӯлоб, раёсат, шӯъба ва бахшҳои Агентӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум
Мутахассис

**5.5) Намояндагиҳои Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли дар
хориҷи кишвар оид ба муҳоҷират**

Мансабҳои категорияи олии

Роҳбари намояндагӣ

Мансабҳои категорияи якум

Муовини роҳбари намояндагӣ

Мансабҳои категорияи дуюм

-

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Котиби матбуот

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

б) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

6.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олии

Муовини якуми вазир

Муовини вазир

Мансабҳои категорияи якум

Сардори сарраёсат

Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**6.2) Сарраёсатҳои молия дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, раёсатҳои молия
дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо**

Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум
Мутахассис

6.3) Нозироти давлатии иёргирӣ

6.3.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи якум
Сардори нозирот

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори нозирот

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум
Мутахассис

6.3.2) Намояндагиҳои Нозироти давлатии иёргирӣ дар вилоятҳои Суғд ва Хатлон

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

6.4) Хазинаяи сарватҳои давлатӣ

Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Директори Хазиная

Мансабҳои категорияи якум
Муовини якуми директор
Муовини директор
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
-

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

6.5) Хадамоти давлатии назорати суғуртавӣ

Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олии
Сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи дуум
-

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
-

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

6.6) Агентии рушди бозори коғазҳои киматнок ва бақайдгирии махсусгардонидашуда

Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олии
Директори Агентӣ

Мансабҳои категорияи якум
Муовини директори Агентӣ

Мансабҳои категорияи дуум
-

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

7) Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон*

7.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Муовини сардори шӯъба
Сардори зершӯъба (бахш)
Ёрдамчии вазир

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

*** Эзоҳ: ба ғайр аз хизматчиёни ҳарбӣ.**

**7.2) Раёсатҳои навъи кӯшунҳои Қувваҳои мусаллаҳ,
комиссариатҳои ҳарбии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо***

Мансабҳои категорияи чорум
Сардори зершӯба

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтам
Мутахассис

* Эзоҳ: ба ғайр аз хизматчиёни ҳарбӣ.

8) Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон

8.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Муовини якуми вазир
Муовини вазир

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

8.2) Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт

8.2.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олі
Сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи якум
Муовини якуми сардори Хадамот
Муовини сардори Хадамот
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

8.2.2) Раёсатҳои Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғд, шаҳри Душанбе, раёсатҳои минтақавии Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаҳои Кӯрғонтеппа, Кӯлоб, ҳисор ва Рашт

Сардори раёсат	Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори раёсат	Мансабҳои категорияи дуум
Сардори шӯъба	Мансабҳои категорияи сеюм
Мудири бахш	Мансабҳои категорияи чорум
Сармутахассис	Мансабҳои категорияи панҷум
Мутахассиси пешбар	Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассис	Мансабҳои категорияи ҳафтум

8.3) Раёсати назорат ва танзими ҳамлу нақли байналмилалӣ автомобилӣ

8.3.1) Дастгоҳи марказӣ

Сардори раёсат	Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори раёсат	Мансабҳои категорияи дуум
Сардори шӯъба	Мансабҳои категорияи сеюм
Мудири бахш	Мансабҳои категорияи чорум
	Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

8.3.2) Шӯъбаҳо ва бахшҳои раёсати назорат ва танзими ҳамлу нақли байналмилалӣ автомобилӣ дар гузаргоҳҳои сарҳадии шаҳрҳои Турсунзода, Исфара, Конибодом ва ноҳияҳои Ишкошим, Мурғоб, Бобочон Ғафуров, Ҷаббор Расулов, Мастчоҳ, Ҷайхун ва Лахш

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

9) Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон

9.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий
Муовини якуми вазир
Муовини вазир

Мансабҳои категорияи якум

Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш
Ёрдамчии вазир

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум

Мутахассис

**9.2) Раёсатҳои рушди иқтисод ва савдо дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе, шӯъба ва бахшҳо дар шаҳру
ноҳияҳо***

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

***Эзоҳ:** аз ҳисоби бучетҳои маҳаллӣ маблағгузори карда мешаванд.

9.3) Намояндагӣҳои тижоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа

Мансабҳои категорияи якум
Намояндаи тижоратӣ

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини якуми намояндаи тижоратӣ
Муовини намояндаи тижоратӣ

Мансабҳои категорияи сеюм
-

Мансабҳои категорияи чорум
Намояндаи тижоратии минтақавӣ

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Котиб-референт

10) Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олии

Муовини якуми вазир

Муовини вазир

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Ёрдамчии вазир

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

11) Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

11.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олии

Муовини якуми вазир

Муовини вазир

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат-сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

11.2) Раёсатҳои тандурустии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе*

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

* Эзоҳ: аз ҳисоби бюджетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.

**11.3) Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли
(Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)**

**11.3.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олий**

Сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи якум

Муовини якуми сардори Хадамот

Муовини сардори Хадамот

Сардори сарраёсат

Муовини сардори сарраёсат

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

-

Мансабҳои категорияи сеюм

-

Сардори шуъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

**11.3.2) Сарраёсатҳои Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи
иҷтимоии аҳоли дар вилоятҳои Суғд ва Хатлон, раёсатҳои
Хадамот дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
ва минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон
(Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)**

Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

-

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шуъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

11.4) Хадамоти давлатии ташҳиси тиббию иҷтимоӣ (Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)

11.4.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі

Сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи якум

Муовини сардори Хадамот

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шуъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

11.4.2) Шӯъбаҳо ва бахшҳои Хадамоти давлатии ташхиси тиббӣю иҷтимоӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**11.5) Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳоли
(Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)**

11.5.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Директори Агентӣ

Мансабҳои категорияи якум
Муовини директори Агентӣ
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**11.5.2) Шӯъбаҳои Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳоли дар
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе,
бахшҳои Агентӣ дар шаҳру ноҳияҳо**

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

*** Эзоҳ: аз ҳисоби бучетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.**

11.6) Хадамоти назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ
(Фармони Президенти ҶТ аз 22.10.2020 № 1624)

Мансабҳои категорияи олий

Сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи якум

Муовини сардори Хадамот
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори Шуъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

Эзоҳ: фақат аз дастгоҳи марказӣ иборат аст (Фармони Президенти ҶТ аз 22.10.2020 № 1624) .

12) Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон

12.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Муовини якуми вазир
Муовини вазир

Мансабҳои категорияи якум

Сардори сарраёсат
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

-

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш
Ёрдамчии вазир

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум

Мутахассис

**12.2) Раёсатҳои фарҳанг дар вилоятҳо, шӯъбаҳои фарҳанг дар
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Душанбе ва шӯъба ва
бахшҳои фарҳанг дар шаҳру ноҳияҳо***

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

***Эзоҳ: аз ҳисоби бучетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.**

13) Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон

13.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Муовини якуми вазир
Муовини вазир

Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат- сардори раёсат
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

13.2) Хадамоти назорати давлатии энергетикх (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 30.04.2022 № 379*)

13.2.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори Хадамот
Сардори Раёсат (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 30.04.2022 № 379*)

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 30.04.2022 № 379*)

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

13.2.2) Раёсатҳои назорати давлатии энергетикӣ шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, минтақаҳои Бохтар, Кӯлоб, Суғд, Истаравшан, шаҳри Хучанд, шӯъбаҳои назорати давлатии энергетикӣ минтақаи Зарафшон ва Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
(қарори Ҳукумати ҚТ аз 30.04.2022 № 379)

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

-

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

13.3) Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ

Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі

Сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи якум

Муовини сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи дуюм

-

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**14) Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

14.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Муовини якуми раис
Муовини раис

Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

14.2) Кумитаҳои идораи замин дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, минтақаи Кӯлоб, шаҳрҳо ва ноҳияҳо

Мансабҳои категорияи якум

Раиси кумита*

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини раиси кумита*

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Сардори шӯъба - раиси кумита

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мудири бахш - раиси кумита

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Сармуҳандис - заминсоз

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

* Эзоҳ: барои вилоятҳо ва шаҳри Душанбе.

15) Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

15.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Муовини якуми раис
Муовини раис

Мансабҳои категорияи якум

Сардори сарраёсат
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш
Ёрдамчии раис

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум

Мутахассис

**15.2) Раёсатҳои сармоягузори ва идораи амволи давлатӣ дар
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
бахшҳои он дар шаҳру ноҳияҳо***

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат-сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мудири бахш **Мансабҳои категорияи чорум**

Сармутахассис **Мансабҳои категорияи панҷум**

Мутахассиси пешбар **Мансабҳои категорияи шашум**

Мутахассис **Мансабҳои категорияи ҳафдум**

***Эзоҳ: аз ҳисоби бучетҳои маҳаллӣ маблағгузори карда мешаванд.**

15.3) Хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатӣ

Сардори Хадамот **Мансабҳои категорияи олі**

Муовини сардори Хадамот
Сардори раёсат **Мансабҳои категорияи якум**

- **Мансабҳои категорияи дуум**

Сардори шӯъба **Мансабҳои категорияи сеюм**

Мудири бахш **Мансабҳои категорияи чорум**

Сармутахассис **Мансабҳои категорияи панҷум**

Мутахассиси пешбар **Мансабҳои категорияи шашум**

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

Эзоҳ: фақат аз дастгоҳи марказӣ иборат аст.

§10. Мақомоти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

1) Кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

1.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі

Муовини якуми раис
Муовини раис

Мансабҳои категорияи якум

(Фармони Президенти ҚТ аз 30.04.2020 № 1526)

Мансабҳои категорияи якум

Сардори сарраёсат

Муовини сардори сарраёсат

Муовини сардори сарраёсат - сардори раёсат

Сардори раёсат

Намояндаи Кумитаи андоз дар давлатҳои хориҷӣ

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Муовини сардори раёсат – сардори шӯба (Фармони Президенти
ҚТ аз 30.04.2020 № 1526)

Мансабҳои категорияи сеум

Сардори шӯба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Ёрдамчии раис

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

1.2) Раёсатҳои андоз дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, нозиротҳои андоз дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори нозирот (шаҳр, ноҳия)

Муовини сардори нозирот (шаҳр, ноҳия)

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

1.3) Шӯъбаҳои бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва бахшҳо дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

1.4) Раёсати андози андозсупорандагони калон ва нозиротҳои раёсати андози андозсупорандагони калон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлон, Суғд ва шаҳри Душанбе (Фармони Президенти ҶТ аз 30.04.2020 № 1526)

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Муовини сардори раёсат - сардори шуъба

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори нозирот
Муовини сардори нозирот - сардори шуъба
Сардори шуъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

1.5) Маркази такмили ихтисос

Мансабҳои категорияи якум
Сардори марказ

Мансабҳои категорияи дуум
-

Мансабҳои категорияи сеум
-

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

1.6) Хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 30.04.2020 № 1526)

1(1) Кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
(Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)
1(1.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий
Муовини якуми раис
Муовини раис

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуоум
Муовини сардори раёсат-сардори шуъба

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шуъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**1(1).2) Раёсатҳои Кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои
тобегӣ ҷумҳурий, дар сарҳади давлатӣ ва нақлиёт
(Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)**

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуоум

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шуъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис (Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)

**2) Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Мансабҳои категорияи олии
Муовини раис

Мансабҳои категорияи якум

-

Мансабҳои категорияи дуюм

-

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

Эзоҳ: фақат аз дастгоҳи марказӣ иборат аст.

**3) Кумитаи қор бо занон ва оилаи назди ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

3.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Муовини якуми раис

Муовини раис (Фармони Президенти ҶТ аз 30.04.2020 № 1526)

Мансабҳои категорияи якум

-

Мансабҳои категорияи дуюм

-

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

**3.2) Раёсатҳои қор бо занон ва оила дар вилоятҳои Суғд, Хатлон,
шаҳри Душанбе, шӯъба ва бахшҳои қор бо занон ва оила дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳрҳо ва ноҳияҳо**

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум
Мутахассис

4) Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

4.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Муовини якуми раис
Муовини раис

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

4.2) Хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шахрсозӣ

Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи дуюм
—

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
-

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

4.3) Хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмон

4.3.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі

Сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи якум

Муовини сардори Хадамот

Мансабҳои категорияи дуум

-

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

4.3.2) Гурӯҳҳои минтақавии хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғд, шаҳри Душанбе, водии Зарафшон, минтақаҳои Қўрғонтеппа, Кўлоб, Рашт ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (Фармони Президенти ҶТ аз 31.10.2017 № 955)

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис - сардори гурӯҳ

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис" (Фармони Президенти ҶТ аз 31.10.2017 № 955);

**4.2) Раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии
ҳуччатҳои лоиҳавии шаҳрсозӣ
Дастгоҳи марказӣ**

Мансабҳои категорияи олии
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм
-

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**5) Кумитаи дин, танзими анъана ва
ҷашну маросими назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
(Фармони Президенти ҶТ аз 6.08.2018 № 1083)**

5.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олии
Муовини якуми раис
Муовини раис

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
-

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**5.2) Шӯъбаҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросим
дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе
ва "бахшҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросим дар шаҳру
ноҳияҳо"**

(Фармони Президенти ҶТ аз 3.08.2017 № 907, аз 6.08.2018 № 1083)

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

***Эзоҳ:** аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.

**б) Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

6.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Муовини якуми раис
Муовини раис

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

6.2) Бозрасии давлатии радиотелевизионӣ

Мансабҳои категорияи якум
Сардори Бозрасӣ

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори Бозрасӣ

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
-

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

7) Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

7.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Муовини раис

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
-

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум
Мутахассис

**7.2) Раёсат ва шӯъбаҳои ҳифзи муҳити зист дар Вилояти Мухтори
Куҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, минтақаи Кӯлоб,
шӯъбаҳо ва бахшҳои ҳифзи муҳити зист дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо**

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум
Мутахассис

7.3) Раёсати экспертизаи давлатии экологӣ

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

-	Мансабҳои категорияи дуҷум
Сардори шӯъба	Мансабҳои категорияи сеҷум
Мудири бахш	Мансабҳои категорияи чорҷум
Сармутахассис	Мансабҳои категорияи панҷҷум
Мутахассиси пешбар	Мансабҳои категорияи шашҷум
Мутахассис	Мансабҳои категорияи ҳафтҷум

7.4) Агентии обуҳавошиносӣ

7.4.1) Дастгоҳи марказӣ

Директори Агентӣ	Мансабҳои категорияи олі
Сардори раёсат	Мансабҳои категорияи яҷум
Муовини сардори раёсат	Мансабҳои категорияи дуҷум
Сардори шӯъба	Мансабҳои категорияи сеҷум
-	Мансабҳои категорияи чорҷум
Сармутахассис	Мансабҳои категорияи панҷҷум

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

7.4.2) Раёсати таъминот ва хочагӣ

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
—

Мансабҳои категорияи чорум
-

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

7.4.3) Раёсати мониторинги муҳити зист

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

-

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

8) хориҷ карда шуд (Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)

**9) Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон**
(Фармони Президенти ҶТ аз 31.10.2017 № 955)

9.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Муовини якуми раис

Муовини раис

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шуъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

9.2) Раёсатҳои кор бо ҷавонон ва варзиши Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе, бахшҳои кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳру ноҳияҳо

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шуъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис (Фармони Президенти ҶТ аз 31.10.2017 № 955)

"9¹) Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

(Фармони Президенти ҶТ аз 31.10.2017 № 955)

9¹. 1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи оӣ

Муовини якуми раис

Муовини раис

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

9¹. 2) Шуъбаҳои рушди сайёҳӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, минтақаи Кӯлоб, бахшҳои рушди сайёҳӣ дар минтақаҳо ва шаҳру ноҳияҳо *
(Фармони Президенти ҶТ аз 31.10.2017 № 955)

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шуъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

*Эзоҳ: Аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузори карда мешаванд" (Фармони Президенти ҶТ аз 31.10.2017 № 955).

10) Хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

10.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини сардор

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум
Мутахассис

**10.2) Бахшҳои Хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо
ва минтақаи Кӯлоб**

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум
Мутахассис

11) Хадамоти зиддинҳисории назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

11.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Муовини якуми сардор

Муовини сардор

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

-

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Ёрдамчии сардор

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

**"11(1) Хадамоти иҷроии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
(Фармони Президенти ҶТ аз 1.10.2018 № 1112)**

11(1). 1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Муовини якуми сардор

Муовини сардор

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат-сардори шуъба

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шуъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**11(1). 2) Раёсатҳои Хадамоти ийро дар вилоятҳои Сучд, Хатлон,
шуъбаи ийро дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ийрочиёни
Хадамот дар шаҳру ноҳияҳо
(Фармони Президенти ҶТ аз 1.10.2018 № 1112)**

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шуъба

Мансабҳои категорияи чорум
-

Мансабҳои категорияи панҷум
Иҷроии калон
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Иҷроҷӣ
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис" (Фармони Президенти ҚТ аз 1.10.2018 № 1112).

11.2) Раёсатҳои Хадамоти зиддинҳисории назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоятҳо, шӯъбаҳои он дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Душанбе*

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

-

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

*Эзоҳ: аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.

12) Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

12.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Муовини якуми сардор

Муовини сардор

Мансабҳои категорияи якум

-

Мансабҳои категорияи дуюм

-

Мансабҳои категорияи сеюм

-

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

12.2) Нозироти давлатии Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат- сардори нозирот

Мансабҳои категорияи дуюм

-

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба - сардори нозирот

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш - сардори нозирот

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**12.3) Нозиротҳои комплекси назорати беҳатарии саноатӣ дар
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вилоятҳо**

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат- сардори нозирот

Мансабҳои категорияи дуум
-

Мансабҳои категорияи сеюм
-

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш- сардори нозирот

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**12(1)) Агентии авиатснйи гражданий назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон**
(Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)

**12(1). 1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олий**

Муовини директор

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

-

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шуъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис (Фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018 № 1066)

**13) Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди
ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

13.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Муовини директор

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Сардори шӯъба	Мансабҳои категорияи сеюм
Мудири бахш	Мансабҳои категорияи чорум
Сармутахассис	Мансабҳои категорияи панҷум
Мутахассиси пешбар	Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассис	Мансабҳои категорияи ҳафдум

13.2) Раёсатҳои беҳдошти замин ва обёрӣ дар вилоятҳо, минтақаи Душанбе ва ҳисор, шӯъбаи беҳдошти замин ва обёрӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Сардори раёсат	Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори раёсат	Мансабҳои категорияи дуюм
Сардори шӯъба	Мансабҳои категорияи сеюм
Мудири бахш	Мансабҳои категорияи чорум
Сармутахассис	Мансабҳои категорияи панҷум
Мутахассиси пешбар	Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассис	Мансабҳои категорияи ҳафдум

**14) Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

14.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олии

Муовини якуми директор

Муовини директор

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Муовини сардори раёсат-сардори шӯба

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

**14.2) Раёсатҳои Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, раёсатҳо ва
шӯбаҳои Агентӣ дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо**

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуҷум
Муовини сардори раёсат
Муовини сардори раёсат- сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи сеҷум
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

14.3) Марказҳои минтақавии баҳисобгирии инфиродӣ

Мансабҳои категорияи якум
Сардори марказ

Мансабҳои категорияи дуҷум
-

Мансабҳои категорияи сеҷум
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
-

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**15) Агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Муовини директор

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

15(1.1) Дастгоҳи марказӣ
(Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)

Мансабҳои категорияи олі
Муовини якуми директор
Муовини директор

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат-сардори шуъба

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шуъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш (Фармони Президенти ҶТ аз 27.02.2021 № 129)

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)

**15(1). 2) Намояндагиҳои Агентии содироти назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд, шаҳри Душанбе,
минтақаҳои Рашт ва Ҳисор**

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис (Фармони Президенти ҶТ аз 16.11.2019 № 1374)

16) Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

16.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олий

Муовини якуми директор

Муовини директор

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Сардори нозирот

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Муовини сардори нозирот

Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Ёрдамчии директор

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

16.2) Раёсатҳои стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва минтақаи Кӯлоб*

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуҷум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеҷум
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорҷум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашҷум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтҷум
Мутахассис

Эзоҳ: аз ҳисоби бучетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.

16.3) Раёсатҳои таҳлили минтақавии Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва назороти савдо дар шаҳрҳои Исфара, Конибодом, Панҷакент, Истаравшан, Ваҳдат, Турсунзода, ноҳияҳои Данғара, Шаҳритус, Лахш ва Рашт*

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуҷум
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеҷум
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорҷум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашҷум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

Эзоҳ: аз ҳисоби бюджетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.

**17) Агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон***

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

*** Эзоҳ:** ба ғайр аз хизматчиёни ҳарбӣ.

**18) Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди
ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

18.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі

Муовини директор

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат (Фармони Президенти ҶТ аз 27.02.2021 № 129)

Мансабҳои категорияи дуҷум

-

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

18.2) Бахшҳои Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, бахши минтақавии Агентӣ дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ва бахши Агентӣ дар ноҳияи Рашт

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
-

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

19) Агентии хоҷагии чанғали назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини директор

Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафдум
Мутахассис

20) Саридораи бойгонии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

20.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Муовини сардор
Мансабҳои категорияи якум
-

Мансабҳои категорияи дуюм
-

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**20.2) Бахшҳои Саридораи бойгонӣ дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо***

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
-

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

***Эзоҳ: аз ҳисоби бучетҳои маҳаллӣ маблағгузори карда мешаванд.**

21) Саридораи геологияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

21.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Муовини якуми сардор
Муовини сардор

Мансабҳои категорияи якум
-

Мансабҳои категорияи дуюм
-

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**21.2) Намояндагии Саридораи геологияи назди ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон**

Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш - сардори намояндагӣ

Мансабҳои категорияи панҷум
-

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис

**22) Саридораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

22.1) Дастгоҳи марказӣ

Мансабҳои категорияи олі
Муовини якуми сардор

Муовини сардор

Сардори раёсат **Мансабҳои категорияи якум**

- **Мансабҳои категорияи дуум**

Сардори шӯъба **Мансабҳои категорияи сеюм**

Мудири бахш **Мансабҳои категорияи чорум**

Сармутахассис **Мансабҳои категорияи панҷум**

Мутахассиси пешбар **Мансабҳои категорияи шашум**

Мутахассис **Мансабҳои категорияи ҳафдум**

22.2) Шӯъбаҳо ва намояндаҳои Саридораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва минтақаи Рашт

Сардори шӯъба **Мансабҳои категорияи сеюм**

Сардори намояндагӣ **Мансабҳои категорияи чорум**

Сармутахассис **Мансабҳои категорияи панҷум**

Мутахассиси пешбар (вилоят) **Мансабҳои категорияи шашум**

Мутахассис (вилоят) **Мансабҳои категорияи ҳафдум**

**§11. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**1) Дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо
ва шаҳри Душанбе**

(Фармони Президенти ҶТ аз 3.08.2017 № 907)

Мансабҳои категорияи олии

Муовини якуми раис

Муовини раис

Роҳбари дастгоҳ

Мансабҳои категорияи якум

Муовини роҳбари дастгоҳ

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Мансабҳои категорияи сеюм

Мудири шуъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Ёрдамчии раис

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис (Фармони Президенти ҶТ аз 3.08.2017 № 907)

**1.2) Сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе***

Мансабҳои категорияи якум

Сардори сарраёсат

Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуум

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Мудири шӯъба

Намоёндаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри
Душанбе

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

***Эзоҳ: ба ғайр аз мансабҳои сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ, ки дар Феҳристи мазкур пешбинӣ шудаанд.**

2) Дастгоҳи Раиси шаҳр, ноҳия

Мансабҳои категорияи олі

Муовини якуми Раис

Муовини Раис

Мансабҳои категорияи якум

Роҳбари дастгоҳ

Мансабҳои категорияи дуум

-

Мансабҳои категорияи сеюм

Мудири шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Сармутахассис - сармуҳосиб

Сармутахассис - ҳуқуқшинос

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

**2.1) Сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
давлатии шаҳр, ноҳия***

Мансабҳои категорияи якум

Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи дуюм

Муовини сардори раёсат

Мансабҳои категорияи сеюм

Мудири шӯъба

Мансабҳои категорияи чорум

Мудири бахш

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Котиби комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

***Эзоҳ: ба ғайр аз мансабҳои сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ, ки дар Феҳристи мазкур пешбинӣ шудаанд.**

§12. Мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот

Мансабҳои категорияи дуюм

Раиси ҷамоати шахрак, деҳот

Мансабҳои категорияи сеюм

Муовини раиси ҷамоати шахрак, деҳот

Котиби ҷамоати шахрак, деҳот

Мансабҳои категорияи чорум

-

Мансабҳои категорияи панҷум

Сармутахассис

Сармутахассис (муҳандиси заминсоз)

Сармутахассиси дин, танзими анъана ва ҷашну маросим
(фармони Президенти ҶТ аз 6.08.2018 № 1083)

Сармутахассис (сармуҳосиб)

Сармутахассис (оид ба корҳои омор)

Мансабҳои категорияи шашум

Мутахассиси пешбар

Нозири мизи ҳарбии бақайдгирӣ

Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис

**ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

**«Дар бораи Қоидаҳои гузаронидани баҳодихии
фаъолияти хизматчиҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

Мутобиқи моддаи 20¹ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва моддаи 57 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» **ф а р м о н м е д и ҳ а м:**

1. Қоидаҳои гузаронидани баҳодихии фаъолияти хизматчиҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шаванд (замима мегардад).

2. Роҳбарони мақомоти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот иҷрои талаботи Қоидаҳои мазкурро таъмин намоянд.

3. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 феввали соли 2011, №1018 «Оид ба тасдиқи Қоидаҳои гузаронидани баҳодихии фаъолияти хизматчиҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит доништа шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
19 июли соли 2019, №1287

Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 19 июли соли 2019,
№1287 тасдиқ карда шудааст

**Қоидаҳои
гузаронидани баҳодихии фаъолияти хизматчи
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Қоидаҳои гузаронидани баҳодихии фаъолияти хизматчи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Қоидаҳо) тартиби гузаронидани баҳодихии фаъолияти хизматчи давлатии маъмуриро (минбаъд – хизматчи давлатӣ) муайян менамояд.

2. Баҳодихии фаъолияти хизматчи давлатӣ (минбаъд – баҳодихии фаъолият) нисбат ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ, хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи олӣ, хизматчиёни давлатии ба синни ниҳоии дар хизмати давлатӣ расида ва хизматчиёни давлатие, ки дар мақомоти давлатӣ камтар аз 6 моҳ кор кардаанд, татбиқ карда намешавад.

3. Баҳодихии фаъолият бо мақсади муайян кардани натиҷаҳои кори хизматчи давлатӣ дар давраи як соли тақвимӣ дар шакли суҳбат гузаронида мешавад.

4. Баҳодихии фаъолият аз вазифаҳои зерин иборат мебошад:

– таъмини самаранокии иҷрои уҳдадориҳои мансабии хизматчи давлатӣ;

– ҳавасмандгардонии хизматчи давлатӣ вобаста ба натиҷаҳои мусбати фаъолият;

– чораандешӣ вобаста ба натиҷаҳои манфии баҳодихии фаъолият, аз ҷумла муайян намудани эҳтиёҷот ба тақмили ихтисос бо мақсади баланд бардоштани сифатҳои касбӣ ва қобилияти кории хизматчи давлатӣ.

5. Принципҳои асосии баҳодихии фаъолият инҳо мебошанд:

– арзёбии уҳдадориҳои мансабӣ тибқи дастурамали мансабии хизматчи давлатӣ;

– шаффофият дар баҳодихии фаъолият;

– баландравии мансабии хизматчи давлатӣ дар асоси қобилият, истеъдод, тайёрии касбӣ ва талаботи таҳассусӣ;

– ҳисоботдиҳанда будани хизматчи давлатӣ.

6. Баҳодихии фаъолият ҳар сол дар моҳи декабр тибқи чадвали тасдиқнамудаи роҳбари мақомоти давлатӣ гузаронида мешавад.

7. Хизматчии давлатие, ки дар ҳамин мақомоти давлатӣ зиёда аз 6 моҳ кор кардааст (новобаста ба иваз шудани мансабҳо), таҳти баҳодиҳии фаъолият қарор дода мешавад. Хизматчии давлатие, ки бо сабаби беморӣ, рухсатии меҳнатӣ, сафари хизматӣ дар баҳодиҳии фаъолият иштирок карда наметавонад, баъди ба кор ҳозир шудан дар муҳлати на дертар аз 15 рӯзи корӣ мувофиқи талаботи Қоидаҳои мазкур ба баҳодиҳии фаъолият фаро гирифта мешавад.

8. Баҳодиҳии фаъолият бевосита аз чониби роҳбари воҳиди сохторие, ки хизматчии давлатӣ дар он кор мекунад, гузаронида мешавад. Баҳодиҳии фаъолияти роҳбари воҳиди сохториро роҳбари бевоситаи ӯ анҷом медиҳад.

9. Дар ҳолати камтар аз 6 моҳ фаъолият доштани роҳбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита), дар баҳодиҳии фаъолият муовини ӯ (ё муовини дахлдори роҳбари мақомоти давлатӣ) низ иштирок мекунад.

2. РАВАНДИ БАҲОДИҲИИ ФАЪОЛИЯТ

10. Баҳодиҳии фаъолият аз марҳилаҳои зерин иборат аст:

- марҳилаи омодагӣ;
- марҳилаи гузаронидани баҳодиҳии фаъолият;
- марҳилаи татбиқи натиҷаҳои баҳодиҳии фаъолият.

11. Роҳбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита) барои баҳодиҳии воқеии фаъолият ва баргузори шаффофи он масъулияти шахсӣ дошта:

- хизматчии давлатиро дар хусуси вақт ва ҷойи гузаронидани баҳодиҳии фаъолият дар муҳлати на камтар аз 15 рӯзи корӣ хабардор менамояд;
- вазифаҳои аз сатҳи пешбининамудаи нақшавӣ зиёдтар иҷрошуда, вазифаҳои қисман амалигардида ё умуман иҷронашударо мутобиқи дастурамали мансабӣ муайян менамояд;

– сифатҳои касбӣ ва қобилияти кории хизматчии давлатиро воқеъ-бинона баррасӣ менамояд;

– аз натиҷаи суҳбат бандҳои 1–7 варақаи баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатиро (минбаъд – Варақаи баҳодиҳӣ), ки ба Қоидаҳои мазкур замима гардидааст, хонапури мекунад.

12. Суҳбати роҳбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита) ва хизматчии давлатӣ бо истифодаи ҳисоботи солонаи хизматчии давлатӣ, ки на дертар аз 10 рӯзи корӣ то баргузори баҳодиҳии фаъолият ба роҳбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита) пешниҳод мегардад, гузаронида мешавад.

13. Дар рафти суҳбат роҳбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита) ва хизматчии давлатӣ натиҷаҳои фаъолияти хизматчии давлатӣ дар соли ҳисоботӣ ва вазифаҳои минбаъдаи ӯро муҳокима мекунанд.

14. Аз ҷониби роҳбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита) дар Варақаи баҳодихӣ баҳоҳои зерин гузошта мешаванд:

- «ба мақсад бо бартарӣ ноил шудааст» ё баробар ба баҳои «5» (аъло);
- «ба мақсад ноил шудааст» ё баробар ба баҳои «4» (хуб);
- «ба мақсад қисман ноил шудааст» ё баробар ба баҳои «3» (қаноатбахш);
- «ба мақсад ноил нашудааст» ё баробар ба баҳои «2» (ғайриқаноатбахш).

15. Роҳбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита) уҳдадор аст асоснокии баҳои гузоштаро нишон диҳад ва агар он баҳои «5» (аъло) ва «2» (ғайриқаноатбахш) бошад, дар Варақаи баҳодихӣ ҷиҳати татбиқи чораҳои ҳавасмандгардонӣ (барои баҳои «5» (аъло) ва зарурати такмили ихтисосро бо мақсади баланд бардоштани сифатҳои касбӣ ва қобилияти кории хизматчиӣ давлатӣ (барои баҳои «2» (ғайриқаноатбахш) қайд намояд.

16. Хизматчиӣ давлатӣ бо Варақаи баҳодихӣи хонапурӣ кардашуда шинос карда шуда, дар мавриди розӣ будан ба ҳулосаи роҳбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита), ба он имзо мегузорад. Агар хизматчиӣ давлатӣ бо баҳои гузоштаи роҳбари бевосита розӣ набошад, ӯ метавонад дар банди дахлдори Варақаи баҳодихӣ асосҳои норозигиро қайд намояд. Пас аз анҷоми баҳогузори Варақаи баҳодихӣ ба ҳадамоти кадрӣ супорида мешавад.

17. Роҳбари мақоми давлатӣ аз натиҷаи баҳодихӣи фаъолият на дертар аз 5 рӯзи корӣ нисбат ба хизматчиӣ давлатӣ метавонад қарорҳои зеринро қабул намояд:

- дохил кардан ба захираи кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ;
- бо риояи талаботи таҳассусӣ ба мансаби баландтар таъин намудан;
- ба курсҳои такмили ихтисос пешниҳод намудан.

18. Ба мансаби баландтар таъин кардан барои 10 фоизи шумораи умумии хизматчиёни давлатии баҳои «5» (аъло) гирифта татбиқ карда мешавад. Хизматчиёни давлатии дигаре, ки баҳои «5» (аъло) гирифтаанд, ба захираи кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ тавсия карда мешаванд.

19. Қарор дар бораи дохил кардан ба захираи кадрҳои роҳбарикунанда ва таъин намудан ба мансаби баландтар бо риояи талаботи таҳассусӣ амалӣ карда мешавад.

20. Натиҷаҳои баҳодихӣи фаъолият дар тавсифнома, ки барои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ тартиб дода мешавад, нишон дода мешаванд.

21. Ҳадамоти кадрӣ уҳдадор аст:

- чадвали баргузории баҳодиҳии фаъолият дар мақомоти давлатиро таҳия карда, дар мувофиқа бо роҳбарони воҳидҳои сохторӣ (роҳбарони бевосита) онро барои тасдиқ ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод намояд;
- варақаҳои баҳодиҳии тартибодашударо қабул намояд;
- аз рӯи натиҷаи баҳодиҳии фаъолият гузориши ҷамъбасти таҳия карда, ҷиҳати қабули қарор ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод намояд;
- варақаҳои баҳодиҳии фаъолиятро ба парвандаи шахсии хизматчиёни давлатӣ ҳамроҳ намояд.

3. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

22. Баҳсҳо вобаста ба гузаронидани баҳодиҳии фаъолият аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ, мақоми давлатии болоӣ ё мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ё суд мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.

23. Роҳбари мақоми давлатӣ ва мақоми давлатии болоӣ, ки хизматчии давлатӣ ба онҳо мурочиат намудааст, асосҳои пешниҳодшуда ва маводи баҳодиҳии фаъолиятро санчида, ҳангоми мавҷуд будани асосҳои бозғатимод, дар хусуси бекор намудани натиҷаҳои баҳодиҳии фаъолият ва гузаронидани баҳодиҳии такрорӣ фаъолият қарор қабул менамоянд. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ аз натиҷаҳои санчиш метавонад пешниҳод ирсол намояд, ки баррасии он аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ ҳатмӣ мебошад.

24. Баҳодиҳии такрорӣ фаъолият бо тартиби муқаррарнамудаи Қоидаҳои мазкур дар муҳлати то як моҳи пас аз қабули қарор дар бораи бекор намудани натиҷаи баҳодиҳии фаъолият нисбат ба хизматчии давлатии дахлдор гузаронида мешавад.

25. Ҳангоми гузаронидани баҳодиҳии такрорӣ фаъолият ба ғайр аз роҳбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита) ва хизматчии давлатӣ намояндагони ҳадамоти кадрӣ, кумитаи иттифоқи касабавӣ кормандон ва мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ иштирок менамоянд.

Замима
ба Қоидаҳои гузаронидани баҳодиҳии
фаъолияти хизматчиҳои давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Варақои
баҳодиҳии фаъолияти хизматчиҳои давлатӣ

(номи мақоми давлатӣ)

1. Маълумоти асосӣ

Насаб, ном, номи падар _____
Мансаб ва номи воҳиди сохторӣ _____
Санаи таъин шудан ба мансаб _____
Давраи фаъолият, баҳогузорӣ карда мешавад _____
Насаб, ном ва номи падари роҳбари воҳиди сохторӣ ва мансаби
ишғолнамуда _____

Насаб, ном ва номи падар ва мансаби ишғолнамудаи дигар ишти-
рокдорони баҳодиҳии фаъолият _____
Санаи баҳодиҳии фаъолият _____

**2. Муайян намудани сатҳи самаранокии иҷрои уҳдадорихои
мансабии хизматчиҳои давлатӣ**

р/т	Вазифаҳои мушаххаси хизматчиҳои давлатӣ, ки дар дастурамали мансабӣ пешбинӣ шудаанд	Баҳо
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Уҳдадорихои дигар	
	Баҳои умумӣ (ҳамагӣ)	
	Баҳои миёна	

3. Баҳодихии сифатҳои касбӣ

р/т	Нишондодҳо	Баҳо
1Д	нишҳои касбӣ	
2Д	нишҳои сиёсӣ	
3Д	нистани забони давлатӣ	
4С	сифати иҷрои уҳдадорихии мансабӣ	
	Баҳои умумӣ (ҳамагӣ)	
	Баҳои миёна	

4. Баҳодихии қобилияти корӣ

р/т	Нишондодҳо	Баҳо
1Қ	қобилияти таҳлилий	
2М	ҳорати ифодаи фикр (шифоҳӣ ва хаттӣ)	
3С	сатҳи ҳамкорӣ ва муошират	
4Т	таъаббускорӣ	
5М	ҳорати банақшагирӣ ва ташкили кор	
6М	мақолаи идоракунии ва кор бо тобеон*	
	Баҳои умумӣ (ҳамагӣ)	
	Баҳои миёна	

* Эзоҳ: Банди 6 танҳо барои роҳбарони воҳидҳои сохторӣ пешбинӣ шудааст

5. Баҳои умумӣ

1Ба	баҳои миёна барои банди 2	
2Ба	баҳои миёна барои банди 3	
3Ба	баҳои миёна барои банди 4	
4Ба	баҳои умумӣ (2 + 3 + 4)	
5Ба	баҳои умумии миёна	

*Эзоҳ: Бо дар назар доштани он, ки низоми баҳодихии фаъолияти хизматчиҳои давлатиро баҳоҳои 5, 4, 3 ва 2 ташкил медиҳанд, агар баҳои миёна ба баҳои умумӣ тақсимшуда аз 3,1 то 3,5-ро ташкил кунад, баҳои умумии миёна 3 ҳисобида шуда, агар баҳои умумӣ аз 3,6 то 3,9-ро ташкил кунад, баҳои умумии миёна 4 ҳисобида мешавад. Барои баҳоҳои 5, 4 ва 2 низ ҳамин тартиб истифода карда мешавад.

6. Зарурати таҷдиди назар намудани дастурамали мансабӣ

7. Хулосаи роҳбари бевосита

мансаб

имзо

насаб, ном, номи падар

* Эзоҳ: Дар хулосаи роҳбари бевосита вобаста ба натиҷаи баҳодихии фаъолият ҳавасмандгардонии хизматчи давлатӣ ҳангоми бо баҳои «5» (аъло) баҳогузори шудан ва ё зарурати тақмили ихтисос ва баланд бардоштани сифатҳои касбӣ ва қобилияти кори хизматчи давлатӣ ҳангоми бо баҳои «2» (ғайриқаноатбахш) баҳогузори шудан асоснок карда мешавад.

8. Дигар иштирокчиёни баҳодихии фаъолият

мансаб

имзо

насаб, ном, номи падар

мансаб

имзо

насаб, ном, номи падар

9. Шиносии хизматчи давлатӣ бо натиҷаи баҳодихии фаъолият ва ҳайати эродҳо (агар мавҷуд бошад)

Роҳбари мақоми
давлатӣ

Имзо, сана

Ҳарфи аввали ном ва насаб

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

« _____ » соли 20 _____

**ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**«Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои гузаронидани
ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи
хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

Мутобиқи моддаи 26¹ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва моддаи 57 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ф а р м о н м е д и х а м:

1. Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Роҳбарони мақомоти давлатӣ иҷрои талаботи Қоидаҳои мазкурро таъмин намоянд.

3. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 майи соли 2011, №1074 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит дониста шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
22 июли соли 2019, №1328

Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 22 июли соли 2019, №1328
тасдиқ шудааст

**Қоидаҳои
гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои
роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбари кунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд Қоидаҳо) тартиби гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муқаррар менамояд.

2. Ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – ҷойивазкунӣ) – таъин кардан бо риояи талаботи таҳассусӣ ба дигар мансаби роҳбарикунандаи баробари хизмати давлатӣ дар ҳамон мақомоти давлатӣ ё дар дигар мақомоти давлатӣ мебошад.

3. Ҷойивазкунӣ бо мақсадҳои зерин гузаронида мешавад:

- истифодаи самараноки неруи касбии хизматчиёни давлатӣ;
- таҳкими иқтисодии кадрҳои мақомоти давлатӣ ё воҳидҳои сохтори онҳо;
- иҷрои супоришҳои махсусан муҳими давлатӣ;
- тайёр кардани кадрҳои роҳбарикунанда;
- иваз шудани ҷои зисти доимии кадрҳои роҳбарикунанда;
- таъин (интиҳоб) гардидани яке аз ҳамсарони дар хизмати давлатӣ фаъолият кунанда ба мансаб дар дигар маҳал;
- пешгирии ҳолатҳои эҳтимолии содиркунии амалҳои коррупсионӣ ё бархӯрди манфиатҳо.

4. Принсипҳои асосии ҷойивазкунӣ инҳо мебошанд:

- ҷойивазкунӣ ба мансабҳои категорияҳои баробар бидуни озмун;
- ҷойивазкунии хизматчиӣ давлатӣ ба мансабҳои давлатии мувофиқ;
- ҷойивазкунӣ бо дар назар доштани риояи талаботи таҳассусӣ ва натиҷаи кор;
- шаффоф ва ҳолисона гузаронидани ҷойивазкунӣ;
- таъмини кафолат ҳангоми гузароидани ҷойивазкунӣ.

5. Кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (мин баъд – кадрҳои роҳбарикунанда) ин хизматчиёни давлатии сиёсӣ, хизматчиёни давлатии маъмурии категорияҳои олий, якум, дуюм, сеюм ва чорум буда, роҳбарии умумӣ ё бевоситаи мақомоти давлатӣ ё воҳидҳои сохтори онро анҷом медиҳанд.

6. Амали Қоидаҳои мазкур нисбат ба кадрҳои роҳбарикунандаи категорияҳои олий, якум ва дуюми мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ татбиқ мегардад.

7. Амали Қоидаҳои мазкур ҳамчунин нисбат ба кадрҳои роҳбарикунандаи категорияҳои олий, якум ва дуюм, ки то мавриди амал қарор гирифтани ин Қоидаҳо таъин гардидаанд ё бо сабаби азнавташкилдиҳӣ ё таҷдиди мақомоти давлатӣ аз нав дар мансабҳои ишғолнамудашон таъин шудаанд, татбиқ карда мешавад.

8. Қоидаҳои мазкур нисбат ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ, хизматчиёни давлатии маъмурии категорияҳои сеюм, чорум, кадрҳои роҳбарикунандаи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, кадрҳои роҳбарикунандае, ки то синни ниҳоии дар хизмати давлатӣ будани онҳо то ду сол мондааст, агар дар қонунгузори соҳавӣ тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад, татбиқ намешавад.

9. Қойивазкунии хизматчиёни ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тибқи қонунгузори соҳавӣ амалӣ карда мешавад.

10. Қойивазкунии хизматчиёни давлатие, ки таъини онҳо тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти дучониба дорад, бо риояи ҳамин Қоидаҳо амалӣ карда мешавад.

11. Бо дастури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин аст пеш аз муҳлати муқарраршуда қойивазкунӣ гузаронида шавад ё қойивазкунии дигар категорияҳои хизматчиёни давлатӣ гузаронида шавад, ки он ҳам бо риояи Қоидаҳои мазкур сурат мегирад.

12. Қойивазкунӣ дохилнидоравӣ ва байниидоравӣ шуда метавонад.

13. Қойивазкунии дохилиидоравӣ – ин қойивазкунии кадрҳои роҳбарикунанда дар ҳамон мақомоти давлатӣ аз як мансаб ба дигар мансаби баробар мебошад.

14. Қойивазкунии байниидоравӣ – ин қойивазкунии кадрҳои роҳбарикунанда аз як мақомоти давлатӣ ба дигар мақомоти давлатӣ аз як мансаб ба дигар мансаби баробар мебошад.

15. Қойивазкунии кадрҳои роҳбарикунанда бо фармон, фармоиш (қарор, амр)-и роҳбари мақомоти давлатӣ бо дар назар доштани манфиатҳои мақомоти давлатӣ дар панҷ сол як маротиба гузаронида мешавад, агар

қонунгузори соҳавӣ дигар муҳлати ҷойивазкуниро пешбинӣ накарда бошад.

2. ХУСУСИЯТҲОИ ҶОЙИВАЗКУНӢ

16. Ба маҳали дигар ҷойиваз намудани хизматчиёни давлатии маъҷуб, инчунин шахсоне, ки ба тарбияи кӯдакони синни то 14, нигоҳубини падар ё модари танҳо машғуланд, шахсоне, ки кӯдакони маъҷуб доранд ва ё дар табобат мебошанд, танҳо бо розигии онҳо гузаронида мешавад.

17. Ҷойивазкунии занони ҳомила ва шахсоне, ки дар руҳсатӣ барои нигоҳубини кӯдак мебошанд, пас аз як соли аз руҳсатӣ баргаштан гузаронида мешавад.

18. Дар маҳалҳои баландкӯҳ ва маҳалҳои дорои шароити номусоиди табиӣ, иқлимӣ ва экологӣ ҷойивазкунӣ метавонад то ба охир расидани муҳлатҳои муқарраргардида гузаронида шавад.

3. ВАЗИФАҲОИ ХАДАМОТИ КАДРӢ

19. Хадмоти кадрӣ мақомоти давлатӣ бо мақсади ташкил ва гузаронидани ҷойивазкунӣ вазифаҳои зеринро иҷро менамояд:

– тибқи замимаи 1 Қоидаҳои мазкур рӯйхати кадрҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатии дар соли минбаъдаи тақвимӣ ба ҷойивазкунӣ фаро гирифта шавандаро таҳия менамояд;

– дар муҳлати як моҳ то санаи баргузори ҷойивазкунӣ хизматчиёни давлатии ҷойивазшавандаро хабардор менамояд;

– ҳамасола мониторинги натиҷаи ҷойивазкуниро гузаронида, мувофиқи замимаи 2 рӯйхати кадрҳои роҳбарикунандаро, ки дар соли ҷорӣ ба ҷойивазкунӣ фаро гирифта шудаанд, тартиб дода, ба роҳбари мақомоти давлатӣ пешниҳод мекунад;

– дигар тадбирҳоро вобаста ба гузаронидани ҷойивазкунӣ амалӣ менамояд.

4. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

20. Мақомоти давлатӣ ҳар сол дар моҳи декабр мувофиқи замимаи 2 рӯйхати кадрҳои роҳбарикунандаи дар соли ҷорӣ ба ҷойивазкунӣ (дохилидоравӣ ва байнидоравӣ) фаро гирифташавандаро тартиб ва мувофиқи замимаи 1 рӯйхати кадрҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатии дар соли минбаъдаи тақвимӣ ба ҷойивазкунӣ фаро гирифта ша-

вандаро тасдиқ намуда, ба мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ дар шаклҳои хаттӣ ва электронӣ пешниҳод менамоянд.

21. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ дар муҳлати як моҳ мувофиқи замимаи 3 рӯйхати тавсиявии кадрҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки дар соли минбаъдаи тақвимӣ ба ҷойивазкунии байнидоравӣ фаро гирифта мешаванд, тартиб дода, онро ба мақомоти дахлдори давлатӣ чиҳати анҷом додани ҷойивазкунии ирсол менамояд.

22. Бо хизматчиёни давлатие, ки таҳти ҷойивазкунии қарор мегиранд, тибқи тартиби муқарраргардида шартнома (қарордод)-и меҳнатӣ баста мешавад.

23. Дар ҳолати тағйир ёфтани уҳдадорихои мансабии шахсони ба ҷойивазкунии фаро гирифташуда онҳо ба курси тайёрии назариявӣ ва таҷрибавии тақмили ихтисоси мутобиқ ба вазифаҳои воҳиди сохтори нав ҷалб карда мешаванд.

24. Харочот барои шахсоне, ки тибқи ҷойивазкунии ба маҳалли дигар (вилоят, шаҳр, ноҳия) фиристода шудаанд, тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброн карда мешавад.

25. Агар дар ҷои қори нав ба хизматчиӣ давлатӣ ва аъзои оилаи ӯ мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон манзили истиқоматӣ ҷудо карда нашавад, манзили ишғолнамудаи онҳо дар хонаҳои фонди манзили давлатӣ нигоҳ дошта мешавад.

26. Роҳбарони мақомоти давлатӣ барои гузаронидани ҷойивазкунии масъулияти шахсӣ доранд.

27. Баҳсҳои вобаста ба гузаронидани ҷойивазкунии аз ҷониби роҳбари мақомоти давлатӣ якҷоя бо кумитаи иттифоқи касаба, мақомоти болоӣ, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ё бо тартиби судӣ ҳал карда мешаванд.

28. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ҳамасола моҳи феврал оид ба натиҷаи баргузориҳои ҷойивазкунии дар соли гузашта ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш пешниҳод менамояд.

Замимаи 1
ба Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии
(ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

«Т а с д и қ м е н а м о я м»

(мансаб, ном, номи падари роҳбари мақомоти давлатӣ)

(имзо)

« _____ » _____ соли 20 _____

Рӯйхати

кадрҳои роҳбарикунандаи _____

(номи мақомоти давлатӣ)

ки дар соли _____ ба ҷойивазкунии фаро гирифта мешаванд.

Р/т	Насаб, ном ва номи падар	Мансаби ишғолнамуда категорияи он ва санаи таъин	Рӯз, моҳ, сол ва ҷойи таваллуд	Таҳсилот, ном ва соли хатми муассисаи таълимӣ, ихтисос	Намуди ҷойивазкунии		Эзоҳ
					Доҳили-идоравӣ	Байни-идоравӣ	
1	2	3	4	5	6	7	8

Замимаи 2
ба Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии
(ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Рӯйхати

кадрҳои роҳбарикунандаи _____

(номи мақомоти давлатӣ)

ки дар соли _____ ба ҷойивазкунии фаро гирифта шудаанд.

Р/т	Насаб, ном ва номи падар	Мансаби ишгол- намуда (то ҷой иваз- кунӣ) категорияи он ва санаи таъин	Рӯз, моҳ, сол ва ҷойи таваллуд	Таҳсилот, ном ва соли хатми муассисаи таълимӣ, ихтисос	Мансаби таъиншу- да (баъди ҷойивазкунии) категорияи он, санаи таъин	Намуди ҷойивазкунии		Эзоҳ
						Доҳили- идоравӣ	Байни- идоравӣ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Замимаи 3
ба Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии
(ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Рӯйхати

тавсиявии кадрҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар соли _____ ба ҷойивазкунии байниидоравӣ пешниҳод карда мешаванд.

Р/Т	Насаб, ном ва номи падар	Мансаби ишғол намуда (то ҷойивазкунӣ), категорияи он, санаи таъин	Рӯз, моҳ, сол ва ҷойи таваллуд	Таҳсилот, ном ва соли хатми муассисаи таълимӣ, ихтисос	Мансаби ба ҷойивазкунӣ тавсияшаванда, категорияи он	Эзоҳ
1	2	3	4	5	6	7

IV. ҚАРОРҲОИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ҚАРОРИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 7 апрели соли 1999,

№142

ш. Душанбе

«Дар бораи суғуртаи ҳатмии давлатии хизматчиёни давлатӣ» (бо тағйиру иловаҳо аз 01.08.2012, №395)

Бо мақсади таъмини иҷрои кафолати давлатӣ ба хизматчиёни давлатӣ, ки бо банди 6 қисми якуми моддаи 25 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» муқаррар шудааст Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Гузаронидани суғуртаи ҳатмии давлатии хизматчиёни давлатӣ дар ҳолатҳои беморӣ ё гум кардани қобилияти меҳнатӣ, ҳалокшавӣ ё расонидани зарар ба саломатӣ ва амволи ӯ вобаста ба иҷрои ўҳдадорихоӣ меҳнати вай ба зиммаи Ширкати давлатии суғуртаи Тоҷикистон гузошта шавад.

2. Маблағи суғуртаи ба андозаи музди меҳнати ҳаштмоҳаи хизматчии давлатӣ муқаррар карда шавад (*қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.08.2012, №395*).

3. Банди 3 бекор шудааст (*қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12.05, №499*).

4. Аз пардохтҳои суғуртаи воридгардида ба мақсадҳои зайл маблағ гузаронида мешавад:

- барои пардохти пули суғурта – 92 фоиз;
- барои ғайи гардонидани фонди захиравӣ – 5 фоиз;
- барои коргузори ташкилоти суғурта – 3 фоиз.

Маблағи сарфнашудае, ки барои пардохти пули суғурта муқаррар шудаанд, ба бучети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Тоҷикистон 70 фоиз ва ба фонди захиравии Ширкати давлатии суғуртаи Тоҷикистон 30 фоиз гузаронида мешавад.

5. Маблағи суғурта дар чунин ҳолатҳо ва ба андозаҳои зайл пардохта мешавад (*қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.08.2012, №395*):

а) дар ҳолати ба ҳалокат расидани хизматчии давлатӣ ҳангоми иҷрои вазифаи хизматӣ – дар ҳаҷми музди меҳнати ҳаштмоҳа;

б) дар ҳолати маъюбшавӣ ҳангоми иҷрои вазифаи хизматӣ:

- ба маъюби гурӯҳи I – дар ҳаҷми музди меҳнати шашмоҳа;

– ба маъюби гуруҳи II – дар ҳаҷми музди меҳнати панҷмоҳа;
– ба маъюби гуруҳи III – дар ҳаҷми музди меҳнати чормоҳа» (*қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.08.2012, №395*).

6. Қарори мазкур ба хизматчиёни давлатие, ки вакили халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, дахл надорад.

7. Ширкати давлатии суғуртаи Тоҷикистон дар мӯҳлати як моҳ дастурамали тартиби гузаронидани суғуртаи ҳатмии давлатии ҳаёт ва саломатии хизматчиёни давлатиро таҳия ва тасдиқ намояд.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 12 апрели соли 1999,

№154

ш. Душанбе

**«Дар бораи тасдиқи тартиби корбурди дафтарчаи
меҳнати кормандон»**

*(бо тағйири иловаҳо аз 31 августи соли 2004 №368;
аз 2 ноябри соли 2011, №566; аз 31 декабри соли 2014, №794)*

Бо мақсади танзими минбаъдаи пешбурди дафтарчаҳои меҳнати кормандон дар корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо сарфи назар аз шакли моликият мутобиқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д :

1. Тартиби замимагардидаи корбурди дафтарчаи меҳнати кормандон тасдиқ карда шавад.

2. Намунаи замимагардидаи дафтарчаи меҳнатӣ ва варақаҳои замимаи онҳо тасдиқ карда шаванд.

Дафтарчаҳои меҳнати намунаи қаблан муқарраршуда, ки дар дасти кормандон мавҷуданд, ба дафтарчаҳои нав иваз карда намешаванд. Дафтарчаи меҳнати намунаи кӯҳна ва нав ҳуччати асосии фаъолияти меҳнатӣ буда, собиқаи кории кормандонро тасдиқ менамоянд.

3. Ба роҳбарони вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо, Райсони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо сарфи назар аз шакли моликият:

– чихати риояи қатъии тартиби корбурди дафтарчаҳои меҳнатӣ тадбирҳо андешанд;

– шӯъбаҳои кадрҳоро бо кормандони болаёқат, ки қонунгузори меҳнatro медонанд пурзӯр кунанд;

– чихати ба тартиб даровардани нигоҳдории асноди бойгонӣ, ки ба фаъолияти меҳнати кормандон тааллуқ дошта, (фармонҳо оид ба қабул ва аз кор рафтани, картоҷаҳои шахсӣ, ведомостҳои ҳисоботӣ, ҳисоботҳои махсус доир ба музди меҳнат) тадбирҳо андешанд.

4. Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарии методӣ ва назорати саривақтии дуруст пур кардани дафтарчаҳои меҳнатӣ, баҳисобгирӣ, нигоҳдорӣ ва додани онҳоро анҷом диҳад (*қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2011, №566; аз 31 декабри соли 2014, №794*).

5. Вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ, корхонаю муассисаҳо ва

ташкilotxo сарфи назар аз шакли моликият сари вақт ба Корхонаи воҳиди давлатии Комплекси таъбу нашри «Шарқи озод»-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди талабномаҳои асоснокро барои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаи онҳо пардохт намудану гирифтани онҳоро ба корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкilotҳои тобеъ таъмин намоянд. (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2004, №368; аз 2 ноябри соли 2011 №566).

6. Банди 6 хориҷ карда шуд (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2004, №368).

7. Қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шӯрои Федератсияи иттифокҳои касабаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 августи соли 1993, №421 «Дар бораи тартиби бо дафтарчаҳои меҳнатӣ таъмин намудани кормандон ва хизматчиён» беэтибор дониста шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 12 апрели соли 1999,
№154 тасдиқ шудааст

ТАРТИБИ КОРБУРД БО ДАФТАРЧАҲОИ МЕҲНАТИИ КОРМАНДОН

I. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дафтарчаи меҳнатии намунаи муқарраршуда ҳуччати асосии фаъолияти меҳнатӣ мебошад, ки собиқаи меҳнатии кормандонро тасдиқ менамояд.

Дафтарчаи меҳнатӣ ҳуччати ҳисоботи катъӣ маҳсуб мешавад.

Дафтарчаҳои меҳнатӣ ба тамоми кормандоне, ки зиёда аз 5 рӯз дар корхона, аз ҷумла дар корҳои мавсимӣ, муваққатӣ ва ба коркунони ғайриштатие, ки дар ҳисоби суғуртаи давлатии иҷтимоӣ бошанд, дода мешавад. Ба ашхосе, ки дар ду ҷой кор мекунад, дафтарчаи меҳнатӣ фақат дар ҷои кори асосиашон дода мешаванд.

2. Кормандоне, ки ба кор дохил мешаванд, вазифадоранд ба корфармо дафтарчаи меҳнатии бо тартиби муқарраргардида бо расмият даровардашударо, пешниҳод намоянд. Бидуни дафтарчаи меҳнатӣ ба кор қабул карда намешавад. Шахсони аз сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз хизмат ҷавобшуда вазифадоранд, шаҳодатномаи (билети) харбиरो пешниҳод намоянд.

II. ПУР КАРДАНИ ДАФТАРЧАҲОИ МЕҲНАТӢ

а) Нишондодҳои умумӣ

3. Дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаи онҳо ба забонҳои тоҷикӣ ё русӣ пур карда мешаванд.

4. Бори аввал пур кардани дафтарчаи меҳнатӣ аз тарафи маъмурияти муассиса дар ҳузури корманд на дертар аз панҷ рӯзи ба кор қабул шуданаш сурат мегирад. Ашхосе, ки дар хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ ва меҳнатии инфиродӣ кор мекунанд, фаъолияти меҳнатии онҳоро мақомоти пешбарандаи ҳисоботу назорат анҷом медиҳад.

Ба дафтарчаи меҳнатӣ маълумоти зайл дохил карда мешаванд:

– маълумот дар бораи коркун: насаб, номи падар, рӯзи таваллуд, маълумот, касб, ихтисос;

– маълумот дар бораи ба кор қабул кардан, ба кори дигари доимӣ гузаштан бо нишон додани касб (ихтисос);

– дараҷаи таҳассус, мансаб (мувофиқи асноди меъёрие, ки номгӯи касб ва мансаби кормандро муқаррар менамояд) ва аз кор озод шудан бо нишон додани асосҳои қатъи шартномаи меҳнатӣ (қарордод), инчунин дар бораи ҷоизаҳо ва мукофотҳои, ки ҳангоми кор барои муваффақиятҳо дода шудаанд;

– маълумот дар бораи кашфиёт, ки барои ин диплом дода шудааст, оид ба ихтироҳои истифодашуда, ихтироҳои пешниҳодшуда ва мукофотҳо, ки дар робита ба онҳо дода шудааст.

Танбеҳҳо ба дафтарҷаи меҳнатӣ навишта намешаванд.

5. Тамоми сабтҳо барои қабул ба кор, ба кори дигари доимӣ гузаштан ва ё аз кор озод шудан, инчунин дар бораи мукофотонидану ҳавасмандкуниҳо аз тарафи корфармо на дертар аз як ҳафта баъд аз баровардани фармон (амр) дар дафтарҷаи меҳнатӣ дохил карда мешаванд, аммо ҳангоми аз кор рафтани – рӯзи аз кор рафтани, бояд ба матни фармон (амр) пурра мувофиқат намояд.

Сабтҳо бо рақамҳои арабӣ (сана ва моҳ бо ададҳои дурақама) навишта мешаванд. Масалан, агар корманд ба кор 5 июни соли 1998 қабул шуда бошад, дар сутуни 2 дафтарҷаи меҳнатӣ «05.06.1998» навишта мешавад.

Сабтҳо бо диққат ва бо қалами пӯлодӣ ва ё саққочадор бо рангҳои сиёҳ, кабуд ё бунавшагӣ навишта мешавад.

6. Корфармо вазифадор аст, ки соҳиби ин дафтарҷаи меҳнатиро (варақаи замима) дар варақаи шахсӣ (варақаи махсуси байниидоравии маъмулӣ №Т-2), ки бояд сабти дақиқ дар дафтарҷаи меҳнатӣ (варақаи замима) дохил карда шуда, шинос намояд.

Вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси тавофуқ бо Иттиҳоди иттифоқҳои касабии мустақили Тоҷикистон ба тариқи истисно метавонанд ба корхонаҳои, ки дар шароитҳои парокандагии ҳудудӣ, яъне дар масофаҳои аз ҳамдигар воқеъ буда фаъолият мекунанд, иҷозат диҳанд то соҳибони дафтарҷаҳои меҳнатӣ ғоибона бо сабтҳои дар он воридшуда ба тариқи фиристодани огоҳии марбута бо сабти баъди варақаҳои шахсӣ (варақаҳои махсуси байниидоравии №Т-2) шинос карда шаванд.

7. Дар сурати ошкор шудани сабтҳои нодуруст дар дафтарҷаи меҳнатӣ маълумот дар бораи кор, гузаштан ба кори доимии дигар, мукофоту ҷоизаҳо ва ғайра, ислоҳ тавассути маъмурияти ҳамон корхонае, ки ёддошти марбута дар он сабт шуда буд, анҷом меёбад.

Маъмурияти ҷои кори нав вазифадор аст ба корманд дар хусуси он кӯмак кунад.

8. Ҳангоми зарурат корфармо ба корманд дар асоси хоҳиши онҳо иқтибоси маълумоти тасдиқшударо оид ба кор аз рӯи дафтарҷаи меҳнатӣ медиҳад. Маълумоти ислоҳшуда бояд пурра ба фармони (амр) нусхаи асл мутобиқ бошанд.

9. Агар корхонае, ки сабти нодуруст ва ё ноаниқ карда, барҳам дода шуда бошад, тасҳеҳот аз тарафи корхонаи вориси ҳуқуқӣ дохил карда мешавад, дар мавриди набудани он аз тарафи ташкилоти болоие, ки корхонаи барҳамёфта тобеи он буд, тибқи ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи бойгонии корхона дохил карда мешаванд.

10. Дар мавриди гум шудани нусхаи фармон, амр ё ба кори дар ҳақиқат иҷрокардашуда мутобиқат накардани он тасҳеҳот дар асоси ҳуҷҷатҳои дигар, ки кори иҷрошудаи дар дафтарчаи меҳнатӣ сабт нагар дидаро тасдиқ мекунанд, анҷом дода мешавад.

Шаҳодатҳо барои ислоҳи сабтҳои пеш воридшуда ҳамчун асос шуда наметавонанд.

11. Дар фаслҳои «Маълумот оид ба кор», «Маълумот оид ба мукофотҳо», «Маъ лу мот оид ба ҳавасмандкуниҳо»-и дафтарчаи меҳнатӣ варақаҳои (замима) ба ислоҳи сабтҳои нодуруст ва ноаниқӣ пештара роҳ дода намешавад.

Ҳангоми зарурат тағйироти сабтҳои дахлдор дар дафтарчаи меҳнатӣ бо рақами тартибӣ, таърихи сабт бояд чунин навишт: «Сабти зерӣ № фалон бе эътибор аст. Ба фалон ихтисос (мансаб) қабул карда шавад» ва дар сутуни 4 таърих ва рақами фармон (амр)-и маъмурияти, ки дар дафтарчаи меҳнатӣ сабти нодуруст карда, тақрор мешавад.

Бо ҳамин тартиб сабти нодуруст дар бораи аз кор озод намудан ва ба кори доимии дигар гузаронидан дар сурати аз кор ғайриқонунӣ озод шудан ё ба кори дигар гузаронидан эътироф карда мешавад. Масалан, чунин навишта мешавад: «Сабти таҳти № фалон беэътибор аст, ба кори пештара барқарор карда шуд». Ҳангоми тағйироти тасвироти сабабҳои аз кор озод кардан чунин навишта мешавад: «Сабти таҳти № фалон нодуруст аст, озод карда шуд» ва тасвироти нав нишон дода мешавад.

Бинобар ин дар сутуни 4 ба фармони оид ба барқароркунӣ ба кори пештара ва ё тағйири тафсири сабабҳои аз кор озод кардан нишон дода мешавад.

Ҳангоми дар дафтарчаи меҳнатӣ вучуд доштани сабт дар бораи аз кор озод намудан, ё ки ба кори доимии дигар гузаронидан, ки беэътибор дониста шудааст, бо хоҳиши корманд нусхаи дигари дафтарчаи меҳнатӣ бидуни ҳамин сабт дода мешавад.

б) Маълумот дар бораи корманд

12. Маълумот дар бораи корманд дар саҳифаи аввали (варақаи унвон) дафтарчаи меҳнатӣ навишта мешавад. Насаб, ном ва номи падар (пурра, бидуни ихтисор) ва таърихи таваллуд дар асоси шиноснома ё шаҳодатномаи таваллуд навишта мешаванд.

Маълумот – миёна, миёнаи махсус, олий фақат дар асоси ҳуҷҷатҳо (аттес тат, гувоҳнома ва диплом) нишон дода мешавад. Сабт дар бораи

маълумоти муассисаи таълимӣ ва ғайра) ворид карда мешавад.

Касб ва ё ихтисос ба дафтарчаи меҳнатӣ дар асоси хуччат оид ба маълумоти мот ва ё хуччати дигари танзимшуда, сабт карда мешавад.

13. Пас аз пур кардани дафтарчаи меҳнатӣ, корманд бо имзои худ дуруст будани маълумотро тасдиқ мекунад.

Саҳифаи аввали (варақаи унвон) дафтарчаи меҳнатиро шахси масъуле, ки дафтарчаи меҳнатиро додааст, имзо менамояд ва пас аз он мӯҳри корхонае, ки дафтарчаи меҳнатӣ аввалин бор хонапурӣ карда шудааст, гузошта мешавад.

14. Тағйироти сабтҳо дар дафтарчаҳои меҳнатӣ оид ба насаб, ном, номи падар ва рӯзи таваллуд аз тарафи корфармои ҷои кори охирин дар асоси хуччатҳои (шиноснома, шаҳодатнома дар бораи таваллуд, шаҳодатномаи ақди никоҳ, шаҳодатномаи талоқ, шаҳодатнома оид ба тағйир додани насаб, ном, номи падар ва ғайра) бо нишондодани рақам ва санаи ин хуччатҳо ворид карда мешаванд.

Тағйироти мазкур дар саҳифаи аввали (варақаи унвон) дафтарчаи меҳнатӣ сабт карда мешаванд. Масалан бо як хат насаби қаблӣ, ном, номи падар, таърихи таваллуд, маълумотҳои нав қайд мегарданд. Ишораҳо ба хуччатҳои дахлдор дар тарафи дохилии ҷилд сабт гардида бо имзо ва мӯҳри роҳбари корхона ва ё намояндаи махсуси корхона тасдиқ карда мешавад.

Ҳангоми зарурат бо ҳамин тартиб тағйирот дар маълумоти таҳсил, касб, ихтисос дохил карда мешаванд.

в) Маълумот дар бораи кор

15. Дар сутуни 3 фасли «Маълумот дар бораи кор» ҳамчун сарлавҳа номи мукаммали корхона навишта мешавад.

Дар сутуни 1 рақами тартибии сабтҳои воридшуда ва дар сутуни 2 таърихи қабул ба кор ва аз кор озод шудан дар сутуни 3 «Маълумот оид ба кор», номи пурраи муассиса, ба фалон шӯъба таъин шуд, қисм, воҳидҳои соҳа, истехсолот бо сабаби мушаххаси ном, инчунин номи корҳо, касб ва мансаб, дараҷаи таҳассуси додшуда, дар сутуни 4 дар қадом асос (хуччат, сана ва рақам) сабт ворид карда шудааст.

Агар дар ҷараёни кор ба корманд дараҷаи нав дода шавад ва ё касби дуввум ва минбаъда муайян карда шавад, он гоҳ дар ин бора бо тартиби муқарраргардида дар дафтарчаи меҳнатӣ бо нишон додани дараҷаи ин касбҳо, рақам ва таърихи шаҳодатномаи дахлдор сабт карда мешавад.

Дар дафтарчаи меҳнатӣ инчунин кор дар ҳайати дастаҳои махсус ва ё дастаҳои ҷомеъ дар як замон доштани якчанд касб сабт карда мешавад.

Кор дар ду чой, ки бо тартиби муқарраршуда агар ба расмият дароварда шуда бошад, дар дафтарчаи меҳнатӣ бо сатри алоҳида сабт карда мешавад. Сабтҳо оид ба кор дар ду чой ва хатми он аз тарафи корфармои чои кори асосӣ иҷро карда мешавад.

Гузaronидани корманд ба кори доимии дигар дар дохили корхона ба тартибе, ки қабул ба кор аст ба расмият дароварда мешавад.

16. Агар дар чараёни фаъолияти корманд номи корхона тағйир ёбад он гоҳ дар сутуни 3 дафтарчаи меҳнатӣ бо сатри алоҳида чунин сабт ворид мегардад: Фалон корхона аз фалон таърих, ба фалон ном тағйир карда ва дар сутуни 4 дар кадом асос сурати гирифтани тағйироти ном, фармон (амр), таърих ва рақами он навишта мешавад.

17. Донишҷӯён, талабаҳо, аспирантҳо ва ординаторҳои клиникӣ, ки дорои дафтарчаи меҳнатианд, оид ба муддати таҳсили онҳо дар шуъбаҳои рӯзонаи мактабҳои олий ва миёнаи махсус аз тарафи муассисаи таълимӣ (муассисаи илмӣ) сабтҳо ворид карда мешаванд. Барои чунин сабтҳо фармонҳои муассисаҳои таълимӣ (муассисаҳои илмӣ) оид ба қабул шудан ба мактаб ва хориҷ шудани донишҷӯён, шогирдон, аспирантҳо, ординаторҳои клиникӣ асос мешаванд.

Муддати кори донишҷӯён, талабаҳо, аспирантҳо, ординаторҳои клиникӣ мазкур дар чараёни гузаштани таҷрибаи истеҳсолӣ ва дар сурати иҷрои мавзӯи илмию тадқиқотии шартномавӣ бо маълумотномаи (справка) дахлдор, ки дар он ихтисос, таҳассус, мансаб ва муддати кор сабт шуда, тасдиқ карда мешавад. Дар асоси чунин маълумотномаҳои муассисаи таълимӣ (муассисаи илмӣ) ба дафтарчаи меҳнати донишҷӯён талабагон, аспирантҳо, ординаторҳои клиникӣ собитшавии маълумоти кор мутобиқи маълумоти мавҷуда таъмин менамояд. Маълумот дар асноди шахсӣ ҳамчун санади пурмасъул ҳифз мегардад.

18. Донишҷӯён талабагон, аспирантҳо, ординаторҳои клиникӣ, ки пештар кор накардаанд ва аз ин сабаб дафтарчаи меҳнатӣ надоранд, маълумот оид ба кори таҷрибаи истеҳсолӣ, инчунин иҷрои мавзӯи илмӣ-тадқиқотии мавзӯҳои шартномагӣ дар асоси маълумотномаи он корхонае, ки дар оянда кор мекунанд, сабт карда мешавад.

19. Дар чои кор ба дафтарчаи меҳнатӣ бо сатри алоҳида бо нишондоди сана, рақам ва номгӯи ҳуҷҷатҳои дахлдор сабтҳои зерин ворид мегарданд:

– оид ба муддати хизмат дар Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мақомоти Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар кулли воҳидҳои ҳифозатӣ, ба хизматчиёни дар хизмат буда, қонунгузори оид ба кор ва суғуратаи иҷтимоии давлатӣ таалуқ надорад, бо нишондоди таърихи даъват (таъин намудан) ва таърихи рафтани аз хизмат (*қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2014, №794*).;

– оид ба муддати таълим дар омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ ва ғайра, дар курсҳо ва мактабҳои тақмили ихтисос, тағйири ихтисос ва таълими кадрҳо;

– оид ба муддати таълим дар муассисаҳои олии миёнаи махсус (бо сабт намудани мӯҳлати кор дар дастаҳои донишҷӯён, таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ, ҳангоми иҷроимавазӯи илмӣ–тадқиқотии давраи аспирантӣ ва ординатории клиникӣ), ғайр аз ҳолатҳое, ки дар банди 17 Тартиби мазкур оварда шудаанд.

Сабтҳои дар банди мазкур пешбинишуда ба дафтарчаи меҳнатӣ пеш аз дохил кардани маълумот оид ба кор дар корхонаи мазкур навишта мешаванд.

20. Ҳангоми бо тартиби муқарраргардида аз нав барқароркунии собиқаи меҳнатӣ барои таъини кӯмакпулии суғуртаи давлатии иҷтимоӣ дар дафтарчаи меҳнатии корманд дар ҷои қори охирин дар сутуни 3 фасли «Маълумот оид ба кор» қайди зерин сабт мегардад: «собиқаи меҳнатӣ аз рӯзи, моҳ ва соли фалон барқарор карда шудааст», дар сутуни 4 ба қарори мақоми дахлдор ишора карда мешавад.

Ба кормандони машғули корҳои мавсимии дар соҳаҳое, ки тибқи қонун гузориҳои ҷорӣ ҷамбасти марҳилаҳои мавсимӣ ва ниғаждорӣи собиқаи меҳнатӣ иҷозат дода шудааст, ҳангоми бозгашт дар муддати муқарраргардида ба қори мавсимӣ пас аз рухсатии байнимавсимӣ дар сутуни 3 фасли мазкури дафтарчаи меҳнатӣ қайди зерин сабт мегардад:

– «собиқаи меҳнатии муттаасил нигоҳ дошта мешавад».

21. Дар дафтарчаи меҳнатии ашхосе, ки дар корҳои иҷборӣ бо маҳрумӣи озодӣ буда, корфармо дар бораи мӯҳлати қори ин давра ба ҳисоби собиқаи меҳнатӣ дохил нашудан сабт ворид мекунад (Фасли «Маълумот оид ба кор»-и дафтарчаи меҳнатӣ, сутуни 3).

Сабтҳои мазкур ба дафтарчаҳои меҳнатӣ пас аз ба охир расидани мӯҳлати муҷозот, тибқи маълумотномаҳои муқарраркардаи мақомоти Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон навишта мешаванд.

Дар фасли «Маълумот оид ба кор»-и дафтарчаи меҳнатӣ сабтҳои зерин навишта мешаванд:

– дар сутуни 1 рақами тартибии сабт навишта мешавад;

– дар сутуни 2 санаи дохилкунии сабт;

– дар сутуни 3 «Муддати қори аз таърихи фалон (сана, моҳ, сол) то таърихи фалон (сана, сол, моҳ) ба собиқаи меҳнатӣ ҳисоб карда намешавад»;

– дар сутуни 4 асосҳои ворид кардани сабт дар дафтарчаи меҳнатӣ фармон (амри) роҳбари корхона, таърихи нашр ва рақами он навишта мешавад.

г) Маълумот оид ба мукофот ва ҳавасмандкуниҳо

22. Ба дафтарчаи меҳнати кормандон дар фасли «Маълумот оид ба мукофотҳо» маълумоти зерин дохил карда мешаванд:

– оид ба мукофотонидан бо ордену медалҳо, унвони фахрӣ («Ифтихор нома»), дар хусуси сарфароз гардонидан тибқи фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– оид ба мукофотҳо барои муваффақиятҳои меҳнатӣ дар корхона, муас сиса, ташкилот (эълон намудани миннатдорӣ, додани ҷоиза, бо тӯхфаҳои қиматбаҳо мукофотонидан, мукофотонидан бо унвони фахрии корхона ва ғайра);

– дар бораи кашфиётҳои, ки ба онҳо шаҳодатномаҳо ва патентҳо барои ихтироъҳои истифодашуда ва ихтироъкорихои пешниҳодшуда ва дар бораи мукофотҳои, ки дар робита ба онҳо дода шудааст.

Ба дафтарчаи меҳнатӣ мукофотҳои пулӣ, ки бо тартиби музди меҳнат пешбинӣ шуда ва ё пардохти он хусусияти мунтазам дорад, сабт намешаванд.

23. Тартиби сабти маълумот оид ба мукофотҳо ва ҳавасмандкуниҳо чунин аст: дар сутуни 3 мутобиқи фасли дафтарчаи меҳнатӣ ҳамчун сарлавҳа номи корхона навишта мешавад; дар сутуни 1 поёнтар аз рақами тартибӣ навишта мешавад (рақамгузорие, ки дар тамоми муддати фаъолияти меҳнати корманд зиёд мешавад); дар сутуни 2 таърихи додани мукофот ё подош гузошта мешавад; дар сутуни 3 аз тарафи кӣ ба корманд мукофот ё подош дода шудааст ва барои кадом комёбиҳо, навъҳои мукофот ё подошҳо навишта мешаванд; дар сутуни 4 кадом асос сабт шудааст (ишора ба сана, рақам ва номи ҳуччат) нишон дода мешавад.

д) Пур кардани дафтарчаи меҳнатӣ ҳангоми аз кор рафтан

24. Сабтҳо оид ба сабабҳои аз кор озод шудан, бояд дар дафтарчаи меҳнатӣ мувофиқи тавсияҳои дақиқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ишора ба моддаи мувофиқи банди қонун навишта шаванд.

Масалан, «Бо ризояти тарафайн, моддаи 45 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кор озод карда шуд».

Ҳангоми қатъ кардани шартнома бо ташаббуси корманд бо сабабҳои, ки тибқи қонунгузори пешниҳоди имтиёзоти таъиншуда ва афзалиятҳоро вобаста мекунад, сабт дар бораи аз кор хориҷ шудан дафтарчаи меҳнатӣ чунин сабабҳо навишта мешаванд. Масалан, «Бо хоҳиши худ бо сабаби дохил шудан ба муассисаи таълимии олий, мувофиқи моддаи 45 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кор озод карда шуд».

Ҳангоми баррасӣ ва тасдиқи номзад аз тарафи кордиханда барои фиристодан ба муассисаҳои таълимии олий, миёнаи махсус ва таъин намудани идрорпулии (стипендия) аз ҳисоби корхона дар дафтарчаи

меҳнатӣ сабти зерин карда мешавад: «Бо сабаби ба таълим фиристодан (муассисаи таълимии олий ва ё миёнаи махсус нишон дода мешавад) корхона бо идрорпулии (стипендияи) таълимӣ таъин намуда, мувофиқи моддаи 45 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кор озод карда шуд».

Ҳангоми қатъи шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корманд бинобар бо сабаби кӯчидан ба маҳалли дигар бо тартиби қабули кормандон чунин сабт дар дафтарчаи меҳнатӣ навишта мешавад: Масалан, «Аз сабаби бо хоҳиши худ бо тартиби қабули кормандон барои кор ба корхонаҳо фиристодан (корхонаи муайян нишон дода мешавад), мувофиқи моддаи 45 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кор озод карда шуд».

25. Сабт дар бораи аз кор озод кардан дар дафтарчаи меҳнати корманд бо риоя кардани қоидаҳои зерин навишта мешавад: дар сутуни 1 сабти рақами тартибӣ, дар сутуни 2 рӯзи аз кор рафтан, дар сутуни 3 сабаби аз кор озод шудан, дар сутуни 4 дар кадом асос сабт ворид шудааст, нишон дода мешавад, – фармон (амр), сана ва рақами он.

Рӯзи аз кор озод шудан, рӯзи охири кор ҳисоб меёбад.

Масалан, шартномаи меҳнатӣ бо корманд бо сабаби маҳдуд кардани штатҳо 20 июни соли 1998 қатъ мегардад, ки рӯзи охири кори ӯ ҳисоб мешавад. Дар дафтарчаи меҳнати корманд бояд сабти зерин навишта шавад: дар сутуни 1 фасли «Маълумот оид ба кор» рақами тартибӣ гузошта мешавад; дар сутуни 2 таърихи аз кор озод намудан (20.06.98); дар сутуни 3 навишта мешавад: аз кор бо сабаби маҳдуд кардани штатҳо озод карда шуд, банди 1 моддаи 46 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар сутуни 4 таърих ва рақами фармон (амр) дар бораи аз кор озод намудан нишон дода мешавад.

26. Ҳангоми аз як корхона ба корхонаи дигар гузаронидани корманд бо фармони мақомоти болоӣ ва бо ризояти байни роҳбарони корхонаҳо ва ё ташкилотҳо дар сутуни 3 ва ба мувофиқат ва ё қарори ин мақомот ва ташкилотҳо ишора карда мешавад.

Масалан: «Бо сабаби гузаронидан ба кор ба фалон корхона аз кор озод карда шуд» (мувофиқи моддаи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода мешавад).

Ҳангоми гузаштан ба мансаби интихоботӣ дар сутуни 3 сабти зерин мешавад: «Бо сабаби интихоб шудан ба мансаби интихобии фалон ташкилот аз кор озод карда шуд» (мувофиқи моддаи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода мешавад).

27. Ҳангоми қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси маъмурият ва бо сабаби гузаронидани чорабиниҳо оид ба мукамалкунии ташкили идоракунии соҳаҳо, ғайр аз сабабҳои, ки дар қонунгузориҳои чорӣ пешбинӣ шуда, ба қарорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ишора карда мешавад. Масалан, дар сутуни 3 чунин навишта мешавад: «Бо сабаби маҳдуд кардани штатҳо аз кор озод карда шуд (ва ё адад), банди 1,

моддаи 46 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар қавс қарорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода мешаванд».

28. Ҳангоми таъин намудани нафақаи пиронсолӣ, нафақа барои хизмати дарозмуддат, нафақа барои хизматҳои шоёнаш дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дафтарчаи меҳнатӣ аз ҷониби мақомоти таъминоти иҷтимоӣ мӯҳри «Нафақа таъин шуд» гузошта мешавад. Мӯҳр дар фасли «Маълумот оид ба таъини нафақа» гузошта мешавад.

III. ВАРАҚАИ ЗАМИМА ДАР ДАФТАРЧАИ МЕҲНАТӢ

29. Дар он ҳолатҳое, ки тамоми саҳифаҳои фаслҳои дафтарчаи меҳнатӣ пур карда шуда бошанд, ба дафтарчаи меҳнатӣ варақаи замимаро илова мекунанд.

Варақаи замима дар дохили дафтарчаи меҳнатӣ дӯхта мешавад ва аз тарафи маъмурияти корхонаи ҷои корманд пур карда шуда бо тартиби дафтарчаи меҳнатӣ истифода мешавад.

Варақаи замима бидуни дафтарчаи меҳнатӣ безъятибор аст.

30. Дар кунҷи болои саҳифаҳои аввали (варақаи шахсӣ) варақаи замимаи дафтарчаи меҳнатӣ мӯҳри андозаи 10 мм × 25 мм бо навиштаҷоти «Замима дода шуд» гузошта мешавад ва дар ҳамон ҷо силсилаву (серия) рақами варақаи замима сабт мешавад. Ҳангоми додани варақаи замима минбаъда мӯҳри навбатӣ гузошта шуда силсилаву (серия) рақами он сабт меёбад.

IV. ДОДАНИ ДАФТАРЧАИ МЕҲНАТӢ ҲАНГОМИ АЗ КОР ОЗОД ШУДАН

31. Ҳангоми аз кор озод шудан корманд тамоми маълумотҳо оид ба кор, мукофотҳо ва ҳавасмандкуниҳое, ки дар муддати кор дар корхонаи мазкур ба дафтарчаи меҳнатӣ қайд шудаанд, бо имзои ва мӯҳри корфармо ё намояндаи махсуси он тасдиқ карда мешаванд.

Корфармо ӯҳдадор аст, ки рӯзи аз кор озод шудани корманд ба ӯ дафтарчаи меҳнатиро бо сабти аз кор озод шудан супорад.

Ҳангоми бо айби маъмурият дар сари вақт ба корманд надодани дафтарчаи меҳнатӣ барои ҳар рӯзи боздорӣ музди меҳнати миёна дода мешавад.

32. Агар дар рӯзи аз кор озод шудан корманд дар ҷои кор ҳозир набошад, маъмурияти корхона бояд ҳамон рӯз ба ӯ ба воситаи почта мактуби огоҳӣ барои гирифтани дафтарчаи меҳнатӣ фиристад.

Ба воситаи почта фиристондани дафтарчаи меҳнатӣ ва расонидани он фақат бо розигии корманд анҷом дода мешавад.

33. Дар ҳолати марги корманд дафтарчаи меҳнатӣ ба дасти ақрабони наздики ӯ бо забонхат дода мешавад ё мувофиқи талаби онҳо бо почта фиристода мешавад. Дар дафтарчаи меҳнати корманди вафот карда дар фасли «Маълумот оид ба кор» пас аз сабти рақами тартибӣ ва таърихи сабт дар сутуни 3 чунин навишта мешавад: «Бо сабаби марг кор қатъ карда шуд», пас сутуни 4 сабт мегардад (таърих ва рақами фармон), (амр). Ин сабт бо тартиби муқарраршуда тасдиқ мешавад.

V. НУСХАИ ДУЮМИ ДАФТАРЧАИ МЕҲНАТӢ

34. Шахсе, ки дафтарчаи меҳнатиашро (варақаи замимаи онро) гум намудааст, бояд ба корфармои ҷои кори баъдина хабар диҳад ва корфармо на дертар аз 15 рӯз пас аз додани ариза бо корманд дафтарчаи меҳнати дигар ва варақаи замимаи онро бо навиштаҷоти «Нусхаи дуум» дар кунҷи болоии тарафи рости саҳифаи аввал медиҳад.

35. Нусхаи дууми дафтарчаи меҳнатӣ ва ё варақаи замимаи он тибқи қоидаҳои умумӣ пур карда мешавад. Дар фасли «Маълумот оид ба кор», «Маълумот оид ба мукофотҳо» ва «Маълумот оид ба ҳавасмандкунӣ» хангоми пур кардани намунаи нусхаи дуум сабтҳо оид ба кор, инчунин оид ба мукофотҳо ва ҳавасмандкунӣ ҷои кори охирин дар асоси фармонҳои (амр) пештара ворид карда мешаванд.

36. Агар корманд то омадан ба кор дар корхонаи мазкури пештар кор карда бошад, онгоҳ хангоми пур кардани нусхаи дууми дафтарчаи меҳнатӣ дар фасли «Маълумот оид ба кор» дар сутуни 3 пеш аз ҳама бояд сабт дар бораи собиқаи меҳнати умумии корманд то омадан ба корхонаи мазкур дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ворид карда шавад.

Собиқаи меҳнати умумӣ ҷамбулҷамъ қайд мешаванд, яъне бояд миқдори умумии сол, моҳ, рӯзҳои кор бе аниқ намудани кадом корхона дар кадом давраҳо ва дар кадом мансабҳо кор кардани соҳиби дафтарчаи меҳнатӣ нишон дода мешавад.

Пас аз он собиқаи меҳнати умумӣ, ки дар асоси ҳуҷҷатҳои бо тартиби лозима тасдиқ шудааст, марҳилаҳои алоҳида бо тартиби зайл навишта мешавад: дар сутуни 2 таърихи ба кор сабт мегардад; дар сутуни 3 номи корхонае, ки корманд он ҷо кор кардааст, инчунин коргоҳ (шӯъба) ва мансаби (кори) корманд навишта мешавад.

Агар аз рӯи ҳуҷҷатҳои пешниҳод намуда маълум гардад, ки корманд дар он корхона ба кори дигари доимӣ гузаронида шудааст, дар ин бора сабти дахлдор ворид карда шавад.

Баъд аз он дар сутуни 2 таърихи аз кор озод шудан, дар сутуни 3 сабаби аз кор озод шудан, агар чунин маълумот дар ҳуҷҷати пешниҳод намудаи корманд мавҷуд бошад, сабт мегардад.

Ҳангоми дар ҳамаи ҳуччатҳо агар маълумоти дар боло зикршуда оид ба кори пештара мавҷуд набудан, дар нусхаи дуҷуми дафтарчаи меҳнатӣ фақат маълумоти дар ҳуччат вучуд дошта сабт карда мешавад.

Дар сутуни 4 ном, сана ва рақами ҳуччат, ки дар асоси он сабтҳои мувофиқ дар нусхаи дуҷум навишта шудааст, қайд мешавад. Ҳуччатҳое, ки собиқаи меҳнатиро тасдиқ мекунад ба соҳибашон баргардонда мешаванд. Маъмурият вазифадор аст, то ба корманд барои дастрас намудани ҳуччатҳое, ки собиқаи меҳнати ӯро то омадан ба корхонаи мазкурро тасдиқ мекунад, мусоидат намояд.

37. Ба ғайр аз маълумотҳое, ки дар банди 19 Тартиби мазкур сабт шудаанд, маълумотҳои зайл ба ҷамъбасти собиқаи меҳнати умумӣ дохил карда намешавад, вале бо сатри алоҳида бо истинод ба таърих, рақам ва номгӯи ҳуччатҳо навишта мешавад:

– оид ба муддати дар лашкар ва дастаҳои халқӣ бо нишондоди таърихи таъин намудан ва таърихи озод шудан аз хизмат;

– оид ба кор ба сифати аъзои артели кооперативи моҳидорӣ.

38. Дар сурати ба ҳолати корношоями омадани дафтарчаи меҳнатӣ (варақаи замима), (сӯхтан, даридан, доғдор шудан ва ғайра) корфармои ҷои кори охир вазифадор аст, ки ба корманд нусхаи дуҷуми дафтарчаи меҳнатиро (варақаи замима) диҳад.

Дар ин ҳангом дар саҳифаи аввали дафтарчаи меҳнати ба ҳолати корношоям омада навишта мешавад: «Ба ивази нусхаи дуҷум дода шавад» ва ба соҳибаш баргардонда мешавад. Вақти ба кори нав дохил шудан корманд вазифадор аст нусхаи дуҷуми дафтарчаи меҳнатиро пешниҳод намояд.

VI. ПАРДОХТҲО ВА ҲИФЗИ ДАФТАРЧАҲОИ МЕҲНАТӢ

39. Дар вақти додани дафтарчаи меҳнатӣ (нусхаи дуҷум) корфармо аз корманд қимати дафтарчаи меҳнатиро ва варақаи замимаро меситонад.

Дар сурати нодуруст пур кардани дафтарчаи меҳнатӣ ва ё варақаи замимаи он, инчунин дар мавриди вайрон шудани бланкҳо дар натиҷаи ҳифзи ноэҳтиёткорона, қимати бланкҳои вайроншуда аз тарафи корхона пардохта мешавад.

Дар сурати гум кардани дафтарчаи меҳнати корманд аз тарафи корхона ба соҳиби он нусхаи дуҷуми дафтарчаи навро бидуни ситонидани қимати он медиҳад.

40. Дафтарчаҳои меҳнатӣ ва нусхаҳои дуҷум, ки ҳангоми аз кор озод шудани кормандон онҳоро нагирифтаанд дар муддати ду сол дар шӯъбаи коргузории корхона алоҳида аз дафтарчаи меҳнати кормандон ҳифз карда мешаванд. Пас аз он дафтарчаҳои меҳнати (нусхаҳои дуҷум) талаб нашуда дар бойгонии (архив) корхона 50 сол нигоҳдорӣ мешавад. Пас аз гузаштани муддати зикршуда онҳо бо тартиби муқарраршуда нобуд карда мешаванд.

41. Маъмурияти корхона вазифадор аст, ки миқдори муайяни бланкҳои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаҳои онро дар ихтиёри худ дошта бошад.

VII. БА ҲИСОБГИРИИ ДАФТАРЧАҲОИ МЕҲНАТӢ

42. Дар корхонаҳо оид ба баҳисобгирии дафтарчаҳои меҳнатӣ ва пур кардани дафтарчаҳои меҳнатӣ ҳуччатҳои зерин пеш бурда мешаванд:

а) дафтари мадохилу махориҷ оид ба ҳисобгирии бланкҳои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаи онҳо;

б) дафтарчаи баҳисобгирии пешбурди дафтарчаи меҳнатӣ ва варақаҳои замимаи онҳо.

Дар дафтари мадохилу махориҷ тамоми амалиётҳои, ки бо дастрас намудан ва истифода бурдани бланкҳои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаи замимаҳои он сабти силсила ва рақами ҳар як бланк навишта мешавад. Дафтари мазкур аз тарафи шӯъбаи муҳосиботи корхона пешбурда мешавад (намунаи дафтари мадохилу махориҷ оид ба ҳисобгирии бланкҳои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаи замимаи он замима шудааст).

Дафтари баҳисобгирии дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаи онҳо аз тарафи воҳидҳои коргузори ва ё шӯъбаи дигари корхона, ки масъули ба кор қабул кардан ва аз кор хориҷ кардани кормандон аст, пеш бурда мешавад. Дар ин китоб ҳамаи дафтарчаҳои меҳнатии кормандони ба кор дохилшуда, инчунин тамоми дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаи замима сабти силсила (серия), рақамҳои, ки ба кормандон дубора дода шудааст дарҷ мегардад.

Дар сурати аз кор озод шудан ва гирифтани дафтарчаи меҳнатӣ корманд бояд дар варақаи шахсӣ (варақаи махсуси байниидоравии маъмули №Т-2) ва дафтари баҳисобгирӣ имзо намояд.

Дафтари мадохилу махориҷ ва баҳисобгирии дафтарчаҳои меҳнатӣ бояд шуморабандӣ ва ресмонбандӣ карда шуда бо имзои роҳбари корхона ва мӯҳри сурғучӣ, тасдиқ карда шавад.

43. Истимораҳои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаҳои онҳо дар шӯъбаи муҳосиботи корхона ҳамчун ҳуччатҳои ҳисоботи дақиқҳифз карда мешаванд ва бо дархости шахси масъули дафтарчаҳои меҳнатӣ таҳти имзо дода мешаванд.

Дар интиҳои ҳар моҳ шӯъбаи муҳосибот аз шахси масъули дафтарчаҳои меҳнатӣ оид ба мавҷудияти бланкҳои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаҳои онҳо, инчунин маблағи аз дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаҳои ҷамъ шуда, ки ба ҳазинаи корхона супорида мешавад, ҳисобот талаб менамояд. Ба бланкҳои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаи он, ки ҳангоми пур кардан вайрон шудаанд, акт навишта мешавад (намунаи шакли акт замима шудааст).

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 12 апрели соли 1999
№154 тасдиқ шудааст

(МУҚОВА)



ДАФТАРЧАИ МЕҲНАТӢ

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 12 апрели соли 1999
№154 тасдиқ шудааст



ДАФТАРЧАИ МЕҲНАТӢ

силсила ва рақам

Насаб _____

Ном _____

Номи падар _____

Санаи таваллуд _____

(рӯз моҳ, сол)

Маълумот _____

(миёнаи нопурра, миёна, олии нопурра, олій)

Касб, ихтисос _____

Таърихи сабт « _____ » _____ с. _____

Имзои соҳиби дафтарча _____

Имзои шахси масъули дафтарчаҳои меҳнатӣ _____

(имзо)

Ҷ.М.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ КОР

силсила ва рақам (8 саҳифа)

№	Сана			Маълумот дар бораи қабул ба кор, гузаронидан ба кори дигар ва озод кардан аз кор (бо зикр ва ишора ба банд ва моддаи қонун)	Дар кадом асос сабт шудааст (ҳуччат, сана ва рақами он)
	1	2			
сабт	рӯз	моҳ	сол		

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУКОФОТ

силсила ва рақам (2 саҳифа)

№	Сана			Маълумот дар бораи сарфарозгардонӣ бо ордени медалҳо ва унвонҳои фахрӣ	Дар кадом асос сабт шудааст (ҳуччат, сана ва рақами он)
	1	2			
сабт	рӯз	моҳ	сол		

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ҚАДРШИНОСӢ

силсила ва рақам (8 саҳифа)

№	Сана			Маълумот дар бораи қадршиносӣ марбут ба кор дар корхонаҳо, муассисаҳо ё ташкилотҳо	Дар кадом асос сабт шудааст (хуччат, сана ва рақами он)
	1	2			
сабт	рӯз	моҳ	сол		

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ТАЪИНИ НАФАҚА

(2 саҳифа)

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 12 апрели с.1999,
№154 тасдиқ шудааст

ЗАМИМАИ

ДАФТАРЧАИ МЕҲНАТӢ

(Замима ба дафтарчаи меҳнатӣ
эътибор надорад)

Насаб _____

Ном _____

Номи падар _____

Санаи таваллуд _____

(рӯз моҳ, сол)

Маълумот _____

(миёнаи нопурра, миёна, оли нопурра, оӣ)

Касб, ихтисос _____

Таърихи сабт «_____» _____ с. _____

Имзои соҳиби дафтарча _____

Имзои шахси масъули дафтарчаҳои меҳнатӣ _____

(имзо)

Ҷ.М.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ КОР

силсила ва рақам (8 саҳифа)

№	Сана			Маълумот дар бораи қабул ба кор, гузаронидан ба кори дигар ва озод кардан аз кор (бо зикр ва ишора ба банд ва моддаи қонун)	Дар кадом асос сабт шудааст (ҳуччат, сана ва рақами он)
	1	2			
сабт	рӯз	моҳ	сол		

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУКОФОТ

силсила ва рақам (2 саҳифа)

№	Сана			Маълумот дар бораи сарфарозгардонӣ бо ордени медалҳо ва унвонҳои фахрӣ	Дар кадом асос сабт шудааст (ҳуччат, сана ва рақами он)
	1	2			
сабт	рӯз	моҳ	сол		

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ҚАДРШИНОСӢ

силсила ва рақам (8 саҳифа)

№	Сана			Маълумот дар бораи кадршиносӣ марбут ба кор дар корхонаҳо, муассисаҳо ё ташкилотҳо	Дар кадом асос сабт шудааст (хуччат, сана ва рақами он)
	1	2			
сабт	рӯз	моҳ	сол		

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ТАЪИНИ НАФАҚА

(2 саҳифа)

**ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

аз 30 майи соли 2008, №272

ш. Душанбе

**«Дар бораи Қоидаҳои додани қарзи бефоиз ба
хизматчиёни давлатӣ барои харидан, сохтмони
манзил ва беҳтар намудани шароити манзилӣ»
(Бо тағйири иловаҳо аз 31.05.2012, №288)**

Мувофиқи моддаи 40 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» бо мақсади танзим намудани тартиб ва шартҳои додани қарзи бефоиз ба хизматчиёни давлатӣ барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар намудани шароити манзилӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Қоидаҳои замимагардидаи додани қарзи бефоиз ба хизматчиёни давлатӣ барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар намудани шароити манзилӣ тасдиқ карда шаванд.

2. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 ва дар солҳои минбаъда ҷиҳати додани қарз барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар намудани шароити манзилии хизматчиёни давлатӣ маблағ пешбинӣ намояд (*қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.05.2012, №288*).

3. Қарори мазкур аз 1 январи соли 2016 мавриди амал қарор дода шавад (*қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.05.2012, №288*).

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30 майи соли 2008, №272
тасдиқ шудааст

**Қоидаҳои додани қарзи бефоиз ба хизматчиёни давлатӣ
барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар
намудани шароити манзилӣ**

1. Қоидаҳои додани қарзи бефоиз ба хизматчиёни давлатӣ барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар намудани шароити манзилӣ (минбаъд – Қоидаҳо) дар асоси талаботи моддаи 40 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» таҳия гардида, тартиб ва шартҳои дода-ни қарз барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар намудани шароити манзилии хизматчиёни давлатӣ ва тартиби баргардонидани онро муайян менамояд.

2. Қарз барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар кардани шароити манзилӣ (минбаъд – қарз) барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар намудани шароити манзилӣ ба хизматчиёни давлатӣ (минбаъд қарзгиранда) аз ҳисоби маблағҳои бучети ҷумҳуриявӣ дар асоси дархости асосноки мақомоти давлатӣ, ки дар он ҷо хизматчиӣ давлатӣ фаъолият менамояд, аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад.

3. Маблағ барои додани қарзро ҳар сол Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли навбатии молиявӣ пешбинӣ менамояд.

4. Қарз ба хизматчиёни давлатии зерин дода намешавад:

– агар собиқаи бефосилаи хизмати давлатии ӯ аз 5 (панҷ) сол камтар бошад;

– агар аз дигар ташкилотҳои молиявӣ қарз гирифта, онро пурра ё қисман барнагардонида бошад;

– агар зиёда аз 35 фоизи музди меҳнат барои дигар хароҷот боздошта шавад;

– агар аз фонди давлатӣ манзили истиқоматӣ гирифта бошад;

– агар барои сохтмони манзил ба хизматчиӣ давлатӣ қитъаи замин ҷудо карда шуда бошад.

5. Барои гирифтани қарз хизматчиӣ давлатӣ ба мақома, ки дар он ҷо фаъолият менамояд, бо ариза муроҷиат менамояд. Комиссияи манзилии мақоми давлатӣ, ки ба ҳайати он ҳамчунин намояндаи ташкилоти иттифоқҳои касабаи мақоми мазкур дохил карда мешавад, шароити манзилии хизматчиӣ давлатӣ ва ҳолатҳои мавҷуд набудани монеаҳо барои гирифтани қарзро санҷида, аз натиҷаи он хулоса тартиб медиҳад. Дар

ҳолати мавҷудияти хулосаи мусбӣ хизматчии давлатӣ ба навбат гирифта мешавад.

6. Қарз ба хизматчии давлатӣ дар асоси навбат мувофиқи рӯйхати тасдиқнамудаи роҳбари мақоми давлатӣ, ки бо ташкилоти иттифоқҳои касабаи мақоми мазкур мувофиқа шудааст, дар асоси дархости асосноки мақомоти давлатӣ, ки дар он хизматчии давлатӣ фаъолият менамояд, дар доираи маблағҳои барои ин мақсад пешбинишудаи бучети ҷумҳуриявӣ аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ карда мешавад.

7. Қарз аз ҷониби Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» ва дар минтақаҳо аз ҷониби шӯъбаҳои он ба расмият дароварда мешавад.

8. Қарз ба хизматчиёни давлатӣ баъди ба расмият даровардани он бояд дар мӯҳлати то як моҳ дода шавад.

9. Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» барои додани қарз ба хизматчиёни давлатӣ вазифаи агентро иҷро менамояд.

10. Қарз ба хизматчии давлатӣ баъди бастанӣ шартномаи қарзӣ бо тариқи нақди ё ғайринақдӣ дода мешавад.

11. Қарз бо арзи миллий ба мӯҳлати то 20 сол дода мешавад.

12. Амволи (хонаи истиқоматии) харидорӣ намудаи (ё сохтаи) хизматчии давлатӣ дар давоми як моҳ баъди ба расмият даровардани ҳуҷжатҳои тасдиқкунандаи моликият дар банк ба гарав гузошта мешавад.

13. Қарзгиранда ўҳдадор аст, шартномаи гарави амволро бо тартиби муқарраргардида ба расмият дарорад. Харочоти барасмият-дарорӣ аз тарафи қарзгиранда пардохт карда мешавад.

14. Қарз дарозмӯҳлат буда, пардохти баргардонидани он аз соли сеюми гирифтани он сар мешавад.

15. Баргардонидани қарзро хизматчиёни давлатӣ бо супоридани пули нақд ба ҳазинаи банк ё бо роҳи интиқол аз ҳисобҳои амонатӣ ё аз музди меҳнат пардохт менамоянд.

16. Мутобиқи моддаи 109 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон андозаи боздоштан аз музди меҳнати қарзгиранда барои пардохти қарз набояд аз 50 фоизи ҳаҷми умумии музди меҳнати хизматчии давлатӣ зиёд бошад.

17. Ҳангоми фавтидани қарзгиранда баргардонидани қарз ё маблағи боқимондаи қарз бо тартиби муқаррарнамудаи моддаи 450 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

18. Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» маблағҳоеро, ки аз тарафи қарзгирандаҳо барои баргар до нидани қарз пардохт карда мешаванд, дар муддати як моҳ баъди ба охир расидани

ҳар соли ҳисоботӣ ба даромади Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол менамояд.

19. Дар ҳолати бештар аз се маротиба ба таъхир андохтани мӯҳлати муайян шудаи пардохти баргардонидани қарз Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» ҳуқуқ дорад, масъалаи фурӯши амволи ба гарав гузоштаи қарзгирандари мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намояд.

20. Ҳангоми аз мансаб озод шудан ё ба мансаби дигар гузаштани қарзгиранда ӯ вазифадор аст, ки Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк»-ро хабардор намояд.

21. Мақоми давлатие, ки дар он қарзгиранда қор мекунад дар мавриди аз мансаб озод намудан (ба мансаби дигар гузаронидан, ба нафақа баромадан, фавтидан ва дигар ҳолатҳо) ҳатман ба Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» маълумот пешниҳод менамояд.

22. Шӯъбаҳои минтақавии Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» дар бораи додани қарз ва пардохтҳои баргардонидани қарзҳои ба хизматчиёни давлатӣ додашуда ҳар семоҳа ба Раёсати Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» маълумот пешниҳод менамоянд.

23. Ҳаққи хизматрасонӣ барои пӯшонидани хароҷоти бонк оид ба додани қарз дар ҳаҷми 1 фоизи маблағи қарз аз ҳисоби қарзгиранда пардохта мешавад.

24. Ҳангоми гирифтани қарзе, ки бо пули нақд дода мешавад, ҳаққи хизматрасонӣ гирифта намешавад.

**ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

аз 30 декабри соли 2009, №700

ш. Душанбе

**«Дар бораи тасдиқи Тартиби санчиши
маълумоти пешниҳоднамудаи
шаҳрванд ҳангоми таъин намудан ба мансаби
давлатии хизмати давлатӣ»**

Мувофиқи моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» бо мақсади танзими масъалаҳои санчиши маълумоти пешниҳоднамудаи шаҳрванд ҳангоми таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1) Тартиби санчиши маълумоти пешниҳоднамудаи шаҳрванд ҳангоми таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2) Мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот Тартиби мазкурро ба роҳбарӣ гирифта, иҷрои талаботи онро дар фаъолияти худ таъмин намоянд.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

**Тартиби санчиши маълумоти пешниҳоднамудаи
шаҳрванд ҳангоми таъин намудан ба мансаби
давлатии хизмати давлатӣ**

1. Муқаррароти умумӣ

1) Тартиби санчиши маълумоти пешниҳоднамудаи шаҳрванд ҳангоми таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ (минбаъд – Тартиб) дар асоси моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» таҳия гардида, қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатӣ санҷидани маълумоти пешниҳоднамударо ҳангоми таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ танзим менамояд.

2) Тартиби мазкур нисбати санчиши маълумот барои дастрас на - мударо иҷозати коргузори махфӣ татбиқ намегардад.

3) Маълумоти пешниҳоднамудаи шаҳрванд ҳангоми таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ (минбаъд – маълумоти пешниҳоднамуда), ки зимни ҳалли масъалаи таъин (интиҳоб) намударо шаҳрванд ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ мавриди санҷиш қарор дода мешаванд, инҳо мебошанд:

- оид ба мавҷудияти доғи судӣ;
- дар бораи бо қарори суд маҳрум гардидан аз ҳуқуқи ишғоли мансаби муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян;
- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи таҳсилот;
- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи собиқаи умумии меҳнатӣ ва ё хизмати давлатӣ;
- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи маълумот дар бораи даромад ва вазъи молумулкӣ;
- маълумот дар бораи саҳмияҳои дар ташкилотҳои тичоратӣ дошта, ки ба боварии эътимоднок супорида шудаанд;
- ҳолати дар ду ва зиёда ҷой кор кардан ба истиснои машғул шудан ба фаъолияти илмӣ, эҷодӣ ва омӯзгорӣ;
- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи вазъи саломатӣ;
- дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон.

4) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда ҳангоми таъин намудан ба мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии категорияи олӣ, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин (интиҳоб) карда мешаванд, аз ҷониби сохтори дахлдори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.

5) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда ҳангоми таъин намудан ба мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ, якум, дуюм, сеюм, чорум,

панҷум, шашум ва ҳафтум аз тарафи ҳадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ гузаронида мешавад.

6) Маълумоти пешниҳоднамудаи дар сархати яқум ва дуёми банди 3 Тартиби мазкур зикргардида ҳатман санчида мешаванд. Дигар маълумотҳои пешниҳоднамудаи дар банди 3 Тартиб зикршуда дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи бандҳои 7 ва 8 Тартиби мазкур санчида мешаванд.

7) Барои гузаронидани санчиши маълумоти пешниҳоднамуда инҳо асос шуда метавонанд:

- зарурати гирифтани маълумоти иловагӣ;
- нопурра ё нодуруст будани қайди ҳуҷҷату санадҳои пешниҳоднамуда;
- шубҳа пайдо кардани роҳбари мақоми давлатӣ, ҳадамоти кадрӣ ё комиссияи озмунии мақоми давлатӣ оид ба маълумоти пешниҳоднамуда;
- муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ;
- иттилооти воситаҳои ахбори омма;
- дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи Қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон.

8) Санчиши маълумоти пешниҳоднамуда ҳамчунин мумкин аст ба назардошти асосҳои дар банди 7 Тартиби мазкур пешбинигардида бо супориши роҳбари мақоми давлатӣ интихобан гузаронида шавад.

2. Тартиби ташкили санчиши маълумот

9) Санчиши маълумоти пешниҳоднамуда дар ҳолати мавҷуд будани асосҳои дар бандҳои 7 ва 8 Тартиби мазкур пешбинигардида бо супориши хаттӣ роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи таъин (интихоб) намудан ба мансабро дорад (минбаъд роҳбари мақоми давлатӣ), аз тарафи ҳадамоти кадрӣ мақоми давлатӣ гузаронида мешавад.

10) Санчиши маълумоти пешниҳоднамуда мумкин аст дар ҳолатҳои зерин гузаронида шавад:

- ҳангоми пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳо чихати иштирок дар озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ;
- ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ;
- ҳангоми гузаронидан (гузаштан) ба дигар мансаби хизмати давлатӣ;
- ҳангоми дар хизмати давлатӣ будан;
- дар дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи Қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон;

11) Мӯҳлати гузаронидани санчиши маълумоти пешниҳодшуда бо назардошти аз дигар мақомоти давлатӣ талаб карда гирифтани санаду ҳуҷҷатҳои дахлдор на зиёда аз 15 рӯз муқаррар карда мешавад. Бо дархосии асоснокӣ санчишкунанда роҳбари мақоми давлатӣ метавонад мӯҳлати санчишро то 30 рӯз дароз намояд.

12) Санчиши маълумоти пешниҳоднамуда метавонад як, якчанд ё ҳамаи ҳолатҳои дар банди 3 Тартиби мазкур пешбинишударо дар бар гирад.

13) Санчиши маълумоти пешниҳоднамуда ба ғайр аз ҳолатҳои пешбинидамудаи Қонунгузорӣ ба таври ошкоро бо салоҳдиди роҳбари мақоми давлатӣ гузаронида мешавад.

14) Санчишқунанда барои муайян намудани ҳолатҳои санчиш ҳуқуқ дорад аз мақомоти дахлдори давлатӣ, корхона, муассиса ва дигар ташкилотҳо, новобаста аз шакли моликият тибқи тартиби муқарраргардида санаду ҳуҷҷатҳои заруриро талаб карда гирад, бо нусхаҳои аслии онҳо шинос шуда, нусхаи онҳоро гирад, бо шахсони мутасаддӣ сӯҳбат доир намуда, маълумотнома тартиб диҳад.

15) Мақоми давлатие, ки дарҳости санчиши маълумоти пешниҳоднамуда ба ӯ фиристода шудааст, вазифадор аст иҷрои онро дар мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи Тартиби мазкур таъмин намояд.

16) Аз тарафи санчишқунанда талаб карда гирифтани ва санчидани маълумотҳои дар банди 3 Тартиби мазкур пешбинишуда манъ аст.

17) Санчишқунанда аз натиҷаи санчиши маълумоти пешниҳоднамуда хулоса тартиб дода, онро ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод менамояд. Ба хулоса санаду ҳуҷҷат ва дигар маълумоти аз мақомоти дахлдори давлатӣ, корхона, муассиса, дигар ташкилотҳо гирифташуда замима карда мешаванд.

18) Дар сурати ошкор намудани ҳолатҳои дидаву доништа пешниҳод намудани маълумоти нопурра ё нодуруст, ки боиси ба хизмати давлатӣ қабул намудан ва дар хизмати давлатӣ будан гардидаанд, роҳбари мақоми давлатӣ дар асоси хулосаи ҳадамоти кадрӣ, ки бо ҳуҷҷату санад ва дигар маълумоти мақомоти дахлдори давлатӣ, корхона, муассиса, дигар ташкилотҳо тасдиқ шудааст, таъини шахрвандро ба мансаб рад намуда, хизматчи давлатиро аз мансаби ишғолнамуда озод менамояд.

19) Ба шахрванд ва хизматчи давлатӣ дар бораи сабабҳои радқунии таъин ба мансаби давлатӣ ва аз мансаби ишғолнамуда озод намудан ба таври хаттӣ хабар дода мешавад.

20) Агар ҳангоми санчиши маълумоти пешниҳоднамуда ҳолатҳои ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ё ҷиноятӣ муайян карда шавад, хулосаи санчиш бо тартиби муқарраргардида ба мақомоти дахлдори ҳифзи ҳуқуқ барои қабул намудани қарори дахлдор фиристода мешавад.

21) Дар ҳолати аз хулосаи санчиши маълумот норозӣ будан шахрванд ва хизматчи давлатӣ метавонанд ба мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ё суд муроҷиат намоянд.

3. Муқаррароти хотимаӣ

22) Риоя накардани Тартиби мазкур боиси ҷавобгарии муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад.

23) Назорати иҷрои Тартиби мазкур аз ҷониби мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ анҷом дода мешавад.

ҚАРОРИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 3 марти соли 2011, №115

ш. Душанбе

«Дар бораи низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раис, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва лимити шумораи ниҳонии хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ»

(Бо тағйиру иловаҳо аз 1.03.2012, №72; аз 31.05.2012, №299; аз 31.08.2012, №468; аз 4.03.2014, №168; аз 30.12.2014, №783; аз 28.02.2015, №133; аз 26.12.2015, №761; аз 30.04.2016, №205; аз 13.03.2017, №113; аз 1.03.2018, №100; аз 14.11.2019, №577, аз 28.12.2019, №633, аз 26.11.2020, №628)

Мутобиқи моддаи 33 Қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», моддаҳои 20 ва 23 Қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» ва моддаи 24 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д (*қарори Ҳукумати ҶТ аз 14.11.2019 № 577*):

1) Низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раис, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот тибқи замимаҳои 1, 1(1), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ва 19 тасдиқ карда шаванд (*қарори Ҳукумати ҶТ аз 14.11.2019 № 577*).

2) Лимити шумораи ниҳонии хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз 1 апрели соли 2011 мутобиқи замимаҳои 20 ва 21 тасдиқ карда шаванд.

3) Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳо воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро тибқи Тартиби намунавии ташаккули воҳидҳои сохтории дастгоҳ ва воҳидҳои тобеи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 сентябри соли 2015, № 590» тасдиқ шудааст, тасдиқ намоянд (*қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.12.2019 № 633*).

4) Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳо:

– дар мӯҳдати як моҳ қарорҳои худро бо қарори мазкур мутобик намоянд;

– маблағгузорию хароҷоти нигоҳдорию воҳидҳои басти иловагиро аз 1 апрели соли 2011 аз ҳисоби бучети маҳаллӣ таъмин ва дар солҳои

минбаъда дар бучети маҳаллии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ намоянд.

5. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2015 пар- дохти музди меҳнати воҳидҳои кории иловагии раёсатҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои кор бо занон ва оилаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, маблағгузориҳои хароҷоти иловагиро аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ ва дар солҳои минбаъда аз ҳисоби бучети маҳаллии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тибқи тартиби муқарраргардида таъмин намояд (*қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.12.2014 № 783*).

6) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон назорат ва мониторинги шумораи хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро тибқи қарори мазкур таъмин намоянд (*қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.12.2019 № 633*).

7) Қарорҳои зерини Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз эътибор соқит доништа шаванд:

– аз 25 январи соли 1995 №104 «Дар бораи сохтор ва штатҳои мақомоти ҳокимияти иҷроия»;

– аз 20 феввали соли 1995 № 157 «Дар бораи даровардани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 январи соли 1995 №104»;

– аз 17 марти соли 1995 № 216 «Дар бораи тасдиқи Тартиби таъин ва озод намудани роҳбарони воҳидҳои сохтории мақомоти ҳокимияти иҷроия дар маҳалҳо (ҳукуматҳо) ва роҳбарони корхонаҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳо, ки дар ҳудуди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ гардидаанд»;

– аз 7 августи соли 1995 № 499 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи намунавии дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

– аз 27 июли соли 2000 №328 «Дар бораи сохтор ва шумораи қор-мандони дастгоҳи Раиси шаҳри Душанбе»;

– аз 4 марти соли 2002 №100 «Дар бораи таъсис додани шӯъбаи илм, мактабҳои оӣ ва миёнаи махсус дар сохтори дастгоҳи Раиси вилояти Суғд»;

– аз 30 декабри соли 2001 №597 «Дар бораи ворид намудани тағйирот дар сохтори дастгоҳи Раиси шаҳри Душанбе»;

– аз 3 июли соли 2003 №303 «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба сохтори дастгоҳи Раиси шаҳри Душанбе».

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Замимаи 1
бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «3» март соли 2011, №115
тасдиқ шудааст

**Низомномаи намунавӣ барои дастгоҳи Раиси
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ**

*(Бо тағйиру иловаҳо аз 1.03.2012, №72; аз 31.05.2012, №299;
аз 31.08.2012, №468; аз 4.03.2014, №168; аз 30.12.2014, №783;
аз 28.02.2015, №133; аз 26.12.2015, №761; аз 13.03.2017, №113;
аз 1.03.2018, №100; аз 20.08.2018, №433; аз 14.11.2019, №577;
аз 28.12.2019, №633; аз 26.11.2020, №628; аз 06.02.2021, № 16)*

Низомномаи намунавӣ барои дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ (минбаъд – Низомнома) дар асоси Қонунҳои конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» таҳия гардида, тартиби умумӣ ва ҳолати ҳуқуқии дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриро муайян намуда, муносибатҳои умумиро вобаста ба ташкилу фаъолияти дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба танзим мебарорад.

I. Муқаррароти умумӣ

1) Мутобиқи Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ (минбаъд – дастгоҳ) сохтори ёрирасон ва таъминкунандаи фаъолияти Раис мебошад.

2) Дастгоҳ, ки онро мутобиқ Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ташкил ва тағйир медиҳад, бо мақсади таъминоти иттилоотӣ таҳлилӣ, ташкилиро ҳуқуқӣ ва моддию техникаии фаъолияти Раис ташкил карда мешавад.

3) Дастгоҳ дар фаъолияти худ Конституцсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қонунҳои конституцсионӣ, кодексҳо, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои яқояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,

фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, қарору амрҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин Низомномаи мазкурро ба асос ва роҳбарӣ мегирад (*қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.11.2020, №628*).

4) Амволи ба дастгоҳ вобасташуда ба моликияти коммуналии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо мансуб буда, тақсимнашаванда мебошад.

5) Маблаггузории хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ва сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз ҳисоби бучети маҳаллӣ ва дигар маблағҳо дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

6) Дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо шахси ҳуқуқӣ буда, мӯҳр бо тасвири нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ бо забони давлатӣ ва дигар мӯҳр, штамп ва бланкҳои намунаи муқарраргардида дорад ва аз ҳисобномаи ягонаи хазинадорӣ мақомоти молияи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасонӣ карда мешавад.

II. Сохтор ва тартиби ташкили дастгоҳ

7) Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо мувофиқи низомнома ва сохтори намунавии тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низомномаи дастгоҳ, сохтор ва басти воҳидҳои кориро дар доираи лимити шумораи ниҳонии хизматчиёни давлатии муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.

8) Дастгоҳ аз роҳбарият, шӯъбаҳо (бахшҳо) ва мутахассисон иборат мебошад.

9) Дастгоҳро роҳбари дастгоҳ сарварӣ менамояд, ки бо қарори Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба мансаби мазкур тибқи тартиби муқарраргардида таъин карда мешавад.

10) Ишғоли мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ дар дастгоҳ тибқи тартиби муқарраргардида дар асоси озмун сурат мегирад.

11) Муовини роҳбари дастгоҳи Раиси вилоят ва шаҳри Душанбе дар як вақт мудирӣ шӯъбаи молия ва хоҷагӣ мебошад.

12) Мудирони шӯъбаҳо (бахшҳо), сармутахассисон, мутахассисони пешбар, мутахассисон тибқи талаботи Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва санадҳои меъерии

хукукии соҳаи хизмати давлатӣ ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд.

13) Кормандони ҳайати техники ва хизматрасон бо пешниҳоди роҳбари дастгоҳ бо амри Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.

14) Бастанӣ Қарордоди (шартномаӣ) меҳнатӣ бо мутахассисон ва кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасон мувофиқи тартиби муайяннамудаи қонунгузории амалқунанда анҷом дода мешавад.

15) Шартҳои пардохти музди меҳнат, суғуртаи иҷтимоии давлатӣ, таъминоти моддию техникӣ, тиббӣ, иҷтимоию маишӣ, нафақа ва таъминоти дигари мутахассисони дастгоҳ бо тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегарданд.

III. Вазифаҳо ва функцияҳои асосии дастгоҳ

16) Вазифаҳои дастгоҳ иборатанд аз:

– таъмини шароити зарурӣ барои аз ҷониби Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо амалӣ намудани ваколатҳои, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои яққояи онҳо, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳукукии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, қарору амрҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ва Низомномаи мазкур муқаррар намудаанд;

– таъминоти иттилоотию таҳлилий, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникӣ фаъолияти Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо;

– амалӣ намудани дигар вазифаҳо, ки аз ҷониби Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба зиммаи дастгоҳ гузошта мешаванд.

17) Бо мақсади иҷрои вазифаҳои пешбинигардидаи дастгоҳ функцияҳои зеринро амалӣ менамояд:

– ташкили таҳияи лоиҳаи қарору амрҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, лоиҳаи қарори Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо;

– омода намудани маърузаҳо ва ҳисоботи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва масъалаҳои муҳокимашаванда дар назди Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо;

– мусоидат намудан дар таҳия ва пешниҳоди лоиҳаҳои Қонунҳо, инчу нин фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳукукии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бевосита ба Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва ҷамоати маҳаллии иншоӣи ҳокимияти давлатии шаҳри ноҳияҳо дахлдоранд (*қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.11.2020, №628*);

– омода намудани машварати назди Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳри ноҳияҳо, дигар машваратҳои бо регламенти дастгоҳи Раиси вилоят, шаҳри, Душанбе, шаҳри ноҳия муайянгардида ва таъмини баргузори онҳо;

– тибқи тартиби муқарраргардида ташкил намудани ҳуҷҷатгузори ба расмият даровардани қарори амр, инчунин расонидани дастури супоришҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳри ноҳияҳо ба иҷрокунандагон ва шахсони мансабдори масъул, назорати иҷро онҳо;

– таҳия ва ба таъмин расонидани қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ, қарори амрҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳри ноҳияҳо, инчунин таъмин инъикоси онҳо тавассути воситаҳои ахбори оммаи маҳаллӣ;

– омода намудани шартномаҳо, ки аз ҷониби Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳри ноҳияҳо ба имзо мерасанд ва ташкили кор оид ба риоя ва иҷро онҳо;

– таҳияи нақшаҳои ҷамоати солона, нимсола, семоҳа ва барои тасдиқ манзур намудани онҳо ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳри ноҳияҳо;

– чамъ намудан, чамъбаст ва таҳлили нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳри ноҳияҳо, баррасӣ ва чамъбасти тақлифи пешниҳодҳои иттиҳодияҳои чамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва мақомоти худҷамоати чамъиятӣ, таҳия ва манзур намудани гузоришҳои дахлдор;

– мусоидат барои ташкили баргузори ва дар сатҳи зарурӣ амалигардонии ҷорабиниҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳриву ноҳиявӣ ва протоколи давлатӣ;

– мусоидат ба ҳамроҳсозии ҷамоати мақомоти сохторҳои дахлдори Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳри ноҳияҳо ва субъектҳои хоҷагидорӣ ба моликияти коммуналии вилоятӣ, шаҳри Душанбе, шаҳри ва ноҳиявӣ асосфта;

– ташкили захираи кадрҳо, бозомӯзӣ ва тақмили ихтисоси онҳо, пешбурди номгуӣ мансабҳо, ки таъин ва озод намудани онҳо бевосита аз ҷониби Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳри ноҳияҳо ё бо мувофиқа ва розигии вазорату идораҳои дахлдор амалӣ мегардад;

– ташкили қабули шахрвандон, бақайдгирӣ, таҳлил ва баррасии муроҷиатҳо ва бурдани назорати дахлдор тибқи тартиби пешбининамудаи қонун гузорӣ ва пешниҳоди гузоришҳо вобаста ба иҷрои онҳо;

– омода ва пешниҳод намудани маълумот ва ҳисоботу гузоришҳо ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои дахлдор;

– ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои расмӣ, фарҳангӣ, оммавӣ бо иштироки Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ё муовинони онҳо;

– ба роҳ мондани робитаҳо бо бародаршаҳрҳо ва ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ;

– таъмини коргузориҳои махсуси низоми маҳфидошта, аз ҷумла ҳуҷҷатгузорӣ барои истифодаи хизматӣ пешбинигардида;

– ташкили корҳои илмӣ тадқиқотӣ бо ҷалби олимон ва коршиносон дар асоси шартнома ҳангоми зарурати хизматӣ;

– роҳбарии корхонаҳои ёрирасони тобӣ;

– назорати риояи интизоми меҳнат дар байни кормандон;

– назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои молиявӣ, ки барои дастгоҳ пешбинӣ шудаанд;

– ҳалли дигар масъалаҳо, ки бо фаъолияти Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо алоқаманд мебошанд.

IV. Роҳбари дастгоҳ

18) Роҳбари дастгоҳ:

– роҳбарии умумии фаъолияти дастгоҳро ба зимма дошта, ташкили кор, банақшагирии фаъолият, ҷорӣ намудани низоми мураттаби кор ва назоратро таъмин менамояд;

– ҳамроҳсозии фаъолияти шӯъбаву бахшҳо, кори комиссияҳо ва шӯроҳоро бо мақомоту сохторҳои дахлдор таъмин месозад;

– ба шӯъбаҳо (бахшҳо) ва мутахассисон супоришҳо медиҳад ва иҷрои онҳоро талаб мекунад;

– дар доираи ваколатҳои аз ҷониби Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо вогузошта шартномаҳо, аз ҷумла қарордодҳои меҳнатиро бо кормандони хайати техникӣ ва хизматрасон ба имзо мерасонад;

– лоиҳаи сохтори дастгоҳ ва басти вазифаҳоро аз рӯи сохтор ва лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар доираи муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва барои тасдиқ ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо пешниҳод менамояд;

– фаъолияти мураттаби комиссияҳои доимиву муваққатии Маҷлиси вакилони халқ ва Ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳотро омӯхта, барои таҳияи

хуччатҳои ба баррасии иҷлосия пешниҳодшаванда мусоидат менамояд, онҳоро манзури Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо месозад;

– ҷихати тасдиқ ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо лоиҳаи низомнома дар бораи шӯъбаҳо (бахшҳо) ва дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатии дастгоҳро пешниҳод менамояд;

– тадбирҳои интиҳоб, тарбия ва ҷобачогузори кадрҳоро мутобиқи қонун ҳои амалқунанда, дар мувофиқа бо Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба анҷом мерасонад;

– назорати иҷроии талаботи муқарраргардидаро дар мавриди ҳавасмандгардонӣ, аз ҷумла пешниҳод ба муқофотҳои давлатӣ ва татбиқи ҷазои интизомӣ таъмин мекунад;

– гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии дастгоҳ, санҷиши фаъолияти шӯъба ва бахшҳоро таъмин менамояд;

– барои хизматчиёни давлатии дастгоҳ шароити зарурии меҳнатӣ ва моддию маиширо фароҳам меоварад;

– қабули шаҳрвандонро аз ҷониби Раис ва муовинони ӯ ба роҳ меонад;

– таъмини иҷроии санадҳои Маҷлиси вакилони халқ ва Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин супоришҳои ӯро ташкил ва назорат мекунад;

– машварати назди Раисро ташкил намуда, вақт ва рӯзномаи онро бо Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо мувофиқа месозад;

– хуччатҳои воридотиву содиротӣ, лоиҳаҳои санадҳои Маҷлиси вакилони халқ ва Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳоро баъди ба қайд гирифтани манзури охири мегардонад ва баъди имзои санадҳо инъикоси онҳоро тавассути воситаҳои ахбори оммаи маҳаллӣ ба роҳ меонад;

– дар ҷорабиниҳои протоколии вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо иштирок менамояд, назорати риоя ва иҷроии регламенти дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияро таъмин намуда, дар дастгоҳ омӯзиши мутахассисон ва гузаронидани маҷлиси дастгоҳро ба роҳ меонад.

19) Муовини роҳбари дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе бевосита супоришҳои роҳбари дастгоҳро иҷро намуда, мутобиқи тақсмоти вазифаҳо ва дастурамали мансабӣ барои таъмини шароити корӣ, моддию молиявии хизматчиёни давлатии дастгоҳ масъул мебошад.

V. Шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳ

20) Шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо таҳти

роҳбари Раис, муовинони Раис ва роҳбари дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо фаъолият мекунанд.

21) Шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳро мудирони онҳо, ки бо қарори (амри) Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо тибқи қонунгузори хизмати давлатӣ ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд, роҳбарӣ мекунанд.

22) Ба ҳайати шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳ мансабҳои давлатии хизматчиёни давлатие шомиланд, ки номгуӣ онҳо дар бастаи вазифаҳо аз ҷониби Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо тасдиқгардида пешбинӣ шудаанд.

23) Вазифаҳои асосии шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳ иборатанд аз:

– таъмини фаъолияти Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо;

– таҳлили мутассили фаъолияти сохтору мақомоти дахлдори вилоятӣ, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, мусоидат кардан барои дарёфт ва муайян намудани роҳҳои рушди самаранок, ҳалли масалаҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ ва дар ин замина таҳияи пешниҳодҳо;

– мусоидат барои таъмини ҳамохангсозии фаъолияти мақомот ва сохтори Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо вобаста ба соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, амният ва тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳудудҳои дахлдор;

– таъмини назорати доимии иҷроии қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ ва Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, иҷроии бевоситаи супоришҳои Раис ва роҳбари дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо аз ҷониби мақомот ва сохтори мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ва таҳияи намудани маълумот оид ба натиҷаи иҷроии онҳо;

– таъмини иҷроии нақшаву барнома ва консепсияҳои дахлдор;

– таҳияи маводҳои таҳлилии зарурӣ, пешниҳоди таклифҳо оид ба масъалаҳои таҳти баррасии Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, муовинони онҳо ва роҳбари дастгоҳ қарор дошта;

– таҳия, таҳқиқ ва мувофиқасозии лоиҳаҳои санадҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо;

– мутобиқ ба супориши Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, муовинони онҳо ва роҳбари дастгоҳ таҳияи намудани лоиҳаҳои санадҳои хусусияти ҷаврӣ доштаи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо;

– тибқи тартиби муқарраргардида баррасӣ намудани мактубу дархостҳои шахсони ҳуқуқӣ ва арзу шикоятҳои хаттӣю шифоҳии шаҳрвандон.

24) Шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳ дар фаъолияти худ бо дигар мақомоту сохторҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ вобаста ба масъалаҳои

ба салоҳияти онҳо дохилбуда, машваратҳо гузаронида, тибқи тартиби муқарраргардида санадҳои таҳияшавандаро бо онҳо мувофиқа месозанд.

25) Вазифаҳои шӯъба ва бахш дар низомномаи онҳо, ки аз ҷониби Раис тасдиқ карда мешавад, ба таври мушаххас нишон дода мешаванд.

26) Мудирони шӯъбаи (бахши) дастгоҳ:

– амалисозии вазифаҳои ба зиммаи шӯъба (бахш) вогузорбударо ба роҳ монда, оид ба иҷрои самараноки онҳо масъулияти шахсиро ба зимма дорад;

– тақсимои ӯҳдадорихоӣ мансабиро байни кормандони тобеъ ташкил намуда, интизоми меҳнат, риояи талаботи дастурамал оид ба коргузорӣ дар дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳоро таъмин гардонидани, ба фаъолияти шӯъба (бахш) масъул мебошад;

– тибқи тартиби муқарраргардида маводи заруриро ҷиҳати таҳия ва омада намудани маълумот оид ба масъалаҳои таҳти баррасии Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, муовинони онҳо ва роҳбари дастгоҳ қарордошта аз мақомот ва сохторҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ дастрас менамояд;

– аз натиҷаи баррасии ҳуҷҷатҳои дар шӯъба (бахш) таҳиягардида ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, муовинони онҳо ва роҳбари дастгоҳ ахборот медиҳад;

– дар маҷлисҳо, иҷлосияҳо, машварати назди Раис, ҷорабинию ҷамъ омадҳои мақомот ва сохторҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ оид ба масъалаҳои ба салоҳияти шӯъба (бахш) дохилбуда ширкат меварзад.

27) Хизматчиёни давлатии шӯъба ва бахши дастгоҳ:

– тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар охири сол фаъолияти хизматчиёни давлатӣ мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ баҳогузорӣ мешавад;

– дар асоси дастурамалҳои мансабӣ вазифаҳои ба зиммашон гузошта шударо иҷро менамоянд ва барои иҷрои босифату самараноки онҳо масъуланд;

– тибқи тартиби муқарраргардида дар баррасии масъалаҳои дар доираи ӯҳдадорихоӣ хизматӣ дохилбуда дар маҷлисҳои назди муовинони Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ва роҳбари дастгоҳ, ҷамъомадҳои аз ҷониби мақомот ва сохторҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ, гузаронидашаванда ширкат меварзданд;

– дар доираи ваколати худ бо маводи сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ шинос мешаванд;

– дар ҷорабиниҳои дар доираи нақшаи корӣ гузаронидашаванда иштирок менамоянд.

28) Мудирони шӯъбаҳо, бахшҳо, дигар хизматчиёни давлатии дастгоҳ фаъолияти худро дар асоси дастурамалҳои мансабӣ ба роҳ мемонанд.

Дастурамалҳои мансабиро бо пешниҳоди роҳбари воҳиди сохторӣ Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо тасдиқ менамояд.

**ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

аз 14 ноябри соли 2019, №577

ш. Душанбе

**«Дар бораи ворид намудани иловаҳо ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2011, №115»**

Мутобиқи моддаи 56 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ва моддаи 24 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

Ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2011, №115 «Дар бораи низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раис, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот ва лимити шумораи ниҳони хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

– дар муқаддимаи қарор пас аз калимаҳои «ҳокимияти давлатӣ» калимаҳои «ва моддаи 24 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот”» илова карда шаванд;

– дар банди 1 пас аз рақами «1» аломат ва рақами «1(1)» илова карда шаванд;

– замимаи 1(1) илова карда шавад (замима мегардад).

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Замима
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 3 марти соли 2011, №115

Низомномаи намунавии дастгоҳи ҷамоати шаҳрак ва деҳот
(қарори Ҳукумати ҚТ аз 14.11.2019, №577)

Низомномаи намунавии дастгоҳи ҷамоати шаҳрак ва деҳот (минбаъд – Низомнома) мақсад, вазифа, ташкили фаъолият, сохтор, ваколатҳо ва вазъи ҳуқуқии дастгоҳи ҷамоати шаҳрак ва деҳотро муайян менамояд.

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидора кунии шаҳрак ва деҳот» дастгоҳи ҷамоат сохтори ёрирасон ва таъминкунандаи фаъолияти раис мебошад.

2. Дастгоҳ дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қонунҳои конституционӣ, кодексҳо, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои маҷлисҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, қарору амрҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, қарору супоришҳои ҷамоат, шӯрои ҷамоат, раиси ҷамоат ва ҳамин Низомномаро ба роҳбарӣ мегирад.

2. ДАСТГОҲИ ҶАМОАТ

3. Сохтор, шумораи кормандон ва низомномаи дастгоҳи ҷамоат дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» ва тибқи сохтори намунавии тасдиқгардида дар доираи лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди раиси ҷамоат аз тарафи маҷлиси ҷамоат тасдиқ карда мешаванд.

4. Дастгоҳи ҷамоат бо дар назар доштани шумораи аҳолии ҷамоат аз раиси ҷамоат, муовини (муовинони) раиси ҷамоат, котиби ҷамоат, сармутахассисон, мутахассисони пешбар, нозири мизи харбии бақайдгирӣ ва мутахассисон иборат мебошад.

3. ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ДАСТГОҲ

5. Дастгоҳи ҷамоатро раиси ҷамоат ташкил ва роҳбарӣ менамояд.

6. Таъмини шароити зарурӣ барои аз ҷониби раиси ҷамоат амалӣ намудани ваколатҳоро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот», қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи онҳо, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои маҷлисҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, қарору амрҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, қарорҳои ҷамоат, шӯрои ҷамоат, раиси ҷамоат ва ҳамин Низомнома муқаррар кардааст.

7. Дар дастгоҳи ҷамоат тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» муовини (муовинони) раис ва котиби ҷамоат бо пешниҳоди раиси ҷамоат дар маҷлиси ҷамоат аз ҳайати вакилони он бо тарафдорӣ аксарияти шумораи умумии вакилон интихоб ва озод карда мешаванд.

8. Сармутахассисон, мутахассисони пешбар, нозири мизи ҳарбии бақайдгирӣ, мутахассисони ҷамоат дар асоси озмун ва қарорҳои раиси ҷамоат таъин карда мешаванд.

9. Хизматчиёни давлатии дастгоҳи ҷамоат фаъолияти худро дар асоси дастурамали мансабӣ ба роҳ мемонанд.

10. Дастурамали мансабӣ тибқи тартиби муқарраршуда таҳия гардида, аз ҷониби раиси ҷамоат тасдиқ карда мешавад.

11. Бастанӣ шартномаи меҳнатӣ бо хизматчиёни давлатии дастгоҳ ва қарорҳои раиси ҷамоат тасдиқ карда мешавад.

4. МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ ДАСТГОҲИ ҶАМОАТ

12. Дастгоҳи ҷамоат бо мақсади таъминоти иттилоотӣ таҳлилӣ, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникий фаъолияти ҷамоат ташкил карда мешавад.

13. Вазифаҳои дастгоҳи ҷамоат аз инҳо иборатанд:

– таъминоти иттилоотӣ таҳлилӣ, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникий ҷамоат;

– таҳияи лоиҳаи қарорҳои ҷамоат ё, шӯрои ҷамоат ва раиси ҷамоат;

– омода намудани маърузаҳо, ҳисоботи раиси ҷамоат ва масъалаҳои дар ҷамоат муҳоқимашаванда;

– мусоидат намудан дар амалигардонии қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи онҳо, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои маҷлисҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, қарору амрҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, қарорҳои ҷамоат, шӯрои ҷамоат, раиси ҷамоат, ки ба ғаёлияти мақомоти худидорақунӣ дар шаҳру ноҳияҳо дахл доранд;

– омода намудани ҷаласаҳои назди раиси ҷамоат ва воҳӯрию маҷлисҳои дигар, инчунин таъмини баргузориҳои онҳо;

– тибқи тартиби муқарраргардида ташкил ва пешбурди ҳуҷҷат-гузорӣ, ба расмӣ даровардани қарорҳо, инчунин ба маълумоти иҷроқунандагон расонидани дастуру супоришҳои раиси ҷамоат ва назорати иҷроҳои онҳо;

– омода кардани нақшаҳои ғаёлияти нимсола ва солони ҷамоат ва барои тасдиқ пешниҳод намудани онҳо ба раиси ҷамоат;

– мусоидат барои дар сатҳи зарурӣ ташкил ва гузаронидани ҷорабиниҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ;

– ҳамроҳсозии ғаёлияти ташкилотҳои худғаёлиятқунандаи ҷамъиятӣ дар ҳудуди шаҳрак ё деҳот;

– ташкили қабули шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, бақайдгирӣ, таҳлил, баррасӣ ва пешбурди назорати доимӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои амалқунанда;

– омода ва пешниҳод намудани маълумотнома ва ҳисобот ба мақомоти дахлдор;

– ташкил ва гузаронидани ҷорабиниҳои расмӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва оммавӣ дар ҳудуди шаҳрак ё деҳот дар мувофиқа бо мақомоти дахлдор;

– ба роҳ мондани робита ва ҳамкориҳо бо ташкилотҳои байнал-милалӣ ва минтақавӣ дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдори давлатӣ;

– назорати риояи интизоми меҳнат дар байни хизматчиёни давлатӣ ва қарордони дигар;

– назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои молиявӣ, ки барои нигоҳдориҳои дастгоҳи ҷамоат пешбинӣ шудаанд;

– мусоидат дар ташкили комиссияҳои интиҳоботӣ, баргузориҳои интиҳобот ва раёйпурсӣ;

– ҳалли масъалаҳои дигари марбут ба ғаёлияти ҷамоат.

5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

14. Молу мулки ба дастгоҳи ҷамоат вобасташуда моликияти ҷамоати шаҳрак ва деҳот ба ҳисоб рафта, тақсимнашаванда мебошад.

15. Маблағгузориҳои хароҷоти нигоҳдориҳои дастгоҳи ҷамоат аз ҳисоби маблағҳои бучети пешбинишудаи шаҳрак ва деҳот ва манбаҳои дигари молиявӣ бо қонунгузорӣ пешбиникардашуда анҷом дода мешавад.

16. Тағйиру иловаҳо ба низомномаи дастгоҳи ҷамоати шаҳрак ва деҳот тибқи тартиби муқарраршуда бо қарори маҷлиси ҷамоат ворид карда мешаванд.

ҚАРОРИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 2 июни соли 2011, № 266

ш. Душанбе

«Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои таҳия ва амалӣ намудани фармоиши давлатӣ оид ба тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ ва тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишкадаи тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Мутобиқи моддаҳои 8 ва 19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» бо мақсади амалигардонии таҳсили хизматчиёни давлатӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ дар ин самт Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1) Қоидаҳои таҳия ва амалӣ намудани фармоиши давлатӣ оид ба тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ ва тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишкадаи тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шаванд (замима мегарданд).

2) Мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот иҷрои Қоидаҳои мазкурро таъмин намоянд.

3) Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар нишондиҳандаҳои дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағхоро барои таҳсили хизматчиёни давлатӣ дар асоси пешниҳоди Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намоянд.

4) Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба назорат ва иҷрои Қоидаҳои мазкур ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол ҳисобот пешниҳод намояд.

5) Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2003, №514 «Дар бораи Стандарти давлатии таҳсилоти иловагии касбии (тақмили ихтисос ва бозомӯзии касбӣ) хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит доништа шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Замима
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 2 юни соли 2011, № 266
тасдиқ шудааст

Қоидаҳои таҳия ва амалӣ намудани фармоиши давлатӣ оид ба тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

I. Муқарроти умумӣ

1) Қоидаҳои таҳия ва амалӣ намудани фармоиши давлатӣ оид ба тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Қоидаҳо) мутобиқи моддаҳои 8 ва 19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" таҳия гардида, механизми амалигардонии таҳсили хизматчиёни давлатиро танзим менамоянд.

2) Таҳсили хизматчиёни давлатиро Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - муассисаи давлатии таҳсилоти хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа ва иҷозатномаи мақоми дахлдор амалӣ менамояд.

3) Қоидаҳои мазкур нисбат ба дигар муассисаҳо ва марказҳои таҳсилоти азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисос татбиқ намегарданд.

II. Мафҳумҳои асосӣ дар самти таҳсили хизматчиёни давлатӣ

4) Дар Қоидаҳои мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- Фармоиши давлатӣ оид ба тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати танзимкунандаи муносибати байни "Фармоишгар" - мақомоти давлатӣ ва "Иҷрокунанда" - муассисаи давлатии таҳсилоти хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба таҳсили хизматчиёни давлатӣ;

- тайёркунии касбии хизматчиёни давлатӣ - раванди таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз

муассисаи олии таълимӣ бо мақсади гирифтани таҳсилот дар соҳаи идоракунии давлатӣ;

- азнавтайёркунии хизматчиёни давлатӣ - таҳсили хизматчиёни давлатӣ бо мақсади гирифтани донишҳои иловагии касбӣ барои иҷрои фаъолияти касбӣ ё вобаста ба болоравии мансабӣ аз рӯи барномаҳои таълимии таҳсили иловагии касбӣ;

- такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ - раванди кӯтоҳмуддати таҳсили хизматчиёни давлатӣ бо мақсади фарогирии донишҳои нави назариявӣ ва амалӣ, такмили маҳорат ва малакаи касбӣ тибқи талаботи таҳассусӣ барои иҷрои босифат ва саривақтии вазифаҳои мансабӣ;

- таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатӣ - раванди истифодаи амалии донишҳои назариявӣ ва пайдо намудани маҳорату малакаи касбӣ бо роҳи шиносшавӣ ва иштирок дар фаъолияти ҷорӣ мақомот ё ташкилот.

III. Сохтор ва тартиби ташкили таҳсили хизматчиёни давлатӣ

5) Таҳсили хизматчиёни давлатӣ имтиёзи давлатӣ буда, дар муассисаи давлатии таҳсилоти хизматчиёни давлатӣ ба роҳ монда мешавад. Мувофиқи зарурат хизматчиёни давлатӣ дар се сол як маротиба ба таҳсил (ҳатман ба такмили ихтисос) фаро гирифта мешавад.

6) Шаклҳои таҳсили хизматчиёни давлатӣ ҳамчун таҳсилоти иловагӣ арзёбӣ гардида, аз чунин меъёрҳо иборат аст:

- тайёркунии касбии хизматчиёни давлатӣ аз рӯи самтҳои идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар муассисаҳои таълимии ҷумҳуриявӣ ва хоричӣ;

- курсҳои магистратура барои хизматчиёни давлатии мақомоти давлатӣ дар назди муассисаи давлатии таҳсилоти хизматчиёни давлатӣ ба мӯҳлати то ду сол берун аз кори асосӣ;

- курсҳои азнавтайёркунии хизматчиёни давлатӣ дар муассисаи таълимии хизматчиёни давлатӣ дар ҳаҷми аз 136 то 500 соат берун аз кори асосӣ;

- курсҳои такмили ихтисос дар ҳаҷми аз 24 то 136 соат.

7) Муассисаи таълимӣ аз рӯи натиҷаи хатми таҳсили иловагии касбии хизматчиёни давлатӣ бо дарназардошти шаклҳои таҳсили дар Қоидаҳои мазкур пешбинишуда ҳуҷҷатҳои давлатии намунаҳои зеринро медиҳад:

- диплом дар бораи хатми тайёркунии касбӣ дар асоси таҳсили дарозмӯҳлат;

- диплом дар бораи хатми магистратура;

- шаҳодатнома дар бораи хатми курсҳои азнавтэйёркунӣ дар ҳаҷми аз 136 то 500 соат;

- гувоҳнома дар бораи хатми курси такмили ихтисос дар ҳаҷми аз 24 то 136 соат.

IV. Тартиби таҳия ва амалӣ намудани фармоиши давлатӣ

8) Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дарҳости мақомоти давлатӣ фармоиши давлатӣ оид ба тэйёркунии касбӣ, азнавтэйёркунӣ ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатиро таҳия карда, барои ба нақша гирифтани дар нишондиҳандаҳои дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

9) Фармоиши давлатӣ дар нишондиҳандаҳои дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои оянда бо нишон додани номгӯи барномаҳои таълимӣ, шумораи хизматчиёни давлатӣ аз рӯи категория ва мансаби онҳо, ҳаҷми маблағҳо пешбинӣ карда мешавад.

10) Маблағгузорӣ ҷиҳати амалӣ намудани фармоиши давлатӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва ҷалби маблағҳои, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, сурат мегирад.

V. Талабот ба барномаҳои таълимии хизматчиёни давлатӣ

11) Муассисаи давлатии таҳсилоти хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои таълимиро барои хизматчиёни давлатӣ таҳия ва амалӣ менамояд.

12) Барномаҳои таълимӣ аз рӯи хусусияти зинаҳои таҳсил, давомкокии таҳсил ва категорияҳои мансабҳои давлатӣ таҳия карда мешаванд.

13) Барномаҳои таҳсили хизматчиёни давлатӣ, бо дарназардошти таҷрибаи ҷаҳонии ташкили хизмати давлатӣ, бояд ҳолати муосир ва дурнамои илм, техника ва технология, соҳаҳои ҳуқуқ ва сиёсат, иқтисодиёт ва фарҳангро ифода намоянд.

VI. Муқаррароти хотимаӣ

14) Шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ барои иҷро нагардидани фармоиши давлатӣ ва ба таҳсил фаро нагирифтани хизматчиёни давлатӣ масъул мебошанд.

15) Санҷиши иҷрои Қоидаҳои мазкур аз ҷониби мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ гузаронида мешавад.

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 4 сентябри соли 2014, №579

ш. Душанбе

«Дар бораи Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ»

Мутобиқи моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо мақсади танзими фаъолияти воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеъро мутобиқи Дастури методии мазкур таҳия ва тасдиқ намоянд.

3. Назорати иҷрои Қарори мазкур ба зиммаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон воғузур карда шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

**Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи
марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи
мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ**

1. Муқаддима

1. Мутобиқи моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои таъмини фаъолияти мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани ваколатҳои он дастгоҳи марказии мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ (минбаъд – дастгоҳи марказӣ) таъсис дода мешавад.

2. Воҳидҳои сохтории дастгоҳ ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба функсия, ваколат ва шумораи ниҳоми кормандон метавонанд дар шакли зерин ташкил карда шаванд:

- сарраёсат;
- раёсат;
- шӯъба;
- бахш.

3. Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ шахси ҳуқуқӣ ба ҳисоб нарафта, ҳамчун воҳидҳои ташкилию иҷроия, таъминкунанда ва батанзимдароварандаи фаъолияти дастгоҳи марказӣ буда, қисми таркибии ҷудонашавандаи он ба ҳисоб меравад.

4. Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ (минбаъд – Дастури методӣ) қоидаҳои ягонаи таҳияи низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории он, воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ (минбаъд – низомномаи дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ), тартиби фаъолият, меъёрҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ, вазифаҳо, функсияҳои онҳоро муайян менамояд.

5. Мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохториро бо риояи талаботи Дастури методии мазкур таҳия мекунад.

**2. Тартиби таҳия ва барасмиятдарории низомномаҳои
дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ**

6. Низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ҳуҷҷати асосии муайянкунандаи

тартиби ташкили фаъолияти дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ, вазифаю функсияҳо, ҳуқуқӣ ва масъулияти онҳо мебошад.

7. Низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ дар асоси Консти тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Низомномаи мақоми давлатӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти хусусиятҳои хоси фаъолият таҳия карда мешаванд.

8. Дар низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ бояд тақсимои вазифаю функсияҳои барои мақоми давлатӣ муқарраршуда мақсаднок пешбинӣ карда шаванд.

9. Лоихаи Низомномаи дастгоҳи марказӣ аз ҷониби хадамоти кадрӣ, низомномаҳои воҳидҳои сохторӣ бошанд, аз ҷониби роҳбарони бевоситаи онҳо дар мувофиқа бо ҳуқуқшинос, хадамоти кадрӣ, муовинони дахлдори роҳбари мақоми давлатӣ таҳия шуда, барои тасдиқ ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод карда мешавад.

Роҳбарони мақомоти давлатӣ мувофиқан бо фармоиши (қарори) худ низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохториро тасдиқ менамоянд.

10. Дар қисми болоии тарафи рости саҳифаи якуми низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ дарҷ карда мешавад: Бо фармоиши (қарори) вазири/раиси/директори/сардори (номи пурраи мақоми давлатӣ нишон дода мешавад) аз _____ соли 20__ № _____ тасдиқ шудааст.

11. Дар мобайни саҳифаи якум навишта мешавад: Низомномаи дастгоҳи марказӣ/ сарраёсати/ раёсати/ шӯъбаи/ бахши дастгоҳи марказии/ вазорати/ кумитаи давлатии/ кумитаи/ агентии/ хадамоти/ саридораи (номи пурраи мақоми давлатии дахлдор).

12. Дар Низомнома бобҳо ва бандҳо пешбинӣ гардида, вазифа ва функсияҳо дар доираи фаъолияти мақоми давлатӣ, воҳидҳои сохтории он бе такрорёбии вазифаю функсияҳои дигар воҳидҳои сохторӣ, мушаххас, тавре нишон дода мешаванд, ки татбиқи онҳо имконпазир мебошад.

13. Бобҳои Низомнома бояд тартиби амалигардонии роҳбарӣ ба дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохторӣ, робита бо дигар воҳидҳои сохторӣ, мақомоти давлатӣ, муассиса ва ташкилоту корхона, масъалаҳои ташкилӣ, ҳуҷжатгузорӣ, назорат ва санҷишро дар бар гиранд.

14. Бо низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ бояд ҳамаи хизматчиёни давлатӣ, ҳайати техникӣ ва хизматрасон шинос карда шаванд.

15. Низомномаҳо дар ду нусха тартиб дода шуда, як нусха дар воҳиди сохторӣ ва хадамоти кадрӣ нигоҳ дошта мешаванд.

16. Роҳбарии методӣ оид ба таҳия, назорати саривақтии аз нав дида баромадани низомномаҳоро хадамоти кадрӣ мақоми давлатӣ анҷом медиҳад.

17. Аз нав баррасӣ ва тасдиқ намудани низомномаҳо ҳангоми таҷдиди сохтори идора, дигар шудани вазифаю функсияҳо, азнавтақсимкунии ўҳдадорихои мансабӣ байни хизматчиёни давлатӣ ба амал бароварда мешавад.

3. Талабот ба сохтор ва мазмуни низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ

18. Низомномаи дастгоҳи марказӣ аз бобҳои 1. Муқаррароти умумӣ, 2. Сохтор ва тартиби ташкили дастгоҳи марказӣ, 3. Вазифаҳо ва функсияҳои асосии дастгоҳи марказӣ, 4. Ҳуқуқҳои роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ, 5. Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ ва 6. Муқаррароти хотимаӣ иборат мебошад.

19. Боби 1 «Муқаррароти умумӣ» чунин бандҳоро дар бар мегирад:
– Низомномаи дастгоҳи марказӣ (номи мақоми давлатӣ мушаххас нишон дода мешавад) (минбаъд – Низомнома) дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, вазъи ҳуқуқӣ, ташкилӣ, сохтор, вазифаҳо, функсияҳо, тартиби фаъолияти дастгоҳи марказиро (номи пурраи мақоми давлатӣ) (минбаъд – дастгоҳ) муайян намуда, масъалаҳои умумиро вобаста ба фаъолияти дастгоҳи марказӣ ба танзим мебарорад;

– мутобики моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дастгоҳи марказӣ таъминоти ҳуқуқӣ, ташкилӣ, илмию таҳлилӣ, иттилоотӣ ва дигар намудҳои таъмини фаъолиятро амалӣ менамояд;

– дастгоҳи марказӣ дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои ҳайати мушовара, инчунин Низомномаи мазкурро ба асос ва роҳбарӣ мегирад;

– дастгоҳи марказӣ дорои моликияти дахлдор, ки барои амалигардонии фаъолияти он пешбинӣ шудаанд, мебошад;

– маблағгузори дастгоҳи марказӣ аз ҳисоби маблағҳои бучети ҷумҳуриявӣ, ки дар Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли дахлдор бо сатри алоҳида нишон дода мешавад, инчунин аз ҳисоби

маблағҳои тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда, сурат мегирад;

– дастгоҳи марказӣ шахси ҳуқуқӣ буда, мӯҳр бо тасвири Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ бо забони давлатӣ ва дигар мӯҳр, штамп ва варақаҳои (бланкаҳои) намунаи муқарраргардида дорад ва аз суратҳисоби Сарраёсати хазинадорӣ марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасонӣ карда мешавад.

20. Дар боби 2 «Соҳтор ва тартиби ташкили дастгоҳи марказӣ» бандҳои зерин пешбинӣ карда мешаванд:

– Низомномаи дастгоҳи марказӣ, соҳтор ва басти воҳидҳои корӣ-ро дар доираи лимити шумораи хизматчиёни давлатӣ, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ӯ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқ мекунад;

– дастгоҳи марказӣ аз роҳбарият, воҳидҳои соҳторӣ (номи воҳидҳои соҳторӣ мушаххас нишон дода мешаванд) ва мутахассисон иборат мебошад;

– роҳбарияти воҳидҳои соҳторӣ, муовинони онҳо, сармутахассисон, мутахассисони пешбар, мутахассисон тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд;

– бастанӣ қарордоди (шартномаи) меҳнатӣ бо хизматчиёни давлатӣ ва кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасон тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад;

– шартҳои пардохти музди меҳнат, суғуртаи иҷтимоии давлатӣ, таъминоти моддию техникӣ, тиббӣ, иҷтимоию маишӣ, нафақа ва таъминоти дигари хизматчиёни давлатӣ, кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасони дастгоҳи марказӣ бо тартиби пешбининамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегарданд.

21. Дар боби 3 «Вазифаҳо ва функсияҳои асосии дастгоҳи марказӣ» бандҳои оид ба амалӣ намудани ваколатҳои тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва Низомномаи мазкур муқарраршуда, таъминоти иттилоотӣ таҳлилий, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникӣ фаъолияти роҳбари мақоми давлатӣ, дигар вазифаҳо, ки аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ ба зиммаи воҳидҳои соҳторӣ дастгоҳи марказӣ вогузошта мешаванд, ташкили ҳуҷжатгузорӣ, назорат, мусоидат ба ҳамроҳангсозии фаъолияти мақоми давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилоту корхонаҳо, иҷрои қонунгузори хизмати давлатӣ, таҳсили кадрҳо, қабули шахрвандон, ба роҳ мондани ҳамкориҳои байналмилалӣ, назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои молиявӣ, ҳалли дигар масъалаҳо, ки

бо фаъолияти роҳбари мақоми давлатӣ алоқаманд мебошанд, пешбинӣ карда мешаванд.

22. Боби 4 «Ҳуқуқҳои роҳбарони воҳидҳои сохтори дастгоҳи марказӣ» номгузорӣ шуда, бо чунин мазмун пешбинӣ карда мешавад: Роҳбарони воҳидҳои сохтори дастгоҳи марказӣ ҳуқуқ доранд:

– аз мақомоти давлатӣ, ташкилоту корхонаҳо ва дигар ташкилотҳо дар доираи ваколат оид ба масъалаҳои соҳа тибқи тартиби муқарраргардида маълумот дархост намоянд;

– бо тартаби муқарраргардида кормандонро барои иҷрои вазифаҳо, ки ба зиммаи воҳидҳои сохторӣ вогузошта шудааст, аз ҷумла гузаронидани мониторинг, санҷиш, ҷамъбасти ҳисобот ҷалб намоянд;

– бо тартиби муқарраргардида машварату семинарҳо ва вохӯриҳо ташкил кунанд, инчунин дар машваратҳо, ки роҳбарият ва мақомоти давлатӣ мегузаронанд, иштирок намоянд.

Роҳбарони воҳидҳои сохтори дастгоҳи марказӣ дорой дигар ҳуқуқҳои пешбининамудай санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

23. Боби 5 «Воҳидҳои сохтори дастгоҳи марказӣ» номгузорӣ шуда, бо чунин мазмун таҳия мешавад:

– воҳидҳои сохтори дастгоҳи марказӣ таҳти роҳбарии роҳбари мақоми давлатӣ, муовинони ӯ фаъолият мекунанд. Вазъи ҳуқуқӣ, ташкилӣ, сохтор, функция, вазифа, тартиби фаъолияти воҳидҳои сохторӣ дар низомномаҳои онҳо пешбинӣ карда мешаванд.

24. Боби 6 «Муқаррароти хотимаӣ» бо чунин мазмун пешниҳод карда мешавад:

– масъалаҳои вобаста ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Низомномаи дастгоҳи марказӣ тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.

25. Низомномаҳои воҳидҳои сохтори дастгоҳи марказӣ аз бобҳои

1. Муқаррароти умумӣ, 2. Сохтор ва тартиби ташкили сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад), 3. Вазифаҳо ва функцияҳои асосии сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш, 4. Ҳуқуқҳои сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш ва 5. Муқаррароти хотимаӣ иборат мебошанд.

26. Дар боби 1 «Муқаррароти умумӣ» чунин бандҳо пешбинӣ мешаванд:

– Низомномаи сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахши (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад) (минбаъд – низомнома) дар асоси Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, вазъи ҳуқуқӣ, ташкилӣ, сохтор, функсия, вазифа, тартиби фаъолияти сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахши (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад) муайян намуда, масъалаҳои умумиро вобаста ба фаъолияти воҳидҳои сохторӣ ба танзим мебарорад;

– Сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш воҳиди сохтории мақоми давлатӣ буда, дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, қонунҳои конституционӣ, кодексҳо, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагонии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагонии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои ҳайати мушовара, инчунин Низомномаи мазкурро ба асос ва роҳбарӣ мегирад;

– Сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш таҳти роҳбарии вазир / раис / директор / сардор (номи мансаб ва мақоми давлатӣ), муовинони ӯ фаъолият мекунад;

– Сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахшро сардор / мудири сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш, ки тибқи қонунгузори хизмати давлатӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд, роҳбарӣ мекунад;

– ба ҳайати сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ шомиланд, ки номгуӣ онҳо дар басти вазифаҳо, ки аз ҷониби вазир / раис / директор / сардор (номи мансаб) тасдиқ гардидаанд, пешбинӣ шудаанд;

– Сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш дар фаъолияти худ бо дигар мақомоти давлатӣ, ташкилоту корхонаҳо вобаста ба масъалаҳои ба салоҳияти он дахлдошта ҳамкорӣ намуда, тибқи тартиби муқарраргардида лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқиро бо онҳо мувофиқа мекунад;

– Сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш шахси ҳуқуқӣ набуда, ҳамчун воҳиди ташкилию иҷроия таъминкунанда ва танзимкунандаи фаъолияти мақоми давлатӣ мебошад.

27. Боби 2 «Сохтор ва тартиби ташкили сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш» (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад) номгузорӣ шуда, аз бандҳои зерин иборат мебошад:

– Низомномаи сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш, сохтор ва басти воҳидҳои кориро дар доираи лимити шумораи хизматчиёни давлатӣ, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, роҳбари мақоми давлатӣ (номи мансаби роҳбар ва мақоми давлатӣ) тасдиқ мекунад;

– Сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш аз роҳбарият, сармутахассисон, мутахассисони пешбар, мутахассисон (аз рӯи чадвали воҳидҳои корӣ) иборат мебошад;

– муовинони сардори / сарраёсат / раёсат / шӯъба / мудирӣ / бахш, сармутахассисон, мутахассисони пешбар, мутахассисон тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд;

– бастанӣ қарордодӣ (шартномаӣ) меҳнатӣ бо хизматчиёни давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад;

– шартҳои пардохти музди меҳнат, суғуртаи иҷтимоӣ давлатӣ, таъминоти моддию техникаӣ, тиббӣ, иҷтимоӣ маишӣ, нафақа ва таъминоти дигари хизматчиёни давлатӣ, кормандони техникаӣ ва ҳайати хизматрасон бо тартиби пешбининамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегарданд.

28. Боби 3 «Вазифаҳо ва функцияҳои асосии сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш» (номи мушахаси воҳиди сохторӣ) номгузорӣ шуда, бандҳои дахлдорро оид ба таъминоти иттилоотӣ таҳлилӣ, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникаӣ фаъолияти роҳбари мақоми давлатӣ, назорати иҷроӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, таъмини иҷроӣ нақшау барнома ва концепсияҳои дахлдор, таҳия ва мувофиқасозии лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор, баррасӣ намудани мактубу дархостҳои шахсонӣ ҳуқуқӣ ва арзу шикоятҳои хаттӣ шифоҳӣ шахрвандон, коргузорӣ дар бар мегирад.

Дар ин боб бо мақсади иҷроӣ вазифаҳои пешбинигардида функцияҳои зерин низ пешбинӣ карда мешаванд:

– ташкили таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии роҳбари мақоми давлатӣ;

– омода намудани маърузаҳо, ҳисоботи роҳбари мақоми давлатӣ ва масъалаҳои муҳокимашаванда дар маҷлисҳои ҳайати мушовара ва дигар чамъомаду чорабиниҳо;

– иштирок дар таҳия ва пешниҳоди лоиҳаҳои қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор;

– тибқи тартиби муқарраргардида ташкил намудани ҳуҷжатгузорӣ, ба расмият даровардани санадҳо, инчунин расонидани дастуру супоришҳои роҳбари мақоми давлатӣ ба иҷроқунандагон ва шахсонӣ мансабдори масъул, назорати иҷроӣ онҳо;

– тибқи тартиби муқарраргардида таҳия ва барои тасдиқ ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод намудани нақшаҳои корӣ (фаъолияти) солона, нимсола ва семоҳа;

– таҳлил ва чамъбасти нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии соҳаи дахлдор;

– мусоидат барои ташкилу баргузорию чорабиниҳои дахлдори соҳа;

– омода ва пешниҳоди маълумот ва ҳисоботу гузоришҳо ба мақомотиболой;

– назорати риояи интизоми меҳнат дар воҳиди сохторӣ.

Эзоҳ: дар боби мазкур ҳамчунин вазифа ва функцияҳои мушаххас, ки ба фаъолияти сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш дахл доранд, бе такрор кардани функцияҳои дигар воҳидҳои қорӣҳатман пешбинӣ карда мешаванд.

29. Боби 4 «Ҳуқуқҳои сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш» бо чунин мазмун пешбинӣ мешаванд:

Сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш ҳуқуқ дорад (номи мушаххаси воҳиди сохторӣ):

– аз роҳбарони воҳидҳои сохторӣ ва хизматчиёни мақоми давлатӣ, сохторҳои системаи он оид ба масъалаҳои вобаста ба салоҳияти соҳа мутобиқи тартиби муқарраргардида маълумот дархост намояд;

– бо тартиби муқарраргардида қорандонро дар мувофиқа бо роҳбари мақоми давлатӣ барои иҷрои вазифаҳое, ки ба зиммаи воҳидҳои сохтории дастгоҳ вогузошта шудааст, аз ҷумла гузаронидани мониторинг, санҷиш, чамъбасти ҳисобот, ҷалб намояд;

– бо тартиби муқарраргардида машварату семинарҳо ташкил намояд, инчунин дар машваратҳое, ки роҳбарият ва дигар мақомоти давлатӣ мегузаронанд, иштирок намояд;

Сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш дорои дигар ҳуқуқҳои пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

30. Боби 5 «Муқаррароти хотимаӣ» бо чунин мазмун ифода меёбад:

– Ҳуқуқу ӯҳдадорихо, масъулияти сардори / сарраёсат / раёсат / шӯъба / мудирӣ / бахш (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад) ва хизматчиёни давлатӣ дар дастурамалҳои мансабӣ, ки аз ҷониби вазир / раис / директор / сардор тасдиқ карда мешаванд, пешбинӣ мегарданд.

31. Масъалаҳои вобаста ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба низомномаи сарраёсат / раёсат / шӯъба / бахш тибқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 31 октябри соли 2014, №694

ш. Душанбе

**«Дар бораи Тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод
намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти
ичроияи марказии ҳокимияти давлатӣ»**

Мутобиқи моддаи 20¹ Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» ва бо мақсади мушаххас намудани функсияҳои интихобу чобачогузории кадрҳо, танзими раванди ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Вазорату идораҳо, раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо:

– зимни интихоб, чобачогузорӣ, ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ Тартиби мазкурро қатъиян риоя намоянд;

– оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ чиҳати мутобиқ намудани онҳо ба талаботи Тартиби мазкур ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тақлиф пешниҳод намоянд.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 31 октябри соли 2014, №694
тасдиқ шудааст

**Тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод
намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти
ичроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
(Бо тағйири иловаҳо аз 24.07.2020, № 415)**

1. Муқаррароти умумӣ

1. Тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ (мин-баъд – Тартиб) мувофиқи моддаи 20⁽¹⁾ Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» таҳия гардида, расмиёти баррасии масъалаҳои ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо муайян менамояд.

2. Амали тартиби мазкур нисбати расмиёти ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии соҳаи маориф, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳарбӣ, мубориза бар зидди коррупсия, судьяҳо, прокурорҳо, иҷроии ҷазои ҷиноятӣ, иҷроияи суд, идораҳои нотариалӣ, мақомоти андоз ва гумрук татбиқ намегардад (аз 24.07.2020, №415).

3. Ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои давлатӣ, ки дар номгуӣ ташкилотҳои системаи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ шудаанд, тибқи талаботи қонунгузории соҳавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешавад:

**2. Раванди баррасии масъалаҳои ба вазифа таъин
намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти
ичроияи марказии ҳокимияти давлатӣ**

4. Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, ки аз ҳисоби бучети маҳаллӣ маблағгузорӣ мегарданд, бо розигии хаттии роҳбарони мақомоти зикргардида мувофиқан аз тарафи раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ба вазифа таъин шуда, қарор дар бораи таъин намудани онҳо барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод карда мешавад (замимаи 1).

5. Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, ки аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мегарданд, мувофиқан аз тарафи роҳбарони мақомоти мазкур бо розигии хаттии раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ба вазифа таъин шуда, қарор дар бораи таъин намудани онҳо барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод карда мешавад (замимаи 2).

6. Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба гузаронидани озмун ба вазифа таъин карда мешаванд.

7. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ номзадро ба мансаби холии маъмурии хизмати давлатӣ аз захираи кадрҳои мансаби дахлдор интиҳоб менамоянд. Дар сурати набудани кадри захира ё мувофиқат накардани номзад ба талаботи таҳассусӣ номзади дигар пешбарӣ карда мешавад.

8. Номзад бояд дар доираи қонунгузории хизмати давлатӣ пешбарӣ шуда, дорои таҳсилоти олии собиқани умумӣ ва хизмати давлатии ба талаботи таҳассусӣ мувофиқ ва малакаи қор бо технологияи иттилоотӣ бошад.

9. Номзади пешбарӣшаванда мувофиқан ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатии дахлдор ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамояд:

- ариза ба унвони роҳбари мақомоти давлатии дахлдор (замимаи 3);
- варақаи шахсии баҳисобгирии кадрҳо (бо 2 дона сурати 4х6);
- тарҷумаи ҳол;
- нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот;
- нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ;
- нусхаи шиноснома;
- маълумот аз мақомоти дахлдори андоз оид ба даромад ва вазъи молумулкии хизматчиӣ давлатӣ;
- маълумоти тиббӣ дар бораи вазъи саломатӣ;
- тавсифнома аз ҷои кори охирин;
- ҳуҷҷатҳои дигаре, ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд.

10. Омӯзиши ҳуҷҷатҳо ва санчиши маълумоти пешниҳоднамудаи номзад мувофиқан дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи тартиби пешбининамудаи қонунгузории хизмати давлатӣ ва соҳавӣ аз тарафи хадамоти кадрӣ анҷом дода мешавад.

11. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва муовинони соҳавии онҳо бо номзад сӯҳбат гузаронида, ҳуҷҷатҳои ӯро бо мактуби ташреҳӣ ва варақаи сӯҳбат

ба роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатии дахлдор барои гирифтани розигии хаттӣ пешниҳод менамоянд (замимаи 4).

12. Роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ва муовинони соҳавии онҳо низ бо номзад сӯҳбат доир намуда, ҳуччатҳои ӯро бо мактуби ташреҳӣ ва варақаи сӯҳбат ба раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои дахлдор барои гирифтани розигии хаттӣ пешниҳод менамоянд (замимаи 5).

13. Мактуби ташреҳии раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ бояд маълумотро дар бораи собиқаи умумии меҳнатӣ, доштани донишҳои касбии ба вазифаи пешниҳодшаванда мувофиқ, малакаи кор бо технологияи иттилоотӣ, идоракунии маҳорати роҳбарӣ, сифатҳои ахлоқӣ, ташаббускорӣ ва масъулиятшиносии номзад дар бар гирад.

14. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар давоми даҳ рӯзи корӣ розигии хаттии худро барои ба вазифа таъин намудани номзоди пешниҳодгардида медиҳанд.

15. Агар баррасии ҳуччатҳои номзад дар мӯҳлати муқарраршуда аз ҷониби раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ бо сабабҳои узрнок (беморӣ, дар руҳсатии меҳнатӣ ва ё сафари хизматӣ будан) имконнопазир бошад, онҳо бояд ҳамдигарро то ба охир расидани мӯҳлати дар банди 14 Тартиб пешбинишуда хабардор намоянд.

16. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар сурати норозӣ будан ба номзоди пешниҳодшуда бо далелҳои асоснок (мутобиқат накардани номзад ба талаботи таҳассусӣ ва Қонунгузорӣ) ҳуччатҳои номзадро дар муддати даҳ рӯзи корӣ бо мактуб ба ҷониби дахлдор пас мегардонанд.

17. Дар сурати асоснок будани далелҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба ҷавобгӯ набудани номзад ба талаботи таҳассусӣ ва қонунгузорӣ роҳбарони мақомоти дахлдор вазифадоранд бо дарназардошти талаботи Тартиби мазкур номзоди дигарро барои таъин кардан ба вазифа пешниҳод намоянд.

18. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ бо қарори (фармоиши) худ номзаддеро, ки барои ба вазифа таъин намудани ӯ розигии хаттӣ дода шудааст, дар мӯҳлати 5 рӯзи

корӣ ба вазифа таъин намуда, қарори (фармоиши) худро барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод менамоянд.

3. Раванди баррасии масъалаҳои аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти ичроияи марказии ҳокимияти давлатӣ

19. Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, ки аз ҳисоби бучети маҳаллӣ маблағгузорӣ мешаванд, бо розигии хаттии роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ аз тарафи раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо аз вазифа озод карда шуда, Қарор дар бораи озод намудани онҳо барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод карда мешавад.

20. Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, ки аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мешаванд, мувофиқан бо розигии хаттии раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо аз ҷониби роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ аз вазифа озод карда шуда, қарор (фармоиш) дар бораи озод намудани онҳо барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод карда мешавад.

21. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо барои аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба роҳбарони мақомоти марказӣ бо мактуби расмӣ муроҷиат менамоянд. Талаботи мазкур дар мавриди аз тарафи роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти зикргардида низ татбиқ мегардад.

22. Роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо дар давоми даҳ рӯзи корӣ дар хусуси аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ розигии хаттӣ медиҳанд.

23. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар сурати норозӣ будан барои аз вазифа озод кардани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ бо далелҳои асоснок (нишон додани сабабҳои риоя нагардидани талаботи қонунгузорӣ ҳангоми аз вазифа озод намудан) ба мақомоте, ки дар бораи аз вазифа озод намудан пешниҳод манзур кардааст, ҷавоби рад ирсол менамоянд.

24. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро пас аз гирифтани розигии хаттӣ дар муҳлати 5 рӯзи корӣ аз вазифа озод намуда, қарори (фармоиши) худро барои тасдиқ ба маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод мекунад.

25. Барои аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ асосҳои пешбининамудаи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд.

4. Муқаррароти хотимаӣ

26. Ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо назардошти талаботи бандҳои 4, 5, 19 ва 20 Тартиби мазкур аз ҷониби раисони он шаҳру ноҳияҳо сурат мегирад, ки сохторҳои зикргардида ҷойгир карда шудаанд.

27. Ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои минтақавии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе бо назардошти талаботи бандҳои 4, 5, 19 ва 20 Тартиби мазкур аз ҷониби раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе анҷом дода мешавад.

28. Роҳбарони мақомоти давлатӣ барои ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо масъулияти шахсӣ доранд.

29. Дар сурати бе сабабҳои узрнок дар муҳлати муқарраргардида пешниҳод нашудани розигии хаттӣ ва дар ҳолатҳои ба мувофиқа наомадани тарафҳо барои ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ розигӣ гирифташуда ҳисобида мешавад ва ҷониби дахлдор аз ин хусус ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мактуби расмӣ хабар медиҳад.

30. Баҳсҳои, ки ҳангоми ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба миён меоянд, аз тарафи мақоми болоӣ ва ё суд тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.

Замимаи 1
ба Тартиби ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии
мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ

Номгӯи
сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ, ки аз ҳисоби бучети маҳаллӣ маблағгузорӣ мешаванд

Сарраёсат, раёсат, шӯъба ва бахшҳои Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсат ва шӯъбаҳои маорифи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсат, шӯъба ва бахшҳои Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсатҳои тандурустии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе, шӯъбаҳои (бахшҳои) Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ аҳоли дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсат, шӯъба ва бахшҳои рушди иқтисод ва савдои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсат ва бахшҳои сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсат ва марказҳои стандартизатсия, метрология, сертифици-катсия ва нозироти савдои Агентии стандартизатсия, метрология, сертифицикатсия ва нозироти савдо дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, минтақаи Кӯлоб, шаҳрҳои Исфара, Конибодом, Панҷакент, Истаравшан, Ваҳдат, Турсунзода, ноҳияҳои Данғара, Шаҳритус, Циргатол ва Рашт

<p>Шӯъба ва бахшҳо оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо</p>
<p>Сарраёсат, шӯъба, бахшҳои меъморӣ ва шаҳрсозии Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо</p>
<p>Раёсатҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои кор бо занон ва оилаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо</p>
<p>Раёсатҳо ва шӯъбаҳои Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе</p>
<p>Бахшҳои Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлон, Суғд ва шаҳру ноҳияҳо</p>

Замимаи 2
ба Тартиби ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии
мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ

Номгӯи
сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ, ки аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ
маблағгузорӣ мешаванд

Раёсатҳо ва шӯъбаҳои Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатлон
Шӯъбаҳои Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва бахши минтақаи қавӣ дар шаҳри Кӯлоб
Сарраёсатҳо, раёсатҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсатҳои адлияи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва шӯъбаҳои ҳонаҳои ақди никоҳи Раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсатҳои назорати давлатии байтории Хадамоти назорати давлатии байторӣ, бахшҳои Хадамоти назорати давлатии фитосанитарӣ ва карантини растани Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, шӯъбаҳо ва бахшҳои Бозрасии назорати давлатии техникаи дар вилоятҳо, минтақаҳои Кӯлоб, Ҳисор ва Рашт
Раёсатҳои Хадамоти назорати давлатии фаъолияти тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, намояндагии он дар минтақаи Кӯлоб, раёсатҳои Хадамоти назорати давлатии фаъолиятӣ дар вилоятҳо, намояндагиҳои он дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, минтақаи Кӯлоб, сохторҳои маҳаллии Хадамоти давлатии ташхиси тиббӣ иҷтимоии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сарраёсатҳо ва раёсатҳои молияи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсатҳои Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистон Бадахшон, вилояти Суғд, шаҳри Душанбе, минтақаҳои Ҳисор, Ваҳдат-Рашт, Қўрғонтеппа ва Кўлоб
Раёсатҳо ва шўъбаҳои Хадамоти давлати оид ба назорат дар соҳаи энергетикаи Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳрҳои Душанбе, Хучанд, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва минтақаҳои Қўрғонтеппа, Кўлоб, Суғд, Истаравшан, Зарафшон
Раёсатҳо, шўъбаҳо ва бахшҳои Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, Хадамоти муҳоҷират ва Агентии меҳнат ва шуғли аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, минтақаи Кўлоб ва шаҳру ноҳияҳо
Кумитаҳои идораи замини Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, минтақаи Кўлоб ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсатҳо, шўъбаҳо ва бахшҳои Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсатҳо, шўъбаҳо ва бахшҳои Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Бахшҳои Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва минтақаи Кўлоб
Бахшҳои Агентии хариди давлатии мол, қор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, ноҳияи Рашт ва бахши минтақавии Агентӣ дар шаҳри Кўлоб
Намояндагии Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Нозиротҳои комплекси назорати бехатарии саноатии Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатлон

Раёсатҳо ва шӯъбаҳои Агенсии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, минтақаҳои Душанбе ва Ҳисор

Раёсатҳо ва шӯъбаҳои Агенсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо

Шӯъбаҳо ва намояндаҳои Саридораи ҳифзи сирри давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва минтақаи Рашт

Замимаи 3
ба Тартиби ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии
мақомоти иҷроияи марказии
Ҳокимияти давлатӣ

(насаб, ном ва номи падари роҳбари мақомоти давлатӣ ва (аризадиханда)

АРИЗА

Хоҳишмандам маро ба мансаби _____

(номи мансаби ҳолӣ)

(номи мақоми давлатӣ)

_____ таъин намоед.

Ба ариза ҳуҷҷатҳои зерин замима карда мешаванд:

Барои мавҷуд набудани монеаҳои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба коррупсия» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дохил шудан ба хизмати давлатӣ, асли будани ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ва дурустии маълумоти онҳо масъул мебошам.

_____ (имзо)

_____ (насаб, ном, номи падари номзад)

« _____ » _____ 20 _____

(санаи пешниҳоди ариза)

Замимаи 4
ба Тартиби ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии
мақомоти иҷроияи марказии
Ҳокимияти давлатӣ

ВАРАҚАИ СӢХБАТ

(насаб, ном, номи падари номзад)

ба вазифаи _____
пешниҳод карда мешавад.

Маълумоти ҳадамоти кадрӣ оид ба санчиши ҳуччатҳо пешниҳод-
намудаи номзад _____

Сӯҳбат дар дастгоҳи раиси _____
гузаронида шуд:

Роҳбари дастгоҳи раис _____

Муовини якуми (муовини соҳавии) раис _____

Номзад _____ мутобиқи Тартиби ба вазифа таъин ва аз ва-
зифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ аз сӯҳбат гузашта, ҳуччатҳояш бо варақаи
сӯҳбат барои мувофиқа ба _____

(вазифа, номи мақомоти давлатӣ, насаб, ном, номи падари роҳбар)

фиристода мешавад.

Раис _____

(имзо)

(насаб, ном ва номи падар)

Замимаи 5
ба Тартиби ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии
мақомоти иҷроияи марказии
Ҳокимияти давлатӣ

ВАРАҚАИ СӢХБАТ

(насаб, ном, номи падари номзад)

ба вазифаи _____
пешниҳод карда мешавад.

Маълумоти хадамоти кадрӣ оид ба санҷиши ҳуҷҷатҳо пешниҳод-
намудаи номзад _____

СӢхбат дар _____ гузаронида шуд:
(номи мақомоти давлатӣ)

Муовини якуми (муовини соҳавии) роҳбари мақомоти иҷроияи мар-
казии ҳокимияти давлатӣ _____

Номзад _____ мутобиқи Тартиби ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ аз сӢхбат гузашта, ҳуҷҷатҳояш
барои мувофиқа бо варақаи сӢхбат ба _____

(вазифа, номи вилоят, шаҳр, ноҳия, насаб, ном, номи падари раис)

фиристода мешавад.

(роҳбари мақомоти иҷроияи марказӣ)

(имзо)

(насаб, ном ва номи падар)

**ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

аз «30» майи соли 2015, №361

ш. Душанбе

**«Дар бораи Тартиби амалӣ намудани назорати
хизматӣ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

Мутобиқи моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо мақсади танзими расмиёти амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Тартиби амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ иҷрои талаботи Тартиби мазкурро таъмин намоянд.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ТАРТИБИ

амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми мақомоти ичроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Тартиби амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Тартиб) мутобиқи моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гардида, расмиёти назорати хизматиро дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд.

2. Назорати хизматӣ дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – назорати хизматӣ) маҷмуи тадбирҳои муқаммале мебошад, ки қонуният, самаранокӣ ва мақсаднокӣ дар фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ таъмин менамояд ва тавассути он мақоми иҷроияи болоии ҳокимияти давлатӣ нисбат ба мақоми иҷроияи поёнии ҳокимияти давлатӣ функсияҳои назоратиро анҷом медиҳад.

3. Назорати хизматӣ низоми мушоҳида, санҷиши фаъолияти мақомоти поёнии ҳокимияти давлатӣ, воҳидҳои тобеъ ва мансабдорони онҳо, қисми таркибии идоракунии давлатӣ ва яке аз функсияҳои асосии амалӣ гардонидани салоҳияти идоракунӣ мебошад.

4. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии болоии ҳокимияти давлатӣ маҳсуб меёбанд, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мустақим ё тавассути воҳиди сохтории ваколатдоркардашуда дар мақомоти иҷроияи поёнии ҳокимияти давлатӣ таъмини назорати иҷроӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва самаранокии фаъолияти сохторҳои нақшаи идоракунӣ ва ташкилоту муассисаҳои низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро (минбаъд – мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ) амалӣ менамоянд.

5. Тартиби мазкур нисбат ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот татбиқ намегардад.

6. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ санҷиш-хоеро, ки ба салоҳияти мақомоти прокуратура, ҳифзи ҳуқуқ, назорати давлатии молиявӣ, андоз, ҳифзи сирри давлатӣ мансубанд, инчунин дар соҳаҳои, ки тибқи қонунгузорӣ тартиби дигар пешбинӣ шудааст,

намегузаронанд. Дар сурати зарурат ё бо пешниҳоди мақомоти зикршуда мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ метавонанд дар ин самт мусоидат намоянд.

7. Роҳбарони мақомоти анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ назорати хизматиرو дар мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ таъмин мекунанд, банақшагирӣ ва ташкили кори мақоми давлатиро мутобиқи қонунгузорӣ амалӣ менамоянд ва барои натиҷабахшии он масъул мебошанд.

8. Мақсад, вазифаҳо ва расмиёти назорати хизматӣ, ки дар Тартиби мазкур пешбинӣ шудаанд, пеш аз ҳама ба ташаққули ҳамкориҳои мутақобилаи мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ бо мақомоти давлатии болоӣ, дар навбати худ мақомоти давлатии болоӣ бо Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти назорати хизматӣ равона карда шуда, дар маҷмӯъ ба болоравии сифат ва самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ мусоидат менамоянд.

2. ПРИНЦИПҲОИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ

9. Назорати хизматӣ ба принципҳои зерин асос меёбад:
- қонуният (волоияти Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон);
 - ҳисоботдиҳии дақиқ;
 - баробарии ҳама дар назди қонун;
 - шаффофият ва ошкорбаёнӣ дар назорати хизматӣ, ба истиснои маҳдудиятҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ;
 - риояи манфиатҳои ҷамъиятӣ (оммавӣ);
 - банақшагирӣ ва муназзамии назорат;
 - риояи одоб;
 - мустақилият;
 - ҳолиси ва беғаразӣ.

3. МАҚСАДИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ

10. Мақсади назорати хизматӣ аз инҳо иборат мебошад:
- дастрас намудани иттилооти дуруст ва воқеӣ дар бораи ҳолати татбиқи қонуният, интизом, самаранокии фаъолият, огоҳонидани саривақтии роҳбарон аз вазъи ҷойдошта, ошкор намудани камбудииҳо дар фаъолияти кормандон ва ба ҷавобгарӣ кашидани кормандони масъул бинобар иҷро накардани вазифаҳои хизматӣ;
 - ҳифз ва истифодаи самаранокии захираҳои меҳнатӣ, моликият, иқтисодии мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ;

– мутобиқсозии саривақтии фаъолияти мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ ба тағйироти дохилӣ берунии ба рушди иқтисодиву иҷтимоӣ алоқаманд;

– таъмини фаъолияти самараноки мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ, ҳамчунин устуворӣ ва рушди онҳо;

– таъмини босифати иҷроӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳуҷжатгузорӣ, ки барои роҳбарии бомуваффақият ва қабули қарорҳои босамари идоракунии мусоидат мекунад;

– истифодаи оқилона ва сарфақоронаи ҳамаи захираҳои мавҷуда;

– риояи талаботи қоидаҳои тартиботи дохилӣ, вазифаҳои хизматӣ, дастурамалҳои мансабӣ, одоби хизматӣ, иҷроӣ нақшаҳои корӣ, супоришҳои роҳбарият;

– муқоисаи ҳолати воқеии кор бо вазифа ва функсияҳои муайяншуда.

4. ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ

11. Вазифаҳои асосии назорати хизматӣ инҳо мебошанд:

– амалӣ намудани назорати доимии фаъолияти мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ;

– ташкилу гузаронидани санҷиши фаъолият мутобиқи нақша ва муқаррарот;

– андешидани чораҳои муқарраргардидаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дигар меъёрҳои соҳаи дахлдор, баргараф намудани камбудҳои ошкоргардида;

– таъмини амнияти иқтисодӣ, озуқаворӣ, ҳифзи моликияти давлатӣ, муҳити зист.

12. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ мутобиқ ба вазифаҳои асосии дар банди 11 пешбинишуда:

– сиёсати давлатиро дар самти назорати хизматӣ дар соҳаи дахлдор амалӣ менамоянд;

– мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи дахлдор назорати хизматиро ташкил ва татбиқ менамоянд;

– назорати таъмини иҷроӣ дастуру нишондодҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии аз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар мақомоти давлатии дахлдор воридшударо анҷом медиҳанд;

– оид ба тақмили тартиби гузаронидани назорати хизматӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тақлиф пешниҳод менамоянд;

– дар доираи салоҳияти худ санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар соҳаи назорат таҳия ва тасдиқ менамоянд;

– санчиши фаъолияти мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъро мегузaronанд, санади санчишӣ тартиб медиҳанд;

– мониторинги самаранокии назорати хизматиرو мегузaronанд;

– ҳамоҳангии фаъолияти мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъро дар масъалаи назорати хизматӣ танзим менамоянд;

– аз рӯи натиҷаи назорати хизматӣ чораҳои муқаррарнамудаи қонунгузориро меандешанд;

– дар бораи тартиби гузаронидани назорати хизматӣ тавзеҳ медиҳанд;

– ба омӯзиши масъалаҳои назорати хизматӣ қормандони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ ва бо мувофиқа мутахассисони дигар мақомоти давлатиро ҷалб менамоянд;

– аз мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, дигар ҳуҷҷатҳои дахлдорро талаб мекунанд;

– аз шахсони мансабдори мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ тавзеҳот ва хулоса мегиранд.

13. Роҳбарони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ барои татбиқи вазифаҳои назорати хизматӣ уҳдадоранд:

– ҳуҷҷат ва тавзеҳотро дар муҳлати на дертар аз се рӯзи қорӣ пешниҳод намоянд, агар мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ муҳлати дигарро муқаррар накарда бошанд;

– барои гузаронидани санчиш мусоидат намоянд;

– дар муҳлати муқарраршуда оид ба натиҷаи баррасии санади санчишӣ, тадбирҳои андешида ҷиҳати ислоҳи камбудихо оид ба рафти иҷрои ҳуҷҷатҳои назоратӣ ба мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ гузориш пешниҳод намоянд.

14. Роҳбарони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ барои татбиқи вазифаҳои назорати хизматӣ ҳуқуқ доранд:

– вақт ва муҳлати гузаронидани санчиш, натиҷаҳои он, хулоса ва тавсия ҳоро (агар онҳо мавҷуд бошанд) донанд;

– ба шахсони анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ, ки ҳуҷҷати дахлдорро барои гузаронидани санчиш дастрас кунанд ва дар сурати беасос шуморидани мӯҳлати муайянгардидаи санчиш, ба суд муроҷиат намоянд;

– ҷуброни зарарро, ки дар натиҷаи ҳаракатҳои ғайриқонунии шахсони анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ расонида шудааст, талаб намоянд;

– дар мавриди ҳаракатҳои ғайриқонунии шахсони анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқро огоҳ созанд.

5. ШАКЛҲОИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ ВА РАСМИЁТИ АМАЛӢ ГАРДИДАНИ ОН

15. Назорати хизматӣ дар шаклҳои зерин анҷом дода мешавад:
- назорати умумии фаъолияти мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ (ичрои функсия ва вазифаҳо, ҳуҷҷатҳои назоратӣ, коргузорӣ);
 - санҷиш бо тартиби муқарраргардида;
 - мониторинги фаъолият.

16. Назорати хизматӣ дар шакли назорати умумии фаъолият ин ҳамоҳангсоии қори ҳаррӯзаи мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ, қор бо кадрҳои, пешниҳоди ҳисоботу гузоришҳо аз натиҷаи фаъолият, рафти иҷрои ҳуҷҷатҳои назоратӣ дар давраҳои муайян ба мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ буда, санҷиш ва сафари хизматиро ба маҳалли ҷойгиршавии мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ талаб намекунад.

17. Назорати хизматӣ дар шакли санҷиш дар асоси фармоиши (қарори) роҳбарони мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ гузаронида мешавад ва метавонад як ё якчанд масъаларо дар бар гирад.

18. Дар фармоиш (қарор) дар бораи гузаронидани санҷиш насаб, ном ва номи падар, мансаби шахсони барои гузаронидани санҷиш ваколатдор, номгӯи мақомоти поёнӣ ва воҳиди тобеи дахлдор, мақсад, вазифа ва номгӯи масъалаҳои санҷидашаванда, асосҳои ҳуқуқии гузаронидани санҷиш, санаи оғоз ва анҷоми он нишон дода мешаванд.

19. Фармоиш (қарор) дар бораи гузаронидани санҷиш ё нусхаи он ба мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеи дахлдори санҷидашаванда 5 рӯзи қорӣ пеш аз оғози санҷиш расонда мешавад.

20. Муҳлати гузаронидани санҷиш бо дарназардошти ҳаҷми қор то 5 рӯзи қорӣ дар доираи маблағҳои барои сафарҳои хизматӣ пешбинишуда муқаррар қарда мешавад. Дар ҳолатҳои истисноӣ (ноҳияҳои дурдаст, номусоидии боду ҳаво, ҳаҷми масъалаҳои санҷидашаванда ва ғайра) роҳбарони мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ метавонанд муҳлати гузаронидани санҷишро бо асосноккунӣ ба муҳлати на зиёдтар аз 10 рӯзи қорӣ муқаррар намоянд.

21. Назорати хизматӣ дар шакли санҷиш дар мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ мутобиқи нақша на зиёда аз як маротиба дар давоми ду сол гузаронида мешавад.

22. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин дар асоси муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, агар омӯзиши масъаларо дар ҷояш талаб кунад, метавонанд дар ҳолати зарурӣ бо риояи талаботи Тартиби мазкур санҷиши ғайринақшавӣ гузаронанд.

23. Мурочиатҳое, ки ба талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мурочиати шахрвандон» мутобиқат намекунанд, наметавонанд асоси гузаронидани санчиши ғайринақшавӣ гарданд.

24. Назорати хизматӣ дар шакли мониторинги фаъолият соле як маротиба, дар ҳолатҳои зарурат мумкин аст ду маротиба, бо мақсади муайян намудани дараҷаи пешравии фаъолияти соҳа, чараёни иҷрои функсияҳо, ҳолати кор бо кадрҳои, мушкилоти ҷойдошта дар мақомоти поёни ва воҳидҳои тобеъ гузаронида шавад.

25. Мониторинги фаъолият дар асоси пурсишномаи мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ бе ташкили сафарҳои хизматӣ ба маҳал аз ҷониби худи мақомоти поёни ва воҳидҳои тобеъ доир карда мешавад.

26. Натиҷаҳои мониторинги фаъолият дар охири сол барои таҳлил ва ҷамъбаст ба мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ пешниҳод мегардад.

6. ВАЗИФА ВА ҲУҚУҚҲОИ ШАХСОНИ АНҶОМДИҲАНДАИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ

27. Вазифаҳои шахсони анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ инҳо мебошанд:

– пешниҳоди гузориши хатӣ ба роҳбарони мақомоти давлатии ама-ликунандаи назорати хизматӣ дар сурати доштани алоқаи ҳешутаборӣ бо роҳбари мақомоти поёни ё воҳиди тобеъ, ки фаъолияти он мавриди санчиш қарор дода мешавад, бевосита ё бавосита манфиатдор будан ба натиҷаи санчиш ва худдорӣ намудан аз иштирок дар санчиш;

– таҳияи нақшаи гузаронидани санчиш баъди қабули фармоиш (қарор) дар бораи баргузори он;

– сабт кардан дар дафтари бақайдгирӣ дар хусуси оғози санчиш ва анҷоми он тибқи тартиби муқарраргардида;

– риоя намудани талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– гузаронидани санчиши ҳолисона, беғаразона ва ҷамаҷониба;

– риоя намудани талаботи Кодекси одоби хизматчиҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳ надодан ба ҳолатҳои бархурди манфиатҳо;

– паҳн накардани маълумоте, ки дар натиҷаи санчиш дастрас шудааст;

– бо қормандони мақомоти таҳти санчиш қарордошта танҳо он масъалаҳоеро муҳокима намояд, ки ба санчиш муносибати мустақим доранд.

28. Шахсоне, ки барои санчиш аз ҷониби мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ вазифадор шудаанд, ҳуқуқ доранд:

– бе мамониат ба биноҳои хизматӣ ва дигар биноҳои мақомоти поёни ва воҳидҳои тобеи санчидашаванда ворид гарданд;

– ҳолати риояи қонунгузори дар фаъолияти соҳаи дахлдор санҷанд;
– аз шахсони мансабдори мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ ҳуҷҷатҳои заруриро талаб намоянд, бо нусхаҳои аслии онҳо шинос шаванд, онҳоро нусхабардорӣ кунанд, бо шахсони масъул оид ба татбиқи қонунгузорӣ суҳбат доир намоянд ё аз онҳо баёнот гиранд;

– ба мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ дар бораи рафъи камбудихои ҷойдошта ва дар бораи манъ намудани амалҳои хилофи қонунгузорӣ тавсия ва дастур диҳанд;

– мутобиқи қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурии ошкоршуда протокол тартиб диҳанд.

29. Санҷишгарон ҳуқуқи баррасӣ ва санҷидани масъалаҳои ба салоҳияташон марбутнабударо надоранд.

30. Аз рӯи натиҷаҳои санҷиш на дертар аз як ҳафта санади санҷишӣ тартиб дода шуда, ба он санҷишгар (санҷишгарон) имзо мегузорад. Ба санади санҷишӣ мумкин аст ҳуҷҷатҳои дахлдор замима карда шаванд.

31. Санади санҷишӣ бо мактуби ҳамроҳии роҳбарони мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ ба мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ барои андешидани чораҳо ва ислоҳи камбудихои ошкоршуда фиристода мешавад.

32. Дар сурати бо санади санҷишӣ норозӣ ё қисман норозӣ будани роҳбарони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ ба санади санҷишӣ эродҳои хаттии онҳо ба роҳбарони мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ пешниҳод карда мешаванд.

33. Эродҳои пешниҳодшуда ҳатман мавриди баррасии ҳатмӣ қарор дода шуда, дар ҳолати асоснок будани онҳо ба санади санҷишӣ тағйирот ворид карда мешавад.

34. Талабот нисбат ба санади санҷишӣ:

– нишон додани мақсад, асос ва санаи гузаронидани санҷиш;
– пешбинӣ намудани масъалаҳои мавриди санҷиш қарордодашуда;
– нишон додани далелҳои риоя нашудани қонунгузорӣ, камбудихои ошкоргардида дар фаъолияти соҳа;

– нишон додани мушкilot дар фаъолияти соҳа, пешниҳоди роҳҳои ҳалли онҳо;

– манзури пешниҳодҳои мушаххас оид ба бартараф намудани камбудихо;

– пешниҳоди тавсияҳо дар бораи муқаррар намудани ҷазои интизомӣ ба масъулоне, ки ба камбудихо роҳ додаанд;

– манзури пешниҳод дар бораи бекор кардан ё тағйир додани қарорҳои (фармоишҳои) хилофи қонунгузорӣ қабул шуда;

– истифода набурдани маълумоте, ки бо ҳуҷҷатҳо асоснок карда нашу дааст;

– худдорӣ намудан аз истифодаи далелҳои беасос, такроран нишон додани камбудии якхела дар матни санад.

35. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ бо мақсади ислоҳи камбудии ошқоргардида, ба роҳ мондани фаъолияти самараноки соҳа, иҷрои саривақтӣ ва босифати қонунгузори соҳавӣ, хизмати давлатӣ, қор бо кадрҳои, ҳуҷҷатҳои назоратӣ, пеш бурдани қоргузори дар доираи салоҳияташон ҳуқуқ доранд:

– мувофиқан ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод манзур намоянд;

– ба роҳбарони мақомоти поёни ва воҳидҳои тобеъ, ки салоҳияти ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани онҳоро доранд, тибқи қонунгузори мучозоти интизомӣ муқаррар намоянд;

– дастурҳои методии дахлдорро таҳия ва барои иҷро ирсол намоянд.

7. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

36. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ дар муҳлатҳои пешбинишуда ва моҳи январӣ ҳар сол дар бораи баррасӣ, натиҷагирии маводҳои назоратӣ, санҷишҳои мақомоти поёни ва воҳидҳои тобеъ, баргузори мониторинг, дигар тадбирҳои доирқардашон дар ин самт мувофиқан ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи таҳлилий пешниҳод менамоянд.

37. Дар сурати аз тарафи роҳбарони мақомоти поёни ва воҳидҳои тобеъ иҷро нагардидани талаботи Тартиби мазкур оид ба назорати умумии фаъолият, пешниҳоди ҳисоботу гузоришҳо аз натиҷаи рафти иҷрои ҳуҷҷатҳои назоратӣ дар давраҳои муайян, баррасӣ накардани санадҳои санҷишӣ мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ, роҳбарони мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ мувофиқан ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мактуби расмӣ хабар медиҳанд.

38. Баҳсхое, ки дар рафти анҷом додани назорати хизматӣ ба миён меоянд, аз тарафи мақомоти болоӣ ва ё мақомоти судӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.

**ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

аз 25 сентябри соли 2015, №587

ш. Душанбе

**«Дар бораи Тартиби вогузор намудани функсияҳои
мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
ба мақомоти худидоракунии шаҳрак, деҳот,
ташкілотҳо ва бастанӣ шартномаи маъмурӣ»**

Мутобиқи моддаи 20 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо мақсади танзими расмиёти вогузор намудани функсияҳои ҳокимияти иҷроия ба мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ва таъкилотҳо, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е қ у н а д:

1. Тартиби вогузор намудани функсияҳои мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳрак, деҳот, таъкилотҳо ва бастанӣ шартномаи маъмурӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ва таъкилотҳо иҷроӣ Тартиби мазкурро дар доираи ваколатҳои худ таъмин намоянд.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ТАРТИБИ

вогузор намудани функцияҳои мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳрак, деҳот, ташкилотҳо ва бастанӣ шартномаи маъмурӣ

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Тартиби вогузор намудани функцияҳои мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳрак, деҳот, ташкилотҳо ва бастанӣ шартномаи маъмурӣ (минбаъд – Тартиб) тибқи моддаи 20 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия шуда, расмиёти вогузор намудани функцияҳои дорои хусусияти ёрирасон ё хизматрасонӣ ба аҳоли (минбаъд – функцияҳо)-ро аз ҷониби мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба зиммаи мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ва ташкилотҳо, инчунин иштироки тарафҳоро дар таҳия, ба имзо расонидани шартномаи маъмурӣ ва амалӣ кардани он муайян менамояд.

2. Амали Тартиби мазкур ба мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ва ташкилотҳо, ки дар раванди вогузор намудани функцияҳо иштирок менамоянд, татбиқ мегардад.

3. Ба мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ва ташкилотҳо функцияҳои назоратии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, ба истиснои ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунгузорӣ вогузор карда намешаванд.

2. ТАРТИБИ ВОГУЗОР НАМУДАНИ ФУНКСИЯҲО

4. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ метавонанд функцияҳои худро дар доираи талаботи қонунгузорӣ ба зиммаи мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ё ташкилотҳо вогузор намоянд.

5. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ метавонанд функцияҳои худро ба зиммаи мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ё ташкилотҳо дар асоси шартномаи тарафҳо бо маблағгузории функцияҳои мазкур вогузор намоянд.

6. Вогузор намудани функцияҳои мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар ҳолатҳои зайл амалӣ карда мешавад:

– агар чунин имконият тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ ва танзим шуда бошад;

– агар вогузор намудани функцияҳо аз нигоҳи иқтисодӣ асоснок шуда бошад;

– агар хангоми иҷрои функцияҳо сифати иҷрои онҳо ҳалалдор нагардад ва ба манфиатҳои ҷомеа зарар наоварад.

7. Бо ташаббуси вогузор намудани функцияҳо метавонанд баромад намоянд:

– мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ;

– Маҷлисиҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо;

– Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо;

– мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;

– мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот, ташкилотҳо.

8. Раванди вогузор намудани функцияҳо чунин сурат мегирад:

– мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот, ташкилотҳо бо дархости хаттӣ ва асоснокунӣ дар бораи ба онҳо вогузор намудани функцияҳои дахлдори мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо муроҷиат менамоянд. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо дархостро омӯхта, дар сурати ҷой доштани зарурат ба мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дархости хаттӣ ва ҳуҷҷатҳои асоснок манзур менамоянд;

– дар дархости мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот, ташкилотҳо, раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо номгӯи функцияҳои вогузоршаванда, асосҳои ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, асосноккунии иқтисодӣ, зарурат ва мақсади гирифтани функцияҳои дахлдор нишон дода мешаванд;

– мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ пас аз гирифтани дархост масъаларо мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода, дар ҳолати асоснок будани он ба ҷаласаи ҳайати мушовара пешниҳод менамоянд;

– пас аз баррасии масъала дар ҷаласаи ҳайати мушовара бо қарори он функцияҳои дахлдори мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ё ташкилотҳо вогузор карда мешаванд;

– қарори ҳайати мушовара дар бораи вогузор намудани функцияҳо ба раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ирсол карда мешавад;

– бо дарназардошти пешбинӣ шудани маблағҳо барои иҷрои функцияҳо раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо қарори ҳайати мушовараро ба баррасии Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод менамоянд;

– пас аз қабули қарори Маҷлиси вакилони халқи дахлдор дар бораи маъқул донишони қарори ҳайати мушовараи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ қарорҳои ҳайати мушовара ва Маҷлиси вакилони халқи дахлдор ба мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ё ба ташкилотҳо манзур карда мешаванд;

– маҷлиси Ҷамоат, ташкилотҳо қарори Маҷлиси вакилони халқи дахлдорро баррасӣ карда, оид ба вогузор шудани функцияҳои дахлдори мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ё ташкилотҳо қарор қабул менамоянд.

9. Маҷлисҳои вакилони халқ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо низ бо риояи банди 8 Тартиб метавонанд оид ба вогузор намудани функцияҳо ба мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ё ташкилотҳо ба мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дархост пешниҳод намоянд.

10. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ метавонанд бе дархости мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, Маҷлисҳои вакилони халқ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот, ташкилотҳо пас аз омӯзиши масъалаҳои дахлдори маҳаллӣ баъзе функцияҳояшонро ба мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ё ташкилотҳо вогузор карда, бо риояи муқаррароти сарҳатҳои панҷум-ҳаштуми банди 8 Тартиби мазкур ҳуҷҷатгузорию қабули қарорҳои анҷом диҳанд.

11. Дар қарорҳои ҳайати мушовараи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, Маҷлисҳои вакилони халқ, маҷлисҳои ҷамоатҳо, ташкилотҳо, асосҳои ҳуқуқӣ, зарурат ва мақсади вогузор намудани функцияҳо, номгӯи функцияҳои вогузоршаванда, мӯҳлати додани онҳо пешбинӣ карда мешаванд. Дар қарорҳо нишон дода мешавад, ки вогузор намудани функцияҳо бо баستاني шартномаи маъмури амалӣ мегардад.

3. ТАРТИБИ ТАҲИЯИ ШАРТНОМАИ МАЪМУРӢ БА МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАҲРАК, ДЕҲОТ, ТАШКИЛОТҲО ВА БАСТАНИ ШАРТНОМАИ МАЪМУРӢ

12. Шартномаи маъмурӣ (минбаъд – шартнома) баъди анҷом додани расмиёти дар банди 8 Тартиби мазкур пешбинишуда байни мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ё ташкилотҳо баста шуда, дар ин хусус ба аҳолии иттило дода мешавад.

13. Дар матни шартнома номи мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот, ташкилотҳо, ки ба зиммаи онҳо функцияҳо вогузор карда мешаванд, самти фаъолият, зарурати бастанӣ шартнома, вазифаҳо, мақсад, кафолатҳо, мӯҳлати амали шартнома, ҳуқуқу уҳдадорихо, масъулияти тарафҳо, ваколати тарафҳо, тартиби тағйир додан ва қатъ намудани амали шартнома, аз ҷумла пеш аз мӯҳлат, расонидани хизматрасонии ройгон ё музднок, шартҳои пардохти маблағҳо, махфӣ нигоҳ доштани маълумот, суроғаҳои ҳуқуқӣ, имзои тарафҳо ва дигар шартҳо пешбинӣ мешаванд.

14. Шартнома иҷроӣ шартҳои муайяншударо метавонад ба тариқи ройгон ё музднок пешбинӣ намояд.

15. Дар шартнома оид ба пардохти иҷроӣ функцияҳо бо розигии тарафҳо гузаронидани маблағ, инчунин дарҷ намудани суроғаҳои ҳуқуқии тарафҳо (суроға, телефон, факс, рақами суратҳисоби бонкӣ, номи бонк, рақами мушаххаси андозсупоранда) муқаррарот муайян карда мешавад.

16. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот, ташкилотҳо барои иҷроӣ шартҳои шартнома ҳуқуқу уҳдадорихоии баробар дошта, вазифадоранд талаботи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намоянд.

17. Шартнома аз ҷониби мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар ду нусха ба забони давлатӣ таҳия гардида, ба ҷониби дахлдор пешниҳод карда мешавад. Шартнома аз ҷониби тарафҳо имзо шуда, бо муҳр тасдиқ мегардад ва ҳар як тараф ҳуқуқи доштани як нусхаи асли ҳуқуқ дорад.

18. Шартнома аз лаҳзаи ба имзо расидан эътибори ҳуқуқӣ пайдо карда, функцияҳо вогузоршуда ҳисоб мешаванд.

19. Дар давраи амали шартнома тарафҳо оид ба вогузор намудани ҳуқуқу уҳдадорихоии дар шартнома пешбини намудаи худ ба тарафи сеюм ҳуқуқ надоранд.

20. Тағйир додан, боз доштан ва қатъ намудани шартнома бо мувофиқаи тарафҳо тибқи қонунгузорию амалӣ карда мешавад.

4. МАБЛАҒГУЗОРИИ ИЦРОИ ФУНКСИЯҲО

21. Дар сурати пешбинӣ шудани пардохти иҷрои функцияҳо дар шартнома бояд меъёр ва ҳаҷми маблағгузорӣ муқаррар карда шавад.

22. Маблағгузори иҷрои функцияҳо аз ҳисоби маблағҳои дар бучети дахлдори давлатӣ пешбинишуда амалӣ мегардад.

23. Пардохти маблағ барои иҷрои функцияҳо дар асоси меъёрҳои муқаррар намудаи мақомоти ваколатдор муайян гардида, тақсимои он ҷиҳати иҷрои функсияҳо ба мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ва ташкилотҳо тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

24. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳуқуқ доранд барои амалӣ намудани функцияҳои вогузорнамудаи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ захираҳои молиявӣ ва моддии иловагии худро ҷалб намоянд.

5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

25. Мӯҳлати пешниҳоди дархости тарафҳо, баррасӣ, қабули қарорҳо, ба имзо расондани шартнома, дар маҷмӯъ, набояд аз се моҳ бештар бошад.

26. Дар сурати ба мувофиқа нарасидан барои вогузор намудани функцияҳо ҷониби дахлдор дар муҳлати як моҳ пас аз гирифтани дархост бо асосноккунӣ оид ба рад ба таври хаттӣ ба ҷониби дигар хабар медиҳад.

27. Баҳсҳои байни тарафҳо ҳангоми иҷрои функцияҳо ба вучудомада, тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал карда мешавад.

ҚАРОРИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 25 сентябри соли 2015, №590

ш. Душанбе

«Дар бораи бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ ва сметаҳои хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби мақомоти молия»

Мутобиқи моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ва бо мақсади таъмини шаффофият ва дақиқии ташкили воҳидҳои сохторӣ, назорати хароҷоти дуруст ва мақсадноки маблағҳои бучетӣ барои нигоҳдории дастгоҳи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ ва сметаҳои хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи марказӣ ва мақомоти тобеи дар нақшаи идоракунии онҳо пешбинишударо ҳамасола то 1 майи соли молиявӣ анҷом диҳанд.

2. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузории пардохти музди меҳнати хизматчиёни давлатии мақомоти ба қайд гирифташавандаро аз рӯи варақаи бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ, ки аз ҷониби мақомоти дахлдори молия дода шудааст, таъмин намояд.

3. Бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ ва сметаи хароҷоти нигоҳдории мақомоти ба қайд гирифташаванда бо тартиби зерин амалӣ карда шавад:

– дастгоҳи марказии вазорату идораҳо ва мақомоти тобеи дар нақшаи идоракунии онҳо пешбинишуда, ки аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ карда мешаванд, – дар Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– дастгоҳи раис ва сохтори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятӣ, ки аз ҳисоби бучети маҳаллӣ маблағгузорӣ мешаванд,

– дар сарраёсатҳои молияи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоятҳо;

– дастгоҳи раис ва сохтори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, ки аз ҳисоби бучети маҳаллӣ маблағгузорӣ мешаванд,

– дар раёсатҳои молияи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо аз рӯи маҳалли ҷойгиршавӣ.

4. Тартиби намунавии ташаккули воҳидҳои сохтори дастгоҳ ва воҳидҳои тобеи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

5. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон:

а) ҳангоми бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатии мақомоти давлатӣ таносуби зерини шумораи мансабҳои категорияҳои алоҳидаи хизматчиёни давлатиро ба асос гирад: мансабҳои роҳбарикунанда (роҳбарон, муовинони роҳбарон, сардорони сарраёсатҳо, раёсатҳо ва муовинони онҳо, сардорони (мудирони) шӯъба ва мудирони бахш) на зиёда аз 26 фоизи шумораи умумии воҳидҳои қорӣ хизматчиёни давлатиро ташкил мекунад; мансаби сармутахассисе на зиёда аз 35 фоизи шумораи умумии воҳидҳои қорӣ хизматчиёни давлатиро ташкил мекунад; мансаби мутахассиси пешбар на зиёда аз 25 фоизи шумораи умумии воҳидҳои қорӣ хизматчиёни давлатиро ташкил мекунад; мансаби мутахассис на зиёда аз 14 фоизи шумораи умумии воҳидҳои қорӣ хизматчиёни давлатиро ташкил мекунад; иҷроӣ таносуби шумораи мансабҳои категорияҳои алоҳидаи хизматчиёни давлатии зикргардида барои ҳар як дастгоҳи марказии мақомотиба қайд гирифташавандаи мақомоти давлатӣ ва мақомоти тобеи он, инчунин воҳидҳои сохториашон ҳатмӣ мебошад;

б) ҳангоми бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ ва сметаи хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи мақомоти давлатӣ, дар сурати ошкор гардидани фарқият дар музди меҳнати хизматчиёни давлатӣ, тағйирот ворид намояд;

в) дастурамал оид ба тартиби бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ ва сметаи хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби мақомоти молияро таҳия ва тасдиқнамуда, ба вазорату идораҳои дахлдор барои истифодабарии хизматӣ пешниҳод намояд.

6. Аз эътибор соқит дониста шаванд:

– қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 март соли 1993, №118 «Дар бораи бақайдгирии ҷадвали штатӣ ва сметаи хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи мақомоти идораи давлатӣ аз ҷониби мақомоти молия»;

– банди 3 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2005, №478-14 «Дар бораи тадбирҳои татбиқи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2005, №1624»;

– банди 6 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2006, №124 «Дар бораи тадбирҳои татбиқи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 март соли 2006, №1716».

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 25 сентябри соли
2015, №590 тасдиқ шудааст

**Тартиби намунавии ташаккули
воҳидҳои сохтори дастгоҳ ва
воҳидҳои тобеи мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ**

1. Муқаррароти умумӣ

1. Тартиби намунавии ташаккули воҳидҳои сохтори дастгоҳ ва воҳидҳои тобеи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ (минбаъд – Тартиби намунавӣ) дар асоси моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низомии мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гардида, сохтори идоракунӣ, шакл, меъёри шумораи воҳидҳои корӣ ва муносибатҳои мутақобилаи воҳидҳои сохтори мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро муайян менамояд.

2. Сохтори дастгоҳи мақомоти давлатӣ аз воҳидҳои сохтори функционалӣ-соҳавӣ, худудӣ, функционалӣ, байнисоҳавӣ, инчунин ёрирасон, ки амалӣ намудани вазифаҳои асосӣ, функция ва ваколати онҳоро таъмин менамоянд, иборат аст.

3. Сохтори дастгоҳи марказӣ, Нақшаи идоракунӣ ва шумораи умумии хизматчиёни давлатии мақомоти давлатӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти талаботи Тартиби намунавии мазкур тасдиқ карда мешавад.

4. Барои таъмини фаъолияти мақомоти давлатӣ ва амалӣ намудани ваколатҳои онҳо дастгоҳи марказии мақомоти давлатӣ таъсис дода мешавад, ки дар доираи шумораи умумии муқарраргардидаи хизматчиёни давлатӣ аз роҳбарият ва воҳидҳои сохторӣ иборат мебошад.

5. Бо мақсади ба низом овардани маҷмӯи функцияҳо ва ваколатҳои дар доираи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайянгардидаи мақомоти давлатӣ, воҳидҳои сохтори дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои тобеи дар нақшаи идоракунии мақомоти давлатӣ ташкил карда мешаванд.

6. Воҳидҳои сохтори дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои тобеи дар нақшаи идоракунии мақомоти давлатӣ пешбинишуда мутобиқи хусусияти самтҳои фаъолият гурӯҳбандӣ шуда, дар маҷмӯъ идоракунии мақомоти давлатиро таъмин менамоянд.

7. Сохтори дастгоҳи марказии мақомоти давлатӣ бояд тафрикаи ваколат вавазифаҳои воҳидҳои сохтори мустақили ба он дохилшударо дақиқ муайян намояд.

8. Воҳидҳои сохторӣ барои амалӣ намудани як ё якчанд вазифа, ӯҳдадо риҳои асосӣ, функция ва ваколатҳои ба мақомоти давлатӣ вогузоршуда масъул мебошанд.

9. Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ шахси ҳуқуқӣ ҳисоб намеёбанд. Онҳо воҳидҳои ташкилию иҷроиявии таъминкунанда ва ба тан зим дароварандаи фаъолияти дастгоҳи марказӣ буда, қисми таркибии ҷу до на шавандаи дастгоҳи марказии дахлдори мақомоти давлатӣ ба ҳисоб мераванд.

2. Шаклҳои воҳидҳои сохторӣ

10. Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои тобеи дар нақшаи идоракунии мақомоти давлатӣ пешбинишуда вобаста ба вазъи ҳуқуқӣ, вазифаҳо, функцияҳо, ваколатҳо, ҳаҷм ва мураккабии вазифаҳо, гуногунии самтҳои фаъолият, бо дарназардошти шумораи умумии воҳидҳои кории хизматчиёни давлатии тасдиқ гардида, метавонанд дар шаклҳои зерин ташкил карда шаванд:

- сарраёсат;
- раёсат (мустақил);
- раёсат дар таркиби сарраёсат;
- шӯъба (мустақил);
- шӯъба дар таркиби сарраёсат, раёсат;
- бахш (мустақил);
- бахш дар таркиби сарраёсат, раёсат.

11. Сарраёсат, раёсат мувофиқан зинаи болоии воҳиди сохторӣ буда, фаъолиятшон ба иҷрои вазифаҳо, функцияҳо, ваколатҳои мақомоти давлатӣ равона карда шудааст.

12. Шӯъба (дар сурати мавҷуд будани сарраёсат, раёсат) зинаи миёнаи воҳиди сохторӣ буда, вазифаҳо, функцияҳо, ваколатҳои мақомоти давлатиро дар доираи салоҳияташ иҷро менамояд. Шӯъба дар шакли мустақил ва дар таркиби сарраёсат, раёсат таъсис дода мешавад.

13. Бахш ҳамчун зинаи поёнии воҳидҳои сохторӣ дар шакли мустақил ва дар таркиби сарраёсат, раёсат вазифаҳо, функцияҳо, ваколатҳои мақомоти давлатиро дар доираи салоҳияташ амалӣ менамояд.

14. Сарраёсат, раёсат, шӯъба ва бахш бо ҳаҷми кор, самтҳои фаъолият, ҳаҷм ва мураккабии вазифаҳо ва ӯҳдадорихо, функция ва ваколатҳо, бо дарназардошти шумораи умумии воҳидҳои корӣ, аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

15. Дигар шаклҳои воҳидҳои сохториро санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамоянд.

3. Самтҳои асосии фаъолияти воҳидҳои сохторӣ

16. Самтҳои асосии фаъолияти воҳидҳои сохторӣ татбиқи вазифаҳо ва функсияҳои мақомоти давлатӣ, дигар вазифаҳое, ки аз ҷониби роҳбари мақомоти давлатӣ ба зиммаи воҳидҳои сохторӣ гузошта мешавад, мебошад.

17. Фаъолияти воҳидҳои сохторӣ дар низомномаи онҳо, ки аз ҷониби роҳбари мақомоти давлатӣ мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад, пешбинӣ мегардад.

4. Меъёри шумораи воҳидҳои кории воҳидҳои сохторӣ

18. Шумораи воҳидҳои кории воҳидҳои сохтории мақомоти давлатӣ, бо дарназардошти ҳаҷми кор, иҷрои вазифаҳо ва функсияҳо аз рӯи меъёрҳои зерин ташкил карда мешавад:

– сарраёсат иборат – аз 2 ва зиёда раёсат, шӯъбаҳо ва бахшҳо на кам аз 20 воҳиди корӣ;

– раёсати мустақил ё раёсат дар таркиби сарраёсат иборат – аз 1 ё зиёда шӯъба ва 2 бахш – на кам аз 7 воҳиди корӣ;

– шӯъбаи мустақил ё шӯъба дар таркиби сарраёсат ва раёсат – на кам аз 4 ва на зиёда аз 6 воҳиди корӣ;

– бахши мустақил ё бахш дар таркиби сарраёсат ва раёсат – на кам аз 2 ва на зиёда аз 3 воҳиди корӣ.

19. Барои сарраёсат, раёсат, шӯъба ва бахш воҳиди кории сардор (мудир) пешбинӣ карда мешавад. Сардори сарраёсат, раёсат метавонад як муовин дошта бошад, ки он дар як вақт муовини сардори сарраёсат сардори раёсат ва муовини сардори раёсат – сардори шӯъбаи (мудир) тобеъ мебошад. Дар мавриди ҷудогона аз рӯи ўҳдадорихоии иловагӣ сардори сарраёсат метавонад як муовини озод дошта бошад, инчунин дар сурате, ки раёсат дар таркиби худ воҳидҳои сохторӣ надошта бошад, сардори раёсат метавонад як муовини озод дошта бошад.

20. Дар дастгоҳи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти давлатии дахлдори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сардори шӯъба метавонад як муовин дошта бошад.

21. Мансабҳои давлатии воҳидҳои сохтории мақомоти давлатӣ дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда мешаванд.

5. Таносуби байни шумораи мансабҳои давлатии воҳидҳои сохторӣ

22. Таносуби байни шумораи мансабҳои давлатӣ дар воҳидҳои сохтории мақомоти давлатӣ чунин муқаррар карда мешавад:

– мансабҳои роҳбарикунанда (роҳбарон, муовинони роҳбарон, сардорони сарраёсат, раёсат ва муовинони онҳо, сардорони (мудирони) шӯъба ва мудирони бахш) – на зиёда аз 26 фоизи шумораи умумии воҳидҳои кории хизматчиёни давлатӣ;

– мансаби сармутахассис – на зиёда аз 35 фоизи шумораи умумин воҳидҳои кории хизматчиёни давлатӣ;

– мансаби мутахассиси пешбар – на зиёда аз 25 фоизи шумораи умумии воҳидҳои кории хизматчиёни давлатӣ;

– мансаби мутахассис – на зиёда аз 14 фоизи шумораи умумии воҳидҳои кории хизматчиёни давлатӣ.

23. Таносуби шумораи мансабҳои давлатии дастгоҳи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти судӣ ва прокуратура тибқи сохтори тасдиқгардидаи онҳо дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби райони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти давлатии дахлдор муайян карда мешавад.

6. Ташаккули воҳидҳои сохторӣ

24. Ташаккули (такмил, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба сохтор, нақшаи идоракунии) воҳидҳои сохторӣ ҳангоми таҷдиди сохтор дар асоси фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи Тартиби намунавии мазкур амалӣ карда мешавад.

25. Роҳбари мақомоти давлатӣ танҳо баъди қабули санади меъёрии ҳуқуқии дахлдори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи шумораи хизматчиёни давлатии пешбинишуда тибқи талаботи Тартиби намунавии мазкур дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бастаи вазифаҳои хизматчиёни давлатиро таҳия ва тасдиқ менамояд.

7. Нигоҳдорӣ ва таъмини фаъолияти воҳидҳои сохторӣ

26. Нигоҳдорӣ ва таъминоти моддию техникаи фаъолияти хизматчиёни давлатӣ ва кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонӣ

тибқи сметаи харочоти нигоҳдории дастгоҳи мақомоти давлатӣ барои соли молиявӣ пешбинишуда амалӣ мегардад.

27. Музди меҳнати кормандони роҳбарикунанда, сармутухассис, мутухассиси пешбар ва мутахассиси раёсат, шӯъба ва бахши сохтмони асосӣ, назорати техникий сохтмони асосии назди мақомоти давлатӣ баробар ба музди меҳнати хизматчиёни давлатии категорияҳои дахлдори мансабҳои раёсат, шӯъба ва бахши мақомоти давлатӣ муайян карда мешавад.

28. Ташаккули воҳидҳои сохтории кормандони ҳайати техникий ва хизматрасонии мақомоти давлатӣ дар асоси шартномаи (Қарордоди) меҳнатӣ аз рӯй ҳаҷми кор дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

29. Музди меҳнати кормандони ҳайати техникий ва хизматрасонии мақомоти давлатӣ, ки номгӯи мансабҳо ва касбҳои он аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад, дар асоси шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, вале на камтар аз андозаи музди меҳнати ҳадди ақали амалкунанда ва на зиёда аз музди меҳнати мутахассиси мақомоти давлатии дахлдор дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

30. Ба ронандагони мошинҳои сабукрави хизмати мақомоти давлатӣ барои кори ғайримеъёрӣ дар рӯзи корӣ – ба андозаи 25 фоиз ва ба ронандагоне, ки дараҷаи якум доранд, – 25 фоиз ва дараҷаи дуум доранд, 10 фоиз аз маоши вазифавиашон иловапулӣ муқаррар карда мешавад.

8. Муқаррароти хотимавӣ

31. Тартиби ҳисоботдиҳанда будан ва тобеияти воҳидҳои сохторӣ дар низомномаҳои мақомоти давлатӣ, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, пешбинӣ мешавад.

32. Дар сурати риоя нагардидани талаботи Тартиби намунавии мазкур зимни ташаккули воҳидҳои сохторӣ масъулият ба зиммаи роҳбари мақомоти давлатӣ вогузор карда мешавад.

**ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

аз 1 июни соли 2017, №276

ш. Душанбе

**«Дар бораи Тартиби коргузорӣ ва баҳисобгирии оморӣ
оид ба мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ»**

Мутобиқи моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ» ва моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ва бо мақсади танзими ягонаи коргузорӣ ва баҳисобгирии оморӣ оид ба мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Тартиби коргузорӣ ва баҳисобгирии оморӣ оид ба мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 сентябри соли 1998, №345 «Дар бораи тасдиқ кардани Дастурамали коргузорӣ бо мурочиатҳои шаҳрвандон» аз эътибор соқит доништа шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

**Тартиби коргузорӣ ва баҳисобгирии оморӣ оид
ба мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ**

1. Тартиби коргузорӣ ва баҳисобгирии оморӣ оид ба мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (минбаъд – Тартиб) қоидаҳои пешбурди коргузорӣ ва баҳисобгирии оморино аз рӯи мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳо, муассисаҳо, корхонаҳо, сарфи назар аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ (минбаъд – мақомоту ташкилоти дахлдор), муайян мекунад.

2. Амали Тартиби мазкур ба пешбурди коргузорӣ аз рӯи мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки нисбат ба онҳо бо қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигари пешниҳод ва баррасӣ пешбурди шудааст, татбиқ намегардад.

3. Мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба мақомоту ташкилоти дахлдор дар шакли хаттӣ, электронӣ ё шифоҳӣ пешниҳод карда мешаванд.

4. Мурочиатҳое, ки ба мақомоту ташкилоти дахлдор ворид мешаванд, бояд дар варакаи бақайдгирин назоратӣ (замимаи № 1) ва дар дафтарҳои баҳисобгирии оморӣ (замимаҳои 2, 3, 4 ва 5) ба таври марказонидашуда ба қайд гирифта шаванд. Мурочиатҳои шифоҳӣ дар рафти қабули шахсӣ, ки санҷиши иловагиро талаб менамоянд, ҳамчун мурочиатҳои хаттӣ ба қайд гирифта мешаванд. Мурочиатҳои электронӣ тибқи тартиб ва муҳлатҳои муқарраргардидаи қонун мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.

5. Ҳангоми ворид шудани миқдори начандон зиёди мурочиат (соле то 100 дона) варакаи бақайдгирии назоратӣ тартиб дода нашуда, онҳо танҳо дар дафтарҳо ба қайд гирифта мешаванд. Лифофаҳои онҳо дар мавридҳои нигоҳ дошта мешаванд, ки агар танҳо аз рӯи онҳо суроҷаи ирсолкунандаро муқаррар кардан мумкин бошад, ё агар санаи муҳри почта барои тасдиқ намудани вақти фиристодан ва гирифтани мурочиатнома, иичунин дар дигар мавридҳо зарур шаванд. Дар сурати шахсан қабул кардани шахсони воқеӣ ва намояндаи шахси ҳуқуқӣ, мурочиатҳои хаттӣ шифоҳии онҳо низ бояд дар дафтарҳои дахлдор ё варақаҳои бақайдгирии назоратӣ ба таври марказонидашуда қайд карда шаванд. Шохиси бақайдгирии мурочиат дар муҳри бақайдгарӣ нишон дода мешавад, ки ҷои гузориш ва шакли онро стандарти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. Шохиси бақайдгирӣ аз ҳарфи аввали насаби муаллиф ва рақами тартибии мурочиати воридшуда (масалан, А-117) иборат мешавад. Шохиси

бақайдгирӣ бо дигар аломатҳое, ки мураттабсозӣ, чустучӯ, таҳлил ва беосеб нигоҳ дошта шудани мурочиатҳои шахрвандонро таъмин менамоянд, пурра шуда метавонад.

6. Ба мурочиатҳои тақрории шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳангоми ворид шудани онҳо шохиси навбатии бақайдгирӣ дода мешавад ва дар сутуни дахлдори варақаҳои бақайдгирии назоратӣ шохиси бақайдгирии мурочиати яқум нишон дода мешавад. Дар кунҷи рости болои мурочиати тақрорӣ ва варақаҳои бақайдгирии назоратӣ аломати «тақроран» гузошта шуда, аз рӯи он тамоми мукотибаи пештара бардошта мешавад. Мурочиатҳои ҳамон як шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ аз рӯи ҳамон як масъала, ки ба сурӯҳҳои гуногун фиристода шудаанд ва барои дида баромадан ба ҳамон як мақомоту ташкилоти дахлдор ворид шудаанд, дар зер шохиси бақайдгирии мурочиати яқум бо илова кардани рақами тартибӣ бо касра (масалан, А-117/1, А117/2) ба ҳисоб гирифта мешавад.

7. Миқдори нусхаҳои варақаҳои бақайдгирии назоратӣ омӯрӣ дар асоси зарурати таъмин намудани баҳисобгирӣ, кори маълумотгирӣ, назорати иҷроӣ супориш аз рӯи мурочиат ва таҳлили онҳо муайян карда мешаванд. Картотекаҳо мувофиқи насаб ё номи шахси ҳуқуқӣ ки аз онҳо мурочиат ворид шудаанд, бо пайдарҳамии ҳуруфи алифбо метавонанд тартиб дода шаванд.

8. Мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки ба мақомоту ташкилотҳои дахлдор аз ҷойҳои гуногун фиристода шуда, маълум кардани натиҷаҳои дида баромадани мурочиатро талаб мекунанд, таҳти назорати махсус гирифта мешаванд. Дар ин маврид дар ҳамаи нусхаҳои варақаҳои бақайдгирии назоратӣ ва мурочиатҳо дар ҷои муқарраркардаи стандарти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳри «Назорат» ё аломати «Н» гузошта мешавад. Мурочиатҳое, ки ба онҳо ҷавоби пешакӣ дода мешавад, аз назорат гирифта намешаванд. Назорат танҳо баъди баррасии он ва андешидани ҳамаи ҷораҳо аз рӯи ҳалли мурочиат ба анҷом мерасад. Дар бораи аз назорат бардоштани мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ аз тарафи роҳбарон ва дигар шахсони мансабдори мақомоту ташкилотҳои дахлдор, ки барои сари вақт ва дуруст дида баромадани мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ масъуланд, қарор қабул карда мешавад.

9. Ба мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ роҳбарон ва дигар шахсони мансабдори ваколатдори мақомоту ташкилотҳои дахлдор ҷавоб медиҳанд. Ҷавоб метавонад дар шакли хаттӣ, электронӣ, тавассути алоқаи телефонӣ (мобилӣ) ва ё дар шакли шифоҳӣ дода шавад. Дар сурати додани ҷавоби шифоҳӣ ва электронӣ ба варақаҳои бақайдгирии назорати қайди дахлдор гузошта мешавад. Шохиси ҷавоб аз шохиси бақайдгирӣ ва рақами парванда (аз рӯи феҳрист) иборат буда, ба он мукотиба аз рӯи ҳамин масъала дӯхта мешавад. Мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳамон вақт ҳалшуда ҳисоб меёбанд, ки агар ҳамаи масъалаҳои дар онҳо

ба миён гузошташуда баррасӣ шуда, аз рӯи онҳо чораҳои зарурӣ дида шудаанд ва мутобиқи қонунгузори амалкунанда ба онҳо ҷавобҳои пурра дода шуда бошанд. Мазмуни мухтасари ҷавоб аз рӯи мурочиат, инчунин сана ва рақами он дар дафтар ва варақаҳои бақайдгирии назоратӣ навишта мешаванд. Мурочиатҳои баррасишуда якҷоя бо мукотибаи ба онҳо тааллуқдошта аз рӯи тартиби муқарраршуда дар бойгонии мақомоту ташкилотҳои дахлдор нигоҳ дошта мешаванд.

10. Роҳбарон ва ё бо супориши онҳо шахсони дигари мансабдори мақомоту ташкилотҳои дахлдор мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва мулоҳизаҳои амалии дар онҳо баёнёфтаре ба мақсади сари вақт ошкор ва бартараф намудани вайронкунии ҳуқуқу манфиатҳои бо қонун муҳофизатшавандаи шаҳрвандон, инчунин такмил додани қори мақомоту ташкилоти дахлдор, мунтазам таҳлил ва ҷамъбаст менамоянд. Мавдро барои таҳлил ва ҷамъбаст шахсони мансабдори пешбарандаи коргузори аз рӯи мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ тайёр мекунад ва онҳоро дар шакли маълумотномаҳои таҳлилий ба расмият дароварда, ба роҳбарони мақомоту ташкилотҳои дахлдор ҳар сол то 10 январ пешниҳод менамоянд. Шаклҳои ҳисоботи оморӣ ва дастурамал оид ба тартиби ҷамъоварӣ дар барномаи корҳои оморӣ, ки ҳар сол бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад, пешбинӣ карда мешаванд. Маълумотномаҳои таҳлилий аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба омор таҳия ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешаванд.

11. Мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва: ҳуқуқӣ бояд баъди ҳалли онҳо ба шахсони мансабдоре, ки аз рӯи онҳо коргузори пеш мебаранд, бо ҳамаи маводи ба онҳо тааллуқдошта ва нусхаи варақаи бақайдгирии назоратӣ барои ба таври мутамарказ тартиб додани парванда ва картотека баргардонидани шаванд. Тартиб додан ва дар пешбурди иҷрокунанда нигоҳ доштани парвандаҳо манъ аст. Ҳар як мурочиат баъди ҳалли ниҳой ва иҷрои он бояд навиштаҷоти «ба парванда» дошта, он аз тарафи шахси мансабдори ин қарорро қабулкарда шахсан имзо карда шавад. Мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, нусхаҳои ҷавобҳои вобаста ба ҳалли онҳо, инчунин ҳуҷжатҳо оид ба қабули шахсии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (намояндагони онҳо) мувофиқи феҳристи тасдиқшудаи парвандаҳои мақомоту ташкилоти дахлдор дар парванда ба тартиб андохта мешаванд. Ҳуҷжатҳо дар ин парвандаҳо аз рӯи тартиби хронологӣ ё алифбой ҷойгир карда мешаванд. Ҳар як мурочиат ва ҳамаи ҳуҷжатҳои вобаста ба ҳалли он дар парванда гурӯҳи мустақилро ташкил менамоянд. Дар мавриди гирифтани мурочиати такрорӣ ё пайдо шудани ҳуҷжатҳои иловагӣ, онҳо ба ҳамин гурӯҳи ҳуҷжатҳо дӯхта мешаванд. Ҳангоми ба тартиб андохтани парвандаҳо дурустии дар парванда ҷой додани ҳуҷжатҳо, пуррагии (комилӣ) онҳо тафтиш карда мешавад. Мурочиатҳои ҳалнашудаи шаҳрвандон, инчунин

хуччатҳои нодуруст ба тартиб андохташударо ба парванда дӯхтан манъ аст. Муқоваи парванда бояд мувофиқи стандарти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шавад. Баъди ҳаллу фасл шудани мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дӯхтани мавод аз рӯи онҳо бо ду тарз амалӣ карда мешавад:

- дӯхтани маводи мазкур ба феҳристи парвандаҳо;
- чамъ овардани ҳар як мавод дар ҷузғирӣ алоҳида.

12. Мақомоту ташкилотҳои дахлдор мурочиатҳоро нигоҳ дошта, онҳоро ҳамчун маълумотнома ё бо дигар мақсадҳо истифода мебаранд. Масъулият барои нигоҳ доштани хуччатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба зиммаи роҳбарони мақомоту ташкилотҳои дахлдор ва шахсони мансабдори бо ҳамин категорияи хуччатҳо коркунанда вогузор карда мешавад. Муҳлати нигоҳ доштани хуччатҳо оид ба мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мувофиқи тартиби муқарраршудаи рӯйхатҳои тасдиқшудаи хуччатҳои, ки дар фаъолияти мақомоту ташкилотҳои дахлдор ба вучуд меояд, муайян карда мешавад. Чун қоида, муҳлати панҷсолаи нигоҳ доштани мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ аз тарафи комиссияи экспертию санҷишӣ муайян карда мешавад, яъне пас аз гузаштани муҳлати панҷсолаи нигоҳ доштани мурочиатҳо хуччатҳо аз нав баррасӣ шуда, муҳлати ниҳии нигоҳдории онҳо муайян карда мешавад ё қарор дар бораи несткунии онҳо бароварда мешавад.

13. Парвандаҳои, ки доимӣ, инчунин дарозмуддат (зиёда аз 10 сол) нигоҳ дошта мешаванд, ба бойгонии мақомоту ташкилотҳои дахлдор баъди як соли анҷом ёфтани коргузориҳои онҳо супорида мешаванд. Парвандаҳои, ки муваққатан (то 10 сол) нигоҳ дошта мешаванд, бо салоҳдиди роҳбари мақомоту ташкилоти дахлдор ба бойгонӣ супорида мешаванд.

14. Назорати сари вақт баррасӣ ва ҳал намудани мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар мақомоту ташкилотҳои дахлдор ба зиммаи роҳбари онҳо гузошта мешавад, ки онҳо вазифадоранд сари вақт, дуруст ва пурра дида баромадани мурочиатҳо, иҷро намудани қарорҳои, ки аз рӯи онҳо қабул карда шудаанд, таъмин намоянд.

Замимаи № 1
ба Тартиби коргузорӣ
ва баҳисобгирии оморӣ оид
ба мурочиатҳои шахсони воқеӣ
ва ҳуқуқӣ

**Шакли варақаи бақайдгирии назоратӣ
(дастур барои пуркунӣ замима мегардад)**

0229140 варақаи бақайдгирии назоратӣ

Мурочиаткунанда _____
_____ (насаб, ном ва номи падар, суроға, телефон)

Мурочиати пештара № _____ аз № _____

Намуди мурочиат, шумораи варақҳо _____

Муаллиф, сана, шохиси мактуби ҳамроҳ фиристодашаванда _____

Сана, шохиси воридшавӣ _____

Мазмуни мухтасар _____

Иҷрокунандаи масъул _____

Амри хатгӣ

Муаллифи амри хатгӣ

Мухлати иҷро _____

Чараёни ичро

Санаи ба ичро
додан

Ичрокунанда

Қайд дар бораи
ҷавоби пешакӣ
ё пурсиши иловагӣ

Қайдҳои
тафтишӣ

Сана, шохиси ичро (ҷавоб) _____

Гиранда _____

Мазмун _____

Аз назорат гирифта шуд

Имзои назораткунанда

Парвандаи _____

Чилди _____

Варақи _____

Хазинаи _____

рӯйхати _____

парвандаи _____

Замимаи №2
ба Тартиби коргузорӣ ва
баҳисобгирии оморӣ оид
ба муроҷиатҳои шахсони
воқеӣ ва ҳуқуқӣ

**ДАФТАРИ БАҲИСОБГИРИИ ОМОРИИ
МУРОҶИАТҲОИ ХАТТИИ ШАХСони ВОҚЕИ**

Рақами тартибӣ	Санаи воридшавӣ	Насаб, ном ва номи падар	Суроғай маҳалли истиқомат	Мухтавои муроҷиат	Ба кучо ва ба кӣ барои баррасӣ дода шуд	Натиҷаи баррасӣ ва санаи иҷро	Қайд дар бораи муроҷиати такрорӣ

Замимаи № 3
ба Тартиби коргузорӣ ва
баҳисобгирии оморӣ оид
ба мурочиатҳои шахсони
воқеӣ ва ҳуқуқӣ

**ДАФТАРИ БАҲИСОБГИРИИ ОМОРИИ
МУРОЧИАТҲОИ ХАТТИИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ**

Рақами тартибӣ	Сана ва рақами воридшавӣ	Номи пура	Суроғи маҳалли ҷойгир шавӣ	Сана ва рақами содиротӣ	Мухтавои мурочиат	Ба кучо ва ба кӣ Барои барассӣ дода шуд	Натиҷаи баррасӣ	Қайд дар бораи мурочиати такрорӣ

Замимаи № 4
ба Тартиби коргузорӣ ва
баҳисобгирии оморӣ оид
ба мурочиатҳои шахсони
воқеӣ ва ҳуқуқӣ

**ДАФТАРИ БАҲИСОБГИРИИ ОМОРИИ
МУРОЦИАТҲОИ ЭЛЕКТРОНИ**

Рақами тартибӣ	Сана ва рақами воридшавӣ	Насаб, ном ва номи падари шахси воқеӣ ва номи пураи шахси ҳуқуқӣ	Суроғи почтаи электронии мурочиаткунанда	Мухтавои мурочиат	Ба кучо ва ба кӣ барои баррасӣ дода шуд	Натиҷаи баррасӣ	Сана ва рақами содироти тавассути кадом почтаи электронӣ	Қайд дар бораи мурочиати такрорӣ

Замимаи № 5
ба Тартиби коргузорӣ
ва баҳисобгирии оморӣ оид
ба муроҷиатҳои шахсона
воқеӣ ва ҳуқуқӣ

**ДАФТАРИ БАҲИСОБГИРИИ ОМОРИИ МУРОҶИАТҲОИ
АЛОҚАИ ТЕЛЕФОНӢ (МОБИЛӢ)**

Рақами тартибӣ	Рақами телефони муроҷиаткунанда	Насаб, ном ва номи падари шахси воқеӣ ва номи пурраи шахси ҳуқуқии муроҷиаткунанда	Суроғи маҳалли истиқомати шахси воқеӣ ва маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ	Муҳтавои муроҷиат	Суроғи почтаи электронӣ	Ба кучо ва ба кӣ барои баррасӣ дода шуд	Натиҷаи баррасӣ	Сана ва рақами содирот, рақами телефон	Қайд дар бораи муроҷиати такрорӣ

ДАСТУР БАРОИ ПУР КАРДАНИ ВАРАҚАИ БАҚАЙДГИРИИ НАЗОРАТӢ (ВБН)

1. Тарафи пеши варақаи бақайдгирии назоратӣ:

а) Мурочиаткунанда – насаб, ном, номи падар, ҷойи истиқомат ё қор, телефони тамос бо мурочиаткунанда;

б) Мурочиатҳои пештара – сана ва шохисҳои бақайдгирии мурочиатҳои пештараи мурочиаткунанда;

в) Намуди ҳуҷҷат – мурочиате, ки ба воситаи почта дохил гардидааст ё ҳангоми қабули шахси дода шудааст ва миқдори варақаҳои он;

г) Муаллиф, сана, шохиси мактуби ҳамроҳ, фиристодашаванда – номи ташкилоте, ки мурочиатро фиристодааст;

д) Сана, шохиси воридшавӣ – санаи воридшавии мурочиат (ба воситаи почта ё ҳангоми қабули шахси ва шохисҳои бақайдгирии онҳо);

е) Мазмуни мухтасари мурочиат;

ё) Иҷроқунандаи масъул – номи ташкилот ё воҳиди сохторие, ки барои ҳалли мурочиат масъул мебошад;

ж) Амри хаттӣ – аз ҳуҷҷат кӯчонда мешавад ё ҳангоми қабули шахси навишта мешавад;

з) Муаллифи амри хаттӣ – вазифа, ному насаб ва номи падари роҳбар, муаллифи амри хаттии аввала;

и) Муҳлати иҷро – мувофиқи амри хаттӣ ё муҳлатҳои иҷрои бо қонунгузорӣ муқарраршуда нишон дода мешавад. Қайд дар бораи тағйир додани муҳлат дар хаттӣ ояндаи сатр бо нишон додани муҳлати нав, вазифа ва насаби роҳбарс, ки дар бораи тағйир додани он қарор қабул кардааст, гузошта мешавад;

й) Дар қунҷи рости боло ҳангоми бақайдгирии мурочиатҳои такрорӣ муҳри «такрорӣ» гузошта мешавад.

2. Пушти варақаи бақайдгирии назоратӣ:

а) Ҷараёни иҷро;

б) Сутуни «Санаи додан барои иҷро» – санаи супоридани ҳуҷҷат ба иҷроқунандаи бевосита нишон дода мешавад;

в) Сутуни «Иҷроқунанда» – ному насаб ва номи падар, телефони иҷроқу нандаи бевосита (сутунҳо ҳар дафъа ҳангоми ҳаракати ҳуҷҷат пур карда мешаванд):

г) Сутуни «Қайд дар бораи ҷавоби пешакӣ ё пурсиши иловагӣ» гиранда, сана, шохис, мазмуни мухтасари ҷавоби пешакӣ ё пурсиш;

д) Сутуни «Қайдҳои назоратӣ» – қайдҳои дар бораи хотиррасонкунӣ, вазъияти иҷро ва ғайра;

е) Сана, шохиси иҷро – сана ва шохиси бақайдгирии ҳуҷҷате, ки аз рӯи онҳо қарори охири қабул карда шудааст;

ё) Гиранда – ҳамаи гирандаҳое, ки ба онҳо хуччатҳо бо қарорҳои охири ғристода шудаанд, нишон дода мешаванд;

ж) Мазмун – сарлавҳаи хуччати асосӣ бо нишон додани қарори қабулкардашуда (қонеъ гардонида шуд, рад карда шуд, фаҳмонда дода шуд):

з) Аз назорат гирифт – вазифа, ному насаб ва номи падари роҳбар ё шахси дигари мансабдоре, ки дар бораи аз назорат гирифтани хуччат қарор қабул кардааст;

и) Имзои назораткунанда – имзои шахси масъул барои назорат аз рӯи мурочиатҳо;

й) Парвандаи _____, чилди _____, варақи _____, шохиси парванда аз рӯи феҳрист, рақами чилд ва варақаҳо (баъди ҳалли масъала ва ба парванда дӯхтан гузошта мешавад);

к) Ҳазинаи рӯйхати парвандаи баъди ба бойгонӣ супоридани парванда гузошта мешавад.

3. Тавсия дода мешавад, ки андозаи варақаҳо А5 (148×210 мм) ва А6 (105×148 мм) бошад.

4. Дар мавриди истифода бурдани техникаи электронӣ ҳисоббарорӣ ҳангоми ташкили коргузорӣ аз рӯи мурочиатҳои шахсонӣ воқеӣ ва ҳуқуқӣ варақаҳои бақайдгирии назоратиеро истифода бурдан мумкин аст, ки онҳо барои истифодаи воситаҳои техникаи ҳисоббарорӣ муносиб мебошанд.

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 28 июли соли 2017, №358

ш. Душанбе

**«Дар бораи Дастурамали намунавии коргузорӣ
дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона ва
дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

Мутобиқи моддаҳои 56 ва 57 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Дастурамали намунавии коргузорӣ дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона ва дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, муассиса, корхона ва дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси Дастурамали намунавӣ дастурамалхон мушаххаси коргузорӣ таҳия ва тасдиқ намоянд ва коргузорию ҷориро қатъиян тибқи он ба роҳ монанд.

3. Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон яқчо бо Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади беҳтар намудани ташкили кори ҳуҷҷатгузорӣ ва коргузорӣ тибқи Дастурамал омӯзиши кормандони воҳидҳои сохтории коргузорию мақомоти ба низоми хизмати давлатӣ дохилбударо ба роҳ монад.

4. Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бойғониҳои давлатии вилоятҳо курсҳои доимамалкунандаи такмили ихтисоси кормандони воҳидҳои сохтории коргузорию муассиса, корхона ва дигар ташкилотҳо бо муҳлати як моҳи таълимии аз истеҳсолот ҷудо ба таври шартномавӣ ташкил намояд.

5. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2008, № 585 «Дар бораи тасдиқи Дастурамали намунавии коргузорӣ дар вазорату кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳо, ташкилотҳо ва корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит доништа шавад.

Раиси
Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «28» июли соли 2017, №358
тасдиқ шудааст

**ДАСТУРАМАЛИ НАМУНАВИИ КОРГУЗОРӢ
ДАР МАҚМОТИ ДАВЛАТӢ, МУАССИСА, КОРХОНА
ВА ДИГАР ТАШКИЛОТҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**
(Бо тағйирот аз 29.04.2020, №244)

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дастурамали намунавии коргузорӣ дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона ва дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Дастурамал) коидаҳои ба роҳ мондани коргузорӣ ва назоратро муқаррар карда, кор бо ҳуччатҳоро аз лаҳзаи ворид ё таҳия шуданашон то вақти барои нигоҳдорӣ ба бойгонӣ супоридани онҳо дар вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, муассиса, корхона ва дигар ташкилотҳо (минбаъд – ташкилотҳо) ба низом медарорад.

2. Дастурамал бо мақсади дуруст ба роҳ мондани коргузорӣ, мусоидат ва сари вақт иҷро намудани қарор, дастуру супоришҳои мақомоти болоӣ, амру фармонҳои роҳбарият, ҳуччатҳои хизматӣ таҳия гардида, барои кормандони дастгоҳҳои ташкилотҳо коидаҳои ягонаи омода намудани ҳуччатҳо, барасмиятдарорӣ, баҳисобгирӣ, истифодабарӣ, назорат ва нигоҳдории онҳоро муқаррар менамояд.

3. Уҳдадориро оид ба риояи талаботи Дастурамал ба зиммаи сарраёсат, раёсат, шуба, бахши коргузори (минбаъд – воҳиди сохтори коргузорӣ) ташкилотҳо гузошта мешавад. Ҳамаи кормандони ташкилот бояд бо тартиби кор бо ҳуччатҳо шинос карда шуда, уҳдадоранд, ки талаботи дастурамали коргузориро риоя ва иҷро намоянд. Ҳангоми иваз гардидани корманди масъули дастгоҳи ташкилот, ҳуччат ва дигар маводи коргузорӣ (муҳр, штамп ва ғайраҳо) бо санад супорида мешаванд.

4. Дар асоси Дастурамали мазкур ташкилотҳо бояд дастурамалҳои коргузори соҳавӣ таҳия намоянд.

5. Тартиби коргузорӣ дар Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, судҳо ва Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқи дахлдор ба танзим дароварда мешавад.

6. Тартиби кор бо хуччатҳои дорои маълумоти сирри давлатӣ тибқи Дастурамал оид ба таъмини низоми махфият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи ҳифзи сирри давлатӣ ба амал бароварда мешавад.

7. Коргузорӣ оид ба аризаҳо, дархостҳо, таклифҳо ва шикоятҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ» ва «Тартиби коргузорӣ ва баҳисоб гирии омӯрӣ оид ба мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ» амалӣ мегардад.

8. Коргузорӣ дар ташкилотҳо мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» анҷом дода мешавад.

2. ОМОДА ВА БА РАСМИЯТ ДАРОВАРДАНИ ҲУЧЧАТҲОИ ХИЗМАТӢ

§ 1. Ҳуҷчатгузорӣ дар фаъолияти идоракунӣ

9. Ҳуҷчатгузорӣ дар фаъолияти идоракунӣ мувофиқи тартиби муқарраргардида аз сабти иттилооти зарурӣ барои идоракунӣ, яъне аз ташкили кори ҳуҷчатнигорӣ иборат аст.

10. Маҷмӯи намудҳо ва гуногунии ҳуҷчатҳо дар асоси табиноти мақсаднокии ҳар як ҳуҷчат муайян карда мешавад.

11. Тибқи тартиби мавҷуда дар ташкилот ҳуҷчатҳои ташкилию амрдиҳӣ (қарорҳо, фармонҳо, фармоишҳо, низомномаҳо, дастурамалҳо, санадҳо, хулосаҳо, гузоришҳо, мактубҳо) ва ҳуҷчатҳои ба ин гурӯҳ мансубнабуда, яъне ҳуҷчатҳои омӯрӣ, молиявӣ, лоиҳавӣ-тарҳсозӣ, тиббӣ ва ғайра таҳия карда мешаванд.

12. Ҳуҷчатҳои омӯрӣ, молиявӣ, лоиҳавӣ-тарҳсозӣ, тиббӣ ва дигар ҳуҷчатҳои махсус дар асоси талаботи санадҳои меъёрии дахлдор таҳия ва ба расмият дароварда мешаванд.

13. Фаъолияти идоракунии ташкилот бо роҳи қабули ҳуҷчатҳои дар шакли санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ба танзим дароварда мешавад.

§ 2. Қоидаҳои таҳия ва ба расмият даровардани ҳуҷчатҳои ташкилию амрдиҳӣ

14. Ҳуҷчатҳои ташкилию амрдиҳӣ мувофиқи стандартҳои давлатӣ таҳия ва ба расмият дароварда мешаванд. Ҳамаи ҳуҷчатҳои ташкилию амрдиҳӣ дар бланкҳои ягона тартиб дода мешаванд. Дар мавриде, ки агар маълумотномаҳо, ҳисоботҳо ва дигар ҳуҷчатҳо бо мактубҳои

хамроҳӣ тартиб дода шаванд, он гоҳ ин ҳуччатҳо дар бланкҳо ба расмӣ дароварда намешаванд. Истифодаи бланкҳои худсохт қатъиян манъ аст. Ҳуччатҳо дар бланкҳои ду андоза: А4 (210×297 мм) ва А5 (148×210 мм) чоп карда мешаванд. Бланкҳои андозаи А5 танҳо барои мактубҳои хамроҳӣ ва ҳуччатҳои, ки матни онҳо аз 8–10 сатри чопи компютерӣ зиёд нест, истифода бурда мешавад. Шақли бланкҳои ташкилот мувофиқи стандартҳои давлатӣ дар мувофиқа бо мақомоти давлатии бойгонӣ аз ҷониби роҳбари мақомот ва ташкилоти давлатӣ тасдиқ карда мешавад.

15. Ҳар як ҳуччат бояд дорои маҷмӯи муайяни нишонаҳои (реквизитҳои) дақиқ ва тартиби устувори ҷойгиршавии онҳоро дошта бошад. Теъдоди ниҳони нишонаҳо ва мавқеи ҷойгиршавии онҳоро стандарти давлатӣ муайян мекунад.

16. Тартиб ва ба расмӣ даровардани ҳуччатҳо риояи ҳатмии талаботи зеринро пешбинӣ менамояд: нишон додани намуди ҳуччат, номи ташкилот ва сарлавҳаи ҳуччат, гирандаи он, санагузори ҳуччат, гузоштани қайдҳои оид ба мувофиқакунии матни ҳуччат, тасдиқи ҳуччат (имзо ва тасдиқ кардан, гузоштани қайдҳои оид ба гардиш ва иҷрои ҳуччат, гузоштани муҳр (дар ҳолатҳои зарурӣ)).

17. Дар мавриди ирсол намудани ҷавоб дар баробари қайди рақами содира-рақам ва таърихи ҳуччатҳои воридотӣ низ зикр карда мешаванд. Замимаи ҳуччатҳо бояд пас аз матни он бо зикри миқдори varaқҳо номбар карда шаванд. Ҳуччатҳо набояд зиёда аз шаш суроғаи гуногун дошта бошанд. Ҳангоми ба зиёда аз шаш суроға фиристодани ҳуччатҳо барои ирсол дар varaқи алоҳида рӯйхат тартиб дода мешавад.

18. Номгузори ҳуччат бояд дар ҳар як ҳуччат, ба истиснои мактуб мавҷуд бошад, масалан: ФАРМОН, ФАРМОИШ, АМР, ПРОТОКОЛ, ҚАРОР, ГУЗОРИШ ва ғайра (ин унсур бо ҳарфҳои калон навишта мешавад).

19. Ба ҳар як ҳуччате, ки дар varaқи андозаи А4 таҳия мешавад, новобаста аз таъиноти он, сарлавҳа тартиб дода мешавад. Сарлавҳа бояд мухтасар ва дақиқ буда, ба саволи «Дар бораи ...», «Дар бораи таҷйир додани ...», «Дар бораи ҷудо намудани ...», «Дар бораи бекор кардани ...» ва ғайра ҷавоб дошта бошад. Агар дар ҳуччат якҷанд масъала инъикос гардад, он гоҳ сарлавҳаро ба таври ҷамъбаस्तкунанда тартиб додан мумкин аст. Дар барқияи телефонӣ, хабарномаҳо ва ҳуччатҳои, ки матни онҳо дар бланкҳои андозаи А5 чоп карда мешавад, сарлавҳа гузошта намешавад. Сарлавҳаро тартибдиҳандаи ҳуччат таҳия менамояд.

20. Ҳангоми омода ва ирсолӣ ҳуччат бояд қоидаҳои зерин риоя шаванд:

– хуччатҳо ба ташкилот, воҳиди сохтори он ё шахси мансабдори мушаххас ирсол карда мешаванд (воҳиди сохторӣ ё шахси мансабдор дар мукотибаи дохилиидоравӣ, мукотиба бо гирандагони доимӣ ва дар ҳолатҳои дигар, ки муайян намудани гирандаи дақиқ ягон душвориро ба амал намеорад, нишон дода мешавад);

– номи ташкилот ва воҳиди сохтори он дар шакли зерин нишон дода мешавад. Масалан:

Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ

– хангоми ирсол намудани хуччат ба шахси мансабдор номи ташкилот, вазифа, насаб, ном, номи падари гиранда чунин навишта мешавад.

Масалан:

Ба Вазорати меҳнат, муҳоҷират
ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сардори Хадамоти муҳоҷират

насаб, ном, номи падар

– хангоми ба роҳбарияти ташкилот ирсол намудани хуччат номи ташкилот бояд ба таркиби номи вазифавии гиранда ворид гардад.

Масалан:

Ба вазири фарҳанги
Ҷумҳурии Тоҷикистон

насаб, ном, номи падар

– хангоми ба гирандагони муваққати фиристодани хуччат нишонии почтаи гирандаи хуччат нишон дода мешавад.

Масалан: Корхонаи таъмири автомобили Душанбе,
734018, Душанбе, кӯчаи Ҷомӣ, № 15

– агар хуччат ба шахси алоҳида ирсол карда шавад, он гоҳ аввал дар он суроҷа, насаб, ном, номи падар ва баъд индекси почта нишон дода мешавад.

Масалан: 734024, ш. Турсунзода,
кӯчаи С. Айнӣ, бинои 15, утоқи 10.
Ба Асрорзода Икром Валӣ

21. Санаи хуччат санаи имзо ё тасдиқ шудани он мебошад.

22. Стандарти давлатӣ ду намуди навиштани санаро муқаррар намулдааст: пурра (масалаи: 17 январи соли 2017) ва мухтасар (17.01.17). Шакли нисбатан мувофиқ ба воситаи се чуфти рақамҳои арабии ба воситаи аломати нукта чудо гардида, мухтасар навиштани сана мебошад (чуфтҳои алоҳидаи рақамҳо рӯз, моҳ, солро ифода менамоянд). Агар рақами рӯз ва рақами тартибии моҳ якрақам бошанд, он гоҳ пеш аз рақам «сифр» гузошта мешавад, масалан: агар 3 феввали соли 2017 бошад, пас 03.02.17

навиштан лозим аст.

23. Ҳамаи қайдҳои хизмати дар ҳуччате, ки ба гардиши он вобаста аст, санагузорӣ ва бо ранги кабуд имзо карда мешаванд. Санаи қарорҳо, фармоишҳо, фармонҳо, мактубҳо, хулосаҳо, гузоришҳо ва маълумотномаҳо рӯзи ба имзо расидани онҳо мебошад. Санаи протоколҳо, санадҳо санаи гузаронидани чорабинӣ ба шумор меравад.

24. Ҳуччатҳо аз ҷониби як шахс бо ранги кабуд имзо карда мешаванд. Ду ва ё зиёда имзоҳо дар сурате гузошта мешаванд, ки барои тасдиқи мазмуни ҳуччат якчанд шахс масъул бошанд (санадҳо, ҳуччатҳои молиявӣ ва ғайра). Ҳуччатҳои содира барои имзо якҷоя бо маводе, ки дар асоси онҳо таҳия гардидаанд, бо хуруфи намунаи муқарраршуда, чопи тоза, бидуни таҳриру ислоҳ пешниҳод карда мешаванд ва мутобиқи талаботи Дастурамали мазкур бояд аз ҷониби тартибдиҳандагон ба таври дақиқ тафтиш карда шаванд.

25. Мувофиқакунии усули баррасии пешакӣ ва баҳогузориҳои лоиҳаи ҳуччат мебошад. Мувофиқакунии ҳалли дуруст ва ҳаматарафаи масъалаҳои сифати лоиҳаи ҳуччати омодашуда, мақсаднокӣ ва саривактии он, асоснокии сиёсӣ, иқтисодӣ ва илмӣ-техникии мундариҷаи он, мувофиқати лоиҳаи ҳуччати омодашуда бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунандаро таъмин менамояд.

26. Лоиҳаи ҳуччатҳо ҳам дар дохили ташкилот (бо воҳидҳои сохторӣ, шахсони мансабдор ва кумитаи иттифоқи касаба) ва ҳам берун аз он (бо дигар ташкилотҳо) мувофиқа карда мешаванд.

27. Шакли мувофиқакунии дохилии лоиҳаи ҳуччат манзурӣ (виза) гузоштани он мебошад. Манзурӣ дар худ имзои шахсии хонои шахси ҳуччатро имзокарда ва санаи онро дар бар мегирад. Ҳангоми зарурат вазифа ва насаб, ном, номи падари шахси манзурӣ гузоштаро нишон додан мумкин аст.

Масалан: Сармуҳосиб имзо насаб, ном, номи падар

15.12.16

28. Эрод ё илова ба ҳуччат, агар онҳо мавҷуд бошанд, дар варақи алоҳида оварда мешаванд, дар лоиҳаи ҳуччат бошад, чунин манзурӣ гузошта мешавад:

Сармуҳосиб имзо насаб, ном, номи падар Эродҳо замима мегарданд. 15.12.16

29. Чун қоида, манзуриҳо дар қисми поёнии нусхаи якуми лоиҳаи ҳуччат баъди нишонаи «имзо» гузошта мешаванд. Агар ба ҳуччат аз тарафи якчанд нафар манзурӣ гузошта шавад, дар он сурат манзуриҳо пайи ҳам мувофиқи тартиби гузоштани онҳо ҷойгир карда мешаванд.

30. Мувофиқаи берунӣ бо муҳр ё маълумотнома оид ба мувофиқакунии ба расмият дароварда мешавад.

31. Мухри мувофиқакунии берунӣ дар худ чунин унсурҳоро дар бар мегирад: калимаҳои «МУВОФИҚА ШУД», номи вазифа, имзои шахсӣ, насаб, ном, номи падари шахсе, ки бо он ҳуҷҷат мувофиқа мешавад ва санаи мувофиқа. Масалан:

МУВОФИҚА ШУД
Вазири молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон

имзо насаб, ном, номи падар

5 феввали соли 2017

ё Бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа шуд (мақтуб аз 05.02.17, №124-1).

32. Мухри мувофиқаи беруна дар варақаи унвонии ҳуҷҷат гузошта мешавад.

33. Имзо унсури ҳатмии ҳуҷҷат мебошад, ки масъулияти шахси ба ҳуҷҷат имзогузоштаро нисбат ба мундариҷа ва қонунӣ будани он ифода менамояд.

34. Ба ҳуҷҷати ирсолшаванда танҳо роҳбари ташкилот имзо мегузорад. Дар ҳолати набудани роҳбар, ба ҳуҷҷат муовини он имзо гузошта метавонад. Ба ҳуҷҷатҳои молиявӣ роҳбари ташкилот ё шахси бо қонун ваколатдоршуда ва сармуҳосиб бо ранги кабуд имзо мегузорад.

35. Дар ҳуҷҷат танҳо ба нусхаи якуми он бо ранги кабуд имзо гузошта мешавад. Ҳангоми ба унвони роҳбарони аввали мақомот ва ташкилоти давлатӣ ё ташкилоти хориҷӣ ирсол мамудани ҳуҷҷат, дар парвандаи воҳиди дахлдори сохтории ташкилот мутобиқи феҳристи парвандаҳо нусхаи дуюми асл боқӣ монда, нусхаи якуми асл аз ҷониби воҳиди сохтории коргузорӣ ба таври инфиродӣ фиристода мешавад. Дар ҳолатҳои бисёрсурочавӣ бошад, ҳуҷҷатҳо ба сурочаҳо дар шакли нусха фиристода шуда, нусхаи аслии онҳо дар воҳидҳои сохтории мақомот ва ташкилоти давлатӣ тибқи феҳристи парвандаҳо нигоҳ дошта мешавад.

36. Ба таркиби имзо нишон додани мансаби шахси ба ҳуҷҷат имзогузошта, имзо ва насаб, ном, номи падар дохил мешаванд. Масалан: Директор имзо насаб, ном, номи падар

37. Ҳангоми имзои ҳуҷҷати тартибдодаи комиссия на вазифаи шахсони ҳуҷҷатро тартиб дода, балки тақсимои вазифаҳои онҳо дар комиссия нишон дода мешаванд. Насаб, ном, номи падари раиси комиссия алоҳида навишта, ном, номи падари аъзои комиссия бошад, бо тартиби алифбой номбар карда мешаванд. Масалан:

Раиси комиссия имзо насаб, ном, номи падар

Аъзои комиссия: имзо насаб, ном, номи падар

имзо насаб, ном, номи падар

ва ғайра.

38. Ба протоколҳои чаласаҳои мақомоти машваратӣ раиси мақомоти машваратӣ имзо мегузорад.

39. Тасдиқ унсури махсуси тасдиқи ҳуччат баъди имзо шудани он мебошад, ки интишори амали онро ба шахсони мансабдор иҷозат медиҳад.

40. Ҳуччате, ки бояд тасдиқ шавад, танҳо аз лаҳзаи тасдиқ шуданаш эътибори ҳуқуқӣ пайдо менамояд.

41. Ҳуччатҳоро роҳбари ташкилот ё муовини ӯ, агар ҳалли масъалаи дар ҳуччат дарҷгардида ба ваколати ӯ дохил шавад, тасдиқ менамояд.

42. Унсурҳои шакли тасдиқ калимаҳои «Тасдиқ мекунам», номи вазифа, имзои шахсӣ, насаб, ном, номи падари шахси ҳуччатро тасдиқкарда, санаи тасдиқ ба ҳисоб мераванд. Масалан:

Тасдиқ мекунам
Директори ҷамъияти дорои
масъулияти маҳдуди «Шарбатҳо»
_____ насаб, ном, номи падар

ИМЗО

15 июли соли 2016

43. Ҳангоми бо санади ҳуқуқи тасдиқ кардани ҳуччат, он дар шакли зерин нишон дода мешавад. Масалан:

Бо фармони директори ҷамъияти дорои
масъулияти маҳдуди «Шарбатҳо»
аз 5 майи соли 2016, № 10
тасдиқ шудааст

44. Ба ҳуччатҳое, ки асли будани онҳо тасдиқи махсусро талаб менамоянд, ба ҷайр аз имзо, муҳр низ гузошта мешавад.

45. Муҳр ба ҳуччатҳои дорои хусусияти моддию молиявӣ, маълумотномаҳо, шаҳодатномаҳо, дафтарчаҳои меҳнатӣ, инчунин дар ҳолатҳои зарурӣ ба дигар ҳуччатҳо низ гузошта мешавад. Нақши муҳр бояд номгӯи вазифа ва имзои шахсиро дар бар гирад. Гузоштани муҳри нишондор дар ҳамаи ҳолатҳои тасдиқи ҳуқуқи шахрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ, тасдиқи масрафи маблағ ва арзишҳои моддӣ, ҳамчунин шартномаҳо ва эътимодномаҳо зарур аст. Муҳре, ки дар он номи ташкилот ва ё воҳиди сохтории он сабт шудааст, дар нусхаҳои ҳуччатҳои амрдихандаи ба дигар сурӯчаҳо фиристодашаванда гузошта мешавад. Руйхати ҳуччатҳое, ки бояд бо муҳри дорои нишони давлатӣ тасдиқ карда шаванд, инчунин тартиби тайёр, истифода ва нигоҳдории муҳрҳо бо санади роҳбари ташкилот тасдиқ карда мешавад.

§ 3. Талабот нисбат ба ҳуччатҳои тавассути таҷҳизоти компютерӣ омодашуда

46. Омода намудани ҳуччатҳо бо усули чопи компютерӣ ё воситаҳои техникаи электронӣ мувофиқи талаботи стандарти давлатӣ амалӣ мешавад.

47. Дар ҳуҷчат ҳамаи нишонаҳо бояд дар доираи ҳудудҳое, ки варақанамунаи стандарти давлатӣ муқаррар кардааст, ҷойгир карда шаванд.

48. Ҳангоми ирсоли ҳуҷчат бояд қоидаҳои зерин ва андозаи ҳошияҳо хатман риоя шаванд:

– мактуб дар лифофа фиристода шавад;

– бо ҳуруфи Times New Roman бо истифодаи алифбои тоҷикӣ андозаи 16 ба номи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва андозаи 14 ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорату идораҳо пешниҳод шавад (қарори Ҳукумати ҚТ аз 29.04.2020 № 244) ;

– саҳифабандӣ кардани ҳуҷчатҳое, ки аз 1 саҳифа зиёданд;

– истифодаи ҳуруфи муқаррарӣ бе ҳарфҳои ҷафс;

– меъёри ҳудуди бланк дар варақи ҷопӣ: аз боло 1,5 см; аз чап 2,5 см; аз поён, барои андозаи А4 – на камтар аз 4 см (замимаи 1, барои гузоштани муҳри вазорат ё идораи гирандаи мактуб) ва барои андозаи А5 – на камтар аз 1 см.

49. Матни ҳуҷчат бо фосилаи як ё якуними байнисатри ҷоп карда мешавад.

50. Сатри аввали ҳар як сарсатри матн бо гузоштани фосилаи муайян аз ҳудуди ҳошияи чап ҷоп карда мешавад.

51. Дар ҳолатҳои зарурӣ дар баробари ҳуҷчати ирсолшаванда шакли электронии он низ пешниҳод карда мешавад.

§ 4. Тартиби таҳия ва ба расмият даровардани протоколҳо

52. Дар ҷаласаҳои мақомоти машваратӣ, машваратҳо ва маҷлисҳои гузаронидашаванда бояд протоколҳо тартиб дода шаванд. Протоколҳои ҷаласаҳои мақомоти машваратӣ дар давоми соли тақвимӣ рақамгузори карда мешаванд.

53. Матни протокол бояд аз ду қисм иборат бошад: муқаддимавӣ ва асо сӣ. Дар қисми муқаддимавии протоколи ҷаласаҳои мақомоти машваратӣ, машваратҳо шумораи умумии иштирокчиён, шумораи шахсони ба ҷаласа даъватшуда, рӯзномаи ҷаласа, ҳайати раёсат, насаб, ном, номи пада ри раис ва котиби маҷлис, бо номгӯи масъалаҳои баррасишаванда, нишон додани вазифа ва насаб, ном, номи падари маърузачиён зикр карда мешавад.

54. Агар шумораи шахсони даъватшуда ба ҷаласаи мақомоти машваратӣ, машварат, ҷаласа аз 5 нафар зиёд бошад, он гоҳ руйхати онҳо дар шакли ҳуҷчати алоҳидаи замимашаванда ба протокол тартиб дода мешавад.

55. Қисми асосии протоколи ҷаласаи мақомоти машваратӣ, машварат ва маҷлис бояд аз фаслҳои мутобик ба бандҳои рӯзнома иборат бошад.

56. Матни ҳар як фасли асосӣ бояд аз таркибҳои: шунда шуд, баромад карданд, қарор кард, таркиб ёфта бошад.

57. Пас аз калимаҳои «ШУНИДА ШУД» рақами тартибии масъалаи рӯзнома гузошта мешавад.

58. Калимаҳои «ШУНИДА ШУД» бо ҳарфҳои калон, аз ҳошияи тарафи чап чоп карда шуда, баъди он аломати баён гузошта мешавад: дар сатри дигар бо сарсатр насаб, ном, номи падари маърузақунанда ва дар кавсайд (маъруза замима мегардад) нишон дода мешавад.

59. Дар фасли «БАРОМАД ҚАРДАНД»-и протокол, мазмуни ҳамаи баромадҳо ва саволу ҷавоб ба онҳо ва маълумотҳо зикр карда мешаванд.

60. Баъди ба охир расидани баромадҳо қарор оид ба масъалаи якуми рӯзнома навишта мешавад.

61. Протоколҳои ҷаласаҳои мақоми машваратӣ ва машваратҳоро ба таври кӯтоҳ низ ба расмият даровардан мумкин аст.

62. Дар шакли кӯтоҳи протокол дар қисмати асосии он мазмуни баромадҳо баён нашуда, танҳо номгӯи масъалаҳои баррасишаванда бо зикри насаб, ном, номи падари маърузачиён, баромадқунандагон ва қарорҳои қабулгардида нишон дода мешаванд.

63. Протоколҳои ҷаласаҳои мақоми машваратӣ дар бланкҳо чоп карда шуда, аз тарафи раиси мақоми машваратӣ имзо карда мешаванд, ба протоколҳои машваратҳо шахсе, ки онро гузаронидааст, имзо мегузорад, ба протоколҳои маҷлисҳо бошад, раис ва котиби он имзо мегузорад.

§ 5. Тартиби таҳия ва ба расмият даровардани фармоишҳо

64. Номи фармоиш ба таври мухтасар бояд мазмуни онро инъикос намуда, дар маркази варақаи фармоиш оварда мешавад.

65. Матни фармоиш аз ду қисм иборат аст: муқарраротӣ ва амрдиҳӣ. Дар қисми муқарраротӣ асосҳо ва омилҳои, ки боиси таҳияи фармоиш гардидаанд, баён шуда, дар қисми амрӣ, бошад, амалҳои фармоишӣ номбар карда мешаванд. Агар фармоиш дар асоси ҳуҷҷати дахлдори мақоми болоӣ бароварда шавад, он гоҳ дар қисми муқарраротӣ ном, рақам, сана ва номи ин ҳуҷҷат оварда мешавад.

66. Қисми амрдиҳии фармоиш бо калимаҳои «ФАРМОИШ МЕДИҲАМ» оғоз ёфта, яққоя бо матн бо ҳарфҳои калон навишта шуда, дар охири он аломати баён гузошта мешавад. Ҷорабиниҳои пешбинишуда, дар бандҳо ҷой дода мешаванд, ки бо рақамҳои арабӣ рақамгузори карда мешаванд. Ҳар як бандро бо нишон додани иҷроқунандаи мушаххас оғоз намудан лозим аст. Сипас амалҳои фармоишӣ баён гардида, муҳлати иҷро нишон дода мешавад.

67. Лоихаи фармоиш бо воҳидҳои сохторӣ ё шахсони мансабдори дахлдор мувофиқа карда мешавад. Манзурии мувофиқа дар нусхаи якуми лоиха гузошта мешаванд. Ба лоихаи омодашудаи ниҳой танҳо шахси мансабдоре, ки ба фармоиш имзо мегузорад, метавонад таҷйирот ворид намуда, дар як вақт санаи онро гузорад.

68. Фармоишҳо дар давоми соли тақвими рақамгузорӣ карда мешаванд.

§ 6. Тартиби таҳия ва ба расмият даровардани маълумотномаҳо ва гузоришҳо

69. Матни маълумотнома ва гузориш бояд аз ду қисми асосӣ иборат бошад. Дар қисми якум далелҳое, ки барои тартиб додани ҳуҷҷат асос шудаанд ва дар қисми дуюм хулоса ва пешниҳодҳо баён карда мешаванд.

70. Сана ё давраи вақти мансуб ба маълумоти дар маълумотнома ё гузориш баёнгардида бояд ба сарлавҳа ворид карда шаванд. Масалан: «Дар бораи тайёр намудани кадрҳо то 01.05.16».

71. Маълумотнома ва гузоришҳои содиротӣ дар бланкҳо чоп карда, аз тарафи роҳбарият имзо карда мешаванд. Матлумотнома ва гузоришҳои дохилӣ дар варақи тозаи қочази андозаи А4 чоп карда, аз тарафи мураттиби онҳо имзо карда мешаванд.

72. Маълумотномаҳо, ки бо дархости шаҳрвандон дода мешаванд, дар бланкҳо тартиб дода шуда, аз тарафи роҳбарият имзо ва бо муҳр тасдиқ карда мешаванд.

§ 7. Тартиби таҳия ва ба расмият даровардани санадҳо

73. Матни санад бояд аз ду қисм иборат бошад: муқаддимаӣ ва муқарраротӣ.

74. Дар қисми муқаддимаӣ асосҳо барои тартиб додани санад нишон дода, тартибдиҳандагон ва иштирокчиён номбар карда мешаванд. Баъди калимаи «Асос» ҳуҷҷати амрдиҳӣ ё амри шифоҳӣ оид ба гузаронидани чорабиниҳои санадшаванда нишон дода мешавад. Баъди калимаҳои «Тартиб дода шуд» вазифа ва насаб, ном, номи падари шахсони иштирокдошта ҳангоми тартиб додани санад номбар карда мешавад.

75. Дар қисми муқарраротӣ мақсад ва вазифаҳои тартиб додани санад, моҳият ва хусусияти кори анҷомдодашуда, далелҳои муқарраргардида, инчунин хулоса ва пешниҳодҳо баён карда мешаванд.

76. Номи санад ба таври мухтасар бояд мазмуни ҳолат ё далели санад ша вандаро инъикос намуда, ҷавоб ба саволи «Дар бораи...» ифода кар да шавад.

77. Ба санад шахсони дар тартиб додани он иштирокдошта имзо мегузоранд. Ҳангоми ба расмият даровардани имзоҳо вазифаҳо нишон дода намешаванд.

78. Шахсе, ки дар тартиб додани санад иштирок кардааст, агар бо фикри дигар иштирокчиён розӣ набошад ҳам, санадро имзо мегузорад ва ҳуқуқ дорад ақидаи махсуси худро дар шакли хаттӣ баён кунад, ки он бояд ба санад замима карда шавад.

§ 8. Тартиби таҳия ва ба расмият даровардани мактубҳои хизматӣ, барқияҳо ва барқияи телефонӣ

79. Мактубҳои хизматӣ барои баён намудани хоҳиш (дархост), ҷавоб ба хоҳиш, инчунин ахбори дорои хусусияти иттилоотӣ тартиб дода мешаванд.

80. Мактубҳои ҳамроҳӣ фақат дар он мавриде тартиб дода мешаванд, ки онҳо хусусияти иҷро ё мақсади ирсали ҳуҷҷати пешниҳодшударо шарҳ диҳанд.

81. Матни мактуб бояд аз ду қисми мантиқан ба ҳамдигар алоқаманд иборат бошад. Дар қисми аввал далел ё ҳолатҳое, ки барои тартиб додани мактуб асос шудаанд ва дар қисми дуюми он ҳулосаю пешниҳод ва хоҳишҳо баён карда мешаванд.

82. Мукотиба ба воситаи телеграф танҳо барои масъалаҳои хусусияти таъчилдошта амалӣ мешавад. Ҳангоми ҷавоб ба дархост пеш аз матни барқия, рақами ин дархост нишон дода мешавад. Дар охири матн (то имзо) рақами содиротӣ гузошта мешавад.

83. Барқия дар ду нусха чоп карда, ба онҳо иҷрокунанда манзурӣ мегузорад. Барқия баъди имзо барои фиристодан ба воҳиди сохтори коргузорӣ супорида мешаванд.

84. Барқияи телефонӣ барои расонидани маълумот ба воситаи телефон истифода мешавад. Ҳангоми фиристодани барқияи телефонӣ: ба кӣ ирсол шудан, вазифа ва насаб, ном, номи падари шахси ба он имзо гузошта, сана ва вақти ирсол, рақами телефон, насаб, ном, номи падари шахси ирсолкунанда ва қабулкунанда нишон дода мешавад.

3. ТАШКИЛИ ГАРДИШИ ҲУҶҶАТ

§ 1. Тартиби гардиш ва иҷрои ҳуҷҷатҳои воридотӣ

85. Қабул ва коркарди ибтидоии муросилоти воридотиро воҳиди сохтори коргузорӣ ба амал мебарорад.

86. Коркарди ибтидоии муросилоти воридотӣ аз санчиши дурустии ирсол ва мавҷудияти ҳуҷҷатҳо, омода намудани муросилот барои фиристодан тибқи таъинот иборат аст.

87. Муросилоти саҳван воридшуда тибқи таъинот фиристода мешавад.

88. Ҳамаи лифофаҳо, ба истиснои муросилоти шахсӣ ва мактубҳои ба нишони кумитаи иттифоқи касаба ирсолшуда, кушода мешаванд. Ҳамзамон беосебии лифофаҳо ва миқдори ҳуҷҷатҳои мавҷуда дар онҳо санчида мешавад. Дар сурати осеб ёфтани лифофаҳо, нарасидани ягон қисми ҳуҷҷатҳо, номутобикатии рақамҳо дар лифофаи ҳуҷҷатҳо, тибқи намунаи муайянгардида дар се нусха санад тартиб дода мешавад. Як нусхаи санад дар воҳиди сохтори коргузорӣ нигоҳ дошта шуда, нусхаи дуюм

якчоя бо ҳуччатҳо мувофиқи таъинот ирсол мегардад ва нусхаи сеюм ба ирсолкунанда баргардонида мешавад. Лифофаҳо, чун қоида, нобуд карда мешаванд, ба истиснои ҳолатҳои, ки агар суроҷаи ирсолкунанда ё санаи ирсол ва гирифтани ҳуччатҳоро танҳо аз рӯйи лифофа муқаррар намудан мумкин бошад.

89. Дар ҳамаи ҳуччатҳои воридотӣ, ҳатто агар саҳифа пурра бо матн фаро гирифта шуда бошад ҳам, ҳатман дар қисми поёнии кунҷи рости варақи яқум муҳри бақайдгирӣ гузошта мешавад (замимаи 1). Ҳуччатҳо дар рӯзи ворид шуданашон ба қайд гирифта мешаванд.

90. Ҳуччатҳои бақайдгирифтанишаванда – ҳуччатҳои ба нишони кумитаи иттифоқи касаба ва бо қайди «шаҳсан» воридгардида, бевосита тибқи таъинот фиристода мешаванд.

91. Ҳуччатҳои воридгардида баъди ба қайд гирифтани онҳо дар дафтари бақайдгирии ҳуччатҳои воридотӣ (замимаи 2) барои баррасӣ ба роҳбарият фиристода мешаванд.

92. Ҳуччатҳо бояд дар рӯзи ворид шуданашон барои баррасӣ ба роҳбарият пешниҳод шаванд. Барқияҳо, барқияи телефонӣ ва дигар ҳуччатҳои таъҷилӣ барои баррасӣ ва иҷро дар навбати аввал пешниҳод мешаванд.

93. Агар дар ҳуччатҳои воридгардида ба дигар ҳуччатҳо ишора шуда бошад, дар ин сурат он ҳуччатҳо дарёфт карда, якчоя бо ҳуччатҳои воридгардида ё маълумотномаи дахлдор ба роҳбарият пешниҳод мешаванд.

94. Ҳуччатҳои дар рӯзҳои чайрикӯрӣ, истироҳат ва рӯзҳои ид воридгар дидаро навбатдори мақомот ва ташкилоти давлатӣ қабул намуда, ба роҳбарият гузориш медиҳад ва сипас онҳо ба воҳиди сохтории коргузорӣ барои бақайдгирӣ супорида мешаванд.

95. Ҳуччатҳои аз ҷониби шахсони чайримасъул имзошуда, дорои матни носаҳеҳ ё реквизитҳои заруринадошта аз ҷониби воҳиди сохтории коргузорӣ ба ирсолкунанда бо зикри асосҳо пас баргардонида мешаванд. Ҳуччатҳои, ки бе имзо мебошанд ё дар онҳо суроҷаи шахси ирсолкарда нишон дода нашудааст, баррасӣ карда намешаванд.

96. Натиҷаҳои баррасӣ дар амрҳои хаттӣ инъикос меёбанд, ки дар қисми рости болои ҳуччат, дар дигар ҷойи ҳолӣ аз матн ва ё дар варақаи алоҳида гузошта мешаванд. Амри хаттӣ бояд дорои нишондодҳои возеҳ ва муқамал оид ба тартиб ва хусусияти иҷрои ҳуччатҳо ва иҷрокунандагон бошад.

97. Ҳуччатҳо бояд дар муҳлати муқарраргардида баррасӣ карда шаванд.

98. Ҳуччатҳои воридгардида баъди баррасии роҳбарият барои ба қайд гирифтани амри хаттӣ дар сутунҳои дахлдори дафтари муросилоти воридотӣ ба воҳиди сохтории коргузорӣ баргардонида, тибқи таъинот фиристода мешаванд.

99. Шахсе, ки дар амри хаттӣ якум нишон дода шудааст, масъули иҷрои ҳуҷҷатҳо мебошад. Масъули иҷро ҳуқуқи даъват намудани ҳам-иҷ ро чиёнро дорад.

100. Ҳамичрочиён уҳдадоранд, ки бо дархости масъули иҷро ба ӯ тамоми маводи заруриро пешниҳод намоянд. Ҳамичрочиёи барои сари вақт ва хушсифат омода намудани лоиҳаи ҳуҷҷатҳо масъулияти баробар доранд.

101. Ҳуҷҷатҳои иҷрогардида барои ба парванда дӯхтан ба он воҳидҳои сохторӣ ё кормандоне, ки парвандаҳоро аз рӯи масъалаҳои дахлдор тибқи феҳристи парвандаҳо тартиб медиҳанд, баргардонида мешаванд.

§ 2. Тартиби гардиши ҳуҷҷатҳои содиротӣ ва дохилӣ дар рафти омода намудани онҳо

102. Иҷрокунанда то пешниҳоди ҳуҷҷати омодашуда барои имзо, бояд мундариҷа, дурустии ба расмият даровардани он ва мавҷудияти иловаҳоро санҷад. Ҳуҷҷат барои имзо якҷоя бо маводе, ки дар асоси онҳо омода шудааст, пешниҳод карда мешавад.

103. Ҳуҷҷатҳои аз тарафи роҳбарият имзошуда барои бақайдгирӣ дар дафтари бақайдгирии ҳуҷҷатҳои содиротӣ, дохилӣ (замимаи 3) ва ирсол ба воҳиди сохтории коргузори баргардонида мешаванд.

104. Ҳуҷҷатҳо барои ирсол дар шакли пурра ба расмият даровардашуда супорида мешаванд. Воҳиди сохтории коргузори дурустии ба расмият дароварда шудани ҳуҷҷатҳо ва мавҷудияти иловаҳои дар ҳуҷҷати асосӣ нишондодашударо санҷида, лифофаро ба расмият мебарорад ва худӣ ҳамон рӯз ба мақоми дахлдори алоқа месупорад.

105. Ҳуҷҷатҳои дохилӣ дар доираи дастгоҳи идоракунҷ омода, ба расмият дароварда, иҷро (истифода бурда) карда мешаванд.

106. Лоиҳаи ҳуҷҷатҳо баъди омода ва мувофиқакунии бо кормандони дахл дори ташкилот барои баррасӣ ё имзо ба роҳбарият пешниҳод мешаванд. Баъди имзои ҳуҷҷатҳои мазкур дар дафтари бақайдгирии ҳуҷҷатҳои содиротӣ ва дохилӣ ба қайд гирифта, барои иҷро равон карда мешаванд.

107. Гузоришҳо ба номи роҳбарият, маълумотномаҳо, маълумот ва дигар ҳуҷҷатҳои дорои хусусияти фаврӣ баъди баррасӣ ва иҷрои онҳо дар парвандаи дахлдор ҷойгир карда мешаванд.

§ 3. Тартиби қабул ва супоридани ҳуҷҷатҳо

108. Қабул ва супоридани ҳуҷҷатҳои воридотӣ, содиротӣ ва дохилӣ дар ҳамаи марҳилаҳои гардиши худ бо гузоштани имзо амалӣ мешавад. Супоридани ҳуҷҷатҳо аз як воҳиди сохторӣ ба воҳиди сохтории дигар ё аз як корманд ба корманди дигар ҳатман тавассути воҳиди сохтории коргузори сурат гирифта, дар дафтари бақайдгирии ҳуҷҷатҳо оид ба гардиши ҳуҷҷатҳо қайд карда мешавад.

§ 4. Бақайдгирии ҳуччатҳо

109. Ҳуччатҳоро воҳиди сохтори коргузорӣ ба таври мутамарказ ба қайд мегирад. Ҳуччатҳои дар замимаи 4 нишондодашуда ба қайд гирифта намешаванд.

110. Ҳар як ҳуччат як маротиба ба қайд гирифта мешавад. Ҳуччатҳои воридотӣ дар рӯзи ворид шуданашон, содиротӣ ва дохилӣ бошанд, дар рӯзи баимзорасӣ ба қайд гирифта мешаванд.

111. Шохиси ҳуччатҳои воридотӣ, содиротӣ ва дохилӣ аз рақами тартибии бақайдгирии ҳуччат ва шохиси парванда аз рӯйи феҳрист иборат аст. Масалан:

№ 14/12 аз 05.01.17

Вазорати молия

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳисоботи солони муҳосибӣ барои соли 2016 ирсол мегардад.

Директор имзо насаб, ном, номи падар

– дар ин ҷо 14 – рақами тартибӣ бақайдгирӣ, 12 – шохиси парванда аз рӯйи феҳрист мебошад.

112. Барои бақайдгирии ҳуччатҳои воридотӣ, содиротӣ ва дохилӣ дафтарҳои зерин истифода бурда мешаванд:

- дафтари бақайдгирии ҳуччатҳои воридотӣ;
- дафтари бақайдгирии ҳуччатҳои дохилӣ;
- дафтари бақайдгирии ҳуччатҳои содиротӣ;
- дафтари бақайдгирии қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- дафтари бақайдгирии супоришҳои хаттӣ ва протоколҳои маҷлисҳои назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- дафтари бақайдгирии супоришҳои хаттӣ ва протоколҳои маҷлисҳои назди Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони ӯ, Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- дафтари бақайдгирии муроҷиатҳои шахсонаи воқеӣ ва ҳуқуқӣ;
- дафтари бақайдгирии барқияҳои ҳукумати;
- дафтари бақайдгирии ҳуччатҳои баргардонидашуда.

4. ТАШКИЛИ НАЗОРАТИ ИҶРОИ ҲУЧЧАТҲО

113. Ҳамаи ҳуччатҳои муҳими давлатие, ки бояд иҷро карда шаванд, аз ҷумла қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, супоришҳои Сар ва зири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони ӯ, Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони ӯ, дархостҳо, супо риш ҳои мақомоти болоӣ ва фармону фармоишҳои роҳбарияти ташкилот таҳти назорат гирифта мешаванд.

114. Иҷрои ҳуҷҷатҳои иисбатан муҳими дохилӣ низ бояд назорат карда шавад.

115. Тартиби ба назорат гирифтани ва аз назорат баровардани ҳуҷҷатҳои назоратӣ, инчунин ҳолатҳои тамдид кардани муҳлатҳои иҷро вобаста ба хусусиятҳои ташкили кор дар дастурамали коргузори ташкилот муқаррар карда мешавад.

116. Ба раванди иҷрои ҳуҷҷатҳо ва супоришҳои дар онҳо буда, роҳбарият тавассути воҳиди сохтори коргузорӣ ва ё шахси алоҳидаи масъул назорат мебарад.

117. Ба назорат гирифтани ҳуҷҷатҳои назоратӣ ба тариқи кушодани варақаҳои назоратии шакли муқарраршудаи А5 андозааш 148×210 мм тибқи замимаи 5 амалӣ карда мешавад.

118. Ҷиҳати ташкили назорати иҷрои ҳуҷҷатҳои назоратӣ ба унвони воҳиди сохтори дахлдор варақаи назоратӣ дар ду нусха пур карда шуда, бо имзои роҳбари воҳиди сохтори коргузорӣ ё шахси мансабдори мутасаддӣ тасдиқ карда мешавад.

119. Дар варақаи назоратӣ дар бораи рафти иҷрои ҳуҷҷати назоратӣ бояд тамоми маълумоти зарурӣ мухтасар инъикос карда шавад.

120. Муҳлати иҷрои ҳуҷҷат аз лаҳзаи ба ташкилот ворид шудани он ҳисоб карда мешавад.

121. Ҳуҷҷатҳо бояд дар муҳлатҳои зерин иҷро (баррасӣ) карда шаванд:

- қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон – мувофиқи талаботи қонунгузорӣ;
- таҳияи санадҳои зерқонунӣ – тибқи муҳлатҳои муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- қарорҳои яққояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳо ва амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон – мувофиқи муҳлатҳои дар онҳо зикршуда;

- дархостҳо ва мактубҳои узви Маҷлиси миллий, вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ вобаста ба фазолияти вакилии онҳо то як моҳ, агар омӯзмш ва санҷиши иловагиро талаб нанамоянд – бетаъхир;

- супоришҳои Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони ӯ, Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президент ва муовинони ӯ – як моҳ ё мувофиқи муҳлатҳои дар онҳо зикршуда;

- супоришҳои Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони ӯ, Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президент ва муовинони ӯ дар хусуси ба Ҳукумати ва Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудани иттилоот, ҳуҷҷатҳо ва дигар маводи зарурӣ дар муҳлати панҷ

рӯз аз рӯзи қабул гардиданашон, агар муҳлати дигар нишон дода нашуда бошад;

– мактубҳо ва арзу шикоятҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ»;

– қарорҳои ҳайати мушовара, мақомоти машваратӣ ва фармоишҳои роҳбари ташкилот – мувофиқи муҳлатҳои дар онҳо зикршуда;

– мактуб, дархостҳо ва супоришҳои ташкилотҳои болоӣ – то даҳ рӯз ё мувофиқи муҳлатҳои дар онҳо зикршуда;

– барқияҳои телефонӣ – мувофиқи муҳлатҳои дар онҳо зикршуда ё вобаста ба таъҷилӣ будани масъала.

122. Агар дар санадҳои Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин протоколҳои маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси назди Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлати иҷроӣ дастур, супориш, чорабинӣ, бандҳо ба таври мушаххас муайян нашуда бошад, пас дар варақаи назоратӣ вобаста ба муҳтавои супориш муҳлати назоратии иҷро дар мувофиқа бо воҳидҳои сохтории Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тариқи зайл муқаррар карда мешавад:

– фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳар семоҳа, нимсола ва солона;

– амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳар семоҳа;

– қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳар семоҳа;

– фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳар семоҳа;

– протоколҳои машваратҳои назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳар семоҳа;

– протоколҳои маҷлиси Раёсат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳар семоҳа;

– протоколҳои маҷлиси назди Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳар моҳ;

– барномаҳо, концепсияҳо, стратегияҳо ва нақшаҳои чорабиниҳо ҳар нимсола, солона;

– иҷроӣ нақшаи чорабиниҳо, ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд – ҳар нимсола, солона;

– иҷроӣ нақшаи кори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон – ду моҳ қабл аз моҳи нишондодашуда.

123. Бо мақсади дар сатҳи муносиб ташкил ва ҳамоҳанг намудани раванди назорати иҷро воҳиди сохтории коргузории ташкилот метавонад муҳлати иҷроӣ ҳуҷжатҳои назоратиро дар мувофиқа бо воҳидҳои сохтории дахлдори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти болоӣ муайян намуда, дар варақаҳои назоратӣ нишон диҳад.

124. Хуччат ҳамон вақт ичрогардида ҳисобида мешавад, ки тамоми масъалаҳои дар он ба миён гузошташуда ҳал гарданд ва ба муаллиф ҷавоби саҳеҳ дода шавад.

125. Маълумот оид ба вазъи интизоми ичроия ва натиҷаҳои ичрои хуч ҷатҳои назоратшаванда аз тарафи воҳиди сохтори коргузорӣ ё шахси алоҳидаи масъул ба ҳолати санаи 1-уми ҳар моҳ ҷамъбаст шуда, ба маълумоти роҳбарият расонида мешаванд.

126. Дар асоси таҳлил барои тизонидаи ҷараёни ичрои хучҷатҳо ва баланд бардоштаи интизоми ичроия, такмили ташкили назорат ва идоракунии дар маҷмӯъ дастуру пешниҳодҳо таҳия карда мешаванд.

5. ТАРТИБ ДОДАНИ ФЕҲРИСТ ВА ТАШКИЛ НАМУДАНИ ПАРВАНДАҲО

§ 1. Тартиб додани феҳристи парвандаҳо

127. Хучҷатҳо баъди ичрои (истифодаи) онҳо дар парвандаҳои иборат аз маҷмӯи хучҷатҳои мансуб ба масъалаи муайян ва дар муқоваи алоҳида дӯхташуда гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

128. Бо мақсади дуруст ба тартиб даровардани парвандаҳо, ки ҷусту-ҷӯи ғаврии хучҷатҳоро аз рӯйи мазмун ва навъ таъмин мекунад, феҳристи парвандаҳо тартиб дода мешавад, ки он рӯйхати батанзим даро ва рандаи номгӯи парвандаҳои мебошад, ки бо нишон додани муҳлати ниғаҳдории онҳо дар коргузорӣ ҷорӣ карда мешавад.

129. Феҳристи парвандаҳоро воҳиди сохтори коргузорӣ якҷоя бо дигар кормандони дастгоҳ тартиб медиҳад. Феҳристи парвандаҳои тартибодашуда бо бойгонии давлатии дахлдор мувофиқа карда, аз тарафи роҳбарият тасдиқ ва аз 1 январи соли нав (замимаи б) мавриди амал қарор дода мешавад.

130. Феҳристи тасдиқкардашуда дар давоми якҷанд сол амал карда, дар мавриди таҷйир ёфтани сохтори ташкилот бояд аз нав тартиб ва тасдиқ карда шавад. Агар ҷунин таҷйирот рӯй надихад, феҳристи парвандаҳо дар охири ҳар сол танҳо дақиқ ва аз нав ҷоп карда мешавад.

131. Ба феҳристи парвандаҳо ҳамаи хучҷатҳои, ки ҳам дар дохили ташкилот таҳия мешаванд ва ҳам аз берун ворид мегарданд, дохил карда мешаванд.

132. Ба феҳристи парвандаҳо нашрияҳои ҷопӣ, китобчаҳо, маълумотномаҳо, варақаҳо ва дигар нашрияҳои ба инҳо монанд ворид карда намешаванд.

133. Шохиси парвандаҳо дар феҳрист аз аломати воҳиди сохторӣ ва рақами тартибии парванда дар ҳудуди воҳиди сохторӣ ё самти фаъолият иборат аст.

134. Номи парвандаҳо аз рӯи аҳамиятнокии ҳуччатҳо, ки дар парванда ташкил шудааст, дар фаслҳои дахлдори феҳрист ҷойгир карда мешавад.

135. Номи парванда бояд мазмун ва таркиби асосии ҳуччатҳои парвандаро дар шакли возеҳ ва ҷамъбасти инъикос намояд.

136. Номи парвандаҳо оид ба масъалаҳои дар давоми сол ҳалнагардида «гузаранда буда», бо ҳамон шохис ба феҳристи парвандаҳои соли ояндаи ташкилот гузаронида мешавад.

137. Агар дар давоми сол дар фаъолияти дастгоҳ соҳаҳои нави корӣ ва корҳои пешбининашудае, ки бояд ҳуччатнок карда шаванд, ба вучуд омада бошанд, онҳо ба таври илова ба феҳристи парвандаҳо ворид карда мешаванд. Бо ин мақсад дар ҳар як фасли феҳрист рақамҳои эҳтиёти гузошта мешаванд.

138. Баъди ба охир расидани соли коргузори дар охири феҳрист оид ба миқдори парвандаҳои ташкилкардашуда сабти ҷамъбасти карда мешавад (замимаи 7).

139. Вазорату идораҳо, мақомоти марказии ташкилотҳои ҷамъиятӣ барои ташкилоту муассиса ва корхонаҳои ҳамнавъи тобеи худ феҳристи намунавии парвандаҳоро таҳия менамоянд. Масалан: «Феҳристи намунавии парвандаҳои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ», «Феҳристи намунавии парвандаҳои марказҳои саломатии шахрӣ (ноҳиявӣ)» ва ғайра.

§ 2. Ташкил намудани парвандаҳо

140. Ҳуччатҳои иҷрошуда ва мутаносибан ба расмият даровардашуда гурӯҳбандӣ шуда, дар парванда ба тартиб дароварда мешаванд. Батартибдарории парвандаҳо тибқи феҳристи парвандаҳо дар воҳидҳои сохторӣ дар ҷойи иҷрои ҳуччатҳо амалӣ мешавад.

141. Яке аз талаботи асосӣ нисбати батартибдарории ҳуччатҳо ин дар парвандаҳои алоҳида тартиб додани ҳуччатҳои муҳлати нигоҳдориашон доимӣ ва муваққатӣ мебошад.

142. Ҳангоми батартибдарории парвандаҳо қатъӣ риоя намудани ҳаҷм ва таркиби ҳуччатҳое, ки бояд дар ин парванда ҷой дода шаванд, зарур аст. Ба парванда ворид намудани ҳуччатҳои ба он мансубнабуда, инчунин сиёҳнависҳо, вариантҳо ва нусхаҳои зиёдшуда мумкин нест. Ҳар як парванда набояд аз 250 саҳифа зиёд бошад.

143. Ҳуччатҳо дар дохили парванда аз рӯи тартиби ҳалли масъалаҳо тибқи хронология ва шохисбандӣ ҷойгир карда мешаванд.

144. Фармоишҳо оид ба ҳайати шахсӣ аз фармоишҳо оид ба фаъолияти асосӣ чудо гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

145. Нақшаҳо, ҳисоботҳо ва харҷномаҳо аз лоиҳаҳои ин ҳуччатҳо чудо гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

146. Хуччатҳо дар парвандаҳои шахсӣ бо тартиби зерин ҷойгир карда мешаванд:

- рӯйхати дохилии хуччатҳо, ки дар парвандаи шахсӣ мавҷуд аст;
- ариза дар бораи ба қор қабул кардан, роҳхат ё пешниҳод;
- пурсишнома, варақаи баҳисобгирии кадрҳо;
- ҳолнома;
- хуччатҳо оид ба маълумот;
- нусхаи фармоишҳо оид ба таъйинот, аз ҷое ба ҷое гузаронидан, озод кардан.

147. Варақаҳои шакли Т-2 (варақаи шахсии корманд – хуччати ба як шакли муайян дароварда мебошад, ки дар асоси фармоиши роҳбари ташкилот дар бораи қабул ба қор, аз ҷониби кормандони ҳамаи соҳаҳо пур карда мешавад, ки намунаи он аз ҷониби мақомоти омор тасдиқ карда мешавад) аз рӯйи тартиби алифбой ҷойгир карда мешаванд.

148. Мукотибот дар парванда дар давраи соли тақвимӣ гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

149. Дар парвандаи мукотибот ҳамаи хуччатҳои дар ҷараёни ҳалли масъала таҳияшуда ҷой дода мешаванд. Мукотибот бо пайдарҳамии хронологӣ мурағаб гардонидани мешаванд: хуччат-ҷавоб баъди хуччат-дархост ҷойгир карда мешавад. Ҳангоми аз нав оғоз намудани мукотиба оид ба масъалаи муайян хуччатҳо ба парвандаи соли ҷорӣ бо нишон додани шохиси парвандаи соли гузашта, ки дар он хуччатҳо оид ба ин масъала нигоҳ дошта мешаванд, ворид карда мешаванд.

150. Мукотибот бо ташкилоти болоӣ аз рӯйи масъалаҳои мушаххас гурӯҳбандӣ карда мешавад.

6. ОМОДА НАМУДАНИ ХУЧЧАТҲО БАРОИ НИГОҲДОРӢ, ИСТИФОДАБАРИИ МИНБАЪДА, ТАРТИБИ НОБУД СОҲТАНИ ОНҲО

§ 1. Ташҳиси илмӣ ва амалии муҳимияти хуччатҳо

151. Ташҳиси муҳимияти хуччатҳо ин муайян намудани аҳамият-нокии сиёсӣ, хоҷагии халқ, иҷтимоӣ фарҳангӣ ва дигар аҳамияти хуччатҳо бо мақсади ҷудо намудани онҳо барои нигоҳдории минбаъда ё нобуд кунӣ мебошад.

152. Ташҳиси муҳимияти хуччатҳо аз тарафи кормандони воҳидҳои сохторӣ таҳти роҳбарии методи комиссияи ташҳисии (КТ) доимоамалкунандаи ташкилот амалӣ мешавад.

153. Интиҳоби хуччатҳо барои нобудкунӣ бо санади шакли муайян ба расмият дароварда мешавад. Санадҳои комиссияи ташҳиси баррасӣ намуда, ба онҳо раис ва аъзои ин комиссия имзо мегузоранд ва роҳбарият тасдиқ менамояд.

154. Хуччат ва парвандаҳои ба санад воридкардашуда танҳо баъди аз тарафи мақомоти бойгонии давлатӣ тасдиқ кардани рӯйхатҳои парвандаҳои муҳлати нигоҳдориашон доимӣ ва муваққатии давраи дахлдор нест карда мешаванд.

§ 2. Тартиб додани парвандаҳо

155. Дар очози сол дар ҳар як воҳиди сохторӣ тибқи феҳристи парвандаҳо муқоваи парвандаҳои ташкилшаванда тартиб дода мешавад.

156. Тартиб додани парвандаҳо аз навиштани муқоваи парвандаҳо, чузъбандӣ, рақамгузории варақҳо ва таҳияи навиштаҷоти тасдиқкунанда иборат аст.

157. Парвандаҳои муҳлати нигоҳдориашон доимӣ ва дарозмуҳлат (аз 10 сол ва зиёда аз он) дар муқоваи саҳт муқовабандӣ шуда, варақҳои рақамгузори карда мешаванд. Дар охири парвандаҳо дар саҳифаи алоҳида навиштаҷоти тасдиқкунанда гузошта мешавад.

158. Парвандаҳои муҳлати нигоҳдориашон муваққатӣ (то 10 соли пурра) ба таври оддӣ ба расмӣ дароварда мешаванд: онҳо муқовабандӣ, варақҳои рақамгузори, рӯйхати парвандаҳо тартиб дода намешавад ва баҳисобгирӣ аз рӯйи феҳристи парвандаҳо амалӣ мешавад.

159. Навиштаҷот дар муқоваи парвандаҳои муҳлати нигоҳдориашон доимӣ ва дарозмуҳлат бояд ба таври возеҳ, бо ранги сиёҳи офтоббардор ё туши сиёҳ анҷом дода шаванд.

160. Оид ба масъалаҳои мураккаби вобаста ба расмӣ даровардани парвандаҳо, ки бояд ба нигоҳдории давлатӣ супорида шаванд, бо бойгонии давлатии дахлдор машварат намудан зарур аст.

§ 3. Ба рӯйхат гирифтани хуччатҳои муҳлати нигоҳдориашон доимӣ ва дарозмуҳлат

161. Баъди ба охир расидани соли коргузори аз рӯйи натиҷаҳои ташхиси гузаронидашудаи муҳимияти хуччатҳои парвандаҳои муҳлати нигоҳдориашон доимӣ чудо карда мешаванд, ки бояд ба рӯйхат дохил карда шаванд (замимаи 8).

162. Рӯйхат аз тарафи воҳиди сохтории коргузори бо ёрии методии бойгонии давлатии дахлдор тартиб дода мешавад. Рӯйхатҳои солони парвандаҳо бояд аз тарафи комиссияи ташхису тафтишотии (КТТ) мақомоти бойгонии давлатӣ тасдиқ карда шаванд.

163. Рӯйхатҳо ба парвандаҳои муҳлати нигоҳдориашон доимӣ, дарозмуҳлат ва ҳайати шахсӣ алоҳида тартиб дода мешаванд.

164. Ҳар як парванда (чилд) тибқи рӯйхат рақами тартибии мустақил дорад. Парвандаҳо дар рӯйхатҳо аз рӯйи феҳристи парвандаҳо мурағаб гардонида мешаванд.

§ 4. Таъмини ҳифзи ҳуччатҳо

165. Барои ҳифзи ҳуччатҳои ташкилот воҳиди сохтори коргузорӣ ва роҳбарони воҳидҳои сохторӣ масъул мебошанд.

166. Парвандаҳо аз лаҳзаи оғоз дар коргузорӣ то вақти супоридан ба бойгонии ташкилот ё нобудкунӣ, дар утоқҳои корӣ, дар ҷевонҳои пушида-ша ванда ё биноҳои маҳкамшавандаи махсус ҷудокардашуда нигоҳ дошта мешаванд.

167. Гирифтани ва додани нусхаи аслии ҳама гуна ҳуччат аз парвандаҳои муҳлати нигоҳдориашон доимӣ манъ аст. Дар ҳолатҳои истисно (масалан, бо талаби мақомоти судӣ-тафтишотӣ) гирифтани ҳуччатҳо бо иҷозати роҳбарият, бо роҳи дар парванда ҳатман гузоштани нусхаи аслии тасдиқкардашудаи ҳуччати гирифташуда ва гузоштани санад оид ба гирифтани нусхаи асли, ба амал бароварда мешавад.

§ 5. Супоридани парвандаҳо ба бойгонии ташкилот

168. Парвандаҳои муҳлати нигоҳдории доимӣ ва дарозмуҳлат баъди як соли ба охир расидани онҳо дар коргузориҳои воҳидҳои сохторӣ ба бойгонии ташкилот супорида мешаванд. Парвандаҳои муҳлати нигоҳдории муваққатӣ (то 10 сол) ба бойгонӣ супорида нашуда, дар воҳидҳои сохторӣ нигоҳ дошта мешаванд.

169. Бойгонии ташкилот парвандаҳоро аз рӯи рӯйхат ё феҳристи парвандаҳо қабул менамояд.

170. Агар парвандаҳои алоҳидаро дар коргузорӣ барои кори ҷорӣ мондан зарур бошад, он гоҳ бойгонӣ барои ба истифодаи муваққатӣ додани онҳоро ба расмият медарорад.

§ 6. Тартиби нобуд сохтани ҳуччатҳо

171. Рӯйхати ҳуччатҳои нобудшавандаро воҳиди сохтори коргузорӣ якҷоя бо дигар кормандони ташкилот тартиб медиҳад. Ҳамзамон, санади нобудсозии ҳуччатҳо тартиб дода шуда, бо бойгонии давлатии дахлдор мувофиқа гардида, аз тарафи роҳбарият тасдиқ карда мешавад.

172. Нобудсозии ҳуччатҳо бояд бо қоидаҳои зерин мувофиқат кунад:
- қонунӣ ба расмият дароварда шавад (санад оид ба нобудсозӣ);
 - эътимоднок ва махфӣ бошад (аз байн бурдани имконияти азнав-бар қароркунӣ);
 - гирифтани иҷозати хатгӣ барои нобудсозӣ аз комиссияи ташхисии ташкилот;
 - дар ҳузури комиссияи ташхисӣ гузаронида мешавад.

173. Танҳо ҳамон ҳуччатҳое нобуд карда мешаванд, ки аз ташхиси муҳимияти ҳуччат гузаштаанд ва онҳое, ки муҳлати нигоҳдориашон гузаштааст.

174. Тартиби асосии нобуд сохтани ҳуччатҳои кочазӣ аз рӯи дараҷаи махфият ин резақунӣ ё сӯзонидан мебошад.

175. Ҳангоми нобуд сохтани ҳуччатҳо берун аз ҳудуди ташкилот интиқоли онҳо то ҷойи нобудсозӣ тавассути нақлиёти хизмати анҷом дода шуда, ҷиҳати ба шахсони бегона дастрасӣ пайдо накардан чораҳои зарурӣ андешида мешавад.

7. ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ ТЕХНИКИ ҲАНГОМИ ТАҲИЯИ ҲУЧЧАТҲО, КОРҲОИ НУСХААФЗОИ ВА САБТИ МАГНИТӢ

176. Дар ҷараёни кор бо ҳуччатҳо дар ташкилот компютерҳо ва дигар воситаҳои техникии электронӣ, аз ҷумла аудиоӣ ва видеоӣ истифода бурда мешаванд. Роҳбарии методии таҳияи ҳуччатҳоро бо истифодаи воситаҳои техникӣ ё корманди масъули ташкилот анҷом медиҳад.

177. Нусхаафзории ҳуччатҳо зерин назорати қатъии роҳбари воҳиди сохторӣ анҷом дода мешавад. Нусхаафзояи намудани ҳуччатҳои гайри-хизматӣ ва дорои муҳри махфӣ манъ аст.

178. Мутахассиси масъули воҳиди сохтории коргузорӣ ҷиҳати ҳифзи маълумоти ҳуччатҳои нусхашуда, пешгирӣ намудани нусхаафзории барзиёд ва ҷайриқонунӣ, дастрас нагардидани нусхаи ҳуччатҳо ба дигар шахсон, масъул мебошад.


179. Сабти магнитии ҷорабиниҳое, ки дар ташкилот баргузор мегарданд, аз ҷониби воҳиди сохтории дахлдори ташкилот анҷом дода мешавад. Рамзхонии сабти ҷорабиниҳо дар мавриди зарурат бо иҷозати роҳбари ташкилот ба ҷо оварда мешавад. Сабтҳои магнитии ҷаласаҳо, дигар ҷорабиниҳо бо тартибе, ки барои ҳуччатҳои дорои муҳри «Барои истифодаи хизматӣ» муқаррар гардидааст, нигоҳ дошта мешаванд.

180. Тартиби истифодаи компютерҳо, принтерҳо, сканерҳо, дастрасӣ ба захираҳои муштараки иттилоотӣ, истифодаи воситаҳои ҳифзи ҳуччатҳо аз истифодаи ҷайриқонунӣ ба таври алоҳида муайян карда мешавад.

181. Ҳангоми ба кор қабул кардани корманд аз ҷониби корфармо, донишҷӯи маҳорати амалии кор бо воситаҳои техникӣ санҷида мешавад.

Замимаи 1
ба Дастурамали намунавии коргузорӣ
дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона
ва дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Шакли муҳри бақайдгирӣ



Замимаи 2
ба Дастурамали намунавии коргузорӣ
дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона
ва дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дафтари бақайдгирии ҳуҷҷатҳои воридотӣ

№ р/т	Санаи ворид- шавии ҳуҷҷат	№ ва шохиси ҳуҷҷати ворид- шуда	Ирсол- кунанда	Мазмуни мухтасар	Шумораи саҳифаҳо/ замима	Амри хаттӣ ё ба кӣ фиристода шудани ҳуҷҷат	Мухлати ичрои ҳуҷҷат	Қайд дар бораи ичро ва рақами парвандае, ки ҳуҷҷат ба он дӯхта шудааст

Замимаи 3
ба Дастурамали намунавии коргузорӣ
дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона
ва дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дафтари бақайдгирии ҳуҷҷатҳои содиротӣ ва дохилӣ

№ р/т	Сана ва шохиси ҳуҷҷат	Ирсолкунанда	Мазмуни мухтасар	Қайд дар бораи ичрои ҳуҷҷат ва рақаби парвандае, ки ҳуҷҷат ба он дӯхта шудааст	Шумораи саҳифаҳо

Замимаи 4
ба Дастурамали намунавии коргузорӣ
дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона
ва дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Рӯйхати ҳуҷҷатҳои, ки аз тарафи воҳиди сохтории коргузорӣ
ба қайд гирифта намешаванд**

1. Маълумот дар бораи чаласаҳо, машваратҳо ва рӯзнома
2. Ҷадвалҳо, супоришномаҳо, дархостҳо, тақсимбандиҳо
3. Нақшаҳои таълимӣ, барномаҳо (нусхаҳо)
4. Огоҳномаҳои эълонӣ, овезаҳо, барномаҳои машваратҳо,
конференсияҳо
5. Номаҳои табрикотӣ ва даъватномаҳо
6. Нашрияҳои чопӣ (китобҳо, маҷаллаҳо, варақаҳо)
7. Намунаҳои ҳисобот омӯрӣ
8. Ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ.

Замимаи 5
ба Дастурамали намунавии коргузорӣ
дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона
ва дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

<p>ВАРАҚАИ НАЗОРАТӢ</p> <p>Номи хуччат:</p> <p>аз _____ с.20 _____</p> <p>Мазмуни мухтасар</p>	<p>Саҳифаи 1</p> <p>Ба _____ (номи воҳиди сохторӣ)</p> <hr/> <p>Роҳбари воҳиди сохтории коргузорӣ</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;">_____ с. 20 _____</p>
---	---

Мухлатҳои назорат:

Саҳифаи 2 (дар паси саҳифаи 1)

Қайд дар бораи иҷро

Роҳбари воҳиди сохторӣ _____ «Аз назорат гирифта шуд»

« _____ » _____ с. 20 _____

Роҳбари воҳиди сохтории коргузорӣ

« _____ » _____ с. 20 _____

Замимаи 6
ба Дастурамали намунавии коргузорӣ
дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона
ва дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Шакли феҳристи парвандаҳои ташкилот: _____

Номи ташкилот

Тасдиқ мекунам
Феҳристи парвандаҳо барои соли _____
Номи вазифаи роҳбари ташкилот

имзо насаб, ном, номи падар

сана

(номгӯи воҳиди сохторӣ)

Шохиси парванда	Сарлавҳаи парванда (чилдҳо, қисмҳо)	Миқдори парвандаҳо (чилдҳо, қисмҳо)	Муҳлати нигоҳдории парванда (чилд, қисм) ва рақами моддаҳо аз рӯи Номгӯӣ ¹	Эзоҳ

Номи вазифаи роҳбари воҳиди
сохтории коргузори ташкилот

имзо насаб, ном, номи падар

сана

Манзури мудири бойгонии идоравӣ
(Шахси масъули бойгонӣ)

Маъқул доништа шуд
Протоколи КТ²
аз _____ № _____

Мувофиқа шуд
Протоколи КТТ³
аз _____ № _____

¹ Номгӯии ҳуҷҷатҳои намунавие, ки дар фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, идораҳо, дигар ташкилоту корхонаҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ бо нишон додани муҳлати нигоҳдорӣ ташкил мешаванд, ки бояд ва набояд ба нигоҳдории давлатӣ барои ҳуҷҷатҳои умумӣ ва махсус супорида шаванд, ки сардори Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июли соли 2002 тасдиқ кардааст ё Номгӯи ҳуҷҷатҳои дар фаъолияти ташкилотҳои соҳа ташкилшаванда.

² Ниг. ба қисми 6, банди 92

³ Ниг. ба қисми 6, банди 99

Замимаи 7
ба Дастурамали намунавии коргузорӣ
дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона
ва дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Шакли қайди чамъбасти ба феҳристи парвандаҳои ташкилот

Қайди чамъбасти оид ба гурӯҳҳо ва миқдори парвандаҳое, ки дар соли _____ дар ташкилот ташкил карда шудаанд

Тибқи муҳлатҳои нигоҳдорӣ	Ҳамагӣ	Аз ҷумла	
		Гузаранда	Бо аломати КТТ

доимӣ

дарозмуддат (беш аз 10 сол)

муваққати (то 10 соли пурра)

ҶАМЪ:

Номи вазифаи роҳбари воҳиди
сохтории коргузории ташкилот имзо насаб, ном, номи падар

Сана

Маълумотҳои чамъбасти ба бойгонии идоравӣ супорида шудаанд

Номи вазифаи шахсе, ки
маълумотҳоро фиристодааст имзо насаб, ном, номи падар

Сана

Замимаи 8
ба Дастурамали намунавии коргузорӣ
дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона
ва дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Рӯйхати парвандаҳои муҳлати нигоҳдориашон доимӣ

Тасдиқ мекунам
Номи вазифаи роҳбари ташкилот

имзо насаб, ном, номи падар

сана

Фонд № _____
Рӯйхати № _____
парвандаҳои муҳлати
нигоҳдориашон доимӣ
барои соли _____

(номи ташкилот ё воҳиди сохтории он)

р/т	Шохиси парванда	Сарлавҳаи парванда (чилд, қисм)	Санаи парванда (чилд, қисм)	Миқдори ҷараёни парванда (чилд, қисм)	Эзоҳ

Ба ин фасли рӯйхат _____ парванда
(бо рақам ва ҳарфҳо)

аз № _____ то № _____, аз ҷумла:

рақамҳои литерӣ:

рақамҳои партовташуда:

ворид карда шудааст.

Номи вазифаи тартибдиҳандаи рӯйхат имзо насаб, ном, номи падар

Мудири бойгонии ташкилот

имзо насаб, ном, номи падар

Бо протоколи КТ ташкилот

аз _____ № _____

маъқул доништа шуд.

Бо протоколи КТТ

ташкilotи бойгонӣ

аз _____ № _____

тасдиқ шудааст.

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 29 августи соли 2017, №409

ш. Душанбе

«Дар бораи Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Мутобиқи моддаи 23 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва моддаи 57 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Назорат ва таъмини иҷрои Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда шавад.

3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 2001, №419 «Дар бораи Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит доништа шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «29» августи соли 2017, №409
тасдиқ шудааст

Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби тайёр кардан ва гузаронидани маҷлисҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро танзим менамояд.

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Ҳукумат) мақомоти ҳокимияти иҷроияи давлатӣ буда, масъалаҳои идоракунии давлатии таҳти салоҳияташ қарордоштаро мутобиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо роҳи раёйпурсии умумихалқӣ қабул шудаанд, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳо, қарорҳои яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаллу фасл менамояд.

2. Фаъолияти Ҳукумат ба баррасӣ дар асоси дастаҷамъӣ ва ҳалли масъалаҳо дар ҳамбастагӣ бо масъулияти шахсии аъзои Ҳукумат дар назди Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон – Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон асос меёбад.

3. Ҳалли масъалаҳои ба зиммаи Ҳукумат гузошташуда тавассути маҷлисҳои мунтазам баргузоршавандаи он, фаъолияти ташкилию амалии Раис, аъзои Ҳукумат ва роҳбарони дигар мақомоти идоракунии давлатии ваколатдоргардида таъмин карда мешавад.

2. ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ҲУКУМАТ

4. Шакли асосии фаъолияти Ҳукумат маҷлиси Ҳукумат ба ҳисоб меравад.

5. Дар маҷлисҳои Ҳукумат масъалаҳои мансуб ба салоҳияти Ҳукумат баррасӣ карда мешаванд.

6. Аз рӯи масъалаҳои дар маҷлисиҳои Ҳукумат баррасишуда қарор ва фармоишҳои Ҳукумат қабул карда мешаванд.

7. Ҳангоми зарурат, бо иҷозати хаттии Раиси Ҳукумат ё тибқи су-пориши ӯ бо иҷозати хаттии Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Сарвазир) қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумат аз рӯи масъалаҳои алоҳидаи хусусияти фавридошта мумкин аст бе гузаронидани маҷлис бо роҳи пур-сиши хаттии аъзои он бо тарафдорӣ нисф зиёди аъзои Ҳукумат қабул карда шаванд.

8. Вобаста ба қарору фармоишҳое, ки ҳар моҳ бо роҳи пурсиш қабул шудаанд, раёсати коргузорӣ ва назорати Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи дахлдор тартиб медиҳад ва он аз ҷониби Сарвазир имзо карда мешавад.

9. Фаъолияти Ҳукумат мутобиқи нақшаҳои тасдиқгардида, ки дар таҳияи онҳо вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, ҳамчунин дигар мақомоти идоракунии давлатӣ (минбаъд – идораҳо), райони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, воҳидҳои сохтории Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок менамоянд, амалӣ карда мешавад.

10. Дар нақшаҳо масъалаҳои мушаххас, ки бояд дар маҷлисиҳои Ҳукумат баррасӣ гарданд, иҷрокунандагон ва масъулони таҳияи масъалаҳо зикр карда мешаванд.

11. Пешниҳодҳо чиҳати ворид намудани чорабиниҳо ба нақшаҳои кори Ҳукумат як моҳ пеш аз оғози давраи банақшагири барои чамъбасти минбаъда ва бо тартиби муқарраргардида барои тасдиқ ба Ҳукумат пешниҳод намудан ба Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур мегарданд.

12. Тағйиру иловаҳо ба нақшаҳои кори тасдиқшудаи Ҳукумат дар асоси дархости пешакии бо Сарвазир мувофиқанамудаи аъзои Ҳукумат, роҳбарони идораҳо, райони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва воҳидҳои сохтории Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо бо қарори Ҳукумат ворид карда мешаванд.

3. ТАРТИБИ ПЕШНИҲОД НАМУДАНИ МАСЪАЛАҲО БА БАРРАСИИ ҲУКУМАТ

13. Ба баррасии Ҳукумат масъалаҳое пешниҳод карда мешаванд, ки таҳти салоҳияти Ҳукумат қарор дошта, наметавонанд аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот мустақилона ҳаллу фасл шаванд.

14. Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилоту муассисаҳо ва корхонаҳои давлатӣ тавасути мақомоти болоии худ масъалаҳоро ба Ҳукумат пешниҳод менамоянд.

15. Доир ба масъалаи ба баррасии Ҳукумат пешниҳодшаванда аъзои Ҳукумат, роҳбарони идораҳо, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтори он, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот лоиҳаи қарори (фармоиши) Ҳукумат ва маълумотномаи асосноккунандаи мувофиқи мақсад будани қабули он ва дар ҳолатҳои зарурӣ бо замимаи ҳисобҳои дахлдор ва маводи иттилоотӣ пешниҳод менамоянд. Лоиҳа дар як вақт бояд ҳам дар шакли ҳомили қоғазӣ ва ҳам дар шакли ҳомили электронӣ бо забони давлатӣ ва забони русӣ пешниҳод карда шавад.

16. Лоиҳаи қарор (фармоиш) ва замимаҳои он бояд ба қонунгузорӣ мувофиқат намуда, мақсад ва чорабиниҳои дақиқ баёнфтаро доир ба ҳалли масъалаҳое, ки дар он иҷрокунандагон ва муҳлати иҷро зикр гардидааст, дар бар гирад. Лоиҳа ва маълумотномаи асосноккунандаи зарурати қабули он бояд аз ҷониби шахси мансабдори масъаларо манзурнамуда имзо карда шаванд. Дар сурати имконнопазирии қабули эрод ва таклифҳои ба лоиҳа пешниҳодшуда дар маълумотномаи асосноккунанда сабаб ва асосҳои қабул нашудани онҳо бояд нишон дода шаванд.

17. Лоиҳаи қарори (фармоиши) Ҳукумат бояд бо вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва идораҳои дахлдор мувофиқа гардад. Ҳангоми пайдо шудани ихтилофот оид ба лоиҳа, тамоми эроду мулоҳизаҳо бояд ба таври хаттӣ пешниҳод карда шаванд.

18. Лоиҳаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бо Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва идораҳои дахлдор мувофиқа гардида, ба онҳо ҳулосаи экспертизаи давлатии зиддикоррупсионии Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон замима карда шавад.

19. Лоиҳаи қонунҳо ба баррасии Ҳукумат мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ва Дастури Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегарданд.

20. Вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ, роҳбарони идораҳо, раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ вазифадоранд, оид ба лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии барои мувофиқа ирсолгардида на дертар аз панҷ рӯз

аз лаҳзаи воридшавии онҳо, агар муҳлати дигар муқаррар нашуда бошад, таклифу пешниҳодҳои хаттии расмӣ пешниҳод намоянд. Лоиха баъди мувофиқа барои имзо пешниҳод мегардад. Дар ин ҳолат роҳбарони мақомоти давлатӣ ва ё шахсони онҳоро ивазкунанда вазифадоранд дар муҳлати на дертар аз як рӯз лоихаро бо қайди номи мақомоти давлатӣ, сана ва ё бо назардошти пешниҳод имзо кунанд.

21. Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоихаҳои қонунҳои конститути сионӣ, қонунҳо, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Ҳукумат бояд дар муҳлати на дертар аз понздаҳ рӯз аз рӯзи воридшавии онҳо, агар муҳлати дигар муқаррар нашуда бошад, ҳулосаи расмӣ хаттӣ пешниҳод намояд.

22. Лоихаҳои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дурномаҳо ва барномаҳои рушди иқтисодию иҷтимоӣ аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз баррасии пешакӣ яқоя бо вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳои дахлдор ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба Ҳукумат пешниҳод мегарданд.

23. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон баробари ба Ҳукумат пешниҳод намудани лоихаҳои бучети давлатӣ, дурнамои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон ба аъзои Ҳукумат, роҳбарони идораҳо, раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ маводи ба онҳо дахлдорро оид ба ин лоихаҳо ирсол менамоянд.

24. Лоихаҳои санадҳои ба Ҳукумат пешниҳодшуда оид ба масъалаҳои рушди иқтисодию иҷтимоӣи ҷумҳурӣ, минтақаҳои он, ҳамчунин масъалаҳои муҳими фаъолияти вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бояд пешакӣ дар чаласаҳои ҳайати мушовараи онҳо, иҷлосияҳои маҷлисҳои дахлдори вакилони халқ баррасӣ гарданд.

25. Лоихаи санади ба баррасии Ҳукумат дохилшуда чихати муайян намудани асоснокии он пешакӣ дар воҳидҳои сохтории соҳавии Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардида, маълумотнома таҳия мегардад, ки дар он масъалаҳои баррасишаванда, мувофиқи мақсад будани қабул, бо вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор мувофиқа гардидани он нишон дода мешавад.

26. Лоихаҳои санадҳои Ҳукумат бояд бо муовини яқум ва муовинони Сарвазир – масъулони соҳаҳо, раёсати ҳуқуқ ва воҳидҳои сохтории

дахлдор ва шуъбаи тарҷумаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа карда шаванд ва ин ҳолатҳо низ бояд дар маълумотнома зикр гардад.

27. Дар сурати имконнопазирии мувофиқаи пурраи лоиҳаи санад, дар маълумотномаи воҳиди сохтори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сабабҳои мувофиқа нагардидан ва асосҳои қабул нашудани таклифу пешниҳодҳо бояд нишон дода шаванд.

28. Дар сурати иҷро нагардидани санадҳои қаблии шабех, ба баррасии Ҳукумат пешниҳод намудани лоиҳаҳои санадҳои нав манъ аст. Ҳар як санади нав оид ба ҳамон масъала дар ҳолате бояд қабул гардад, ки агар санадҳои қаблан қабулшуда иҷро гардида ва ӯ ҳолатҳои нав ба миён омада бошанд.

29. Лоиҳаи қарорҳо ва фармоишҳои ба баррасии Ҳукумат пешниҳодшаванда бояд мутобики талаботи ҳамин Дастур таҳия гардида, мувофиқи тартиби муайяннамудаи Дастурамали коргузори дар Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмӣ дароварда шаванд.

30. Лоиҳаҳо, ки ба Ҳукумат бе риояи талаботи дар ҳамин боб нишондодашуда пешниҳод мегарданд, аз ҷониби муовини якум ва муовини Сарвазир ва (ё) Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба таври зарурӣ таҳия намудан ба муаллифон баргардонда мешаванд.

31. Лоиҳаи қонунҳо, ки Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар субъектҳои дорои ҳуқуқи ташаббуси қонунгузори барои ҳулоса ба Ҳукумат пешниҳод намудаанд, бо супориши муовини Сарвазир - масъули соҳа ба Вазорати адлия ҷиҳати баррасии яққоя бо вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ таҳти сарвари он ва минбаъд пешниҳод намудани ҳулосаи хаттӣ ва лоиҳаи қарори дахлдори Ҳукумат ирсол карда мешаванд.

4. БАРРАСИИ МАСЪАЛАҲО ДАР РАЁСАТИ ҲУКУМАТ

32. Масъалаҳо, ки барои баррасӣ дар маҷлисҳои Ҳукумат таҳия шудаанд, қаблан аз рӯи зарурат дар маҷлиси Раёсати Ҳукумат муҳокима мешаванд.

33. Маҷлиси Раёсати Ҳукуматро Сарвазир ва дар набудани ӯ муовини якуми Сарвазир даъват мекунад ва мегузаронад.

34. Ҳангоми зарурат мумкин аст ба маҷлиси Раёсати Ҳукумат дигар аъзои Ҳукумат ӯ шахсони мансабдор даъват карда шаванд.

35. Масъалаҳо чиҳати муҳокимаи пешакӣ дар Раёсати Ҳукумат аз ҷониби Сарвазир ва дар сурати набудани ӯ аз ҷониби муовини якуми Сарвазир бо пешниҳоди воҳидҳои сохтории Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо муовинони дахлдори Сарвазир мувофиқа гардидааст, ворид карда мешаванд.

36. Оид ба масъалаҳои аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасии Ҳукумат таҳиягардида воҳидҳои сохтории дахлдори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлиси Раёсати Ҳукумат гузориш медиҳанд.

37. Шахсони мансабдор, ки масъаларо барои баррасӣ ба Ҳукумат пешниҳод мекунанд ва воҳидҳои сохтории дахлдори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои риояи муҳлатҳои муқарраргардида ва сифати таҳияи маводу ҳуҷҷатҳо масъул мебошанд.

38. Раёсати Ҳукумат оид ба ташаккули рӯзномаи маҷлиси навбатии Ҳукумат қарори хусусияти тавсиявидошта қабул менамояд.

39. Тавсияҳои Раёсати Ҳукумат дар бораи ба рӯзномаи маҷлиси Ҳукумат дохил намудани масъалаҳо бо протоколи маҷлиси Раёсати Ҳукумат ба расмият дароварда мешаванд.

40. Лоихаи рӯзнома ва дигар маводи зарурии маҷлиси Ҳукумат ба Раиси Ҳукумат аз ҷониби Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад.

5. ТАЙЁР КАРДАН ВА ГУЗАРОНИДАНИ МАҶЛИСҲОИ ҲУКУМАТ

41. Маҷлисҳои Ҳукумат аз рӯи зарурат, вале на камтар аз як маротиба дар як моҳ гузаронида шуда, дар сурате салоҳиятдор ҳисобида мешаванд, ки агар дар онҳо на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои Ҳукумат иштирок намоянд.

42. Санаи гузаронидани маҷлиси Ҳукуматро Раиси Ҳукумат муайян мекунад.

43. Маҷлиси Ҳукуматро Раиси Ҳукумат ё бо супориши ӯ Сарвазир мегузаронад.

44. Рӯзномаи маҷлиси Ҳукуматро Раиси Ҳукумат бо назардошти тавсияҳои Раёсати Ҳукумат муайян менамояд ва он дар маҷлиси Ҳукумат тасдиқ карда мешавад.

45. Ба рӯзномаи маҷлиси Ҳукумат раисикунандаи маҷлис метавонад масъалаҳои иловагиро ворид намояд, агар ин масъалаҳо таҳияи пешакиро талаб наkunанд, ё ин ки тартиби пешакии таҳияи онҳо анҷом ёфта бошад.

46. Лоиҳаи рӯзнома ва маводи маҷлис ба аъзои Ҳукумат ва оид ба масъалаҳои дахлдор ҳамчунин ба шахсони мансабдор дар муҳлати на дертар аз 3 рӯз пеш аз маҷлис фиристода мешавад.

47. Дар маҷлиси Ҳукумат аъзои Ҳукумат, Роҳбар ва муовинони Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ёрдамчиёни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони воҳидҳои сохтории Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунанд.

48. Дар маҷлиси Ҳукумат Раиси Маҷлиси миллий ва Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раиси Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд, иштирок намоянд.

49. Дар маҷлиси Ҳукумат раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони идораҳо, дигар шахсони мансабдор, ки маърузачии масъалаи ба баррасии маҷлиси Ҳукумат пешниҳодшуда ба ҳисоб мераванд, даъват карда мешаванд.

50. Дар асоси пешниҳоди воҳидҳои сохтории Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мувофиқаи Сарвазир ба маҷлиси Ҳукумат мумкин аст, шахсони дигари мансабдор вобаста ба баррасии масъалаҳои муҳим ҳангоми гузаронидани маҷлис дар ҳайати васеъ ё дар ҳолате, ки дар марҳилаи таҳия ва мувофиқаи масъалаҳои вобаста ба онҳо ихтилофи назар ба миён омадааст, даъват карда шаванд.

51. Дар маҷлиси Ҳукумат оид ба масъалаҳои роҳбарони вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо, воҳидҳои сохтории Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва дигар шахсони мансабдор, ки ба масъалаи баррасишаванда дахл доранд, гузориш медиҳанд.

52. Дар маҷлиси Ҳукумат барои гузориш то 10 дақиқа, барои муҳокима то 5 дақиқа ва барои маълумот то 3 дақиқа вақт муқаррар карда мешавад.

53. Раисикунанда дар маҷлиси Ҳукумат метавонад муҳлати дигарро низ муқаррар намояд.

54. Дар маҷлиси Ҳукумат санадҳо бо аксарияти овозҳои аъзои Ҳукумат қабул карда мешаванд.

55. Баъди баррасии масъалаҳои ба рӯзномаи маҷлис дохилгардида маҷлиси Ҳукумат пӯшида эълон карда мешавад.

56. Натиҷаи баррасии масъалаҳо бо протоколи маҷлиси Ҳукумат ба расмият дароварда мешавад, ки онро раисикунандаи маҷлиси Ҳукумат имзо мекунад.

57. Мутобиқи принсипи ошкорбаёнӣ дар фаъолияти Ҳукумат масъалаҳое, ки дар маҷлисҳои Ҳукумат баррасӣ мешаванд ва санадҳои дар онҳо қабулгардида, ба истиснои санадҳое, ки дорои сирри давлатӣ мебошанд, дар мақоми расмӣ таъбу нашри Ҳукумат ва дигар воситаҳои ахбори омма нашр карда мешаванд. Ташкили ин корҳоро ҳадамоти матбуоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд.

58. Ба толори маҷлиси Ҳукумат овардан ва истифода намудани дастгоҳҳои наворбардорӣ ва сабти овоз аз тарафи иштирокчиён ва шахсони даъватшуда бе иҷозати Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст.

59. Фиристодани маводи маҷлиси Ҳукумат, хабардор намудани аъзои Ҳукумат ва ҳамчунин шахсони даъватшуда оид ба сана ва вақти гузаронидани маҷлис, бақайдгирии иштирокчиён ва хизматрасонии маҷлис (сабти баромадҳо, бурдани протоколҳо ва ғайраҳо) аз тарафи раёсати коргузорӣ ва назорати Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин карда мешавад.

6. БАРАСМИЯТДAROPҶ, ФИРИСТОДАН, НАШР НАМУДАН ВА ЭЪТИБОР ПАЙДО КАРДАНИ САНАДҶОИ ҶУКУМАТ

60. Санади меъёрии ҳукукии Ҳукумат дар шакли қарори Ҳукумат қабул карда мешавад.

61. Санадҳои хусусияти фардидошта, инчунин оид ба масъалаҳои таъҷилий ва дигар масъалаҳои ҷорие, ки хусусияти меъёрӣ надоранд, дар шакли қарор ё фармоиши Ҳукумат қабул мешаванд.

62. Қарору фармоишҳои Ҳукуматро Раиси Ҳукумат имзо мекунад.

63. Қарору фармоишҳое, ки дар маҷлиси Ҳукумат қабул шудаанд, инчунин протоколи маҷлис дар давоми се рӯзи қорӣ барои имзо манзур мегарданд.

64. Лоихаи санадҳои Ҳукумат, ки дар ҷараёни муҳокимаи онҳо фикру мулоҳизаҳо баён гардида, тағйиру иловаҳо ворид ва дақиқ карда шудаанд, бо тартиби муқарраргардида аз тарафи воҳидҳои сохтории дахлдори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё комиссия ва гурӯҳҳои қорӣ дар маҷлисҳои Ҳукумат махсус барои ин мақсад таъсисёфта такмил дода шуда, дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи раисикунандаи маҷлиси Ҳукумат барои имзо манзур мегарданд.

65. Оид ба масъалаҳое, ки дар рафти маҷлиси Ҳукумат ба миён меоянд ва қабули қарор ё фармоишро талаб намекунанд, раисикунандаи маҷлис метавонад супориш ё тавсия диҳад, ки ба протоколи маҷлис ворид карда, ба иҷрокунандагон дар шакли нусха аз протоколи маҷлис фиристода мешаванд.

66. Нусха аз протоколи маҷлиси Ҳукумат бо муҳри дахлдори раёсати коргузорӣ ва назорати Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

67. Санадҳои Ҳукумат бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ эътибор пайдо мекунанд.

68. Қарору фармоишҳои Ҳукумат баъди имзо шуданашон мутобиқи номгӯй ва тартиби муқаррарнамудаи Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи талаботи Дастурамали коргузорӣ дар Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода мешаванд.

69. Қарорҳои дорой хусусияти меъёрии Ҳукумат дар нашрияҳои расмӣ Ҳукумат ва маҷмӯа бо муҳри «Барои истифодаи хизматӣ» нашр карда мешаванд.

70. Санадҳои Ҳукумат вобаста ба ҷорабиниҳои муҳим ва таъҷилии дар онҳо пешбиниғардида бояд ба таври васеъ ва дарҳол ба маълумоти умум расонида шаванд, дар рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ интишор гарданд ва дар ҳолатҳои зарурӣ бо тартиби муқаррарғардида тавассути телевизион ва радио эълон карда шаванд.

71. Қарорҳои Ҳукумат мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ аз ҷониби раёсати коргузорӣ ва назорати Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлати на дертар аз даҳ рӯз баъди имзо дар шакли нусхаи тасдиқшуда ва электронӣ ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баҳисобгирӣ ва дохил намудан ба

Феҳристи ягонаи давлатии санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда мешаванд.

7. КОМИССИЯҲО ВА ГУРҶҲОИ КОРИИ ҲУКУМАТ

72. Бо мақсади мусоидат намудан ҷиҳати татбиқ кардани санадҳои Ҳукумат, назорати ҷараёни иҷроии қарорҳои қабулғардида ва ҳамоҳангсозии фаъолияти вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, оид ба масъалаҳои алоҳидаи муҳим Ҳукумат комиссияҳои доимӣ таъсис медиҳад.

73. Комиссияҳои доимӣ фаъолияти худро мутобиқи низомнома, ки онро Ҳукумат тасдиқ намудааст, анҷом медиҳанд.

74. Барои оmodасозии лоиҳаҳои санадҳои Ҳукумат ва баррасии ихтилофот оид ба лоиҳаҳои қарорҳо ва ҳамчунин барои ташкили иҷроӣ санадҳои алоҳидаи Ҳукумат аз тарафи Ҳукумат комиссияҳои муваққатӣ ва гурӯҳҳои корӣ ташкил карда мешаванд.

75. Қарорҳои комиссияи муваққатӣ ва гурӯҳҳои корӣ дар протоколҳо ба расмӣ дароварда шуда, ба иҷрокунандагони дахлдор дастрас карда мешаванд. Протоколи маҷлисҳои комиссия ва гурӯҳҳои кориро роҳбарони онҳо имзо мекунанд.

8. НАЗОРАТИ ИҶРО

76. Ҳукумат назорати фаъолияти вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳотро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ анҷом медиҳад ва вобаста ба ин ҳангоми зарурат дар маҷлисиҳои худ масъалаи аз тарафи онҳо иҷро гардидани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо роҳи раёипурсии умумихалқӣ қабул шудаанд, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қонунҳои конститусионӣ, кодексҳо, қонунҳо, қарорҳои яқояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумат ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ менамояд.

77. Муовини яқум ва муовинони Сарвазир мувофиқи масъулиятҳои байни онҳо тақсимшуда ба роҳбарони вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини иҷроӣ қарор ва фармоишҳои Ҳукумат супоришҳо медиҳанд.

78. Ташкили назорати иҷроӣ санадҳои Ҳукуматро Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад.

79. Санадҳои Ҳукумат бо тартиби муқаррарнамудаи Дастурамали коргузорӣ дар Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назорат гузошта мешаванд ва бо ҳамон тартиб бо дархости асоснокӣ вохидҳои сохтории Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз назорат бароварда мешаванд.

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 27 апрели соли 2018, №194

ш. Душанбе

**«Дар бораи Номгӯи мансабҳои хизматчиёни гражданин
(ҳайати техникӣ ва хизматрасони) мақомоти давлатӣ»**

Мутобиқи моддаи 57 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ», моддаи 12 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва моддаи 264 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Номгӯи мансабҳои хизматчиёни гражданин (ҳайати техникӣ ва хизматрасони) мақомоти давлатӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот номи мансабҳои ҳайати техникӣ ва хизматрасони мақомоти худро ба Номгӯи мазкур мутобиқ намоянд.

3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2008, №530 «Дар бораи тасдиқи Номгӯи мансабҳо ва касбҳои ҳайати техникӣ ва хизматрасони мақомоти давлатӣ» аз эътибор соқит доништа шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 27 апрели соли 2018,
№194 тасдиқ шудааст

НОМГҶҶИ
мансабҳои хизматчиёни граждани
(ҳайати техникӣ ва хизматрасони) мақомоти давлатӣ

Мудири қабулгоҳ
Нозир-референт
Нозир-коргузор
Нозири шабака
Нозири сервер
Нозири сомона
Нозири беҳатарии зидди сӯхтор
Нусхабардор
Корманди бойгонӣ (архивариус)
Мудири китобхона, корманди китобхона
Нозири баҳши рухсатномадиҳӣ
Хазинадор
Мудири хоҷагӣ
Комендант
Хаткашон
Муқовасоз
Духтур
Директор (мудир), муовини директор (муовини мудир), маъмур,
навбатдор, пешхизмати меҳмонхона, бӯстонсарой, ороишгоҳ, хобгоҳ
Маъмури навбатдор, маъмури толор
Устои шабакаи гармидиҳӣ, челонгар оид ба хизматрасонии
шабакаҳои гармидиҳӣ
Устои таъмири компютерҳо
Мудири анбор, коргари анбор
Техники асбобҳои тақвиятдиҳандаи овоз
Аксбардор, наворбардор
Таҳвилгар
Таъмингар
Устои таъмири дастгоҳҳои нусхабардор
Техники алоқа
Устои барқ, устои таҷҳизоти барқӣ

Коргари ёрирасон, коргари таъмири чории бино ва иншоот
Ходими либосхона, дарзмолкунанда
Кафшергар, кафшергари барқ, кафшергари газ
Мудири ошхона, ошпаз, пешхизмат
Мутахассиси лифт
Мудири гараж, сармуҳандис, муҳандис, сармеханик, механик, тан-
зим гари калон, танзимгар, харрот, механик-назоратчӣ, челонгари
автомо- билҳо, устои муҳаррик, вулканизатор, устои аккумулятор,
устои карбю- ратор, мисгар, равғангар, озмоишгари баллонҳо, ронанда
Устои дегхона, оташмони дегхона
Сантехник
Дуредгар
Наччор
Оташмон
Посбон, дарбон
Боғбон, гулпарвар
Фаррош
Ҳавлирӯб

ҚАРОРИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 7 сентябри соли 2019, №457 ш. Душанбе

«Дар бораи шакли намунавии шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ»

Мутобиқи моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва моддаи 57 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Шакли намунавии шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот дар танзими муносибатҳои меҳнатии кормандон шакли намунавии шартномаи (қарордоди) меҳнатии мазкурро ба роҳбарӣ гиранд.

3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2007, №633 «Дар бораи Намунаи шартномам (қарордоди) меҳнатии қабул ба хизмати давлатӣ» аз эътибор соқит дониста шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Замима
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «7» сентябри соли 2019, № 457

**Шакли намунавии
шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ**

(номи мақомоти давлатӣ)

дар шахси _____

(мансаби роҳбари мақомоти давлатӣ)

(насаб, ном ва номи падари роҳбари мақомоти давлатӣ, ки ҳуқуқи бастан
ва қатъ намудани шартномаи меҳнатиро дорад)

(минбаъд – корфармо) аз як тараф ва шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон

(насаб, ном, номи падар, рақам ва ҷойи дода шудани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият)

(нишонии ҷойи истиқомати доимӣ ва рақами мушаххаси андозсупоранда)

**(минбаъд – корманд) аз тарафи дигар, шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ
(минбаъд – шартномаи меҳнатӣ)-и мазкурро бо шартҳои зерин бастанд:**

1. _____

(насаб, ном, номи падари корманд)

ба мансаби _____

(номи пурраи мансаби ишғолнамуда)

(номи воҳиди сохтории корфармо)

аз «_____» _____ соли 20____ таъин карда шудааст.

2. Муҳлати амали шартномаи меҳнатӣ

Шартномаи меҳнатӣ ба муҳлати _____ баста мешавад.

(муайян/номуайян – яке нишон дода шавад)

Санаи оғоз: «_____» _____ соли 20____

(барои шартномаи меҳнатии муҳлаташ муайян)

Санаи охир: «_____» _____ соли 20____

(барои шартномаи меҳнатии муҳлаташ муайян)

Асосҳои ба муҳлати муайян бастании шартномаи меҳнатӣ _____

Шартномаи меҳнатӣ ба муҳлати иҷрои кори муайян _____

_____ баста мешавад.

(муҳтавои кори иҷрошаванда)

3. Низом ва речаи вақти корӣ

Барои корманд низом ва речаи вақти кории зерин муқаррар карда мешавад:

- ҳафтаи _____ корӣ бо давомнокии _____
(панҷрӯза/ шашрӯзаи-яке нишон дода шавад)
- соати корӣ бо _____ рӯзи истироҳат
(ду ё як)
- ҳафтаи нопурраи корӣ _____
- рӯзи нопурраи корӣ _____
- вақти оғози кор _____
- вақти анҷоми кор _____

4. Вақти истироҳат

Ба корманд:

- танаффусҳо дар давоми рӯзи корӣ аз соати _____ то соати _____ барои _____
- танаффусҳои дигари пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, созишнома ва шартномаи коллективӣ барои _____ дода мешавад.

5. Давомнокии рухсатии меҳнатӣ ва дигар намуди рухсатиҳо

Ба корманд:

- ба муҳлати _____ рӯзи тақвимӣ рухсатии ҳарсолаи пардохтшаванда;
- ба муҳлати _____ рӯзи тақвимӣ рухсатии иловагии ҳарсолаи пардохтшаванда;
- ба муҳлати _____ рӯзи тақвимӣ рухсатии иловагии пардохтшавандаи ҳарсола барои кор дар шароитҳои маҳсули табиӣ ва иқлимӣ;
- чамъ ба муҳлати _____ рӯзи тақвимӣ рухсатии ҳарсолаи пардохтшавандаи меҳнатӣ дода мешавад.

Намудҳои дигари рухсатиҳо (рухсатиҳои иҷтимоӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд, барои нигоҳубини кӯдак, барои таҳсил, рухсатии эҷодӣ, рухсатии бемузди меҳнат, рухсатии муваққатии бемузди ё қисман музднок) тибқи асосҳои қонунгузорию хизмати давлатӣ ва меҳнат дода мешаванд.

6. Андоза ва шартҳои пардохти музди меҳнат

Ба корманд барои иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ пардохт карда мешаванд:

– маоши мансабӣ _____ сомонӣ;
(бо рақам ва ҳарфҳо навишта мешавад)

– мукофотпулӣ, кумакпулӣ, иловапулӣ, ҷубронпулӣ, изофапулӣ (минбаъд – иловапулиҳо) дар ҳолати ба онҳо ҳуқуқ доштани корманд _____ сомонӣ.

_____ (бо рақам ва ҳарфҳо навишта мешавад)

Музди меҳнати моҳонаи корманд тибқи ҳамин шартномаи меҳнатӣ, созишнома ва шартномаҳои коллективӣ ва ё санадҳои меъёрии дохилӣ (локалӣ) ва тартиби муқаррарнамудаи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 5-уми моҳи оянда пас аз моҳи ҳисоботӣ бо роҳи гузаронидан ба кортҳои бонкӣ пардохта мешавад.

Ба корманд барои иҷрои уҳдадориҳои иловагӣ тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ иловапулиҳо дар ҳаҷми _____ пардохта мешавад.

_____ (бо рақам ва ҳарфҳо навишта мешавад)

7. Ҳуқуқҳои корманд:

– чихати тағйир додан ё бекор кардан шартномаи меҳнатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба корфармо тақлиф пеш ниҳод намояд;

– музди меҳнат, аз ҷумла мукофотпулӣ, кумакпулӣ, иловапулӣ, ҷубронпулӣ, изофапулӣ ва дигар кафолатҳои пешбиниамудаи қонунгузори сари вақт ва дар ҳаҷми пурра гирад;

– барои зарари ба саломатӣ ва молу мулкеш бинобар иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ расонидашуда ҷубронпулро тибқи қонунгузорӣ гирад;

– аз дигар ҳуқуқҳо, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, созишнома ва шартномаҳои коллективӣ пешбинӣ намудаанд, истифода намояд.

8. Уҳдадориҳои корманд:

– талаботи Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки ба уҳдадориҳои мансабӣ алоқаманд мебошанд, риоя ва таъмин намояд;

– ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин ҳуқуқ ва манфиатҳои шах сони ҳуқуқро риоя, ҳифз ва эҳтиром намояд;

– агар манфиати шахсии корманд барои иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ монеа гардад, ё ба манфиати давлатӣ мухолифат кунад ва ё боиси дигар

ҳолатҳои бархӯрди манфиатҳо гардад, бояд ба роҳбари мақоми давлатӣ, ки барои таъин намудан ба мансаб ва озод намудани ӯ аз мансаб ваколат дорад, хабар диҳад;

– аз рӯзи гирифтани иттилооти расмӣ дар бораи қатъ намудани шахрван дии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё соҳиб шудан ба шахрвандии давлати дигар ба корфармо, ки ҳуқуқи ба мансаб таъин ва аз мансаб озод намуданро дорад, хабар диҳад;

– сатҳи касбӣ ва тахассусии худро барои иҷрои самараноки уҳдадориҳои мансабӣ баланд бардорад;

– сирри давлатӣ ва сирри дигари бо қонунҳо ҳифзшавандаро, аз ҷумла баъди қатъи муносибатҳои меҳнатӣ дар давоми муҳлати муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ нигоҳ дорад;

– монеа ва маҳдудиятҳои пешбининамудаи санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намояд;

– эъломиякунонии даромадҳо ва вазъи молумулкии худро бо тартиби муқаррар намудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намояд;

– қарорҳо, фармоишҳо, амрҳо ва дастурҳои роҳбарияти мақоми давлатӣ, мақомоти болоӣ ва шахсони мансабдорро, ки дар доираи ваколати онҳо қабул шудаанд, тибқи тартиби муқарраргардида иҷро намояд;

– талаботи Кодекси одоби хизматчиӣ давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя кунад;

– қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатиро риоя намояд;

– интизоми меҳнатиро риоя намояд;

– молу мулки ба иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ вобаста шударо мақсаднок истифода карда, маҳорату нигоҳ доштани ӯро таъмин намояд;

– шартномаи меҳнатии мазкурро, ки фаъолияти меҳнатии ӯро ба танзим мебарорад, иҷро кунад.

9. Ҳуқуқҳои корфармо:

– шартномаи меҳнатиро бо корманд тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бандад, тағйир диҳад ва бекор намояд;

– аз корманд иҷро намудани уҳдадориҳои мансабӣ, риояи қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ ва муносибати эҳтиёткорона ба молу мулки ба ӯ боварқардашударо талаб намояд;

– кормандро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба ҷавобгарии интизомӣ ва моддӣ кашад;

– кормандро барои хизмати поквичдонона ва самаранок ҳавасманд намояд;

– аз ҳуқуқҳои дигари муқаррарнамудаи қонунгузорӣ истифода намояд.

10. Уҳдадориҳои корфармо:

– шартҳо ва талаботи ин шартномаи меҳнати мазкурро иҷро намояд;

– кормандро бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор, аз ҷумла санадҳои меъёрии дохилии (локалии) корфармо шинос намояд;

– шароити кор, бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат, хизматрасонии беҳдоштию маишӣ ва тиббии кормандро, ки барои иҷрои уҳдадориҳои мансабии ӯ заруранд, таъмин намояд;

– сари вақт ва дар ҳаҷми пурра пардохт намудани музди меҳнат, аз ҷумла мукофотпулӣ, кумакпулӣ, иловапулӣ, ҷубронпулӣ ва изофапулӣ (дар ҳолати ба онҳо ҳуқуқ доштани корманд)-ро таъмин намояд;

– кормандро тибқи тартиби муқарраргардида ба таҳсил ва тақмили ихтисос фаро гирад;

– ҳангоми барҳам додан, азнавташкилдихӣ, таҷдиди мақоми давлатӣ, ихтисори шумора ё воҳиди корӣ музди меҳнати кормандро тибқи қонунгузорӣ дар муҳлатҳои муқарраргардида нигоҳ дорад;

– ҳангоми пурра ё қисман гум кардани қобилияти меҳнатӣ ҷуброни зарарро тибқи қонунгузорӣ пардохт намояд;

– ҳифзи маълумотҳои шахсии кормандро таъмин намояд;

– кормандро тибқи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигари, созишнома ва шартномаи коллективӣ ба суғуртаи ҳатмии давлатӣ фаро гирад;

– кормандро оид ба ҳолатҳои, ки барои иҷрои шартномаи меҳнати мазкур таъсир мерасонанд, хабардор намояд;

– барои ҳимоя ва таъмини амнияти фаъолияти корманд мусоидат намояд;

– зарари ба ҳаёт ва саломатии корманд ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои меҳнатӣ расонидашударо тибқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброн намояд;

– уҳдадориҳои дигари, муқаррарнамудаи қонунгузорию иҷро намояд.

11. Шартҳои дигар шартномаи меҳнатӣ, ки ба хусусияти хоси фаъолияти корманд алоқаманд мебошанд

12. Тартиби тағйир додан ва қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ

Шартҳои шартномаи меҳнати мазкурро бо розигии тарафҳо мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигар тағйир дода шуда ё амали шартномаи меҳнатӣ қатъ карда мешавад.

Баҳсҳои тарафҳо бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ҳал карда мешаванд.

13. Ҷавобгарии тарафҳо

Тарафҳои шартномаи мазкур мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

14. Санаи бастан ва рақами тартибии шартномаи меҳнатӣ

Шартномаи меҳнати мазкур дар ду нусха бо забони давлатӣ таҳия, аз тарафи корфармо имзо ва бо муҳр тасдиқ ва аз тарафи корманд имзо карда шуда, як нусха ба корманд дода шуда, нусхаи дигар дар парвандаи шахсии корманд нигоҳ дошта мешавад.

_____	_____
(корфармо)	(насаб, ном, номи падар)
_____	_____
(мансаби роҳбар)	(мансаби корманд)
_____	_____
(имзо, ному насаби роҳбар)	(имзо)
_____	_____
(санаи имзо)	(санаи имзо)

Ҷ.М.

№ _____
(рақами тартибии шартномаи меҳнатӣ)

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 24 июли соли 2020, №411

ш. Душанбе

«Дар бораи эълomia оид ба андоз аз даромад»
(бо тағйиру иловаҳо аз 21.05.2022, №248)

Мутобиқи моддаи 241 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

Шакли эълomia оид ба андоз аз даромад, Тартиби пур кардан ва
пешниҳод намудани эълomia оид ба андоз аз даромад тасдиқ карда
шаванд (замимаҳои 1 ва 2).

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Замимаи 1
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «24» июли соли 2020, №411

Шакли эълomia оид ба андоз аз даромад

1. МАЪЛУМОТ ОИД БА МАҚОМОТИ ДАВЛАТӢ

(ном ва маҳалли чойгишавии мақомоти андоз)

«_____» _____ соли _____
(санаи қабули эълomia) (имзои роҳбари нозироти андоз)

2. МАЪЛУМОТ ОИД БА ЭЪЛОМИЯКУНАНДА

1. Насаб, ном ва номи падар _____
2. Мансаби (вазифаи) ишғолнамуда ва чойи кор _____
3. Рақами мушаххаси андозсупоранда _____
4. Чойи истиқомат, рақами телефон, нишони электронӣ _____
5. Соли ҳисоботӣ (аз 1 январ то 31 декабри соли 20____)

3. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ДАРОМАДҲО

№	Номгӯи даромад, аз ҷумла дар хорича	Маблағи даромад (бо сомонӣ)	Маблағи андоzi пардохтшуда (бо сомонӣ)
1Д	ромад аз чойи кори асосӣ		
2Д	ромад аз чойи кори ғайриасосӣ (дар ҳолати дар ду ё зиёда чой кор кардан бо нишон додани чой (чойхо)-и кори ғайриасосӣ)		
3Д	ромад аз фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ (бо нишон додани намуди фаъолият ва чойи кор)		
4Д	ромад аз иҷораи молу мулк		
5Д	ромад аз қитъаи замини наздиҳавлигӣ		
6Д	ромад аз замини ба иҷора гирифташуда (додашуда)		

7Д	ромад аз пасандозҳои бонкӣ		
8Д	ромад аз доштани саҳм дар сармояи оин- номавии ташкилотҳои тичоратӣ (аз ҷумла суди саҳмияҳо) ва дигар коғазҳои қиматнок		
9Д	гар даромадҳо (бо нишон додани намуни даромадҳо) _____		
Ҷамъи бандҳои 1-9			
Эзоҳ: Агар барои ҷойгир кардани номгуӣ даромадҳо дар бандҳои дахлдори боби 3 сатрҳо камӣ кунанд, эълomiaкунанда бояд сатрҳои нав кушода, маълумотҳоро дохил намояд.			
Дурустӣ ва пуррагии маълумоти дар эълomia нишондодашударо тасдиқ мекунам.			
« _____ » _____ соли _____		_____	
(санаи тартиб додани эълomia)		(имзо)	
Эълomiaи пешниҳодшударо қабул кардам			
Мансаби ишғолнамуда (имзо)		(насаб, сарҳарфҳои ном ва номи падари корманди нозироти андоз)	
« _____ » _____ соли _____		_____	
(санаи қабули эълomia)			

Тартиби
пур кардан ва пешниҳод намудани эълومия
оид ба андоз аз даромад

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Тартиби пур кардан ва пешниҳод намудани эълумия оид ба андоз аз даромад (минбаъд-Тартиб) қоидаҳои эълумиякунонии андоз аз даромади довталабони мансабҳои давлатӣ ва мансабҳои ба онҳо баробаркардашуда, шахсони ишғолкунандаи мансабҳои давлатӣ ва мансабҳои ба онҳо баробаркардашуда, инчунин дигар шахсоне, ки уҳдадори эълумиякунонии андоз аз даромади онҳо дар қонунгузорӣ пешбинӣ шудааст (минбаъд–эълумиякунанда), муҳлати пешниҳод, баҳисобгирии эълумияҳо, инчунин уҳдадориҳои ҳадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои давлатӣ ва масъулияти эълумиякунандагони зеринро муайян менамояд:

- номзадҳо ва шахсони ишғолкунандаи мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ;

- довталабон ва ишғолкунандагони мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ;

- довталабон ва шахсони мансабдоре, ки ба хизматчиёни давлатӣ баробар карда шудаанд;

- кормандони Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар ташкилотҳои қарзии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тибқи қонунгузори бонкӣ уҳдадоранд эълумия оид ба андоз аз даромад пешниҳод намоянд;

- шахсоне, ки вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ, маъмурию хочагидориро дар корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳои давлатӣ, дигар субъектҳои хочагидори давлатӣ ва субъектҳои хочагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад (минбаъд-ташкилотҳои давлатӣ), иҷро менамоянд.

2. Амали тартиби мазкур нисбат ба ҳайати техникӣ ва хизматрасонии мақомот ва ташкилотҳои давлатӣ, Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои дигари қарзии давлатӣ (минбаъд–мақомот ва ё ташкилотҳои давлатӣ) паҳн намегардад.

2. ТАРТИБИ ПУР КАРДАНИ ЭЪЛОМИЯ ОИД БА АНДОЗ АЗ ДАРОМАД

3. Шакли эълomia оид ба андоз аз даромад аз 3 боб иборат буда, бо тартиби зерин пур карда мешавад:

- дар боби 1 номи мақомоти андоз бо маҳалли ҷойгиршавӣ, санаи қабули эълomia ва имзои роҳбари нозироти андоз нишон дода мешавад;

- дар боби 2 оид ба насаб, ном ва номи падари эълomiaкунанда мувофиқи шиноснома, мансаби ишғолнамуда ва ҷойи кор, рақами мушаххаси андозсупоранда дар асоси шиноснома ё гувоҳнома дар бораи додани рақами мушаххаси андозсупоранда, ҷойи истиқомати доимӣ ё маҳалли будубоши муваққатии ӯ, ки дар шиноснома қайд шудааст, рақами телефон, нишони электронии ӯ ва соли ҳисоботӣ (1 январь-31 декабри соли 20__) нишон дода мешаванд;

- дар боби 3 номгӯи даромад, аз ҷумла дар хорича, маблағи даромад, маблағи андози пардохтшуда, вобаста ба даромад аз ҷойи кори асосӣ, даромад аз ҷойи кори ғайриасосӣ (дар ҳолати дар ду ё зиёда ҷой кор кардан) бо нишон додани ҷой (ҷойҳо)-и кори ғайриасосӣ (банди 2), даромад аз фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ бо нишон додани намуд (намудҳо)-и фаъолият ва ҷой (ҷойҳо)-и кор (банди 3), даромад аз иҷораи молу мулк (банди 4), даромад аз қитъаи замини наздихавлигӣ (банди 5), даромад аз замини ба иҷора гирифташуда (додашуда) (банди 6), даромад аз пасандозҳои бонкӣ (банди 7), даромад аз доштани саҳм дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ (аз ҷумла суди саҳмияҳо) ва дигар коғазҳои қиматнок (банди 8), дигар даромадҳо бо нишон додани намуди даромадҳо (банди 9) ва ҷамъи даромадҳо ва маблағи андози пардохтшуда бо сомони барои номгӯи бандҳои 1-9 дар соли ҳисоботӣ нишон дода мешаванд.

4. Дар сурати надоштани даромад дар бандҳои дахлдори боби 3 эълomia оид ба андоз аз даромад аломати «—» гузошта мешавад.

3. ТАРТИБИ ПЕШНИҲОД НАМУДАНИ ЭЪЛОМИЯ ОИД БА АНДОЗ АЗ ДАРОМАД

5. Дар эълomia оид ба андоз аз даромад эълomiaкунанда вобаста ба ҳар як манбаи даромади худ маълумотро оид ба маблағи андози пардохтшуда ворид менамояд (**қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 2022, №248**).

6. Эълomiaкунанда уҳдадор аст, ки эълomia оид ба андоз аз даромади худро дар муҳлати зерин пешниҳод намояд:

- маротибаи аввал ҳангоми довталаби мансаби давлатӣ будан ё таъин (интиҳоб) ба мансаб барои соли ҷорӣ;

- ҳар сол то 1 апрел барои соли гузашта.

7. Ишғолкунандагони мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, роҳбарони мақомот ё ташкилотҳои давлатӣ, ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо пешниҳод ё розигии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мансаб таъин (интиҳоб) карда мешаванд, эълomia оид ба андоз аз даромади худро якҷо бо эълomia оид ба вазъи молумулкӣ баъди хонапури намудан дар шакли электронӣ ё коғазӣ ба мақомоти андози маҳалли истиқомат пешниҳод карда, шакли коғазии онҳоро бо тасдиқномаи мақомоти андоз дар бораи қабули эълomia оид ба андоз аз даромад ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд. Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини яқум ва муовинони Раис, вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон эълomiaҳои худро бо ҳамин тартиб ба Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунанд. Эълomiaҳои роҳбарони мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот ба раиси шаҳр ё ноҳияи дахлдор ва дигар эълomiaкунандагон ба мақомот ё ташкилотҳои давлатии ҷойи кор бо ҳамин тартиб пешниҳод карда мешаванд (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 2022, №248).

8. Шахсони ишғолкунандаи мансабҳои давлатӣ дар муассисаҳои хоричии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар намояндагиҳои вазорату идораҳо дар хорича низ эълomia оид ба андоз аз даромади худро мувофиқи банди 6 ҳамин Тартиб пешниҳод менамоянд.

9. Эълomiaкунанда барои дурустӣ ва пурра будани маълумоти дар эълomia оид ба андоз аз даромад нишондода масъулияти шахсӣ дорад.

10. Эълomia оид ба андоз аз даромад ба ҳолати рӯзи охири сол, бо забони давлатӣ бо даст ё дар компютер хонапури карда шуда, ба он мувофиқан бо дасти худ ё дар шакли электронӣ имзо гузошта мешавад.

4. УҲДАДОРИҲОИ ХАДАМОТИ КАДРИИ МАҚОМОТ ВА Ё ТАШКИЛОТҲОИ ДАВЛАТӢ

11. Хадамоти кадрӣ мақомот ва ё ташкилотҳои давлатӣ уҳдадоранд (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 2022, №248).

- эълomiaкунандагонро бо варақаи эълomia оид ба андоз аз даромад ва Тартиби мазкур дар шакли коғазӣ ва электронӣ таъмин намоянд ва ба онҳо тартиби пур кардани эълomia оид ба андоз аз даромадро тавзеҳ диҳанд;

- барои эълomiaкунандагон ҷиҳати дар шакли коғазӣ ё электронӣ пешниҳод кардани эълomia оид ба андоз аз даромад шароит муҳайё намоянд;

- феҳристи баҳисобгирии эълomiaҳо оид ба андоз аз даромадро

пеш баранд (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 2022, №248).

- назорат ва таъмини пешниҳоди саривақтии эълomiaхоро аз ҷониби эълomiaкунанда анҷом диҳанд;

- ба парвандаи шахсии эълomiaкунанда эълomia оид ба андоз аз даромадро замима карда, махфӣ нигоҳ доштани онҳоро таъмин намоянд;

- рӯйхати шахсони дар муҳлати муқарраршуда эълomia оид ба андоз аз даромад пешниҳоднакардaro, дар давоми 3 рӯзи корӣ аз санаи гузаштани муҳлати пешниҳод таҳия карда, ҷиҳати андешидани чораҳои дахлдор ба роҳбари мақомот ва ё ташкилоти давлатӣ пешниҳод намоянд.

5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

12. Дар сурати муайян гардидани маълумот дар бораи бардурӯғ пур кардани эълomia оид ба андоз аз даромад аз ҷониби эълomiaкунанда, мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон санҷиш гузаронида мешавад.

13. Кормандони мақомот ва ё ташкилотҳои давлатӣ, ки ҷиҳати пешбурди корҳо вобаста ба эълomiaкунонӣ масъул мебошанд, уҳдадоранд махфияти маълумоти дар эълomia оид ба андоз аз даромад нишондодашударo таъмин намоянд. Барои ифшо кардани маълумот, ба ғайр аз ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, онҳо ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

14. Баҳсҳо оид ба масъалаҳои эълomiaкунонӣ аз ҷониби роҳбари мақомот ва ё ташкилоти давлатӣ ё тариқи судӣ ҳал карда мешаванд.

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 24 июли соли 2020, №412

ш. Душанбе

Дар бораи эълomia оид ба вазъи молумулкӣ
(бо тағйиру иловаҳо аз 21.05.2022, №249)

Мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия», моддаи 79 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон», моддаи 25 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» ва моддаи 57 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Шакли эълomia оид ба вазъи молумулкӣ ва Тартиби пур кардан ва пешниҳод намудани эълomia оид ба вазъи молумулкӣ тасдиқ карда шаванд (замимаҳои 1 ва 2).

2. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2005, №289 «Дар бораи тасдиқи Эълomia оид ба андоз аз даромад ва Эълomia оид ба вазъи амволии хизматчиӣ давлатӣ» аз эътибор соқит дониста шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Шакли эълomia оид ба вазъи молумулкӣ

1. МАЪЛУМОТ ОИД БА МАҚОМОТ ВА Ё ТАШКИЛОТИ ДАВЛАТӢ

(номи мақоми давлатӣ/ташкilotи давлатие, ки эълomia мазкур ба он пешниҳод карда мешавад)

« _____ » _____ соли _____
(санаи қабули эълomia) (имзои роҳбари мақоми давлатӣ, муҳр)

2. МАЪЛУМОТ ОИД БА ЭЪЛОМИЯКУНАНДА

1. Насаб, ном ва номи падари эълomiaкунанда _____

2. Мансаби ишғолнамуда ва ҷойи кор _____

3. Рақами мушаххаси андозсупоранда _____

4. Ҷойи истиқомат, рақами телефон ва нишонии электронӣ _____

5. Соли ҳисоботӣ (аз 1 январ то 31 декабри соли 20____)

3. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МОЛУ МУЛК

§ 1. Молу мулки ғайриманқул (биною иншоот)

№	Номгӯи молу мулк (молиякунанда хусусӣ), аз ҷумла дар хориҷа	Микдор	Масоҳат (м ²)	Маҳалли ҷойгиршавӣ ва ба қайдгирӣ	Сана ва рақами ба қайдгирӣ хуччати тасдиқкунандаи ҳуқуқмолиякунанда	Маблағи андозпардохтшуда (сомонӣ)
1.Х	онаи истиқоматӣ (квартира)					
2.Х	онаи истиқоматӣ (ҳавлӣ)					
3.Б	стонсаро					

4.Д	гар молу мулки ғайриманқул					

	(номи молу мулк)					
Чамъи бандҳои 1–4 чадвал						

§ 2. Молу мулки ғайриманқул (қитъаи замин)

№	Номгӯи қитъаи замин, аз ҷумла дар хорича	Масо- ҳат (га)	Маҳал ли ҷойгир- шавӣ ва ба қайд- гирӣ	Ном, сана ва рақами бақайд гирии ҳуччати тасдиқунандаи ҳуқуқи истифода даи замин	Маблағи андози пардохт- шуда (сомонӣ)
1.К	тъаи замини наздиҳавлиғӣ				
2.К	тъаи замин барои хоҷагии ёрирасони шахсӣ				
3.К	тъаи замин барои хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)				
4.Д	гар қитъаҳои замин				
	(таъиноти қитъаи замин)				
Чамъи бандҳои 1–4 чадвал					

§ 3. Молу мулки манқул

№	Номгӯи молу мулк (моликияти хусусӣ), аз ҷумла дар хорича	Миқдор	Тамға ва соли барориш	Маҳалли бақайдгирӣ	Ном, сана ва рақами бақайд гирии ҳуччати тасдиқ- қунанда	Маблағи андози пардохт- шуда (сомонӣ)
1.А	томобили сабуқрав					
2.А	томобили борқаш					
3.М	ототсикл					
4.Т	техникаи кишоварзӣ					
5.Д	гар воситаҳои нақлиёт ва техникаҳои таъиноташон гуногун					
	(номгӯи воситаи нақлиёт ва техникаи таъиноташон гуногун)					
Чамъи бандҳои 1–5 чадвал						

4. МАЪЛУМОТ ОИД БА САРШУМОРИ ЧОРВО ВА ПРАНДА

№	Номгӯй	Саршумор
1.Ч	рвои калони шохдор	
2.Ч	рвои хурд	
3.Дсп		
4.П	ранда	
5.Д	гар ҳайвонот _____ (номгӯи ҳайвонот)	
Чамъи бандҳои 1–5 ҷадвал		

5. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ДОШТАНИ САҲМ ДАР ТАШКИЛОТҲОИ ТИҶОРАТӢ ВА ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК

§ 1. Саҳмдорӣ дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ

№	Шакли ташкилию хуқуқӣ ва номи ташки- лоти тиҷоратӣ	Маҳалли қойгиршавӣ (нишонӣ)	Сармояи оинномавӣ (сомонӣ)	Ҳиссаи иштирок (саҳмияҳо) бо фоиз	Ном, сана ва рақами шартнома ва ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунанда
1.					
2.					
3.					
4.					

§ 2. Қоғазҳои қиматнок

№	Намуд (ном)-и қоғазҳои қиматнок, аз ҷумла дар хорича	Ташкилоте, ки қоғазҳои қиматнокро баровардааст	Маҳалли қойгиршавии ташкилот	Шумораи қоғазҳои қиматнок	Арзиши умумӣ (сомонӣ)
1.					
2.					
3.					
4.					
Чамъи бандҳои 1–4 ҷадвал					

6. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ПАСАНДОЗҲО ВА МЕТАЛЛУ САНҲОИ ҚИМАТБАҲО

§ 1. Пасандозҳо (амонатҳо) дар банкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ

№	Ном ва маҳалли ҷойгиршавии банк ё дигар ташкилоти қарзӣ бо нишон додани намуди пасандозҳо (амонатҳо), аз ҷумла дар хориҷа	Ном, сана ва рақами бақайдгирии ҳуҷҷати тасдиқкунанда	Мухлати нигоҳдории пасандоз (амонат)	Намуди асъор	Маблағи пасандоз (амонат)
1.					
2.					
3.					
4.					
Ҷамъи бандҳои 1–4 ҷадвал					

§ 2. Металл ва сангҳои қиматбаҳо

№	Макони нигоҳдорӣ (номи ташкилоти қарзӣ), аз ҷумла дар хориҷа	Ном ва намуди металл ва сангҳои қиматбаҳо	Микдор	Иёр (проба)	Арзиш (сомонӣ)
1.					
2.					
3.					
4.					
Ҷамъи бандҳои 1–4 ҷадвал					

7. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ УҲДАДОРИҲОИ ХУСУСИЯТИ МОЛИЯВИДОШТА

№	Ном ва маҳалли ҷойгиршавии ташкилоти қарзӣ, дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ	Сана ва рақами шартнома	Мухлати уҳдадорӣ (қарз)	Маблағи уҳдадорӣ (қарз), (сомонӣ)	Ҷоизи солонаи уҳдадорӣ (қарз)	Бақияи қарз дар санаи пешниҳод
1.						
2.						
3.						
4.						
Ҷамъи бандҳои 1–4 ҷадвал						

Эзоҳ: Эъломиякунанда мувофиқи банди 4 Тартиби пур қардан ва пешниҳод намудани эъломия оид ба вазъи молумулқӣ дар шакли эъломия оид ба вазъи молумулқӣ маълумот оид ба молу мулкери нишон медиҳад, ки арзишашон чунин нишондиҳандаҳо барои ҳисобҳоро ташкил намоянд:

- дар бобҳои 3, 4, 5 ва 7 зиёда аз 1000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо;
- дар боби 6 зиёда аз 3500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо;
- ҳангоми кам будани арзиши молу мулки эъломиякунанда аз нишондиҳандаҳои болозикр ва ё надоштани молу мулк, аз эъломиякунанда талаб намудани маълумотнома ва ё дигар намуди ҳуҷҷат манъ аст.

Дурустӣ ва пуррагии маълумоти дар эъломия нишондодашударо тасдиқ мекунам.

« _____ » _____ соли _____
(санаи тартиб додани эъломия) (имзо)

Эъломияи пешниҳодшударо қабул кардам.

_____ (Мансаби ишғолнамуда) _____ (насаб, сарҳарфҳои ном ва номи падари масъули ҳадамоти кадрӣ) _____ (имзо)

« _____ » _____ соли _____
(санаи қабули эъломия)

Тартиби
пур кардан ва пешниҳод намудани эълومия
оид ба вазъи молумулкӣ

2. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Тартиби пур кардан ва пешниҳод намудани эълумия оид ба вазъи молумулкӣ (минбаъд-Тартиб) қоидаҳои эълумиякунонии вазъи молумулкии довталабони мансабҳои давлатӣ ва мансабҳои ба онҳо баробаркардашуда, шахсони ишғолкунандаи мансабҳои давлатӣ ва мансабҳои ба онҳо баробаркардашуда, кормандони Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар ташкилотҳои қарзии давлатӣ (минбаъд-эълумиякунанда), муҳлати пешниҳод, баҳисобгирии эълумияҳо, инчунин уҳдадорихои ҳадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои давлатӣ ва масъулияти эълумиякунандагони зеринро муайян менамояд:

- номзадҳо ва шахсони ишғолкунандаи мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ;

- довталабон ва ишғолкунандагони мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ;

- довталабон ва шахсони мансабдоре, ки ба хизматчиёни давлатӣ баробар карда шудаанд;

- кормандони Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар ташкилотҳои қарзии давлатӣ;

- шахсоне, ки вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ ва маъмуриро дар корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳои давлатӣ, дигар субъектҳои хочагидори давлатӣ ва субъектҳои хочагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад (минбаъд-ташкилотҳои давлатӣ), иҷро менамоянд.

2. Тартиби мазкур нисбат ба ҳайати техникӣ ва хизматрасони мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои давлатӣ, Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар ташкилотҳои қарзии давлатӣ (минбаъд-мақомот ва ё ташкилоти давлатӣ) татбиқ намегардад.

2. ТАРТИБИ ПУР КАРДАНИ ЭЪЛОМИЯ ОИД БА ВАЗЪИ МОЛУМУЛКӢ

3. Шакли эълomia оид ба вазъи молумулкӢ аз 7 боб иборат буда, бо тартиби зерин пур карда мешавад:

1) дар боби 1 мувофиқи талаботи банди 9 Тартиби мазкур номи мақомот ва ё ташкилоти давлатии ҷойи кор, мақомоти давлатии дахлдор, ки эълomia оид ба вазъи молумулкӢ ба онҳо пешниҳод мегардад, санаи қабул ва имзои роҳбари мақомот ва ё ташкилоти давлатии ҷойи кор нишон дода шуда, ба он муҳри мақомот ва ё ташкилоти давлатӣ гузошта мешавад;

2) боби 2 «Маълумот оид ба эълomiaкунанда» ном дошта, аз бандҳои 1-5 иборат аст. Дар он насаб, ном ва номи падари эълomiaкунанда мувофиқи шиноснома, мансаби ишғолнамуда ва ҷойи кор, рақами мушаххаси андозсупоранда дар асоси шиноснома ё гувоҳнома дар бораи додани рақами мушаххаси андозсупоранда, ҷойи истиқомати доимӣ ё маҳалли будубоши муваққатии ӯ, ки дар шиноснома қайд шудааст, рақами телефон, нишонии электронии ӯ ва соли ҳисоботӣ (1 январ-31 декабри соли 20__) нишон дода мешавад;

3) боби 3 «Маълумот дар бораи молу мулк» ном дошта, аз параграфҳои 1-3 зерин иборат аст:

- дар параграфи 1 «Молу мулки ғайриманқул (биною иншоот)» маълумот дар бораи номгӯи молу мулк (моликияти хусусӣ), аз ҷумла дар хориҷа (хонаи истиқоматӣ (квартира), хонаи истиқоматӣ (хавлӣ), бӯстонсаро, дигар молу мулки ғайриманқул), миқдори масоҳати ишғолнамуда (m^2), маҳалли ҷойгиршавӣ ва бақайдгирӣ, сана ва рақами бақайдгирии ҳуччати тасдиқкунандаи ҳуқуқи моликият, маблағи андози пардохтшуда бо аъёри миллӣ нишон дода мешавад. Дар банди 4 ҷадвал (Дигар молу мулки ғайриманқул) дар ҳолати доштани дигар молу мулки ғайриманқул (масалан, гараж, нуктаҳои савдо, хӯроки умумӣ, хизматрасонӣ ва ғайра) дар сатри ҳолӣ номи молу мулки мазкур нишон дода мешавад. Дар ҳолати доштани дигар молу мулки ғайриманқул сатрҳои нав кушода шуда, маълумот вобаста ба ҳар як номгӯи молу мулк бо нишон додани номи молу мулк дар сатрҳои алоҳида дарҷ карда мешавад. Ҳамчунин дар ҷамъбасти параграфи 1 ҷамъи масоҳати молу мулк (m^2), ҷамъи маблағи андози пардохтшуда барои номгӯи бандҳои 1-4 ҷадвал бо аъёри миллӣ нишон дода мешавад;

- параграфи 2 «Молу мулки ғайриманқул (қитъаи замин)» номида шудааст. Дар он номгӯи қитъаҳои замин, аз ҷумла дар хориҷа (қитъаи замини наздиҳавлигӣ, қитъаи замин барои хоҷагии ёрирасони шахсӣ, қитъаи замин барои хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ), дигар қитъаҳои замин), масоҳати қитъаҳои замин (га), маҳалли ҷойгиршавӣ ва бақайдгирии қитъаҳои замин, ном, сана ва рақами бақайдгирии ҳуччати

тасдиққунандаи ҳукуки истифодаи замин (масалан, шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатӣ ва ғайра), маблағи андози барои қитъаи замин пардохтшуда дар ҳар банд нишон дода мешавад. Дар ҳолати доштани дигар қитъаи замин маълумот дар ҷои холии ҷудогардидаи банди 4 ҷадвал (Дигар қитъаҳои замин) бо нишон додани номи қитъаи замин мувофиқи таъинот (масалан, барои боғдорӣ, ползкорӣ), аз ҷумла дар хорича ворид карда мешавад. Дар ҳолати доштани боз дигар қитъаҳои замин, сатрҳои нав кушода шуда, маълумот оид ба ҳар як қитъаи замин бо нишон додани таъиноти он дохил карда мешавад. Дар параграфи 2 ҳамчунин ҷамъи масоҳати замин (га) ва ҷамъи маблағи андози пардохтшуда барои номгӯи бандҳои 1-4 ҷадвал бо асъори миллий нишон дода мешаванд;

- дар параграфи 3 «Молу мулки манкул» маълумот оид ба номгӯи воситаҳои нақлиёт ва техникаи таъиноташон гуногун, аз ҷумла дар хорича (автомобили сабукрав, автомобили боркаш, мототсикл, техникаи кишоварзӣ, дигар воситаҳои нақлиёт ва техникаҳои таъиноташон гуногун), миқдор, тамға, соли истехсол, маҳалли бақайдгирии нақлиёт ва техникаҳо, ном, сана, рақами ҳуҷҷати тасдиққунанда, маблағи андози барои воситаи нақлиёт ва техникаҳо пардохтшуда нишон дода мешавад. Дар банди 5 ҷадвал (Дигар воситаҳои нақлиёт ва техникаҳои таъиноташон гуногун) дар ҷойи холӣ номи воситаи нақлиёт ва техникаи дигар нишон дода мешавад. Дар сурати доштани боз дигар воситаи нақлиёт ва техникаи таъиноти гуногун сатрҳои нав кушода шуда, маълумот вобаста ба ҳар як номгӯи нишон дода мешаванд. Ҳамчунин дар параграфи 3 ҷамъи андози пардохтшуда барои ҳама намуди нақлиёт ва техникаҳо мувофиқи бандҳои 1-5 ҷадвал бо асъори миллий нишон дода мешавад.

4) дар боби 4 маълумот оид ба саршумори чорво ва паранда (чорвои калони шохдор, чорвои хурд, асп, паранда ва дигар ҳайвонот) дар алоҳидагӣ нишон дода мешавад;

5) боби 5 «Маълумот дар бораи доштани саҳм дар ташкилотҳои тиҷоратӣ ва қоғазҳои қиматнок» ном дошта, аз 2 параграфи зерин иборат аст:

- дар параграфи 1 «Саҳмдорӣ дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ» шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва номи ташкилоти тиҷоратӣ (масалан, ҷамъияти саҳомӣ, ҷамъияти масъулиятш маҳдуд, ширкати хоҷагидорӣ, кооперативи тиҷоратӣ ва ғ.), маҳалли ҷойгиршавии он (нишонӣ), сармояи оинномавии ташкилот дар асоси ҳуҷҷатҳои таъсисии он бо асъори миллий, ҳиссаи иштирок (саҳмияҳо)-и эълomiaкунанда бо фоиз аз сармояи оинномавӣ, ном, сана ва рақами шартнома ва ё дигар ҳуҷҷати тасдиққунанда (масалан, шартномаи таъсисӣ) нишон дода мешавад;

- дар параграфи 2 «Қоғазҳои қиматнок» маълумот дар бораи намуд

(ном)-и қоғазҳои қиматнок (вомбарг, вексел, чек, сертификати бонкӣ, ҳуҷҷатҳои дигаре, ки мувофиқи санадҳои қонунгузори дар бораи қоғазҳои қиматнок ё бо тартиби муқаррарнамудаи онҳо ба қоғазҳои қиматнок мансуб доништа шудаанд), аз ҷумла дар хорича, номи ташкилоте, ки қоғазҳои қиматнокро баровардааст, маҳалли ҷойгиршавии ташкилот, шумораи қоғазҳои қиматнок, арзиши умумии қоғазҳои қиматнок, ҷамъи арзиши қоғазҳои қиматнок мувофиқи бандҳои 1-4 ҷадвал бо асъори миллии нишон дода мешавад. Ҳангоми нишон додани арзиши қоғазҳои қиматнок арзиши номиналии онҳо ба инобат гирифта мешавад.

б) боби 6 «Маълумот дар бораи пасандозҳо ва металл сангҳои қиматбаҳо» ном дошта, аз параграфи 1 «Пасандозҳо (амонатҳо) дар бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ» ва параграфи 2 «Металл ва сангҳои қиматбаҳо» иборат аст:

- дар параграфи 1 ном ва маҳалли ҷойгиршавии бонк ё дигар ташкилоти қарзӣ, бо нишон додани намуди пасандозҳо (амонатҳо), аз ҷумла дар хорича, ном, сана ва рақами бақайдгирии ҳуҷҷати тасдиқкунанда, ки ташкилоти қарзӣ бо эълomiaкунанда дар бораи нигоҳдории пасандоз (амонат) ё дигар дорой имзо кардааст (масалан шартнома), муҳлати нигоҳдории пасандоз (амонат), намуди асъор, маблағи пасандози эълomiaкунанда дар ташкилоти қарзӣ дар ҳар сатр, ҷамъи маблағи пасандоз (амонат) мувофиқи бандҳои 1-4 ҷадвал нишон дода мешавад;

- дар параграфи 2 маълумот дар бораи макони нигоҳдорӣ (номи ташкилоти қарзӣ), аз ҷумла дар хорича, ном ва намуди металл ва сангҳои қиматбаҳо, микдор, иёр (проба), арзиши металл ва сангҳои қиматбаҳо, ҷамъи арзиши онҳо мувофиқи бандҳои 1-4 ҷадвал бо асъори миллии нишон дода мешавад.

7) дар боби 7 «Маълумот дар бораи уҳдадорҳои хусусияти молиявидошта» маълумот оид ба ном ва маҳалли ҷойгиршавии ташкилоти қарзӣ, дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, сана ва рақами шартномаи байни ташкилоти қарзӣ ва қарзгиранда (эълomiaкунанда), муҳлати уҳдадорӣ (қарз), маблағи уҳдадорӣ (қарз) бо асъори миллии, фоизи солонаи уҳдадорӣ (қарз), бақияи қарз ба санаи пешниҳоди эълomiaкунанда оид ба вазъи молумулкӣ, ҷамъи маблағи уҳдадорӣ (қарз) ва бақияи қарз мувофиқи бандҳои 1-4 ҷадвал нишон дода мешавад.

4. Эълomiaкунанда дар шакли эълomiaкунанда оид ба вазъи молумулкӣ маълумот оид ба молу мулкери нишон медиҳад, ки арзишашон чунин нишондиҳандаҳо барои ҳисобҳоро ташкил намояд:

- дар бобҳои 3, 4, 5 ва 7 зиёда аз 1000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо;
- дар боби 6 зиёда аз 3500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо.

5. Дар сурати надоштани молу мулк дар ҷадвалҳои дахлдори (бобҳои 3-7) эълomiaкунанда оид ба вазъи молумулкӣ аломати «—» гузошта

мешавад.

6. Эъломиякунанда ба эъломия оид ба вазъи молумулкии худ нухсаи эъломия оид ба андоз аз даромадро бо тасдиқномаи мақомоти андоз дар бораи қабули он замима менамояд.

3. ТАРТИБИ ПЕШНИҲОД НАМУДАНИ ЭЪЛОМИЯ ОИД БА ВАЗЪИ МОЛУМУЛКӢ

7. Дар эъломия оид ба вазъи молумулкӣ эъломиякунанда номгӯйи маълумот вобаста ба молу мулк ва ухдадорҳои хусусияти молиявидоштаи худро мувофиқи варақаи эъломия оид ба вазъи молумулкӣ нишон медиҳад (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 2022, №249).

8. Эъломиякунанда ухдадор аст, ки эъломия оид ба вазъи молумулкии худро дар муҳлати зерин пешниҳод намояд:

- маротибаи аввал ҳангоми довталаби мансаби давлатӣ будан ё таъин (интиҳоб) ба мансаб барои соли чорӣ;

- ҳар сол то 1 апрел барои соли гузашта.

9. Ишғолкунандагони мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, роҳбарони мақомот ё ташкилотҳои давлатӣ, ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо пешниҳод ё розигии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мансаб таъин (интиҳоб) карда мешаванд, эъломия оид ба вазъи молумулкии худро якҷо бо эъломия оид ба андоз аз даромад баъди хонапури намудан дар шакли электронӣ ё коғазӣ ба мақомоти андози маҳалли истиқомат пешниҳод карда, шакли коғазии онҳоро бо тасдиқномаи мақомоти андоз дар бораи қабули эъломия оид ба андоз аз даромад ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд. Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини яқум ва муовинони Раис, вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон эъломияҳои худро бо ҳамин тартиб ба Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунанд. Эъломияҳои роҳбарони мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба раиси шаҳр ё ноҳияи дахлдор ва дигар эъломиякунандагон ба мақомот ё ташкилотҳои давлатии ҷойи кор бо ҳамин тартиб пешниҳод карда мешаванд (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 2022, №249).

10. Шахсони ишғолкунандаи мансабҳои давлатӣ дар муассисаҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар намояндагиҳои вазорату идораҳо дар хориҷа низ эъломия оид ба вазъи молумулкии худро мувофиқи банди 9 Тартиби мазкур пешниҳод менамоянд.

11. Эъломиякунанда барои эътимоднок ва пурра будани маълумоти дар эъломия оид ба вазъи молумулкӣ нишондода масъулияти шахсӣ дорад.

12. Эълomia оид ба вазъи молумулкӣ бо забони давлатӣ бо даст ё дар компютер хонапурӣ карда шуда, ба он мувофиқан бо дасти худ ё дар шакли электронӣ имзо гузошта мешавад.

4. УҲДАДОРИҲОИ ХАДАМОТИ КАДРИИ МАҚОМОТ ВА ТАШКИЛОТҲОИ ДАВЛАТӢ

13. Хадамоти кадрӣ мақомот ва ташкилотҳои давлатӣ уҳдадоранд:

- эълomiaкунандагонро бо варақаи эълomia оид ба вазъи молумулкӣ ва Тартиби мазкур дар шакли қоғазӣ ва электронӣ таъмин намуда, ба онҳо тартиби пур кардани эълomia оид ба вазъи молумулкиро тавзеҳ диҳанд;

- феҳристи баҳисобгирии эълomiaҳо оид ба вазъи молумулкиро пеш **баранд (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 2022, №249).**

- барои супоридани эълomia оид ба вазъи молумулкӣ маълумотнома диҳанд;

- назорат ва таъмини саривактии пешниҳоди эълomiaҳо оид ба вазъи молумулкиро аз ҷониби эълomiaкунанда анҷом диҳанд;

- ба парвандаи шахсии эълomiaкунанда эълomia оид ба вазъи молумулкиро замима карда, махфӣ нигоҳ доштани онҳоро таъмин намоянд;

- рӯйхати шахсони дар муҳлати муқарраршуда эълomia оид ба вазъи молумулкӣ пешниҳоднакардaro, дар давоми 3 рӯзи корӣ аз санаи гузаштани муҳлати пешниҳоди он таҳия карда, ҷиҳати андешидани чораҳои дахлдор ба роҳбари мақоми давлатӣ ва ташкилоти давлатӣ пешниҳод намоянд.

5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

14. Дар сурати пайдо гардидани маълумот дар бораи ошкоро бардурӯғ пур кардани эълomia оид ба вазъи молумулкӣ аз ҷониби эълomiaкунанда, мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъерии ҳуқуқӣ санҷиш гузаронида мешавад.

15. Кормандони мақомот ва ё ташкилотҳои давлатӣ, ки ҷиҳати пешбурди корҳо вобаста ба эълomiaкунонӣ масъул мебошанд, уҳдадоранд махфияти маълумоти дар эълomia оид ба вазъи молумулкӣ нишондодашударo таъмин намоянд. Барои ифшо кардани маълумот, ба истиснои ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, онҳо ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

16. Баҳсҳо оид ба масъалаҳои эълomiaкунонӣ аз ҷониби роҳбари мақомот ва ташкилоти давлатӣ ё тариқи судӣ ҳал карда мешаванд.

ҚАРОРИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 30 июни соли 2021, №268

ш. Душанбе

«Дар бораи Қоидаҳои имлоӣ забони тоҷикӣ ва Аломатҳои китобати забони тоҷикӣ»

Мутобиқи моддаи 17 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва моддаи 57 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Қоидаҳои имлоӣ забони тоҷикӣ ва Аломатҳои китобати забони тоҷикӣ тасдиқ карда шаванд (замимаҳои 1 ва 2).

2. Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои дигар ҷиҳати амалисозии қарори мазкур чораҳои дахлдор андешида, фарҳанги имло, дастурҳои методӣ, таълимӣ, асарҳои бадеӣ, рӯзномаву маҷаллаҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқиро бо риояи талаботи Қоидаҳои имлоӣ забони тоҷикӣ ва Аломатҳои китобати забони тоҷикӣ ба нашр расонанд.

3. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ амалӣ намудани Қоидаҳои имлоӣ забони тоҷикӣ ва Аломатҳои китобати забони тоҷикӣ чораҳои зарурӣ андешад.

4. Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоидаҳои имлоӣ забони тоҷикӣ ва Аломатҳои китобати забони тоҷикиро таълиф намояд.

5. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2011, №458 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои имлоӣ забони тоҷикӣ» аз эътибор соқит доништа шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ

1. АЛИФБО, ТАРТИБ ВА НОМИ ҲАРФҲО

1) Алифбои забони тоҷикӣ 35 ҳарф дорад:

Аа	Бб	Вв	Гг	Ғғ	Дд	Ее	Ёё	Жж	Зз	Ии	Йй
а	бе	ве	ге	Ғе	де	йэ	йо	же	зе	и	й
Йй	Кк	Ққ	Лл	Мм	Нн	Оо	Пп	Рр	Сс	Тт	Уу
йот	ка	ке	ле	ме	не	о	пе	ре	се	те	у
Ўў	Фф	Хх	Ҳҳ	Чч	Цц	Шш	Ъъ	Ээ	Юю	Яя	
ў	фе	хе	ҳе	че	це	ше	сакта	э	йу	йа	

2. ИМЛОИ САДОНОКҲО

2. Ҳарфҳои **а**, **о** дар оғоз, байн ва анҷоми калима навишта мешаванд: *абр, баҳор, замон, хона, дара, об, овоз, бол, бод, доро, тавоно* ва ғайра.

Эзоҳ. Дар калимаҳое, ки бо садонокҳои **а** ва **о** анҷом меёбанд, хангоми калимасозӣ пасванди **-й** (**-гӣ**, **-вӣ**) чунин навишта мешаванд:

– агар калима бо садоноки **а** (ё йотбарсари **я**) анҷом ёбад, хангоми калимасозӣ пасванди **-гӣ** (**-вӣ**) навишта мешавад: *хонагӣ, бачагӣ, оворагӣ, бечорагӣ, ноқорагӣ, дилбастагӣ, бандагӣ, хастагӣ, даниягӣ, соягӣ, ҳамсоягӣ, алоҳидагӣ, дусолагӣ, духучрагӣ, барномавӣ, садамавӣ, мафкуравӣ, оммавӣ, операвӣ* ва ғайра;

– агар калима бо садоноки **о** (ё йотбарсари **ё**) анҷом ёбад, хангоми калимасозӣ пасванди **-й** навишта мешавад: *доной, дорой, оиной, тавоной, дилрабоӣ, овой, ёбой, зебой, бобой, устой, дарёӣ, зиёӣ* ва ғайра.

3. Ҳарфҳои **у** ва **ӯ** дар мавридҳои зерин навишта мешаванд:

1) ҳарфи **у** дар мавридҳои зерин навишта мешавад:

– барои ифодаи овози **у**-и ноустувор: *булбул, буз, бузург, шутур, сурх, умед, усто, устувор, устухон, хушк* ва ғайра;

– дар ҳиҷои аввали калимаҳои тоҷикӣ пеш аз ҳарфи **ҳ**: *Сухроб, нух, куҳна//куҳан, гуҳар, муҳр, муҳра* ва ғайра;

– дар калимаҳои иқтибосии арабӣ: *таваҷҷуҳ, таҷаммуъ, таматтуъ, тарашишӯх, тазарруъ, таваққуъ, табарруъ, муҳтарам, муҳлат, шуъба, шуъла, муъмин, суҳбат, уҳда* ва ғайра;

– барои ифодаи овози **у**-и устувор: *бумӣ, дуд, дур, хуб, зуд, гуна, зону, андуҳ* ва ғайра;

2) ҳарфи **ӯ** дар мавридҳои зерин навишта мешавад:

– барои ифодаи овози **ӯ**-и устувори дароз: *кӯҳ, рӯз, гӯш, рӯд, дӯст, нӯст* ва ғайра;

– дар ҳичои дуҷоми калимаҳои навъи *фурӯғ, дурӯғ, гурӯҳ, шукӯҳ, афрӯз* ва ғайра;

– дар калимаҳое, ки таърихан дар решаашон ҳамсадои **ӣ** доранд: *рӯй, сӯй, ҷӯй, шӯй, бӯй, мӯй* ва ғайра.

4. Ҳарфҳои **и** ва **ӣ** дар мавридҳои зерин навишта мешаванд:

1) ҳарфи **и** дар мавридҳои зерин навишта мешавад:

– барои ифодаи овози **и**-и ноустувор: *дил, китоб, шитоб, нигоҳ, нигор* ва ғайра;

– барои ифодаи бандаки изофӣ: *кишвари сарсабз, шаҳрванди Тоҷикистон, сари кӯҳи баланд* ва ғайра;

– дар анҷоми пешояндҳо меояд: *барои, баъди, дар бораи, бо мақсади* ва ғайра;

– дар охири пайвандакҳо меояд: *ки, чи (чи...чи), чунки, агарчи, азбаски, ё ин ки, ба сабаби он ки, бинобар он ки* ва ғайра;

– дар охири ҷонишинҳо меояд: *ҳар ки, ҳар чи* ва ғайра;

– дар исмҳои хосе, ки иқтибосианд: *Леонардо да Винчи, Индира Ганди, Паганини, Ибарури, Сочи, Тбилиси, Батуми, Миссисипи* ва ғайра;

– барои ифодаи овози **и**-и устувор: *тир, шир, пир, дид, дин, оин, низ, миз* ва ғайра;

2) ҳарфи **ӣ** дар мавридҳои зерин навишта мешавад:

– дар охири калима барои ифодаи овози **и**-и устувори дароз: *моҳӣ, шоҳӣ, шолӣ, биҳӣ, сӣ, бародарӣ, далерӣ, таксӣ, туфлӣ* ва ғайра;

– дар бандакҳои феълӣ ва хабарӣ: *(ту) омадӣ, (ту) гуфтӣ, (ту) гуфтаӣ, (ту) ҳунармандӣ* ва ғайра;

– дар ҷонишинҳои саволии *кӣ? ва чӣ? кӣ омад? чӣ шуд?* ва ғайра.

Эзоҳ. Дар мавриди калимаву иборасозӣ овози **ӣ** бо **и** навишта мешавад: *моҳӣ – моҳиҳо, моҳиён, моҳигир, моҳии бирён, моҳиро бо шаст гирифтанд; кӣ? – киҳо?, кист?, киро?, киям?; ободӣ – ободии кишвар; сӣ – сиюм, сисола; шолӣ – шоливу гандум* ва ғайра.

5. Ҳарфи **э** дар мавридҳои зерин навишта мешавад:

– дар оғози калимаҳои тоҷикӣ: *Эраҷ, Эзид, Эрон, эдун, эдар* ва ғайра;

– дар оғоз, байн ва анҷоми баъзе аз калимаҳои иқтибосӣ: *эҷод, эзоҳ, эҳсон, эҳтиром, элак, эрка, эстрада, экватор, экскаватор, дуэт, дуэл, Буэнос-Айрес, Бэкон, Бодуэн де Куртенэ, Улан-Удэ* ва ғайра;

– агар калима бо ҳарфи э оғоз шавад, ин навишт ҳангоми калимасозӣ низ риоя мешавад: *тозаэҷод, соҳиббэхсон, боэҳтиром, боэътимод* ва ғайра.

6. Ҳарфи **е** дар мавридҳои зерин навишта мешавад:

– дар байн ва анҷоми калимаҳо пас аз ҳамсадоҳо ба ҷойи ҳарфи э ҳарфи **е** навишта мешавад: *меҳр, себ, дех, меҳ, меҳан, неҳ, шанбе, се, шамъе, ҷамъе, навъе* ва ғайра;

– дар оғози калимаҳои иқтибосии навъи зерин: *Евгений, Екатеринабург, Елена, Ереван* ва ғайра.

3. ИМЛОИ ҲАМСАДОҲО

7. Ҳарфи **ж** дар оғоз, байн ва анҷоми калима навишта мешавад: *жола, жарф, жанда, мижа, мижгон, лағжидан, наҷод, пажуҳиш, аждаҳо, жоҷ* ва ғайра.

8. Ҳарфи **й** дар мавридҳои зерин навишта мешавад:

– дар байн ва анҷоми калима: *кайҳон, майдон, айвон, май, най, ҷой, пой, пай* ва ғайра;

– дар оғоз ва байни баъзе калимаҳои иқтибосӣ: *йод, йот, йог(а), тағйир, майор, майонез, Нью-Йорк, Огайо* ва ғайра;

– ҳамсадои **й** дар ҳолати бо садонокҳои **а, о, у, э** омадан бо ҳарфҳои йотбарсар навишта мешавад: **й+а=я, й+о=ё, й+у=ю, й+э=е**: *як, ях, поя, соя, Яҳё, юғ, юмн, Юсуф, ёдгор, ёр, ёвар, мегӯед, оҳуе* ва ғайра;

– ҳамсадои «**й**» дар ибора ва калимасозии вожаҳои решагӣ нигоҳ дошта мешавад: *ба рӯи миз, ба сӯи хона, ба ҷойи муносиб, найистон, чораҷӯӣ, ҷомашӯӣ, раҳпӯӣ, бӯидан, рӯидан, найи хушсадо, майи лаългун, пайи пой, донишҷӯӣ фаъол, ҷойи сиёҳ, пайомад, пайонай* ва ғайра.

9. Ҳамсадои **н** пеш аз **б** ба сурати **м** талаффуз шавад ҳам, аммо тибқи меъёр **н** навишта мешавад: *анбор, анбур, гунбаз, занбар, пунба, сунбул, санбуса, танбал, чунбиш, ҷанба, анбар, шанбе* ва ғайра.

10. Ҳарфи **ъ** дар мавридҳои зерин навишта мешавад:

– дар байн ва анҷоми калимаҳои иқтибосии арабӣ ба ҷойи айн ва ҳамза: *аъло, баъзе, ҷамъ, мавзӯ, навъ, масъул, масъала, таърих* ва ғайра;

– дар калимаҳое, ки бо **ъ** анҷом меёбанд, ҳангоми қабули пасванди ҷамъбандии «-**ҳо**», пайвандаки «**у**» ва бандики изофӣ (**и**): *шамъҳо, табъу нашр, шамъу парвона, ҷамъи мардум, рафъи мушкилот, навъи ангур* ва ғайра.

11. Ҳарфи **ъ** дар мавридҳои зерин навишта намешавад:

– дар калимаҳои иқтибосие, ки зимни калимасозӣ бо пасвандҳои **-ан, -от, -й, -а, -ият** ва ғайра ҳарфи **ъ** дар байни садонокҳо қарор мегирад: *бадеъ – бадеӣ; воқеъ – воқеӣ, воқеа, воқеият, воқеан, воқеот; монё – монёа, моней; моеъ – моеӣ, моеот* ва ғайра;

– дар байни ду садонок, ба истиснои калимаҳои ғаёлол, таъин навишта наме шавад: *маориф, таом, лаин, манбаи ҳаёт, аҳволи иҷтимоӣ, мавзуи баҳс, тулуи офтоб, шуруи қор, маҷмуи ашъор* ва ғайра.

12. Ташдиди ҳамсадоҳо дар мавридҳои зерин сурат мегирад:

– дар баъзе калимаҳои тоҷикӣ: *арра, барра, бурро, галла, пурра* ва ғайра;

– ҳамсадоҳои ташдиддор дар калимаҳои иқтибосии арабӣ, тибқи қоида, дар калимаҳои навъи *наҷҷор, раззоқ, ҳаммол, ташаккур, таҳаввул, таназзул, мураккаб, муаззам, мунаққаш, мусаввир, мударрис, мумаййиз, мутаваассит, мутақаббир, мутаҳаййир, мутақаддам, мутааххар, иттиҳод, иттилоъ, иттисол, муттаҳид, муттафиқ, мубарро, муҷалло, мусаммо, мутасаддӣ, мутасаллӣ, мутаваллӣ, табарро, тавалло, тасалло* ва ғайра навишта мешаванд;

– ҳамсадоҳои анҷоми калимаҳои иқтибосии навъи *дур, кул, зид, қад, сир, хат, фан, ҳад, син* ва ғайра, ки таърихан ташдиддоранд, ҳангоми калимаи иборасозӣ ташдиди онҳо барқарор мегардад: *дурри ноёб, зидди душман, кулли мардум, қадди расо, сирри ҳарбӣ, фанни забон, ҳадди ақал, синни томақтабӣ, хатти ниёгон, хатти алоқа, маҳаллӣ, фаннӣ, хаттӣ, тиббӣ, ростхатта, қачхатта, хатту савод, қидду қаҳд* ва ғайра;

– ташдиди ҳарфи **й** яқчо бо ҳарфҳои йотбарсар дар шакли зерин навишта мешавад: *айём, муҳайё, сайёҳ, сайёд, тайёр, муайян, музайян, тахайюл, Айюб, Қайюм* ва ғайра;

– дар баъзе калимаҳои иқтибосии аврупоӣ риоя мешавад: *коррупсия, коммуна, профессор, новелла* ва ғайра.

Эзоҳ. Дар калимаҳои иқтибосӣ ба ҷойи ҳарфи русии **ц** ҳарфҳои **с** ва **тс** дар мавридҳои зерин навишта мешаванд:

– дар аввали калима (пеш аз садонок) **с** навишта мешавад: *семент – цемент, сирк – цирк, ситрон – цитрон* ва ғайра;

– дар дохили калима пас аз ҳамсадо ва пеш аз садонок **с** навишта мешавад: *консерт – концерт, конференсия – конференция* ва ғайра;

– дар байни ду садонок ҳарфҳои **тс** навишта мешаванд: *дотсент – доцент, милитсия – милиция, фарматсевт – фармацевт, конститутсия – конституция, ассотсиатсия – ассоциация* ва ғайра;

– баъд аз садонок ва пеш аз ҳамсадо ҳарфҳои **тс** навишта мешаванд: *Липетск – Липецк, Донетск – Донецк* ва ғайра;

– дар охири калима баъд аз садонок **тс** ва пас аз ҳамсадо **с** навишта мешавад: *платс – плац, Вадутс – Вадуц, кварс – кварц* ва ғайра;

13. Ҷинсияти грамматикӣ калимаҳои иқтибосӣ дар имлои забони тоҷикӣ қорбурд намешавад: *муҳтарам, раис, шоир, адиб, муаллим, котиб, магистрант, аспирант* ва ғайра.

4. АЗ САТР БА САТР ГУЗАРОНИДАНИ ҲИҶОИ КАЛИМА

14. Аз сатр ба сатр гузаронидани ҳиҷои калима дар асоси қоидаҳои зерин сурат мегирад:

– риояи яклухтии ҳиҷо: *хо-на, бод-бон, маъ-руф, аъ-ло, бог-бон, эъ-лон, ба-ро-дар, та-аҷ-ҷуб, тар-тиб, рав-шан, панд-но-ма, мо-дар* ва ғайра;

– агар ҳиҷо аз як ҳарф иборат бошад, дар сатри аввал монда ё ба сатри дигар намегузарад: *аро-ба, ово-за, оро-мӣ* ва ғайра.

Эзоҳ. Калимаю ибораҳо дар ҳолатҳои зерин аз сатр ба сатр намегузаранд:

– ихтисораҳо ва ҳиссаҳои калимаҳои бо рақам ифодаёфтаю бо нимтире чудошуда: *ЮНЕСКО, СММ, ТУ-154, ДМТ* ва ғайра;

– аломатҳои хангоми бо рақамҳо омадан: 25%, +20°C, 20 м², 40 км/с, №1-4/353 ва ғайра.

5. ИМЛОИ ИСМ

15. Исмҳои навъи зер ду тарзи навишт доранд:

– як гурӯҳ исмҳои, ки дар анҷом ҳамсадои **ҳ** доранд: *роҳ//раҳ, чоҳ//чаҳ, моҳ//мах, коҳ//ках, шоҳ//шаҳ* ва ғайра;

– як гурӯҳ исмҳои, ки дар анҷом ҳарфи **й** доранд: *рӯй//рӯ, мӯй//мӯ, кӯй//кӯ, ҷӯй//ҷӯ, пой//по, сарой//саро, шӯй//шӯ* ва ғайра.

16. Якҷо навишта мешаванд:

– бо артикли арабии ал (ва гунаҳои он): *алқисса, алвидоъ, алҳазар, алҳақ, алғараз, фавқуззикр, маликушиуаро, Низомулмулк, Ҳорунаррашид* ва ғайра;

– исмҳои мураккаби навъи *гулдаст, садбарг, гарданбанд, хушдоман, сарфар мондеҳ, хештанишинос* ва ғайра;

– агар аз шумораи микдори исм сохта шавад, калимаи охири он бо ҷузъи **-солагӣ** якҷо навишта мешавад: *бисту панҷсолагӣ, ду ҳазору панҷсадсолагӣ, ду ҳазору панҷсаду панҷсолагӣ* ва ғайра;

– исмҳои мураккабе, ки ба воситаи миёнвандҳои **-у-** ва **-о-** аз асосҳои феъл сохта шудаанд: *гуфтушунид, рафтумод, гирудор, гирогир, даводав, паронар* ва ғайра;

– исмҳои мураккабе, ки ба воситаи миёнвандҳои **-у-** ва **-о-** аз исмҳои сохта шудаанд: *обутоб, сарулибос, сарутан, корубор, сарупо, сарукур* ва ғайра;

– исмҳои мураккаби омехта, ки аз шумораву исм бо пасванди **-а (-я)** сохта шудаанд: *себарга, чоркунча, чорғӯша, дуоба, сепоя* ва ғайра;

– исмҳои мураккаби омехта, ки дар қолаби исм+асоси замони ҳозираи феъл ва пасвандҳои **-ӣ, -ак** сохта шудаанд: *дастгирӣ, роҳсозӣ, навсозӣ, шабнишинӣ, оташгирак, обкашак, тортанак, хонабарорӣ* ва ғайра;

– исмҳое, ки дар қолаби асоси замони ҳозираи феъл ва пасванди **-иш** сохта шудаанд: *варзиш, парвариш, супориш, хониш, фармоиш, фаҳмиш, нолиш, дониш, барориш, озмоиш* ва ғайра.

Эзоҳ. Истифодаи калимаи **ичро**, ки маънои ичрои амалро дорад, дар шакли **ичроиш** нодуруст аст.

17. Бо нимтире навишта мешаванд:

– исмҳое, ки чузъи шумораи онҳо бо рақам ифода шудааст: *1000-солагии зодрузи Абуалӣ ибни Сино, 700-солагии Камоли Хучандӣ, 1000-солагии «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ, 1100-солагии давлатдории Сомониён* ва ғайра;

– баъзе исмҳои таркибӣ, аз қабилӣ *сотсиал-демократ, вагон-ресторан, механик-ронанда, контр-адмирал, модар-ватан* ва ғайра;

– дар аввали номи одамон артикли **ал** (ва гунаҳои он) бо ҳарфи калон навишта шуда, бо нимтире чудо карда мешавад: *Ал-Мутанаббӣ, Ал-Форобӣ, Ал-Ҳайсом, Ал-Киндӣ* ва ғайра;

– дар осори илмию адабӣ артикли **ал** (ва гунаҳои он) дар аввал бо ҳарфи калон ва дар байн бо ҳарфи хурд навишта шуда, дар аввал баъд аз **ал** ва дар байн аз ду тараф бо нимтире чудо карда мешавад: *«Ат-тафҳим»-и Абурайҳони Берунӣ, «Ал-қонун фи тиб»-и Ибни Сино, «Мантиқ-ут-тайр»-и Фаридаддини Аттор, «Наводир-ул-вақоъ»-и Аҳмади Дониш* ва ғайра;

– исмҳои иқтибосии навъи *Волга-Дон, Коста-Рика, Нью-Йорк, Порт-Артур, Сан-Марино, Рио-де-Жанейро* ва ғайра;

– калимаҳои тақлидӣ ва тасвирӣ: *тақ-тақи дарвоза, шилдир-шилдири об, чак-чаки борон, тиқ-тиқи соат, милт-милти чароғ, чир-чири малах, чаҳ-чаҳи булбул, гулдур-гулдури раъду барқ* ва ғайра.

Эзоҳ. Ҳангоми бо пасванд навишта шудани ин гуна исмҳо нимтире гузошта намешавад: *фирфирак, шаршара, заргара* ва ғайра.

18. Чудо навишта мешаванд:

– таркибҳои чуфте, ки бо пайвандаки **-у (-ю, -ву)** шакл гирифтаанд: *шаъну шараф, молу ҳол, долу дарахт, марзу бум, орзую ҳавас, зебу зинат, сарвату дорой* ва ғайра;

– исмҳои таркиби ибораҳои изофии зерин: *аспи гули бодом, атласи абри баҳор, гули ошиқи печон, гули намози шом* ва ғайра;

– номҳои чуғрофӣ, ки дар қолаби ибораи изофӣ сохта шудаанд: *Осиёи Марказӣ, Осиёи Чанубӣ, Шарқи Дур, Пули Гирдоб, Пилдони Боло, Қалъаи Лаби Об* ва ғайра.

Эзоҳ. Агар ҳар ду чузъи чунин исмҳо задаи ягона дошта бошанд, якҷо навишта мешаванд: *Конибодом, Шаҳринав, Сарихосор, Шаҳрисабз, Шаҳритус, Даштиҷум* ва ғайра.

19. Баёнияҳо ба таври зерин навишта мешаванд:

– баёнияҳои изофӣ ва беизофаи унвон, мансаб, лақаб, касбу кор, ки ба маънои аслии худ қорбаст шудаанд, бо ҳарфи хурд ва ҷудо навишта мешаванд: *Саидмуъмини паҳлавон, Шокири муаллим, Набиш мироб, академик Раҷабовҳо, амир Ҳамза, шоҳ Фаррух, Шарифи ошпаз, Аҳмади алоҷабоб* ва ғайра;

– агар баёнияҳо пас аз исми хос бе бандаки изофӣ омада бошанд, бо нимтире навишта мешаванд: *Аҳмад-махдум, Салим-паҳлавон, Ҳошим-қорвон, Қорӣ-ишқамба* ва ғайра;

– баёнияҳои хешутаборӣ ва эҳтиром бидуни алоқаи изофӣ бо исми хос яқчо навишта мешаванд: *Акашариф, Бибиошиа, Шарофатхола, Барноапа, Шодиамак* ва ғайра;

– баёнияҳои изофии лақаб, ки бо исми хос омадаанд, бо ҳарфи калон навишта мешаванд: *Баҳромӣ Гур, Маҳдуми Гав, Муҳаррами Фарҷ* ва ғайра.

20. Насаб, ном ва номи падар дар ҳуҷҷатҳои расмӣ ба таври зайл навишта мешаванд:

– бо пасвандҳои насабсози **-ӣ, -зод, -зода, -он, -ён, -иён, -ниё, -ёр, -фар, -пур, -духт**: *Ниёзӣ Ҳамза Ҳакимзода, Афсаҳзод Аълоҳон, Салимзода Шаҳло Раҳимзод, Ализода Наргис, Бобакон Ардашер, Шодиён Ромиш, Асрориён Рустам Шухратёр, Нодирниё Баҳром Озодфар, Довудфар Сомон Мирзо, Зафарпур Низом Акбар, Каримдухт Манижа Султон* ва ғайра;

– бо пасвандҳои ташаккулдиҳандаи номи падар **-зод, -зода, -ёр, -ниё, -фар, -пур, -духт**: *Парвиз Сафарзод, Шоҳрух Шарифзода, Парвин Ҳамдамёр, Шаҳло Аҳмадниё, Ҷамшед Зарафшонфар, Рустам Салимпур, Таҳмина Баҳромдухт* ва ғайра;

– насаб ва номи падар бе иловаи пасвандҳои насабсоз ва пасвандҳои ташаккул диҳандаи номи падар низ навишта мешаванд: *Рустам Саид Шоҳрух, Баҳром Манижа Зафар, Шухрат Таҳмина, Шералӣ Лоиқ* ва ғайра;

– насаб, ном ва номи падар дар дафтар (журнал)-и синфӣи муассисаҳои томақтабӣ, миёнаи умумӣ, дафтари қайди мавзӯҳои муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, ҳангоми пешниҳоди рӯйхати қормандони ташкилотҳо, мактубҳои расмӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба таври пурра навишта мешаванд: *Саломӣён Фарзона Шаҳром, Азизӣ Сомон, Раҳмонзода Зафар Абдуҷаббор, Ализода Маҳваши Қомрон, Саъдизода Гулрӯ Наврӯз, Қурбонзод Юсуф Фирдавс, Фирӯздухт Фараҳноз, Ҳочанпур Шерзод* ва ғайра;

– насаб, ном ва номи падар дар лавҳаҳо, навиштаҷоти кӯчаю хиёбонҳо, шиору овеза, реклама, борчасп, сатри равони телевизион, дар нутқи ровиёни радио ва телевизион пурра оварда мешавад: *Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, Мирзо Турсунзода, Нусратулло Маҳсум, Шириншоҳ Шоҳтемур, Исмоили Сомонӣ, Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Саъдии Шерозӣ, Абуалӣ ибни Сино, Қамолӣ Хучандӣ, Шамсиддин Шоҳин,*

Фазлиддин Муҳаммадиев, Қаббор Расулов, Муҳаммад Осимӣ, Зиёдулло Шаҳидӣ, Максим Горкий, Пётр Чайковский ва ғайра.

21. Ному насаб дар асарҳои бадеӣ, илмӣ, публицистӣ ва маводи дигари чопӣ (дар мавриди ғайрирасмӣ) метавонанд ба таври зайл низ навишта шаванд:

– бо бандаки изофӣ: *Масъуди Саъди Салмон, Мавлоно Қалолиддини Балхӣ, Хусайн Воизи Кошифӣ, Шухрати Шоҳмурод* ва ғайра;

– бе бандаки изофӣ: *Раҳим Қалил, Ҳаким Карим, Ғаффор Мирзо, Бозор Собир, Лоиқ Шералӣ* ва ғайра;

– бо пасванди **-ӣ**, ки таҳаллус низ месозад: *Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саъдӣ, Қомӣ, Шукӯҳӣ, Фаргонӣ* ва ғайра;

– бо пасвандҳои ташаккулдиҳандаи номи падар **-нур, -духт**: *Олимпур, Мирзонур, Зоҳирдухт, Мирзодухт* ва ғайра;

– бо калимаҳои **ибн, бинт, валад**, ки дар байни ном ва номи падар бо ҳарфи хурд ва чудо навишта мешаванд: *Абуалӣ ибни Сино, Муҳаммад ибни Ҷарир, Робиа бинти Каъб, Ёдгор валади Бозор* ва ғайра;

– калимаи **ибн** дар оғоз пеш аз исми хоси шахс чудо ва бо ҳарфи калон навишта мешавад: *Ибни Сино, Ибни Ҷарир, Ибни Ямин* ва ғайра;

– дар асарҳои бадеӣ, илмӣ, публицистӣ ва маводи дигари чопӣ номи шои рон, адибон, донишмандон ва одамони касбу кори гуногун метавонанд тибқи тар тибӣ муқарраршуда навишта шаванд: *А. С. Пушкин, Ш. Руставели, А. П. Чехов, В. С. Расторгуева, Т. Г. Шевченко, М. Аvezов* ва ғайра.

22. Насаб, ном, номи падар ва таҳаллусу лақабҳои қавму миллатҳои дигар, ки дар таркиби худ унсурҳои ёрирасон (артикулҳо, пешояндҳо, ҳиссаҷаҳо, аломатҳо ва чузъҳои насабсоз) доранд, ба забони тоҷикӣ бо риояи талаботи Қоидаҳои имлоӣ забони тоҷикӣ навишта мешаванд: *Гай Юлий Сезар, Жан Жак Руссо, Чорч Ноэл, Гордон Байрон, Ван Дейк, Ле Шепеле, Леонардо да Винчи, Леконт де Лил, Роже Мартен дю Тар, Перо делла Франческо, Валтер фон дер Фогелвейде, Вилгелм фон Хумболдт, Ким Ир Сен, Фом Ван Донг, УГанг Чжи, Муравёв-Амурский, Сен-Жюст, Турсун-қизи, Сен-Симон, Тер-Петросян, Мамед-огли, Семёнов-Тян-Шанский, Чио-Чио-сан, Сан-Мартин* ва ғайра.

23. Ҳарфи калон дар мавридҳои зерин навишта мешавад:

– ҳарфи аввали исмҳои хоси шахс: *Манучеҳр, Масъуд, Мафтуна, Азиза, Шаҳром, Сумая* ва ғайра;

– ҳарфи аввали ном ва сифатҳои Худо: *Худо, Худованд, Парвардигор, Офаридгор, Кирдугор, Яздон, Эзид, Аллоҳ, Раб, Холиқ* ва ғайра;

– ҳарфи аввали исмҳои хоси маъмурӣ, чуғрофӣ ва чирмҳои кайҳонӣ (номи китъа, кишвар, вилоят, шаҳр, ноҳия, шаҳрак, деҳа, маҳалла, майдон, хиёбон, укёнус, баҳр, дарё, обанбор, кӯҳ, сайёра) ва монанди инҳо: *Осиё, Аврупо, Чумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, вилояти Хатлон, шаҳри*

Душанбе, ноҳияи Варзоб, шаҳраки Сарбанд, деҳаи Шинг, маҳаллаи Зарнисор, майдони Исмоили Сомонӣ, хиёбони Рӯдакӣ, уқёнуси Ором, баҳри Хазар, обанбори Сарез, дарёи Ваҳш, кӯҳи Анзоб, Офтоб, Моҳ, Замин, Зухра, Зухал ва ғайра.

– ҳарфи аввали номи тарабхона, меҳмонхона, марказҳои хизматрасонӣ ва ғайра бо ҳарфи калон ва дар дохили нохунак навишта мешаванд: тарабхонаи «Шоми Душанбе», меҳмонхонаи «Тоҷикистон», кошонаи хусни «Зебо», мағозаи «Меҳр», дорухонаи «Сино», маркази хизматрасонии «Дилкушо», маркази забонамӯзии «Нури маърифат» ва ғайра;

– ҳарфи аввали номи китобҳои муқаддаси динӣ бо ҳарфи калон ва бе аломати нохунак навишта мешавад: Қуръон, Таврот, Инҷил, Авастро, Забур, Аржанг ва ғайра;

– ҳарфи аввали номи сулолаҳои таърихӣ: Ҳахоманишиён, Ашкониён, Сосониён, Тоҳириён, Саффорӣён, Сомониён, Ғазнавиён ва ғайра;

– ҳарфи аввали исмҳои хоси шахс дар шакли чамъ хангоми муайян будани насаби шахсиятҳо: бародарон Қосимзодаҳо, оилаи Каримзодаҳо ва ғайра.

– ихтисораҳое, ки аз ҳарфҳои аввали калимаю ибора ва таркибҳои сохта шудаанд: ВКД ҚТ (Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон), АМИТ (Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон), ДМТ (Донишгоҳи миллии Тоҷикистон), БМТ (Бонки миллии Тоҷикистон), ҚДММ «Орзу» (Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Орзу»), МТМУ №8-уми шаҳри Душанбе (Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №8-уми шаҳри Душанбе) ва ғайра;

– ҳарфи аввал ва исми хоси баъзе мансабҳои ҳокимияти давлатӣ: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Эзоҳ. Номи мақомоти давлатӣ ва мансабҳои ҳокимияти давлатӣ дар шакли расмӣ қабулшуда навишта мешаванд;

– ҳарфи аввали калимаи нахуст ва исми хоси номи рамзҳои давлатӣ: Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– ҳарфи аввали калимаи нахуст ва исми хоси дохили номи таркибии мақомоти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ: Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи андозаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти зиддиинҳисорӣ, Саридораи бойгонӣ, Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат, Ҷамоати деҳоти Шинг ва ғайра.

– ҳарфи аввали калимаи нахуст ва исми хоси таркиби номи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар

бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Эъломияи ҳуқуқи башар, Созишномаи истиқрори сулҳ ва созгории миллӣ дар Тоҷикистон ва ғайра;

– ҳарфи аввали калимаи нахуст ва исми хоси дохили номи асарҳои бадеӣ, илмӣ, таълимӣ, маҷаллаю рӯзномаҳо, суруду мусиқӣ, филмҳо, асарҳои сахнавӣ ва озмунҳо бо ҳарфи калон ва дар дохили ноҳунак навишта мешаванд: *«Писари Ватан», «Садои Шарқ», «Омӯзгор», «Ушиоқи Самарқанд», «Забони тоҷикӣ», «Фурӯғи субҳи доной...», «Зебосанам», «Дави миллӣ», «Сайри гули лола»* ва ғайра;

– ҳарфи аввали калимаи нахуст ва исми хоси анҷуманҳо, чашну идҳо, форумҳо: *Анҷумани байналмилалӣ тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон, Ҷашни 1400-солагии Борбад, Ҷашни 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Форуми сиёсии сатҳи баланди Созмони Милали Муттаҳид оид ба рушди устувор* ва ғайра;

– ҳарфи аввали калимаи нахуст ва исми хоси таркиби мукофотҳои давлатӣ: (унвони) *Қаҳрамони Тоҷикистон*, (унвони фаҳрии) *Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон*, (унвони фаҳрии) *Корманди шоистаи Тоҷикистон*, (унвони фаҳрии) *Нависандаи халқии Тоҷикистон*, *Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино*, (ордени) *Исмоили Сомонӣ дараҷаи I*, (ордени) *Шараф дараҷаи II*, (медали) *Хизмати шоиста, Ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон* ва ғайра;

– ҳарфи аввали калимаи нахустии номи воқеаҳои таърихӣ ва исмҳои хоси дохили онҳо: *Ҷанги якуми ҷаҳон, Исёни Муқаннаъ, Рӯзи байналмилалӣ забони модарӣ* ва ғайра;

– ҳарфҳои аввали калимаҳои номҳои ҷуғрофӣ ва кишварҳо: *Ҷумҳурии Мардуми Чин, Ҷумҳурии Ислонд, Афғонистон, Ҷумҳурии Федеративии Олмон, Ҷумҳурии Қазоқистон* ва ғайра;

– ҳарфи аввали калимаи мухтасар ифодакунандаи номи пурраи мақомоти муайян, ташкилот ва ё санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ: *Донишгоҳ* (ба ҷойи *Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*), *Феҳрист* (ба ҷойи *Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ*), *Барнома* (ба ҷойи *Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020–2030*) ва ғайра.

Эзоҳ. Исмҳои дар ҳолатҳои зерин бо ҳарфи хурд навишта мешаванд:

– исмҳои хоси шахс ҳангоми калимасозӣ: *ҳофизшинос, бедилишинос, ҳофиз шиносӣ, мавлавихонӣ, бедилхонӣ, сомонизодагон, рустамтаборон* ва ғайра;

– исмҳои хоси шахс ҳамчун симо дар шакли ҷамъ: *одинаҳо, шоҳмуродҳо, раҳимзодаҳо, спитаменҳо* ва ғайра.

– номи мансабҳо, дараҷа ва унвонҳои илмӣ, рутбаҳо (-и таҳассусӣ, давлатӣ ва ҳарбӣ): *вазир, раис, роҳбар, ректор, директор, муовин, сардор, декан, номзади илм, доктори илм, дотсент, профессор, академик, генерал* ва ғайра;

– номи факултету кафедраҳо, шӯъба, дигар воҳидҳои сохторӣ ва монанди инҳо: *факултети ҳуқуқшиносӣ, кафедраи забони тоҷикӣ, шӯъбаи илмҳои биология ва тиб, шӯъбаи танзими истилоҳот* ва ғайра.

6. ИМЛОИ СИФАТ

24. Якҷо навишта мешаванд:

– пешвандҳои сифатсози **ба-, бар-, бе-, бо-, но-, то-:** *бомаърифат, бофаросат, бомаслиҳат, баркамол, бебунёд, бамеҳр, ноором, ношинос, тоалифбо* ва ғайра;

– сифатҳое, ки аз калима ё ибораҳои исмӣ (ҳамроҳӣ, изофӣ, пешояндӣ) бо пасвандҳои **-а, -ӣ (-гӣ, -вӣ)** сохта шудаанд: *панҷсола, умумихалқӣ, байналмилалӣ, хонагӣ, дунявӣ* ва ғайра;

– сифатҳои мураккаби навъи пири *барнодил*, шахси *некандеш*, шахси *бадхашм*, коргари *пеиқадам* ва ғайра;

– сифатҳое, ки аз такрори калима ва миёнвандҳои **-ба-, -дар-** иборатанд: чанги *танбатан*, суҳбати *рӯбарӯ*, овораи *дарбадар*, такрори *пайдарпай* ва ғайра;

– сифатҳое, ки аз шумора (бо ҳарф) ва исм бо пасвандҳои **-а, -ӣ (-гӣ)** сохта шудаанд: санги *панҷоҳграма*, нигини *панҷкарата*, роҳи *даҳкилометра*, камони *думила*, дарвозаи *дутабақа*, хонаи *духуҷрагӣ* ва ғайра;

– сифатҳое, ки аз шумораи миқдории таркибӣ ва исми ченаку андоза бо пасванди **-ӣ (-гӣ)** сохта шудаанд: вазни *чорсаду панҷоҳкилоӣ*, сангҳои *бисту панҷкилоӣ* ва ғайра;

– сифатҳое, ки аз номи шахсиятҳо (исмҳои хос) таркиб ёфтаанд: *рӯдакивор, саъдисифат, бедилӣ, лайливаш, маҷнунсон* ва ғайра.

25. Ҷудо навишта мешаванд:

– сифатҳои таркибие, ки бо пайвандаки **-у (-ю, -ву)** сохта шудаанд: гулҳои *сурху сафед*, суханҳои *пасту баланд*, хешовандони *дуру наздик*, марғзори *сабзу хуррам*, масъалаҳои *иҷтимоию сиёсӣ*, корҳои *илмию таҳқиқотӣ* ва ғайра;

– сифатҳои ҷуфте, ки бо пешвандҳои **ба-, бо-, бе-** ва пешвандгунаҳои **сер-, пур-, хуш-** ва пайвандаки **-у** сохта шудаанд: *бамеҳру муҳаббат, боақлу фаросат, бедолу дарахт, сершоҳу барг, пурнозу неъмат, хушобу ҳаво, банангу номус* ва ғайра;

– сифатҳои таъкидии навъи *сурхи сурх, зарди зард, сафеди сафед* ва ғайра.

26. Бо нимтире навишта мешаванд:

– сифатҳое, ки аз такрори калима сохта шудаанд: коғази *рах-рах*, мӯйҳои *тор-тор*, дили *реи-реи* ва ғайра;

- сифатҳое, ки аз шумора (бо рақам) ва исм бо пасвандҳои **-а -ӣ (-гӣ)** сохта шудаанд: санги *50-грама*, нигини *5-карата*, роҳи *10-километра*, калами *20-дирама*, тангаи *50-дирама* ва ғайра;
- сифатҳои таъкидии навъи *заб-зард*, *каб-кабуд*, *сап-сафед*, *тип-торик* ва ғайра.

7. ИМЛОИ ШУМОРА

27. Якҷо навишта мешаванд:

- пасвандҳои шумораи тартибӣ **-ум (-юм), -умин (-юмин)** бо шумораҳои сода ва ҷузъи охири шумораҳои таркибӣ: *сеюм*, *шашум*, *сиюм*, *сеюмин*, *панҷум*, *панҷумин*, *дахум*, *дахумин*, *шасту сеюмин*, *як ҳазору як саду панҷоҳумин* ва ғайра;
- шумораҳои мураккаби аз ёздаҳ то нӯздаҳ ва аз дусад то нӯхсад: *дувоздаҳ*, *сез даҳ*, *шонздаҳ*, *ҳаждаҳ*, *сесад*, *шашсад* ва ғайра;
- шумораҳои касрӣ: *сеяк*, *чоряк*, *шашяк*, *дахяк* ва ғайра;
- нумеративи **-то** бо шумораи миқдорӣ бо ҳарф навишташуда: *дуто*, *сето*, *дахто*, *садто*, *ҳазорто* ва ғайра.

28. Ҷудо навишта мешаванд:

- шумораҳои таркибие, ки бо пайвандаки **-у (-ю, -ву)** сохта шудаанд: *бисту як*, *сиву//сию се*, *панҷоҳу панҷ*, *як ҳазору сиву шаш* ва ғайра;
- шумораи касрӣ аз шумораи аслий: *яку ним*, *дуву//дую ним* ва ғайра;
- шумораҳои касрӣ бо пешоянди аз: *аз се як*, *аз шаш чор*, *аз панҷ се* ва ғайра;
- калимаҳои нумератившудаи навъи **дона**, **сар**, **нафар**, **даста**, **дарза**, **чуфт** ва амсоли инҳо аз шумора ва исми шумурдашаванда: *ду дона себ*, *панҷ сар асп*, *ду нафар коргар*, *як даста гул*, *як дарза алаф*, *чор чуфт кафш* ва ғайра;
- шумораҳои миқдорӣ аз калимаи дарсад: *100 дарсад*, *50 дарсад*, *дах дарсад*, *бист дарсад* ва ғайра.

29. Шумораҳои навъи зер ду тарзи навишт доранд:

- шумораҳои миқдорӣ: *чор//чаҳор*, *чил//чиҳил*, *дусад//дуст* ва ғайра;
- шумораҳои тартибӣ: *дуюм//дувум*, *сеюм//севум*, *чорум//чаҳорум* ва ғайра.

30. Бо нимтире навишта мешаванд:

- шумораҳои тахминӣ: *як-ду*, *се-чор*, *дах-понздаҳ*, *сӣ-чил*, *сад-дусад*, *ҳазор-ду ҳазор* ва ғайра;
- нумеративи то дар шуморае, ки бо рақам навишта шудааст: *3-то*, *5-то*, *20-то*, *100-то*, *1000-то* ва ғайра;
- пасвандҳои шумораи тартибии **-ум (-юм), -умин (-юмин)** аз рақам: *5-ум*, *12-ум*, *2-юм*, *30-юмин солгарди Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии*

Тоҷикистон, 8-уми март, 23-юми феврал, хонаи 54-ум, ошёнаи 12-ум ва ғайра.

Эзоҳ. Агар шумораҳо бо рақамҳои римӣ навишта шаванд, пасвандҳои **-ум (-юм), -умин (-юмин)** ва бандакҳои изофӣ навишта намешаванд: *асри XX, синфи X, боби II* ва ғайра.

Дар матни санадҳои ҳуқуқӣ пасвандҳои шумораи тартибии **-ум (-юм), -умин (-юмин)** пас аз рақам навишта намешаванд: *сархати дуҷуми қисми 4 моддаи 20 Кодекси андозаи Ҷумҳурии Тоҷикистон* ва ғайра.

8. ИМЛОИ ЧОНИШИН

31. Якҷо навишта мешаванд:

– чонишинҳои сохта: *ҳамин, ҳамон, чунин, чунон* ва ғайра;

– чонишинҳои мураккаб: *инчунин, ончунон, ҳамчунин, ҳамчунон, ҳамдигар, инчониб* ва ғайра;

– бандакчонишинҳо (**-ам//-ям, -ат//-ят, -аш//-яш, -амон//-ямон, -атон//-ятон, -ашон//-яшон**) бо калимаҳо: *китобам, китобат, китобаиш, китобамон, китобатон, китобашон, орзуям, орзуят, орзуяиш, орзуямон, орзуятон, орзуяшон* ва ғайра;

– хангоми ихтисор дар назм бандакчонишинҳои шумораи танҳо ва чамъ дар калимаҳо, ки бо садонок анҷом меёбанд: *дунёт (дунётон), савдоиш (савдошон), гам ҳот (гамҳотон)* ва ғайра;

– хангоми ихтисор дар назм бандакчонишинҳои шумораи чамъ дар калимаҳо, ки бо ҳамсадо анҷом меёбанд: *писармон, писартон, писаршон* ва ғайра.

32. Ҷудо навишта мешаванд:

– чонишинҳои таркибӣ: *ин гуна, он гуна, ин қадар, он қадар, ҳар қадар, ҳар як, ҳар ки, ҳар чи, ҳеч як, чӣ гуна?, чӣ хел?, чӣ қадар?, чӣ навъ?* ва ғайра;

– чонишинҳои саволии **кӣ?, чӣ?, чанд?, кадом?** дар таркибҳо: *чӣ хел?, чӣ гуна?, чӣ тавр?, чӣ қадар?, чанд хел?, кадом навъ?* ва ғайра.

33. Бандакчонишинҳои **-ам//-ям, -ат//-ят, -аш//-яш** дар калимаҳо, ки бо ҳамсадо анҷом меёбанд, хангоми ихтисор дар назм бо нимтире навишта мешаванд: *писар-м, падар-т, лаишкар-и; гуфтам-и, додам-и* ва ғайра.

9. ИМЛОИ ФЕЪЛ

34. Якҷо навишта мешаванд:

– пешвандҳои феълии **дар-, бар-, фур-, фар-, боз- во-:** *даромадан, баромадан, бархостан, фуromaдан, фаромадан, бозгаштан, вогирифттан, вогузоштан* ва ғайра;

– пешвандҳои шаклсози **ме-** (**хаме-**), **би-** (**бу-**): *меравад, меояд, ҳамегуфт, ҳаменаравад, бишукуфтан, бубар, бубин* ва ғайра;

– пешвандҳои инкории маъносози **на-**, **ма-**: *нарав, марав, нагӯ(ӣ), магӯ(ӣ), нахостан, надоштан* ва ғайра;

– бандакҳои феълии **-ам, -ӣ, -ад, -ем, -ед, -анд** (*донам, донӣ, донад, донем, донед, донанд*); **-ам, -ӣ, -ем, -ед, -анд** (*хондам, хондӣ, хондем, хондед, хонданд*) ва бандакҳои хабарии **-ам, -ӣ, -аст, -ем, -ед, -анд**: *хондаам, хондай, хондааст, хондаем, хондаед, хондаанд* ва ғайра;

– феълии **ҳастдар** шакли ихтисор (**-ст**): *мардест, шахсест, доност, хонданист, рафтанист* ва ғайра.

35. Чудо навишта мешаванд:

– чузъҳои феълии таркибии номӣ: *даъват кардан (намудан, шудан), андеша кардан, сурх шудан, якҷо шудан* ва ғайра;

– чузъҳои феълии таркибии номии пешоянддор: *аз бар кардан, аз ёд кардан, ба ҷо овардан, умр ба сар бурдан, дар бар гирифтан, ба воя расидан, ба кор бурдан* ва ғайра;

– шаклҳои таркибии феъл: *хонда буд, нахоҳад хонд, хондан гирифт, рафта истода буд, ташиқил карда мешавад, бояд иҷро кунад* ва ғайра;

– калимаҳои **во** ва **боз** ҳамчун чузъҳои мустақил: *во кардан, во шудан, боз гардидан, боз хондан, боз истодан* ва ғайра.

36. Пешванди инкории **на-** ҳангоми ихтисор дар назм бо нимтире навишта мешавад: *н-омӯзад, н-омад, н-осояд* ва ғайра.

10. ИМЛОИ СИФАТИ ФЕЪЛИЙ

37. Якҷо навишта мешаванд:

– сифатҳои феълие, ки аз асоси замони ҳозираи феълии таркибии номӣ бо пасванди **-анда** сохта шудаанд: *донишҷӯёни имсол хатмкунанда, шахси ба саволҳо ҷавобдиҳанда, ҳуҷҷати оморро нишондиҳанда, неруи ҷомеаро пешбаранда, муборизони дар роҳи озодӣ мағлубнашаванда, молҳои ба бозор фиристодашаванда* ва ғайра;

– сифатҳои феълие, ки аз асоси замони гузаштаи феълии таркибии номӣ бо пасванди **-а** сохта шудаанд: *корҳои дирӯз иҷрокарда, гӯсфандони аз рама қафомонда, амалҳои неки анҷомёфта, мусофирони ба автобус дермонда, нақшаи кори тартиб дода, ҷаву гандуми тирамоҳ киштишуда, нақшаи таъинкардашуда, чароғи ба миёнҷои миз гузошташуда* ва ғайра;

– сифатҳои феълие, ки аз феълии таркибии номӣ ва ибораҳои пешояндӣ сохта шудаанд: *корҳои имрӯз баанҷомрасида, ҷавонони имрӯзаи азхудрафта, пири барнодили барҷомонда, умеди пуринтизори барбодрафта, ходисаи ногаҳон баамаломеда* ва ғайра;

– сифатҳои феълии замони оянда бо пасванди **-ӣ**: *беҳтарин солҳои фаромуш наишуданӣ, ниятҳои неки иҷрошуданӣ, суханони бисёри ногуфтани* ва ғайра.

11. ИМЛОИ ФЕЪЛИ ҲОЛ

38. Чузъҳои феъли ҳол бо пасванди **-он (-ён)** бо нимтире навишта мешаванд: *хандакунон, бозикунон, навозишкунон, суҳбаткунон, рақсқунон, додгӯён, сурудхонон* ва ғайра.

39. Феълҳои ҳоли таркибии замони гузашта ҷудо навишта мешаванд: *аз хуш рафта, аз по афтида* ва ғайра.

40. Бо нимтире навишта мешаванд:

– феъли ҳоли такрор: *ларзон-ларзон, хандон-хандон, хандида-хандида, давон-давои, лангон-лангон* ва ғайра;

– феъли ҳол бо чузъи номии такрор: *пичир-пичиркунон, ҳай-ҳайгӯён, чаҳ-чаҳзанон* ва ғайра.

12. ИМЛОИ ЗАРФ

41. Якҷо навишта мешаванд:

– зарфҳое, ки бо пешвандҳои **ба-, бо-, бар-, бе-, дар-, но-** ва то-сохта шудаанд: *баногоҳ, бақуллӣ, бодикқат, бомуваффақият, ботафсил, барвақт, барқасд, бемаврид, дарҳол, ногоҳ, торафт* ва ғайра;

– зарфҳои мураккаб: *дузону, дучанд, якзайл, якпахлу, дирӯз, чорзону, кинояомез, пасфардо, порсол, парерӯз, умрбод* ва ғайра;

– зарфҳое, ки аз шумораву исм бо пасвандҳои **-а, -ӣ (-гӣ)** сохта шудаанд: *дудасти, дутӯй, садметрӣ, седонагӣ, панҷдонагӣ, садграммӣ, чоркилоӣ* ва ғайра;

– зарфҳои мураккабе, ки ба воситаи миёнванди **-о-** сохта шудаанд: *дуродур, сарозер, лаболаб, пасопеш, пешопеш* ва ғайра.

42. Ҷудо навишта мешаванд:

– зарфҳое, ки аз тақрори калима ва пешоянд сохта шудаанд: *дам ба дам, рӯз то рӯз, ваҷаб ба ваҷаб, сол ба сол, хона ба хона, рӯ ба рӯ, дар ба дар, пай дар пай* ва ғайра;

– зарфҳое, ки бо ибораи изофӣ ифода шудаанд: *дасти холӣ* (омадан), *сари остин* (салом кардан), *сари по* (нишастан), *пойи луч* (давидан) ва ғайра.

43. Бо нимтире навишта мешаванд:

– зарфҳое, ки аз тақрори калима сохта шудаанд: *аҳён-аҳён, доман-доман, даста-даста, зуд-зуд, оҳиста-оҳиста, сето-сето, ҷо-ҷо, халта-халта* ва ғайра;

- зарфҳое, ки чузъи шуморавии онҳо бо рақам ифода ёфтааст: *450-килоӣ, 300-граммӣ, 10-тоннӣ//тоннагӣ, 90-сарӣ* ва ғайра;
- дар байни зарфҳое, ки аз калимаҳои тақлиди овозӣ бо пасванди **-он** сохта мешаванд: *қаҳ-қаҳзанон, пичир-пичиркунон, гумбур-гумбуркунон, чаҳ-чаҳзанон* ва ғайра.

13. ИМЛОИ ПЕШОЯНД

44. Чудо навишта мешаванд:
- пешояндҳои аслии **ба, бо, бар, аз, зи, бе, барои, дар, андар, чуз, то** бо калимаҳои мустақилмаъно: *аз сафар баргаштан, аз ӯ нурсидан, ба бозор рафтан, бар (ба) бом баромадан, бо бародар нишастан, аз чор се ҳисса, дар бар гирифтани, андар ҳаёлотии ҷавонӣ, андар дил, аз ёд кардан, барои рафиқ, зи баҳор шуқр гӯям, зи дурии замонаҳо, чуз модар, то саҳар* ва ғайра;
 - пешояндҳои таркибии номии ғайриизофӣ: *пеш аз, пас аз, доир ба, роҷеъ ба, нисбат ба, оид ба, назар ба* ва ғайра.
45. Бо нимтире навишта мешаванд:
- пешояндҳои изофии номии такрор: *гирд-гирди, зер-зери, тағ-тағи, таҳ-таҳи, лаб-лаби, рӯ-рӯӣи, пас-паси, сар-сари, қад-қадди, пеш-пешӣи* ва ғайра;
 - пешояндҳои **ба** ва **аз (зи)** бо ҷонишинҳои **ин, он** ва **ӯ** танҳо дар назм чунин шакли навишт доранд: *бад-ин, бад-он, бад-ӯ; з-ин, з-он, з-ӯ* ва ғайра.

14. ИМЛОИ ПАСОЯНД

46. Пасоянди **-ро** бо калима якҷо навишта мешавад: *Ватанро бояд муҳофизат кард. Харбузаро буред. Мо меҳмононро пешвоз гирифтани* ва ғайра.
47. Пасояндҳои номӣ ва калимаҳои пасояндии *барин, боз, пеш, қабл, замон, ҳамон, ҳамоно* аз калимаҳо чудо навишта мешаванд: *гул барин нозук, ду сол боз, як ҳафта пеш, панҷ сол қабл, омадан замон, шунидан ҳамон (ҳамоно)* ва ғайра.
48. Пасоянди **-ро** пас аз нохунак, қавс, ихтисора ва рақам бо нимтире чудо карда мешавад: *Ман «Шоҳнома»-ро хондам. Сараъзо (мубтадову хабар)-ро бунёди ҷумла медонанд. ДМТ-ро соли 2020 хатм кард. Адади 4-ро ба 2 тақсим кунед* ва ғайра.

15. ИМЛОИ ПАЙВАНДАК

49. Якҷо навишта мешаванд:
- пайвандакҳои мураккаб: *балки, чунки, агарчи (гарчи), азбаски (баски), вагарна, ҳарчанд, гарчанд* ва ғайра;

– пайвандаки **-у, (-ву, -ю)** бо калимаи аввали ибораю таркибҳо: *ёру рафиқ, хонаву дар, кўчаву бозор, донову нодон, орзуву омор, настию баландӣ, сарею савдое, сиёсию иҷтимоӣ* ва ғайра.

50. Чудо навишта мешаванд:

– пайвандаки пайваस्तкунандаи **ва:** *устодон ва шогирдон, Забони модариро ҳама бояд хуб донанд ва гиромӣ доранд* ва ғайра;

– пайвандаки тобеъкунандаи **ки:** *Ў қавл дода буд, ки фардо меояд, Давлате, ки мо дар он зиндагӣ мекунем, бихишти рӯи замин аст* ва ғайра;

– чузъҳои пайвандакҳои таркибӣ: *то ки, вақте ки, зеро ки, бо вучуди ин (он) ки, сарфи назар аз ин (он) ки, бо назардошти он ки, аз сабаби ин (он) ки, ҳарчанде ки, гарчанде ки, ба қадре ки, ба тавре ки, бе ин (он) ки* ва ғайра.

51. Пайвандакҳои **ва, ки** дар назм ба шакли ихтисор бо нимтире навишта мешаванд: *в-аз (ва аз), в-ӯ (ва ӯ), к-аз (ки аз), к-он (ки он), в-имрӯз (ва имрӯз), к-омад (ки омад), в-арна (вагарна)* ва ғайра.

16. ИМЛОИ ҲИССАЧА

52. Чузъҳои ҳиссаҷа ва калимаҳои рехтаи навъи зер якҷо навишта мешаванд: *кошки, бигузор (бигзор), мабодо* ва ғайра.

53. Чудо навишта мешаванд:

– ҳиссаҷаҳои **ҳа (ҳо), оре, бале, на, на на, чи..... чи, не, фақат, танҳо, гӯё, магар, ҳатто, ҳаргиз, асло, оё, ҳам, низ** аз калимаҳои дигар: *На омадед ва на пайғом фиристодед. Ин гапро танҳо (фақат) як кас медонист. Ҳатто баъд аз ҷаласа баҳс идома дошт. Оё (магар) ин кор барои Шумо душвор нест? Меҳмон ҳам (низ) бо мо меравад. Ҳаргиз ба роҳи бад наравед. Ўро асло надидаам* ва ғайра;

– ҳиссаҷаҳои таркибии **биё мон, гӯё ки, шояд ки, равад ки, на фақат, на танҳо** ва ғайра.

54. Ҳиссаҷаҳои **-чӣ, -ку, -а** пас аз калима бо нимтире навишта мешаванд: *равем-чӣ, баргардем-чӣ, рафтед-ку, нагуфтед-ку, наовардед-а* ва ғайра.

17. ИМЛОИ НИДО

55. Нидоҳои сохта якҷо навишта мешаванд: *дарего, дардо, аҷабо, ҳайфо* ва ғайра.

56. Нидоҳои таркибӣ чудо навишта мешаванд: *сад дарез, сад афсус, бисёр афсус, сад ҳайф, во дарего, ҳай дарез, э вой* ва ғайра.

57. Нидоҳои такрор бо нимтире навишта мешаванд: *бай-бай, баҳ-баҳ, вай-вай, ҳай-ҳай* ва ғайра.

Аломатҳои китобати забони тоҷикӣ

1. АЛОМАТИ НУҚТА (.)

1. Нуқта дар охири ҷумлаи ҳикоягӣ гузошта мешавад. Ҷумлае, ки дар охири он нуқта гузошта шудааст, фикри тамомшударо фаҳмонида, мазмуни хабарӣ дорад: *Ҷоми ҷаҳоннамои Кайхусрав ҷаҳонро фақат дар Наврӯз нишон меод.* (Сотим Улуғзода)

Тавоно бувад, ҳар ки доно бувад,

Ба дониш дили пир барно бувад.

(Абулқосим Фирдавӣ)

Дар осмон ситораҳо медураҳшиданд.

(Фазлиддин Муҳаммадиев)

ва ғайра.

2. Дар ҳолати бо оҳанги оромона баён кардани орзу, дуои нек ва таҳсину таманно дар охири ҷумла ба ҷойи аломати хитоб нуқта гузошта мешавад:

Офарин бар ин гуна пешафони мусобиқа.

Эй хоҷони аъзам, ҷовидон, зинда ва фархунда бош.

Эй наҷибани вологавҳар, Худованд меҳри туро аз Бежан набурад.

(Сотим Улуғзода)

ва ғайра.

3. Дар вақти ихтисор кардани номҳои аломати нуқта баъд аз вожаи ихтисоршуда гузошта мешавад:

– дар вақти навиштани нишонӣ вобаста ба калимаҳои маъмурию ҷуғрофӣ: *вилоят (вил. Хатлон), шаҳр (ш. Душанбе), деҳа (д. Ҳамешабахор)* ва ғайра;

– дар вақти навиштани ном, насаб ва таҳаллуси одамон: *М. Аминӣ, Б. Сафолзода, Ф. Каримдухт, Н. Азизнур* ва ғайра;

– дар вақти ба ҳисоб гирифтани тартибу миқдори ашъи ҷудогона пас аз кали маҳои ихтисоршудаи сол, саҳифа, ҷилд ва ғайра: *с.1970 (соли 1970), саҳ. 650 (саҳифаи 650), 240 саҳ. (240 саҳифа), ҷ. 3-юм (ҷилди 3-юм)* ва ғайра;

– дар феҳристи адабиёт номи баъзе шахрҳо, аз ҷумла, *Душанбе, Москва, Ленинград, Санкт-Петербург* агар ихтисор навишта шаванд:
– Д., – М., – Л., – СПб. ва ғайра.

4. Нуқта дар мавридҳои зерин гузошта намешавад:

– дар охири *сарлавҳаҳо*:

*Наврӯзи дилафрӯз
Диёри обҳои мусаффо*

ва ғайра;

– дар муқоваи китобҳои илмӣ, бадеӣ, дарсӣ, маҷалла ва дигар нашрияҳо баъд аз насаби муаллиф ва унвони онҳо:

*Садриддин Айни
Дохунда*

*Бобочон Фафуров
Тоҷикон*

*Қосимӣ Мукаррама Набидухт
Об дар «Шоҳнома»*

ва ғайра;

– дар охири номи санадҳо ва ҳуҷҷатҳои расмӣ-корғузорӣ: *ариза, қарор, гувоҳнома, тасдиқнома, тавсифнома, фармон, фармоиш, амр* ва ғайра, ки моҳияти мазмуни онҳо ба тамоми матн иртибот дорад:

*Ариза
Фармон
Фармоиш
Тавсифнома*

ва ғайра;

– дар байн ва охири ҳарфҳои калимаҳои ихтисоршудаи номҳои ҷуғрофӣ: *ВМКБ (Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон); ташилотҳо: АМИТ (Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон), ДМТ (Донишгоҳи миллии Тоҷикистон), БМТ (Бонки миллии Тоҷикистон), ҶДММ-и «Орзу» (Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Орзу»), СММ (Созмони Милали Муттаҳид)* ва ғайра;

– агар калимаҳои грам(м), килограм(м), сентнер, сантиметр, метр, километр ва монанди инҳо, ки воҳидҳои миқдор, ченак ва ё ҳаҷму сатҳ мебошанд, дар шакли ихтисор оянд: *10 г спирт, 50 кг биринҷ, 80 м ҷит, 20 га замин, 3 млн, 7 м²*;

– дар охири таърихи рӯз:

*27-уми октябри соли 1964
30-юми октябри соли 2020*

ва ғайра.

2. АЛОМАТИ САВОЛ (?)

5. Аломати савол пурсишро ифода карда, дар охири чумлаи содаи саволӣ гузошта мешавад:

Яке аз бандиён пурсид:

Ту аз кучой ва писари кистӣ?

Аз фалон деҳа, писари Арбоб Камол ном шахс.

Падарат зинда аст?

Ҳо.

Молу мулк дорад? (Садриддин Айни)

ва ғайра.

6. Дар охири чумлаҳои саволӣ, ки ҷавоби шунавандаро талаб намекунанд, аломати савол гузошта мешавад:

Ба омадан-ку омадам, аммо акнун ўро чӣ тавр партофта меравам?
(Сотим Улуғзода)

Модоме ки халқ ба ҷанговарон ҳада мефиристодааст, ... ман чӣ тавр аз қатор берун монда метавонам? (Фотех Ниёзӣ).

Эзоҳ. Агар чумлаҳои саволӣ эҳсосоти гўяндаро дар бар гиранд, дар баробари аломати савол аломати хитоб ҳам гузошта мешавад:

Эй хунхор, то чанд чунин суханҳо мегўйӣ?! (Сотим Улуғзода)
ва ғайра.

7. Дар чумлаҳои саволи асли ва ғайриасли барои ифодаи пурсиш се воситаи асосии саволӣ қор фармуда мешавад:

– ҷонишинҳои саволӣ (пурсишҷонишинҳо): кӣ?, чӣ?, кӣҳо?, чиҳо?, кадом?, чанд?, чаро?, ку?, кучо?, кай?, чӣ тарик?, чӣ тавр?:

Хуб, чӣ шудааст? Осмон ба замин фуру галтид, магар? (Сотим Улуғзода)

Чаро имрӯз ба дарс наомадӣ?

Омад бари ман. Кӣ? Ёр. Кай? Вақти саҳар... (Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ)

Эй марди деҳқон, мақомгоҳи Рустами Дастон кучост? (Сотим Улуғзода)

Ба кучо равам? Чӣ кунам? Дарди дил ба кӣ гўям? (Пӯлод Толис)

Чӣ хабар? Гулбарги рӯят аз чӣ пажмурда аст? (Сотим Улуғзода)

– ҳиссаҷаҳои саволӣ (магар, наҳод, наҳод ки, оё, -а, -чӣ ва ғайра):

Магар шумо хабар надоштед?

Наҳод ҳамин қадар ширин бошад? (Фотех Ниёзӣ)

Оё Мехрон фаҳмид, ки ин манзумаҳо ба ҷойи ариза аст? (Сотим Улуғзода);

– тарзи талаффуз, оҳанги пурсиш:

*Рост бигӯ, хулқу атвори онҳо чӣ гуна аст? Хушахлоқанд?
Шумо бо ин дурӯғ меҳоҳед гиребони худро аз чанги ман бираҳонед?*
(Сотим Улуғзода)

*Наёмад ба гӯшат ба ҳар анҷуман,
Камону каманди гави пилтан?*
(Абулқосим Фирдавсӣ)

*Зи чаими шӯхи ту ҷон кай тавон бурд?
Ки доим бо камон андар камин аст.*
(Ҳофизӣ Шерозӣ)

ва ғайра.

3. АЛОМАТИ ХИТОБ (!)

8. Аломати хитоб дар ҳолатҳои зерин гузошта мешавад:

– дар охири ҷумлаи хитобӣ:

*Хуш омадед, дӯстон, бори дигар биёед!
Тоҷикистон, ба пеш!
Ҷовидон бод сулҳ дар олам!*

ва ғайра;

– дар охири ҷумлаи амр ва хоҳиш, ки бо оҳанги хитоб талаффуз мешавад:

*Фарзандонам, ҳамеша китоб хонед!
Инсоф кун! Гунаҳгор дигарон буданд, дигарон!* (Ҳаким Карим);
– дар ҳолатҳои, ки хитоб, нидо ва калимаҳои *ҳа, оре, бале, не (на), эй, ҳошо, баҳ-баҳ* ва ғайра бо оҳанги хитоб талаффуз мешаванд:

Ҳа, парво накун, ғусса нахӯр! (Ҷалол Иқромӣ)
Эй писар, бидон, ки дарахт бо решааш мустаҳкам аст! (Саъдии Шерозӣ)

Бале, аз қазову қадар гурез набудааст! (Сотим Улуғзода)

Банд дар пойи Рустам! Ҳошо! Маро чархи баланд ҳам баста наметавонад.

(Сотим Улуғзода)

Баҳ-баҳ! Доноёни ман биҳишт дидаанд! (Сотим Улуғзода)

Тавба! Сад тавба! – аз нав даст ба гиребон бурд Абдулаҳад. (Саттор

Турсун)

ва ғайра;

– пас аз мухотаб дар аввали ҷумла:

Эй худписанд! Ту лоф задӣ, ки ҳамоварди Исфандиёр ҳастӣ!

(Сотим Улуғзода)

ва ғайра.

9. Агар дар чумлаи хитобӣ оҳанги талаффуз бошиддат бошад, ду ё се аломати хитоб гузошта мешавад:

Эй нопоки хештанношинос! Ба дастам афтодӣ!! (Сотим Улуғзода)

Беҳаё ту, золим ту, беномус ту!!! (Сотим Улуғзода)

Ба чашмам нигоҳ кун, номард!! Ман Восеъ!! (Сотим Улуғзода)

ва ғайра.

4. АЛОМАТИ ВЕРГУЛ (,)

10. Аломати вергул дар мавридҳои зерин гузошта мешавад:

1) барои чудо кардани аъзои чидаи чумла, ки дар байни онҳо пайвандакҳои пайиҳами **ва, -у (-ю)** наомадаанд:

Илоҳӣ, сафари ҳамаи он касон, ки аз хона, ҷой, падару модар, зану фарзанд ҷудо шуда, ба хизмати аскарӣ рафтаанд, беҳатар бошад.

(Фотех Ниёзӣ)

Нони гандумии хушбӯӣ, шири гарм ва асал ҷоги меҳмонро тафсонд.

(Сотим Улуғзода)

ва ғайра;

2) барои чудо кардани аъзои такрор:

Фазлу ҳунарам, Ватан, туй, ту,

Сози зафарам, Ватан, туй, ту.

(Мирзо Турсунзода)

ва ғайра;

3) барои чудо кардани аъзои истисноӣ:

– агар аъзои истисноӣ ҳаҷму андозаи маъноӣ аъзои муқаррариро мушаххасу саҳеҳ кунад, аз ду тараф бо аломати вергул чудо карда мешавад: *Ҳоло бисёриҳо, махсусан, ҷавонон аз кӯҳистон оҳиста-оҳиста ба водӣ мекӯчанд.* (Саттор Турсун);

– агар аъзои истисноӣ бо аъзои муқаррарӣ (эзоҳшаванда) аз ҷиҳати ифодаи маъно баробар ё муодили яқдигар бошад, пеш аз аъзои истисноӣ аломати тире ва пас аз он аломати вергул гузошта мешавад: *Ҷро – Фирӯзаро, тамоман бекас мондан намехоҳад.* (Ҷалол Иқромӣ)

Ман – Фирӯз Шоҳрухзода, соли 2020-ум ба донишгоҳ дохил шудам...

ва ғайра;

4) барои чудо кардани мухотаб. Дар ин ҳолат чунин қоида бояд риоя карда шавад:

– дар аввали чумла пас аз мухотаб:

Эй шаҳриёр, гуфтори Гургин пур аз ёва аст. (Сотим Улуғзода)

Очаҷон, дар берун ҳаво хеле хунук, шумо одами пир, боз хунук назанад? (Фотех Ниёзӣ);

– дар байни чумла аз ду тарафи мухотаб:

*Яке панди модаратро шунав, писар, ба бадӣ макӯшу шитоб макун.
Рост мегӯӣ, эй ёри бовафо ва меҳрубонам, ҳама мусибати ту аз
боиси ман аст.* (Сотим Улуғзода);

– дар охири чумла пеш аз мухотаб:

Дар достонҳои Фирдавсӣ панду ҳикмат бисёр аст, соҳиб...
ва ғайра;

5) барои чудо кардани калимаву ибора ва чумлаҳои туфайлӣ:

– агар калимаву ибора ва чумлаҳои туфайлӣ дар аввал оянд, пас аз онҳо вергул гузошта мешавад:

Хушбахтона, Зебӣ пас аз муддате аз роҳ баргаишт. (Сотим Улуғзода)

Ниҳоят, он рӯзи фирӯз расид. (Садриддин Айнӣ)

Ба назарам, имсол баҳор хеле серборон омад. (Чалол Иқромӣ)

Ҳамин тавр, барои ифодаи навъҳои гуногуни рустаниҳои ҳосилдеҳ истилоҳоти мухталифе истифода мешаванд, ки дар онҳо калимаи асосӣ худӣ рустаниҳоянд.

Тавре ёдрас шудем, ин устоди бузург беш аз 30 сол сарварии кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро ба уҳда доштанд ва дар ин муддат кафедра яке аз марказҳои қавии илми забонишиносӣ ва таълими он гардид;

– агар калимаву ибора ва чумлаҳои туфайлӣ дар охири чумла оянд, пеш аз онҳо вергул гузошта мешавад:

Дуруст мекунем, албатта. (Сотим Улуғзода)

Ин аберааиш, гардам аз саратон... (Садриддин Айнӣ)

Мо қудрату тавони инро надорем, худат медонӣ...

ва ғайра;

– агар калимаву ибора ва чумлаҳои туфайлӣ дар байни чумла оянд, аз ду тараф бо вергул чудо карда мешаванд:

Аспи вай, бар хилофи чашидошти ман, хеле тез метохт.

Тайсафуни қадима, ба арабӣ Мадоин, шояд ба ҳамин Бағдод монанд буд. (Сотим Улуғзода)

ва ғайра;

б) барои чудо кардани нидо, ки бо оҳанги хитоб талаффуз нашудааст:

Оҳ, Ҳомидҷон, омадед? Шумо бо мо меравед. (Раҳим Ҷалил)

Оббо, гӯр пирӣ шавад, қариб ки нашиносам-а? – гуфт охир Юнусбобо.
(Фотех Ниёзӣ) ва ғайра;

7) барои чудо кардани ҳиссаҷаҳои тасдиқӣ (*ҳа, бале, оре*) ва инкорӣ (*не, на*):

Оре, вай дар он ҷавон писари худро шинохт. (Сотим Улуғзода)

Ҳа, аз модарам ва аз як муаллимаи мактаби деҳаамон. (Фотех Ниёзӣ)

На, султонам, дар ин ҷо шинос шудам. (Сотим Улуғзода)

Не, ба фикрам, ҳеч гап не. (Фотех Ниёзӣ)

Не, мон, гап занад вай. (Фазлиддин Муҳаммадиев) ва ғайра;

8) барои ҷудо кардани ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаи мураккаби пайваст:

Золи Зар зуд аз асп фуруд омада, ба Баҳман таъзим кард, Баҳман ҳам пиёда шуд, ҳар дуяшон чанде пурсупос карданд. (Сотим Улуғзода)

Ҷаҳонро бо чашми ҷавонӣ мабин, хашму кинро аз дил бадар кун. (Сотим Улуғзода)

ва ғайра;

9) дар ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофии пайвандқдор:

Манижа бояд ба шахр бармегаишт, аммо дилаш ба ҷудой аз Бежан андӯҳгин буд.

Ин буд фикру хаёли шоир, вале тақдир ба вай чизи дигаре пеш овард.

Фаррухзод яке сахт ҳуҷуми ҷавобӣ кард, лекин ҳуҷумаш барор нагирифт. (Сотим Улуғзода)

ва ғайра;

10) барои ҷудо кардани ҷумлаи пайрав дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ:

Умар донист, ки кори хубе кардааст.

Агар бемор дуруст шуданӣ бошад, табиб ба дари хона меояд.

Ман ба ту таслим намешавам, зеро ту як нафар гулом ҳастӣ ва ман шоҳ. (Сотим Улуғзода)

ва ғайра;

11) дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ, аломати вергул дар мавридҳои зерин гузошта мешавад:

– агар ҷумлаи пайрав баъд аз сарҷумла омада бошад, пеш аз он вергул гузошта мешавад:

Бар қуббаи заррини қамар оҳиста-оҳиста сояи сиёҳ хазидан гирифт, то он ки се ҳиссаи онро тамоман пахш кард.

Ба ҳар ҳол пешомадҳои ноҳуш паси сар шуданд, гарчанде ки талхии онҳо дар дили шоир боқӣ монд.;

– агар ҷумлаи пайрав пеш аз сарҷумла омада бошад, аломати вергул пас аз ҷумлаи пайрав гузошта мешавад:

Вақте ки навқари вақили молиёт ба Бож омада, Фирдавсиро ба назди ҳоким бурданӣ шуд, шоир ҳайрон шуд. (Сотим Улуғзода);

– агар чумлаи пайрав дар байни сарчумла омада бошад, аз ду тараф бо вергул чудо карда мешавад:

Одина, вақте ки аз баргашта рафтани Ибод хотирҷамъ шуд, ба модаркалонаш гуфт. (Садриддин Айни)

Чакраҳое, ки аз чандин чунин чашмаҳо мечаканд, дар як ҷо гун шуда, ҷӯйчаи мусалффоеро ба ҳам мерасонанд. (Садриддин Айни)
ва ғайра;

12) дар нутқи мазмунан нақлшуда:

– агар сухани гӯянда баъд аз нутқи мазмунан нақлшуда омада бошад, аломати вергул пеш аз он гузошта мешавад:

Не, шумо пеш дароед, сарбоз, – ҷавоб медод дигаре бо овози ҳаяҷономези ларзон. (Фотеҳ Ниёзӣ);

– агар сухани гӯянда дар байн омада бошад, аз ду тараф бо вергул чудо карда мешавад:

Бегоҳ шуд, – ҷавоб дод Рустам, – шаби тира кас набард намекунад.

Шод бош, – ба расми ориёӣ салом дод ба вай Рустам, – тану ҷонат ба дониш обод бод. (Сотим Улуғзода)

ва ғайра;

13) дар вақти такрор омадани амале, ки маънои инкор дораду бо пайвандаки чудоии ё... ё меояд, чумлаи содаи якум бо вергул чудо карда мешавад:

Ё дар идора касе набуд, ё телефон вайрон буд.

Ё бояд корро хобонем, ё асбоби нав диҳед. (Садриддин Айни)

Ин сандуқ ё аз тилло пур, ё аз китоб. (Фазлиддин Муҳаммадиев)

Ё ба кино медарояд, ё ба назди яке аз рафиқонаш меравад.

(Фазлиддин Муҳаммадиев) ва ғайра.

5. АЛОМАТИ НУҚТАВЕРГУЛ (;)

11. Нуқтавергул дар чунин мавридҳо гузошта мешавад:

– дар байни аъзои ҷидаи тафсилӣ, ки бо рақам ё ҳарф гурӯҳбандӣ шудаанд:

Дар адабиёти тоҷикӣ жанрҳои зерини шеърӣ мавҷуд аст:

1) рубой;

2) дубайтӣ;

3) ғазал;

4) қасида;

5) қитъа;

6) маснавӣ;

7) достон;

– дар байни қисмҳои ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб:

Ришаи сиёҳ ва қайчӣ карда шуда буд; рӯйи пурраи сафедчаи сурхчатоб ва чашмони бемижгони нӯшида ва хушкидарафтааш дар он рӯйи сурхчатоб ба парчаи ҳарири гулобӣ монанд буд; абруҳояш сиёҳи сермӯйи баланд; либоси ин нобино фақирона, лекин бисёр озода буд. (Садриддин Айнӣ);

– дар байни ҳиссаҳои ҷумлаи мураккаби тобеъ:

Умре, ки баъд аз вафоти шавҳар дар дари мардум мегузаронд; таоми бадастае, ки аз деги ҳамсоягон ба ивази меҳнат ва машаққатҳои беандозааш меҳурд; захми забони занони ҳамсоя, ки ӯ канизи бебаҳои онҳо шуда буд, сафедор барин қадди ростии холаро камон барин қат карданд. (Ҳаким Карим);

– дар байни қисмҳои ҷумлаи мураккаби омехта:

Падар, то вақте ки чашиаш кор мекард, ба болои чархи осие кор кард, аммо он рӯз аз ҳаррӯза барвақттар рӯз торик шуд; бод шиддат карда, аз ҳавои гарду губоролуд регборон сар шуд; рег монанди борон борида, дар андак фурсат рӯйи заминро регфарш кард; ҳарчанд дарҳои хонаро кушода, чароғро гиронда будам, аз таркишҳои дар рег ба хона ҳам меदारмад. (Садриддин Айнӣ)

ва ғайра.

6. АЛОМАТИ БАЁН (:)

12. Аломати баён (дунукта) дар мавридҳои зерин гузошта мешавад:

– пас аз калимаи хулосакунанда:

Деҳқонони бисёре, зану мард дар сабаду қачоваҳо анвои мевачот: ангур, нок, олу, зардолу, анор, анҷир, харбузаву тарбузҳоро барои фуруш ба лашкаргоҳ оварданд. (Сотим Улуғзода);

– барои ҷудо кардани ҳудуди ҷумлаҳои сода, ки дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби бепаивандак омада, бо ҳамдигар муносибати сабабу натиҷа доранд ва яке дигарро шарҳ медиҳад:

Падарам ба ман насиҳат карда гуфт: – «Ту бояд ҷавони кордон ва зирак шавӣ!». Манижа шитобон назди Рустам рафт, ба вай аз Бежан паём дод ва гуфт: – «Рустами Дастон туй!». (Сотим Улуғзода);

– дар муқола ва суҳбат ҳудуди сухани муаллиф аз нутқи айнан нақлшуда ҷудо карда мешавад:

Абуалӣ ибни Сино баъд аз тамои қардани таҳсилу илм ба сараш чӣ воқеа рӯй доданро ба тарзи зерин ҳикоя мекунад: «Дар 18-солагиам ман аз ҳамаи ин илмҳо фориз гардидам, баъд аз он падарам вафот кард ва бар аҳволи ман дигаргунӣҳо рӯй дод ва бар қардани ман чизеро аз

амалҳои султони бор карданд ва баъд аз он зарурат маро бар он дошт, ки аз Бухоро биравам ба Гурганҷ». (Садриддин Айнӣ) ва ғайра.

7. АЛОМАТИ ТИРЕ (-)

13. Аломати тире вазифаи тавзеҳ ва чудо карданро иҷро менамояд ва дар мавридҳои зерин гузошта мешавад:

– дар байни мубтадо ва хабари номие, ки феъли ёвар ҳазф шудааст.

Лоиқ – шоир.

Душанбе – пойтахти тоҷикон.

Фарзанди хуб – боғи падар, фарзанди бад – доғи падар. (Зарбулмасал).

Эзоҳ. Агар феълҳои ёвар қор фармуда шуда бошанд, байни мубтадову хабар тире гузошта намешавад:

Лоиқ шоир аст.

Душанбе пойтахти тоҷикон мебошад.

Фарзанди хуб боғи падар аст, фарзанди бад доғи падар аст.

ва ғайра;

– дар охири аъзои чида пеш аз калимаи хулосакунанда:

Қасрҳо, кӯшкҳо, саройҳо, қорвонсаройҳо, бозорҳо, ятимхонаҳо, мадрасаҳо, китобхонаҳо, манораҳо – ҳама ва ҳама сӯхта хокистар гардида буданд. (Садриддин Айнӣ);

– дар ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофии бебайвандак:

Меҳнат фаровон мекунад – танбалӣ вайрон мекунад. (Зарбулмасал)

Вай намехандад – ҳаёт ба вай механдад. Ҳамаи ин чизҳо мурдаанд

– танҳо ишқи зан зинда аст. (Абдусалом Деҳотӣ);

– дар ҷумлаи мураккаби тобеи бебайвандак, ки ҷумлаи пайрав шарти воқеии амалу ҳолати сарҷумларо мефаҳмонад:

Ҳурмат кунӣ – ҳурмат мебинӣ. (Зарбулмасал)

Меҳнат кунӣ – роҳат мебинӣ. (Зарбулмасал);

– барои чудо кардани сухани муаллиф (нақлқунанда) аз нутқи айнан нақлшуда:

«Наход ки шумо аз ман хафа бошед?», – гуфт Ҳошим-қорвон. (Сотим Улуғзода)

«Корамон як рӯз барор гирад, рӯзи дигар, ба қавле, фақат ситора мешуморем», – гуфт вай;

– дар байни исм ва шумораҳое, ки барои ифодаи фосилаи замон, ҳадди масофа, андозаи ҳаҷм ва вазн истифода мешавад:

Автобуси Душанбе – Бохтар ба роҳ баромад. Мо бо қатори тезгарди Душанбе – Москва ба саёҳат рафтем. Роҳи мошингарди Душанбе – Хучанд аз нақбҳои «Истиқлол» ва «Шаҳристон» мегузарад.

Қаторай Душанбе – Хучанд ҳамеша пуродам аст. Дар сахро 10-15 литр об лозим мешавад. Барои ҷашни имрӯза 40-50 кг пахта лозим аст...;

– баёнияти истисноӣ аз муайяншаванда бо тире ҷудо карда мешавад:

Вазорат аризаи шахрванд Беҳин Абдулло – донишҷӯи курси якуми Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор дод;

– дар муколама:

– *Номат чист? – гуфта пурсид.*

– *Ёдгор!*

– *Номи падарат?*

– *Бозор!*

– *Чанд сол боз ин ҷо ҳастӣ?*

– *Аз даҳ сол зиёд шуд. (Садриддин Айнӣ)*

Модар аз тирезаи ҷониби варзишгоҳ сарашро бароварда, писарашро ҷег зад:

– *Шаҳзо-о-д, ҳо Шаҳзо-о-д!*

Ҷавобе нашунид. Шавҳараш, ки дар хонаи дигар саргарми мутолиа ва навиштан буд, шишаҳои айнакро бо лаби доман поккунон ба ҳучра омада, қошишомез гур-гур кард:

– *Мардумро безобита кардан хуб не, Ширин. Фурсати лаб кушодан нарасида, мард боз пурсид:*

– *Вақти аз хона баромадан иҷозат пурсида буд?*

– *Бале, таъкид кардам, ки дур нарав, овози ман набаромада баргард.*

– *Чӣ ҷавоб дод?*

– *«Хуб, модарҷон, хуб» гуфту туб дар даст парида-парида поин фууромад.*

– *Чаро ба таъкиди меафти?*

– *Торикиро намебинед? (Абдулҳамид Самад) ва ғайра.*

8. АЛОМАТҲОИ ҚАВС () ВА ҚАВСИ МУРАББАЪ []

14. Аломати қавс ҳудуди калима, ибора, ҷумлаҳои сода ва ҳатто чанд ҷумлаи шарҳу эзоҳдиҳандаро нишон медиҳад, ки ба матни асосӣ алоқаи грамматикӣ надорад, он баъзан аз ҷиҳати вазифа ба аломати тире ва калимаи «яъне» баробар аст. Қавс дар ҳолатҳои зерин гузошта мешавад:

– барои ҷудо кардани аъзои ҷидаи ҷумла, ки баъд аз калимаҳои ҳулосакунанда бо мақсади тавзеҳ қор фармуда мешавад:

Зардолуҳои пешпазак (ҷавпазак, моҳтобӣ, лучак) кайҳо пухтаанд. Умуман, маъмурони амир (қозиҳо, раисҳо, ҳокимҳо ва дигарон) аз хазина моҳона намегирифтанд ва бо ягон роҳе, ки аз замони пеш одат шуда

омадааст, маишати худро таъмин карда, ба амир ҳам пешкаш мекарданд.
(Садриддин Айнӣ);

– барои чудо кардани воҳидҳои туфайлӣ, ки чиҳати возеҳ намудани нутқ хизмат мекунанд ва ё маълумотеро ба гуфтаи аввал илова менамоянд: *Дар он ҷо коллективона лӯбиёшӯрак пухта мехӯрдем (ман лӯбиёшӯ рақ назиро дар қисми дувуми романи «Ғулумон» тасвир кардаам).*
(Садриддин Айнӣ);

– барои эзоҳи калимаҳои камистеъмол, куҳнашудаҳо аз истеъмолмонда, шевагӣ, истилоҳоти соҳавӣ ва муродифҳои маълуми машҳури онҳо дар дохили қавс зикр мешаванд:

Офтоби форами моҳи мизон (сентябр) ҳавои Ёвонро монанди ҳавои баҳорони беборон хушу хуррам гардонида буд.

Ҳамин тавр нест? – гуфта ба Одина нигоҳ карданд. (Садриддин Айнӣ);

– барои шарҳу эзоҳи таъбиру ибора ва ҷумлаҳои душворфаҳм ва мақолу зарбулмасалҳои арабӣ қор фармуда мешавад:

Хатти «настаълиқ» (хатте, ки аз хатҳои «наسخ» ва «таълиқ» ба вуҷуд омадааст) пеш аз замони Навоӣ баромада буд. (Садриддин Айнӣ);

– дар асарҳои драмавӣ (намоишӣ) қайду эзоҳҳои, ки ба амалу ҳолатҳои қаҳрамонон дахл доранд, дар қавс нишон дода мешаванд:

ТАРИЭЛ (аз даҳлез қаҳида баромада): Лайло, ман дар ин ҷо!

МАРТА (ба тарафи Лайло меравад): Чӣ гап шуд, ҷони хола? (аз намоишномаи «Ду ошиқи як дилбар»);

– барои чудо кардани маълумоте, ки ба гуфтаи аввал зам мешавад:

Шеърӣ Бозор Собир «Забони модарӣ» (неитар ин шеър «Забони Ватан» ном дошт) дар қироати ровии шинохта садо дод.

15. Қавси мураббаъ маъмулан дар асару мақолаҳои илмӣ ҳангоми истинод ба адабиёт истифода мешавад: [5, 2020, 39], яъне чунин маъно дорад, ки рақами 5 ба адабиёти истифода, 2020 соли наири асар ва 39 рақами саҳифае, ки аз он истинод шудааст. Дар асарҳои илмӣ тарзи дигари нишон додани иқтибос низ истифода мешавад [Гулназарова, 2017, 55] ва ғайра.

9. АЛОМАТИ СЕНУҚТА (...)

16. Аломати сенуқта (бисёрнуқта) нотамоӣ, давомнокӣ, бурида шудани нутқ ва ихтисор шудани як қисми матнро ифода менамояд. Ин аломат дар мавридҳои зайл гузошта мешавад:

– дар вақти ба ҳаяҷону изтироб омадани гӯянда ва ё бо сабабе бурида шудани чараёни нутқ:

*Наход, гӯед, шишта будем, ки... и-е-и-! – дар ҷояш истода монд
 пирамард писари боборо дид. – О...охир, ин Олимҷон-ку! (Пӯлод Толис);*
 – дар оғози ҷумла барои нишон додани ҷойи бурида шудани нутқ:
*...Хайр, бо телефон мегӯям... Аз афти кор, аз ман ранҷид... Не, вай
 бояд фаҳмад, ки ҳозир вақти... (Пӯлод Толис);*
 – дар иқтибос зимни ихтисори матн (аз аввал, мобайн ва охир):
*«...миннатдор мешавем; агар рафиқон, аъзои маҳфил ба ман, ба
 идораи маҷаллаи «Хониши адабӣ», шеър ва ҳикояҳои машқардаашонро
 фиристанд». (Максим Горкий);*
 – хангоми канда-канда баён кардани фикр:
*Модарҷон, маро... бубахи... ман... гуноҳ... надорам... о-о-о... охир
 вай... ма... ро ранҷонд...;*
 – дар сурати ихтисор шудани лафзи қабех, суханони мамнӯъ:
*Аввал ба риши миришабу дарвозабон р... В-он гаҳ ба риши муфтию
 қозикалон р...;*
 – дар вақти ҷавоб надодан ба пурсиш:
 – *Ту ҳезумкаи бошӣ, дос, аргамчин ва харат дар кучост?*
 – *Чикорай?*
 – ...
*Амин дид, ки аз бандӣ ҳеч садое намебарояд, ба яке аз одамони худ
 нигоҳ карда фармон дод. (Садриддин Айнӣ) ва ғайра.*

10. АЛОМАТИ НОХУНАК (« »)

17. Аломати нохунак дар мавридҳои зерин гузошта мешавад:
 – барои чудо кардани нутқи айнан нақлшуда аз сухани худи гӯянда:
*Рӯзе он подшоҳро дар роҳе бо вай мулоқот афтод ва забон ба
 мақолот бидушод: «Эй дарвеш, сабаб чист, ки алоқа аз мо буридӣ
 ва қадам аз омадурафт кашидӣ?» Дарвеш ҷавоб дод: «Сабаб он ки
 донистам, ки наомада савол шунидан беҳтар аст, аз омада малол дидан».
 (Абдураҳмони Ҷомӣ)*
*Зубайда ҷавоб дод: – «Дар заминҳои ман ба коштани пахта сар
 карданд».*
*«Ҳамаи гапи бобоям ҳамин будааст?» – гуфта ҳайрон шудӣ?
 (Фазлиддин Муҳаммадиев);*
 – барои чудо кардани калимаву ибораҳои, ки ба маъноҳои маҷозӣ ё
 кинояомез кор фармуда шудаанд:
*Ман бо нигоҳи машварат ба «шарики худ», – ба бобоям нигаристам.
 (Садриддин Айнӣ)*
Дина, рӯзи дароз, катро «ичора» гирифтаам («Ҷумхурият»)

Аспҳо «оила»-ро пок нигоҳ дошта, асло ба «бегона»-ҳо чаши м ало намекунад ва ба «доми фиреб» намеафтанд. («Чумхурият»);

– номи ташкилотҳо, китобҳо, маҷаллаву рӯзномаҳо ҳангоми истифодаи онҳо дар матн:

Шумораи нахустини рӯзномаи нави тоҷикӣ «Паёми Душанбе», ки пайки айёми бозсозист, аз чоп баромад.

Нависанда Чумъа Одина романи «Гузашти айём»-ро қабл аз давраи бозсозӣ навишта буд.

«Омӯзгор» наирияти расмии Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тоҷикистон аст...;

– иқтибос аз дигар асару мақолаҳо дар асарҳои илмӣ: *А. Раҳмонзода доир ба китобу китобхонӣ чунин гуфтааст: «Саромадони ҳикмат ва адаби тоҷик ба китоб бо меҳру муҳаббат муносибат намуда, онро ягона омилӣ дарёфти дониш медонистанд ва дар осору ашъори пурмуҳтавои ҳеш арзиши баланди ин дӯсти беминнатро ситоиш мекарданд».*

18. Аломати нохунак ҳангоми тартиб додани рӯйхати адабиёт дар асару мақолаҳои илмӣ гузошта намешавад.

Тарзи овардани адабиёт чунин аст:

1. *Айнӣ С. Куллийет. Ҷилди 11. Китоби 2. – Душанбе: Ирфон, 1964. – 436 с.*

2. *Қосимова М. Н. Ганҷи сухан. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2013. – 639 с.*

3. *Саломӣён М. Вижагиҳои услубии баъзе пасвандҳо дар забони шеъри тоҷикӣ//Суханишиносӣ. №1. – Душанбе: Дониш, 2016. – С. 33-38.*

4. *Ҳалимов С. Калимасозии исм дар забони адабии тоҷик / аз рӯи забони «Гулистон»-и Саъдӣ // Масъалаҳои забон ва адабиёт. Қисми 1/2. – Душанбе: Дониш, 1975. – С. 283-307.*

11. САРХАТ

19. Сархат дар мавриди зерин гузошта мешавад:

– одатан, дар аввали сатри ҳар фикри нав, ки дар чанд ҷумла ифода ёфтааст, ҷойи ҳолӣ гузошта мешавад. Аз ин рӯ, ҷойи ҳолие, ки аз аввали сатр ба миқдори гунҷоиши панҷ ҳарф аст, ҷойи сархат ном дорад. Гузоштани сархат ба мазмуни нави матне, ки ба варақ сабт мегардад, вобаста мебошад;

– пас аз сарлавҳа ҳар як мавзӯ ё фикри нав дар матн ҳамеша аз сархат навишта мешавад.

12. НИМТИРЕ (-)

20. Нимтире (дефис) хатчаи васлқунандаи байни қисмҳои калимаи мураккаб ҳангоми якҷоя навиштан ё байни ду калимае мебошад, ки яке аз онҳо муносибати баёнӣ дошта, якҷоя калимаи мураккабро ташкил медиҳанд. Ин аломат дар ҳолатҳои зерин гузошта мешавад:

– дар байни калимаҳои тақрор: *тозон-тозон, давон-давон* ва ғайра;

– дар байни калимаҳои, ки ҷузъи шуморавиашон бо адад ифода шудааст: *1000-солагии зодрузи Абуалӣ ибни Сино, 5500-солагии Саразми бостон, 15-рӯза, 9-моҳа, 100-сола, 575-солаги* ва ғайра;

– исмҳои, ки ҷузъи дуҷуми онҳо маънои мустақил надоранд: *нон-пон, бача-кача, чой-пой, бозор-мозор, қанд-панд, тахта-пахта* ва ғайра;

– дар байни калимаҳои тақлидӣ ва тасвирӣ: *шар-шар, фаиш-фаиш, чак-чак, гум-гум, гичир-гичир, тик-тик, тақ-тақ, ялт-ялт, шав-шав, ав-ав* ва ғайра;

– дар исмҳои хоси иқтибосӣ: *Коста-Рика, Улан-Удэ, Сан-Марино, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес* ва ғайра;

– артикли арабии «**ал**» (ва гунаҳои он: **-ал-, -ул-, -ут-, -ус-, -уш-**) дар аввали номи шахсон, аввал ва мобайни асарҳои таърихӣ: *Шайх Ал-Фаробӣ, Ал-Азҳар, «Бадоеъ-ул-вақоъ», «Мантиқ-ут-тайр», «Китоб-уш-шифо», «Ҳабиб-ус-сияр», «Лубоб-ул-албоб»* ва ғайра;

– дар байни сифатҳои таъкидӣ: *суп-сурх, сан-сафед, сип-сиёҳ, кап-кабуд, луб-лунда, тип-торик, капта-калон* ва ғайра;

– дар байни сифатҳои, ки аз тақрори калимаҳои ҷудоғона сохта шудаанд: *коғазӣ рах-рах, риши тор-тор, хурмои калон-калон, дарахтони хурд-хурд, хонаҳои паст-паст, ниҳолҳои борик-борик, говони фарбеҳ-фарбеҳ, бузҳои логар-логар* ва ғайра;

– дар байни сифатҳои таркибӣ: *ҳаракати милли-озодихоҳӣ, китобҳои адабӣ-таърихӣ, фарҳанги тоҷикӣ-русӣ, сизаи шартӣ-хоҳишмандӣ* ва ғайра;

– дар сифатҳои, ки аз шумораву исм ва пасвандҳои **-а, -ӣ (-гӣ), -ина** сохта шудаанд: *тоқии 4-кунча, масофаи 100-метра, санги 50-грамма, хонаи 2-хуҷрагӣ* ва ғайра;

– дар байни шумораҳои тахминӣ: *чор-панҷ рӯз, сесад-чорсад тонна, шаст-ҳафтод нафар одам, сад-саду сӣ сар гов, даҳ-поздаҳ китоб* ва ғайра;

– пеш аз пасванди **-ум (-юм)** ва нумеративи **-то, ки** бо шумораҳои миқдорӣ ё тахминӣ меоянд: *3-юм, 5-то, 10-12-то* ва ғайра;

– дар байни зарфҳои, ки аз калимаҳои тақлиди овозӣ бо пасванди **-он** сохта мешаванд: *чир-чирқунон, гумбур-гумбурқунон, гум-гумзанон, чаҳ-чаҳзанон* ва ғайра;

– дар байни феълҳои ҳоле, ки аз тақрори феълҳои сохта мешаванд: *дав-давон, давон-давон, ҳай-ҳайгӯён, тоз-тозон, давида-давида, рафта-рафта, хонда-хонда, хандида-хандида, лангида-лангида, лангон-лангон* ва ғайра;

– дар назм дар байни пешоянду пайвандакҳои ихтисорӣ ва дигар ҳиссаҳои нутқ: *к-ин, к-он, з-ин, з-он, к-ӯ, в-ин, в-аз, к-аз, в-он, з-ӯ, бад-ин, бад-он, бад-ӯ, в-омад, к-омад* ва ғайра;

– дар байни нидоҳои такрор: *бах-бах, ҳай-ҳай, вой-вой, ҳа-ҳа-ҳа, ҳи-ҳи-ҳи* ва ғайра.

Эзоҳ. Ҳангоми навишти тире дар аввал аз як тараф ва дар мобайн аз ду тараф фосила гузошта мешавад, вале ҳангоми навишти нимтире, ки дар байн меояд, фосила гузошта намешавад.

13. РАМЗҲОИ ИШОРАТӢ

21. Одатан, дар асарҳои бадеӣ, китобу рисола, мақолаҳои илмӣ ва илмию оммавӣ муаллифон барои шарҳу эзоҳи калима, ибора, ҷумла ва ё ба асару мақолае ишора кардан аз рақам ва рамзҳои махсуси ишоратӣ истифода мебаранд. Рақам ва рамзҳо тавассути компютер ба таври автоматӣ гузошта мешавад. Рамз ва рақамҳои ишоратӣ дар қисмати болоии анҷоми калимаҳо гузошта мешаванд ва дар поварақ маънидод мегарданд:

*Китоб аст, ки бо нури донишу маърифат роҳи мардумонро равшан сохта, боиси ҳастиву пойдорӣ миллат, таърих, забон, адабиёт ва фарҳанг гардидааст*¹. (Эмомалӣ Раҳмон)

Осоиши ду гетӣ тафсири ин ду ҳарф аст,

Бо дӯстон мурувват бо душманон мадоро. * (Ҳофизи Шерозӣ)

– агар ҳарфҳои барои муайян кардани шумораҳои бо рақам ифодаёфта оянд, чунин навишта мешаванд: 3^а, 3^б, 4^в, *хонандаи синфи II^с, кӯчаи Борбад 98^д, бинои №10^е*;

– аломати параграф (§) барои ҷудо кардани зерфаслҳои бобҳои дар рисолаҳои илмӣ ва баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузошта мешавад:

Боби 1. Забони тоҷикӣ дар нимҷазираи Ҳиндустон

§ 1. Густариши забони тоҷикӣ дар Ҳинд ва даврабандии он

§ 2. Сабки ҳиндӣ ва вижагиҳои савтии он

Боби 2. Муродифоти ҷумлаҳои сода дар «Чор дарвеш»

§ 1. Матолиби муқаддамотӣ

§ 2. Муродифоти ҷумлаҳои содаи тасдиқӣ ва инкорӣ

§ 3. Муродифоти қолабҳои асли ва ҳосила Хулоса

ва ғайра.

¹ Китоб – сарчашмаи маърифат // *Маҷмуаи мақолаҳои илмӣ* (зери назари академик Абдучаббор Раҳмонзода). – Хучанд: Ношир, 2020. – С. 3.

* *мадоро* ба маънои *муросо*, *таҳаммул*

V. САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚИИ АГЕНТИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ФАРМОНИ РАЁСАТИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

**«Оид ба тасдиқи қоидаҳои тартиби ба идоракунии
эътимоднок додани ҳиссаи (мачмӯи саҳмияҳои)
дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тичоратӣ
қарордоштаи моликияти хизматчиёни давлатӣ»**

Мутобиқи моддаи 22 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва бо мақсади ба низом даровардани тартиби ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (мачмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тичоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчиёни давлатӣ **ф а р м о н м е д и х а м**:

1. Қоидаҳои замимагардидаи тартиби ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (мачмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тичоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчиёни давлатӣ тасдиқ карда шавад.

2. Роҳбарони мақомоти давлатӣ ва худидоракунии маҳалии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои муқаррароти муайяннамудаи қоидаҳои мазкури тартиби ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (мачмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тичоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчиёни давлатиро таъмин намоянд.

Муовини сардори Раёсат
ш. Душанбе

А. Латипов

аз 14 сентябри соли 2005, №59-Д

Бо фармони
Раёсати хизмати давлатии
назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 14 сентябри соли 2005,
№59-Д тасдиқ шудааст

ҚОИДАҲОИ

тартиби ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчиёни давлатӣ

Қоидаҳои тартиби ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (маҷмӯи саҳ мия ҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчиёни давлатӣ (минбаъд – Қоидаҳо) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», муқаррароти Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, тартиби ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчиёни давлатиро дар давраи гузаштани (адои) хизмати давлатӣ муайян менамояд.

1. Қоидаҳои умумӣ

1. Мафҳумҳое, ки дар қоидаҳои мазкур истифода мешаванд:

1) идоракунии эътимоднок – фаъолияти сардори ваколатдор дар ҳу- суси аз номи худ идора намудани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчиёни давлатӣ мебошад, ки соҳиби истифода ва ихтиёрдории он ба ӯ дода шу- дааст ва ба манфиати хизматчиёни давлатӣ ё манфиати шахси зикрнамудаи он (бадастоварандаи ғоида) дар доираи ваколатҳои муқаррарнамудаи шартномаҳои идоракунии эътимоднок анҷом дода мешавад;

2) объекти идоракунии эътимоднок – ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчиёни давлатӣ, ки истифодабарии он боиси ба даст даровардани даромад мегардад;

3) сардори ваколатдор – ҳар шахсе (ба ғайр аз мақоми давлатӣ), ки мувофиқи интихоби хизматчиёни давлатӣ идоракунии эътимодноки ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ

қарордоштаи моликияти ўро дар асоси шартномаи дахлдор ба амал мебарорад;

4) бадастоварандаи фоида, ба истиснои сардори ваколатдор ва мақоми давлатӣ, ҳар гуна шахси дигаре буда метавонад.

2. Хизматчии давлатӣ бо назардошти талаботи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон доираи ваколатҳои сардори ваколатдорро бо хоҳиши худ муайян менамояд.

3. Хизматчии давлатӣ ба гирифтани даромад аз ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тижоратӣ қарордоштаи моликияти худ, ки ба идоракунии эътимоднок додааст, ҳуқуқ дорад.

4. Ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тижоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчии давлатӣ боиси гузаштани ҳуқуқи моликият ба ин ҳисса ба сардори ваколатдор намегардад.

2. Асосҳои ва тартиби ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тижоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчии давлатӣ

5. Идоракунии эътимодноки ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тижоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчии давлатӣ дар асоси шартномаи идоракунии эътимоднок, ки миёни хизматчии давлатӣ ва сардори ваколатдор баста мешавад ва дигар асосҳои пешбининамудаи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён меояд (таъсис дода мешавад).

6. Хизматчии давлатӣ дар давоми як моҳи баъди таъин шудан ба мансаб дар давраи гузаштани (адои) хизмати давлатӣ ўҳдадор аст ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тижоратӣ қарордоштаи моликияти худро ба идоракунии эътимоднок диҳад.

7. Хизматчии давлатӣ ўҳдадор аст, нусхаи шартномаи идоракунии эътимодноки аз тарафи нотариус тасдиқ карда шударо ба ҳадамоти кадрӣ мақоми давлатии ҷои қораш пешниҳод намояд.

8. Дар сурати пеш аз мӯҳлат бо хоҳиши тарафҳои бекор гаштани шартномаи идоракунии эътимоднок хизматчии давлатӣ ўҳдадор аст, ки дар ин ҳусус ҳадамоти кадрӣ ҷои қорашро огоҳ созад ва ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тижоратӣ қарордоштаи моликиятро дар мӯҳлати 1 моҳи баъди бекор карда шудани шартнома аз нав ба идоракунии эътимоднок диҳад.

9. Минбаъд ҳар гуна маълумот оид ба гузаштани мӯҳлати амали шартномаи идоракунии эътимоднок, қатъ ё аз нав тамдид шудани амали он ба хадамоти кадрӣ мақоми давлатӣ ҷои кор пешниҳод карда мешавад.

3. Кафолатҳои ҳуқуқҳои хизматчиёни давлатие, ки ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти худро ба идоракунии эътимоднок додаанд

10. Маълумотҳо дар хусуси дода шудани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчиӣ давлатӣ ба идоракунии эътимоднок ахбороти хизмати мақоми давлатиро ташкил медиҳанд ва фош карда намешаванд.

11. Барои фош намудани ин маълумотҳо тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ муқаррар карда мешавад.

4. Қоидаҳои хотимаӣ

12. Нусхаи шартномаи идоракунии эътимодноки ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчиӣ давлатӣ дар делои шахсии ӯ нигоҳ дошта мешавад.

13. Хадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ ӯҳдадор аст, ки беосеб нигоҳ доштани ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ва махфиёти маълумоти гирифташударо таъмин намояд. Иҷозати шинос шудан ба ин маълумот ба роҳбари мақоми давлатӣ ва муовинони ӯ, инчунин дар маврид ва тартиби пешбининамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дода мешавад.

14. Аз тарафи хизматчиӣ давлатӣ пешниҳод накардани маълумот ё пешниҳод кардани маълумоти нодуруст дар бораи додани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликият ба идоракунии эътимоднок мумкин аст барои татбиқи ҷазои интизомӣ асос гардад.

ФАРМОНИ
РАЁСАТИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

«Дар бораи тартиби Савганд ёд кардани хизматчии давлатӣ»

Бо мақсади муайян намудани тартиби савгандёдкунии хизматчии давлатӣ ва дар сатҳи зарурӣ гузаронидани он **ф а р м о н м е д и ҳ а м:**

Тартиби замимагардидаи Савганд ёд кардани хизматчии давлатӣ тасдиқ карда шавад.

Муовини Сардор

А. Латипов

ш. Душанбе

аз 2 августи соли 2007, №33-Д

Замима
ба фармони Раёсати
хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тартиби Савганд ёд кардани хизматчиӣ давлатӣ

Савганд ёд кардани хизматчиӣ давлатӣ аз талаботи моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» бармеояд, ки тибқи он шаҳрванде, ки бори аввал ба хизмати давлатии маъмури қабул мешавад, дар ҳузури кормандони мақомоти давлатӣ ботантана савганд ёд мекунад.

Хизматчиёни давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни давлатии ҳарбӣ, ки дар мақомоти зикршуда савганд ёд кардаанд, дар вақти ба кор ба хизмати давлатии шаҳрвандӣ гузаштан савганд ёд намекунад. Савгандёдкунии худро онҳо бо гувоҳномаи мақомоти зикршуда тасдиқ мекунад, ки он дар деллои шахсии онҳо нигоҳ дошта мешавад.

Савгандёдкунии хизматчиӣ давлатӣ дар толори махсус, ки дар он рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуданд, гузаронида мешавад. Он нишон, ифодаи иродаи масъулияти шаҳрванди ба хизмати давлатӣ дохилшуда дар назди ҷомеа ва давлат аст, инчунин ифодаи таҳкими давлату давлатӣ, рушди хизмати давлатӣ ва устувории ҳайати дастгоҳи давлатӣ мебошад.

Маросими савгандёдкуни бо сухани ифтитоҳии роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи таъин ва озод кардани хизматчиӣ давлатиро дорад, гузаронида мешавад.

Роҳбари мақоми давлатӣ метавонад ташкил ва гузаронидани ин маросимро ба зиммаи муовин, роҳбари воҳиди сохторӣ ва хадамоти кадрӣ вогузор намояд.

Дар маросими савгандёдкуни даъват кардани дигар шахсони мансабдор ва кормандони воҳидҳои сохтории мақоми давлатӣ мумкин аст.

Шахси савгандёдкунанда ба минбар баромада, матни савгандро мехонад, ки матни он чунин аст:

«Ман (ному насаб), шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хизмати давлатӣ қабул шуда, ботантана ва бо ҳисси масъулияти баланди ватандӯстӣ савганд ёд мекунам:

– адои хизмати давлатиро дар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифодаи боварии махсус аз тарафи ҷомеа ва давлат дарк намуда,

– Конституция, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда,

– дар фаъолияти худ принципҳои қонуният, адолат, бегаразӣ ва ростқавлиро ба роҳбарӣ гирифта,

– тибқи талаботи Кодекси одоби хизматчиӣ давлатӣ бовиҷдонона ва ба дараҷаи баланди касбӣ хизмат намуда,

– ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф ва эҳтиром намуда, афзалияти манфиатҳои давлат ва ҷомеаро вазифаи асосии худ ҳисоб мекунам.

Барои вайрон намудани савганди ёдкардаам худро дар назди ҷомеа ва давлат масъул меҳисобам».

Баъди хондани савганд хизмачиӣ давлатӣ бо имзои худ ва санаи рӯз маросими савгандёдкуниро тасдиқ менамояд ва аз ҳамон лаҳза ба хизмати давлатӣ дохилгардида эътироф мешавад.

Матни савганд дар делои шахсии хизматчиӣ давлатӣ нигоҳ дошта мешавад.

Маросими савгандёдкунӣ бо баён шудани суҳанони табрикотии иштироккунандагон ва садо додани гимни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом мерасад.

ФАРМОИШИ
РАЁСАТИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

**«Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои пешбурди делои шахсии
хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

Бо мақсади муқаррар намудани тартиби ягонаи пешбурди делои шахсии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мутобиқи моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» фармон медиҳам:

1. Қоидаҳои замимагардидаи пешбурди делои шахсии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шаванд.

2. Мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот делои шахсии хизматчиёни давлатиро бо талаботи қоидаҳои мазкур мутобиқ намоянд.

3. Ба корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои давлатӣ тавсия дода шавад, ки бо мақсади таъмини ягонагии ҳуҷҷатгузори мақомот ва ташкилотҳои давлатӣ дар таҳия ва пешбурди делои шахсии кормандон Қоидаҳои мазкурро ба роҳбарӣ гиранд.

4. Қоидаҳои пешбурди делои шахсии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифтган мавриди амал қарор дода шаванд.

5. Ба шӯъбаи таъминоти ҳуқуқии хизмати давлатӣ ва назорати иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ супорида шавад, ки бо тартиби муқарраргардида дар бораи аз эътибор соқит донишҷӯи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 майи соли 2003 №1072 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи тартиби пешбурди делои шахсии шахсоне, ки Мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ ва Мансабҳои давлатии хизмати давлатиро ишғол менамоянд» тақлиф пешниҳод намояд.

Сардори Раёсат

Ҷ. Давлатов

шаҳри Душанбе
аз 06 августи соли 2008, №3

Аз 13 августи соли 2008
№435 дар Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди
давлатӣ гирифта шудааст

Замима
Бо фармоиши сардори Раёсати хизмати
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз «06» августи соли 2008
№3 тасдиқ шудааст

ҚОИДАҲОИ ПЕШБУРДИ ДЕЛОИ ШАХСИИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

I. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Қоидаҳои пешбурди делои шахсии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Қоидаҳо) дар асоси моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» таҳия шуда, тартиби аз тарафи хадамоти кадрӣ (корманди масъули) мақомоти давлатӣ тартиб додан ва пеш бурдани делои шахсии хизматчиёни давлатии шаҳрвандии мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд. Қоидаҳои мазкур нисбати делҳои шахсии ишғолкунандагони мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ низ татбиқ мегарданд.

2. Делои шахсии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – делои шахсӣ) – маҷмӯи санадҳо ва ҳуҷҷатҳои мебошад, ки дар онҳо маълумотҳои мувофиқи ҳамин қоидаҳо муқарраркардашудаи шахсӣ ва хизмати хизматчиёни давлатӣ маҳфуз дошта мешаванд. Шакли намунавии делои шахсии хизматчиёни давлатӣ замима карда мешавад (замимаи 1).

3. Делои шахсӣ дорои нишонаи «барои истифодаи хизматӣ» мебошад ва ошкор намудани маълумотҳои он ба ғайр аз ҳолатҳои дар ҳамин Қоидаҳо пешбиникардашуда манъ аст.

4. Барои хизматчиёни давлатӣ дар тамоми давраи фаъолият танҳо як делои шахсӣ тартиб дода мешавад. Барои ишғолкунандагони мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, хизматчиёни давлатие, ки таъини (пешниҳоди) онҳо аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти ваколатдори болоӣ анҷом дода мешавад, мумкин аст, аз тарафи мақомоти таъинкунанда (пешниҳодкунанда) делои шахсии иловагӣ кушода шавад.

5. Пешбурди делои шахсӣ аз тарафи хадамоти кадрӣ (корманди масъули) мақомоти давлатии ҷои кор ва пешбурди делои шахсии иловагӣ аз тарафи хадамоти кадрӣ (корманди масъули) мақомоти таъинкунанда (пешниҳодкунанда) амалӣ карда мешавад. Ҳангоми пешбурди делои шахсии иловагӣ низ қоидаҳои мазкур татбиқ карда мешаванд.

II. САНАДҲО ВА ҲУЧЧАТҲОИ ДЕЛОИ ШАХСӢ

6. Дар делои шахсӣ чунин санадҳо ва ҳуччатҳо ба фаслҳои зерин тақсим карда шуда, маҳфуз дошта мешаванд:

– **дар фасли I:**

– варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ (шакли намунавии он замима карда мешавад – замимаи 2);

– тарҷумаи ҳоли хизматчии давлатӣ (шакли намунавии он замима карда мешавад – замимаи 3);

– нусхаи шиноснома;

– нусхаи шаҳодатномаҳои дахлдори сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ;

– нусхаи ҳуччатҳо дар бораи таҳсилот, дараҷаи илмӣ ва тақмили ихтисос (агар чунин ҳуччатҳо бошанд);

– маълумотнома оид ба вазъи саломатии шакли 086УЕ (бо шакли аз тарафи мақомоти тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардашуда);

– нусхаи гувоҳнома дар бораи додани рақами мушаххаси андозсупоранда;

– маълумотномаҳо оид ба пешниҳод намудани эълومияҳо оид ба андоз аз даромад ва эълумияҳо оид ба вазъи амволии хизматчии давлатӣ (бо шакли аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардашуда).

– **дар фасли II:**

– нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар бораи таъин кардан, озод намудан ва гузаронидан ба дигар мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ;

– нусхаи шартномаи (қарордоди) меҳнатии қабул ба хизмати давлатӣ;

– нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо, шартномаҳо) оид ба дароз намудани мӯҳлати дар хизмати давлатӣ будан;

– маълумотнома оид ба доғи судӣ;

– матни имзошудаи савганди хизматчии давлатӣ;

– забонхат дар бораи ошкор накардани маълумоти дорои сирри давлатӣ ва дигар сирҳои бо қонун ҳифзшаванда.

– **дар фасли III:**

– нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар бораи додани рутбаҳои таҳассусӣ, дараҷавӣ, дипломатӣ, ҳарбӣ ва дигар унвонҳои махсус (агар чунин ҳуччатҳо бошанд);

– нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар бораи сарфарозгардонӣ бо мукофотҳои давлатӣ ва соҳавӣ (агар чунин ҳуччатҳо бошанд);

– нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар хусуси ба ҷавобгариин интизомӣ кашидан ва бардоштани муҷозоти интизомӣ (агар чунин ҳуччатҳо бошанд);

– варақаҳои аттестатсионӣ (бо шакли аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардашуда);

– варақаи шиносии хизматчиӣ давлатӣ бо делои шахсӣ (шакли намунавии он замима карда мешавад – замимаи 4);

– номгӯи санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсии хизматчиӣ давлатӣ (шакли намунавии он замима карда мешавад – замимаи 5);

– дафтарчаи меҳнатӣ (нусхаи аслиӣ).

7. Ҳуҷҷатҳои дар фасли I, нусхаи санадҳо дар бораи сарфарозгардонӣ бо мукофотҳои давлатӣ ва дафтарчаи меҳнати дар фасли III делои шахсӣ нигоҳдошташаванда аз тарафи ишғолкунандагони мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ ба ҳадамоти кадрӣ (корманди масъули) мақомоти давлатӣ барои ҳамроҳ кардан ба делои шахсӣ пешниҳод карда мешаванд. Нусхаи санадҳо ва ҳуҷҷатҳои бо забонҳои ғайридавлатӣ тартиб додашуда дар якҷоягӣ бо тарҷумаи онҳо бо забони давлатӣ пешниҳод карда мешаванд. Санадҳо ва ҳуҷҷатҳои дигари дар банди 4 Қоидаҳои мазкур пешбиниғардида аз тарафи ҳадамоти кадрӣ (корманди масъули) мақомоти давлатӣ ба делои шахсӣ ҳамроҳ карда мешаванд.

8. Маълумоти пешниҳоднамудаи ишғолкунандагони мансабҳои давлатии маъмурии категорияҳои якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум, шашум ва ҳафтум, ки таъин ва озод намудани онҳо ба салоҳияти роҳбари мақоми давлатӣ воғузур шудааст, тибқи тартиби муқарраршуда аз ҷониби ҳадамоти кадрӣ (корманди масъули) ин мақомот санчида мешаванд.

9. Маълумоти пешниҳоднамудаи ишғолкунандагони мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои давлатии сиёсӣ ва маъмурии категорияҳои олий ва якум, ки таъин ва интихоби онҳо аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси милли ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад, аз ҷониби сохтори ваколатдори кадрӣ Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон санчида мешаванд.

10. Санадҳо ва ҳуҷҷатҳои муқаррарғардида дар делои шахсӣ маҳфуз дошта мешаванд ва саҳифаҳои он бо қалам рақамғузурӣ карда мешаванд.

11. Ба делои шахсӣ ҳамроҳ намудани дигар санадҳо ва ҳуҷҷатҳо, ки дар Қоидаҳои мазкур пешбинӣ карда нашудаанд, манъ аст.

III. ТАРТИБ ДОДАН ВА ПЕШБҮРДИ ДЕЛОҲОИ ШАХСӢ

12. Барои ҳар як хизматчиӣ давлатӣ на дертар аз 7 рӯзи қабул шудан ба хизмати давлатӣ делои шахсӣ тартиб дода мешавад. Минбаъд ҳар як илова низ ба делои шахсӣ дар давоми 7 рӯз баъди ба амал омадани тағйирот ворид карда мешавад.

13. Харочотҳо оид ба кушодан, тартиб додан ва пешбурди делои шахсӣ аз ҳисоби маблағҳои дар сатри 2.1.1 «Харочоти конселярӣ, воситаҳои аёни ва китобҳои дарсӣ»-и сметаи ягонаи даромад ва харочоти барои соли ҳисоботи муайянгардидаи мақомоти давлатӣ анҷом дода мешаванд.

14. Санадҳо ва ҳуҷҷатҳо дар ҳар фасли делои шахсии хизматчиҳои давлатӣ бо тартиби дар банди 4 Қоидаҳои мазкур нишондодашуда маҳфуз дошта мешаванд. Санадҳо ва ҳуҷҷатҳои монандшакл пайдарпай (сол ба сол, моҳ ба моҳ, рӯз ба рӯз) маҳфуз дошта мешаванд.

15. Шаҳрвандон ҳангоми дохил шудан ба хизмати давлатӣ варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ ва тарҷумаи ҳоли худро пешниҳод менамоянд, ки онҳо бо дасти худ пур карда мешаванд.

16. Варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ ҳангоми маротибаи аввал ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин шудани хизматчиҳои давлатӣ тартиб дода мешавад.

17. Дар варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ маълумоти зарурии муқарраргардида нишон дода шуда, расми андозаи 4×6 дар ҷойи муқарраргардида ҷойгир карда шуда, санаи тартиб додани он нишон дода шуда, дурустии он бо имзои шахсӣ тасдиқ карда мешавад. Ҳангоми ба дигар мақомоти давлатӣ ба кор гузаштан ва ба синни 45-солагии расидан варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ аз нав тартиб дода мешавад.

18. Тарҷумаи ҳоли хизматчиҳои давлатӣ шарҳи маълумотҳои шахсӣ, фаъолияти меҳнатӣ ва хизмати хизматчиҳои давлатӣ буда, онҳо мухтасар, дақиқ ва фаҳмо нишон дода мешаванд.

19. Тарҷумаи ҳоли хизматчиҳои давлатӣ нишондодҳои зеринро дар бар мегирад:

– насаб, ном, номи падар (пурра), рӯз, моҳ, сол ва ҷои таваллуд (аз рӯи номи имрӯза), баромади иҷтимоӣ;

– таҳсилот, кай ва кадом муассисаҳои таълимиро хатм кардан (номҳои аз рӯи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи таҳсилот), ихтисоси хизматчиҳои давлатӣ;

– фаъолияти меҳнатӣ (номҳои аз рӯи дафтарчаи меҳнатӣ);

– мукофотҳои давлатӣ ва соҳавӣ (номи мукофотҳои давлатӣ ва соҳавӣ, сана ва асоси гирифтани);

– хизмат дар қувваҳои мусаллаҳ;

– маълумотҳо оид ба вазъи оилавӣ ва ҳешовандони наздик (падар, модар, бародарон, хоҳарон, зан, фарзандон, падару модари зан бо нишон додани насаб, ном, номи падар, сол ва ҷои таваллуд, дар кучо ва дар кадом мансаб кор мекунанд, ҷои истиқомат);

– дигар маълумотҳои, ки ворид намудани онҳо зарур шуморида мешаванд.

20. Дар тарҷумаи ҳол санаи тартиб додани он нишон дода шуда, он бо имзои шахсӣ тасдиқ карда мешавад.

21. Дар ҳолати тағйир ёфтани маълумотҳои тарҷумаи ҳол хизматчиӣ давлатӣ аз нав тарҷумаи ҳол пур карда, барои илова намудан ба делои шахсӣ ба ҳадамоти кадрӣ (корманди масъул) месупорад.

22. Варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ ва тарҷумаи ҳол дар асоси санадҳо ва ҳуҷҷатҳои асли бо истифодаи як ранг бо дасти худ пур карда мешаванд. Дар ин ҳуҷҷатҳо ба ихтисори номҳои мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳо, инчунин ворид намудани ислоҳ роҳ дода намешавад.

23. Назорат аз болои дурустӣ ва пуррагии маълумотҳои варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ ва тарҷумаи ҳоли хизматчиӣ давлатӣ ба зиммаи ҳадамоти кадрӣ (корманди масъули) мақомоти давлатӣ гузошта мешавад.

24. Хизматчиӣ давлатӣ ҳуқуқ дорад бо ташаббуси худ ё бо дархости корман ди масъули ҳадамоти кадрӣ дар утоқи кории ҳадамоти кадрӣ ё дигар ҷойи муайянкардашуда дар иштироки корманди масъули ҳадамоти кадрӣ бо делои шахсии худ шинос шавад.

25. Ҳолати бо делои шахсии худ шинос шудани хизматчиӣ давлатӣ дар варақаи шиносоии хизматчиӣ давлатӣ бо делои шахсӣ қайд мегардад.

26. Мақсад аз шиносоии хизматчиӣ давлатӣ бо делои шахси худ аз инҳо иборат аст:

– назорат аз болои дурустии сабтҳои санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ ва иловаҳои ба онҳо воридшаванда;

– ошкор намудани зарурати ворид намудани иловаҳо ба санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ;

– муайян намудани пуррагии санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ;

– назорати мувофиқати сабти санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ бо дафтарчаи меҳнатӣ.

27. Ҳангоми бо делои шахсии худ шинос шудани хизматчиӣ давлатӣ, аз тарафи ӯ ба делои шахсӣ ворид намудани тағйиру иловаҳо манъ аст. Ин амал аз тарафи корманди масъули ҳадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ анҷом дода мешавад. Варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ ва тарҷумаи ҳол бо тартиби дар ҳамин қоидаҳо пешбинигардида аз тарафи хизматчиӣ давлатӣ аз нав тартиб дода шуда, ба ҳадамоти кадрӣ (корманди масъули) мақомоти давлатӣ супорида мешаванд.

28. Бо мақсади осон намудани истифодаи санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ, онҳо дар номгӯи санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ бо тартиби хронологӣ ворид карда мешаванд. Номгӯи санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ аз тарафи ҳадамоти кадрӣ (корманди масъул) тартиб дода мешавад. ҳангоми тартиб додани номгӯи нав номгӯи қаблӣ аз делои шахсӣ хориҷ карда мешавад.

IV. ВАЗИФАҲОИ ХАДАМОТИ КАДРИИ МАҚОМОТИ ДАВЛАТӢ ОИД БА ТАРТИБ ДОДАН ВА ПЕШБУРДИ ДЕЛОИ ШАХСӢ

29. Вазифаи хадамоти кадрӣ оид ба кушодан, таҳия ва пешбурди делои шахсӣ аз инҳо иборат аст:

- кушодани делои шахсӣ ҳангоми қабул шудан ба хизмати давлатӣ;
- пешбурди делои шахсӣ тибқи муқаррароти қоидаҳои мазкур;
- ба делои шахсӣ ворид намудани иловаҳо, аз ҷумла ворид намудани қайдҳои зарурӣ ба дафтарчаи меҳнатии хизматчии давлатӣ;
- таъмини пуррагии санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ;
- таъмини саҳеҳӣ, дурустӣ ва бехато пур кардани санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ ва иловаҳои ба он воридкардашуда;
- нигоҳдории делои шахсии хизматчиёни давлатӣ;
- бо дархости шифоҳии хизматчии давлатӣ додани делои шахсӣ барои шинос шудан;
- тибқи тартиби муқарраргардида талаб карда гирифтани маълумотнома оид ба доғи судии хизматчии давлатӣ;
- риояи тартиби дархост намудан, гирифтани ва фиристодани делои шахсӣ;
- тибқи тартиби муқаррарнамуда ба бойгонӣ супоридани делои шахсӣ;
- риояи таъмини махфияти маълумотҳои делои шахсӣ;
- иҷрои вазифаҳои дигаре, ки дар Қоидаҳои мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешбурди делои шахсӣ пешбинӣ гардидаанд.

30. Роҳбари хадамоти кадрӣ (кормандони масъули) мақомоти давлатӣ барои пешбурд ва нигоҳдории делои шахсии хизматчиёни давлатӣ ва фoš накардани маълумоти дар делои шахсӣ мавҷудбуда масъулияти шахсӣ дорад.

V. ВАЗИФАҲОИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ ОИД БА ПЕШБУРДИ ДЕЛОИ ШАХСӢ

31. Вазифаҳои хизматчии давлатӣ оид ба пешбурди делои шахсӣ аз инҳо иборат аст:

- ба хадамоти кадрӣ (корманди масъул) пешниҳод намудани санадҳо ва ҳуҷҷатҳои дахлдор барои сари вақт тартиб додани делои шахсӣ;
- пешниҳод намудани санадҳо ва ҳуҷҷатҳои дахлдор барои ба делои шахсӣ ворид намудани иловаҳо;

– тартиб додани варакаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ, тарҷумаи ҳол ва масъулияти шахсӣ оиди пурра, дуруст ва объективӣ будани маълумотҳои онҳо;

– таъмини саҳеҳӣ, дурустӣ ва беҳато пур кардани санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ ва ворид намудани илова ба онҳо;

– иҷрои вазифаҳои дигаре, ки дар қоидаҳои мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешбурди делои шахсӣ пешбинӣ гардидаанд.

VI. ТАРТИБИ НИГОҲ ДОШТАНИ ДЕЛОҲОИ ШАХСӢ

32. Делҳои шахсӣ дар давраи фаъолияти хизматчиӣ давлатӣ дар ҳевони махсуси устои кории ҳадамоти кадрӣ (корманди масъули) мақомоти давлатӣ нигоҳ дошта мешаванд.

33. Роҳбари мақомоти давлатӣ вазифадор аст, ки ба ҳадамоти кадрӣ (корманди масъул) шароити зарурии нигоҳдории делҳои шахсии хизматчиёни давлатиро таъмин намояд.

34. Делҳои шахсии хизматчиӣ давлатӣ ба истеъфо ё ба нафақа баромада ё бо дигар асосҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати давлатӣ онҳо қатъгардида, дар ҳадамоти кадрӣ мақомоти дахлдори давлатӣ дар муҳлати 15 сол аз рӯзи қатъ шудани хизмати давлатӣ нигоҳ дошта шуда, пас аз он ба бойгонӣ супорида мешавад.

35. Ҳангоми ба мақомоти дигари давлатӣ ё ташкилоти давлатӣ гузаштани хизматчиӣ давлатӣ делҳои шахсии ӯ дар асоси дархости роҳбари ҳамин мақомот (ташкilot) тавассути алоқаи махсус фиристода мешавад.

36. Мақомоти давлатӣ ё ташкилоте, ки делҳои шахсии хизматчиӣ давлатиро қабул намудааст, ӯҳдадор аст, ки ирсолкунандаро оид ба қабули делҳои шахсӣ хаттӣ хабардор намояд.

VII. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

37. Санҷиши риояи Қоидаҳои мазкур аз тарафи мақомоти болоӣ ва мақомоти ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ амалӣ карда мешавад ва шахсони ваколатдори ин мақомот ҳуқуқи санҷидани санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делҳои шахсиро доро мебошанд.

38. Ба дигар мақомоти давлатӣ ва шахсони сеюм ба ғайр аз ҳолатҳои дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида ошкор намудани маълумотҳои делҳои шахсӣ манъ аст.

39. Риоя накардани муқаррароти қоидаҳои мазкур тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси ҷавобгарӣ мегардад.

Замимаи 1
Ба Қоидаҳои пешбурди
делои шахсии хизматчиёни
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Барои истифодаи хизматӣ»

Делои шахсии хизматчии давлатӣ № _____

_____ (насаб)

_____ (ном)

_____ (номи падар)

**Тартиби
пешбурди делои шахсии хизматчии давлатӣ**

Барои ҳар як хизматчии давлатӣ на дертар аз 7 рӯзи қабул шудани ӯ ба хизмати давлатӣ, аз ҳисоби маблағҳои дар сатри 2.1.1 «Хароҷоти конселярӣ, воситаҳои айёни ва китобҳои дарсӣ»-и сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти барои соли ҳисоботи муайянгардидаи мақомоти давлатӣ делои шахсии шаклаш муқарраргардида кушода мешавад.

Делои шахсӣ аз муқова ва се фасл иборат аст. Дар болои муқова навиштаҷоти «Барои истифодаи хизматӣ», «Делои шахсии хизматчии давлатӣ» ва «№ _____» сабт карда шуда, барои насаб, ном ва номи падари хизматчии давлатӣ ҷой ҷудо карда мешавад. Дар саҳифаи дохили муқова хамин Тартиб ҷой дода мешавад.

Хизматчии давлатӣ ӯҳдадор аст, ки ба хадамоти кадрӣ (корманди масъули) мақоми давлатӣ нусхаҳои асли ва стандартӣ санадҳо ва ҳуҷҷатҳои дахлдорро барои тартиб додани делои шахсӣ пешниҳод намояд.

Санадҳо ва ҳуҷҷатҳои барои делои шахсӣ пешниҳодшуда ба се фасл ҷудо карда шуда, бо тартиби муқарраршуда маҳфуз дошта мешаванд.

- Дар фасли I санадҳо ва ҳуҷҷатҳои зерин маҳфуз дошта мешаванд:**
- варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ;
 - тарҷумаи ҳоли хизматчии давлатӣ;
 - нусхаи шиноснома;
 - нусхаи шаҳодатномаҳои дахлдори сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ;
 - нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот, дараҷаи илмӣ ва такмили ихтисос (агар чунин ҳуҷҷатҳо бошанд);
 - маълумотнома оид ба вазъи саломатии шакли 086УЕ;

– нусхаи гувоҳнома дар бораи додани рақами мушаххаси андоз-супоранда;

– маълумотномаҳо оид ба пешниҳод намудани эълومияҳо оид ба андоз аз даромад ва эълумияҳо оид ба вазъи амволии хизматчии давлатӣ.

Дар фасли II санадҳо ва ҳуҷҷатҳои зерин махфуз дошта мешаванд:

– нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар хусуси таъин кардан, озод намудан ва гузаронидан ба дигар мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ;

– нусхаи шартномаи (қарордоди) меҳнатии қабул ба хизмати давлатӣ;

– нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо, шартномаҳо) оид ба дароз намудани мӯҳлати дар хизмати давлатӣ будан;

– маълумотнома оид ба доғи судӣ;

– матни имзонамудаи савганди хизматчии давлатӣ;

– забонхат дар бораи ошкор накардани маълумоти дорои сирри давлатӣ.

Дар фасли III санадҳо ва ҳуҷҷатҳои зерин махфуз дошта мешаванд:

– нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар хусуси ба хизматчии давлатӣ додани рутбаҳои тахассусӣ, дараҷавӣ, дипломатӣ, ҳарбӣ ва дигар унвонҳои махсус (агар чунин ҳуҷҷатҳо бошанд);

– нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар бораи сарфарозгардонӣ бо мукофотҳои давлатӣ ва соҳавӣ (агар чунин ҳуҷҷатҳо бошанд);

– нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар хусуси ба ҷавобгариҳои интизомӣ кашидан ва бардоштани мучозоти интизомӣ (агар чунин ҳуҷҷатҳо бошанд);

– варақаҳои аттестатсионӣ;

– варақаҳои шиносоии хизматчии давлатӣ бо делои шахсӣ;

– номгӯи санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсии хизматчии давлатӣ.

Дар саҳифаи дохилии охири муқоваи делои шахсии хизматчии давлатӣ лифофа барои нигоҳ доштани дафтарчаи меҳнатӣ ҷой дода мешавад.

Замимаи 2
Ба Қоидаҳои пешбурди делои
шахсии хизматчиёни давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Варақаи шахсии
баҳисобгирии кадрӣ**

1. Насаб _____
Ном _____
Номи падар _____
2. Насаб, ном ва номи падар (то давраи иваз-
шавӣ), санаи иваз намудан _____

Ҷой барои расм
(ҳачми 4×6)

3. Ҷинс _____
4. Рӯз, моҳ ва соли таваллуд _____
5. Ҷои таваллуд _____

(деҳа, ноҳия, шаҳрак, шаҳр, вилоят мувофиқи тақсимоти маъмурию ҳудудии ҷорӣ)

6. Миллат _____
7. Шаҳрвандӣ _____
8. Ҳизбият _____
9. Ҳолати суд шудан _____

10. Дар ду ва зиёда ҷой қор қардан _____

11. Ба идоракунии боваринок супоридани ҳиссаи дар сармоҷи оин-
номавии (шариконаи) ташкилотҳои тижоратидошта _____

12. Гирифтани нафақа _____
13. Дараҷаи донишҷӯи забонҳои хориҷӣ _____
14. Таҳсилот _____
15. Дараҷаи таҳсилот _____

(магистр, мутахассис, бакалавр)

Номи муассисаи таълимӣ ва маҳали ҷойгиршавии он	Факултет ё шӯба	Оғози таҳсил	Анҷоми таҳсил ё қатъи он	Агар хатм накарда бошад, курси қатъ намудани таҳсил	Ихтисос, таҳассус бо нишон додани рақами диплом ё шаҳодатнома

16. Дарача ва унвони илмӣ _____

17. Корҳои илмӣ ва ихтироот _____

18. Фаъолияти меҳнатӣ. Ҳангоми пур кардани банди мазкур номгӯи мақомоти давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо тавре номбар шаванд, ки дар вақти фаъолият чунин номгузорӣ шудаанд. Хизмати ҳарбӣ бо нишон додани мансаб сабт карда мешавад.

Моҳ ва сол		Мансаб бо нишон додани номи мақомоти давлатӣ, корхона, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо	Маҳали ҷойгиршавии мақоми давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, дигар ташкилотҳо
аз кадом вақт	то кадом вақт		

19. Такмили ихтисос _____

Номи муассисаи таълимӣ, курсҳои тақмили ихтисос ва маҳали ҷойгиршавии онҳо	Номи барномаи таълимӣ	Давраи тақмили ихтисос	Санади тасдиқкунандаи тақмили ихтисос

20. Будубош дар хориҷа

Моҳ ва сол		Мамлақати будубош	Мақсади будубош дар хориҷа (қор, сафари хизматӣ, ҳамроҳ бо ҳайат ва дигар мақсадҳо)
аз кадом вақт	то кадом вақт		

21. Интиҳоб дар мақомоти намояндагии ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ, шаҳрак ва деҳот

Маҳали ҷойгиршавии мақоми намояндагӣ	Номи мақомоти намояндагӣ	Ба ҳайси кӣ интиҳоб шудан	Соли	
			интиҳоб	қатъи вақолат

22. Мукофотҳои давлатӣ _____ (номи мукофоти давлатӣ, сана ва асоси гирифтани)

23. Мукофотҳои соҳавӣ _____

(номи мукофоти соҳавӣ, асос ва мақоми, ки кормандро сарфароз намудааст)

24. Ёҳдадории ҳарбӣ ва рутбаи ҳарбӣ _____

(хайати фармондеҳӣ, сиёсӣ, маъмурӣ ва ғайра)

Навъи қўшун _____

25. Рутбаи тахассусии хизмати давлатӣ _____

(номи рутба, санаи гирифтани)

26. Вазъи оилавӣ ҳангоми пур кардани варақаи шахсӣ _____

(насаб, ном ва номи ҳамсари аъзои оила, фарзандон (фарзандхондагон) бо нишон додани сана, чои таваллуд ва машғулияти онҳо)

27. Суроғаи ҷои истиқомат _____

«__» _____ соли 20____
(санаи пур кардан) (имзои шахсӣ вобаста ба дурустии тасдиқи маълумотҳои пешниҳодшуда) (ҳарфи аввали ном, ва насаб-пурра)

Замимаи 3
Ба Қоидаҳои пешбурди
делои шахсии хизматчиёни
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ТАРҶУМАИ ҲОЛИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

1. Насаб, ном, номи падар, рӯз, моҳ,
сол ва ҷои таваллуд (аз рӯи номи имрӯза) _____
2. Таҳсилот, кай ва кадом муассисаҳои таъ- _____
лимиро хатм кардан (номҳо аз рӯи ҳуҷҷатҳои _____
тасдиқкунандаи таҳсилот) _____
3. Фаъолияти меҳнатӣ (номҳо аз рӯи дафтар- _____
ҷаи меҳнатӣ) _____
4. Муқофотҳои давлатӣ ва соҳавӣ _____
5. Хизмат дар Қувваҳои мусаллаҳ « _____ » _____ соли 20 _____
(санаи пур кардан)

6. Маълумот оид ба вазъи оилавӣ ва ҳешовандони наздик (падар, модар, бародарон, хоҳарон, зан, фарзандон, падару модари зан бо нишон додани насаб, ном, номи падар, сол ва ҷои таваллуд, дар кучо ва дар кадом мансаб кор мекунад, ҷои истиқомат)

7. Дигар маълумоте, ки сабти онро хизматчиӣ давлатӣ зарур мешуморад

(имзои шахсӣ)

Эзоҳ: Хизматчиӣ давлатӣ ўҳдадор аст, ки ҳадамоти кадриро оид ба тамоми тағйироти нишондодҳои пешбининамудай тарҷумаи ҳол бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда дар мӯҳлати 7 рӯз баъди ба амал омадани тағйирот огоҳ намояд.

Замимаи 4
ба Қоидаҳои пешбурди делои
шахсии хизматчиёни
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Варақаи
шиносоии хизматчиӣ давлатӣ бо делои шахсӣ

Р/т	Насаб, ҳарфҳои аввали ном ва номи падар	Мансаби ишғолнамуда	Санаи шиноспай бо делои шахсӣ	Имзо

Замимаи 5
ба Қоидаҳои пешбурди
делои шахсии хизматчиёни
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Номгӯи
санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсии
хизматчиҳои давлатӣ

(насаб, ном, номи падари хизматчиҳои давлатӣ ва мансаби ишғолнамуда)

Р/Т	Номгӯи санадҳо ва ҳуҷҷатҳо	Санаи ворид намудани ҳуҷҷатҳо ба делои шахсӣ	Миқдори саҳифаҳо

Шахси масъул _____

(имзо) (ҳарфи аввали ном ва насаб)

**ФАРМОИШИ
РАЁСАТИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**«Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои таҳияи дастурамалҳои
мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии
Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

Мувофиқи моддаҳои 8 ва 28 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва банди 8 Низомномаи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 июни соли 2007, №264 тасдиқ карда шудааст
ф а р м о и ш м е д и ҳ а м:

1) Қоидаҳои таҳияи дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мешаванд).

2) Мақомоти марказӣ ва иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот бо назардошти муқаррароти қоидаҳои мазкур дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии мақомоти худро таҳия ва тасдиқ намоянд.

3) Фармоиши мазкур ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда, баъд аз бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

4) Фармоиши сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2009, №2 «Дар бораи тасдиқи Тавсияҳои методӣ оид ба тартиби таҳияи дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит доништа шавад.

Муовини сардори Раёсат

Г. Қосимов

ш. Душанбе
аз 12 майи соли 2011, №64

Аз 20 июни соли 2011,
№614 дар Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба қайди давлатӣ
гирифта шудааст

Бо фармоиши
Раёсати хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз майи 12 соли 2011, №64
тасдиқ карда шудааст

ҚОИДАҲОИ ТАҲИЯИ ДАСТУРАМАЛҲОИ МАНСАБИИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1) Қоидаҳои таҳияи дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои қисми 2 моддаи 28 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» таҳия гардида, тартиби таҳия, тасдиқ, маҳфуз доштан ва истифодаи дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатии маъмуриро муайян мекунад.

2) Амали Қоидаҳои мазкур нисбати хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи олии татбиқ намегардад.

3) Дастурамали мансабӣ – санадест, ки номгӯи мансаби хизмати давлатӣ, талаботи тахассусии мушаххас нисбати ишғолкунандагони мансаби мазкур, ўҳдадориҳои мансабӣ, ҳуқуқ ва масъулияти хизматчиӣ давлатиро пешбинӣ менамояд.

4) Мақсади таҳияи дастурамалҳои мансабӣ:

– иттилоотонии довталабон ва ишғолкунандагони мансабҳо оид ба талаботи тахассусии мушаххас, ўҳдадориҳо, ҳуқуқҳо ва масъулияти ишғолкунандагони мансабҳо;

– ташкили фаъолияти хизматчиӣ давлатии маъмурӣ;

– истифодаи ҳулосаҳои натиҷаи фаъолият ҳангоми гузаронидани аттестатсия, баҳодихии фаъолият, додани рутбаҳои тахассусӣ, дараҷавӣ ва унвонҳои махсус, муайян намудани эҳтиёҷ ба таҳсил ва такмили ихтисос, татбиқи ҳавасмандгардонӣ ва додани мучозоти интизомӣ.

5) Дастурамалҳои мансабӣ вобаста ба ҳар як мансаби маъмурии хизмати давлатӣ таҳия гардида, хусусияти ғайриинфироӣ доранд ва бо фармоиши (қарори) роҳбари мақоми давлатие, ки ҳуқуқи таъин намудан ба мансаби давлатиро дорад ва/ё дар доираи ўҳдадориҳои мансабии ӯ тасдиқи дастурамалҳои мансабӣ дохил шудааст (минбаъд – роҳбари мақоми давлатӣ), тасдиқ карда мешаванд. Мумкин аст, ки як, якчанд ва ё

ҳамаи дастурамалҳои мансабӣ бо як фармоиши (қарори) роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқ карда шаванд.

б) Дастурамалҳои мансабӣ барои ҳар як мансаби давлатии маъмурӣ бояд алоҳида бо тартибе таҳия карда шаванд, ки иҷрои онҳоро тафтиш ва баҳодихӣ намудан мумкин бошад.

2. ҶҲДАДОРИҲОИ ВОҲИДҲОИ СОҲТОРИИ МАҚОМОТИ ДАВЛАТӢ ДАР РАВАНДИ ТАҲИЯИ ДАСТУРАМАЛҲОИ МАНСАБӢ

7) Дар раванди таҳия ва тасдиқи дастурамалҳои мансабӣ барои мансабҳои хизмати давлатии маъмурӣ роҳбарони воҳидҳои сохторӣ (раёсат, шӯъба, бахш) масъул мебошанд. Дар ин чараён хизматчиҳои давлатии маъмурӣ, ки бевосита ин мансабро ишғол менамояд (дар ҳолате, ки мансаб ҳолӣ набошад), ҳадамоти кадрӣ ва ҳадамоти ҳуқуқии мақомоти давлатӣ ва инчунин ҳангоми зарурат роҳбари болоии воҳиди сохтории мақомоти давлатӣ ҷалб карда мешаванд.

8) Роҳбари воҳиди сохторӣ:

– маълумоти аввалияро, ки барои таҳияи дастурамалҳои мансабӣ заруранд, ҷамъ меорад;

– дастурамалҳои мансабиро барои мансабҳои сохторҳои худ тибқи талаботи боби 3 Қоидаҳои мазкур таҳия менамояд;

– дар ҳолати ба таври ҷиддӣ тағйир ёфтани ҷҲДАДОРИҲОИ МАНСАБӢ ва ҳуқуқи хизматчиҳои давлатии маъмурӣ аз рӯи натиҷаи аттестатсия ва/ё баҳодихии фаъолияти солона, инчунин ҳангоми азнавташқилдиҳии воҳиди сохторӣ (раёсат, шӯъба, бахш) ва/ё ҳуди мақоми давлатӣ дастурамалҳои мансабиро аз нав дида мебарояд;

– дастурамалҳои мансабии таҳияшударо бо ҳадамоти кадрӣ ва ҳуқуқӣ (ҳуқуқшинос) ва дар ҳолати зарурат бо дигар воҳидҳои сохторӣ, инчунин шахсони мансабдори дахлдор мувофиқа менамояд.

9) Ҳадамоти ҳуқуқӣ (ҳуқуқшинос):

– мутобикати дастурамалҳои мансабии пешниҳодшударо бо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдори соҳавӣ месанҷад.

10) Ҳадамоти кадрӣ:

– чараёни таҳия ва тасдиқи дастурамалҳои мансабиро дар воҳидҳои сохтории мақомоти давлатӣ назорат менамояд;

– дастгирии методӣ, ташкилӣ ва техникиро вобаста ба масъалаҳое, ки ба раванди таҳия ва тасдиқи дастурамалҳои мансабии воҳидҳои сохтории

(раёсатҳои, шӯъбаҳои, бахшҳои) мақоми давлатӣ дахл доранд, таъмин менамояд;

– барои шинос кардани роҳбарони воҳидҳои сохторӣ бо Қоидаҳои мазкур, инчунин мувофиқатии шакли дастурамалҳои мансабии таҳиягардида бо ҳамин қоидаҳо масъул мебошад;

– нусхаи ниҳони лоиҳаи дастурамалҳои мансабиро барои тасдиқ ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод менамояд.

3. ТАРТИБИ ТАҲИЯИ ДАСТУРАМАЛҲОИ МАНСАБӢ

11) Пеш аз номи дастурамалҳои мансабӣ дар кунҷи болоии тарафи рост нишондодҳои бо фармоиши (қарори) роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқ гардида, санаи тасдиқ ва рақами ин фармоиш (қарор) ва мӯҳри нишондори мақомоти давлатии дахлдор ҷой дода мешаванд.

Дар номи санади меъёрии ҳуқуқӣ номи пурраи мансаб, воҳиди сохторӣ ва мақоми давлатӣ дарҷ карда мешаванд.

Таркиби дастурамалҳои мансабӣ бояд инҳоро дар бар гирад:

1. Муқаррароти умумӣ
2. Талаботи таҳассусӣ
3. Ёҳдадорихи мансабӣ
4. Ҳуқуқҳо
5. Масъулият
6. Муқаррароти хотимаӣ

12) Дар бобҳои дахлдори дастурамалҳои мансабӣ бояд маълумоти зерин дарҷ шаванд:

а) Дар боби 1 Муқаррароти умумӣ:

– номи пурраи мансаб бо нишон додани номи воҳиди сохторӣ ва номи мақоми давлатӣ;

– категорияи мансаби маъмурии хизмати давлатӣ мутобиқи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– тартиби таъин ва озод намудан мувофиқи талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– мансаби мазкур ба кӣ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад;

– ба мансаби мазкур кӣ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад (агар мавҷуд бошанд);

– дар мавриди зарурӣ киро хизматчиӣ давлатии маъмурии мазкур метавонад иваз намояд ва кӣ метавонад мансаби ишғолнамудаи ӯро иваз намояд;

– ишғолкунандаи мансаби мазкур бо кадом шахсони мансабдор ва воҳидҳои сохторӣ ҳамкорӣ менамояд.

б) Дар боби 2 Талаботи тахассусӣ:

Дар ин боб талаботи тахассусии муқарраргардида, ки тибқи онҳо хизматчиӣ давлатӣ таъин (интиҳоб) мегардад, нишон дода мешаванд. Дар баробари нишон додани тахассус, собиқаи умумии меҳнатӣ ва собиқаи хизмати давлатӣ, инчунин барои хизматчиӣ давлатӣ донишҷанбаи муқаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, таърих ва фарҳанг, самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои ӯҳдадорӣҳои мансабии хизматчиӣ давлатиро ба танзим мебарорад, бояд пешбинӣ карда шавад.

Масалан:

Боби ба таҳсилот дахлдошта бо ин тартиб мушаххас гардонида мешавад:

- барои мансабҳои шӯъбаи ҳуқуқ – таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ;
- барои мансабҳои хадамоти кадрӣ – таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ ё гуманитарӣ;
- барои мансабҳои шӯъбаи молия – таҳсилоти олии молиявӣ;
- барои мансабҳои шӯъбаи иқтисод – таҳсилоти олии иқтисодӣ.

Талаботи тахассусӣ шартан ба ду зербанди ҳатмӣ тақсим мешаванд:
– талаботи умумӣ ба таҳсилот, собиқаи корӣ, малака ва донишҳои соҳа, ки ба ҳамаи хизматчиёни давлатии маъмурии мансаби категорияи мазкур пешбинӣ мешаванд;

– талаботи махсус ба таҳсил, собиқаи корӣ, малака ва дониш, ки барои кор кардан дар мақомоти давлатӣ зарур мебошанд.

Масалан:

- дониш ва малака барои истифодабарии қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи хизмати давлатӣ;
- дониш ва малака барои истифодабарии қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ дар соҳаи дахлдор.

в) Дар боби 3 Ҷҳдадорӣҳои мансабӣ:

Дар боби мазкур ӯҳдадорӣҳои мансабии хизматчиӣ давлатии маъмури муайян карда мешаванд. Пеш аз таҳияи ин боб бояд таҳлили фаъолият ва вазифаҳои мақомоти давлатӣ ва воҳидҳои сохтори он дар асоси қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ, барномаҳои дахлдор, низомномаҳои мақоми давлатӣ ва воҳидҳои сохтори он, нақшаҳои кории тасдиқгардида, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ

эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади истифода намудани онҳо дар таҳияи дастурамалҳои мансабӣ гузаронида шаванд.

Ўҳдадорҳои мансабии хизматчиӣ давлатии маъмурӣ дар асоси вазифаҳои мақоми давлатӣ, воҳидҳои сохторӣ ва таъиноти функционалии мансаб тартиб дода мешаванд.

Дар ўҳдадорҳои мансабии хизматчиӣ давлатии маъмурӣ бояд вазифаҳои асосӣ муайян карда шаванд. Муқаррароти ўҳдадорҳо бояд кори воқеан иҷрошавандаро инъикос намоянд ва ба мақсадҳои мансаби мазкур мутобиқат кунанд.

Ўҳдадорҳои мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии воҳиди сохториро бо тартибе таҳия кардан зарур аст, ки тамоми вазифаҳои ин воҳиди сохторӣ ба кормандон тақсим гардида, ягон вазифаҳои воҳиди сохторӣ берун аз доираи ўҳдадорҳои кормандон намонанд ва ҳолатҳои такрорёбии ўҳдадорҳои хизматчиёни давлатии маъмурӣ асоснок карда шаванд.

Ўҳдадорҳои мансабие, ки дар мувофиқа бо роҳбар ё дар якҷоягӣ бо дигар кормандон иҷро карда мешаванд, бояд бо ишораҳои «дар мувофиқа бо ...», «дар якҷоягӣ бо ...» нишон дода шаванд.

Тавсия дода мешавад, ки дар матни ўҳдадорҳои мансабӣ ибораҳои «...амалӣ менамояд», «...ташкил мекунад», «...баррасӣ менамояд», «...иҷро мекунад», «...назорат мекунад», «...иштирок мекунад», «...таъмин менамояд» ва ғайра истифода бурда шаванд.

Масалан:

– лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии ба фаъолияти воҳиди сохторӣ дахлдоштаро таҳия менамояд;

– дар санҷишҳои фаъолияти мақомоти давлатӣ оид ба риояи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи иш-тирок мекунад ва аз натиҷаи санҷиш ҳисобот манзур менамояд;

– мувоҷиҳатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро тибқи талаботи қонун-гузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ намуда, ҷавоб омода менамояд;

– бо супориши роҳбари воҳиди сохторӣ ё роҳбари мақоми давлатӣ дар қори комиссияҳо, гурӯҳҳои қорӣ мақоми давлатӣ, ҷаласаҳо, машваратҳо, семинарҳо ва дигар чорабиниҳои мақоми давлатӣ ишти-рок намуда, ба роҳбари воҳиди сохторӣ гузориш/ҳисобот пешниҳод менамояд.

г) Дар боби 4 Ҳуқуқҳо:

Дар ин боб номгуӣ ҳуқуқҳои мансабӣ пешбинӣ мешаванд, ки хизматчиӣ давлатии маъмурӣ дар доираи салоҳияти худ метавонад ҳангоми иҷрои

Ўҳдадорихои мансабӣ истифода барад. Барои муайян намудани ҳуқуқҳои хизматчи давлатии маъмурӣ қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ, ҳуҷҷатҳои барномавӣ, низомномаҳои мақоми давлатӣ ва воҳидҳои сохтори он, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои ўҳдадорихои мансаби мазкурро ба танзим мебароранд, асос шуда метавонанд.

Ҳуқуқҳои хизматчи давлатии маъмурӣ аз хусусияти ўҳдадорихои хизмати ба зиммаи ӯ вогузоргардида вобаста буда, барои иҷрои саривақтӣ ва сифатноки онҳо бояд кифоя бошанд.

Масалан:

- аз мақомоти дахлдор маълумот ва маводҳои барои иҷрои босифат ва саривақтии ўҳдадорихои мансабӣ зарурро бо тартиби муқарраргардида талаб карда гирад;
- дар доираи ваколатҳои худ дар баррасӣ ва қабули қарор аз рӯи масъалаҳои ба ўҳдадорихои мансабии ӯ дахлдошта иштирок намояд;
- ба роҳбари воҳиди сохторӣ ва/ё роҳбари мақоми давлатӣ дар доираи ўҳдадорихои мансабӣ ва фаъолияти воҳиди сохторӣ оид ба мукамал намудани самти кор таклиф пешниҳод намояд;

д) Дар боби 5 Масъулият:

Дар ин боб доираи масъулияти хизматчи давлатии маъмурӣ пешбинӣ карда мешавад.

Масалан:

- барои иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани ўҳдадорихои мансабӣ, ки дар дастурамали мансабӣ пешбинӣ шудаанд;
- барои пешниҳод накардани маълумоти дуруст ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ;
- мавҷудияти мамониатҳои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» барои таъин ва дар мансаб будан;
- барои риоя накардани маҳдудиятҳои, ки қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» муқаррар намудаанд;
- барои риоя накардани меъёрҳои муқаррарнамудаи Кодекси одоби хизматчи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми иҷрои ўҳдадорихои мансабӣ;
- барои ошкор намудани сирри хизматӣ, давлатӣ ва сирри дигаре, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда мешаванд;

– барои риоя накардани интизоми меҳнатӣ ва қоидаҳои тартиботи дохилӣ;
– барои пешниҳод накардан ва/ё пешниҳоди нодурусти эълomiaҳо оид ба андоз аз даромад ва оид ба вазъи амволии хизматчиӣ давлатиӣ маъмуриӣ дар мӯҳлатҳои муқарраргардида;
– барои ғайрмақсаднок истифода бурдан ва/ё вайрон намудани моликияти давлатиӣ вобастакардашуда.

е) Дар боби 6 Муқаррароти хотимаӣ:

Дар боби мазкур тартиби нигоҳдорӣ ва истифодаи дастурамалҳои мансабӣ пешбинӣ мегардад.

13) Дастурамалҳои мансабӣ дар ду нусха тартиб дода мешаванд.

Нусхаи якуми дастурамалҳои мансабӣ баъди тасдиқ дар хадамоти кадрӣ нигоҳ дошта мешавад. Нусхаи дуюмро хадамоти кадрӣ баъди гирифтани имзо ва нишон додани ному насаб ва сана дар китоби бақайдгирии дастурамалҳои мансабӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ ба хизматчиӣ давлатиӣ маъмуриӣ месупорад.

Ба хизматчиӣ давлатие, ки дар оянда ба мансаби мазкур таъин мешавад, дастурамали мансабӣ бо чунин тартиб супорида мешавад.

Тартибдиҳии дастурамалҳои мансабӣ дар ду нусха бо супоридани яке аз онҳо ба хизматчиӣ давлатӣ ҳолатҳои худсарона дигар намудани онҳоро аз байн мебарад.

14) Роҳбарони воҳидҳои сохтори мақомоти давлатӣ ҳамчунин ҳуқуқдоранд барои истифодаи хизматӣ нусхаи дастурамалҳои мансабиро гиранд, ки дар ин хусус дар китоби бақайдгирии дастурамалҳои мансабӣ сабт карда мешавад.

ФАРМОИШИ
РАЁСАТИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

**«Дар бораи тасдиқи Дастурамали талаботи тахассусӣ барои
хизматчиёни давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

Мутобиқи моддаҳои 8 ва 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва банди 8 Низомномаи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 июни соли 2007, №264 тасдиқ карда шудааст, бо мақсади баланд бардоштани сатҳи касбии хизматчиёни давлатии маъмури ва таъмини мувофиқати онҳо ба мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ, ф а р м о и ш м е д и х а м:

1. Дастурамали талаботи тахассусӣ барои хизматчиёни давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мешавад).

2. Мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот зимни интиҳоб ва чобачогузории хизматчиёни давлатии маъмури муқаррароти Дастурамали талаботи тахассусии мазкурро риоя карда, дастурамалҳои мушаххаси мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии мақомоти худро мувофиқи он таҳия ва тасдиқ намоянд.

3. Дастурамали талаботи тахассусӣ барои хизматчиёни давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати хизматчиёни давлатии маъмури, ки то мавриди амал қарор гирифтани он дар мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ таъин шудаанд, татбиқ намегардад. Таъиноти минбаъдаи онҳо ба мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ мувофиқи ҳамин дастурамал анҷом дода шавад.

4. Фармоиши мазкур ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда, баъди бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

5. Фармоиши сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2008, №4 «Дар бораи тасдиқи Дастурамали талаботҳои тахассусӣ нисбати ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи 2008, таҳти рамзи №436 ба кайд гирифта шудааст, аз эътибор соқит доништа шавад.

Муовини сардори Раёсат
шаҳри Душанбе
аз 24 августи соли 2011, №153

Г. Қосимов

Аз 26 сентябри соли 2011, №436 «а»
дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба қайди давлатӣ
гирифта шудааст

Бо фармоиши Раёсати хизмати
давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 24 августи соли 2011, №153
тасдиқ шудааст

ДАСТУРАМАЛИ ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИӢНИ ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ҶУМӢУРИИ ТОҶИКИСТОН

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дастурамали талаботи тахассусӣ барои хизматчиёни давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Дастурамали талаботи тахассусӣ) меъёри асосии хоста гирифтани ва ҷобачогузори хизматчиёни давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд.

2. Барои ишғолкунандагони категорияҳои мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ донишҷӯи таърих, фарҳанг, муқаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ этирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои ӯҳдадорихои мансабии хизматчиёни давлатиро ба танзим мебароранд, зарур аст.

3. Барои хизматчиёни давлатӣ мунтазам баланд бардоштани тахассуси касбӣ (на камтар аз як маротиба дар 3 сол) ҳатмист.

4. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ дигар талаботи тахассусӣ, ки дар ҳамин санад ва бо назардошти хусусиятҳои соҳа дар дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, ҳатмӣ мебошанд.

5. Дастурамали талаботи тахассусии мазкур ба мансабҳои маъмурии хизмати давлатии шаҳрвандӣ дар мақомоти давлатии ҳифзи ҳуқуқ ва идоракунии ҳарбӣ низ татбиқ мегардад.

2. ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИӢНИ ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ДАСТГОӢИ ИҶРОИЯИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМӢУРИИ ТОҶИКИСТОН

6. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи олий:
– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи яқум ё 8 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 10 сол собиқаи умумии меҳнатӣ; дониш

ва малакаи роҳбарӣ, идорақунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбат ба инсон, шаҳрвандон ва кормандон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

7. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё

7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идорақунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

8. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи дуюм:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё

6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идорақунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

9. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи сеюм:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идорақунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

10. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи чорум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идорақунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

11. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи шашум:

- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.

12. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи ҳафтум:

- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.
- 1 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 2 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.

3. ТАЛАБОТИ ТАҲАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ МАҚОМОТИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ВАЗОРАТҶО, КУМИТАҶОИ ДАВЛАТӢ ВА СОҲТОРҶОИ ОНҶО, ВАКОЛАТДОР ОИД БА ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

13. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи оӣ:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё 7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон, шаҳрвандон ва кормандон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

14. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

15. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи дуюм:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 16. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи сеюм:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
 - 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 17. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи чорум:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
 - 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 18. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи панҷум:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
 - 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 19. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи шашум:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
 - 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.
- 20. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи ҳафтум:
 - таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.

4. ТАЛАБОТИ ТАҲАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИӢНИ ДАВЛАТИИ МАӢМУРИИ ДАСТГОӢӢОИ МАӢЛИСИ МИЛӢИ ВА МАӢЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАӢЛИСИ ОЛИИ ӢУМӢУРИИ ТОӢИКИСТОН

21. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи олий:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё 7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунии, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон, шаҳрвандон ва кормандон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

22. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунии, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

23. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи дуюм:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунии, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

24. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи сеюм:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

25. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи чорум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

26. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи панҷум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

27. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи шашум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.

28. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи ҳафтум:

– таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.

5. ТАЛАБОТИ ТАҲАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ДАСТГОҲҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНӢ, СУДИ ОЛӢ, СУДИ ОЛИИ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА КОМИССИЯИ МАРКАЗИИ ИНТИХОБОТ ВА РАӢЙПУРСИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

29. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи оӣ:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё 7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунии, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон, шаҳрвандон ва кормандон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 30. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунии, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 31. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи дуюм:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунии, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 32. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи сеюм:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
 - 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунии, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 33. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи чорум:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
 - 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

34. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи панҷум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

35. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи шашум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.

36. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи ҳафтум:

– таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.

6. ТАЛАБОТИ ТАҲАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ИДОРАҲОИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, МАҚОМОТИ ДИГАРИ МАРКАЗИИ ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

37. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи оӣ:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё

7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон, шахрвандон ва кормандон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

38. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 39. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи дуюм:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 40. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи сеюм:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
 - 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 41. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи чорум:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
 - 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 42. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи панҷум:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
 - 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

43. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи шашум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.

44. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи ҳафтум:

– таҳсилоти олии миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.

7. ТАЛАБОТИ ТАҲАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ МАҚОМОТИ ПРОКУРАТУРАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

45. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи сеюм:
– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

46. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи чорум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

47. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи панҷум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

48. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи шашум:

- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.

49. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи ҳафтум:

- таҳсилоти олий ё миёнаи касбӣ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.

8. ТАЛАБОТИ ТАҲАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ НАМОЯНДАГИҲОИ ДОИМИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ТАШКИЛОТИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ, БАЙНИДАВЛАТӢ (БАЙНИҲУКУМАТӢ)

50. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи олий:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё 7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон, шаҳрвандон ва кормандон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

51. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

52. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи дуюм:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 53. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи сеюм:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
 - 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 54. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи чорум:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
 - 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 55. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи панҷум:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
 - 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- 56. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи шашум:
 - таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
 - 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.
- 57. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи ҳафтум:
 - таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.

**9. ТАЛАБОТИ ТАҲАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИӢНИ
ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ДАСТГОҶИ РАИСИ ВИЛОЯТИ
МУХТОРИ КӢҶИСТОНИ БАДАҶШОН, ВИЛОЯТ,
ШАҶРИ ДУШАНБЕ, ШАҶР, НОҶИЯ, СОҶТОРҶОИ
МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ МАҶАЛЛИИ ҶОКИМИЯТИ
ДАВЛАТИИ ТОБЕИ РАИСИ ВИЛОЯТИ МУХТОРИ
КӢҶИСТОНИ БАДАҶШОН, ВИЛОЯТ, ШАҶРИ
ДУШАНБЕ, ШАҶР, НОҶИЯ ВА СОҶТОРҶОИ МАҶАЛЛИИ
МАҚОМОТИ МАРКАЗИИ ҶОКИМИЯТИ ИҶРОИЯ**

58. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи олий:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё 7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон, шаҳрвандон ва кормандон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

59. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи якум:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

60. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи дуюм:

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
 - дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
 - малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

61. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи сеюм:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунии, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳлиҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

62. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи чорум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунии, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳлиҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

63. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи панҷум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– малакаи хуби муошират бо аҳлиҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

64. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи шашум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.

65. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи ҳафтум:

– таҳсилоти олий ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.

10. ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАҲРАК ВА ДЕҲОТ

66. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи дуюм:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё

5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

67. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи сеюм:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

68. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи чорум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

69. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи панҷум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

– малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

70. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи шашум:

– таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.

71. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи ҳафтум:

– таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷроӣ самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.

11. МУҚАРРАТОТИ ХОТИМАВӢ

72. Шахсоне, ки муқаррароти Дастурамали талаботи таҳассусии мазкурро вайрон мекунад, тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

ФАРМОИШИ ЯКҶОЯИ РАЁСАТИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

«Дар бораи тасдиқи Номгӯи бемориҳое, ки барои иҷрои ӯҳдадорихои мансабии хизматчии давлатӣ монеа мегарданд»

Мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматии давлатӣ» ва Низомномаи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 июни соли 2007, №264 тасдиқ шудааст, бандҳои 6 ва 7 Низомномаи Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006, №603 тасдиқ карда шудааст, ф а р м о и ш м е д и ҳ е м:

1. Номгӯи замимагардидаи бемориҳое, ки барои иҷрои ӯҳдадорихои мансабии хизматчии давлатӣ монеа мегарданд, тасдиқ карда шавад.

2. Фармоиши мазкур ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда, баъд аз бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

3. Назорати иҷрои Фармоиш ба зиммаи муовини сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазири тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда шавад.

Вазири тандурустии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 27 сентябри соли 2012, №476 «А»

Н. Салимов

Муовини сардори Раёсати
хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 11 сентябри соли 2012, №117

Г. Қосимов

Замима
 Бо фармоиши якҷояи Раёсати хизмати давлатии
 назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
 Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон
 аз «11,27» сентябри соли 2012,
 №117, №476 «А» тасдиқ карда шудааст

**Номгӯи бемориҳое, ки барои иҷрои ӯҳдадориҳои
 мансабии хизматчиҳои давлатӣ монеа мешаванд**

р/т	Номгӯи бемориҳо	Асосноккунӣ	Рамз (МКБ 10)
1	Сили фаъол: узвҳои нафаскашӣ, андоми пешоб, рӯдаҳо, пардаи шикам, гирехҳои лимфатикӣ, арзанӣ	Бемор барангезандаи бемории сил буда, барои атрофиён сироятнок мебошад.	A15-19 A15-16 A18.1 A18.3 A19
2	Бемориҳои хун ва узвҳои хунофар: Эритремияи шадид ва лейкози омехта Миелолейкози музмин Лимфолейкози музмини тавъ- ам бо камхунӣ Бемории Хочкин (лимфогра- нулематози паҳнғашта) Сафедхунии шадид (лейкоз) Миеломаи сершумор (II-III дараҷа) Ҳемофили Бемории Виллебрант Бемории Пандю-Ослер (бо нишонаҳои хунравӣ) Тромбоситопении ирсӣ бо хунравӣ, дараҷаи вазнин Диатези хунравии зуд-зуд такроршаванда	Беморони гирифтори камху- нии дараҷаи вазнин ба монан- ди: камхунии ҳипопластикӣ, апластикӣ, ҳемолитикӣ, диатези хунравӣ ва лейкози хун аз сабаби вазнинии ҷараёни ин бемориҳо, хуруҷи пайвастаи беморӣ ва оризаҳо дучор шуда- нашон ба табобати тӯлонӣ (2-3 сол) мӯҳтоҷанд. Қобилияти кори беморони мазкур маҳдуд аст.	D50-89
			C94.0
			C92.1
			C91.2
			C81.9
			C91.0
			C90.0
			D66
			D68.0
I78.0 D69.4 D69.9			
3	Оқибатҳои бемории рағзоди майна бо вайроншавии ҳаракат, мувозинат ва биноиш	Бемор корношоям мегардад	I.69

4	<p>Бемориҳои музмини дил ва пардаи рӯи дил бо заъфи гардиши хун дараҷаи III.</p> <p>Бемории ишемиявии дил.</p> <p>Стенокардии устувор бо маҳдудияти фаъолияти ҷисмонии марҳилаи IV, стенокардии ноустувор бо аворизҳо.</p> <p>Бемории фишорбандии дараҷаи III, хатари IV.</p> <p>Номуратаббии кори дил дар собиқаи беморӣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – фибриллятси ва тахикардии меъдаҷавӣ; – васъешавии шоҳраг; <p>Атеросклерози рағҳои майнаи сар бо вайроншавии музмини гардиши хун дар майна</p> <p>Сирингомиели бо тетрапарез, сирингобулби бо ихтилоли нутқ (садо)</p>	Бемор корношоям мегардад	I.31 I.50
		Хатари фавти нобахангом	I.20-1.25
			I.10-1.15
		Хатари фалаҷ	I.47.2 I.48
		Хатари фавти нобахангом ва тромбоемболи Маъҷубшавӣ.	
Деменсия (камақлӣ), хатари фалаҷ.	I.71		
	I.69.2		
	Бемор корношоям мегардад.	G95.0	
5	<p>Бемории асаб ва ҳароммағз бо вайроншавии фаъолияти таъя ва ҳаракат</p>	Ба вайроншавии фаъолияти таъяву ҳаракат ва нишонаҳои экстрапирамидӣ (ларзиши дасту пой), фуруравии забон, кашии мушакҳо ва маҳдудияти ҳаракат оварда мерасонад.	G25
6	Склерози фарогир	Бемории зудамалкунанда бо маҳдудшавии ҳаракати дасту пой, фурубарии забон. Давомнокии беморӣ аз оғоз то фавт на зиёдтар аз 2 сол.	G35
7	Бемории Алтсгеймер, бемории Пик	Ҳангоми бемории мазкур фаромӯшхотирии кул, ки ба корношоямӣ меорад, мушоҳида карда мешавад.	G30.9
8	Бемории саръ бо хуручи пайвастаи саръӣ	Хуручи пайвастаи саръӣ ба хоҳиши хирад ва корношоямӣ мерасонад.	G40

9	Энсефаломиелитҳо бо вайрон ша вии фаъолияти такяву ҳа ра кат-тетрапарез, трипарез, фалачи пойҳо ва вайроншавии мувозинат	Гирифторони бемории мазкур бистарӣ буда, ба ёрдами атрофиён ниёз доранд.	G04.8
10	Илтиҳоби пардаҳои мағзи сар (энсефалит, менингоэнсефалит, миэлит, энсефаломиелит, арахноидит) бо фишорбаландии ликворӣ	Дар беморон ба вайроншавии яклухти пардаҳои мағзи сар, ки ба фалаҷ, нимфалаҷ, маҳдудияти рӯҳӣ оварда мера сонад, дида мешавад. Ин беморон ба ёрии атрофиён ниёз доранд.	G03 G05
11	Нобиноии номаълуми ҳарду чашмҳо (сабабаш номаълум). Нейрохориоретинити дутарафа	Бемор намебинад. Бемории мазкур авчгиранда буда, ба нобиноӣ оварда мерасонад.	H54.3 H30–31
12	Бемориҳои рӯҳӣ	Дар асоси ҳулосаи ташҳиси тиббӣ-рӯҳӣ	C20, F10-19, F22, F23
13	Бронхити музмини обструктивӣ, ҳолати вазнин бо заъфи нафаскашии дараҷаи III	Ҳаракати ночизи қисмонӣ ба заъфи нафаскашии дараҷаи III оварда мерасонад.	J44, J60-70
14	Артрити тарбодмонанд бо вайроншавии фаъолияти узвҳои ҳаракату такягоҳ	Бемории мазкур тезамалкунанда буда, оқибат ба норасоии фаъолияти бугумҳо ва узвҳои дарунӣ (гурда, дил) оварда мерасонад.	M05-06
15	Бемории бодхӯрдаи фарогири (СКВ) намуди вазнин	Беморӣ сараввал бо иллатёбии узвҳо оғоз гардида, оқибат ба норасоии фаъолияти гурдаҳо оварда мерасонад. Табобати якумарро талаб мекунад.	M32
16	Склеродермияи фарогир	Беморӣ бо осебёбии пӯст, мушак, узвҳои ҳаракат, узвҳои дарунӣ мегузарад ва оқибат ба норасоии кори гурдаҳо, узвҳои нафаскашӣ ва кори дил оварда мерасонад. Табобати якумарро талаб мекунад.	M34

17	Ношунавоии кули модарзодӣ ва пайдошуда. Талафи нейро-сенсории шунавой	Бемор шунида ва нутқ ронда наметавонад.	H90.4
18	Аломати норасоии модарзодии йод: асабӣ, омехта, шакли варамӣ балғамӣ (микседема) ва муайяннашуда	Дар мавриди гузариши беморӣ ба дараҷаи III–IV андоми асаб, узвҳои хунгардиш, узвҳои биной осеб ёфта, боиси коҳиши қобилияти қорӣ мегардад.	E00.1 E03.9 E05, E04.0
19	Тиреотоксикози вазнин бо вайроншавии гардиши хун ва биной. Бемории Базедова		
20	Диабети қанд навъи I ва II бо оризаҳои вазнин (ретинопати, нефропати, попанҷаи диабетӣ)	Давомнокии беморӣ вазнин буда, дар гирифторони бемории мазкур тез-тез авҷгирии беморӣ дида мешавад, ки боиси коҳиши қобилияти қорӣ мегардад.	E11
21	Бемории Итсенко–Кушинга дараҷаи миёна ва вазнин, аломати Нелсон	Равиши ин беморӣ вазнин буда, тез-тез хуруҷи беморӣ дида мешавад, ки боиси коҳиши қобилияти қорӣ мегардад.	E24
22	Бемории баъд аз осеби майнаи сар	Дар гирифторони бемории мазкур пайдошавии фалаҷ ва нимфалаҷи дасту пойҳо ва ҷароҳати мағзи сар дида мешавад.	T90.5
23	Сиррози ҷигар бо хипертензиияи порталӣ	Дар беморон фаъолияти қори ҷигар коҳиш меёбад (ҳолати декомпенсатсия), ки боиси коҳиши қобилияти қорӣ мегардад.	K74.6 K76.6
24	Омосҳои бадфарҷом	Гирифторони бемории мазкур ба таъбири махсусгардонидашудаи тӯлонӣ ниёз доранд	C04 то C62

М У Н Д А Р И Ч А

Пешгуфтор.....	3-4
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994.....	5-30

I. ҚОНУНҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 майи соли 2001, №28 «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон».....	31-46
Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 майи соли 2004, №28 «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ».....	47-71
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2007, №233 «Дар бораи хизмати давлатӣ».....	72-97
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 июни соли 2007, №272 «Дар бораи танзими анъана ва чашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон».....	98-105
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 августи соли 2009, №549 «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот».....	106-127
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 октябри соли 2009, №553 «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон».....	128-133
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2011, №762 «Дар бораи маъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд».....	134-142
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 апрели соли 2012, №828 «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон».....	143-155
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 июли соли 2016, №1339 «Дар бораи мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ».....	156-169
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 августи соли 2020, №1714 «Дар бораи муковимат ба коррупсия».....	170-187

II. ҚАРОРҲОИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАҶОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 майи соли 2007, №579 «Дар бораи муқаррар намудани рутбаҳои тахассусӣ ба хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон».....	188
---	-----

III. ФАРМОНҲОИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 апрели соли 2008, №443 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои тахассусӣ».....	189-194
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 апрели соли 2008, №449 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи тартиби ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ».....	195-199
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2008, №468 «Дар бораи Низомномаи тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ».....	200-211
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 декабри соли 2008, №577 «Дар бораи тасдиқи Дастурамали гузаронидани санчиши хизматӣ».....	212-215
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 декабри соли 2008, №578 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои гузаронидани санчиши фаъолияти мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи қонунгузорию хизмати давлатӣ».....	216-221
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 феввали соли 2009, №622 «Дар бораи воқуниши шахсони мансабдор ба маводҳои танкидӣ ва таҳлилии воситаҳои ахбори омма».....	222

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 январи соли 2010, №756 «Оид ба тасдиқи Низомнома дар бораи захираи кадрҳои хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ...	223-228
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 июли соли 2010, №901 «Оид ба тасдиқи Низомномаи намунаӣ дар бораи ҳадамоти кадрӣ мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон».....	229-234
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 январи соли 2013, №1399 « Дар бораи Тартиби нигоҳ доштани музди меҳнат, мансаби ишғолнамуда ё мансаби ба он баробар ҳангоми таҳсил ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ».....	235-238
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 ноябри соли 2013, №12 «Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»	239-245
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марти соли 2014, №179 «Дар бораи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон».....	246-259
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2015, №591 «Дар бораи Кодекси одоби хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»	260-268
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 марти соли 2016, №647 «Оид ба Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ»	269-289
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 августи соли 2016, №737 «Дар бораи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»	283-392
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июли соли 2019, №1287 «Дар бораи Қоидаҳои гузаронидани баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон».....	393-400
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июли соли 2019, №1328 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»	401-408

IV. ҚАРОРҲОИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 апрели соли 1999, №142 «Дар бораи суғуртаи ҳатмии давлатии хизматчиёни давлатӣ».....	409-410
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 апрели соли 1999, №154 «Дар бораи тасдиқи тартиби корбурди дафтарчаи меҳнатии кормандон.....	411-430
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2008, №272 «Дар бораи Қоидаҳои додани қарзи бефоида ба хизматчиёни давлатӣ барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар намудани шароити манзил».....	431-434
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2009, №700 «Дар бораи тасдиқи Тартиби санҷиши маълумоти пешниҳоднамудаи шахрванд ҳангоми таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ».....	435-438
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2011, №115 «Дар бораи низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раис, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот ва лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ»	439-448
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 ноябри соли 2019, №577 «Дар бораи ворид намудани иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2011, №115».....	449-452
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июни соли 2011, №266 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои таҳия ва амалӣ намудани фармоиши давлатӣ оид ба тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунии ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишқадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон».....	453-456
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 сентябри соли 2014, №579 «Дар бораи Дас тури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтори он	

ва во ҳид ҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ».....	457-465
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2014, №694 «Дар бораи Тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ»	466-479
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2015, №361 «Дар бораи тартиби амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон».....	480-488
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 сентябри соли 2015, №587 «Дар бораи Тартиби вогузор намудани функцияҳои мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилотҳо ва бастанҳои шартномаӣ маъмури».....	489-494
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 сентябри соли 2015, №590 «Дар бораи бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ ва сметаҳои хароҷоти нигоҳдори дастгоҳи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби мақомоти молия»	495-501
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2017, №276 «Дар бораи Тартиби коргузори ва баҳисобгирии оморӣ од ба муроҷиатҳои шахсонӣ воқеӣ ва ҳуқуқӣ» .	502-514
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 июли соли 2017, №358 «Дар бораи Дастурамалӣ намунавӣ коргузори дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона ва дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон».....	515-543
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 августи соли 2017, №409 «Дар бораи Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон».....	544-554
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 апрели соли 2018, №194 «Дар бораи Номгуӣ мансабҳои хизматчиёни граждании (ҳайати техникӣ ва хизматрасони) мақомоти давлатӣ»	555-557
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 2019, №457 «Дар бораи шакли намунавӣ шартномаӣ (қарордодӣ) меҳнатӣ»	558-564
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2020, №411 «Дар бораи эълomia оид ба андоз аз даромад»	565-571
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2020, №412 «Дар бораи эълomia оид ба вазъи молумулкӣ»	572-583
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №268 «Дар бораи Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва Аломатҳои китобати забони тоҷикӣ»	584-617

V. САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚИИ АГЕНТИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Фармони Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 сентябри соли 2005, №59-Д «Оид ба тасдиқи Қоидаҳои тартиби ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (маҷмуи сахмияҳои) дар сармои оинномавии ташкилотҳои тичоратӣ қарордоштаи молиягии хизматчиёни давлатӣ».....	618-621
Фармони Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2007, №33-Д«Дар бораи тартиби Савганд ёд кардани хизматчиёни давлатӣ»	622-624
Фармоиши Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 августи соли 2008, №3 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои пешбурди делои шахсии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон».....	625-641
Фармоиши Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 майи соли 2011, №64 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои таҳияи дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон»	642-649
Фармоиши Раёсати хизмати давлатии назди назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз	

24 августи соли 2011, №153 «Дар бораи тасдиқи Дастурамали талаботи тахассусӣ барои хизматчиёни давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон»..... 650-665
Фармоиши яқояи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 сентябри соли 2012, №117 ва Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 сентябри соли 2012, №476 «А» «Дар бораи тасдиқи Номгуи беморихое, ки барои иҷрои ўҳдадорихои мансабии хизматчии давлатӣ монеа мегарданд»..... 666-670

К И Т О Б И Р Ё И М И З И И Х И З М А Т Ч И И Д А В Л А Т Ё И

САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚИИ
СОҲАИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТЁИ

Н а ш р и ш а ш у м

Китоби мазкур аз ҷониби Агентии хизмати давлатии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии молиявии
Лоиҳаи «Мукамалгардонии идоракунии молияи давлатӣ-2», ки аз
ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ маблағгузорӣ мешавад, нашр гардидааст.

Ба ҷопаш 13.08.2021 имзо шуд. Андозаи 70×100 1/16.
Коғази офсет. Ҷопи офсет. Гарнитураи Times New Roman.
Ҷузъи ҷопӣ 34. Адади нашр 6000 нусха.

Дар матбааи «Полиграф групп» ҷоп шудааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Ҳувайдуллоев, 113.
Почтаи электронӣ: info@polygraph-group.tj